

**Маҷаллаи илмӣ-омӯзишии
муҳакқиқони ҷавон**



МУҲАҚҚИҚ

МУАССИС:

**Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи
Садрияддин Айнӣ**

№ 1 (46)

Душанбе – 2020

Сармуҳаррир:
Мирбобоев А.

Котиби масъул:
Чоматов С.

Мусаххех:
Валиев Ч.

Муҳаррири техники:
Мардонов С.

ҲАЙАТИ МУШОВИРОН:

- Ғаффорӣ Н.У.** - ректори ДДОТ ба номи С. Айнӣ, доктори илмҳои таърих, профессор
- Мирзораҳимов А.Р.**- муовини ректор оид ба илм, доктори илмҳои биология, профессор
- Нуъмонов М.** - доктори илмҳои педагогӣ, профессор
- Бандаев С.** - доктори илмҳои химия, профессор
- Пирумшоев Ҳ.** - доктори илмҳои таърих, профессор
- Раҳматуллозода С.** - доктори илмҳои филология, профессор

ҲАЙАТИ ТАҲРИР:

- Маҷидова Б.** - доктори илмҳои педагогӣ, профессор
- Солиев Л.** - доктори илмҳои химия, профессор
- Назариев Р.** - доктори илмҳои фалсафа, профессор
- Сатторов Т.** - доктори илмҳои биология, профессор
- Мухаббатов Ҳ.** - доктори илмҳои география, профессор
- Азизов М.** - доктори илмҳои физика-математика, профессор
- Худойдодов А.** - доктори илмҳои филология, профессор
- Умаров У. С.** - номзади илмҳои педагогӣ, дотсент

Мачалла дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 17 феврали соли 2020 таҳти шумораи 145/МЧ-97 сабти ном гардидааст.

**Дастхату аксҳои ба идораи мачалла воридшуда баргардонида намешаванд.
Саҳҳияти далелҳо ва маълумоти илмӣ бар уҳдаи роҳбарони илмӣ ва кафедраҳои марбута voguzor megarداد.**

ФЕХРИСТ

ЧАХОНИ ЗАБОН

1.	<i>Азимова У.</i>	Бозтоби ибораҳои номии «Таърихи Байҳақӣ» дар лаҳҷаҳои мусоири тоҷикӣ.....	6
2.	<i>Каримов А.</i>	Истеъмоли калимаҳои муарраб дар осори шоирон.....	11
3.	<i>Давлатёрова М.</i>	Мутобиқати ибораҳои номии пешояндии забони тоҷикӣ бо забони англисӣ.....	13
4.	<i>Зоҳирова З.</i>	Мутобиқати тарҷумаи шиори таблиғотии англисӣ бо забонҳои дигар.....	16
5.	<i>Зоҳирова З.</i>	Хусусиятҳои тарҷумаи матнҳои таблиғотӣ.....	20
6.	<i>Бобоева М.</i>	Ташаккул ва соҳтори истилоҳоти экологӣ дар забони англисӣ.....	24
7.	<i>Ашуррова М.</i>	Сайри ичмолие дар ҷойгоҳ ва ташаккули таърихии забони англисӣ.....	27
8.	<i>Икромова Д.</i>	Трудности перевода произведений Л. Толстого на таджикский язык.....	31
9.	<i>Саломова Т.</i>	Сиға ва корбурди он дар “Кобуснома”	34

ГУЛШАНИ АДАБ

10.	<i>Солеҳов Ҳ.</i>	Тарғиби дӯстӣ ва рафоқат дар маснавии «Ҳадиқат-ул-ҳақиқат».....	37
11.	<i>Ёров Р.</i>	Ҷойгоҳи Аттори Нишопурӣ дар адабиёти форсии тоҷикӣ.....	41
12.	<i>Абдуллоев Н.</i>	Муҳтавои «Мантиқ-ут-тайр»-и Фариуддини Аттор.....	44
13.	<i>Мирзоев И.</i>	Ҷойгоҳи Боборахим Машраб дар адабиёт.....	47
14.	<i>Каримов Н.</i>	Достони “Юлиус Фучик” – и шоири мардумӣ Ҳикмат Ризо.....	50
15.	<i>Элмуродова О.</i>	Значение творчества Н.А.Некрасова для русской литературы.....	55
16.	<i>Муборакалиев Ф.</i>	Носири Хусрав аз нигоҳи шарқшиносони Фаронса.....	58

ТАЪРИХ, ФАЛСАФА, СИЁСАТ ВА ҲУҚУҚ

17.	<i>Валиев Ҷ. А., Ҳафизова Ш. М., Ҳалимзода Ш. А.</i>	«Чехраҳои мондагор» – қомуси бузург.....	63
18.	<i>Алимардонова З.</i>	Хотимаи сулолаи Шайбониён ва фаъолияти хонадони Аштархониён.....	66
19.	<i>Ҳаитов Ҳ.</i>	Таъсисёбии Чумхурии Туркия.....	69
20.	<i>Курбонов Ш.</i>	Муборизаи сүфдиҳо бар зиди Хилофати Араб (солҳои 720–722).....	72
21.	<i>Валиев Ҷ.А., Чевачиев Р.И.</i>	Манбаъҳои асосии таҳдид ба ҳукумати электронӣ.....	75
22.	<i>Саъдоншоева А.</i>	Фояҳо ва падидаҳои конститутсионӣ-ҳуқуқии давраи истиқлолият.....	81
23.	<i>Нематуллоев М.</i>	Хусусиятҳои идоракунии самараноки давлатӣ дар Чумхурии Эстония.....	84

Муҳаққиқ

24. <i>Шарифов А.</i>	Накш ва мавқеи Сурия дар минтақаи Ховари Наздик.....	89
25. <i>Пироев М.</i>	Ҳамкориҳои энергетикии Тоҷикистон дар доираи лоиҳаи CASA-1000	93

ИЛМ ВА ФАНОВАРИ

26. <i>Сайдзода Ш., Гоубова Н.</i>	Таҳияи алгоритми усули бадалсозии симметрий Виженер.....	98
27. <i>Асламов З.</i>	Тақсимоти давра ба ҳиссаҳои баробар.....	100
28. <i>Курбонов Ф.</i>	Маълумоти умумӣ дар бораи забони барномасозии C++	104
29. <i>Маҳмадназаров С.</i>	Соҳтани шаклҳои сода барои воридкунии маълумотҳо.....	107
30. <i>Тоштемуров Н.</i>	Коркарди аввалини маълумотҳо.....	110
31. <i>Абдураҳими Ф.</i>	Оид ба технологияҳои электронии коркарди ахбор дар шуъбаи кадрҳо.....	114
32. <i>Рахмонова М.</i>	Ҳифз аз вирусҳо тавассути архивкунонии файлҳо.....	117
33. <i>Пирназаров А.</i>	Синтез ва таҳлили тайфсанҷии инфрасурҳи 2-брому-6-п-бромфенилимидаzo [2,1-B][1,3,4]-тиадиазол.....	120

ТАБИАТ ВА МУҲИТ

34. <i>Ашурзода Б.</i>	Аҳолӣ, захираҳои меҳнатӣ ва проблемаҳои самаранок истифодабарии онҳо дар ноҳияи иқтисодии Ҳисор.....	123
35. <i>Сатторзода А.</i>	Таъсири омили антропогенӣ ба экосистемаи ҳавзаи дарёи Варзоб ва усулҳои барқароркунии сифати экологиии захиравшавии об дар дарёи Варзоб.....	127
36. <i>Хусейнова Р.</i>	Фаъолияти фагоситарии нейтрофилҳо.....	131
37. <i>Хафизов Д.</i>	Социальный стресс - как фактор развития заболеваний и смертности населения в условиях переходного периода.....	135
38. <i>Хасанов Г.</i>	Таркиби кимиёвии сангҳои талҳадон.....	140
39. <i>Эшимирзоева Ш.</i>	Хусусиятҳои фармакологӣ ва истифодаи ноки заминӣ дар тибби ҳалқӣ ва муносир.....	143
40. <i>Чариеев А.</i>	Иқлими релеф ҳамчун омили ғизогирӣ дарёҳои Тоҷикистон.....	146
41. <i>Чутаков М.</i>	Истифодаи топинамбӯр дар тибби ҳалқӣ ва муносир.....	149

ИҚТИСОД ВА РУШД

42. <i>Имомов Б.</i>	Исплоҳоти низоми ҳисобдории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаклҳои нави ҳисбот мувофиқи СБҲМ..	153
43. <i>Саимов X.</i>	Накш ва хусусиятҳои нархгузорӣ дар бозори маҳсулоти ҳӯрокворӣ.....	155
44. <i>Набиева С.</i>	Субъектҳои ҳуқуқии соҳибкорӣ.....	158

ОМӮЗИШ ВА ПАРВАРИШ

45. <i>Горончиева П.</i>	Истифодаи стратегияи омӯзиши забони англисӣ дар раванди корҳои мустақилона.....	162
--------------------------	---	-----

46.	Шамсиоддини Р.	
	Истифодаи корҳои мустақилонаи донишҷӯён дар дарсҳои забони олмонӣ.....	165
47.	Раҳматова З.	
	Пешгирии хушунати оилавӣ – омили асосии оилаи солим.....	167
48.	Аниси А.	
	Асосҳои назариявии омӯзиши хусусияти муносибат ба худ ва намуди зохирии худ.....	170
49.	Чамилова Н.	
	Инсоният ҳамчун як мавзӯй ва ҳадафи муносибатҳои ҷамъиятӣ.....	174
50.	Табаров Ҳ.	
	Дислалия ва намудҳои он.....	177
51.	Салимов Д.	
	Некоторые особенности и проблемы нравственного воспитания школьников подросткового возраста.....	181
52.	Ҳасанов Ҳ.	
	Ташаккули мустақилияти хонандагон дар раванди таълим.....	184
53.	Якубов Н.	
	Нақши тарбияи ҷисмонӣ дар ташаккулёбии насли наврас дар замони мусир.....	186
54.	Шарипов К.	
	Таҳсилоти миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият.....	191
55.	Тешаева Р.	
	Мағҳуми моделсозии математикӣ ва татқиқи онҳо бо технологияи иттилоотӣ барои хонандагони таҳсилотҳои умумӣ.....	194

РАВИШИ ТАДРИС

56.	Қурбонов Д.	
	Роҳҳои воридшавии намакҳои металлҳои вазнин ба организми инсон.....	199

**БОЗТОБИ ИБОРАХОИ НОМИИ «ТАЪРИХИ БАЙҲАҚӢ»
ДАР ЛАҲҶАҲОИ МУОСИРИ ТОЧИКӢ**

Забони адабии точикӣ ва гӯишҳои он саршори дурданаҳои гаронбаҳо, мисли ибораҳои рехтаю маҷозӣ, зарбулмасал ва мақолҳо мебошанд, ки ба туфайли мавҷуд будани чунин унсурҳои лугавӣ хусусияти миллии забон ба таври равшан инъикос мешавад.

Маълум аст, ки дар ҳар гуна забон дар қатори дигар унсурҳои лугавӣ боз таркиб, ибора ва ҷумлаҳои устувору рехтае низ мавриди истифода қарор доранд, ки онҳо барои мушаххасу нишонрас баён гардидани матлаби муаллифи асар мадади қалон мерасонанд. Фарки ин навъи захираҳои лугавии забон аз қалимаҳо дар ҳамин аст, ки онҳо ҳодисаҳои дар зиндагӣ рӯйдихандаро ба таври рангину пурчило, дар шакли образҳои зиндаю мутахаррик ифода менамоянд. Тағовути дигари ин навъи унсурҳои забон аз қалимаҳои муқаррарӣ дар он зоҳир мегардад, ки «...онҳо унсурҳои ҷудогонаи фарҳанг, таъриҳ, урғу одат ва табииати ҳалқро дар ифодаҳои басо қӯтоҳ ва ниҳоят рехта маҳфуз доштаанд. Вокеяти зиндагии гузаштаи мардум дар ин унсурҳои муҳими забон аксар бо тавассути маъноҳои муҳталифи онҳо ифода мешаванд. Дар маъноҳои таҳтуллафзии воҳидҳои фразеологӣ бисёр лаҳзаҳои рангини ҳодисаҳои таъриҳӣ, тамаддун ва расму суннатҳои ниёконамонро барқарор кардан мумкин аст» [11, 264]. Ба ин тарик, таҳлил намудани корбурди воҳидҳои фразеологии забон имкон медиҳад, ки мо дар чунин унсурҳои забон ба таври равшан инъикос гардидани рӯзгори азсағузаронидаи мардумро аз як қарн то садаи дигар, аз як насл ба насли дигар дарк намоем.

Бо ёрии воҳидҳои рехтаву устувори забон баён қардани матлаб яке аз усулҳои муҳими ба таври образнок зоҳиргардии маъно ба шумор меравад. Ин навъи унсурҳои лугавӣ илова ба он ки мағҳумро ифода мекунанд, боз дарбаргирандаи унсурҳои эҳсосотӣ, баҳодиҳӣ ва обуранги бадей низ ҳастанд.

Бо вучуди муҳим будани омӯзиши хусусиятҳои ин гурӯҳи сарватҳои лугавии забон то имрӯз масъалаи мазкур ба таври ҳаматарафа мавриди таҳлилу тадқиқ қарор дода нашудааст. Ҳанӯз дар нимаи дуюми солҳои ҳафтодуми асри гузашта гӯишинос Т. Мақсадов навишта буд, ки «фразеологияи точикӣ яке аз қисматҳои муҳими ҳанӯз камомӯҳташудаи забоншиносии точик ба шумор рафта, дар марҳилаи ташаккулёбист» [8, 158]. Ҳамин мұхәққиқ қарор дар ҷониши дигар таъкид намудааст, ки «бо вучуди ин ки дар ин соҳа як силсила мақолаву рисолаҳои илмӣ навишта шудаанд, ҳоло бисёр соҳаҳои илми фразеологияи забони мо ҳал нашудааст. Дар ин хусус боз бисёр кор қардан, асарҳои ҷиддии тадқиқотӣ таълиф намудан лозим аст, то ки дар зимни онҳо асосҳои фразеологияи забонамон муайян карда шаванд» [8, 162]. Албатта, аз он давр то имрӯз дар ин самт дар заминаи маводи осори имрӯзиёну гузаштагон як силсила тадқиқотҳои арзишманд ба табъ расиданд, хусусиятҳои ин навъи воҳидҳои лугавӣ бештар ба риштai таҳлил қашида шудаанд, vale масъалаи вижагиҳои истифодаи ин гурӯҳи захираҳои лугавии забон дар осори ниёғон ва хусусиятҳои боқимонии онҳо дар лаҳчаҳои муосири точикӣ хеле кам баррасӣ гардидаанд.

Абулғазли Байҳақӣ дар таърихномаи худ аз унсурҳои ҳалқӣ-гуфтугӯии хоси гуфтори мардуми Мовароуннаҳру Ҳурросон фаровон ва мавридишиносона истифода намудааст, ки баъзеи онҳоро, чунон ки дар баъдтар зикр ҳоҳад шуд, мо аз ҳеч қадом фарҳангномаҳои бароямон дастрас пайдо карда натавонистем. Маҳз ба туфайли истифодаи чунин унсурҳои лугавӣ асари ў як навъ оҳанги ҳалқӣ-маҳаллиро қасб кардааст.

Сабаби дар ҳеч як фарҳангномаҳои тафсирӣ зикр нагардидани ин гуна захираҳои лугавии забонро, ки дар осори аҳли адаби гузашта мавриди истифода қарор гирифтаанд, мұхәққиқон дар хос будани онҳо ба забони зиндаи гуфтугӯии точикӣ диданд [13, 20].

Алоқамандона ба ин масъала ин нуктаро ёдрас намудан мумкин аст, ки бо вучуди то имрӯз ба табъ расидани фарҳангномаҳои зиёди тафсирӣ дар онҳо на ҳамаи қалимаву ибораҳои аз ҷониби ниёғон истифодашуда гирдоварӣ карда шудаанд. Ҳатто лугатнависони машҳуре, чун А. Деххудо эътироф кардаанд, ки маводи бархе аз осори ниёғонро бо сабабҳои муайян ба фарҳангномаи худ ворид карда натавонистаанд.

Воҳидҳои фразеологияи аз таърихномаи Байҳақӣ гирдомада аз нигоҳи усули ташаккул ва соҳтор ягона нестанд, баъзеяшон ибораҳои рехтаи номӣ буда, ҳиссаи дигар ифодаҳои таркибан устувори феълиро ташкил медиҳанд. Ҳисоби оморӣ нишон медиҳад, ки дар қиёс бо ибораҳои

рехтаи номй навъи феълии онхоро Абулфазли Байҳақй бештар мавриди истифода қарор додааст.

Таҳлил ва муқоисаи воҳидҳои фразеологии таърихномаи Байҳақй бо варианти дар лаҳҷаҳои мусоири тоҷикӣ мавҷуда нишон медиҳад, ки чунин ибораҳои рехтаву устувори забон бо ҳаёт, зисту зиндагонӣ, муҳити реалӣ ва рӯҳияи ҳалқе, ки онхоро оғаридааст, робитаи зич доштааст. Маълум мешавад, ки инсон дар ҳар давру замон аз рӯи зарурат ба ин гуна заҳираҳои тайёри забон низ муроҷиат намуда, онхоро барои то ҳадди имкон равшану таъсирбахш ифода кардани фикру ҳисси ҳуд дар мавқеи муносиб истифода мекунад. Аксари ин гурӯҳи унсурҳои лугавии забон низ мисли қалимаҳо мунтазам инкишоф ёфта, аз як шакл ба гунаи дигар мегузаранд ва ба туфайли чунин дигаргунӣ онҳо ҷилваҳои нави зиндаву муассир пайдо мекунанд. Вобаста ба масъалаи мазкур ин нуктаро бояд ёдрас шуд, ки бар ивази яке аз қалимаҳои таркиби чунин ибораҳо ба кор рафтани вожаи дигар боиси пайдо шудани мувозии ифодаҳои рехта мешавад. Пайдо гардидан вариант ё мувозии айни як воҳиди фарзеногӣ боиси рангорангии баён шудани матлаб, бо ҷилваҳои тару тоза ифода гардидан мақсад мешавад. Агар мо тамоми воҳидҳои фразеологии забони адабии ҳозираи тоҷикиро бо гузаштаи он муқоиса намоем, маълум мегардад, ки аксари онҳо дар забони осори гузаштагон дар як шакл, дар забони меъёрии ҳозира дар дигар намуд ва нутқи шифоҳии мусоирон ба гунаи дигар истифода мешаванд. Дар чунин шаклҳо ба кор рафтани ибораҳои рехта сабаби болоравии муассирии сухан, рангнтар шудани тасвири воқеяят шуда метавонад [11, 292].

Маводи аз «Таърихи Байҳақй» гирдомада далели он аст, ки воҳидҳои фразеологии дар он мавҷуда аз рӯи ҳусусиятҳои соҳториву маънӣ ягона нестанд. Як қисми чунин воҳидҳои забонро таъбироти номй ва ҳиссаи дигарро ифодаҳои рехтаи феълий ташкил медиҳанд, vale агар онҳо ба таври оморӣ ҳисоб карда шаванд, маълум ҳоҳад гашт, ки таъбироти феълий дар қиёс ба номй афзалият доранд.

Воҳидҳои фразеологии номй аз лиҳози соҳтор, чунон ки ишора гарди, дар навбати ҳуд ба ду навъ: таркибҳо ва ибораҳо чудо мешаванд.

Дар ҷараёни баёни матлаб ва мақсаду мароми ҳуд муаллифи таърихномаи Байҳақй кӯшиш бар он доштааст, ки гуфтаҳояш на танҳо ба ақли ҳонанда, балки ба эҳсоси ӯ низ таъсири муайян дошта бошад. Ин ҳусусияти чунин воҳидҳои забонро метавон дар мисоли ибораҳои устувори аз ҷониби Абулфазли Байҳақй истифодагардида равшан мушоҳида намуд. Ин ҳусусиятро дар мисоли таъбироти зиёди дар осори ниёғон, аз ҷумла таърихномаи мазкур дучороянда метавон мушоҳида намуд. Чунончи, таркиби *кору борро* адабони асримиёнагӣ ба маъноҳои муҳталиф истифода кардаанд. Масалан, Мавлоно Балҳӣ ин ифодаро ба маънои маҷозии «кори бехуда» мавриди истифода қарор додааст:

Чанд ҳарфи тумтароқу кору бор?

Кору ҳоли ҳуд бубину шарм дор! [13, 103].

Вале Абулфазли Байҳақй таркиби номбурдаро ба ҳамон маънои дар давраи ҳозира маъмул ба кор бурдааст: Бӯсаҳли Завзанӣ буд дар он миёна ва кору бор ҳама ӯ дошт ва мусодароту мувозаоти мardum ва ҳаридану фурӯҳтан ҳама ӯ мекард...[2, 197].

Холо дар забони адабии тоҷикӣ дар баробари ибораи *кору бор* боз таъбири *кору кочол* ба маънои «машгулият, ҳар хел корҳо, шуғл; ташвишу ғами зиндагӣ» истифода мешавад [12, 542-549]. Файр аз ин, таркиби номбурда ҳамчун яке аз ҷузъҳои ибораи рехтаи феълии *аз кору бор мондан* ба маънои «ба сабаби пешомаде ба кору шуғли ҳуд давом карда натавонистан, аз зиндагии ҳуд мондан» низ истифода шудааст [12, 542].

Дар минтақаи Қӯлоби лаҳҷаҳои ҷануби Тоҷикистон таркиби мазкур дар шакли *коръ бор* [4, 96], дар лаҳҷаҳои дигари ба ҳамон шакли дар забони адабӣ гардишдошта ва ба ҳамон маънои ишорагардида истифода мешавад. Ба ҷуз ин таркиби номбурда дар лаҳҷаи ҷанубӣ ҳамчун яке аз ҷузъҳои ибораи рехтаи феълии *кору бор қадан* дар ифодай маънои «фаъолиятеро амалӣ кардан» ба кор меравад [4, 63].

Аз маводи ҷамъгардида маълум мегардад, ки яке аз ҷузъҳои чунин унсурҳои рехтаи забонро қалимаҳои соматикӣ ташкил мекунанд. Ҷунончи, дар ҷанд ҷумлаи зерини таърихномаи Байҳақй мағҳуми «машгулият» бо таркиби устувори *сару кор* ифода карда шудааст:...дар ин дусе рӯз ин қавм ба тамомӣ аз ин ҷо бираванд ва *сару кори* ту акнун бо Бақтагини ҳочиб аст...[1, 54]. Ва ман, ки Бӯнасрар, ба ҳукми он, ки *сару корам* аз ҷавонӣ боз ило явмино ҳозо бо эшон будааст ва бар аҳволи эшон вокифтарам... [1, 511].

Таркиби мазкур ҳоло дар забони адабии тоҷикӣ ба ҳамон маънои ишорагардида ба кор меравад [12, 47], дар лаҳҷаҳои шимолӣ ба гунаи *сари кор* истифода шуда, маъноҳои: 1. маърака;

Мұхаққиқ

2. коргохро дорад, дар лаҳчаҳои ҷанубӣ низ дар шакли *sari kor* ба кор рафта, маъноҳои: 1. вакти (ҳангоми) кор; 2. дўкони боғандагӣ, коргохро мефаҳмонад [10, 601].

Ҷузъҳои баъзе ибораҳои рехтаи дар таърихномаи Байҳақӣ зикргардида ҳоло дар лаҳчаҳо ба калимаи дигар иваз шудаанд, ки ифодаи рехтаи *дилу заҳра* мисоли ҳамин гуна унсурҳои забон аст: Шучоату *дилу заҳрааш* ин буд, ки ёд карда омад ва саҳоваташ чунон буд, ки бозаргонеро, ки ўро «Бумутеи Сакзӣ» гуфтандӣ, ба як шаб шонздаҳ ҳазор динор баҳшид [12, 173].

Имрӯз дар лаҳчаҳои тоҷикӣ, аз ҷумла шимолӣ ибораи *зардаю ғурда доштан* ба маъни «чуръат доштан» ба кор меравад.

Чунин таъбироти дар таърихномаи мазкур мавҷуда аз лиҳози вожаҳои таркибашон хусусияти ягона надоранд: баъзеяшон аз ду калима иборат буда, ҳар дуи онҳо ба воситаи бандаки изофӣ васл шудаанд, қисми дигарро ба ҷуз бандаки изофӣ калимаҳои ёридиҳандай дигар, мисли пешояндҳо васл кардааст, ғурӯҳи сеюм бидуни бандаки изофӣ фақат тавассути пешояндҳо ва алоқаи ҳамроҳӣ бо ҳамдигар робита пайдо кардаанд. Масалан, муаллифи асар дар як маврид маъни «аз самими дил»-ро бо ибораи *аз дили рост* ифода кардааст:...дуюи подшоҳонро, ки *аз дили росту* ҳътиқоди дуруст равад, ҳеч ҳичоб нест [12, 616].

А.Деҳҳудо шакли *рост будани дил* ё ба *дил рост будани* ибораи мазкуро қайд намуда, маънояшро «дурӯ набудан» шарҳ додааст [5, 10-302].

Дар забони адабии ҳозираи тоҷикӣ [12, 386] ва лаҳчаҳои он ибораи мазкур ба гунаҳои *аз дили ростӣ, ай дили рост, дили рост катӣ* дар ифодаи маъноҳои: 1. аз самими дил; 2. ҳаққонӣ, бетарафона дар истифода қарор дорад.

Баъзе ифодаҳои устувори дар асари номбурда зикргардида имрӯз дар баъзе лаҳчаҳои тоҷикӣ ба ҳамон маъни кӯҳанашон боқӣ мондаанд, дар барҳе дигар дучори таҳаввул шудаанд. Чунончи, дар «Таърихи Байҳақӣ» бо ҷузъи *sar* ибораи дигари *sari sol* ба назар мерасад, ки маъни «ғоззи сол»-ро дорад: Ва бар он қарор гирифт, ки нахуст рӯзи муҳаррам, ки *sari sol* бошад, расуло пеш оранд...[12, 342]. Ва рӯзи одина, ғурраи ин моҳ буд ва *sari sol* амир пас аз бор ҳалвате кард...[12, 688].

Ҳоло дар лаҳчаҳои ҷанубӣ ибораи *sari sol* танҳо ба маъни «маъракаи пас аз як сол ба хотири ёдбуди шахси фавтида баргузоршаванд» истифода мегардад [4, 65], вале дар лаҳчаҳои шимолӣ илова ба маъни зикргардида ин ибораро ба ҳамон маъни кӯҳан ба кор мебаранд: То сари сол-а гӯспандо-я ҳунук набардошт [9, 201].

Бо ҷузъи *sar* дар таърихномаи мазкур инчунин воҳиди фразеологии *дарди sar* дар ифодаи маъни «ташвиш, саргардонӣ» ба мушоҳида мерасад:...вилояти Хоразм Шоҳмаликро бояд дод, то тамаъро фуруд ояд ва ин коғирони неъматро барандозаду Хоразм бигирад, ки ба омадани ў он ҷо *дарди sar* аз мо дур шавад, ҳам аз Хоразмиён ҳам аз Салҷуқиён [12, 725].

Имрӯз ибораи номбурад дар забони адабии тоҷикӣ дори маъноҳои: 1. ташвиш, саргардонӣ; 2 ҳарҳаша бошад [12, 285], пас дар минтақаи Кӯлоби лаҳчаҳои ҷанубӣ [4, 21] ва шимолӣ дар ифодаи маъни «коре ё ҷизе, ки қасро нороҳат месозад» ба кор меравад.

Имрӯз ибораи мазкуро на танҳо мардуми тоҷикзабони вилояти Самарқанд, балки ӯзбекзабонҳои ин минтақа низ ҳамчун яке аз унсурҳои фаъоли забон мавриди истифода қарор додаанд.

Дигар аз ибораҳои рехтаи дар «Таърихи Байҳақӣ» зикршуда ва дар лаҳчаҳои имрӯзай тоҷикӣ маҳфузмонда *ба ҳости худ* аст, ки маъни «бо майлу ҳоҳиши худ, бидуни фишори беруна, мувоғиқи табъи худ»-ро дорад: Ва андоза мегирад ашёро ба доноӣ ва тадбири ихтилоғи он мекунад *ба ҳости худ* ва меронад онро ба машайяти худ...[12, 351].

Агар дараҷаи истифодаи ҷунин воҳидҳои забони таърихномаи Байҳақӣ бо ҳамдигар қиёс карда шавад, маълум мегардад, ки онҳо аз ин ҷиҳат дар як поя қарор надоранд. Чунончи, агар ибораи *ба ҳости худ* мурод маваллифи асари номбурада кам ба кор бурда бошад, пас ифодаи рехтаи *дар ин (он) миён / миёна* бо зиёд ба кор рафтани худ фарқ мекунад: Ва *дар ин миёнҳо* маро, ки Абдулғаффорам, ёд медод аз он хоб, ки ба Заминдовар диди буд...[12, 166]. Ва *дар ин миёнҳо* амир саҳт тангдил мебуду мултафит ба кори Субошӣ ва лашкар...[12, 573]. Ва *дар ин миён* овоз дод маро, ки Бӯнасри Мушкон кучост? [12, 609]. Пас гуфтам: «Ман дар ин миёна ба ҷӣ корам?» [12, 199]. *Дар ин миёна* рӯз ба намози пешин расида, Абдус биёмаду ҷизе ба гӯши Бӯнасри Мушкон бигуфт [12, 282]. *Дар ин миёна* Абдусро бихонду ангуштарии хеш бад-ӯ доду амоне ба хатти худ набишт...[12, 287]. Ва *дар ин миёна* панҷ савор расида...[12, 294]. Банда он ҷо ҳозир будам, Қоид омад ва бо аҳмад сухани итобомез гуфтани гирифт ва *дар ин миёна* гуфт: «Он ҷӣ буд, ки имрӯз Хоразмшоҳ бом ан мегуфт?» [12, 367]. Пас *дар ин миён* маро гуфт пӯшида...[12,

194]. *Дар он миён* фармуда буд, то сари Ҳасанак пинҳон аз мо оварда буданду бидошта дар табақе бо микабба [12, 241; ниг.инч. 145-239-444-489].

Хулоса, истифодаи фаровони воҳидҳои фразеологӣ яке аз хусусиятҳои намоёни таърихномаи Байҳақӣ ба шумор меояд. Дар қатори садҳо таъбироти асар, ки онҳо мағҳумро бо истифодаи унсурҳои дарбаргирандаи эҳсосоту баҳодиҳӣ ва обуранги бадей ифода менамоянд, муаллиф як гурӯҳ ифодаҳои рехтаero низ мавриди истифода қарор додааст, ки ҳоло ҳам дар забони адабии тоҷикӣ, ҳам лаҳҷаҳои муҳталифи он ё танҳо дар лафзи мардум бо шаклу маъноҳои муайян истифода мегарданд.

Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки дар таърихномаи Байҳақӣ ибораҳои номӣ дар муқоиса бо ҳамин гуна ифодаҳои феълӣ кам ба назар мерасанд.

Шояд сабабаш дар он бошад, ки муаллифи асар таваҷҷуҳи худро ба амалиёти ашҳоси давр, шоҳону сипаҳсолорон, рафттору кирдори онҳо бештар равона кардааст.

Адабиёт:

1. Абдуллозода Р. Ибораҳои ҳалқӣ. – Душанбе: Дониш, 1974. – 204 с.
2. Байҳақӣ, Ҳоча Абулғазл Муҳаммад ибни Ҳусайн. Таърихи Байҳақӣ. Тахиягари матн, муаллифи мӯқаддима, ҳавошӣ ва феҳристҳо Сайфуллоҳи Муллоҷон. – Душанбе: Бухоро, 2014. – 774 с. Ҳамаи мисолҳо аз ҳамин нашр аст. Аз ин рӯ, бори аввал рақами китоб ва сахифаи мисол зикр гардида, минбаъд танҳо саҳифаашон ишора мешавад.
3. Бердикулов X. Лексика животноводства долины Зеравшана: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.22. – Душанбе, 1992. – 23 с.
4. Гадоев Н. Хусусиятҳои лугавию семантикаи воҳидҳои фразеологӣ дар лаҳҷаҳои ҷанубии забони тоҷикӣ (минтақаи Кӯлоб): дисс. ...док. илмҳои филол: 10.02.22. – Душанбе, 2019. – 335 с.
5. Дехҳудо А. Луғатнома. – Техрон: Муассисаи интишорот ва ҷопи Донишгоҳи Техрон, Ҷилди 7, 1373. – 10826 с.
6. Зогакова Е.И. Идиомы в современном таджикском языке: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.02.22. – Душанбе, 2011. – 22 с.
7. Зоҳидов А. Фарҳанги воҳидҳои фразеологии лаҳҷаи Ҳуҷанд. – Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2013. – 391с.
8. Максудов Т. Лексика ва фразеологияи шеваҳои тоҷикони Исфара. Монография. – Душанбе: Ирфон, 1997. – 159 с.
9. Маҳмудов М. Луғати муҳтасари лаҳҷаҳои Бухоро. – Душанбе: Дониш, 1989. – 278 с.
10. Маҳмудов М. Фарҳанги гӯишҳои ҷанубии забони тоҷикӣ. – Душанбе, 2012. – 946 с.
11. Мачидов X. Сехри сухани форсии тоҷикӣ. – Душанбе: Дақиқӣ, 2014. – 351 с.
12. Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехта. Ҷилди 1. – Душанбе: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1963. – 952 с.
13. Фозилов М. Фарҳанги ибораҳои рехта. Ҷилди 2. – Душанбе: Нашриёти давлатии Тоҷикистон, 1963. – 802 с.
14. Ҳаёт Неъмати Самарқандӣ. Фарҳанги вожаҳо ва ифодаҳои мардумӣ дар осори Мавлавӣ. Монография. – Душанбе: Адид, 2017. – 398 с.
15. Ҳодизода Р. Самарқандиён чӣ мегӯянд. Луғатномаи муҳтасари гӯиши форсии Самарқанд. Ҕопи якум. – Машҳад, 1382. – 192 с.

Калидвожаҳо: ибораҳои номӣ, Таърихи Байҳақӣ, лаҳҷа, лаҳҷаи муосири тоҷикӣ, забон, забони адабии тоҷик, Абулғазли Байҳақӣ, таҳлили муқоисавӣ, ибораҳои фразеологӣ, таъриҳ, Тоҷикистон

Аннотация

РУДИМЕНТЫ ИМЕННЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ «ТА’РИХИ БАЙҲАҚӢ» В СОВРЕМЕННЫХ ТАДЖИКСКИХ ДИАЛЕКТАХ

Одним из специфических особенностей исторического трактата Байҳаки является широкое применение в нем фразеологических единиц. Наряду с множеством выражений произведения, которые в отражают понятий с помощью эмоционально-оценочных элементов и художественной окраски, автор употребляет также ряд сращенных выражений, которые по своим формам и значениям до сих пор еще живы как в таджикском литературном языке, так и в его диалектах и живых наречиях. Именно этот аспект выбран в качестве опорной точки научного изыскания автора настоящей статьи.

Муҳакқик

Ключевые слова: именные словосочетания, Та'рихи Байхаки, диалект, современный таджикский диалект, таджикский литературный язык, Абулфазли Байхаки, сравнительный анализ, фразеологические обороты, история, Таджикистан

Annotation

RUDIMENTS OF NOUN PHRASES OF “TA’RIKHI BAYHAKI” IN MODERN TAJIK DIALECTS

One of the specific features of the historical tractate of Bayhaki is widespread use of phraseological units in it. Along with many expressions of the composition that reflect the concept with the help of emotionally-evaluative elements and artistic coloring the author also uses a number of spliced expressions in their forms and meanings, they are still alive both in Tajik literary language, in its dialects and living adverbs. This aspect is exactly chosen by the author of the article as the reference point of the scientific research work.

Key words: noun phrases, *Ta’rikhi bayhaki*, dialects, modern Tajik dialects, language , modern Tajik literary language, comparative analysis, phraseological units, turns, history, *Tajikistan*

Маълумот дар бораи муаллиф: Азимова Умедаҳон, унвончӯи кафедраи забони тоҷикии Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Гафуров.

Сведение об авторе: Азимова Умедаҳон, соискатель кафедры таджикского языка ХГУ им. академика Бободжона Гафурова

About the author: Azimova Umedakhon the applicant of the Department of Tajik language of Khujand State University named after academician B. Gafurov.

Каримов Абдукарим,
магистранти соли дуюми факултати филологияи точик

ИСТЕММОЛИ КАЛИМАХОИ МУАРРАБ ДАР ОСОРИ ШОИРОН

Осори шоирони классик ва муосири форсуну таъриху фарҳанг, тараққиёт ва, пеш аз ҳама, нигаҳдоранд ва хифзунандаи забону миллат ба шумор меравад. Дар таърихи дуру дарози зиндагӣ ва фаъолият кам забонеро дучор гардидан мумкин аст, ки мисли забони форсӣ-тоҷикӣ ба таҳдиду зулмҳои вазнини аҷнабӣ дучор гардида, гуфтани мумкин, ки бо пирӯзӣ аз он гузаштааст. Дар ин муборизаҳои шадид, ки хусусияти сиёсӣ доштанд, дар байни забонҳо додугирифт ба амал омадааст. Забони форсӣ ба забони арабӣ ва ба воситаи он ба дигар забонҳо калима дода ва калима гирифтааст ва баъзан нақши забони миёнравро низ бозидааст. Ин калимаҳои додуситадшуда дар шакли таъриб дар забони арабӣ ва дар шакли муарраб дар забони форсӣ-тоҷикӣ то ҳол истифода мегарданд. Калимаҳои таърибшуда ба сарфу наҳви забони арабӣ мутобиқ гардида, дар он забон боқӣ мондаанд, аммо аксари онҳо бозгашта ба забони форсӣ-тоҷикӣ дохил гардидаанд, яъне муарраб шудаанд.

Калимаҳои муарраб чи дар осори шоирон ва нависандагони классик ва чи дар осори шоирон ва нависандагони муосир ба таври васеъ истифода гардидаанд. Ин гуна калимаҳо аксаран тақозои услуб ва дар шеър бо талаби вазну қофия истеъмол гардидаанд. Аз мурработ гурӯҳи калимаҳои ба назар мерасанд, ки ҳам ба шакли таъриб ва ҳам ба шакли аслии худ истеъмол мешаванд. Ҳамчунин ин гуна калимаҳоро дар забони гуфтугӯй низ воҳӯрдан мумкин аст. Мо тасмим гирифтем, ки дар ин мақола оиди ин мавзӯй чанд мисоле матраҳ намоем ва гуфтаҳои болору сабит намоем.

Носири Ҳисрав

*Гар касе гӯядат бас некӯ ҷавонӣ, шод бои,
Шодмон гардию рӯҳ монанди озаргун кунӣ.*

Захири Форёбӣ

*Ҳавои тоати туст он насими ҷонтарвар,
Ки аз миёнаи озар бирӯяд озарюн.*

Калимаи “озаргун” дар “Фарҳангӣ забони тоҷикӣ” ба ду маъно оварда шудааст: 1. Ба ранги оташ, монанди оташ. 2. Гули лола. Ин калимаро Ас-Саид Ад-Дишер дар китоби худ “Алфоз-ул форсиятил муарраба” чунин овардааст: **ал-озарюн** муарраби **озаргун**: оташфом. Гуле аст зардранг, ки васаташ сиёҳ мебошад. **Озарюн** вожаи дигари **озаргун** аст.

Амир Муиззӣ

*Бас дер намондааст, ки мулки маликонро,
Оранд ба девони ту овора ва дафтар.*

Фирдавсӣ

*Дусад тавқи тури дурҷу ёра ҳаме,
Ки бад номашон дар авора ҳаме.*

Ин калима дар “Фарҳанг” ба якчанд маъно оварда шудааст, ки яке аз маъноҳои он **ҳисоб**, **шумор**; **дафтари ҳисоб** мебошад, ки дар ин байтҳо низ матлаби шоирон ҳамин аст. Дар “Алфоз-ул форсиятил муарраба” шарҳи он ба таври зер омадааст:

“**Ал-аворичат** муарраби **овора** ё **авора**: дафтари ҳисобе бошад, ки ҳисобҳои парокандай девонеро дар он нависанд.”

Ҳаким Сӯзани

*Баҳои гӯрабу мӯза фиристу кӯку наъл,
Ҳибост назди туст инҳо, ки ман баҳо кардам.*

Дар “Фарҳангӣ Ҷаҳонгирӣ” шарҳи калимаи ишорашуда ба таври зайл омадааст: **гӯраб-чақшӯри** пашмӣ бошад, ки дар зери мӯза бипӯшанд ба ҷиҳати дағъии сармо ва он ба ҷои пойтоб бошад ва **муарраби он ҷӯраб** аст. Дар “Фарҳанг” ин калима дар шакли **ҷӯроб** омада “пайпоқи пахтагин ё синтетикӣ” шарҳ дода шудааст.

Саноӣ

*Маҳо, ба назди ту ин банда гавҳаре овард,
Ки ҷуз сахо-т кас ўро надонад арзу баҳо-и.*

Муҳаққиқ

Ас-Саид Ад-Дишер дар китоби худ “Алфоз-ул форсияти-л-муарраба” чунин овардааст: Ал –арш муарраби арз: қимат, арзиш. Он чи дода шавад миёни саломат ва айб дар коло. “Арзи умр – киноя аз лаззати умр; чунонки аз Шайх Абӯалии Сино манқул аст, ки чун шайх ҳариси чимоъ буд, бо ў гуфтанд, ки тарк боиси тӯли умр аст. Шайх гуфт, ки ман арзи умр меҳоҳам. Абдурраззоқи Файёз гӯяд, байт:

Тӯли умр агар арз надорад, чӣ ҳунар,

Тор дар ҷома бувад бе мадади пӯд абас. - омадааст дар “Чароғи хидоят”- и Сироҷиддин Алихони Орзӯ.

Ҳайём

Ибриқи майи маро шикастӣ, раббӣ,

Бар ман дари айшро бубастӣ, раббӣ.

Бар ҳок бирехтӣ он майи гулгунро,

Ҳокам ба даҳан, магар ту мастӣ, раббӣ.

Дар ин рубой қалимаи **ибріқ** муарраб аст ва дар шакли таъриб низ то ҳол дар забони арабӣ истифода мегардад. Шакли он дар забони пешинаи форсӣ- тоҷикӣ дар шакли **обрез** истифода мегардидааст. Ҳоло ҷойи ин қалима бо **офтоба**, **қӯзача** иваз гардидааст. Дар “Фарҳанг” шарҳи ин қалима ба таври зайл омадааст: ибріқ [муарраби обрез] зарфи сафолии ҷумаку дастадор барои обу шароб, қӯзача; офтоба.

Ҳамон навъе ки аз мушоҳида ва таҳқиқ маълум гардида, қалимаҳои муарраб дар шакли таърибии худ низ дар осори шоирону нависандагони классику муосир зиёд вомехӯранд. Доностан ва шинохтани онҳо дар қатори қалимаҳои иқтибосӣ амри зурурист.

Адабиёт:

1. Ас-Саид Ад-Дишер. Вожаҳои форсии арабишуда. – Техрон, 1389 ҳ. – 290 с.
2. Мачидов Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. Ҷ1. Луғатшиносӣ. – Душанбе: ДМТ, 2007. – 242 с.
3. Рауфов Ҳ. Муарработ дар забони тоҷикӣ. – Мактаби советӣ №5. – с. 18-21; №8. – с. 23-25. – 1977.

Калидвожаҳо: *муарраб, таъриб, забон, қалима, таркиб, ҷумла, араб, иқтибос, таркиби лугавӣ, забони форсӣ-тоҷикӣ, муҳити нави забонӣ, меъёрҳои истеъмолӣ, ҳусусияти савтӣ, лугавӣ, қиёфаи овозӣ, маъно*

Аннотация

УПОТРЕБЛЕНИЕ АРАБИЗИРОВАННЫХ СЛОВ В ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТОВ

Арабизированные лексемы (муарработ) включают в себе заимствованные из различных языков слов в арабском языке. Следует подчеркивать, что в произведениях таджикско-персидских классических поэтов и писателей согласно требованию стилистики употребляются арабизированные слова, как в форме «муарраб» так и в форме «таъриб», которые анализируются в настоящей статье.

Ключевые слова: арабизированный, язык, слово, сочетание, предложение, арабы, заимствование, словарный состав, персидско-таджикский язык, новая языковая среда, нормы употребления, фонетические и лексические особенности, фонетический облик, значение

Annotation

THE USE OF ARABIZED WORDS IN POET'S WORKS

Arabized lexemes include borrowing words from various languages, words in arabic, would be emphasized in the works of Tajik – Persian classical poets and writers according to the requirement of the style used, the arabized words as in the form of “muarrab” and “tarib “ which are analized in this article.

Key word: arabic, language, words, articulation, sentence, arabs, borrowing, vocabulary, persian – tajik language, new language environment, usage norms, phonetic and lexical features, phonetic appearance, meaning.

Маълумот дар бораи муаллиф: Каримов Абдукарим Кишварович, магистранти соли дуюми факултети филологияи тоҷик, кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи С. Айнӣ.

Роҳбари илмӣ: н.и.ф., дотсент Мирбобоев А.

Сведения об авторе: Каримов Абдукарим Кишварович, магистрант второго курса факультета таджикской филологии ТГПУ им. С. Айни.

About the author: Karimov Abdurrahim Kishvarovich, master student of the Department of Tajik language of Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.

МУТОБИҚАТИ ИБОРАҲОИ НОМИИ ПЕШОЯНДИИ ЗАБОНИ ТОЧИКӢ БО ЗАБОНИ АНГЛИСӢ

Дар соҳтани навъҳои гуногун ибора хусусиятҳои хоси ҳар як забон акс мегардад. Мавриди омӯзиш қарор додани навъҳои гуногуни ибора дар асоси муқоисаи маводи адабии ду забони аз ҳамдигар бегона, аҳамияти аввалиндарачаи илмӣ дошта, ба ҳали бисёр масъалаҳои зарурӣ равшанӣ меандозад. Пешоянду пасояндҳо чун воситаҳои алоқа ҳам дар забони адабии тоҷикӣ ва ҳам дар забони адабии англисӣ дар ташаккули ибораҳои исмӣ фаъоланд. Доир ба ибораҳои номӣ як қатор тадқиқотҳо анҷом дода шудааст, аммо оид ба ибораҳои номии пешоянди масъалаҳои баҳсталаби зиёд мавҷуд буда, ҷиҳати тадқиқталаби ин навъи ибораҳо ҳамоно кам нест.

Дар забони тоҷикӣ аввалин маротиба Улуғзода Э.С. [3, 128] бо пешояндиҳои аслӣ ва номӣ сурат ёфтани ибораҳои исмиро қайд намудааст. Мақолаи ўхусияти масъалагузорӣ дошта, дар омӯзиши ибораҳои пешоянди замина гузошт. Омӯзиши ибораҳои исмии пешоянди дар асоси муқоисаи маводи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ ба таври ҷиддӣ сурат нағирифтааст.

Ибораҳои исмӣ аз ҳама навъи паҳншудаи дучузъаи ибораҳо ҳам дар забони тоҷикӣ ва ҳам дар забони англисӣ ба шумор меравад. Ҳар як забон дар давоми рушди таърихии худ соҳторҳои муайяни чунин ибораҳои ба вучуд овардааст. Аз чумла С. Абдураҳимов дар забони мусоири тоҷик вобаста ба алоқаи синтаксии байни ҷузъҳо, ибораҳои ин навро ба гунаҳои зерин ҷудо мекунад: 1) ибораҳои исмии пешоянди, 2) ибораҳои исмии алоқаи ҳамроҳӣ, 3) ибораҳои исмии пешоянди ва пасоянди [1, 29].

Бояд ишора намуд, ки доираи истифодаи алоқаҳои пешоянди дар ибораҳои исмӣ нисбат ба ибораҳои феълий дар забони тоҷикӣ хеле маҳдуд буда, ба сифати ҷузъи асосии онҳо аксар исми амалу ҳолат истифода мешавад. Дар ин ибораҳо ҳамчун воситаи алоқаи синтаксисӣ пешояндиҳои «аз» ва «дар» нисбат ба дигар пешояндиҳо серистеъмол мебошанд. Дар забони англисӣ бошад дар ташкили ибораҳои номии пешоянди аз ҳама бештар пешоянди «of» фаъол буда, баъзан дар созмони ёфтани ин ибораҳо пешояндиҳои «in», «on» ва «from» низ иштирок мекунад. Дар ҳарду забон ҳам аз ҷиҳати баёни маъно ҷузъи тобеъ нисбат ба ҷузъи асосӣ сермаъно буда, муносибати муайянкунандагӣ, пуркунандагӣ ва ҳолиро мефаҳмонанд.

Ибораҳои исмӣ бо пешоянди «аз» дар забони тоҷикӣ нисбатан сермаҳсул буда, дар забони англисӣ ба пешоянди «of» мутобиқат мекунад. Бояд қайд намуд, ки ибораҳои исмии бо пешоянди «аз» вобаста ба маънои лугавии ҷузъҳо муносибатҳои гуногуни синтаксисиро ифода намуда, дар забони англисӣ бо ибораҳои номии пешояндини гуногун мутобиқат мекунад. Аз чумла ибораҳои қолиби N+prep+N:

а) муносибати объективиро бо тобиши ҷузъу қулл мефаҳмонанд. Ҷузъи асосӣ қисми предмет ва қалимаи тобеъ предмети бутунро нишон медиҳад. Ин кабил ибораҳо аксар артикли номуайянӣ мегиранд: гӯшае аз домани баҳр, як гурӯҳ аз рафиқон, яке аз ошхонаҳо. Дар забони англисӣ ин гуна ибораҳо ба воситаи пешоянди «of» созмон ёфта, чунин тарҷума мешаванд: an edge of the seaside, a group of friends, one of the restaurants.

Чӣ тавре ки аз мисолҳо бармеояд, дар забони тоҷикӣ агар ҷузъи асосии ин ибораҳо артикли -е гирифта бошад, ҷузъи тобеъ бештар дар шакли ҷамъ меояд. Дар забони англисӣ низ ҷузъи тобеи ибораҳои ба онҳо эквивалент дар шакли ҷамъ меояд.

Аммо ин ҳолат на ҳама вақт дида мешавад. Масъалан эквиваленти ибораҳои «рӯзе аз рӯзҳо, шабе аз шабҳо» -и забони тоҷикӣ дар забони англисӣ бидуни пешоянди ифода гардида, ҷузъи тобеи онҳо дар шакли танҳо меояд ва ба ҷузъи асосӣ бидуни пайвандак алоқаманд мегардад. Мисол: рӯзе аз рӯзҳо - one day, шабе аз шабҳо - one night.

б) ҷузъи асосии гурӯҳи дигари ибораҳои ин қолаб бештар бо исмҳои амал ифода мейбад. Дар ҳарду забон ҷузъи тобеи ин ибораҳо предметҳоеро нишон медиҳад, ки амали қалимаи асосӣ ба он равона шудааст. Аммо дар забони англисӣ ҷузъҳои ин навъи ибораҳоро пешоянди «from» бо ҳам мепайвандад: ҳалосӣ аз марге, ҷудоии ҷандрӯза аз хонадон. Мисол: ҳалосӣ аз марг - salvation from death, ҷудоии аз хонадон - separation from family, хун аз даст (2, 82) - blood from the hand (4, 81).

Ибораҳои исмӣ бо пешоянди «дар» муносибати макониро ифода мекунанд. Қалимаи асосӣ дар ин ибораҳо аз исмҳои амал, қалимаи тобеъ аз исми конкрете, ки бо мағҳуми макон

Мұхаббат

алоқаманд аст, иборат мебошад: гуфтугузор дар кабинет - *negotiation in study*, корнамой дар коинот – *feat in space*.

Ибораҳои бо пешоянди «дар» муносибати объективиро низ мефаҳмонанд. Дар ин ҳол ба вазифаи ҷузъи асосӣ исмҳои амалу ҳолат меоянд: иштирок дар кружокҳо - *participation in the circle, days on the mountains* (4, 189), *a week in the fortress* (4, 252) – ҳафтае дар қалъа (2, 250)

Гурӯҳи дигари ибораҳои исмии пешояндӣ, ки дар забони тоҷикӣ бисёр серистеъмоланд ва муносибатҳои гуногуни синтаксисиро ифода мекунанд, ибораҳои исмии бо пешоянди «ба» ва «бар» мебошанд, ки дар забони англисӣ ин гуна ибораҳоро ибораҳои исмӣ бо пешояндҳои «for» ва «over» мутобиқат мекунад.

Ибораҳои исмии бо пешоянди «ба», «бар» ва «for» дар ҳарду забон метавонанд муносибати пуркунандагиро ифода кунанд. Вазифаи ҷузъи асосии ин ибораҳоро дар бештари вакъто исмҳои амал ва маънӣ иҷро намуда, исмҳои шаҳс, предмет ва номи ҳодиса, ки амал ба онҳо равона шудааст, вазифаи ҷузъи тобеъро иҷро мекунанд.

Мисол: мұхаббат ба Ватан – *love for country*, мұхаббат ба ҳалқ – *love for people*, фарангӣ бар сар – *yashmak (veil) over head*.

Дар забони тоҷикӣ инчунин ибораҳои исмии бо пешоянди «бо» ба ҷашм мерасанд, ки онро дар забони англисӣ пешояндҳои исмии бо пешоянди «with» мутобиқат мекунад. Дар ҷунун ибораҳо ҳам дар забони англисӣ ва ҳам дар забони тоҷикӣ ҷузъҳои ибора алоқаи объективӣ-ҳамроҳӣ доранд. Ҷузъи асосии ибораҳои ин нав бо исми амал ва ҷузъи тобеъ тавассути исмҳои шаҳс ё ашё ифода карда мешаванд.

Мисол: Маҳмуд бо Эшон машғули савдо – *Mahmud with Eshon busy trading*, дар як тараф занон бо духтарон – *on the one side women with girls*, дар тарафи дигар мардон бо писарон – *on the other side men with boys, a woman with a kid* (4, 118) – зане бо қӯдак (2, 116).

Дар ин гуна ибораҳо калимаи асосӣ бо исмҳои ғайришахс ифода ёбад, ҷузъи тобеъ нисбат ба асосӣ танҳо муносибати объективиро мефаҳмонад: шиносой бо шаҳр - *acquaintance with the city*.

Дар интиҳо ҳаминро мебояд ишора намуд, ки дар созмон ёфтани ибораҳои номии пешояндии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ пешояндҳои «аз», «дар», «бо», «ба», «бар», «of», «in», «on», «from», «for», «over» ва «with» истифода гардида, на ҳама вақт пешояндҳои як забон дар забони дигар бо эквиваленти ягона ифода мегарданд. Яъне дар натиҷаи муқоисаи забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ маълум гардид, ки пешояндҳои забони тоҷикии таркиби ибораҳои номӣ ҳангоми баргардонидан ба забони англисӣ на ҳама вақт бо як пешоянд мутобиқат мекунанд.

Адабиёт:

1. Абдураҳимов С. Ибораҳои исмӣ. // Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик, ч. II. – Душанбе: Дониш, 1986. с. 29 – 50.
2. Войнич Э.Л. Фурмагас. – Душанбе: Маориф, 1982. – 318 с.
3. Улугзаде Э.С. Предложные словосочетания имен существительных в таджикском языке // Известия АН Таджикской ССР., №1 (19). с. 3-14.
4. Voynich E.L. The Gadfly. – M.: Foreign languages publishing house, 1954. – 332 p.

Калидвожаҳо: *ибора, исм, пешоянд, ибораҳои исмӣ, ибораҳои номии пешояндӣ, ҷузъи асосӣ, ҷузъи тобеъ, серистеъмол, алоқаи ҳамроҳӣ, ибораҳои феълӣ*.

Аннотация

СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДЛОЖНО-СУБСТАНТИВНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ

В статье рассматриваются соответствие предложно-субстантивных словосочетаний в английском и таджикском языках. Автор проанализировал предложно-субстантивные словосочетания с предлогами “ба”, “дар”, “аз” и “бо” в таджикском языке и определил их английские эквиваленты. Он утверждает, что в образовании предложно-субстантивных словосочетаний таджикского и английского языков принимают участие предлоги «аз», «дар», «бо», «ба», «бар», «of», «in», «on», «from», «for», «over» и «with», но предлог одного языка не всегда выражается одним и тем же предлогом в другом языке.

Ключевые слова: *фразы, предлоги, существительные, именные словосочетания, предложно-субстантивные словосочетания, основной компонент, зависимый компонент, продуктивный, словесные фразы.*

Annotation

THE CORRESPONDENCE OF THE PREPOSITIONAL-SUBSTANTIVE PHRASES IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES

The correspondences of the prepositional-substantive phrases in English and Tajik languages are reviewed in the article. The author analyzed the prepositional-substantive phrases with prepositions “ба”, “дар”, “аз” and “бо” and defined their English equivalents. He states that in formation of prepositional-substantive phrases of Tajik and English languages prepositions «аз», «дар», «бо», «ба», «бар», «оф», «ин», «он», «from», «for», «over» and «with», take part but the preposition of one language not always expressed with the same preposition in another language.

Keywords: *phrases, prepositions, nouns, noun phrases, prepositional-substantive phrases, main component, subordinated component, productive, verbal phrases.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Давлатёрова Мехрангез, магистранти соли дуюми факултети забони англисии ДДОТ ба номи Садриддин Айни

Роҳбари илмӣ: Каримов Ш.Б.

Сведения об авторе: Davlatyorova Mehrangez, магистрантка второго курса факультета английского языка ТГПУ имени Садриддина Айни.

About the author: Davlatyorova Mehrangez, the master student of the second year of the English Department of Tajik State Pedagogical University named after S.Aini

МУТОБИҚАТИ ТАРҖУМАИ ШИОРИ ТАБЛИГОТИИ АНГЛИСІЙ БО ЗАБОНХОИ ДИГАР

Дар ҳәёти мо, вақте иқтисодиёт нақши мұхим мебозад, далели он аст, ки таблиғ ба рушди бозор, харид, мұомилот ва равандхой мұхталиф мусоидат мекунад. Реклама ва ҳама чизҳои ба он марбут ба талабот, әхтиёчт, талабот ва рӯҳияи чомеа چавоб медиҳанд. Талабот ва талаботи ахолии кишвар ба реклама мунтазам меафзояд, зеро он дар такмили иқтисодиёт нақши мұхим вакыт мебозад. Ва нишондиҳандаи асоси дар таблиғ шиор аст.

Мағұм шиор (слуғ - ғайра) аз забони галлі буда, маъни «фарёди ҹангй» -ро дорад. Дар соли 1880 мағұм шиор бо маъни мусири он ба кор шурӯй кардан. Дар маъни аслии «фарёди ҹанг» мөхияти ин мағұм ба таври возех мушоҳида карда мешавад, зеро ҳадафи асоси шиор «дастгир кардан» аст [6, 134-140].

Шиор як ҹузъи чудонашавандай таблиғот мебошад, ки онро равшантар ва бештар ифода мекунад.

Шиор як ибораи құтохе аст ва пас муюширати таблиғоти ба он асос ёфтааст. Ин як навъ шиорест, ки ғояи асосии пешниҳоди тиҷорати барои ҹалби истеъмолқунандаи әхтимолиро ифода мекунад [2, 240].

Ба гүфтаи И. А. Голман, шиори «парчами таблиғот аст» [10, 271]. Он ҳамчун воситаи ташаккули ғояи реклама дониста мешавад, ки имони муштариёнро ба функцияҳои олии маҳсулоти худ инъикос ва мустаҳкам мекунад. Ин шиорхое мебошанд, ки ба имици бренд таъсир мерасонанд ва истеъмолқунанда онро чй гуна қабул мекунад, аз ин рӯ унсури асосии лоихаи таблиғоти мебошад.

Бисёре аз муҳаққикон чунин мәхисобанд, ки шиор як воситаи зарбаи таблиғотий таблиғот аст. Вай бояд як идеяи таблиғоти дошта бошад, дар бораи мавзўи таблиғоти мұхим сухан гүяд. Ғайр аз он, изҳори на танҳо идеяи таблиғоти яке аз таблиғоти ширкат, балки ғояи асосии тамоми ширкати реклама ва тамоми сиёсати маркетингии ширкат бошад. Шиор бояд дорои чунин сифатҳо, ба мисли асолат, құтохй, хотирмой ва экспрессиви болад. Ҳангоми тарҷумаи шиор, бояд ин сифатҳоро ба назар гирифта, онҳоро ба тавре тарзее интиқол дод, ки он ба аудиторияи мақсаднок ҳамон тавре, ки дар асл буд, таъсир расонад. Аммо аксар вақт тарҷумонхо ҳама чизеро, ки дар нұсхай аслы гузошта шудааст, нигох дошта наметавонанд, зеро фарҳанғои мардумони як кишвар аз аудиторияи мақсаднок хеле фарқ мекунанд. Аз ин рӯ, тарҷумон бояд фарҳанги на танҳо забони манбаъ, балки забони тарҷумаро низ дошта болад.

Тарҷумаи шиорхо на танҳо як амали забонӣ, балки фарҳангист, яъне як амали иртибот дар сарҳади фарҳанғо аст. Раванди тарҷума ҳамеша аз ду ҹанбаи чудонашаванда иборат аст: забон ва фарҳанг. Онҳо бо ҳам алокаманданд, зеро забон на танҳо фарҳангро инъикос мекунад, балки ба он шакл медиҳад. Маъни як унсури забон танҳо вақте дарк мешавад, ки агар он бо фарҳанг дар заманаи он мувофиқат кунад. Ҳамин тавр аст, ки монанди муюширати байни фарҳанғо.

Тавре ки шумо медонед, забони англисій таҳлилій аст ва аксари забонҳои дигар синтетик мебошанд. Дар робита ба ин, ибораҳое дар забони англисій, ки маъношон тавассути тағирот дар шаклҳои калима интиқол мейбанд ва дар баъзе забонҳои дигар онҳо тавассути омезиши маъни якчанд калима мегузаранд. Аз ин рӯ, зарур нест, ки калимаро аз калима ба ибораи аслы тарҷума кунем, балки эквиваленти онро ба даст орем.

Тавре ки ман дар боло дар бораи аҳамияти донистани фарҳанги кишвар ҳангоми тарҷумаи шиорхои таблиғоти қайд кардам, ба гүфти Э.Верещагин, тарҷумон бояд на танҳо қобилияти баланди забоншиносӣ, балки фарҳанги ҳам забон ва ҳам забони модариро дошта болад [3, 181-190]. Ин малакаҳо хеле мұхиманд, зеро шиори реклама на танҳо ба мавзўи мантиқӣ, балки ба дарки эхсосии гиранда равона шудааст. Аз ин рӯ, тарҷумон маҷбур аст, ки натанҳо тарҷумаи онро тарҷума кунад, балки дубора тарҷума кунад, яъне эквивалентҳои муносиби падидаҳо ва далелҳои фарҳангири интихоб кунад. Хеле мұхим аст, ки ин мудилаҳо барои забонҳои модарии забони мақсаднок ва нисбати забонҳои аслии забони аслы таъсири якхела доранд.

Ҳамин тарик, муюширати байни фарҳанғо дар тарҷумаи шиори таблиғоти нақши мұхим дорад. Агар тарҷумон фарҳанги забони аслиро намедонад, пас вай тарҷумаи коғй карда наметавонад ва маъни шиори таблиғи аз байн ҳоҳад рафт. Аз ин рӯ, тарҷумаи шиорхои

таблиготй раванди эчодӣ буда, тарҷумонро на танҳо донистани худи забон ва асосҳои тарҷумаро талаб мекунад, балки воқеяят ва фарҳангӣ экстралингуалии забони аслиро талаб мекунад.

Барои муайян кардани тарҷумаи шиорҳо, аввал шумо бояд чизро ба мисли "тарҷума" ба назар гиред.

Ба гуфтаи Т. А. Казакова, натиҷаи тарҷума асосан аз интиҳоби дурустӣ усули тарҷума ва стратегия ва воҳидҳои мувоғиҳи тарҷума вобаста аст [5, 320].

Мақсади асосии тарҷума интиқол додани ҳамаи ҷузъҳои забони манбаъ ба воҳидҳои забони тарҷума мебошад. Усулҳои маъмултарини тарҷумаи ин намуд: тарҷумаи аслий, семантикий, коммуникативӣ.

Тарҷумаи аслий ин калимаи калима барои үнсурҳои тарҷума, забони манбаъ тавассути воҳидҳои забони тарҷума ва, агар имкон бошад, бо риояи тартиби пайдарпайии онҳо. Олимӣ англис А. Портрер тарҷумаи аслиро ҳамчун як намуди алоҳидай тарҷума мөҳисобад, зоро вай баръакси тарҷумаи семантикий ва коммуникатионӣ ин навъи тарҷумаи нопурра дорад [9, 215].

Казаков Т. А. ҷунин мешуморад, ки тарҷумаи семантикий ин интиқоли пурраи маънои контекстии үнсурҳои матни манбаъ мебошад. Дар тарҷумаи семантикий тарҷумон мекӯшад маънои пурра ва вижагии забони манбаъро расонед ва ҳусусиятҳои онро аз даст надиҳед. Дар навбати худ, тарҷумаи коммуникативӣ як роҳи интиқоли иттилоот аст, ки тавассути он ҷузъи амалқунандай паём интиқол дода мешавад, яъне на мазмуни ҳабар, аҳамияти эмотсионалий ва эстетикий пайдо мешавад. Дар ин намуди тарҷума, ихтиisor ва соддакунӣ роҳ дода намешавад [5, 327.]

Барои таҳлили ҳама намудҳои тарҷума мо мебинем, ки тамоми олимон бо тарзҳои ғуногун усулҳои тарҷумаро муқоиса мекунанд. Баъзе усулҳои табдилоти тарҷумавӣ, ки дар як гурӯҳбандӣ зикр шудаанд, дар таснифоти дигар вучуд надоранд. Мо метавонем ҷунин ҳуласа барорем, ки микдори зиёди усулҳои тарҷума ва таснифоти трансформацияҳои тарҷумавӣ мавҷуданд. Барои ноил шудан ба дараҷаи кофии тарҷума шумо бояд ин ва ё дигар усулҳои тарҷумаро дуруст истифода баред. Файр аз он, барои бевосита оғоз кардани раванди тарҷума, шумо бояд аввал шумо бояд ин ва ё дигар усулҳои тарҷумаро дуруст истифода баред. Дар ин намуди тарҷума, ихтиisor ва соддакунӣ роҳ дода намешавад [5, 327.]

Тарҷумаи номи фирмавӣ ва тарҷумаи шиор барои тарҷумон ду вазифаи мухталиф аст, ки интиҳоби оқилонаи стратегияи даҳлдори тарҷумаро талаб мекунад - нақшай оғоҳона барои ҳалли мушкилоти мушаххаси тарҷума, ки дар ҷараёни тарҷума рӯх медиҳад [1, 50-60].

Принципҳои тарҷумаи номи фирмавиро дар асоси консепсияи мутобиқати расмӣ ба назар гиред, ки дар доираи он ҳама ҷизи интиқолшавандагӣ дода мешавад. Усулҳои транслитератсия ва транскриптиki аз ҷониби ин мағҳум қабул шудаанд ва мутаносибанд аз гирифтани қарз бо шакли графикӣ ё устувори калима иборатанд. Ҳамин тавр, масалан, дар таблиғи садои ҳангоми тарҷумаи номи шоколади "Nuts" усули транскриптиki истифода мешавад ва ном талаффуз карда мешавад [ҷормаз] ва ҳангоми тарҷумаи ном Ritter Sport усули транслитератсия истифода мешавад: ном мувоғиҳи муқовай графикӣ талаффуз карда мешавад [r'it: er sport] ва на бар тибқи қоидаҳои транскриптиki Олмон, ки дар он калимаи [варзиш] [варзиш] талаффуз мешавад. Ҳамзамон, дар матни чопшуда номҳои фирмавӣ метавонанд имлои ҳудро бо забони ҳориҷӣ нигоҳ доранд: Nuts, Ritter Sport. Мушкилоти асосӣ дар тарҷумаи номи фирмавӣ инҳоянд:

- садои номи тарҷумашуда боиси пайдоиши иттиҳодияҳои манғӣ байни забоншиносони маҳаллии забони адабӣ шуда метавонад;
- талаффузи номи забон барои забони модарии мақсаднок метавонад душвор бошад;
- ном метавонад дар забони тарҷума маъно дошта бошад, ки аз маънӣ дар забони манбаъ фарқ кунад [8, 10-14].

Барои бо муваффақият бартараф кардани ин мушкилот, тарҷумон бояд забони модарии забони ҳадафманд бошад, забони ҳудро ҳис кунад, забони модарии фарҳангӣ кишвареро, ки бренд ба бозор мебарояд, дошта бошад.

Тарҷумон қодир аст, ки аксуламали истеъмолкунандаро ҳангоми барҳӯрд бо номи бренд пешӯӣ кунад. Ӯ дорои сатҳи зарурӣ таҳсилот ва фарҳанг, вай метавонад аксуламали интуитии ҳудро ба шунавандагони мақсаднок бароварда, дар бораи тағироти зарурӣ дар тарҷумаи ном

Мұхা�ққиқ

хулоса барорад, аммо танқо арзёбии субъективии дарки тарчума метавонад нокифоя бошад. Яке аз имкониятҳои озмоиши фарзияҳои пайдошууда ин усули гурӯҳҳои фокусӣ мебошад.

Усули гурӯҳи фокусӣ ҳамчун мубоҳисай гурӯҳӣ фаҳмида мешавад, ки ба саволҳои мушаххас равона карда шуда, дар он маълумотҳои ниҳои барои таҳлил ҷавоби мусоҳибон мебошанд [4, 97]. Гурӯҳи фокусӣ бояд аз забони модарии забонҳои мақсаднок иборат бошад, онҳо бояд истеъмолкунандагони эҳтимолии маҳсулот ё хидмат бошанд ки бренд намояндагӣ мекунад. Модератори мухокима, ки дар ин ҳолат ҳуди тарҷумон метавонад маълумотҳоро таҳлил кунад ва гипотезаи ҳудро санҷад ё ҳатто ҷавобҳои ғайричаашмдоштро гирад, ки барои тасдики иловагӣ ё рад кардани интихобҳои тарҷумай интихобшууда ва ҷустуҷӯи роҳҳои нав барои рафъи душвориҳои тарҷума талаб карда мешавад. Мисолҳо ворид шудани бренди Chevrolet Nova ба бозори Испания мебошад, ки дар онҷо "не ва" маъни "нарафтан" ё ворид шудан ба бозори аврупоии мошинҳои Lada, ки номаш талаффуз кардан душвор буд, ассотсиатсияҳои манфири ба вучуд овард. Илова ба лугати бебаҳо дар як қатор қишварҳо буд, ва аз ин рӯ ном иваз карда шуд. Баъдтар, ширкати "АвтоВАЗ" ҳангоми ворид шудан ба бозори аврупоии мошинҳои нави "LADA Kalina" маҷбур шуд, ки номро ба "LADA 119" иваз кунад, зеро дар бозори Финляндия қалимаи "Калина" қалимаи "так, кран, ҳалқа" [11, манъбаи электронӣ] -ро барои дар ҷунин ҳолатҳо тасмимгирии тасмимгирифта методи краудсорсингро барои тавсееи гурӯҳи фокусӣ, ки дар шуморай пурсидашудагон маҳдуд аст, ба корбарони Интернет истифода бурд. Усули краудсорсинг ба ҷалби посухгӯяндагон тавассути технологияи иттилоотӣ барои ҳалли мушкилоти мушаххас даҳл дорад. Дар ин ҳолат, вазифа метавонад арзёбӣ кардани дарки тарҷумай номи бренди ва шиорро аз ҷониби забонакони маҳаллӣ бошад.

Мағҳуми мутобиқати расмӣ, новобаста аз он ки дар тарҷумай номи фирмавӣ қобили татбиқ аст, дар тарҷумай шиори таблиғотӣ истифода намешавад. Шиорҳо ҷузъи муҳимтарини таблиғи реклама, паёми мулоимест, ки ба истеъмолкунанда таъсир мерасонад. Дар натиҷа, ҳангоми тарҷумай шиор дар бораи истифодаи мағҳуми эквиваленти динамиқӣ сӯҳбат кардан бамаврид аст, ки дар он консепсияи марказӣ аксуламали ретсептор аст [7, 253-260]. Моҳияти мағҳуми эквиваленти динамиқӣ дар он аст, ки тарҷума бояд қудрати онро нигоҳ дорад, таъсир ва ҳамон аксуламалро ҳамчун сухани модарӣ ба миён оред - тарҷумон бояд ҳангоми тарҷумай матни таблиғотӣ қӯшиш кунад.

Ҳамин тавр, мо метавонем хулоса барорем, ки шиори таблиғӣ қисми ниҳои паёми таблиғотӣ мебошад, ки дар шакли мухтасар үнсурни асосии мантиқии маҳсулот, номи бренд, хизматрасонӣ ё ҷои фурӯшро дар бар мегирад, бартариҳои маҳсулотро ҷамъбаст мекунад ва ба осонӣ дар хотир медорад.

Ҳусусияти фарқкунандаи шиори таблиғотии муваффақ ё тарҷумай он ин мувофиқати идеяи асосии таблиғ бо он воситаҳои ифодакунандаи ба ин ғоя мувофиқ буда мебошад. Як ҷузъи муҳим ин танзили паёми таблиғотӣ мебошад, ки шиорро қувваи маҳсус мебахшад, таъсiri рамзи ва забонии онро ба оммаи васеъ тақвият медиҳад.

Ҳамин тарик, ҳангоми ташкили шиорҳои английӣ ва тоҷикӣ, моделҳои монанд ва стратегияи таблиғотӣ истифода мешаванд, аммо фарқиятҳои назаррас дар ангезаҳои мушоҳида мешаванд, ки гирандаи шиорро барои ҳарид ҳаридорӣ мекунанд. Ҳамин тавр, корбарони англисзабон пеш аз ҳама таассуроти мусбиро ҳангоми истифодаи маҳсулоти таблиғотӣ таваҷҷӯҳ мекунанд. Аз ин сабаб, дар шиори таблиғотии англиКсӣ нишондодҳои натиҷаи истифодаи обьекти таблиғот бо истифода аз лугати абстракти эҳсосӣ-баҳодиҳӣ гузаронида мешаванд ва ҳуди шиор метавонад шакли нидои эҳсосиро бигирад. Ғайр аз он, дар шиорҳои номинатсионӣ ва сифатӣ ҳусусиятҳои асосии мусбати обьекти таблиғотӣ қоида ва маҳсулнокии он мебошанд ва шиорҳои verb ҳаридори эҳтимолиро даъват мекунанд, ки қобилияти техникии дастгоҳҳои гуногунро аз нав дидо бароянд. Ҳамин тарик, сарфи назар аз маъмулияти соҳторҳои синтаксикӣ ва стратегияҳои татбиқшудаи реклама, шиори таблиғотии английӣ ва тоҷикӣ дар фарқиятҳои ҷиддӣ дар ҳавасмандкунии ҳарид нишон медиҳанд. Ин тағовутҳо метавонанд ҳам аз рӯи ҳусусиятҳои тафаккури миллии сокинони қишварҳои мухталиф ва ҳам аз омилҳои молиявию иқтисодӣ ба вучуд оянд.

Муҳим аст, ки ҷунин тағовут дар дарки дунё ҳангоми тарҷумай шиор нигоҳ дошта шавад, зеро дар акси ҳол он метавонад потенсиали манипулятивии ҳудро аз даст дихад, ки боиси нокомии коммуникатсионӣ мегардад. Дараҷаи баланди мавқеи тарҷума ба муносибатҳои прагматикии коммуникатсионҳо ва ҳусусиятҳои вазъияти коммуникатсионӣ имкон медиҳад, ки шиори таблиғотӣ ба шарте тағир дода шавад, ба шарте ки таъсiri эстралингвистӣ бо шиори

аслӣ нигоҳ дошта шавад. Қобили қабул будани ин тағиротҳо бетарафии фарқиятхоро дар байни гуфтугӯҳои таблиғотӣ байни шиори тарҷумашуда ва шиори навтаъсис нишон медиҳад.

Адабиёт:

1. Абилова Н. Н. Стратегия ва принсипҳои тарҷумаи номҳои мувоғик. – Лондон: IASHE, 2014. С. 50-60.
2. Барҳударов Л. С. Язық и перевод [Текст] \ Л. С. Барҳударов. – М.: одного языка, 1999. – 240 с.
3. Врешагин Е. М. Тахқиқоти забоншиносӣ ва минтақавӣ ва матн \ Е. М. Верещагин, В. Г. Костамаров. – М.: Россия, 1987. – 181 с.
4. Дмитриева Э. Фокус-гурӯҳҳо дар маркетинг ва муколамаи иҷтимоӣ. 2003, 97.
5. Казакова Т. А. Асосҳои амалии тарҷума / - Санкт-Петербург: Иттифоқ, 2001. – 320 с.
6. Кафтанджиев Х. Тесты печатной рекламы \ Перевод с болгарского под ред. – М. Дымшица. – М.: Смысл, 1995. – 134 с.
7. Комиссаров В. Н. Назарияи тарҷума. – М.: Мактаби олӣ, 1990. – 253 с.
8. Орхипова С. А. Ҳусусиятҳои тарҷумаи матнҳои таблиғотӣ // Бюллетени Донишгоҳи дӯстии ҳалқҳои Русия. – М.: 2011, с. 10-14.
9. Портер А. Д. Назарияи тарҷума: Ҳолат, мушкилот, ҷанбаҳо. – М.: Илм, 1988. – 215 с.
10. Golman The theory of translation of advertising slogans. 1991: - 271 с.
11. Энциклопедияи далелҳо [Манбаи электронӣ]. URL: <http://factopedia.ru/fact/14>

Калидвожаҳо: ҳусусият, шиор, тарҷума, мутобиқати тарҷума, таблиғот.

Аннотация

СООТВЕТСТВИЕ ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ СЛОГАНОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА С ДРУГИМИ

Настоящее исследование посвящено соответствуанию перевода рекламных слоганов английского на другие языки. В статье излагаются взгляды на способы перевода рекламных слоганов, а также раскрываются проблемы адекватного перевода английских слоганов.

В качестве исследовательской задачи были определены ключевые тонкости перевода слоганов, а также выяснялось роль национальной составляющей которые обобщают процесс перевода. Выделяются и описываются характерные особенности использования слов из другого языка, не нарушая грамматические нормы языка, и не утратив при этом смысл слогана в процессе перевода.

Ключевые слова: перевод, реклама, слоган, соответствие.

Annotation

CORRESPONDENCE OF TRANSLATION OF ADVERTISING SLOGANS IN ENGLISH TO OTHER LANGUAGES

This research is devoted to the correspondence of translation of advertising slogans in English to other languages. The article presents views on ways to translate advertising slogans, and the article also reveals the problem of adequate translation of English slogans.

As a research task, the following key tasks were identified: the subtleties of translation of slogans, as well as the role of the national component that generalize the translation process. Characteristic features are highlighted and described using words from another language without breaking grammatical rules norms of the language, and without losing the meaning of the slogan in the translation process.

Key words: *translation, advertising, slogan, correspondence.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Зоҳирова Зарина, магистранти соли дуюми факултети забони англисии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ. Телефон: 917207088

Роҳбари илмӣ: Авғонов С.

Сведения об авторе: Зоҳирова Зарина, магистранка второго курса факультета английского языка ТГПУ имени Садриддина Айни. Телефон: 917207088

Научный руководитель: Авғонов С.

About the author: Zohirova Zarina, second year magister of English Departament of Tajik State Pedagogical University after S. Aini. Tel: 917207088

Scientific director: Avghonov S.

ХУСУСИЯТХОИ ТАР҆ЧУМАИ МАТНХОИ ТАБЛИГОТЫ

Дар даҳсолаи охир, дар соҳаи гуманитарӣ таваҷҷуҳ ба реклама афзоиш ёфтааст, ки бо равандҳои мухталифи тамоюли ҷаҳонишавӣ вобаста аст. Рушди технологияҳои муосир имкон медиҳад, ки қобилияти идоракуни чараёнҳои иттилоотӣ васеъ карда шавад, то иттилоот воситай ташаккули ниёзҳои инсон гардад. Реклама аксар вақт ҳамчун тақрори иттилоот истифода мешавад, ки мустакиман ба ангезаҳои рафтори шахс, тағири тарзи ҳаёт ва шакли иҷтимоӣ таъсир мерасонад [2, 114-120]. Аз ин рӯ, имрӯз реклама дикқати мұхакқиқони гуногунро ба худ ҷалб мекунад: маркетологҳо, ҷомеашиносон, психологҳо, забоншиносон ва дигарон.

Матни таблиғотӣ матне мебошад, ки иттилооти таблиғотӣ дорад ва барои ҳавасманд кардан таваҷҷӯҳи шунавандагони муайян барои маҳсулоти муайян бо мақсади фурӯши минбаъдаи ин маҳсулот таҳия шудааст. Яке аз омилҳои мұхимтарини муваффақият дар фурӯш ин таблиғи муассири реклама мебошад. Он бояд на танҳо ба сатҳи дониши забон, балки ба донистани вижагиҳои миллӣ ва фарҳангӣ: ба тасвирҳо, арзишҳо ва мағфұҳумҳои шинос, ки дар шуури қабулжунандагони паёмҳои рекламавӣ сабт шудаанд, асос ёбад. Ба ибораи дигар, таблиғот ин паҳн кардан иттилоот дар бораи молҳо ва хидматҳо бо мақсади фурӯши онҳо мебошад. Ин падида хеле наст, чун Ҳенри Сэмпсон дар асари таърихи реклама гуфтааст, "Реклама тақрибан ба монанди мавҷудияти дунё вучуд дорад" [6, 59]. Бо вучуди ин, имрӯз реклама ҳамчун воситай таъсир ба қарӣб пайдо шуд.

Реклама метавонад ҳам дар шакли матн (дар матбуот ва ҳам дар алломатҳои гуногуни реклама), инчунин дар шакли аудио (радио) ё видео (дар телевизион, ки аксар вақт унсурҳои шифоҳӣ қисми ҷудонашаванди визуалӣ мебошанд) пешниҳод карда шавад. Дар ҳар се ҳолат, вазифаи тарҷумон расонидани маънни реклама ва функсияи коммуникативӣ-прагматикӣ ва то ҳадди имкон, соҳтори мавзӯиро нигоҳ дорад.

Реклама қарӣ ба тамоми соҳаи фаъолият ҳос аст, ки дар он ҷо фурӯшандада ва ҳаридор мавҷуд аст, аз ин рӯ забони таблиғот он қадар гуногун аст. Аммо, баъзе ҳусусиятҳое мавҷуданд, ки новобаста аз мушахҳасоти маҳсулоти таблиғотӣ барои ҳама матнҳои таблиғотӣ ҳосанд. Забони таблиғи хуб бояд содда ва аслий бошад. Муваффакияти таблиғот ба шарофати баъзе ҳусусиятҳои мӯҳими таблиғи хуб ба даст меояд: якум, мавҷудияти иттилооти истинод (суроға, телефон ва ғайра), ки аксар вақт бо зикри ном, ном ё логотип паҳн карда мешавад ва дуввум, мавҷудияти шиор - ибораи echo ва дар ниҳоят, пешниҳоди асосноки иттилоот, ки бо он матни таблиғотӣ вазифаи асосии ҳудро иҷро мекунад: бовар кунонидани ҳаридор ба зарурати ҳаридани маҳсулоти муайян. Пешниҳоди баҳснок ё ҳавасмандкунандаи иттилоот дар накшай накшай он ҷойгир аст. Ширкатҳо ба ҷунин усуљҳо муроҷиат мекунанд, ба монанди allusion - иштироки одамони машҳур барои ҷалби таваҷҷӯҳи гиранда ба объекти таблиғ. Ҳамин тавр, таъсирӣ «шинохтан» аз ҳисоби робитаи маҳсулот бо арзишҳои иҷтимоӣ, анъанаҳо ва стереотипҳои иҷтимоӣ ба вучуд меояд.

Аз ин рӯ, тарҷумаи матнҳои таблиғотӣ як раванди хеле мӯҳимест, ки дар давоми он ҳамаи вазифаҳои дар боло зикршуда бояд иҷро шаванд. Тарҷумаи матнҳои таблиғотӣ аз тарҷумаи бадей фарқияте дорад. Ин фарқиятҳо дар самтҳои гуногуни коммуникативии матнҳо, дар шакли тарҷумаи онҳо, инчунин дар истифодаи василаҳои гуногуни забон, зоҳир мешаванд. Илова бар ин, ҷараёни ташаккули эквиваленти нави матни таблиғотӣ ба забони тарҷума аз тарҷумон талаб мекунад, ки мушкилоти мутобиқшавии иҷтимоиву матниро ҳал қунад. Бисёре аз ҳусусиятҳои тарҷума бо ҳусусиятҳои маҳсулоти таблиғшударо на танҳо тавассути тасвирҳо, балки бо ёрии забон. Масалан, услуби бозичаҳои таблиғотии қӯдакон одатан эмотсионалӣ буда, дорои қалимаҳо ва ибораҳои ҷолиб ва шавқовар аст.

Ҳусусияти тарҷумаи матни таблиғот аз тамарқзуи он ба аудиторияи мушахҳас вобаста аст: наврасон, одамони корчаллон, қӯдакон, занони ҷавон ва ғайра. Таблиғоте, ки ба шахсони синну соли нафақа нигаронида шудааст, асосан ба доруворӣ, ашёе, ки барои ҳонаи тобистона ва ғизои арzon мувоғиқанд, равона карда шудааст. Мутаносибан, тарҷумаи ҷунин таблиғоте, ки ба одамони синнашон қалон нигаронида шудааст, набояд қалимаҳо ва ифодаҳои эҳсосотӣ ва

мачбурий дошта бошад. «Агар шунавандагон, ки матни маҳсулоти таблиготӣ пешбинӣ шудааст, гуногун бошанд, пас тарҷумонҳо луғатҳои маъмулро истифода мебаранд, ки барои ҳар як забони модарӣ фаҳмо аст ва дар муоширати ҳамарӯза васеъ истифода мешаванд. Агар шунавандагони мақсаднок якхела бошанд, тарҷумонҳо калимаҳоеро истифода намебаранд, ки дар матни таблиготӣ маҳдудиятҳои муайян доранд. Онҳо калимаҳои дар матни таблиготбударо барои мутобиқати услубии худ ба мавзӯи интихобшуда, маҳсулот ва аудиторияи интихобшуда бодиқкат интихоб мекунанд. Дар ин ҳолат, вакте ки маъракаи таблиготӣ ба аудиторияҳои маҳдуди ҳамчинс ва дорои метаникаи иҷтимоӣ ва касбии худ нигаронида шудааст, истифодаи калимаҳои ланг ва маҳорати касбии тарҷумон на танҳо манъ аст, балки пазируфта мешавад» [5, 75-83].

Дар тарҷумаи таблигот нақши асосиро дар тарҷумаи унвон мебозад, он бояд далели асосии рекламаро дар бар гирад, ки баъдан дар матни асосии реклама пайдо мешавад. Аксари муҳаққиқон бо мағҳуми "шиори реклама" ҳамфикранд: он ифодай даққик, муҳтасар ва муҳтасари идеяи таблигот аст, ки фаҳмидан ва дар хотир овардан осон аст» [3, 50-60]. Шиор маҳорати аник таҳияшуда ва қатънашавандай мундариҷаи маркетингии бо матни шакл фаро гирифта шудааст».

Аллакай дар худи таърифи ин мағҳум баъзе вазифаҳо ва хусусиятҳои шиори таблиготӣ мавҷуданд, яъне номуайянӣ ва возехии ибораи гояи асоси

Вақтҳои охир рушди фаъолонаи муносибатҳои байналмилалӣ дар сатҳҳои гуногун, аз ҷумла дар соҳаҳои сиёсат, иқтисод ва тиҷорат ба мушоҳидат мерасад. Тамоюли ҷаҳонишавӣ, ки ҷаҳонро фаро гирифтааст, ба воридшавии ширкатҳо ба бозорҳои нави ҳориҷӣ мусоидат менамояд, сатҳи содирот меафзояд ва аз ин рӯ зарур аст, ки маълумот дар бораи моли ҳосилшуда ва ҳавасманд кардани талабот дар байни шунавандагони англисзабон вучуд дошта бошад. Аз ин рӯ, зарурати ба тарҷумаи матнҳои таблиготӣ ва алаҳусус шиорҳои таблиготӣ ба миён омадааст.и реклами

Азбаски вазифаи асосии матни таблигот таъсир расонидан ба ҳаридори имконпазир аст, чунин меҳисобанд, ки тарҷумаи матнҳои таблиготӣ бояд аз нуктаи назари назарияи скопос баррасӣ карда шавад.

Ин назария, ки аз ҷониби Райс пешниҳод шудааст, як марҳилаи гузариш дар роҳи фаҳмиши иҷтимоии нигаронидашудаи тарҷумаро ифода мекунад. Ба гуфтаи К. Райс, пеш аз ҳама, ҳадафи коммуникатсиониро муайян кардан лозим аст, ки барои тарҷумаи он тарҷума карда шавад, то матни таҳияшуда ба дарҳости адресҳо мувоғиқ бошад [4, 49-55]. Сарлавҳа бояд диққати шунавандагонро ҷалб кунад ва ба маҳсулоти таблиготӣ шавқро бедор кунад. Масалан, сарлавҳаи таблиғи автомобилии 'Форд' нарҳи баланд ва пасти мошинро таъқид мекунад ва бинобар ин ҳозиронро мачбур месозад, ки ба маҳсулоти ӯзуншуда диққат диханд.

Ҳангоми тарҷумаи таблигот бояд ба тарҷумаи таркиби феълҳо диққати маҳсус дода шавад. Тарҷумаи феълҳо дар шакли императивӣ динамизми паёми таблиғиро тақвият медиҳад, ба тавре ки шунавандагонро ба зарурати ҳаридани маҳсулоти таблиготӣ водор мекунад

Ҳангоми тарҷумаи таблигот бояд хусусиятси хоси истифодаи исмҳои фардӣ ва дорӣ дар матнҳои таблиготӣ ба назар гирифта шавад. Чунин тарроҳӣ ба монанди "мо аз они мо", "шумо аз они шумо" мебошанд, ба паёми таблиготӣ ӯзумонӣ бештар медиҳад. Намунаи равшани истифодаи чунин соҳторҳо таблиғи як ширкати сайёҳӣ аст: "Мо кор мекунем - шумо истироҳат мекунед"

Дар матнҳои таблиғӣ омезишҳои атрибутий, ки бори вазнини функционалиро мебардоранд, нақши муҳим доранд, зоро он сифатҳо ва калимаҳо мебошанд, ки тамоми сифатҳо ва бартариҳои маҳсулоти таблиғшударо мерасонанд ва бо як үнсури беназири паёмҳои таблиготӣ эҷод мекунанд. Тадқиқот муайян кард, ки таблиғи муассири мусосир бо калимаҳои сифатӣ ва сифатҳо, ба мисли «арzon», «бехтар», «беназир», «аввал», «инқилобӣ» ва гайра пурра карда мешавад.

Ҳамин тавр, ҳангоми тарҷумаи матни таблиғӣ нигаҳдории таъсирни забоншиносии он ба ҳаридори имконпазир аҳамияти хоса дорад. Зарурати иҷрои ин вазифа интихоби яке аз стратегияҳои тарҷумаи зерро муайян мекунад: тарҷума, тарҷумаи аслӣ, мутобиқсозӣ, иваз кардани матни аслӣ ё гирифтани матни аслӣ.

Ҳангоми тарҷумаи матнҳои таблиготӣ ба чунин усули идораи забоншиносӣ истифодаи полисемияи ибора нақши муҳим дода мешавад. Дар чунин ҳолатҳо забон истифода мешавад, мувоғики гуфтаҳои бомуваффақияти яке аз муҳаққиқони манипулясияи забон, Л. Булатова

Мұхаббат

ҳамчун «воситай қудрати иңтімай» истифода мешавад [1, 98-100]. Ҳамчун намунае аз истифодаи ин усул, мо метавонем як ибораро аз таблиғи хокай шустушүй "Лоск" гирем: "Хонашинони хуб Glosspro дұст медоранд". Ин ибораи таблиғи телевизион нофақмо аст, зеро маъни онро бо роххой гуногун фахмида метавонед: аввалан, хонашин хокай шустушүй "Gloss" -ро дұст медоранд: дуюм, хонашиндо тозагиро дұст медоранд.

Барои ба даст овардани самаранокӣ ва муваффақияти таблиғ, матни тарчумашудаи тарчума бояд ҳам ҷузъҳои забонӣ ва ҳам экстралингвистиро дар ҳуд гирад. Ҳангоми интихоби ин ё он усули тарчума бояд максади паёмҳои таблиғотӣ, таркиби шунавандагон, таблиғот, табиат, инчунин ҳусусиятҳои гуногуни забони манбаъ, матни таблиғот, ҳусусиятҳои фарҳангии кишвар ба назар гирифта шаванд. Реклама ҳамон вақт самаранок ҳисобида мешавад, ки он воситаҳои гуногуни ифротгароиро истифода бурда, таблиғотро боз ҳам эҳсоситар месозад. Тарчумай феълҳо дар шакли императивӣ, инчунин истифодаи маҷмӯи атрибути ҳуногун дар таблиғ низ нишонаи таблиғи муваффақ аст. Аммо қоидай асосӣ. Тарчумон ҳангоми кор бо матни таблиғот бояд ба он ишора кунад - ҳангоми тарчумай таблиғот матни таблиғотӣ на тарчума карда мешавад, балки бо назардошти ҳама ҳусусиятҳои миллӣ ва фарҳангии он ба забони истеъмолқунанда навишта мешавад.

Азбаски ҳангоми тарчумай шиори таблиғотӣ бояд ин фарқиятҳоро ба назар гирем, тарчумонҳо на танҳо ба дигаргуниҳои асосӣ, балки ба дигаргунсозии маҷмӯи шиор табдил мейбанд. Чунин усулҳо, бо вучуди дигаргуниҳои назаррас, метавонанд нерӯи таъсирбахши шиорро нигоҳ доранд.

Ҳамин тариқ, сарфи назар аз маъмулияти соҳторҳои синтаксикӣ ва стратегияҳои татбикшудаи таблиғот, шиорҳои инглисӣ ва тоҷикӣ фарқиятҳои назаррасро дар ангезаҳое, ки барои ҳавасмандкунин ҳарид истифода мешаванд, нишон медиҳанд. Ин тафовутҳо метавонанд ҳам аз рӯи ҳусусиятҳои тафаккури миллии сокинони кишварҳои мухталиф ва ҳам аз омилҳои молиявию иқтисодӣ ба вучуд оянд. Муҳим аст, ки чунин тафовут дар дарки ҷаҳон ҳангоми тарчумай шиорҳо нигоҳ дошта шавад, зеро дар акси ҳол он метавонад потенсиали манипулятивии ҳудро аз даст дихад, ки боиси нокомии коммуникатсионӣ мегардад. Дараҷаи баланди мавқеи тарчума ба муносибатҳои прагматикии коммуникатсияҳо ва мушаҳҳаси реклама ва инчунин ҳолатҳои коммуникатсионӣ имкон медиҳанд, ки шиори таблиғотӣ ба кулӣ тағиیر дода шавад, ба шарте, ки таъсирӣ забонзание, ки бо шиори аслӣ аст, нигоҳ дошта шавад. Қобили қабул будани ин тағииротҳо бетарафии фарқиятҳоро дар байни гуфтугӯҳои таблиғотӣ байни шиори тарчумашуда ва шиори навтаъсис нишон медиҳад. Тарчумон як қатор воситаҳоеро дорост, ки ба ў имкон медиҳанд маъни онро фахмад. Нигоҳдории калимаҳои ҳориҷӣ ба маҳсулоти таблиғшуда як экзотикаи муайянро медиҳад ва маззаи мамлакати истиқоматро инъикос мекунад. Дар хотима меҳоҳам бори дигар қайд намоям, ки унсурҳое, ки мутобиқати тарчумаро муайян мекунанд, дар навбати аввал табиӣ аз фармоиши калима ва интиқоли мувофиқи функцияи коммуникативии матни манбаъ мебошанд.

Адабиёт:

1. Булатова Э. В. Стилистика текстов рекламного дискурса. – Екатеринбург: Изд-во Уральского Унверситета, 2012.
2. Ильинова А. Теория перевода рекламных текстов. 2011, с. 114-120.
3. Ульянов И. Теория перевода и переводческая практика. – Москва: 2007.
4. Усачева И. Теория перевода рекламных текстов. 2015, 49.
5. Sampson H. A history of Advertising from the earliest times. – М.: 1879. – 59 с.

Калидвозжаҳо: тарчума, забони инглисӣ, ҳусусият, матни, изарияи тарчума.

Аннотация

СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ

Данная статья посвящена актуальной проблеме лингвистики- соответствие перевода рекламных текстов с английского на другой язык. Статья раскрывает содержания понятия перевода рекламных текстов, а также исследуется характерные признаки и специфика перевода рекламных текстов, слоганов, а также автор приводит методы могут быть использованы для перевода рекламных слоганов. Также раскрывается вопрос какие способы могут быть использованы чтобы не утрачивать коренное значение перевода текстов и какие мотивы перевода были использованы. На основе перевода рекламных текстов с одного языка на другой язык могут быть выявлены некоторые особенности и характерные черты страны потребителя, и тем самым побуждать интерес в их употреблении.

Ключевые слова: *перевод, рекламный текст, специфика, слоган.*

Annotation

SPECIFICITY OF THE TRANSLATION OF ADVERTISING TEXTS

This article is talking about the actual problem of linguistics - the concordance of the translation of advertising texts from English into another language. The article reveals the content of the concept of translation of advertising texts, as well as examines the characteristics and specifics of the translation of advertising texts, slogans. Author suggests methods that can be used to translate advertising slogans. It also reveals the question of what methods can be used in order not to lose the fundamental meaning of the text translation and what motives translations were used. Based on the translation of advertising texts from one language to another some features and characteristics of the consumer's country can be identified and thus encourage interest in their use.

Keywords: *translation, language, advertising text, slogan, specificity.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Зохирова Зарина, магистранти соли дуюми факултети забони англисии ДДОТ ба номи Садриддин Айни. Телефон: 917207088

Роҳбари илмӣ: Авғонов С.

Сведения об авторе: Зохирова Зарина, магистранка второго курса факультета английского языка ТГПУ имени Садриддина Айни. Телефон: 917207088

Научный руководитель: Авғонов С.

About the author: Zohirova Zarina, second year magister of English Departament of Tajik State Pedagogical University after S. Aini. Tel: 917207088

Scientific director: Avghonov S.

ТАШАККУЛ ВА СОХТОРИ ИСТИЛОХОТИ ЭКОЛОГІЙ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСІЙ

Рушди пуралы илм ва техникаи охири садаи 20 ба ихтиололи мувозинати экологій, падидаюи таббій ва қараёнхо дар ҳавои сайёраи мо оварда расонд ва ифлосшавии муҳити зистро ба масъалаи глобалй (чаҳонӣ) табдил дод. Ин барои пайдоиши экология ҳамчун соҳаи илм ва калимаҳо ва истилоҳоти ин соҳа мусоидат намуд.

Экология ҳамчун илм дар миёни асри 19 ба вучуд омад. Истилоҳи экология ба адабиёти илмий аз тарафи олимни олмонӣ Э. Геккел ворид гашта, аз калимаҳои юнонии oicos — «хона», «истикоматгоҳ» ва logos - «илм» иборат мебошад [7, 368].

Тадриҷан, дар охирҳои солҳои 20-уми қарни XX обекти тадқиқи экологій маҷмӯъи маҳлукот, аз чумла одам ва муносибати онҳо бо муҳит гашт. Бояд қайд кард, ки ҷудокунии мағҳумҳои асосии ин соҳаи илм ва ташаккули истилоҳоти он дар охири асри 19 ва аввалҳои асри 20 шурӯъ гашт. Экология ҳамчун як соҳаи илм дар пайвастагӣ бо фанҳои география, биология, химия, гидрология, гидрография, физика, тиб, метеорология, геология ва гайра ба вучуд омадааст.

Олимони бритонӣ А. Тенсли, Ч. Элтон, амрикӣ С. Форбс, Г. Каульс, Ф. Клементс ва рус А.Н. Бекетов, Н.В. Тимофеев-Ресовский, В.Н. Сукачев, В.И. Вернадский дар рушди мағҳуми экология саҳми беандоза гузаштаанд.

Тадқиқотҳои методологии чунин мағҳумҳо ба мисли *экосистема* ба ҳуд дар ҷорҷӯбайи пажӯҳишҳои экологии илмҳои гуманитарӣ ва табиий ва инчунин фаъолиятҳои илмии бунёдӣ ва амалиро ҷалб намуд. Дар натиҷа экология ба илми комплексие мубаддал гашт, ки даҳҳо фаслҳо ва равияҳоро бо ҳам мепайвандад. Системаи истилоҳоти экологии забони англисӣ ва инчунин забони русӣ дар асоси истилоҳоти ҳамаи он илмҳои ба он пайвастшуда ба вучуд омадааст.

Истилоҳоти экологии забони англисӣ ба мисли дигар истилоҳоти илмӣ таркибӣ хоси ҳудро доро мебошанд. Дар байни онҳо воҳидҳои сода, соҳта ва мураккаб вомехӯранд.

Дар забони англисӣ як ғурӯҳи қалони истилоҳотро истилоҳоти содда ташкил мекунанд. Дар байни онҳо истилоҳҳое вомехӯранд, ки бо ҳуд суффикс ва преффиксҳои грекӣ-лотинӣ ба мисли re-, de-, pre-, dis; -ing, -er|or, -ment, -ity доранд

Як ғурӯҳи қалон истилоҳоти экологиро истилоҳоти соҳта ташкил медиҳанд, ки тавасути ҳам преффикс ва ҳам суффикс соҳта мешаванд. Чунин суффиксҳои ҳангоми ташаккули истилоҳоти экологии соҳта иштирок мекунанд: - ate, -ness, -ed, -ing, -ty, -ism, -ant, -or, -er, -ic, -ify, -ive, -al, -ance, -ment, - ation, -age (adsorbable; to acidate – турштар кардан, турши омехтан; abrasiveness – ҳурдашавӣ, судашавӣ; affected – осебдида; aftersoftening - нармкунӣ; adversity – нохушӣ, ногуворӣ; abundant - фаровон; airtester – асбоб барои санчишӣ гази ангидриди карбони ҳаво; additive - иловагӣ; abundance - фаровонӣ; abandonment – беназоратӣ, партофта; afterfermentation – дубора ҷушонидан;).

Дар ташаккули истилоҳоти экологӣ преффиксҳои зерин иштирок мекунанд: a-, bio-, aero-, agro-, re-, over- (afterculture – барилова шинонидан, abiogenesis – автогенез (пайдошавии ҷам, biocenosis - биоценоз, aeroallergen - аэроаллерген, асаи организмҳои зинда); agroclimate - агроклимат, recycle – аз нау истеҳсол кардан, regeneration – барқароршавӣ, restore – барқарор кардан, overconsumption – ҳарочоти барзиёд, масраф, overfishing – моҳидории аз ҳад зиёд, overgrazing – поймолкуни ҷарогоҳ).

Истилоҳоти мураккаб дар соҳаи экология нисбат ба истилоҳоти соҳта камтар ба ҷашм мерасанд. Истилоҳоти мураккаб аз якчанд қисмат иборат буда якчоя ё бо дефис навишта мешаванд. Масалан: *blowout-таркии*, *суроҳ*, *biopesticides* - муборизаи биологӣ, *nonbiodegradable* – пӯсиданашиаванда, *вайронашаванда*, *land-use* – истифодаи замин, *hydrosphere* - гидросфера, *ethno pharmacology*- этнофармакология, *worldview* - ҷаҳонбинӣ, *ecotourism* - экотуризм, *desertification*- ҳаробшавӣ, биёбоншавӣ.

Пайвастагиҳои терминология дучӯзъя, ки дар таркибашон ду калимаи мустақилмаъно доранд, аз ҷиҳати соҳт асосан ба чунин навъи истилоҳот дохил мешаванд:

N + N (*ecosystem services* – умурни экосистема, *crop rotation* – қишиғардон, *food chain* – занҷир (силсила) -и гизӣ, *pesticide resistance* – ба пестисид устуворӣ, *food web* – шабакаи ҳӯрокворӣ, *greenhouse effect*-самараи ғармхонагӣ, натиҷаи гармшавии иқлим, *nitrogen cycle* – гардиии нитроген);

A + N (*environmental degradation* – вайроншавии мұхити зист, *ecological community* – ғамыяты экологі, *global warming* - гарышавии глобалы, *biological resources*-захирашоу биология, *green revolution* – инқиlobи сабз, *natural selection* – интихоби табиӣ, *nonrenewable resource* – захирашоу барқарорнашаванда, *sustainable agriculture* – хоҷагии қишилоқи устувор, *hazardous waste-partrovchou* ҳафнок);

N + Prep + N (*pyramid of biomass* – ахроми биомасса, *culture of cells* – парвариши ҳүчайра, *hybridization of cells* – дурагакуни ҳүчайрахо);

Past Participle + N (*banned products* – маҳсулоти мамнұу, *threatened species* – чинс(зот)-и аз байн раванда, *endangered species* - чинс(зот)-и нобутшаванда, *applied research* – тадқиқоти амалы);

Present Participle + N (*flanking region*-минтақаи маҳдудшаванда, *prevailing winds*-шамоли авзалиядор(бартаридор));

N + Gerund (*mutation breeding* – парвариши тавасути мутатсия).

Дар байни истилоҳоти сеңузъя ибораҳои соҳташон туногун вомехӯранд: *first-order consumers* - аввалин истеъмолқунандагон, *soil conservation practices* – қоидашоу нигоҳубини манбаъи замин, *conservation-tillage farming*, *ecologically sustainable development* – рушди устувори экологій, *Endangered Species Act* – қонуни мұхофизати нағын нодир, *human time scale*, *integrated pest management (IPM)* - идоракуни мутамарказы паразитҳо, *land-use planning* – банақшагирии масоҳаты, *median lethal dose (LD50)* – вояи миёнау ба ҳалокат оваранда, *negative feedback loop*-ҳалқаи бозгаши манғы, *optimum sustainable population* – шумораи оптималии устувори аҳолӣ, *potentially renewable resource* – захирашоу барқароршавандаи имконпазир, *pyramid of energy flow* – пирамидаи ҷараёни барқ, *total fertility rate (TFR)* – коэффициенти серҳосилии умумӣ.

Қисми зиёди ибора-истилоҳотро он истилоҳхое ташкил мекунанд, ки аз истилоҳҳои дучузъ иборатанд. Истилоҳоти сеңузъя низ дар байни истилоҳоти марбут ба экология ба ҷашм мерасанд. Аммо истилоҳхое, ки аз чор қисмат иборатанд ба мисли *late successional plant species*, *convention-related national plans* – созишномаи мансуби нақшаҳои давлатӣ хело кам мебошанд. Шумораи ниҳоии қалимаҳо дар таркиби ибораҳои истилоҳӣ ҷорто мебошад.

Дар инчо як нуктаро бояд қайд намуд, ки дар байни истилоҳоти экологій инчунин ихтисораҳо ба ҷашм мерасанд, аз ҷумла: *DLmin = minimum lethal dose* – вояи камтарини ба ҳалокат оваранда, *TFR= total fertility rate* - коэффициенти умумии серҳосилиӣ, *ERID = Emerging and Re-emerging Infectious Diseases* – пайдошавӣ ва дубора пайдошавии қасалиҳои сироятӣ.

Хусусиятни асосии соҳти истилоҳоти экологій он аст, ки онҳо дорои ибораҳои истилоҳии бинарӣ мебошанд.

Дар назди ҷашми мо соҳаи нави илм- экология тавлид ва тарақӣ ёфта, экологикунонии соҳаҳои гуногуни илм ба вучуд меояд.

Экологияе, ки дар асоси илмҳои мавҷуда ба вучуд меояд, усулу методҳои ин илмҳоро истифода мекунад ва истилоҳоти илмҳои мазкурро өвсөн иқтибос карда, баъзан мазмуни онҳоро иваз мекунад. Дар баробари фаъолияти экологій инчунин истилоҳоти худи ин соҳа ба вучуд меоянд.

Хулоса, ҳаминро гуфтан ҷоиз аст, ки истилоҳоти соҳаи экология ҷавон буда, дар ҷараёни ташаккуләбӣ мебошад. Дар рафти инкишофи ҳуд ин истилоҳот дар бисёр маврид марҳилаҳои асосии тарақиёти он истилоҳотеро такрор мекунад, ки дар асос ва ҳамbastагӣ бо онҳо ташкил шуда, тарақи карда истодааст.

Адабиёт:

1. Бархударов Л.С., Штелинг Д.А. Грамматика английского языка. – М.: Высш. шк., 1973. – 423 с.
2. Воронцова М.В. Синтаксический способ образования терминов: Автореф. дис. канд. филол. наук. – М., 1996. – 22 с.
3. Головин Б.Н. О некоторых доказательствах терминированности словосочетаний// Лексика, терминология, стили. – Горький: Изд-во Горьк. ун-та, 1973. - Вып. 2. - С. 21-29.
4. Гринев С.В. Введение в терминоведение. – М.:Моск.лицей, 1993. – 309 с.
5. Сайдов М. Экологические термины. – Душанбе: изд-во «Андалеб-Р», 2016. – 178 с.
6. Советский Энциклопедический Словарь ИМ., «Советская Энциклопедия», 1990. - С.368
7. Федорова М.А., Чурилова И.Н. Тематические группы инициальных аббревиатур терминологии охраны труда английского языка //Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2018. № 4(82). Ч. 2. С. 399-402.
8. Jamshedov P. English - Tajik Dictionary. – Dushanbe, 2005. – 1120 с.

Калидвожаҳо: экология, истилоҳ, экосистема, грекӣ, лотинӣ, истилоҳоти содда, мураккаб, истилоҳоти дӯҷузъа, ихтисораҳо, пешванд, пасванд.

Аннотация

ФОРМИРОВАНИЕ И СТРУКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

В статье рассматривается формирование и структура экологических терминов на английском языке. Автор отмечает, что основные понятия экологии и ее терминологической системы начали формироваться в конце 19 и начале 20 веков.

Термины сферы экологии в английском языке, как и термины других научных областей, имеют свои отличительные структурные особенности. Среди терминов этой сферы есть простые, производные и сложные термины. Автор данной статьи также рассматривает терминосочетания и сокращения, относящиеся к подъязыку экологии.

Ключевые слова: экология, термин, экосистема, греческий, латинский, простые термины, сложные термины, двухкомпонентные терминосочетание, аббревиация, префикс и суффикс.

Annotation

THE FORMATION AND STRUCTURE OF ECOLOGICAL TERMS IN ENGLISH

The formation and structure of ecological terms in English are reviewed in the article. The author notes that the basic concepts of ecology and its terminological system began to form in the late 19th and early 20th centuries.

The terms of sphere of ecology in English language as the terms of other scientific fields have their own distinctive structural features. There are simple, derivative and complex terms among the terms of this sphere. Also, the author in this article considers the terminological combination and abbreviations related to the sublanguage of ecology.

Keywords: ecology, term, ecosystem, Greek, Latin, simple terms, complex terms, two-component term, abbreviation, prefix and suffix.

Маълумот дар бораи муаллиф: Бобоева Мадина, магистранти соли дуюми факултети забони англисии ДДОТ ба номи Садриддин Айни.

Роҳбари илмӣ: Каримов Ш.Б.

Сведения об авторе: Бобоева Мадина магистрантка второго курса факультета английского языка ТГПУ имени Садриддина Айни.

About the author: Boboeva Madina, the master student of the second year of the English Department of Tajik State Pedagogical University named after S.Aini

САЙРИ ИЧМОЛИЕ ДАР ҚОЙГОХ ВА ТАШАККУЛИ ТАЪРИХИИ ЗАБОНИ АНГЛИСІЙ

Тавре ба мо маълум аст забони англисии амрикай ва забони англисии бритониёй аз решай вохиде сохта шудаанд. Ба ин чахор қарни гузашта сабаб шудааст то ин ду кишвар ба андозай чүгрофиёй аз ҳам фосила дошта бошанд. Дар штатҳои мухталиф, забони англисии амрикай ва англисии бритониёй аз лиҳози орфография (имло), талаффуз, лугат, алматхой китобй ва замонҳо тафовути зиёде доранд. Забони англисій-забони гуфтегүйи Англия, ИМА, Австралия, Зеландия Нав ва якчанд минтақаҳои Канада мебошад. Забони англисій ҳамчунин забони расмии Уэлс, Шотландия ва Гибралтар дар қазираҳои Малта мебошад.

Забон – ин системаи таърихии овозы, лексикй ва грамматике мебошад, ки дар тафаккури инсонҳо ҷой гирифта, барои фикр кардан ва воситаи алоқа дар байни инсонҳо ба ҳисоб меравад. Ба воситай забон одамон таърих, фарҳанг ва хунарҳои худро барои ояндагон боқӣ мегузоранд. Ба воситай забон инсонҳо метавонанд забони миллии худро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоянд [1, 2].

Забони англисій яке аз забонҳои роичи ҷаҳон ба шумор меравад, ки зиёда аз 1,5 млрд. одамон дар 58 давлати дунё ба ин забон гуфтегүй мекунанд. Забони англисій забони ҷаҳонӣ эътироф шуда, зиёда аз 70 дар сади кишварҳои дунё бо ин забон дар донишгоҳхову марказҳои таълими ба мардум дарс меомӯзанд.

Пайдоиши забони англисій ва тафовути забони англисии Амрико дар он аст, ки рушди раванди дурударози таърихӣ ва ҷараёни ҳаёти соҳибзабонон боис шудааст онҳо бо роҳу усулҳои навини забони гуфтегүйи забони англисиро такмил диханд. Ба ҳамагон маълум аст, ки онҳо ба вожаҳои кӯҳнашуда номҳои нав намегузоранд, аммо бисёре аз қалимаҳои кӯҳнаро бо маъноҳои гуногун ва қалимаҳои нави иқтибосшударо аз забонҳои миллии худ гирифта, мавриди истеъмол қарор медиҳанд, то ки имрӯзҳо барои мардуми Амрико ва Британияи Кабир қалимаҳои гуногун ва монандро дар равобит бо муносибатҳои дучонибаи хеш қарор диханд.

Забони англисій аввалин маротиба ба Амрико бо воситай мухочирон дар оғози аспи 17 паҳн гардида аст. Аввалин мухочирони англис соли 1607 дар қисмати шимолии Амрико мухочир шуда буданд, ки номи шаҳрашон Джеймстаун буд ва он дар штати Виргиния ҳозира ҷойгир шуда буд.

Моҳи ноябрь соли 1620 мухочироне, ки бо кишини «Мэйфлауэр» (Mayflower) низ ба ин сарзамин омаданд ва онҳо бунёдгузори шаҳри Плимут шуданд. Аҳолии ин ду минтақа забони гуногун доштанд. Мухочирони Джеймстаун аз қисмати ғарбии Англия аз Сомерсет ва Глостершир буданд, ки онҳо овози [s]-ро баланд талаффуз менамуданд, яъне онҳо Сомерсетро Зомерзет талаффуз мекарданд ва баъд аз садонокҳо низ талаффузи овози [r] аз тарафи онҳо пайдо гардид. Мухочирони Плимут бошад аз қисмати шарқии Англия буданд, ки талаффузи овози [g] баъди садонокҳо хоси онҳо набуд. Ин фарқияти овози то то ҳол вучуд дорад [2, 10].

Бояд қайд кард, ки таъсири маҳсус ба забон он вақт дар фарқияти ҳаёти ҳаррӯзаи колонистҳо дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Британияи Кабир буд. Фарқият байни забони англисии Амрикай ва англисии Бритониёи пас аз ворид шудани сокинони аввалини амрикай ба вучуд омад. Ҳангоми бритониёи ба амрико ворид шуданд хостанд забони худро ба онҳо муаррифи намоянд. Гуногуни иқлим, табиат, мұхити зист ва ҳаёт ба мутобиқшавӣ ва ба вучуд оварандай қалимаҳо ва мағұхмҳои нави англисій шуд. Ба гурӯҳи мазкур қалимаҳое дохил мешаванд, ки онҳо танҳо дар ИМА истифода мешуданд ва дар Англия васеъ паҳн нашуда буданд.

Бояд зикр намуд, ки ба номҳои ҳайвонот ва растаниҳо, қалимаҳои вобаста ба ҳаёти аввалин мухочирон ва роҳҳои нави хоzagидорӣ вобастагӣ доранд. Барои мисол:

drugstore – доруҳона(магоза)

moose – шоҳгавазн

corn dodger – нони ҷуворигӣ

lot – қитъаи замин

gap – гузаргоҳи қуҳӣ

Мұхা঳қық

Инчунин, барои бою ғанй гардонидани фонди лугавии забони англисій на танҳо бо ташаккули калимаҳои нав, балки ба методи иқтибос рўй оварданд. Барои ишора ба наботот ва ҳайвоноти ношинос мухочирон калимаҳоро асосан аз забонҳои хиндӣ иқтибос намуданд:

hickory – финдики америкои шимолӣ

persimmon - хурмо

moccasin – мокасин (пойафзол)

squash – қаду

Аз забони франсузӣ ва ҳолландӣ низ калимаҳо иқтибос карда шуданд:

chowder – навъи хурок(фр.)

prairie – биёбони васеъ дар Америко(фр.)

scow – қаикча, киштии моҳидорӣ(ҳолландӣ)

sleigh – чана (ҳолландӣ)

Бештари калимаҳои англисій ҳамчунин маъни навро соҳиб шуданд:

lumber – гузориш (дар забони англисій– либоси дарида, жандагӣ)

corn - ҷуворӣ (дар забони англисій – ҳама намуди зироати донагӣ, одатан гандум).

Дар асри XIX дар Америко як қатор пайвасткунӣ ва ишғоли ҳудудҳои атроф ба вучуд омад. Давлати нав аввал кӯшиш намуд, ки ҳудро аз ҳисоби ҳариди колонияҳои душмани ҳуд васеъ намояд. Ҳамин тавр, соли 1803 ИМА аз Фаронса қалонияи бузурги Луизиана, соли 1819 аз Испаниё қалонияи Флоридаро ҳарид.

Чанги шаҳрвандии солҳои 1861-1865 бо шикаст ҳурдани кишварҳои ҷанубӣ ба анҷом расид ва ғуломдорӣ шикаст дода шуд ва ба рушди босуръати саноати ИМА оварда расонид. ИМА дар охири асри XIX яке аз се давлати муттараққии ҷаҳони мусоир гардид [3, 48].

Қайд кардан зарур аст, ки дар натиҷаи рушди давлати нав, рушди босуръати соҳаи кишоварзӣ ва нақлиёт, замин ва тилло, мавчи зиёди мухочирон боис шуд, ки истилоҳоти нав пайдо шаванд:

railroad – роҳиоҳан

transportation – нақлиёт

coach – вагони мусофирикаш

Дар тағовут ва монанди байни калимаву ибораҳо ки бо ҳам шабоҳат доштан дар асри XIX ба забон доҳил карда шуданд, қисми зиёди онҳо сленг (лаҳча) номида мешуданд:

slush money – маблаг барои ҳаридани шаҳсҳои мансабдор

bum – оворагард, дайду

wildcat strike – корпартоши гайриқонунӣ

downsizing – воҳиди ихтисорӣ

Дар аввали асри XX иқтисодиёт ва технологияи нав дар ИМА вусъат ёфт ва пеш аз ҳама таваҷҷӯҳ ба афзоиши зиёди амркоиҳо зиёд шуд ва калимаҳои нав низ пайдо шуданд.:

AME

BRE

Apartment

flat

homely

ugly

baggage

luggage

fall

autumn

vacation

holiday

elevator

lift

Баъд аз анҷом ёфтани ҷанги дуюми ҷаҳон (1941-1945) ба ИМА муйяссар шуд, ки ба забони англисӣ бисёр калимаҳоро аз забонҳои ҷаҳонӣ иқтибос намояд [4, 51]:

defence industry – саноати ҳарбӣ

race – маъракаи қаблазинтиҳоботӣ

to cover – пешниҳоди ҳисбот

Дар ҷараёни такомулёбии рушди баланди ҳаёти ҷомеаи ҳамонзамон ва тараққии технологияи компьютерӣ мардумро мачбур намуд, ки шакли мухтасари онҳоро истифода баранд ва боиси пайдо шудани ихтисораҳо гардид. Аз ҷумла:

CIA - Central Intelligence Agency

H-bomb - hydrogen bomb

USA - United States of America

Мисолҳои фавқ аз он шаҳодат медиҳанд, ки бо гузашти солҳо мазмуни вожаҳо характерҳои гуногун мегиранд. Тафйирёбии характерҳои мазмунӣ яке аз омилҳои тафовути орфографӣ гардида, заминаҳои навро дар ин самт ба вучуд овардаву дар оянда низ меорад.

Баъд аз ҳамаи ин тафовут, фарқияти орфографӣ ба вучуд омад, ки ин яке аз тафовутҳои ниҳоят асосӣ ба ҳисоб меравад. Фарқияти асосии орфографии забони англисии Бритониёи ва амрикӣ аввалин маротиба дар «Фарҳангӣ амрикоии забони англисӣ», ки аз тарафи Ној Вебстер сохта шудааст, дида мешуд. Вай дар фарҳангаш чунин калимаҳоеро дохил намуд, ки онҳо дар ҳар ду забон мавҷуд набудаанд.

Кристофор Добbs мегӯяд, ки «То Вебстера ягон олим фарҳангӣ чудогонаи нав насохта буд. Ин танҳо Вебстер буд, ки фарҳангӣ ягонаи амрикоии навро соҳт ва паҳн намуд».

Фарҳангӣ ўз 2 қисм ва 70 ҳазор калима иборат буд, инчунин 5 ҳазори он дар забони англисии Британия вучуд надоштанд.

Аз ҳама бештар Ној Вебстер ба таҷрибаи навиштани калимаҳои англисии амрикӣ аҳамият дода буд:

а) Исмҳои, ки бо – our ба охир мерасанд [5, 89] (пайдоишашон аз забони лотинӣ ва франсуздӣ аст):

flavour (BrE) - flavor (AmE)

humour (BrE) - humor (AmE)

labour (BrE) – labor (AmE)

б) Исмҳое, ки бо –ce, -se, ва –ze ба охир мерасанд:

defence (BrE) - defense (AmE)

licence (BrE) - license (AmE)

organise (BrE) - organize (AmE)

в) Исмҳое, ки бо –gue ба охир мерасанд:

catalogue (BrE) - catalog (AmE)

dialogue (BrE) - dialog (AmE)

г) Дучанд зиёдкунии ҳамсадоҳои –l ва –m

traveller (BrE)- traveler (AmE)

jeweller (BrE) - jeweler (AmE)

programme (BrE) -program (AmE)

ғ) Исмҳое, ки бо –re ва –er ба охир мерасанд:

centre (BrE) - center (AmE)

fibre (BrE) - fiber (AmE)

theatre (BrE) - theater (AmE)

д) Исмҳое, ки решаашон садоноки –у доранд бо садоноки –i иваз карда мешаванд:

tyre (BrE) - tire (AmE)

siphon (BrE) -siphon (AmE)

Ҳамин тавр, дар забони англисии амрикӣ кутоҳкунӣ ва соддатаркунии калимаҳо нисбат ба забони англисии бритониёи ба назар мерасад:

draught (BrE)- draft (AmE)

plough (BrE) - plow (AmE)

Баъзе калимаҳои мураккабе, ки дар забони англисии Британия бо дефис навишта мешаванд, дар забони англисии амрикӣ якҷоя навишта мешаванд ва ҳамон маъноро гум намекунанд.

British English	American English
-me, -programme	- program
-ue catalogue monologue dialogue	catalog monolog dialog
-s- organisation analyse	-z- organization analyze
-ce defence licence practice offence	-se defense license practise offense
-re centre theatre litre fibre metre	-er center theater liter fiber meter
-our honour labour colour splendor	-or honor labor color splendor

Хулоса забони англисӣ яке аз забонҳои роиҷи ҷаҳон ба шумор меравад, ки милиардҳо одамон дар 58 давлати дунё ба ин забон гуфтугӯ мекунанд. Забони англисии амрикӣ ва забони англисии бритониёй аз решай воҳиде соҳта шудаанд, аммо дар байни ин забонҳо тафовут ва

Муҳаққик

монандии зиёде мавҷуд аст. Забони англисии амрикӣ ва англисии бритониёй аз лиҳози орфография (имло), талаффуз, лӯғат, аломатҳои китобӣ ва замонҳо тафовути зиёде бо ҳам доранд. Имрӯзҳо теъдоди зиёди одамон меҳоҳанд, ки забони англисии амрикоиро омӯзанд. Барои он ки забони англисии амрикӣ каме фасехтар ва тафийрпазир аст.

Адабиёт:

1. John Algeo. The origins and development of the English language. – USA: 2005. – 347 p.
2. Cristian Lindell. Differences between British and American English. – English linguistics, Department of teacher Training (LUT) University of Halmstad, 2000. – 140 p.
3. Robert Burchfield. English in Britain and overseas: Origins and development, 1994. – 308 p.
4. Illich V.A. History of the English language. – M. – L. 1973. – 352 p.
5. Мюллер В.К. Новый большой англо-русский словарь. – Москва: Альта-Принт, 2007.
6. Швейцер А.Д. Социальная дифференциация английского языка в США. – Москва, 1983. – 216 с.

Калидвоҷаҳо: забони англисӣ, забони бритониёӣ, фарқият, монандӣ, тафовут, муҳочир, орфография, қалима, талаффӯз, фарҳанг, овоз, методикаи таълим, муқоиса.

Аннотация

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

В статье излагаются взгляды на происхождение английского языка и его современного этапа развития. Отмечается, что настоящая статья при изучении истории английского языка имеет большую ценность. Автор показывает, что с развитием английского языка появились новые правила и объясняет их с когнитивно-типологической точки зрения. Также в статье рассматривается заимствований словарного запаса из разных языков.

Ключевые слова: английский язык, британский язык, разница, сходства, различия, переселенец, орфография, слово, произношение, культура, звук, методика преподавания, сопоставление, сходства.

Annotation EXPLORING THE ORIGIN OF ENGLISH LANGUAGE

There are different views on the origin of the English language, which are reviewed in this article, alongside with the current stage of development of the language. It is noted that this article is of great value when studying the history of the English language. The author shows that new rules appeared with the development of the English language and their explanations were made from the cognitive-typological point of view. The article also highlights the linguistic stock of different languages.

Key words: English language, British language, difference, similarity, differ, migrant, spelling, word, pronunciation, culture, sound, teaching methods, compare.

Маълумот дар бораи муаллиф: Ашуррова Мунира, магистранти соли аввали факултети забони англисии ДДОТ ба номи С. Айни.

Роҳбари илмӣ: Қосимов О.

Сведения об авторе: Ашуррова Мунира, магистрантка первого курса факультета английского языка ТГПУ имени С. Айни.

Нучный руководитель: Косимов О.

Abaut the author: Ashurova Munira, 1-st year master in the Department of English language of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Ayni.

Scientific director: Qosimov O.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ Л. ТОЛСТОГО НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК

Можно предположить, что переводчики советского периода не принимали во внимание дореволюционные переводы Толстого на персидский язык, которые использовал неизвестный «Р.И.». Наиболее сложен перевод реалий там, где переводчику не с чем соотнести лексическую единицу, встречающуюся в русском тексте, когда в собственном опыте переводчика не оказывается никакого образа, соответствующего иноязычному слову. В качестве примера рассмотрим особенности перевода названий жилища, одежды и его деталей, средств передвижения. Дом как жилище есть у каждого народа, но типичное для одного народа жилище будет экзотичным для другого. Так, кавказская «сакля» в корне отличается от таджикского деревенского дома, что порождает ряд трудностей при переводе. Слово сакля известно далеко за пределами России. Оно уже вошло во многие иностранные языки, но не прижилось в таджикском языке. Не случайно Хаким Карим и Т. Самади определяют саклю как каменный дом. На Кавказе, особенно в горной местности, как и в Таджикистане, многие дома каменные. Из дерева делается только несущая конструкция крыши. Естественно, что таджикскому читателю трудно представить по названию «сакля», что это за жилище и что оно из себя представляет. Поэтому, попав в затруднительное положение, переводчик дает описание понятия «сакля» называя её каменным домом. Рассмотрим следующий отрывок: «Видна ему из щелки дорога - под гору идёт, направо сакля татарская, два дерева подле ней» [4, 11]. Теперь остается только проследить, как это название жилища было переведено сначала Каримом, а потом - Т. Самади. Текст Х. Карима: «Аз сӯроҳӣ ба вай роҳе намоён буд, ки он таг-таги кӯҳ мерафт, аз тарафи рост хонаи сангини тоторӣ ва дар назди он ду бех дараҳт қад кашида буданд» [5, 12]. Текст Т. Самади: «Аз сӯроҳи роҳе менамуд, ки таг -таги кӯҳ мерафт. Дар тарафи рост хонаи сангини тоторӣ ва дар назди он ду бех дараҳт қад кашида буданд» [4, 11]. Немного дальше в рассказе встречаются названия одежды, обуви и оружия с описанием их цвета и материи: «Одет черноватый ещё лучше: бешмет шёлковый синий, галунчиком [Галунчик, галун тесьма, нашивка золотого или серебряного цвета] общит. Кинжал на поясе большой, серебряный; башмачки красные, сафьянные, тоже серебром общиты. А на тонких башмачках другие, толстые башмаки. Шапка высокая, из белого барашка» [4, 12]. Перевод Х. Карима: «Либоси марди сиёҳранг хубтар буд: камзӯли абрешимии кабуди лиҳақдоре дошт. Дар миёнаш ҳанҷари қалони нуқрагие буд. Аз болойи кафши маҳин боз кафши ғафсе пӯшида буд. Телпакаш дарози баррагӣ буд [4, 13]. Перевод Т.Самади: «Либоси марди сиёҳчехра боз ҳам хубтар буд: дар тан камзӯли шохии кабуди лиҳақдор, дар миёнаш ҳанҷари қалони нуқракӯб, дар поящ кафшҳаҳои сурхи тунуки зардӯй кардашуда ва аз руи он боз кафши ғафс, дар сараш телпаки баланди баррагии сафед буд»[4, 14]. Примеры показывают, что насколько переводчикам необходимо было тонко чувствовать язык Л.Н. Толстого, чтобы сделать понятным рассказ русского писателя для рядового таджикского читателя, в особенности для детей. В целом переводы «Кавказского пленника» на таджикский язык (1930, 1937, 1950, 1968) выполнены качественно и добросовестно – они близки оригиналу и сделаны художественно [6, 224]. В заключении излагаются основные выводы проделанной работы. Средняя Азия – один из древнейших очагов человеческой цивилизации, история ее народов своими истоками уходит вглубь тысячелетий. Много столетий назад она славилась непревзойденными мастерами поэтического слова и выдающимися учеными, чьи достижения известны не только Востоку, но и всему цивилизованному миру. Они внесли достойный вклад в сокровищницу мировой научной и философской мысли. Начиная с конца XIX века, Л. Толстой, его творчество и философские идеи оказывали, и продолжают оказывать большое влияние на развитие не только русской литературы, но и национальных литератур разных народов мира. Исследование истории переводов произведений Л. Толстого на таджикский язык, вопросов плодотворного влияния его творческого опыта на таджикскую прозу и литературоведение, своеобразия путей распространения его наследия в нашем kraе, этапов и принципов творческого освоения опыта русского писателя таджикскими литераторами представляет большую научно-теоретическую и практическую значимость. Следует отметить, что все публикации специалистов-литературоведов, посвященные Толстому, создают фрагментарную картину анализа и интерпретаций творчества писателя, поэтому вопрос взаимовлияния Толстого и персидско-таджикской 40 литературы требует специального монографического исследования. История таджикского художественного перевода и проблемы взаимосвязи, взаимодействия и

Муҳаққиқ

взаимообогащения литератур отражают многовековые контакты между русской и таджикской литературами. Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы:

1. Исследование взаимосвязей Толстого с персоязычным миром в современном таджикском литературоведении представляется важным шагом в деле изучения творчества писателя как мастера художественного слова. Произведения и личность Л. Толстого, выдающегося русского писателя, высоко ценятся в странах Востока.

2. Этапы развития русско-персидско-таджикского литературного взаимодействия связаны, во-первых, с выражением в художественной форме непосредственных впечатлений авторов, побывавших в восточных странах (А. Никитина, Ф. Котова, Е. Мейендорфа, А. Грибоедова и других представителей России); во-вторых, с созданием произведений на основе знакомства с персидской литературой, письменными источниками (сочинения русских поэтов XIX в., переводы стихов Хафиза и Саади).

3. Влияние персидско-таджикской литературы на творчество Толстого, точное определение роли художественного перевода требуют тщательного анализа огромного фактологического материала.

4. Исследование истории переводов произведений Л. Н. Толстого на персидский и таджикский языки, вопросов плодотворного влияния его опыта на таджикскую прозу, своеобразия путей распространения его наследия в нашем крае и принципов творческого освоения опыта русского писателя таджикскими литераторами представляет большую научную значимость.

5. Начиная с 70-х годов XIX века, произведения Толстого начали переводиться на языки народов Средней Азии. Первые переводы на таджикский язык были осуществлены с азербайджанского и турецкого языков.

6. Произведения Л. Толстого начали привлекать внимание таджикских литературоведов с начала XX века. Однако истории переводов сочинений писателя на персидский и таджикский языки до настоящего времени не было уделено должного внимания.

7. Толстого глубоко волновала проблема совершенствования человека, на которую он обратил особое внимание, изучая притчи персидско-таджикских мыслителей. Таджикские исследователи рассматривали назидательные мысли, притчи и рассказы Толстого в сравнении с творчеством персидско-таджикских классиков, в основном Саади и Хафиза. В книге «Круг чтения» писатель более всего высказывает морально-этические идеи, созвучные этике персидских мыслителей.

8. В работах исследователей творчества Толстого отображены многие факты стремления Толстого к изучению традиций Востока. Интерес Толстого к персидско-таджикской культуре и литературе, его философские труды и переводы произведений открыли неповторимую страницу в истории культурных связей России и Востока, в том числе Средней Азии. Таджикское литературоведение располагает большим количеством трудов, в которых данная проблема рассматривалась на примере творчества отдельного писателя или перевода его произведений в разрезе историко-сопоставительного анализа одной работы. Не достигнут все еще уровень изучения вопроса в комплексе, например, по этапам возникновения, становления, совершенствования и обновления русско-таджикского литературного взаимодействия в контексте общественно-политического развития, происходящих перемен и преобразований в обществе и самой природе литературных взаимоотношений. Взаимовлияние Толстого и Востока является неисчерпаемой темой для многих будущих исследователей, изучение его масштабов, характера и последствий потребует проведения еще не одного десятка исследований в азиатских странах.

Литература:

1. Баранникова Л.О. Просторечие как особый компонент языка -В кн.: "Язык и общество". – Саратов, 1974, вып. 3.
2. Бельчиков Ю.А. Литературное просторечие и норма – В кн.: "Литературная норма в лексике и фразеологии". – М., 1983.
3. Борисова-Лукашанец Е.Г. О лексике современного молодежного жаргона (англоязычные заимствования в студенческом сленге 60-70-х г.г.). -В кн.: "Литературная норма в лексике и фразеологии". – М., 1983.
4. Долинина Н. По страницам «Войны и мира». – Л., 1978. – 272 с.
5. Зайденшнур Э. Е. Война и мир Л. Н. Толстого. Создание великой книги. – М., 1966. – 404 с.
6. Зелинский В. А. Критические разборки романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Изд. В. Зелинского. Ч.1–2. М, тип. Вильде, 1907.

-
7. Опульская Л. Д. Роман-эпопея Л.Н. Толстого. «Война и мир». – М., 1987. – 269 с.
 8. Султанова, Ш.У. У истоков культурных связей с Россией / Ш.У. Султанова // Звезда Востока. – Душанбе, 1986. - №3. - с. 56.

Ключевые слова: перевод, Л.Толстой, писатель, автор, перевод, показать, произведение, влияние, русский, творчество

Аннотатсия

МУШКИЛОТИ ТАРЧУМАИ АСАРХОИ Л.ТОЛСТОЙ БА ЗАБОНИ ТОЧИКӢ

Дар ин мақола муаллиф дар бораи тарчумаи асарҳои Л.Толстой ба забони тоҷикӣ тадқиқот мегузаронад. Дар мақола намунаи тарчумаи асарҳои Л.Н.Толстой аз тарафи адибони тоҷик нишон дода шудааст.

Калидвожаҳо: тарҷума, Л.Толстой, нависанда, муаллиф, нишондод, асар, таъсир, русӣ, эҷодиёт

Annotation

THE TRANSLATE COMPLICATIONS OF L. TOLSTOY'S WORKS INTO TAJIK LANGUAGE

In this article the author is investigated the main L. Tolstoy creative activities with translation and an article are showed the translated version of L.Tolstoy's works into Tajik language.

Key words: translation, L.Tolstoy, writer, author, showed, works, influence, Russian, creative activity

Маълумот дар бораи муаллиф: Икромова Дилрабо, магистранти соли дуюми факултети забон ва адабиёти рус ДДОТ ба номи С.Айни

Сведения об авторе: Икромова Дилрабо, магистрантка второго курса факультета русского языка и литературы ТГПУ им. С.Аини

Научный руководитель: д.ф.н. Рустамова Г.Р.

About the author: Ikromova Dilrabo, the master student of the second year of the faculty of Russian language and literature, TSPU named after. S. Aini

СИҒА ВА КОРБУРДИ ОН ДАР “КОБУСНОМА”

Феъл дар забони адабии ҳозираи точык яке аз ҳиссаҳои нутқ аст, ки вижагиҳои лугавиу грамматикии зиёдеро дар бар мегирад. Феъл аз нигоҳи маҳсусиятҳои морфологӣ ифодакунандаи амалу ҳаракат, вазъияту ҳолати ашё буда, ин вижагай қабл аз ҳама ба василаи асосҳои феъл, пешвандҳои феълӣ, ифодаи шахсу шумора, бандакҳои феълӣ ҷараён мегирад. Замон, сиға, намуд, тарз ҳам аз маҳсусиятҳои дигари морфологиии феъл ба шумор мераванд.

Омӯзиши хусусиятҳои морфологиии феъли асари Үнсурулмаолии Кайковус “Қобуснома” имкон медиҳад роҳҳои ташаккули феъли забони тоҷики муайяну мушахас шавад, зоро ин асар ҳазор сол муқаддам иншо шуда, муарриғари таърихи даҳасраи забони тоҷики мебошад. Омӯзиши истифода сиға ва шеваҳои корбурди он низ аз ҳамингуна аҳамият ҳолӣ нест.

Бо тағйири шакли феъл тобиши нави маънӣ пайдо кардан амалро сиға меноманд. Феъл шаклан тағйир ёфта, барои ифодаи ҳабар, шарту ҳоҳиш, амр ва эҳтимол мусоидат мекунад. Сиға яке аз категорияҳои грамматикии феъл мебошад. Он тавассути роҳҳои ифодашавиаш феълро аз дигар ҳиссаҳои нутқ фарқ мекунонад. Яъне «сиға яке аз хусусиятҳои фарқунандаи феъл аст. Гӯянда вуқӯъ, ҷараён ва анҷоми амалро баён карда, муносибати нисбат ба воқеяят доштаи онро муайян менамояд. Муносибати амал ба воқеяят сиға номида мешавад» (1, 204).

Забоншиносон дар забони адабии ҳозираи тоҷики ҷаҳор навъи сиғаро аз ҳам фарқ намудаанд, ки инҳо сиғай ҳабарӣ, сиғай шартий-ҳоҳишмандӣ, сиғай амрӣ ва сиғай эҳтимолӣ мебошанд.

Сиғай ҳабарӣ «воқеъ шудан ё нашудан, тасдиқ ё инкор ва қайд карда шудани факти амалро мефаҳмонад» (1, 271).

Сиғай ҳабарӣ серистеъмолтарин сиға буда, амали замони ҳозира, гузашта ва ояндаро баён мекунад ва дар «Қобуснома» фаровон ба кор рафтааст.

Масалан: **Шунидам**, ки ба рӯзгори Ҳусрав зане пеши Бузурҷмехр **омад** ва аз вай масъалае **бипурсид**. (4, 45) // Чун ҳол **маълум шуд**, ҳама ҳалқ ба тааҷҷуб **монданд**, ки бо вай кӣ **гуфт**, ки андар ин нома чист набишта. (4, 186).

Омӯзиши мо нишон дод, ки дар “Қобуснома” сиғай ҳабарӣ ҷанд шакл мебошанд, ки аз ин қабиланд:

а) ҳозира-оянда: Ва ҳудованди панҷ динор бо вай мувофиқат ҳамекард, валекин доим дар бим ҳамебуд, то вақте бар сари ҷоҳе расиданд, ҷое маҳуф ... (4).

б) гузаштаи наздик : “бигуфтам”- Ва андар ин боб сухан бисёр бигуфтам, аз он чи ман ин илмро дӯст дорам, ки илме муфид аст.

в) гузаштаи ҳикоягӣ: ҳамегуфт- Ин мард бо ман сухани ин канизак ҳамегуфт ва зор ҳамегирист ва дили ман бар вай бисӯҳт, ки бистсола дӯсти ман буд.

г) гузаштаи дур: “карда буд”- Ҳудованд вайро таҳдид ба пilon ҷарда буд ва гуфта, ки (хок) дорулхилофа ба пушти пilon ба Ғазнин орам.

ғ) оянда: “ҳоҳад буд” - Ва ба ҳар муҳаққире музаввирий макун, то агарвақте ба кор ояд, чун мунофөъи бузург ҳоҳад буд.

Сиғай шартий-ҳоҳишмандӣ сиғаест, ки амалу ҳолатро вобаста ба шарту ҳоҳише имконпазир ва ё вобаста ба шарте медонад. Яке аз шаклҳои ин сиға шакли замони ҳозира-оянда аст, ки аз асоси замони ҳозира бо илова ҷардан бандакҳои феълӣ соҳта мешавад ва шакли замони ҳозира-ояндаи сиғай шартий буданаш танҳо дар матн муайян мешавад.

Масалан: **Агар** ҳоҳӣ, ки накӯтарину писандитарини мардумон бошӣ, он чӣ ба ҳуд написандӣ, ба кас **маписанд**. (“Қобуснома”, саҳ.53) **Аммо** агар қасеро **дӯст дорӣ**, ки туро аз хидмату дидори ӯ роҳате бошад, раво дорам. (“Қобуснома”, саҳ.78).

Дар “Қобуснома” қасрати истифодаи сиғай шартию ҳоҳишмандӣ бо аоирстӣ “будан” ба назар расид. Масалан: **Ва агар** айёре ба роҳгузаре **нишаста бошад**, марде бар вай бигузарад ва замоне бувад мардӣ бо шамшер аз паси вай ҳамеравад ба қасди күштани вай. // **Агар** гӯяд, ки нагузашт дурӯғ гуфта бошад ва агар гӯяд, ки гузашт ғамза ҷарда бошад ва ин ҳар ду дар айёрпешагӣ нест (4).

Сиғай амрӣ “изҳори ҳоҳишу супориш, фармону таъкид ва водор ҷардан ба амалеро, ки нисбат ба шахси дуюм гуфта мешавад мефаҳмонад” (1, 276). Сиғай амрӣ як шахсу (шахси дуюм)

ду шумора дорад. Ба воситай амр ва ҳамон лаҳза ичро шудани амал, дар ояндаи наздик ичро гардидаи амал ва ё амали доимиро тақозо дорад.

Дар “Қобуснома” сиғаҳои амрӣ нисбат ба дигар сиғаҳо бештар ба кор рафтаанд. Муаллифи асар сиғаи амриро ҳам дар шакли танҳо ва ҳам дар шаклӣ ҷамъ дар овариниши маънӣ ба кор гирифтааст. Сиғаи амрии шахси дуюми ҷамъ бо бандаки феълии “–ед” ва “-етон” ифода мейбад.

Сиғаҳои “бидон”, “маҷӯй”, “оғоҳ бош”, “нигар”, “манех”, ҷаҳд кун”, “боз кун”, “пархез кун”, “макун”, “одат макун”, “исроф макунед”, “кунед”, “ниҳед”, “назар кунед”, “нигаҳ кунед” ва амсоли инҳо дар соҳтори мӯтавои асари мазкур нақши мунир доранд.

Бояд гуфт, ки сиғаи амрӣ пешванди шаклсози “би” ва “бу” қабул карда, маънои ҳоҳишу илтимос бо оҳанги нарм ифода мешавад ва ба шакли ҷамъу танҳои сиғаи амрӣ пайванд шуда метавонад, ки “бидон”, “биситон”, “бингар”, “бидон”, “бихон”, “бишнав”, “бипурс”, “бигӯй”, “бихар”, “бигурез”, “бикӯш”, “бигузор”, “биёмӯз”, “бипарвар”, “бисоз”, “бифурӯшед”, “бигузаронед”, “биншонед”, “бигӯед” ва ғайраҳо аз ин қабиланд.

Ин пешвандҳои шаклсоз маънии аслии феълро тағиир намедиҳад, балки фақат ба оҳанги гуфтор таъсир мерасонад. Аз ин ҷиҳат сиғаи амрии бо пешванди “би-” соҳташуда, як андоза оҳанги фармон ва ҳоҳиширо нармтар месозад, ки ин шева ба баёни андешаҳои андарзӣ ҳос аст, бинобарин Ӯнсурулмаолии Кайковус дар “Қобуснома”-и хеш аз ин шевai ифода зиёд истифода кардааст. Сиғаи амри “бидон”, ки ҳеле зиёд дар ин асар ба кор рафтааст аз ҳамингуна вежагӣ бархурдор аст: Ва бидон, эй писар, ки чунин суханҳо, ки дар муқаддима гуфтам, бипардоҳтам, аз ҳар навъе фасле бигӯям ба мӯчиби тоқати хеш. Дигар дабиреро бихонед, то бихонад (4).

Дар шакли аввалий ичрои амал бо ҷиддият ва бо оҳанги амр супориш дода мешавад ва ба воситай пешванди “би-” бошад, ичрои амал бо оҳанги нарму навозиш садо медиҳад ва дар ин шакл бештар ҳоҳишу илтимос баён карда мешавад.

Ва ҷаҳд кун, то ба пирӣ **ошиқ нашав**, ки пирро ҳеч узре набошад (4, 78). Аммо бо бехирадон ҳаргиз **дӯстӣ макун**, ки дӯсти бехирад бо дӯст аз бадӣ он кунад, ки сад душмани одил нақунанд ба душмани (4, 124). Ва агар бемор ҳазён гӯяд ва об сурхии сиёҳбом бошад, гӯши сиёҳ бо хун омехта бувад ва лаҳаби вай сар-сар рафта бувад, аз вай мӯхтариз бошад(4).

Шакли инкории сиғаи амрӣ дар натиҷаи ба асоси замони ҳозира ҳамроҳ кардани пешвандҳои “на-” ва “ма-” соҳта мешаванд ва дар “Қобуснома” истифодаи ҳарду шакли сиғаи инкорӣ ба назар расид. Бояд гуфт, ки пешванди “ма-” нисбат ба “на-” зиёд дар баёни маънӣ ба кор рафтааст.

Ва масъалае, ки бияфтад, ҳама эътиимод бар рои хеш **макун** ва аз муфтиён низ машварат ҳоҳ ва рои хеш модом равшан дор ва пайваста ҳолӣ **мабош** аз дарси мазҳабу масоили мазҳаб (4). // Ва агар сиёҳ бинӣ ва бар сари вай чун хуне истода, беш бар сари он бемор **марав** (4). //

Ва бар дарди бандагони Ҳудои азза ва ҷалла сабур **мабош** ва пайваста хилват дӯст **мадор**, ки чун ту аз лашкарӯ мардум нуфур гирӣ, мардум ва лашкар низ аз ту нуфур бошанд (4).

Инчунин, дар адабиёти классикии пешванди дигаре низ барои соҳтани феъли фармоиш ба кор бурда шудааст, ки ин пешванди “ҳаме-” мебошад. Бояд таъқид кард, ки феъл низ дар раванди инкишофи забони тоҷикӣ то андозае ба тағииру иловажо дучор гардидааст. Яъне дар як давраи муайяни таъриҳӣ бâъзе ҳусусиятҳои сарфии феъл ҳеле маъмул будаанд, ки дар давраи дигар додаанд. Масалан, дар таърихи забони адабии тоҷикӣ ифодаи амали замони гузаштаи ҳикояӣ ба воситай пешванди феълии «ҳаме-» ва ё «йо-»-и ҳикоят ифода мейфт. Бо истифода аз ин пешванд ичрои амал ба таври таъқид ва ҳоҳиши гуфта мешавад: “ҳамерав”, “ҳамебош”, “ҳамекун”. Ин навъи феъли фармоиш ҳоси назм мебошад., аммо дар “Қобуснома” ҳам ба назар мерасанд.

Ва чун вақти кишти соли дигар имсол **ҳамекун** ва кишти... (4)

Метавон гуфт дар мутуни “Қобуснома” сиғаҳои феъли амрӣ ба ҷаҳор сурат ба кор рафтааст:

- бидуни пешвандҳои феълӣ: рав, кун, шавед, зананд;
- бо пешванди феълии “би-”: бирав, бикун, бишавед, бизанд;
- бо пешванди феълии “ҳаме- / ме-”: ҳамекун, ҳамрав;
- бо ду пешванд “би-” ва “ма-”: бимерав, бимадех;

Муҳаққиқ

Сигай эҳтимолӣ дар бораи воқеъ шудан ё нашудани амалу ҳолат аз рӯи тахмин, эҳтимол, гумон ва шубҳа сухан кардани гӯяндаро меф аҳмонад (1, 278). Шакли эҳтимолии феъли “будан” аксаре замони ҳозира, гоҳо замони ояндаро мефаҳмонад. Масалан: Бигӯй: марди мурчим гуфт, ки: ҳама олам аз ҳилму карими ту ҳамегӯянд ва агар ин гуноҳ дар пешӣ подшоҳе кардамӣ, ки на чун ту кариму ҳалиму раҳим будӣ, он подшоҳ бо мо чӣ кардӣ?

Адабиёт:

1. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Қисми 1. – Душанбе: Маориф, 1982. – 462 с.
2. Парвиз Нотили Хонларӣ. Таърихи забони форсӣ. Ҷилди 2. – Техрон, 1369. – 400 с.
3. Сиёев Б. Очерк доир ба таърихи феъли забони адабии тоҷик. – Душанбе: Дониш, 1986. – 165 с.
4. Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. – Душанбе: Адабиёти бачагона, 2014. – 248 с.
5. Шамси Қайси Розӣ Ал-Мӯҷамъ. – Душанбе: Адид, 1991. – 464 с.

Калидвозжаҳо: Унсурулмаолии Кайковус, шакли ғрамматикии феъл, пешвандҳо, тобииҳои ғрамматикий.

Аннотация

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАКЛОНЕНИЯ В “КОБУСНАМЕ”

В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением наклонения глагола в произведении Унсурулмаолии Кайковуса «Кобуснаме». Изучение морфологических особенностей глагола, особенно наклонений глагола «Кобуснаме» Кайковуса позволяет конкретизировать пути формирования глаголов таджикского языка, ибо данное произведение, написанное тысяча лет назад, является примером десятивековой истории таджикского языка. Автор на базе языкового материала показывает применения возможностей форм наклонения глаголов для более точного и выразительного изложения мысли писателя в исследуемом произведении.

Ключевые слова: произведение, «Кобуснаме», грамматическая форма глагола, префиксы, грамматические оттенки.

Annotation

THE FEATURES OF USING THE INCLINATION IN “KABUSNAME”

The article discusses the issues related to the using of mood of the verbs in Unsurmaali Kaykovus's work “Kabusname”. The study of morphological features of the verb especially inclination of verbs in Kaykovus's “Kabusname” allows to specify the ways of formation of verbs of Tajik language of this work written thousands years ago is an example of ten century history of Tajik language. The author in the basis of linguistic material shows the the use of the possibilities of the mood forms of the verbs for more accurate and expressive presentation of the writer's thought in the work under study.

Keywords: composition, «Kabusname», grammatical form of verbs, prefixes, grammatical shades.

Маълумот дар бораи муаллиф: Саломова Тамирис-Бону, магистранти соли дуюми кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ.

Роҳбари илмӣ: дотсент Мирбобев А.

Сведения об авторе: Саломова Тамирис-Бону, магистрантка второго курса кафедры теории и практики языкознания Таджикского государственного педагогического университета имени С. Аини.

About author: Salomova Tamiris - Bonu, the master student of the second year of the Department of theory and practice of linguistics, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.

ТАРГИБИ ДЎСТИ ВА РАФОҚАТ ДАР МАСНАВИИ «ҲАДИҚАТ-УЛ-ҲАҚИҚАТ»

Масъалаи дўстию вафодорӣ ва муносибат бо душманон яке аз масъалаҳои умумиинсонист, ки ба он аз Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ сар карда, аксарияти классикони адабиёти мо дикқати маҳсус додаанд. Ҳаким Саной дар «Ҳадиқат-ул-ҳақиқат»-и худ ба ин масъала дикқати маҳсус дода, ба он ҳатто боби алоҳида бахшидааст. Пеш аз ҳама бояд қайд кард, ки дар таълимоти ахлоқии Саной масъалаи дўстию рафоқат ҳамчун воситаи асосии ба ҳам наздишавӣ ва инкишофи маънавии одамон хизмат намудааст. Шоир дуруст қайд мекунад, ки инсон дар танҳои одам нест. Вай фақат метавонад дар муносибат бо дигарон дар рафоқат вучуд дошта бошад. Ӯ дар ин масъала худпарастии шахсиро саҳт маҳкум карда, онро ҳамчун воситаи вайрон кардани муносибати байни одамон мешуморад. Бинобар ин, шоир тарафдори якдигарро ҳурмат кардани одамон, дар дўстию рафоқат зиндагӣ кардани онҳо мебошад. Ӯ дар ин масъала мегӯяд:

*Туву ман кард одамиро ду,
Бе ману ту – ту ман бувӣ ман – ту,
Туву ман гумраҳист, з-ӯ парҳез,
Дар ману ту ба аблай м-омез.
Ту туйӣ, ман –манам сари ҷанг аст,
Ту ҷунон ман ҷунин ҳама ранг аст. (2, 445)*

Аз ин чост, ки Саной дар зиндагӣ барои инсон ёру дўст доштанро зарур дониста, умри бе ёр ва бе сӯҳбат гузаронидаро умри бефоида ва ҳом мешуморад:

*Умр бе дўстон на умр бувад,
Умри бе ёр, умри гумр бувад. (2, 351)*

Ӯ дар ин масъала бо ин қаноат намекунад. Дар ҳусуси дўстию рафоқат фикри худро давом дода, шахсеро бадбаҳттарин дар дунё мешуморад, ки агар ӯ дар зиндагӣ ёру дўст ва ҳамдаму ҳамнафаси кам дошта бошад:

*Бад қасе дон, ки дўст кам дорад,
З-ӯ батар ҷун гирифт, бигзорад. (2, 448)*

Аммо дўстии байни одамон, аз рӯи ақидаи шоир мувофиқи ҳулқу атворашон гуногун мешавад. Баъзехо дўсти муваққатӣ ва баъзехо дўсти абадӣ мешаванд. Саной тарафдор ва тарғибкунандай дўстии самимӣ ва абадӣ мебошад:

*Умр бо дўсте, ки ӯ яктост,
Як дамеро ҳазорсола баҳост. (2, 351)
Ва дар ҷои дигар мегӯяд:
Дўст ҳоҳӣ, ки то бимонад дўст,
Он талаб з-ӯ, ки табъу хотири ўст. (2, 448)*

Саной дар таълимоти ахлоқии худ якчанд шартҳои одоби дўстиро пешниҳод мекунад ва риоя кардани онро барои ҳар кас зарур медонад. Талаботи аввалине, ки шоир доир ба ин масъала пешниҳод мекунад, ин ҳангоми интиҳоби ёру дўст саросема нашудан аст. Ӯ таълим медиҳад, ки ҳар каси пешомадаро ба дўст интиҳоб кардан нашояд, балки ўро пеш аз ҳама имтиҳон карда, аз санчиш гузаронидан лозим аст. Саной меъёри ин санчишро низ нишон дода, гуфтааст:

*Ҷун туро дўсте падид ояд,
Ақл бояд, ки зуд настояд.
Вақти ишрат аз ӯ ба кам дидан,
Кам шунидан беҳ аз писандидан. (2, 449)*

Дигар аз шартҳои одоби дўстӣ, ки шоир пешниҳод мекунад, дар он аст, ки инсон бояд бо одамони оқилу хирадманд дўстӣ қунад, то ки аз сӯҳбати онҳо баҳравар шавад:

*Бо хирадманд соз доду симад,
Ки қавитар шавад хирад зи хирад. (2, 479)
Дар ҷои дигар шоир ин фикри худро бори дигар таъкид карда мегӯяд:
Сӯҳбати некро зи даст мадеҳ,
Ки меҳӯ беҳ шавӣ зи сӯҳбати беҳ. (2, 450)*

Ҳаким Саной аҳамияти бо шахсони доно дўстӣ карданро дар мисраъҳои зерин ҷунин баён кардааст:

Мұхәқкік

*Ёри доно чу шуд туро ҳамроҳ,
Бас дарозии роҳ шуд күтоҳ.
Чун кам ояд ба роҳ тұшаш ту,
Нангарад дар кулоҳи гұшаши ту.* (2, 457)

Саной тарафдори он аст, ки инсон бояд дар зиндаги дұсту рафиқи зиёд дошта бошад. Вале ба қавли ұ фақат дұстій бо шахсони лоиқ, бо шахсони доно суде бахшида метавонад ва бо шахси нодон ғами зиёдатист. Ұ хатто душмани доноро аз дұсти нодон авлотар медонад:

*Дұст гарчи дусад ду ёр бувад,
Душман арчи яке, ҳазор бувад.
Мардро хасму душмани доно,
Бектар аз дұсте бувад коно.* (2, 448)

Дар сұхбати шахсони нодону сифла нишастанро низ шоир мань мекунад, зеро аз нұқтаи назари ұ нұқси инсоний гузаранда аст:

*Бо бадон кам ниишин, ки бад монай,
Хұпазир аст нұқси инсонай.
Хеч сұхбат мабод бо омат,
Ки чу худ мұхтасар кунам номат.
Сұхбати ом оташу пунбааст,
Зишиңному табоху истанбааст.* (2, 450)

Маълум аст, ки калимаи «ом» дар лугат маъни «мардуми оддій»-ро дорад, вале аз мазмуни байтхо маълум мешавад, ки Саной дар ин чо онро на ба маъни аслияш, балки ба маъни шахсони «нолоиқ» ва «беадаб» истифода бурдааст (3, 48). Саной дар хусуси шартхой дұстій ва рафокат сухан ронда, ақидаи өзіншілерге баён намудааст. Мұвоғиқи ақидаи ұ шахс бояд аз дұсти худ он чизеро талаб намояд, ки вай донаду дорад. Дар акси ҳол ин холат метавонад сабаби аз ҳамдигар ранцидан ва вайроншавии алоқаи байни дұстон гардад. Ұ дар ин маъний чунин гұфтааст:

*Он талаб күн, ки донаду дорад,
То ту аз вай, вай аз ту н-озорад.* (2, 450)

Дар баробари риояи ин шартхо Саной талаботи дигареро пешниҳод мекунад. Ин талаботи шоир иборат аз он аст, ки инсон бояд ба шахсони ношоистаю бевафо дұстій нақунад, чунки дұстій бо чунин шахсон оқибати нек надорад. Ұ ба ин тарафи масъала бештар диққат дода, чунин дұстій ва дұстонро саҳт маҳкүм намудааст:

*Ёри бад ҳамчу хордони бадруст,
Ки ҳаме доманат бигираад чуст.
Бинобар ин, Саной маслиҳат медиҳад, ки аз чунин дұстон бояд канорай чуст:
Ёри бад душман аст рүй ба рүй,
Ту аз ин ёррүй дүрүй қүй.
Мардро раҳзани яқын бошад,
Хар қарине, ки дунын бошад.* (2, 446)

Шоир дар интихоби дұст хүшөр буданро таъкид карда, мегүяд, ки ёри бад мисли шохи бебар ё захри мор аст, ки дұстій бо чунин шахсон ба құз бадій чизи дигаре намеорад:

*Хар киро бо битона ёри бад аст,
Дон, ки дар сағни хона мори бад аст.
Ёри бадро макун ба чаым батар,
Накунад шиша кас руфу ба табар.
Шохи бебаргу мева хор бувад,
Ёри бенағы дағы мор бувад.* (2, 446)

Ҳаким Саной бо шахсони қиморбозу майпараст низ дұстій карданро бефоида шуморида, онро маҳкүм мекунад, зеро дұстии онхо ба фикри шоир аз рүй манфиат ва ғараз аст. Бинобар ин, аз чунин дұстій ва дұстон низ оқибати некро интизор шудан нашояд:

*Дұстій бо мұқомиры қаллош,
Ё мақун, ё чу кардай, үро бош.
Дұстій, к-аз пай пиёла кунанд,
Надиҳұй пұст, пұстқола кунанд.* (2, 448)

Дар чои дигар мегүяд:

*Ёри ҳамкоса ҳаст биссере,
Лек ҳамкиса кам бувад ёре.* (2, 446)

Ҳаким Саной дар хусуси дұстии риёкорона ва меҳру мұхаббати сохта андеша ронда, барои тасдиқи фикраш хикоятеро меорад, ки назар ба қавли худаш онро аз гузаштагони худаш шунида будааст:

*Қиссаे ёд дорам аз падарон,
З-он ҷаҳондидагон пурҳунарон. (2, 454)*

Дар хикоят нақл карда мешавад, ки пиразане бо Мехситӣ ном духтари худ зиндагӣ мекард. Мехситиро ҷашм мекунанд ва ў бемор мешавад. Табобати зиёде ба ў фоида намебахшад. Пиразан ҳамеша нисбат ба духтараш меҳру муҳаббат ва садоқати бепоёни худро баён карда мегуфт:

*Зол гуфтӣ ҳамеша ба духтар,
«Пеши ту бод мурданни модар». (2, 454)*

Пиразан се ғов дошт. Рӯзе яке аз ғовҳои ў барои нӯшиданӣ об сари худро ба даруни дег меандозад. Ҳарчанд ғов ҳаракат мекунад, он дегро аз сари худ дур карда наметавонад ва бо як бонги даҳшатомез ба берун, ба тарфи пиразан медавад. Пиразан гумон мекунад, ки ў Азроил аст ва бо додуғон мегӯяд:

«К-эй малакулмавт, ман на Меҳситиям,

Ман як золи пири меҳнатиям.

Тунд растам ману наям бемор,

Аз Худоро маро бад-ӯ машимор,

Гар туро Меҳситӣ ҳамебояд,

Он ки ўро бибар маро шояд.

Духтарам ўст, ман на беморам,

Туву ў ман-т раҳт бардорам.

Ман бирафтам, ту донию духтар,

Сӯи ў рав, зи кори ман бигзар. (2, 454-455)

Пас аз овардани ин ҳикоя шоир мақсади худро ба тариқи панду насиҳат баён мекунад:

То бидонӣ вақти печопеч,

Ҳеч кас мар туро набошад ҳеч.

Бе бало нозанин шумурд ўро,

Ҷун бало дид дарсупурд ўро.

Ба ҷамоли накӯ аз ў буд шод,

Ба ҳаёли бадаи зи даст бидод. (2, 455)

Илова бар ин, Саноӣ дар муносибати ҳамдигар фарқ кардани дӯсту душманро низ шарти зарурӣ мешуморад. Шоир тарафдор ва тарғибкунандай дӯстии беғаразона ва дӯстие мебошад, ки вақти дармондагӣ дастгир шуда тавонад. Шоир дӯсту рафиқеро, ки дар зоҳир худро ғамхору меҳрубон нишон медиҳаду дар ботин ғализ аст ва ҳангоми душворӣ аз ту мегурезад, саҳт мазаммат карда, онҳоро дӯсти ҳақиқӣ намешуморад:

Ёр набвад, ки бар дари зиндон,

Ҷашм гирёну лаб бувад ҳандон.

Ҳар ки вақти бало зи ту бигрехт,

Ба ҳақиқат бидон, ки ранг омехт. (2, 455)

Дӯстери, ки барои луқма шуда дӯстӣ мекунад, онро низ шоир дӯсти ҳақиқӣ намешуморад:

Дӯстери, ки нест бо ту маҷол,

Ки бигӯяд ҳаром нест ҳалол.

Бо ту то луқма дид ҷону дил аст,

Ҷун шудат луқма тири тегу шал аст. (2, 451)

Азбаски хислатҳои неку бад дар назари аввал ноаён аст ва одами сифла қӯшиш мекунад, ки сирати худро пинҳон дорад, ба шаҳси хирадманд лозим аст, ки ба шинохтани неку бад эътибор дихад. Талаботи қатъии Саноӣ дар ин бобат иборат аз он аст, ки дӯсти ҳақиқиро факат дар лаҳзаҳои талху ширини зиндагӣ шинохтан лозим аст ва ба ибораи дигар гӯем, дӯсти ҳақиқӣ он аст, ки вақти бадиу некӣ ҳамеша ҳамроҳу ҳамнафаси ту бошад:

Дӯстонро ба ғоҳи суду зиён,

Битвон диду озмуд тавон. (2, 446)

Саноӣ дар масъалаи дӯстии рафоқат самимият ва садоқатмандиро чизи зарурӣ донистааст ва он дар таълимоти шоир ҳамчун меъёри баҳодиҳӣ дар муносибати байнҳамдигарии дӯстон хизмат кардааст. Чизи дигаре, ки ин ҷо ба назар мерасад, дар он аст, ки дӯстӣ ҳамон вақт босадоқат мешавад, ки агар шаҳс ба моли дӯсташ хиёнат накунад, манфиати худро аз манфиати рафиқаш боло нагузорад.

Яке аз шартҳои дигари одоби дӯстӣ, ба фикри шоир, ин хифзи асрор мебошад:

Дӯстон ганҷи хонаи розанд,

Ранҷ баранду ганҷ пардозанд. (2, 449)

Муҳаққиқ

Дар хусуси сирру асрор ва шартҳои он сухан ронда, шоир умуман тарафдори ошкор накардани роз нест, балки ў пеш аз ҳама тарафдори нигоҳ доштани асрори байни дӯстон мебошад. Ў маслиҳат медиҳад, ки шахс бояд аз табибу ҳабиб роз ниҳон надорад. Агар пинҳон кунад, ин холат метавонад сабаби маълул гардидан шахс гардад:

*Роз пинҳон надоишт ҳеч лабиб,
Дар гаму иллат аз ҳабибу табиб.
Аз табиб ар ниҳон кунӣ ту усул,
Беҳ нағардӣ, бимондӣ маълул.* (2, 482)

Шоир дар баррасии масъалаи дӯстию рафоқат фикру мулоҳизаҳои хеле ҷолиб баён намудааст, ки мо онҳоро дар ашъори шоирони минбаъдаи форсу тоҷик, маҳсусан Саъдии Шерозӣ дучор мегардем. Дуруст аст, ки Саной моҳият ва асосҳои иҷтимоии дӯстию рафоқатро, ки ба муносибатҳои ҷамъияти вобаста аст, хира дарк кардааст, вале тарғибу ташвиқи гояҳои дӯстию бародарӣ дар рӯзгори Саной ва ҳоло ҳам аҳамияти зиёд доранд.

Адабиёт:

1. Абулмаҷди Саноӣ. Девони ашъор. Бо сайд ва эҳтимоми Мударриси Разавӣ. – Техрон, 1322. – 680 с.
2. Абулмаҷди Саноӣ. Ҳадикат-ул-ҳакиқат. Бо сайд ва эҳтимоми Мударриси Разавӣ. – Техрон, 1332. – 540 с.
3. Абдулхусайн Зарринкӯб. Бо корвони ҳулла. Маҷмӯаи нақди адабӣ. Таҳияи Ш.Шокирзода ва Р.Соҳибназар. – Душанбе: Пайванд, 2004. – 332 с.
4. Баховаддинов А. Очерки по истории таджикской философии. – Душанбе, 1965. – 286 с.
5. Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. – Москва, 1960. – 530 с.
6. Давлатшоҳи Самарқандӣ. Тазкират-уш-шуаро. – Техрон, 1337. – 490 с.
7. Макотиби Саноӣ. Бо қӯшиши Назир Аҳмад. – Алигарҳ, 1962. – 223 с.
8. Маснавиҳои Ҳаким Саноӣ. Тасҳҳ ва муқаддима аз Мударриси Разавӣ. – Техрон, 1348. – 463 с.

Калидвожаҳо: *тарғиб, дӯстӣ, масъала, мубрам, эҷодиёт, боби алоҳида, шарт, одоби дӯстӣ, ёри бад, баҳил, меҳрубон, гамхор.*

Аннотация

ВОСПЕВАНИЕ ДРУЖБЫ В ПОЭМЕ «ХАДИКАТ-УЛ-ХАКИКАТ» САНОИ ГАЗНАВИ

Проблема дружбы является одним из конкретных тем каждого поэта, и мы не встречаем ни одного поэта-классика или современника, который не воспевал бы дружбу. Санои Газнави в поэме «Хадикат-ул-ҳакиқат» теме дружбы уделил отдельную главу, в которой воспевает этого человеческого. Взгляды Санои Газнави на эту тему берет свое начало от нашей древней культуры, религиозных книг и традиционных этических критерий.

Ключевые слова: *поэма, Санои Газнави, великий поэт, творчество, персидско-таджикская литература, мистика, мировоззрение, этический, Бахромшоҳ Газнави, эстетический.*

Annotation

CHANTING FRIENDSHIP IN SANOI'S POEM «HADIKAT-UL-HAKIKAT»

The article is devoted to a comprehensive study of the work of Sanoi Ghaznavi-ethical views in the poem «Hadikat-ul-hakikat». «Hadikat-ul-hakikat» occupies a worthy place in the works of Sanoi Ghaznavi, in the Persian-Tajik and world literature. «Hadikat-ul-hakikat» is one of the first mystical and ethical poems, where it very highly reflects the literary, ideological and ethetic views of Sanoi Ghaznavi.

Key words: *poem of Sanoi Ghaznavi, the great poet, creativity, Persian-Tajik literature, mysticism, worldview, ethical Bahromshoh Ghaznavi, aesthetic.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Солехов Хабибулло, магистранти соли дуюми кафедраи назария ва таърихи адабиёт факултети филологияи тоҷик ДДОТ ба номи Садриддин Айни.

Роҳбари илмӣ: д.и.ф, профессор Элбоев Вафо

Сведение об авторе: Солехов Хабибулло, магистрант второго курса кафедры истории и теории литературы факультета таджикской филологии ТГПУ имени Садриддина Айни.

About the author: Solehov Khabibullo, the master student of the second year of the faculty of Philology, Tajik State Pedagogical University named after S. Aini. Address: district Shahrinav, Tel: 987797837

ЧОЙГОҲИ АТТОРИ НИШОПУРӢ ДАР АДАБИЁТИ ФОРСИИ ТОҶИКӢ

Фаридуддини Аттор яке аз шоирони орифи пурвазаи адабиёту фарҳанги форсии тоҷикӣ ба ҳисоб меравад, ки бо осори зиёд ва гаронмояи худ мақому ҷойгоҳи сазовор дорад. Аттор зода ва парвардаи шаҳри шоирпарвари Нишопур мебошад. Падари вай бо қасби атторӣ (доруфурӯшӣ) азимулқадри замон буд. Пас аз марғи падар Фаридуддин ин қасбро идома дода, таҳаллуси “Аттор”-ро ба худ муносиб донистааст. Ва гоҳо бо таҳаллуси “Фарид” низ эҷод намудааст.

Дар бораи тағири ҳоли ў ривояте мавҷуд аст, ки гӯё ба воситаи дарвеше аз баҳри қасби атторӣ гузашта, ба мақоми орифӣ расида бошад. Аммо ў дар вақти ба ин қасб машғул буданаш китобҳои “Мусибатнома” ва “Илоҳинома”-ро эҷод намудааст, ки худ дар маснавии “Мусибатнома” чунин мегӯяд:

“Мусибатнома”, қ-андӯҳи ҷаҳон аст,
“Илоҳинома”, қ-асорори аён аст.
Ба дорухона кардам ҳарду оғоз,
Ҷӯ гуна зуд растам з-ину он боз [1, 228].

Аз ишораи шоир маълум мешавад, ки дар замони дар дорухона фаъолият доштанаш ин ду манзумаи ҷовидонаи дар партави тасаввуф оросташударо эҷод намудааст. Бинобар ин, бояд гуфт, ки Аттор дар баробари саргарми пизишкӣ доруфурӯшӣ будан, ҳамвора ба омӯзиши адабу шеър машғул буд ва ин омӯзиш ба ў даст дод, ки рӯй ба тасаввуф биёраду андешаҳои ирфонии худро ба риштаи назми дилангез бикашад.

Аттор бо қасбу кори пуршарафи худ зиндагӣ намуда, ба умеди ҷоҳу мансаб ва ё қути лоямуте дари ҳоким ё мансабдореро назадаасту мадҳи қасеро накардааст. Ў дар маснавии “Мусибатнома” суханро бοқимат ҳисобида, ҳикматро мамдӯҳи худ пиндоштааст:

Лоҷарам ақнуни сухан бοқимат аст,
Мадҳ мансуҳ асту вақти ҳикмат аст.
То абад мамдӯҳи ман ҳикмат бас аст,
Дар сари ҷони ман ин ҳиммат бас аст [3, 258].

Шайх Аттор шоир ва орифи сермаҳсул аст ва шояд аз ҳамин сабаб бошад, ки тазкиранависону муарриҳон оғардиҳои ўро аз 40 то 190 аداد ҳисобида, осори фаровонеро ба ў нисбат медиҳанд. Ў ошкоро худро дар маснавии “Мусибатнома” “пургӯй” ва “бисёргӯй” хонда, чунин мегӯяд:

Аз азал ҷун ишиқ бо ҷон ҳӯй кард,
Шӯри ишиқам инҷунин пургӯй кард [4, 6].

Аттор ин ҳислати худро дар дигар маснавиҳояш низ рӯйи коғаз овардааст:

Зи ҳар дар гуфтаму бисёр гуфтам,
Чу зери ҷанг шеъре зор гуфтам
Қасе, ки ҷун манеро айбӯй аст,
Ҳамин гӯяд, ки ў бисёргӯй аст [3, 259].

Шоҳкориҳои ҷовидонаи мусаллами Шайх Атторро “Мантиқ-ут-тайр”, “Илоҳинома”, “Асрорнома”, “Мусибатнома”, “Муҳторнома”, “Хусравнома”, “Футуватнома”-и манзум, “Тазкират-ул-авлиё”, “Девони қасоид ва ғазалиёт” ва ду маснавии гумгаштаи ў “Чавоҳирнома”-ю “Шарҳ-ул-қулуబ” ташкил медиҳанд, ки метавон онҳоро дар адабиёти форсии тоҷикӣ ғанчинаи пур аз симу зарр, кони ҳазоини нестинопазир, дарёи ташнашикан ва хуршеди оламафрӯз пиндорем.

Аттор маҳсусан, дар оғаридани маснавиҳои тасаввуфию ирфонӣ панҷаи қавӣ дорад, ки ин навъи шеърӣ дар эҷодиёти ў мақоми аввалиндарача дорад. Маснавиҳои ў дар партави ирфон ороста шудаанд, ки ҳар қадоми он роҳеро барои ҷаҳони маърифат боз менамоянд:

“Мусибатнома” зоди раҳравон аст,
“Илоҳинома” ғанчи роҳравон аст.
Ҷаҳони маърифат “Асрорнома”-ст,
Биҳшишти аҳли дил “Муҳторнома”-ст.

Мұхқакиқ

*“Мақомоти тутор”-и мо чунон аст,
Ки мурғи шикро меърочи чон аст [3, 260].*

Шайх Аттор дар оғариданған газал низ сабку услуби хоси худро дорад. Мұхқакиқон ғазалиеті үро аз рўйи мазмун, мұхтаво ва мавзўға маъмулӣ, ирфонӣ ва қаландарӣ чудо кардаанд, ки мағз андар мағзи онҳоро ахлоқи шоистаи инсонӣ, ишқи пок нисбат ба Оғаридгор, худшиносиву маърифатпарварӣ ташкил медиҳанд.

Каломи сода ва равони ў, ки бо ишқу иштиёқи сўзон ҳамроҳ аст, пайваста ба соликони роҳи ҳақиқат илҳом бахшида, онҳоро ба ҷониби мақсад рахнамун менамояд. Ў барои баёни андешаҳои олии орифонаи худ беҳтарин роҳро, ки оварандай каломи содаи равон ва озод аз ҳар ороишу пероиш аст, интиҳоб карда ва устодию қудрати беназири ў дар забону шеър ба вай ин тавғиқро бахшидааст, ки дар осори пурмуҳтавои воқеии худ ин содагиу равониро, ки ба равонии оби зулол монанд аст, инъикос намояд. Забони ширину гуфтори дилангези Аттор, ки аз дили сўхта ва ошиқи шайдо бармеояд, ҳақиқатҳои ирфониро беҳтару хубтар дар дилҳо чойгузин менамояд.

Ҳамин содагибу равонӣ ва баёни андешаҳои олии орифонаи ин орифи васили доно аст, ки ҷӯяндагони роҳи ҳақиқатро ҷониби худ қашидааст. Ва яке аз он дилбаstagони назми дилангези ў Мавлоно Ҷалолиддини Балхист, ки үро ба манзалаи рӯҳ ва Саноиро чун ҷашми ў муаррифӣ карда, чунин мегӯяд:

*Аттор рӯҳ буду Саноӣ ду ҷашми ў,
Мо аз пайи Саноиву Аттор омадем [1, 233].*

Ё дар ҷои дигар чунин мегӯяд:

*Гирди Аттор гашт Мавлоно,
Шарбат аз дасти Шамс будаши нӯши [3, 258].*

Дар бораи пояҳои тасаввуфро, ки аз ҳафт водӣ-Ишқ, Маърифат, Истиғно, Тавҳид, Ҳайрат ва Факру Фано иборатанд ва онҳоро тай намудани Шайх Аттор Мавлои Балх чунин мегӯяд:

*Ҳафт шаҳри шикро Аттор гашт,
Мо ҳанӯз андар ҳами як кӯчаем [2, 126].*

Ин шоири ориф ашъори гаронмоя ва пурмуҳтавои худро ба пояи “Забур” баробар кардааст, ки ин аз бузургӣ ва баланд будани сухани ў дарак медиҳад:

*Он чи ман гуфтам “Забур”-и порсист,
Фаҳми он на кори марди порсост [3, 260].*

Ё дар маснавии дигаре фармудааст:

*Бурун гир аз сухан рози қуҷанро,
“Забур”-и порсӣ дон ин суханро [3, 260].*

Дар бораи саҳми беназир доштани ин шоири орифи доно дар адабиети классикии форсу тоҷик мұхқакиқи эронӣ Абулхусайн Зарринкӯб чунин мегӯяд: “Орифи Нишопурӣ тавонистааст уфуки тозае на фақат барои шеъри сӯфиёна биқушояд, балки ҳатто барои тамоми адабиети Эрон дунёи ношинохтае фатҳ қунад”.

Дар ҳақиқат Шайх Аттори Нишопурӣ тавонистааст дареро барои адабиети сӯфиёнаи минбаъда боз намояд ва ташнагии дилбаstagони шеъри орифонаву ошиқонаро бишканад.

Адабиёт:

1. Забехуллоҳи Сафо. Таърихи адабиети Эрон. Ҷилди 2. – Душанбе: Деваштич, 2003. – 318 с.
2. Мирзозода Х. Таърихи адабиети тоҷик. Китоби 2. – Душанбе: Маориф, 1977. – 420 с.
3. Саидов С., М. Мирзоалиева, Б. Ҳабиуллоев. Таърихи адабиети тоҷик (асрҳои 11-12). – Душанбе, 2014. – 314 с.
4. Фаридулдини Аттор. Аҳтарони адаб. «Мантиқ-ут-тайр» ва «Асрорнома». Ҷилди 22. Таҳияву тадвини матн бо муқаддима ва лугату тавзехоти Алии Мұхаммади Ҳурсонӣ. – Душанбе: Адид, 2013. – 479 с.

Калидвожаҳо: Аттор, маснавӣ, ирфон, ашъори сӯфиёна, адабиёт, “Асрорнома”, “Мұхторнома”, сабк, ғазалиёт.

Аннотация

МЕСТО АТТАРИ НИШОПУРИ В ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

В данной статьи автор излагает своё видение о роли Аттара в развитии мистической поэзии в классической персидско-таджикской литературе. Действительно, поэзии Аттара и особенно его популярные месневи, играли огромную роль в развитии жанра суфийского месневи в персидской поэзии средних веков. Изучение творчества таких знаменитых суфиев поэтов как Аттара открывает широкий путь к познанию философского и эстетического смысла персидско-таджикской суфийской поэзии.

Ключевые слова: *Attar, месневи, мистика, суфийская поэзия, литература, «Asrorname», «Mukhtorname», стиль, газели.*

Annotation

ATTAR NISHOPURI'S PLACE IN PERSIAN-TAJIK LITERATURE

In this article, the author reviews his knowledge in the role of Attar in the development of mystical poetry in classical Persian-Tajik literature. Indeed, the poetry of Attar, and especially its popular mathnavi, played a huge role in the development of the Sufi mathnavi of the genre in Persian poetry of the middle ages. Studying has been the works of such famous Sufi poets as Attar opens a wide path to the knowledge of the philosophical and aesthetic meaning of Persian-Tajik Sufi poetry.

Keywords: *Attar, mathnavi, mystic, sufi, poetry, literature, ‘Asrorname’, ‘Mukhtorname’, style, ghezal.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Ёров Ромиш, магистранти соли дуюми факултети филологияи тоҷики ҶДОТ ба номи Садриддин Айнӣ, тел: +(992) 929995469.

Роҳбари илмӣ: Солеҳов Ш.

Сведение об автор: Ёров Ромиш, магистрант второго курса филологического факультета ТГПУ им. С. Аини.

About the author: YorovRomish, the second year master student of the faculty of Philology, TSPU named after S. Aini.

МУХТАВОИ «МАНТИҚ-УТ-ТАЙР»-И ФАРИДУДДИНИ АТТОР

Фаридуддини Аттор аз шоирони сермаңсули адабиёти форсии точық мебошад, ки аз ў то рұзгори мо осори зиёди манзуру мансур бокй мондааст. Осори пурарзиши Аттор маснавиҳои «Мантиқ-ут-тайр», «Хусравнома», «Асрорнома», «Илоҳинома», «Мусибатнома», «Панднома», «Мұхторнома», «Уштурнома» ва асари мансури «Тазкират-ул-авлиё», инчунин «Девон»-и ғазалиёт ва қасидаву қитъаҳои ўст, ки то рұзгори мо ба шакли комил расидаанд. Ба Аттори Нишопурй асарҳои дигарро, аз ҷумлаи «Канз-ул-ҳақоик», «Асрор-уш-шұхуд», «Чавҳар-уз-зот», «Ҳаллочнома», «Бесарнома», «Мазҳар-ул-аҷоиб»-ро нисбат додаанд, ки осори илхокй буда, ба Аттор нисбат надоранд.

Аз асарҳои машҳури Аттор маснавии «Мантиқ-ут-тайр» мебошад, ки онро донишманди әроний Забехуллохи Сафо «точи маснавиҳои Аттор» хисобидааст. Ин маснавий аз 4600 байт фароҳам омада, дар баҳри рамали мусаддаси маҳзуф, ки аз руқиҳои фоъилотун-фоъилотун-фоъилун иборат аст, навишта шудааст. Маснавий аз чилу панҷ мақолот фароҳам омадааст. «Мантиқ-ут-тайр» асари рамзии тамсилист, ки дар он сухан дар бораи роҳи тасаввуф ва маърифати ирфон меравад. Абӯалӣ ибни Сино (980-1073) ва Абӯҳомид Мұхаммади Ғаззолий (1058-1111) оид ба паррандагон асарҳои тамсилӣ навиштаанд, вале назари маърифатии онҳо дар боби паррандагон дигар аст ва нигоҳи Аттор дигар.

«Мантиқ-ут-тайр» аз ҷумлаи асарҳои беназири адабиёти ирфонии форсии точық мебошад. Маснавий бо муночот ва тавҳиди Ҳудованд ва оғариниши инсон оғоз меёбад. Ба андешаи Аттор «Ҳудованд ба муште хок чон баҳшид, бунёди аршу об, нигаҳдори осмон, ҷунбишу ороми маҷудоти ҳастӣ, осмонро дар гирди замин ҷун ҳаймае соҳт ва дар шаш рӯз ҳафт андомро падид овард, чону танро ба ҳам пайваст ва ҳама ашёро оғарид. Ҳулоса, ҳама гардиши ҳастӣ аз ўст ва дар пайи донистан ва маърифати он бояд шуд, ки иштиёки ў беохир аст:

*Бо диле пурдарду ҷоне пурдарег,
З-ишиғиёт ашк меборам чу меғ.
Чун зи дарди хеш баргӯям туро,
Умри ман шуд, то ба кай ҷӯям туро?
Роҳбарам шав, з-он ки гүмроҳ омадам,
Давлатам дех, гарчи бегоҳ омадам.
Ҳар ки дар кӯши ту давлатёр шуд,
Дар ту гум гашту зи худ бедор шуд (3, 43).*

Баъд аз фасли тавҳиди Ҳудованд, фасле дар муночот ба пайғамбари акрам Мұхаммад бо ҳикояте оварда шудааст ва минбаъд, дар фаслҳои баъдии мұқаддима дар маноқиби хулафои Рошиддин – Абубакр, Умар, Усмон ва Али суруда шудаанд. Баъд аз ситоиши ҷаҳор ёр фасли «Оғози достон» бо мақолаи аввали «Дар хитоб ба Ҳудхуд» шурӯй мегардад. Ҳудхуд паррандаест, ки ба форсий «пўпак» ва ба точық «муллояқ» (муллобутбутак) мегүянд.

Дар «Мантиқ-ут-тайр» ин Ҳудхуд «пайки роҳбар аст ва ҳодӣ», яъне пешво ва роҳбар. Дар ҷамъомади паррандагон Ҳудхудро роҳбар барои сайри шаҳри рафоҳият ва озодагӣ интихоб мекунанд. Ҳудхуд паррандагонро барои ин сайр ҷамъ оварда, бо ҳар яке сұхбат ва тарғиби роҳ мекунад.

Ҳудхуд ҳамчун роҳбари маънавӣ аввал мусичаро даъват ба оҳангига маърифат кард, то аз Фиръавн дур шавад, ба тұтый мурочиат кард, то пок бошад. «Кабки ҳушхиромро қаҳқаҳае дар ин роҳ задан ҳост, Бозро ба номаи ишқ пазирифтап ҳост, то аклро ба дил бадал кунад ва тавҳиди абаду азалро бубинад. Дуррочро ба безорӣ аз нағс ҳонд. Андалебро (Булбул) номаи дарди ишқ ҳондан ҳост, Товуси аз сұхбати мор аз боғи биҳишил рондаро ба ҳилаи он мор даъват дод. Хитоб бо Тазарв, Қумрӣ, Фохта, Боз ва Ҳумой ба монанди ҳамин ба сўйи ваҳдату маърифат роҳ гирифтап аст (2, 48).

Бо тарафдории аксарияти мурғон Ҳудхуд роҳбар интихоб гардид ва дар мақолаи дигар «Дар сахани Ҳудхуд бо мурғон барои талаби Симурғ» даъват ба сўи Симурғ - он муршиду роҳнамояшон аст, ки шоир аз забони Ҳудхуд дар ин бобат чунин мегүяд:

*Пас шумо бо ман агар ҳамраҳ шавед,
Маҳрами он шоҳу он даргаҳ шавед...*

*Чон фиионеду қадам дар раҳ ниҳед,
Пойкүбон сар бад-он даргаҳ дихед.
Ҳаст моро подиоҳе бехилоф,
Дар паси кӯҳе, ки ҳаст он кӯҳи Қоф.
Номи ӯ Симургу султони туюр,
Ў ба мо наздику мо з-ӯ дури дур (3, 121).*

Барои он ки мурғон аз бодияҳои мушкилгузар бигзаранд, барояшон сабру тоқат ва риёзату сафои ботин зарур аст. Ба андешаи Аттор, ки концепсияи ирфонии ўро ташкил медиҳад, соликони роҳи ҳақ бояд аз ҳафт водӣ – талаб, ишқ, маърифат, истиғно, тавҳид, ҳайрат, факру фано гузаранд ва дар он сурат поку мубарро мешаванд. «Аммо на ҳамаи паррандагон барои ин сафари мушкил тоб оварданд ва яке паси дигар барои аз ин роҳи мушкилгузар баргаштан ба Ҳудхуд муроҷиат мекарданд. Аммо Ҳудхуд онҳоро ба сабру шикебой даъват мекард ва барои тақвияти фикраш Аттор дар ин қисматҳо ҳикоёти ҷолибе меорад, ки аз мақолоти чаҳорум сар шуда, то сездаҳум давом мекунад» (1, 129). Аз миёни паррандагон Булбул, Тӯғӣ, Товус, Кабқ, Боз, Бутемор, Саъва, Куф ба Ҳудхуд мегӯянд, ки дигар тоқати ин роҳи душворро надоранд ва аз роҳашон бозпас мегардан.

Дар мақолаи чордаҳум дар маънни ба роҳи рафтани ҷумлаи паррандагони дигар рағбат ёфтанд ва дар роҳ чун рафтаниро бипурсиданд, чунин ҷавоб шуниданд:

*Ҳудҳуди раҳбар чунин гуфт он замон,
К-он ки ошиқ шуд, маяндешад зи ҷон...
Ҷун дили ту душмани ҷон оядат,
Ҷон ба рафтани, раҳ ба поён оядат (3, 163).*

Баъд аз мақолоти чордаҳум дар маснавӣ «Ҳикояти Шайхи Санъон» омадааст, ки як достони комилест, дар ҳачми 108 байт, ки баъдҳо дар адабиёт аз он истиқбол шудааст.

Дар «Мантиқ-ут-тайр» аз мақолаҳои ҳабдаҳум то ҷилу дувум сухан дар бораи гузаштани паррандагон аз шаш водӣ меравад, ки дар ҳамаи ин мақолаҳо паррандагон узре ва суоле ба Ҳудхуд меоранд ва аз ў посуху раҳнамоӣ меҳоҳанд.

Мақолаи оҳирин (ҷилу панҷум) «Дар роҳ фитодани мурғон ба сӯйи Симурғ» унвон дорад ва дар ин ҷо сухан доир ба марҳилаи оҳир ва водии факру фано расидани паррандагон меравад. Аз садҳо мурғон ба води ниҳоӣ ҳамагӣ сӣ мурғ расиданд:

*Оламе пурмурғ мебурданд роҳ,
Беш нарасиданд сӣ он ҷойгоҳ...
Ҳазрате диданд бе васфу сифат,
Бартар аз идроки ақду маърифат (3, 174).*

Ба паррандагон ниҳоӣ ғайбӣ мерасад, ки аз кучоянд ва ҷӣ мақсад доранд ва эшон ҷавоб медиҳанд, ки:

*Ҷумла гуфтанд: - Омадем ин ҷойгоҳ,
То бувад Симурғ моро подиоҳ...
Муддате шуд, то дар ин роҳ омадем,
Аз ҳазорон сӣ ба даргоҳ омадем (3, 188).*

Мурғон аз дидори ҳамдигар ҳайрон гардиданд ва аз қулли қул онҳо пок шуда, аз нури ҳазрат ҷон ёфтанд ва боз ҳайрон шуданд:

*Ҳам зи рӯйи акси Симурғи ҷаҳон,
Чеҳраи сӣ мурғ диданд он замон.
Ҷун нигаҳ карданд он сӣ мурғ зуд,
Бешак, ин сӣ мурғ он Симурғ буд...
Хешро диданд Симурғи тамом,
Буд худ Симурғ сӣ мурғи тамом (3, 200).*

Поёни маснавӣ боз бо ҳикоёти Аттор ба ҳуд аст. Чунонки дидем, маснавӣ таълимоти сӯфиёнаи ҳафт марҳилаи тарикат ва роҳи расидан ба асли ҳақиқати таълимоти орифона аст. Ҳудхуд таҷассуми пири роҳнамои солик аст ва паррандагон рамзи равандагони роҳи тарикат мебошанд. Бозии вожаҳои Симурғ ва сӣ мурғ маънои як будани асли ҳақиқатро дорад. Аз ин рӯ, аксари муҳаққиқон ҷавҳари аслии «Мантиқ-ут-тайр»-ро шарҳи рамзии ваҳдати вуҷуд маънидод кардаанд. Ба андешаи Атторшиноси эронӣ Ризо Ашрафзода мояи аслии «Мантиқ-ут-тайр» дар гуфтаи «Ман арафа нафсаҳу, факад арафа Раббуҳу», яъне «Асос шинохти ҳуд аст ва ба дунболаш шинохти Ҳудо» ифода ёфтааст.

Адабиёт:

5. Мирзозода Х. Таърихи адабиёти точик. Китоби 2. – Душанбе: Маориф, 1977.
6. Такй Пурномдориён. Рамз ва достонҳои рамзи дар адабиёти форсӣ. – Техрон, 1389 х.
7. Фаридуддини Аттор. Ахтарони адаб. «Мантиқ-ут-тайр» ва «Асрорнома». Ҷилди 22. Таҳияву тадвини матн бо муқаддима ва луғату тавзеҳоти Алии Мухаммадии Хуросонӣ. – Душанбе: Адиб, 2013.
8. Шиблӣ Нӯъмонӣ. Шеър-ул-Аҷам. Ҷилди 2. – Душанбе, 2015.

Калидвожаҳо: *Фаридуддини Аттор, маснавӣ, баҳри рамал, ирфон, байт, муқаддима, мақолот, натиҷа, анъана, мактаб, ҳафт водӣ, симург, парранда, муаллиф*

Аннотация

СОДЕРЖАНИЕ «МАНТИК-УТ-ТАЙР» ФАРИДУДДИНА АТТОРА

«Мантиқ-ут-тайр» Фаридуддина Аттора является одним из выдающихся мистических поэм персидско-таджикской литературы. Этот месневи состоит из 4600 бейтов и написан метром шестистопного рамала. Месневи состоит из введение, сорок пять маколот (главы) и заключения. В этом месневи Фаридуддин Аттор блестяще разработал свои мистические концепции, который состоит из семи разделов.

Ключевые слова: *Фаридуддин Аттор, месневи (поэма), метр рамал, мистика, бейт, введение, маколот (главы), заключение, традиция, школа, семь ущелья, симург (сказочная птица), птица, автор*

Annotation

THE CONTENT OF FARIDUDDIN ATTOR'S "MANTIQ-UT-TAYR"

"Mantik-ut-Tair" by Fariduddin Attor is one of the outstanding mystical poems of Persian-Tajik literature. This mathnavi consists of 4600 beits and is written in meter of six-letter Ramallah. Mathnavi consists of an introduction, forty-five maqalot (chapters) and a conclusion. In this mathnavi Fariduddin Attor brilliantly developed his mystical concepts, which consists of seven sections.

Keywords: *Fariduddin Attar, mesnevi (poem), ramal meter, mysticism, beit, introduction, makolot (chapters), conclusion, tradition, school, seven gorge, simurg (bird species), bird, author*

Маълумот доир ба муаллиф: Абдуллоев Нусратулло, магистранти соли дуюми факултети филологияни тоҷики ДДОТ ба номи Садриддин Айни.

Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои филологӣ Элбоев Бафо.

Сведение об авторе: Абдуллоев Нусратулло, магистрант второго курса филологического факультета ТГПУ им. С. Аини.

About the author: Abdulloev Nusratullo, the master student of the second year, the faculty of Philology, TSPU named after S. Aini.

ҶОЙГОХИ БОБОРАҲИМ МАШРАБ ДАР АДАБИЁТ

Бобораҳим Машраб пас аз султони назм Алишери Навоӣ дар адабиёти ўзбек соҳибсуханест, ки ба шеър руҳияи наву тоза ва ҳунари баланди тасвирро ворид кард. Дар солҳои охир дар зумраи як қатор бузургон ба Машраб низ баҳои боадолатона дода шудаст. Ва 350 солагии Бобораҳим Машраб бо шукуху шаҳомат ҷаши гирифта шуд. Дар шаҳри Намангон дар миқдори 40 гектар майдон боги Машраб ва мӯжассамаи ў барпо гардид. Ашъори шоир борҳо нашр гардид. Ҳусусияти асосии ашъори Машраб дар он аст, ки дар ҳар як мисраи шеърҳои ў ишқ тараннум мегардад. Ишқи илоҳии Машраб бо саргузашту изтироб, дарду алам, меҳру муҳаббати инсон ҳамоҳанг мебошад. Қудрати шеъри Машраб ва моҳияти умумибашарии он дар инсонпарварист. Машраб ҳамеша инсонҳоро ба одамият ва ба камолот расидан ва хубӣ кардан, даъват менамояд. Дар шеърҳои шоир масъалаҳои аҳлоқу одоб тарғиб карда шуда, ҷоҳилий, нодонӣ, такаббур ва ҳасад интиқод шудааст. Ва инчунин инсонро баadolat, самимият ва хайрҳоҳӣ даъват мекунад ва барои хушрафтор шудан, таъкидҳо мекунад.

Бобораҳим Машраб дар Намангон таваллуд шудааст. Шарҳи ҳоли Машраб шавқангез буда, дар миёни мардум бисёр паҳн гардидааст. "Қиссаи Машраб" аз даҳон ба даҳон гузашта то ҳол мардум бо ҳавас онро гӯш менамоянд. Шоир дар бораи худ, дар шаҳри қадимаи Намангон ба дунё омаданаш дар порчаи шеърии мазкур ишора мекунад:

На малак ман, на фаришта, мен ҳам одам наслидан,
Мен таваллуди ўшал фарзанди Намангони ман [4, 6-9].
(На малакам, на фаришта, ман ҳам аз насли одам,
Манам ҳамон фарзанди тавлиди Намангонам.)

(тарҷумаи таҳтуллафзии муалиф)

Машраб миёни мардум бо номҳои орифи Раббонӣ, ошиқи ҳаққонӣ ва Машраби валиюллоҳ машҳур гаштааст. Бобораҳим Машраб ситораи дураҳшони адабиёти тасаввуфӣ, донишманди илмҳои ирфонӣ буда, рӯзгораш дар сарсониву саргардонӣ гузашта, ҳамчун шоир ҳалқӣ шуҳрат ёфта бо мардум ҳамнафас гаштааст. Ўро шоҳ Машраб, девонаи Машраб, Машраби қаландар низ мегӯянд. Машраб таҳаллуси Бобораҳим аст. Маънои луғавии қалимаи машраб табиат, одат, ҳулқ, равиш, майл, ҳавас, завқ, об, зарфи шаробнӯйӣ, гоя, маслак, ҳулқу атвор, хислат, мазҳаб, насиба ва ғайра мебошад. Дар маслаки тасаввуф ошиқи шароби ишқ нӯшидаро низ машраб меноманд. Ва Қаландар шахсест, ки аз ҳама корҳои дунё даст қашида, зиндагии қаландаронаро интиҳоб карда ва ҳамчун як овора аз шаҳр ба шаҳр мегардад. Машраб бо интиҳоби зиндагии қаландарона, аз рӯзгори мардуми oddī огоҳ мешавад ва зулму бедодии ҳокимони замонро дида онро дар шеъраш инъикос мекунад. Шеърҳои Машраб мисли оташ ва лаҳчай оташ дилҳои ҳастаро нурафшон кардааст. Шеъри Машраб ҳамеша вирди забони мардум буда, дар гузашта дар ҷойхонаҳо бо машрабҳонӣ базмҳо барпо шуда, шеъру ғазалҳои дилкашаш мардумро ба завқ меовардаст.

Машраб донандай ҳуби забонҳои форсӣ, арабӣ, ва илми Қуръону ҳадис, донандай мукаммали таърихи тасаввуф буда ва аз муршидҳои комили давраи худ таълим гирифтааст. Аз ин сабаб дар шеърҳои ў оятҳои Қуръон ва ҳадис, байтҳо аз ҳаётӣ паёмбар ва авлиёҳо бештар вомехӯранд. Дар шеъри Машраб оламу одам бо риштаи ишқ бо ҳам пайвастааст. Дар шеърҳои ў илтиҷо ба ҳолики худ, ситоишу ниёшии Ҳудованди бузург бештар дида мешавад. Машраб оламро зуҳури Оഫаридгор, ва ҳама чизҳоро вучуди шаҳодати Оഫаридгор мөхисобад.

Мутобики шеъри Машраб инсон бояд қаноатпешаву ҳалиму ҳоксор бошад ва касеро бо дасту забонаш озор надиҳад ва Ҳудованд низ ибодат ва тавбаю тазарруи қасони сангдилу ҳудбинро қабул намекунад. Шахсе ки дили як нафарро озор додааст ба ў ризои Ҳудо мұяссар намегардад.

Дил – муҳаббат хонаи ишқдор ижобатдин эмас,
Магзи йўқ нопоклар аҳли риоятдин эмас [4, 6-9].
(Дил муҳаббатхонаи ишқасту аз иҷобат не
Нопокони бемағз аз аҳли риоят не)

(тарҷумаи таҳтуллафзии муалиф)

Зиндагӣ ва осори Бобораҳими Машраб то замони соҳибиқиёнини Ӯзбекистон омӯхта нашуда буд, зеро дар замони зиндагии шоир девони ў мураттаб нагирдааст. Яке аз муҳаққиқи осори Машраб Муъмин Ҳошимхонов дар монографияи "Машраби мӯътабар ўзум" дар панҷ

Мұхাকқиқ

чилд зиндагиву осор, ақидаҳои иҷтимоио фалсафӣ, динию ахлоқии уро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор додааст [4, 12-9].

Шоир ва мутафаккири ўзбек Бобораҳим ибни мулло Вали Машраб дар нимаи асри XVII ва ибтиди асри XVIII зиндагӣ ва эҷод намудааст. Ин ба даври ҳукмронии давлати Аштархониён дар Мавороуннаҳр рост меояд. Дар замони зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии Машраб дар Мавороуннаҳр хонигаридои Хоразм ва Бухоро мавҷуд буд.

Замони зиндагии Бобораҳими Машраб ба замони нооромии сиёсӣ, вазъи бади иҷтимоио иқтисодӣ ва сиёсии мардуми Мавороуннаҳр рост меояд. Дар миёнаи асри XVII ҳолати сиёсиву дохилии Мавороуннаҳр боз ҳам мушкил шуд. Ба ҳамаи ин нигоҳ накарда аз байнин мардум алломаҳои машҳур, тарихнигон ва файласуфон, шоирон ва адабоне баромаданд, ки дар асарҳояшон орзуву ормонҳои мардумро ифода менамудан. Давраи ҳукмронии Аштархониён дар Мавороуннаҳр, ки гаҳвораи илму маърифат ва маданият махсуб мейфт, аз ҷиҳати иқтисодӣ ва сиёсӣ, маданий ба давлатӣ қафомонда табдил ёфт. Рушди илмҳои табиии аз тарафи рӯҳониён ва пешвоёни дин маҳкум карда мешуд. Гарчанде дар Бухоро дар асри XVIII зиёда аз 150 мадраса мавҷуд буд, аммо барои пешрафти илм хизматеро анҷом надод. Бо вучуди маҳдудсозии рӯҳониён илҳои математика, астрономия ва кимиё инкишоф ёфт. Дар соҳаи риёзӣ ва кимиё Мулло Турсуни Фаранзӣ ва дар илми мусиқӣ Кавқабӣ нодираи аср гаштанд. Ҳамзамон дар ин давра фалсафа инкишоф ёфт. Озодандешӣ дар осори Вафоӣ, Турдии Фароғӣ, Бобораҳим Машраб, Мулло Масти Оҳунд, Нодир (асри XVII), Андалеб, Роқим, Нишотӣ, Ҳувайдо, Умар Бокӣ (асри XVIII) дида мешавад. Дар асри XVII-XVIII нисбат ба фанҳои дигар адабиёт, фалсафа, санъати тасвирӣ, рассомӣ равнақ ёфт. Дар давраи салтанати Аштархониён мисли Турди Фароғӣ, Бобораҳим Машраб, Сӯфи Оллоёр адабон ба рушду равнави адабиёти ўзбек ҳиссаси босазое гузоштанд. Дар бораи адабиёт, санъат ва муҳити сиёсии давраи аштархониён Фитрат чунин менависад: “Сӯфӣ Оллоёр, Машраби Намангонӣ ва Турдӣ ва Ҳувайдо шоирони ба ҳамдигар наздик ва маҳсулни ин давраи нав буданд [1, 26-49].

Кишвари Хоразм пас аз марги Шайбонихон чудо шуда, андак фурсате тобеи Эрон шуд ва тез аз Эрон ҳалос гардида як ҳукумати мустақили ўзбекро соҳт. Дар адабиёти асри XVII Бобораҳим Машраб ҷои алоҳидаро ишғол менамояд. Ў дар осори худ зулмкории табақаи ҳукмрон, риёкории муллоҳо ва ҷаҳолати мардуми авомро фош менамояд. Дар ҳаёти адабии асри XVII Бобораҳим Машраб ва Мушғиқӣ мавқеъи калон доранд. Шоирони ин давра ба монанди Машраб, Турдии Фароғӣ, Сӯфи Оллоёр, Шайх Ҳасанқули Аҳсанӣ, Муҳаммад Тоҳир, Эшони Хоразмӣ, Ишрати Бухорӣ, Мавлоно Вафоӣ, Мулло Масти Оҳунд, Ҳувайдо, Муҳаммад Ҳоксор, Умар Бокӣ, Ақмал, Низомии Ҳуқандӣ ҳамчун намояндагони мардумӣ дар адабиёт ҷойгоҳи хосси худро доранд.

Адабиёт:

1. Абдурауф Фитрат. Танлаган асарлар. II-чилд. – Тошкент: Маънавият, 2000. – 57 с.
2. Абдулло Ҷабборов. Исмингиз нима, Шоҳ Машраб. – Намангон: Адабиёт ва саъат, 2001. – 122 с.
3. Болтабоев Ҳамидулло. Ислом тасаввуфи манбалари. – Тошкент: Уқитувчи, 2005. – 400 с.
4. Мульмин Ҳошимхонов. Машраби мӯътабар ўзум. – Тошкент: Шарқ, 2001. – 410 с.

Калидвозжаҳо: тасаввуф, ҳокимон, ишиқи илоҳӣ, камолот, одамият, қаландарона, зулм, истибодд.

Аннотация МЕСТО БОБОРАХИМА МАШРАБА В ЛИТЕРАТУРЕ

В этой статье автор излагает свои мнения об суфийском поэте Бобораҳима Машрабе и его место в литературе. Автор приходит к выводу, что Бобораҳим Машраб был продолжителем суфийских традиций в персидской и узбекской литературы. Творчество Машраба имеет всемирное значение, в которых воспевается истинная любовь к Богу. Бобораҳим Машраб в своих произведениях как поэт суфист воспевает терпение, удовлетворенность и душевную боль, стремление к Богу, уединение, как суфийские символы. Машраб вел дервишский образ жизни, он всегда был среди народа и хорошо знал социальную быть малоимущего человека, поэтому в своем произведении протестует против насилия и беззакония правителей.

Ключевые слова: суфизм, правитель, уединение, малоимущий, Бог, поэт, терпение, продолжатель, быт, насилие.

Annotation

BOBORAHIM MASHRAB'S PLACE IN THE LITERATURE

In this article, the author lays down his views on the Sufi poet Boborahim Mashrab and his works. The author concludes that Boborahim Mashrab was a successor of Sufi traditions in Persian – Uzbek literature. The work of Mashrab has a worldwide significance, in which true love of God is sung. In his works, Boborakhim Mashrab, as a Sufi poet, praises patience, satisfaction, and emotional pain, the desire for God, solitude, as Sufi symbols. Mashrab led a Dervesh lifestyle, he was always among the people and knew well the social existence of a poor person. And therefore, in his work Mashrab protests against the violence and lawlessness of the rulers.

Keywords: *Sufism, ruler, solitude, poor, God, poet, patience, successor, being, violence.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Мирзоев Илҳомҷон Валиевич, магистранти соли дуюми факултети филологияи тоҷики ҶДОТ ба номи Садриддин Айнӣ.

Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои филологӣ Солехов Ш.

Сведения об авторе: Мирзоев Илхомджон Валиевич, магистрант второго курса факультета таджикской филологии ТГПУ имени Садриддина Аини.

About the author: Mirzoev Ilhomjon Valievich, the 2nd year of master student of the Department of Tajik language of TSPU named after Sadriddin Aini, Tel: 919 01 16 40

ДОСТОНИ “ЮЛИУС ФУЧИК” – И ШОИРИ МАРДУМЙ ҲИКМАТ РИЗО

Шоири мардумй Ҳикмат Ризо қариб ба ҳамаи мавзұъхой мұхими давр тавағчұх намуда, шеъру достон ва хикояҳои содаю оммағаҳми зиёде әңдөд намудааст. Яке аз мавзұъхой әңдиәти Ҳикмат Ризоро тарғиби сұлху амонй ва ҳамрайи ҳалқои тамоми дунё ташкил медиҳад. Шоир сұлху амониро ҳамчун сарчашмай асосии ободии ҳар як сарзамин, ва хушбахти инсонҳо ба қалам додааст. Васфи дүстии ҳалқо дар әңдиәти шоир яке аз мавзұъхой ассоғы ба шумор меравад. Шоир (аз чүмла) солҳои 40 – уми асри гузашта, ҳангоми дар сохтмони рохи калони Душанбе – Хоруғ кор карданаш, дар васфи рохсозон шеърхо әңдөд кардааст. Дар ин ҳангом аз забони яке аз ҳамкоронаш дар бораи нависандай ҳалқиї Чехословакия Юлиус Фучик маълумот гирифта, дар заманаи он мавод доир ба дүстии ҳалқои бародарй достоне бо номи “Юлиус Фучик” меофарад.

Қабл аз он, ки дар бораи достони мазкур изхори андеша кунем, зарур медонем, ки аввал дар бораи нависандай ҳалқиї Чехословакия Юлиус Фучик маълумоти мұхтасаре пешниҳод намоем. Тавре Ҳабиб Ҳамроев дар китоби худ “Юлиус Фучик дар Тоҷикистон” иброз намудааст: “Қаҳрамони ҳалқиї Чехословакия, коммунисти часур, журналисти оташинсұхан ва адиди забардаст Юлиус Фучик яке аз он фарзандони содики ҳалқи худ буд, ки ба хүрӯчи душманони оздио истиқолият ва сұлху осоиш нигөх накарда бо сұханони ҳаққонй ҳалқоро ба мубориза ба озодй ва барпо намудани ҳаёті нав даъват мекард.

Соли 1953 дар Конгресси Умумицахонии тарафдорони сұлх барои асари “Гуфттор пеш аз қатл” ба ў мукофоти байналхалқиї Сулх дода шуд. Юлиус Фучик борҳо ба Иттифоқи Советӣ, аз он чүмла ба Тоҷикистон сафар карда, дар бораи сохти сотсиалистӣ, одамони советӣ ва муборизаи онҳо барои барқарор намудани ҷамъияти коммунистӣ очерку репортаждо навишт” [6, 70 – 73].

Ҳабиб Ҳамроев дар китоби худ “Юлиус Фучик дар Тоҷикистон” дар бораи қаҳрамони асарап аз рохбаладоне, ки Юлиусро ҳамроҳй карда буданд, маълумот чамъ кардааст. Муаллиф ҳамчунин бо шоири ҳалқ Ҳикмат Ризо вохӯрда оид ба достони “Юлиус Фучик” низ маълумот гирифтааст. Ҳабиб Ҳамроев дар китобаш ҷунин овардааст: “Сұхан дар бораи манзараҳои дилфирибии Дарвозу одамони намоёни он мерафт, ки Ҳикмат Ризои 80 – сола дуторашро соз карда гуфт:

– Писар, раҳмат ба Шумо, ҷавонон, ки достонҳои шеърхои маро меҳонед. Вақте ки ашъори ман ба шумоён маъқул мешавад, худамро хушбахттарин инсон мешуморам. Мана як достонча навиштам.

Ў каме сүлғиду “Достони Юлиус Фучик” – ро бо меҳру мұхаббат ва истеъоди баланд сароид:

Ёддоште дорам, эй бародар,
Сароямаш аз хуни чигар.
Ёддоштхое дорам ман бисёр,
Лекин ошкор мешавад камтар [6, 73].

Бо ҳамин мазмуну мұхтаво оғоз мешавад “Достони Юлиус Фучик” – и шоири ҳалқ Ҳимат Ризо. Муаллиф чун достонҳои қаблй дар мұқаддимаи ин асар аз розҳои ниҳонии хеш ёдовар шуда, сипас дар бораи журналисти мұваффақ Юлиус Фучик, ки сафари он бештар дар минтақаи Помир сурат гирифтааст, маълумот додааст. Шоир дар бораи қаҳрамони достонаш Юлиус Фучик аз як мүйсафед, ки сокини ноҳияи Дарваз будааст маълумот гирифтааст:

Дар Дарваз шудем чанд шаб меҳмон,
Як мүйсафеде буду бедандон.
Бо ман шинос шуд падархон,
Кўҳансол буд ў, бедармон.
Дар ман кард бисёрхо ҳикоят,
Аз чандин одамҳо ривоят.
Он мўсафеди бофаросат,
Рўзу шаб ба мо медод неъмат.
Як нақле карду мондам ҳайрон,

Аз роҳи дуру аз як меҳмон.
 Накли ўширин буд инчунин,
 Ўро достон гўяд ин камин.
 Юлиус Фучик будай меҳмон,
 Аз Чехословакия будай он.
 Кашидааст ранчи роҳи гарон,
 Бахри дидани Тоҷикистон [6, 74].

Ҳикмат Ризо дар достони мазкур сафари Юлиус Фучикро муҳтасар баён намуда, ҳадафи сафари ўро танҳо дар самти чи гуна будани Тоҷикистон ва шароити зиндагии сокинони он мебинад. Тавре, ки шоир қайд мекунад, Юлиус Фучик воқеан ҳам бо мушкилиҳои зиёд ба Помир сафар менамояд. Фучикро дар ин сафари бобарор якчанд сокини маҳаллӣ, раисони колхозҳои Тоҷикистон ҳамроҳӣ кардаанд. Ҳикмат Ризо ҳамаи пахлӯҳои сафари қаҳрамони достонашро омӯхта, баъдан онро дар достонаш нозукона баён намудааст. Аз ҷумла дар мисраъҳои баъдии достон гуфта шудааст, ки Юлиус Фучик ба ҳар кучое, ки сафар мекард, мисли сокинони ҳамон ҷо рафтор мекардааст:

Меҳмон будай муалими қалон,
 Ҳудша нодон кардай, эй дўстон!
 Бахри санчиши Тоҷикистон,
 Деха ба деха гаштай ў ягон.
 Салла бастай ба мисли мулло,
 Риш мондай ўзи фаш боло.
 Мисоли мискину бенаво,
 Сира нагуфта бо дигаро.
 Юлиус Фучик будай доно,
 Аз кӯҳи Дарвоз гаштай боло.
 Дар ҷанд ҷо шудааст ў “мулло”,
 Ў нависандай борасо [6, 74 – 75].

Аз мисраъҳои иқтибосовардшуда маълум мегардад, ки Юлиус Фучик дар бораи Тоҷикистон ва мардуми он маълумот ҷамъоварӣ намудааст. Маълум аст, ки ин адиб ва рузноманигори ҷех дар бораи Тоҷикистон ва аҳли илму адаби он лавҳаву очерк ва мақолаҳои зиёде навиштааст. Аз ин ҷо аён мегардад, ки заминai ҳамаи ин осори ба қишивари мо баҳшидаи ў маҳз дар натиҷаи боздид ва омӯзишаш, ки онро Ҳикмат Ризо дар достонаш ба таври ошкор ва соддаву фахмо баён доштааст, сарчашма мегирад. Шоири ҳалқии тоҷик қабл аз он, ки достонашро дар хусуси Юлиус Фучик нависад, нахуст хислату ҳарактери қаҳрамонашро ба хубӣ меомӯзанд ва муайян мекунад, ки ў барои омӯзиши хислату ҳарактер ва дар маҷмӯъ менталитети мардуми мо худро ба “нодонӣ” мезанад. Сифатҳои дигари ўро нишон дода Ҳикмат Ризо мегӯяд, ки Юлиус Фучик барои наздикӣ ба мардум “салла” баставу худро “мулло” нишон медиҳад, “риш” мондаву ба мардум ҳамчун як “мискину бенаво” наздик мегардад. Вале ҳадаф аз ин амалҳои ин “нависандай борасо” (Юлиус Фучикро ҳамин гуна ном мебарад Ҳикмат Ризо, - К.Н.) наздикӣ ба мардум ва омӯзиши афкори оммаи қишивари мо будааст.

Аз идомаи достони Ҳикмат Ризо маълум мегардад, ки Юлиус Фучик дар идомаи сафарааш ба ноҳияи Шӯрообод (ҳозира Шамсиддин Шоҳин) низ рафта будааст. Тавре, ки шоир зикр намудааст, он замон дар як қатор ноҳияҳои кӯҳистони мамлакат қувваҳои босмачиён вучуд доштанд ва дар зиндагии осоиштаи мардум низ таъсир мегузоштаанд. Дар ҳамин гуна шароит омадани нависандай аврупой ба рустои қишивари мо ҳавфу ҳатари зиёде дошт. Бо дарки ин ҳатарҳо роҳбаладон Юлиус Фучик, ки асосан аз ҳисоби мардуми одиву таҳҷои будаанд, ўро аз шарри босмачиён дур нигоҳ дошта, ҷони ўро аз ҳатар эмин нигоҳ доштаанд. Ҳамин амалҳои инсондӯстоనаву меҳмоннавозии мардуми тоҷик ба Юлиус Фучик таъсири амиқе гузоштаанд, ки ў баъдан дар асарҳояш дар хусуси самимияти мардуми қишивари мо ба некй ёдовар мешавад. Ҷараёни сафари ин меҳмонро дар кӯҳистони Даҳсти Ҷум ва ҳавфу ҳатари ба ў таҳдидкунандаро Ҳикмат Ризо чунин ба қалам додааст:

Дар Даҳсти Ҷум буду Шоҳон,
 Дар қишлоқ ўшуд меҳмон.
 Аз дасти босмачиён,
 Дар як масциди қалон.
 Зайдулло, Ғарib Наҷиб,

Мұхққиқ

Ду пешравони ачиб.
Агар инҳо намешуд,
Ұро мекүштанд қаріб.
Фучикро кардан өзіндең,
Хең касе накард гумон.
Ханчари душман афтод ба хок,
Чони Фучик шуд амон.
Раҳмат гүфту бо халқи точик,
Ҳама меҳмандўст тавақ шарик.
Меҳмона мегиран дар баршон,
Аз сахар то ба намози шом [6, 75].

Юлиус Фучик байды боздид аз як қатор нохияҳои Тоҷикистон ба ватани худ баргашта, таассуроташро доир ба меҳмонавазии халқи точик дар асархояш баён менамояд. Маълум мегардад, ки Ҳикмат Ризо дар баробари ҷараёни сафари Фучик ба Тоҷикистон аз осори дар заминай ин сафар эҷод қардани ўн низ огоҳӣ доштааст. Ҳикмат Ризо таъсири манзараҳои зебои кӯҳистони точик ва меҳмонавазии мардуми онро ба ин адаби чех бисёр бузург арзёбӣ карда, дар банде аз достонаш онро ба монанди “гунг”-и байды дидори ин манзараву муносибат ба сухан омада, тасвир кардааст. Дар порчай зерини достони “Юлиус Фучик” огоҳии муаллифи асарро аз осори дар заминай боздидҳои адаби чехӣ аз Тоҷикистон эҷодшударо ба хубӣ эҳсос кардан мумкин аст:

Ў нависандай аъло,
Юлиус Фучики расо.
Дар ватани худ расид ўзудтар,
“Гунг” буду доно шуд, эй додар.
Дар халқи худ ҳикоят карду сар,
Ҳарҷое гашта буд, бурд ҳабар.
Аз кӯҳҳои баланд дод овоз,
Аз кӯҳи Помири Дарваз.
Аз ғору ҷари бандкашак,
Аз пеши равонам некӣ гуфт роз.
Фучик гуфт, мо эй бародар,
Халқи точик ва дигар ҳама як сар.
Аз роҳбарии Ленин,
Пеш меравад саросар.
Юлиус мегӯяд ғола – ғола,
Тоҷик – дигарҳо бо мо ҳамсоя.
Мо як дил, як сар будем,
Замон ба мо мемона;
Юлиус Фучик гуфтагӣ:
Тоҷикистон будай пешакӣ,
Дар ҳамин давлати советӣ.
Хуб будай ғанимат зиндагӣ.
Худам шоири қалам ба даст,
Аз Тоҷикистон бурдаст ўрасм.
Дар пеши қавми худ гуфтагӣ,
Раҳмат бо давлати советӣ [6, 76].

Достони “Юлиус Фучик” ҳарчанд ба сафару боздиҳи як меҳмонаи хориҷӣ ба Тоҷикистон баҳшида шуда бошад ҳам, дар он тарғиби анъанаҳои миллии мардуми қуҳанбунёди мо, аз ҷумла меҳмонавазии тоҷикон мақоми маҳсус дорад. Дар сюжети асар аз як ҷониб ҷараёни сафару боздиҳои ўн дар минтақаҳои гуногуни кӯҳистони Тоҷикистон аз ҷониби дигар расму оини меҳмандориву оинҳои миллии мардуми мо тасвир шудаанд, ки ин кор арзиши ин асарро боз ҳам меафзояд.

Дар қисмати хотимавии достон Ҳикмат Ризо аз даҳшату ваҳшати Ҷанги Бузурги Ватанӣ ва бедодгариҳои артиши Германияи фашистӣ бо роҳбарии Гитлери хунхор, ки сабабгори марги қаҳрамони достони ўн шудаанд, бо таассуф сухан меронад. Ин шоири мардумии точик дар

чараёни кишваркушоиҳои гитлериён асир афтодани Юлиус Фучикро тасвир намуда, дар шароити зиндон ҳам мубориза бурдуни ўро зиди зулму истибод бо қалам ёдовар мешавад.

Чандин ҳалқхора бурд ба зиндон,
Номаш буд Гитлери шайтон.
Юлиус Фучик ҳам он ҷо буд,
Бо ғайрат бо вичдон дар зиндон.
Дар зиндон қалам ёфту дафтар,
Навиштанша ҳам ў карду сар.

Дар баробари нишон додани корномаҳои Юлиус Фучик дар ин достон шоири мардумии тоҷик бо маҳорати хоса тарғибу ташвики Ҳукумати Шӯрӯй ва иқтидори Армияи сурҳи онро низ дар асараш ба маврид ҷой додааст. Адиб қаҳрамони асари худро ҷонибдори “Давлати советӣ” ва роҳи интихобкардаи роҳбарони онро дуруст арзёбӣ мекунад.

Юлиус Фучик бо вичдон,
Сарша дода дар роҳи ростон.
Давлати советӣ ки ростай,
Ҳарҷо нависандаҳо зиндай.
Роҳи инқилоб ў ба ҳалқаш дод,
Роҳи Октябрро пеш ниҳод.

Дар порчае аз қисматҳои хотимавии асар Ҳикмат Ризо нақши Юлиус Фучикро дар муаррифии тоҷикон дар арсаи ҷаҳонӣ назаррас арзёбӣ карда, аз қатли ў бо дасти фашистони гитлери таассуф меҳӯрад. Ҳамчунин муаллиф қадршиносии мардуми тоҷикро нисбат ба ин адиби аврупойӣ, ки дар муаррифии арзишҳои фарҳангии миллати мо хизмати шоён кардааст, ёдовар мешавад ва ба номи ў гузоштани колхозеро дар минтаҳои дурдасттарини кишвар нишонаи сипоси миллати тоҷик барои хизматҳои шоёни ин адиби ҳалқпарвар медонад.

Дигар ҳама миллатҳо бар тоҷик,
Боз ҳам гардидан дӯсти наздик.
Дар худи ҳоло Қалъаи Ҳум,
Колхоз бо номи Юлиус Фучик [6, 77].

Достони “Юлиус Фучик” дар миёни осори шоири мардумии тоҷик Ҳикмат Ризо ва дар маҷмӯъ дар адабиёти шифоҳии мо бо арзиши баланди эстетикию адабӣ ва гояи баланди ватандӯстиву меҳанпарастиаш ҷойгоҳи хоса қасб кардааст. Дар ин достон муаллиф бо сабки оддии мардумӣ анъанаҳои неки меҳмоннавозии миллати тоҷик, тарғиби андешаи ватандӯстонаи мардуми рустои Тоҷикистон ва манзараҳои зебову афсонавии ватани худро, ки диккати Юлиус Футчик барин журналист ва нависандаи бузурги чехиро ба ҳуд ҷалб намудаву боиси иншои ҷандин мақолаву очерк ва асарҳои гуногуни ў шудаанд, тасвир кардааст.

Ин асари арзишманд ифодагари андешаҳои шоири мардумии тоҷик вобаста ба рӯйдодҳои байнамилалӣ ва мавқеъгирии ў дар муқобили ҳама гуна воқеаҳои зиддибашарӣ низ мебошад. Тавре, ки болотар ишора кардем, Ҳикмат Ризо дар қисмати хотимавии ин асар аз гирифттории қаҳрамонаш ба дасти фашистони гитлерӣ сухан мегӯяд ва аз рафткорҳои ноҷавонмардонаи онҳо нисбат ба ҳалқҳои озодихоҳ бо қаҳру газаб ва бо нафрат сухан мегӯяд.

Ҳамин тавр истифодаи образҳои оддии шоирона, мавқеъгириҳои сиёсӣ, тарғиби андеша ва расму оинҳои миллии тоҷикӣ баробари тасвири ҷараёни сафари як меҳмони хориҷӣ ба кӯҳистони Тоҷикистон дар ин асар қимати онро ба маротиб афзуда, ҷойгоҳи онро дар фолклори мо баландтар кардааст. Асари мазкур бо тарғиби ақидаҳои пешқадам, озодихоҳӣ ва инқилобии ҳуд аз дигар шеъру достонҳои Ҳикмат Ризо тафовут дорад.

Адабиёт:

1. Амонов Р. Очерки эчодиёти даҳонакии Кӯлоб (Дар асоси материалҳои фолклори Сари Ҳосор) / Р.Амонов. – Душанбе: АФ РСС Тоҷикистон, 1963. – 346 с.
2. Аникин В.П. Теория фольклора (Курс лекций) / В.П.Аникин. – М.: МГУ, 2007. – 412с.
3. Асрорӣ В. Эчодиёти Юсуф Вафо / В. Асрорӣ. – Сталинобод, 1956. – 100 с.
4. Шермуҳаммадов Б. Восеънома / Б. Шермуҳаммадов. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 126 с.
5. Исматӣ О. Адабиёти даҳанакии ҳалқ (Мачмӯаи шеър, чистон ва зарбулмасалҳои ҳалқ) / О. Исматӣ. – Сталинобод: Нашрдавтоҷик, – 1934. – 84 с.
6. Ҳамроев Ҳ. Юлиус Фучик дар Тоҷикистон / Ҳ. Ҳамроев. – Душанбе: Ирфон, 1975. – 128 с.

Муҳакқик

Калидвожаҳо: достон, осор, фолклор, анъана, Юлиус Фучик, адабиёт, назм, Тоҷикистон, тасвир, шоир, сафар.

Аннотация ЭПОПЕЯ ПОЭТА «ЮЛИУС ФУЧИК» ХИКМАТА РИЗО

Эта статья посвящена расположению рассказа Юлиуса Фучика Хикмата Ризо в устной литературе Таджикистана и выражает мысли и позиции автора о традициях и гостеприимстве таджиков горы. История связана с известным чешским писателем и Юлиусом Фучиком, посетившим Таджикистан. Автор говорит, что он услышал и подвел итоги своей героической поездки в горный район Дарваз от своих сотрудников, которые были коренными жителями в горном районе страны. Прежде чем раскрыть эту историю, Мудрость Ризо собрала столько же информации о герое своей работы, сколько наши профессиональные поэты, а затем создала эту ценную работу. Поэт таджикского народа Юлий Фучик упоминается как «умный писатель»; Целью его визита в Таджикистан является знакомство с его географическим положением, изучение взглядов таджикского народа, обычая и традиций этого древнего народа. Хикмат Ризо считает, что услуги этого писателя и европейского журналиста представляют таджикский народ за рубежом, и глубоко опечален убийством нацистского режима.

Ключевые слова: легенда, эссе, фольклор, традиция, Юлиус Фучик, литература, поэзия, Таджикистан, образ, поэт, путешествие.

Annotation THE EPIC OF “JULIUS FUCHIK” POET BY HIKMAT RIZO

This article deals with the place of the story of Julius Fuchik by Hikmat Rizo in the Tajik oral literature and expresses the author's thoughts and positions on the traditions and hospitality of the Tajiks of the mountain.

The story is related to the well-known Czech writer and Julius Fuchik, who visited Tajikistan. The author says that he heard and summed up the details of his heroic trip to the mountainous region of Darvoz from his co-workers, who were indigenous people in the mountainous region of the country. Before revealing this story, Wisdom Rizo collected as much information about the hero of his work as our professional poets and then created this valuable work. The Tajik people's poet Julius Fuchik is mentioned as a "clever writer"; the purpose of his visit to Tajikistan is to get acquainted with its geographical location, to study the views of the Tajik people and the customs and traditions of this ancient nation. Hikmat Rizo considers the services of this writer and European journalist to represent the Tajik people abroad and is deeply saddened by the assassination of the Nazi regime.

Keywords: legend, essay, folklore, tradition, Julius Fuchik, literature, poetry, Tajikistan, image, poet, journey.

Маълумот дар бораи муаллиф: Каримов Нурали Давлатович, магистранти кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тоҷикии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Хиёбони Рӯдакӣ 17, 734025, шаҳри Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тел.: (+992) 938 50 58 61(м.) Email: nurali.karimov.95@mail.ru

Сведение об авторе: Каримов Нурали Давлатович, магистрант кафедры нового таджикского теоретического и литературного факультета Таджикского национального университета. 17, 734025, Душанбе, Республика Таджикистан. Тел: (+992) 938 50 58 61 (м.) Email: nurali.karimov.95@mail.ru

About the author: Karimov Nurali Davlatovich, master of the Department of New Tajik Theoretical and Literature Department of Tajik National University. 17, 734025, Dushanbe, Republic of Tajikistan. Tell: (+992) 938 50 58 61(м.) Email: nurali.karimov.95@mail.ru

ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА Н.А.НЕКРАСОВА ДЛЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Творчество Некрасова было закономерным продолжением и развитием лучших традиций русской литературы. В его произведениях нашли отражение гражданственность Рылеева, энергия отрицания, сила протesta Лермонтова, народность, фольклоры Кольцова. В наибольшей же степени на становление творчества Некрасова воздействовали Пушкин и Гоголь. Некрасов был едва ли не единственным литературным деятелем, который в период наиболее острой полемики между приверженцами «пушкинского» и «гоголевского» направлений в русской литературе призывал молодое поколение учиться и у Рошля, и у Пушкина. Он писал: «...поучайтесь примером великого поэта любить искусство, правду и родину, и если бог дал вам талант, идите по следам Пушкина» [1, 44].

Николаев П.Н. писал: «Для языка и стиля Некрасова характерно соединение самых разнородных элементов. В его творчестве ярко отражается песенное начало, связанное с использованием фольклорных традиций. Вместо с тем он широко использует разговорные интонации, прозаизмы, свойственные деловой, газетной речи. Чаще всего это проявляется в его произведениях, посвященных городу, в сатирических жанрах» [4, 105].

Тем самым Некрасов способствовал развитию русского литературного языка, обогащал его новыми речевыми элементами.

Важно значение имело и жанровое новаторство Некрасова. Созданные им виды поэмы – народные, сатирические – явились подлинным вкладом в историю русской поэзии.

Замечательные традиции Некрасова были подхвачены ещё при его жизни поэтами демократического лагеря. Несомненное воздействие окказал Некрасов на поэтов «Искры», на выдающихся представителей русской поэзии начала XIX в. Блока, Белого.

Художественное наследие Некрасова стало элементом общей поэтической культуры и не могло не отразиться в творчестве таких поэтов, как Маяковский, Д. Бедный, Есенин, Исаковский, Твардовский и многие другие. Влияние автора «Кому на Руси жить хорошо» на советскую поэзию очень велико, его нельзя ограничить рамками только одной группы поэтов или одного какого-либо направления...

Для всей нашей многонациональной литературы художественный опыт Некрасова оказался чрезвычайно важным. Его поэзия становилась для национальных литератур источником художественных идей, образов, мотивов. Некрасова оставил неизгладимый след в творчестве таких крупнейших поэтов и писателей, как М. Налбандян, О. Туманян, Янка Купала, Якуб Колас, К. Хетагуров и др. Особое значение имела поэзия Некрасова для развития украинской демократической литературы.

Васильев А.Н. писал: «А.Н.Некрасов был идеальным соратником великих революционных демократов - Чернышевского и Добролюбова. В течение тридцати лет (1847 -1877) он стоял во главе двух лучших русских журналов («Современник» и «Отечественные записки»)» [3, 88].

В его поэзии нашла своё бессмертное воплощение целая эпоха нашего общественного развития. Он явился поэтическим вождём боевого поколения 60-70х годов. Его гневная, страдальческая поэзия оказала могучее воздействие не только на революционную молодёжь, но и на великих реалистов кисти – художников – «передвижников», для которых он был признанным учителем и другом. Некрасова сблизил поэзию с народом, ввёл в литературу новые темы и образы, обновил и расширил поэтический словарь. Его поэтический голос, как и голос Пушкина, «был эхом русского народа».

Воздействие некрасовской поэзии испытали на себе советские поэты Маяковский, Исаковский, Твардовский, Сурков, и др.

И хотя «камень от могилы» николаевской России был отвален, многие пережитки крепостнического строя оставались ещё неприкосновенными. Всё этой тяжёлым гнётом давило и на положение крестьянской массы, и на настроения передовой интеллигенции.

Недовольство реформами почувствовалось в стране довольно скоро, выразившись, с одной стороны, в увлечении числа крестьянских восстаний в 60-70х годах, с другой – в усилении революционных выступлений в среде интеллигенции.

После покушения на Александра I, произведённого в 1866 г. Каракозовым, правительенная реакция в стране резко усиливается. Но в ответ на неё с новой силой разгорается и революционное движение.

Мухаккик

Правительство было явно напугано размахом этого движения. Министр юстиции граф Пален в своей записке «Успехи революционной пропаганды в России» (1875) отмечал, что «дознаниями раскрыта пропаганда в тридцати семи губерниях», т. е. в большей половине тогдашней России . Это был факт беспримерным в русской истории. К дознаниям было привлечено семьсот семьдесят человек из числа активных руководителей движения.

В 1879-1880 г. в стране назрела новая революционная ситуация. Она была настолько грозной, что Маркс и Энгельс допускали, что «революция начнётся на этот раз на Востоке» и что социальный переворот в России близок.

Что такое народничество? Это своеобразная теория «крестьянского социализма», начало которой было положено ещё Герценом в 40-50е годы и которая окончательно сложилась в 70е годы. Сущность её сводится к следующему. Народники считали, что основным классом который перестроит всю дальнейшую жизнь России в духе социализма, является крестьянство – «народ», как тогда говорили. Основную ячейку будущего социалистического общества народники видели в крестьянской общине, в артели. Им казалось, что если старый уклад деревни с его артельным духом, привычкой всё решать «миром», «скопом», с его патриархальными отношениями и взглядами сохранится, то это обеспечит стране будущее, в котором опасность растлевающего влияния капитализм будет устранена. Это была утопическая мечта народников о переходе к социализму через крестьянскую общину, минуя капитализм.

Бавин В.Ю. писал: «Народническая интеллигенция решал идти в деревню, в «народ», и, внимательно приглядываясь к крестьянству, изучить его быт и идеалы. Наиболее революционная часть народнической интеллигенции, её левой крыло, надеялась таким путём выполнить и свою политическую задачу: открыть крестьянству глаза на необходимость революционной борьбы за свои права и поднять его против самодержавия» [2, 30].

Начало массового «хождения в народ» относится к середине 70х годов.

Переодевшись в крестьянскую одежду, под видом плотников, кузнецов, мелких торговцев и т.п., революционная молодёжь двинулась в деревню. Но у интеллигенции не нашлось общего языка с крестьянством. «Хождение в народу» успехом не увенчалось, и ставка на крестьянскую революцию оказалась проигранной.

Таким образом, что послужило причиной этого поражения народничества? Русские народники ошибочно считали, что главной революционной силой является не рабочий класс, а крестьянство, что власть царя и помещиков можно свергнуть путём одних лишь крестьянства, что без союза с рабочим классом и без его руководства одни крестьяне не смогут победить царизм и помещиков.

В поэзии 70х годов ведущая роль по праву принадлежала Н.А.Некрасову. В эти годы появляется его поэма «Кому на Руси жить хорошо», в которой с большой художественной силой нарисована тяжёлая жизнь крестьянства в преформенный период. В то же время поэту указывал и на основную задачу, стоящую перед интеллигенцией,- революционную борьбу за дело народа.

Литература:

1. Бавин С.Ю., Некрасова Н.А. Судьбы поэтов 19 века: библиографические очерки». – М.: Книжная Палата, 1993.
2. Банникова Н.В Золотой век русской поэзии. – М.: Просвещение, 2000.
3. Васильева А.Н., Некрасова Н.А. Методическое пособие по литературе для поступающих в вузы. / под ред. Великанова И.В., Тропкина Н.Е. – М.: Издательство «Учитель», 2000.
4. Ежова И.С, Шамурина Е.И. Антология русской лирики первой четверти XIX века. – Москва: Амирус, 1991.
5. Николаев П.Н. Русская поэзия 19 века. – JVL: Просвещение, 1998.

Ключевые слова: Некрасов Н.А поэт, русский, значение, творчество, русская литература, пособие, книга.

Аннотатсия
АҲАМИЯТИ ЭҶОДИЁТИ НЕКРАСОВ БАРОИ АДАБИЁТИ РУС

Донишҷӯ эҷодиёти шоири рус Некрасово барои адабиёти рус мавриди пажӯҳиш қарор додааст. Дар мақолаи худ муаллиф осори шоири намоёни руси асри XX Н.А. Некрасово таҳлил карда, таъкид кардааст, ки эҷодиёти вай ба дигар шоирони рус таъсир расондааст.

Калидвозжаҳо: Некрасов Н.А., шоир, рус, аҳамият, эҷодиёт, адабиёти рус, дастур, китоб.

Annotation

THE VALUE OF NEKRASOV'S CREATIVITY FOR RUSSIAN LITERATURE

The student explores the importance of Nekrasov's creativity for Russian literature. In his article, the author analyzes the creative activity of prominent Russian poet of 20th century N. A. Nekrasov and points out in the work of the Russian poet and how he influenced in other poets works and writers of Russian literature.

Keywords: N. Nekrasov, poet, Russian, value, Russian literature, book.

Маълумот дар бораи муаллиф: Элмуродова Озодамоҳ Рустамовна, магистранти соли дуюми факултети забон ва адабиёти руси ДДОТ ба номи С. Айнӣ

Роҳбари илмӣ: дотсент Валиев Н.У.

Сведения об авторе: Элмуродова Озодамоҳ Рустамовна, магистрантка второго курса факультета русского языка и литературы ТГПУ им. С. Аини

Научный руководитель: доцент Валиев Н.У.

About the author: Elmurodova Ozodamoh Rustamovna, master student of the second year of the Russian language and literature Depertment of the TSPU named after S.Aini

Scientific adviser: Valiev N.U.

НОСИРИ ХУСРАВ АЗ НИГОҲИ ШАРҚШИНОСОНИ ФАРОНСА

Таърихшиноси шинохтаи рус В.О.Ключевский фармудааст, ки “чун ниёгонро меомӯзем, худро мешиносем” [4, 345]. Имрӯз мо тоҷиконро зарур аст, ки аҷдодонамонро биомӯзем, то худро бишносем. Ҳеч кас худшиносии чомеаро бидуни ёди таърих тасаввур кардан наметавонад. Пеш аз оне ки оид ба тарҷумаҳои фаронсавии Носири Хусрав гуфтаҳоро рӯи қоғаз орем, зарур донистем дар бораи ин нобига чанд сухан иброз дорем. Носири Хусрав бузургтарин шоир ва мутафаккири шинохтаи асри X мебошад. Аз ҷумлаи машҳурттарин ҷаҳраҳои илмиву адабӣ ва динии тоҷик аст. Соҳибмактаб ва соҳибкитоб. Файласуфи машҳур, шоире борикназар, Носири хушсухан. Дар сафарноманависӣ бехамто, пандномааш бўйи Куръону Ҳадис мекунад. Ҳондани осораш ҳаловати хос дорад. Аз айёми кӯдакӣ ба омӯзиши илмҳои замони худ, аз қабили сарфу наҳв, забони арабӣ, илми адаб, фалсафа, табииёт, тиб, ҷуғрофия, нучум, фиқҳ ва гайраҳо машғул шудааст. Ӯ аз худ мероси зиёди адабӣ фалсафӣ боқи гузашта, китобаш дар рӯйхати серҳаридортаринҳост.

Аз нимаи дуюми асри XI сар карда то имрӯз дар таърих ва тамадуни мардуми Осиёи миёна мавқеъи бузургро ишғол менамояд. Фаъолияти як зумра мутафаккирони маъруфи адабиёти форсу-тоҷик амсоли Асади Тӯсӣ, Носири Хусрав, Умари Хайём, Маъсуди Саъди Салмон ва дигарон маҳз ба ҳамин давра рост меоянд. Аз байнин шоирони номбурда, маҳсусан Носири Хусрав дар доираи олимони Аврупо, аксаран дар Олмону Фаронса таввасути асарҳои фалсафию диниаш мақоми хоса дорад. Носири Хусрав аз худ осори хеле зиёд ба мерос гузашта, бисёри онҳо ба забонҳои гуногуни дунё тарҷума шудаанд. Аврупо бори нахуст бо номи Носири Хусрав ба туфайли асарҳои илмии машҳури олмонӣ Ҳ. Этте ошно гардида буд. Ин олимии шинохта мунтажаби осори Носири Хусрав, баҳусус “Рушноинома” ва “Саодатнома”-ро ба забои олмонӣ ба нашр расонид, ки баъдан онҳо ба забони англisiy ва фаронсавӣ тарҷума шудаанд [4, 127]. Абёти маснавиҳои «Саодатнома» ва «Рӯшноинома» панди судманде мебошанд, ки ба мардумроҳи зиндагии хуши инсониро нишон медиҳанд. Фарқ кардани дӯст аз душман, дар дӯстӣ бовафо будан, эҳсон кардан, некӯҳоҳ ва роҳатрасон будан, тамаъ ва хорӣ накардан аз хислатҳои ахлоқи ҳамидаи инсонианд, ки ӯ бо ашъори равшани худ тарғибу ташвиқ менамояд. Тамоми мақсаду мароми Носири Хусрав аз панд додану ахлоқ омӯхтан, даъват ба роҳи инсони комил будан иборатаст.

Шарқшиноси маъруфи Фаронса, аз ҷумла А. Корбен, Д.Фушекур, Ж. Лазар, Е. Меверович, Ҳ. Массе низ ба адабиёту фалсафай форсу тоҷик дикқати маҳсусу дода, оид ба асарҳои Носири Хусрав корҳои илмӣ ва тадқиқотиро ба анҷом расонидаанд. Асарҳои гаронбаҳои Носири Хусрав “Чомеъ-ул-Ҳикматайн”, “Зод-ул-мусофирин”, “Сафарнома”, “Ваҷҳи дин”, “Равшаноинома”, “Саодатнома”, “Девони ашъор” ба забони фаронсавӣ тарҷума шуда, маҳз бо шарофати ана ҳамин олимони шинохта мардуми Фаронса тавонистанд бо асарҳои ин нобигаи форсу-тоҷик шинос шаванд. Ин олимони шарқшиноси гарбӣ асарҳои Носири Хусравро ҳаматарафа омӯхта доир ба асарҳои ӯ иборози ақида намудаанд. Ба ақидаи А.Корбен китоби маъруфи Носири Хусрав «Чомеъ-ул-Ҳикматайн», маҷмӯи ду ҳикмат аст, фалсафай юнонӣ ва илоҳиёти и smoilӣ мебошад [15, 89]. Ин китоб ба тариқи саволу ҷавоб навишта шуда, ки басҳ байни ду шахс, байни амир Асад ва худи мутафаккир буда аст. Амир Асад, ки худ пайрави равияи и smoilia буд, аз ҳамин сабаб то ба рӯзҳои мо бокӣ ва аз шарри иртичиён эмин мондааст. Носири Хусрав ин асаро ба шакли фарҳанги оммафаҳм навиштааст, ки ҳар шахс мувофиқи фаҳми худ аз он баҳра мегиранд. Ҳамин тарик Носири Хусравро дар Аврупо ҳамчун шоире, ки дар ҷустуҷӯи ҳақиқат ва адолат буда, мешиносанд ва ба осори ӯ ҳусни таваҷҷуҳи маҳсус доранд. Аз ҳамин рӯ омӯзишӣ афкори ҳаким дар кишварҳои Аврупо то ба имрӯз идома дорад ва аҳамияти бештар пайдо менамояд. Носири Хусрав дар Аврупо бо номи реалист маъруф аст [4, 345]. Дар баробари оне, ки Носири Хусрав ҳақиқатро дар равияи и smoilia, ки ба ӯ умедворӣ мебахшид, ба динҳои дигар зардуштия, насрония ва яхудия таваҷҷуҳ зоҳир карда, забонҳои гуногунро низ аз худ кардааст. Гузашта аз ин Носири Хусрав ба арзи оне, ки ғазалиёти ошиқона ё орифона бисарояд, ки маъмулан ҷаззобияти оми бештар дорад таваҷҷуҳи умдаи худро ба шеъри ахлоқӣ ва динӣ дошта, ҳонандагонро ба кӯшиш барои пешрафту таъолаи рӯҳонии хеш, на рафтан ба пайи зарқу барқи нопойдори ин дунёи моддӣ-чисмонӣ ҳонд. Беш аз нӯҳсад сол аст, ки Носири Хусрав таваҷҷуҳи уламову ситоишгаронро ба худ ҷалб намудааст. Зидагии пурмоҷарои шоирро ба ҷор марҳила тақсим мекунемт: то 40-

солагӣ ба таҳсил ва муддате дар даргоҳи Султон Маҳмуди Фазнавӣ дар корҳои маъмури молиявӣ хизмат кардааст ў марҳилаи дуввум, ки аз хоби ҷиҳози солаи хеш бедор шуд ва рӯ овардан ба Ҳудо тоату ибодат ва дар ҷустуҷу ҳақиқат ва то ба мақоми “Ҳучҷат” расидани ў, марҳилаи сеюм сафари ҳафтсолаи мутафаккир, ҷорум ҳаёти шоир дар Юмғонӣ Бадаҳшон. Ба ақидаи олимӣ австріягӣ Г. Грюнебаум эътиқоди ў нисбат ба равияи аҳли суннат ҳеле коста шуда буд ва пас дар ҷустуҷу андешаҳои нав буд ва билохира онро дар мазҳаби исмоилия дар ёфта, онро ҳақиқат шуморид [4, 345]. Ж. Лазар олимӣ фаронсавӣ, ки даромӯзиши илмии забони муосири тоҷик саҳми бузурги ҳудро гузоштааст, дар асарҳояш мутафаккирони асрҳои X-XII ҳело ҳуб тасвир қада, ҳамватанонашро бо шерҳои форсӣ-тоҷикӣ шинос намудааст. Тадқиқотчиён ва тарҷумонҳои шарқшиносони Фаронса дар ҷалб намудани фаронсавиҳо ба асарҳои форсу тоҷик нақши асоси бозиданд. Шарқшиносони фаронсавӣ пеш аз ҳама диккаташонро ба адабиёти классикии форсу тоҷик, ки қарнҳои X ва XVI-ро дар бар мегирад ҷалб намуданд. Аз ҷумла Ж. Лазар шарқшиноси фаронсавӣ асарҳои Носири Ҳусравро ҳуб омӯҳта мутафаккиро ҳамчун шоир, файласуф ва пешбарандаи мазҳаби исмоилия медонад. Ж. Лазар Носири Ҳусравро яке аз мутафаккири бузурги асрҳои (V-XI) мешуморад [13, 79]. Ж. Лазар на танҳо ба омӯзиши забони муосири ҳалқи тоҷик, балки мутафаккирони бузурги ҳалқи тоҷикро ҳуб омӯҳтааст.

Умуман имрӯзҳо дар Farb дикқати олимон ба асарҳои Носири Ҳусрав ҳеле зиёд буда, ўро имрӯзҳо дар Аврупо ҷуяндаи ҳақиқат, файласуф, саёҳ, шоир бузург мешуморанд. Дар ҳаёти Носири Ҳусрав ҳодисаи ачиб ин сафари ўст. Мутафаккир сафарашро дар муддати ҳафт сол давом дода, кишварҳои Афғонистон, Озарбҷон, Сурیя, Фаластин, Иреку Мисро саёҳат намуда, тақрибан ду сол дар Миср дар давлати Фотимиён умр ба сар бурдааст. Носири Ҳусрав дар “Сафарнома”-и ҳуд аз зиндагии мардуми кишварҳои дигар, урғу одат, дину мазҳаби, аҳволи аъмоли ҳалқҳои гуногугн маълумот дода, ба ҳуд ба сурати “ман Носир” ишора мекунад. Ж. Лазард доир ба сафари мутафаккир ибрози ақида менамояд, ки ҳодисаи аз ҳама ачиби ҳаётиаш ин сафари бузурги ў мебошад. Ў сафарашро дар Сурیя, Миср ва Арабистон аз солҳои 437/1045 то 444/1052 давом дода, фаъолияташро барои паҳншавии мазҳаби исмоилия баҳшидааст. Баргаштан ба Балх чун пешбарандаи мазҳаби исмоилия ба ў ҳатар оварда, аз зулму ситами мардуми он ба дараи Юмғон (454/1061), ки дар қӯҳистони Бадаҳшони Афғонистон мавҷуд аст ғурезон шуд, то оҳири умраш соли 464/1072 дар он ҷо монд [13, 82]. Мутафаккир аксари асарҳояшро бâъди ғуреза шуданаш ба Юмғон навиштааст. Ҳар сол як китобе менавишт. Носири Ҳусрав ғайр аз корҳои шоириаш, муаллифи бисёр асарҳои насрӣ буда, ки ҳамаи онҳо ғайр аз саргузашти сафарӣ ба фалсафаи дини муносибат доранд ва ҷонидори мазҳаби исмоилии дини ислом аст, мегӯяд Ж. Лазар [13, 89].

Ба қавли Ж. Лазар китоби “Сафарнома” мушоҳидаҳои нависандаро аз сафари ҳафтсола бо насири равону сода инъикос кардааст. Ин асар ҳамияти баденю таъриҳӣ ва ҷуғрофӣ дорад, ҳодисаҳои он воқеъ мебошанд. Нависанда ҳар онҷизеро, ки дар сафар дидашт ва таассуроте, ки ҳосил кардааст, ҳамон ҳел айнан баён намудааст. Масалан, дар сифати шаҳри Байтулмуқаддас (Иерусалим) менависад: «Шаҳрест бар сари кӯҳе ниҳода ва об нест, магар аз борон ва дар рустоҳо об аст, аммо ба шаҳр нест. Ин шаҳр бар сари санг ниҳодааст ва шаҳри бузург аст, он вақт ки дидам, бист ҳазор мардум дар вай буданд. Ва бозорҳои неку ва биноҳои олӣ дорад ва ҳама замини шаҳр бар таҳтасангҳое фарш андохта ва ҳар кучо кӯҳ будааст ва баландӣ буридаанд ва ҳамвор карда чунон ки борон борад, ҳама замин покиза шуста шавад». Дар “Сафарнома” Носири Ҳусрав манзараҳои табииати кишварҳои гуногун, анъанаҳои мардум, ободии шаҳрҳоро ба таври муфассал нақл кардааст [7, 45]. “Сафарнома”, ки ҳуд асари насрии шоир буда, на ба фалсафа на ба дин ҳеч алоқае надорад шоир дар ин асари насрии ҳуд танҳо дар бораи ҷизҳое, ки дидашт навиштаасту ҳалос. Ж. Лазар дар бораи дар шакли дастнавис ваҷуд будани асари шоир ҷунин ибрози ақида намудааст: Мушаххасоти ҳусусӣ ва набудани нишонаҳои мазҳаби исмоилия ба он далолат мекунад, ки “Сафарнома” то замони мо дар шакли дастнависи воқеъ мондааст [13, 82]. Ин ақидаи ў бо асли матн мувоғиқат мекунад. Носири Ҳусрав бидуни ҳеч гуна суханбозӣ ва таблиғоти мазҳабӣ, ба тарзи равонусодда мушоҳидаҳо, воҳӯйӣ ва мулоқотҳои бо адібону доноёни машҳур, арбобони ҳунару фарҳанг, намояндағони маданияту санъат ва косибону кишварзонро рӯи қоғаз овардааст. Ҳангоми сафар Носири Ҳусрав дид, ки дар ҳама ҷо аҳволи мардуми бенаво ва ҳалқи мазлум табоҳ аст, касе ба доду фарёди онҳо намерасад, ҷунонки адаби ҷаҳонгард дар Рӯшноинома мефармояд:

Яке бас бехунар, мол аз адад беш,
Яке бо сад ҳунар дарвеши дилреш.

Мұхাকқиқ

Доктор Нодир Вазинпур дар муқаддимаи “Сафарномаи Ҳаким Носири Ҳусрав” овардааст: “Мусиқии шеъри ў турсалобату сангин ва пурвиқор, пуршукӯҳ аст. Дар баҳрҳои душвор қувваозмой карда, дар ҳама ҷо қарин тавфиқ будаааст. Забонаш покиза ва устувор, оғанда ва вожаҳои аслии дарӣ ва таркиботи хуш аст ва баёнаш аз вусъати маълумот ва умқи андеша ва инзиботи фикрии ў ҳикоят мекунанд” [4, 235].

Омӯхтани чаҳонбинии Носири Ҳусрав асосан фалсафаи ў дар Тоҷикистон солҳои 50-уми асри XX оғоз гардида буд ва то имрӯзҳо давом дорад. Бояд гуфт, ки тавсири фалсафаи исмоили диққати шарқшиносони гарбиро ба ҳуд ҷалб карда буд, аммо ба он таваҷҷуҳи маҳсус дода нашуд ва таҳлили маҳсуси ҳудро наёта буд. Дар асри XX олим рус А. А. Семенов ба фалсафаи исмоилия мароқ зоир намуда ва якчанд мақолаҳои ба ин масъала баҳшидашуда нашр гардид. Дар соли 1926 ду адади он нашр карда шуд: “Назаре ба Қурон ва исмоилия шарқ”, “Взгляд на Коран в восточном исмаилизме” ва “К догматике памирского исмаилизма”.

А. Корбен асари насрии Носири Ҳусрав “Чомеъ-ул-Ҳикматайн”-ро соли 1953 аз забони форсӣ ба фаронсавӣ тарҷума намуда, доир ба ин асар муққадимаи бузург дорад. Ў мегуяд, ки Носири Ҳусрав ҳар навъ нависандай ғалат нест, аз 41-у ҳатти якуми “Чомеъ-ул-Ҳикматайн” бар меояд, ки муборизаи идеологи ва бурҳони шадиди фарҳангӣ, ки зери таъсири фанатизми дини дар Ҳурросон мавҷуд буд маълумот додааст [15, 89] Ин шақшиноси Фаронса осари мутафаккиро ҳаматарафа омӯхта, бештар ба фалсафаи Носири Ҳусрав диққат додааст. А. Корбен дар муққадимаи ҳуд асли матни фалсафаи Носири Ҳусрав шаҳр дода, оиди асарҳои мутафаккир ибрози ақида намудааст. Ин олимни фаронсавӣ тамоми умрашро ба омӯзиши фалсафаи Шарқ сарфа намуда, доир ба фалсафа, ва фалсафаи ислом китобҳоро ба нашр расонидааст.

А. Е. Бертельс олимни шинохтаи советӣ дар бораи Носири Ҳусрав бисёр корҳои илмӣ ба анҷом расонида ў дар китобаш оиди дастнависҳои Носири Ҳусрав чунин мегӯяд: Тобистони соли 1960 дар Бадаҳшон дастнависро пайдо намудам, ки дар он шеърҳои Носири Ҳусравро бо ҳусни ҳатти Сайд Шоҳзоди Муҳаммад навишта буд, ки ба соли (1906-1922) таълуқ дошт. Муаллифи он шеърҳои беҳтарини мутафаккиро барои ҳуд ҷамъ овардааст, ва дар ҷо қасидаэро воҳӯрдам, ки дар зери ҳар мисраи он Шайх Нематуллои Вали шарҳҳо додааст. Ин шарҳо чунин буданд, оё ин дастнавис қалбаки ҳаст ё не?, барои ҷо байд аз 300 соли марги ў шерҳои исмоилии онро шарҳ доданд, оё метавон бовар кард дастнависҳое, ки пас аз 850 соли марги шоире, ки навишта шудааст?, оё метавон бовар кард шарҳҳое, ки 500 сол пеш шардиҳанда он вафот кардааст [1, 7-3]. Ж. Лазар мегӯяд ҳуди қасида ба асри X таълут дорад, ў қасидаро ба шумораи қадиматарин шеърҳои назмии Шарқ дохил мекунад [1, 7-8]. Ҳамин тарик ду нухсаи шерҳои мавҷуд буд, яке он аз саволҳои фалсафи иборат буд ва дигаре иборат аз андешаҳои ғайриодӣ, якуми он бошад ба аввалҳои асри X ва дигари он ба охирҳои асри XI-rost меояд. Ба онҳо се шаҳр навишта шуда буд, якум дар миёнаҳои асри X дуюм дар соли 1070 ва сеюм ба солҳои 1400. Шайх Нематуллои Вали соли 1431 вафот кардааст. Аз ин ҷо бар меояд, ки ҳар се шаҳрҳо ба Шайх Ниматуллои Вали таълуқ дорад. Байти 24-уми қасидаи Аҳмад ибни ӯл Ҳасан дар нашри Ж. Лазар, ки мо онро ба забони русӣ ёфт кардему аммо мутасифона аз сабаби дастрас набуда ин китобҳо мө онро ба забони фаронсавӣ ёфт кардан натавонистем чунин аст:

Свинец разбивает алмаз, а магнит притягивает железо.

Какова причина таких воздействий этих двух, [минералов]?

Ин байт ба байтҳои 31-уми қасидаи Носири Ҳусрав монанд буда, Шайх Нематуллои Вали ба ў чунин шаҳр менависад.

Шикастани сурб, алмосу санги оҳанкаш.

Ҷӣ иллат астмар ин ҳардуро чунин кирдор,

Алмосу санги оҳанкаш—ин ана ҳамон нишонаҳои нафси шаҳвоние, ки дили сангини гунаҳгоро (ба мисли оне, ки гунаҳгор дардро ҳис намекунанд) ба ҳуд ҷалб меунад, ва тир бошад ба мисли дониши асотириест (эзотерическое), ки гумроҳ шуд дар роҳи суфизм чун ёқути саҳт. Носири Ҳусрав доир ба ин мисраи қасидаи ҳуд дар “Чомеъ-ул-Ҳикматайн” чунин шаҳр мегӯяд: Ҳосияти миқнотис, ки оҳанро бикашад, он аст, ки гуем: “Аз он санг бухоре аст берунояндаи лазиҳи андаркашанда, ки ба ҷуз оҳан андарнакашад ва мухолифаст он бухор мар оҳанро ба табъ, он ки бад-ӯ андаровезонда аст, ҳамчунон ки нами ҳаво мухолиф аст мар пунбаю қоғазро в-аз ин ҳарду андаровезонда аст ва ҷу аз бухори он миқнотис ба оҳан расад, андаровезад ва ҷу мухолиф аст мар ўро, ҷу бад-ӯ расад, аз ўбигурезад ва бозгардад ва ба бозгаштан мар оҳанро, к-аз ў андаровехта бошад, бо ҳештанбиёрад” [10, 56]. Далел бар дурустии ин қавл он аст, ки чун мар сангро ба назди ҳӯрдаи оҳан, ки “суниш” гуянд, бидоранд, он ҷузъои суниш сӯи ў давидан гирад ва бухор бошад, ки пароканда равад то ҳамесунишҳои парокадаро биёбад. Носири Ҳусрав қувваи ҳамаи мавҷудоти зиндаи олами ҷисмониро аз олами руҳонӣ медонад. Яке аз

шарқшиносонӣ Фаронсавӣ Р. Гено оиди тарҷума чунин ақида намудааст: “Асосан хориҷиёни шарқшиносоне, ки саҳми худро дар методи омӯзиши онҳо мегузоранд, аз он иборатаст, ки ў ба тамоми нуқтаи гарбии худ ба фикронии мантиқии худ нигариста барои тавсири дурусти ягон таълимот онро ба таври худ ҳидоят намояд то ба мақсади асосии он бирасад [1, 25-30]. А. Бертельс, Носири Хусравро бузургтарин фарди шоҳай фотимиён ба қалам додааст. Дар китоби хеш А. Бертельс аз сафархояш чунин ёд меқунанд: “зиндагии дарборӣ монеъ аз он набуд, ки Носир даст ба корҳои имӣ бизанад ва дар ақсои олам ба сайру саёҳат пардозад”. Нависанда ва муҳақиқи Эрон. А. Қавим дар муққадимаи “Хон-ул-ихвони”, мегӯяд Носир нахустин шоири порсизабон аст, ки ба сухан либоси назм пӯшонида ва дар шеър таҳаввули бузург падид овардаст [4, 123]. Ҳикмати Носири Хусрав чун уқёнуси беканор буда ҳар қадар аз он об биёшоманд, ҳамон қадар ташнагии зиёдтар эҳсос меқунанд. Ҳаким Носир Хусрав ба он хотир дар байнӣ мардум мавқеи хоса дорад, ки аксари манзумаҳои ў мазмuni ахлоқӣ, худшиносӣ, инсондӯстӣ доранд. Ашъору, сурудхову мадияҳои, ки имрӯз дар Бадаҳшон ба ў нисбат дода мешавад низ ҳусусияти андарзӣ, пандомӯзи доранд. Ҳулоса имрӯз дар Фаронса китобҳои ин файласуф, нависанда аз ҷумлаи серҳондатаринҳост. Бештари мардуми Farb онро файласуф, нависанда ва пешбарандай мазҳаби исмоилия медонанд. Диққати олимони гарбиро ба худ бештар асарҳои фалсафии Носири Хусрав ҷалб намудааст. Шарқшиносони фаронсавие, ки оиди асарҳои Носири хусрав ибрози ақида намудаанд ўро ба қатори нависандагони машҳури олам мепиндоранд. Имрӯз асарҳои Носири Хусрав ба забонҳои гуногуни олам тарҷума шуда, ҳар миллату ҳалқият мувофиқи фаҳми худ аз он баҳра мегиранд. Дар мақолаи мазкур фикру андешаҳои олимони Советиро низ баён кардем, ки онҳо бо шарқшиносони фаронсавӣ ҳамфир буданду якҷоя кор карданд.

Адабиёт:

1. Академия наук СССР Институт востоковедения. Сад одного цветка. – Москва, 1991. – 277 с.
2. Мухтор Ш. Адабиёти тоҷик дар Франсия. Маҷмӯаи мақолаҳо. – Душанбе: Ирфон, 1985. – 95 с.
3. Носири Хусрав. Лаъли Бадаҳшон. Нашр аз пажӯхиши Фарзонрӯз. – Техрон, 1380. – 327 с.
4. НиёзовС., Назарииев Р. Носири Хусрав. Дирӯз, Имрӯз, Фардо. – Ҳуҷанд, 2005. – 683 с.
5. Носири Хисрав. Сафарнома. – Душанбе: Ирфон, 1970. – 116 с.
6. Носири Хисрав. Гулчине аз девони ашъор. – Сталиnobod: Нашр. Дав. Тоҷикистон, 1957. – 180 с.
7. Носири Хусрав. Сафарнома. – Душанбе: Ирфон, 1970. – 118 с.
8. НосириХусрав. ЛаълиБадаҳшон. – Душанбе: Нодир, 2003. – 328 с.
9. НосириХусрав. Девониашъор. – Душанбе: Адиб, 2010. – 480 с.
10. НосириХусрав. Ҷомеъ-ул-ҳикматайн. – Душанбе: Эр-граф, 2011. – 312 с.
11. НосириХусрав. Рӯшноинома. – Душанбе, 2015. – 68 с.
12. Lazard,G. Publications iraniennes à l'occasion du millénaire d'Avicenne// Revue des études islamiques, 1954.T.22. – 285 p.
13. LazardG. La langue des plus anciens monuments de la prose persane. – Paris, 1963. – 270 p.
14. LazardG. les premières poésies persanes. (IX-X)siècles. Paris, librairie d'Amérique et d'Orient: Maisonneuve, 1964. – 156 p.
15. CorbinH. Etude préliminaire. Nasire Khosrow. Kitab-e Jami-al-hikmatain. – Téhéron-Paris, 1953. – 350 p.

Калидвожаҳо: инсондӯстӣ, шарқшиносӣ, ахлоқ, ҷаззобият, таблитгот, ҷаҳонгард, исмоилия, адолат.

Аннотация

НОСИРИ ХУСРАВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФРАНЦУЗСКИХ ВОСТОКОВЕДОВ

В данной статье говорят о творческом наследии Носира Хусрава с точки зрения французских востоковедов. Начиная с XVII века наследие Носира Хусрава, наряду с трудами других великих литераторов и философов, привлекает внимание французских учёных и востоковедов. По настоящее время целый ряд учёный провели исследования философского и литературного наследия этого мыслителя. В том числе такие знаменитые востоковеды Франции XIX-XX веков как Фушекур, Массе, Корбен, Лазар и Эва дю Витрей занимавшиеся творчество Носира Хусрава к глубоко верующим мыслителям имеющего свою школу. А Карбен считает мыслителя знатоком греческого и исмаилитского учений. В любом случае французские учёные внесли огромный вклад в изучение различных аспектов творческого наследия Носира Хусрава.

Ключевые слова: Человеколюбов, Востоковед, этика, превлекателно, пропагандист, путешественник, исмаилизм, справедливость.

NASIR KHOSROW FROM THE POINT OF VIEW OF FRENCH ORIENTALISTS

This article refers to Nosiri Khosrow's creative heritage from the point of view of French orientalists. Since XIIth century Nosiri Khosrow's heritage , along with works of other great writers and philosophers, attracts the attention of the French scientists and orientalists. Currently a number of scientists researched the philosophical and literary heritage of this thinker. Among them such famous orientalists of French XIX-XX centuries as Fushekur, Masse, Karben, Lazard and Eva du Vitrei who as a result of a research of the works of Nosiri Khosrow's came to opposite opinions. In particular, Lazare ranks Nosiri Khosrow as deeply believing thinker with having his own school. And Korben considers the thinker as the expert of Greek and Ismaili doctrines. Anyway the French scientists made a huge contribution in studying of various aspects of the creative heritage of Nosiri Khosrow.

Key words: *Man-lovers, Orientalist, morals, emigration, propagandist, traveler, ismailism, justice.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Муборакалиев Фарҳод, магистранти факултети забонҳои романӣ-германӣ кафедраи забони франсавии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ, Тел.: (+992) 501 12 37 87. E-mail: muborakaliev.94@mail.Ru

Роҳбари илмӣ: н.и.ф. Султонзода С.

Сведения об авторе: Муборакалиев Фарҳод, магистрант кафедры французского языка факультета романо-германских языков Таджикского государственного педагогического университета им. С. Аини. E-mail: muborakaliev.94@mail.Ru

About the author: Muborakaliev Farkhod, master student of the Roman-Germanic faculty of the Department of French Language of the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini, E-mail: muborakaliev.94@mail.Ru

ТАЪРИХ, ФАЛСАФА, СИЁСАТ ВА ҲУҚУҚ

Валиев Чамшед Абдурасулович,
ассистенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносӣ
Ҳафизоза Шукронва Маҳмадхоновна,
омӯзгори Муассисаи таҳсилоти минаи умумии №100, и. Шоҳмансур, ш. Душанбе
Ҳалимзода Шоҳруҳ Абдунаим,
донишҷӯи соли чоруми факултети филологияи тоҷик

«ЧЕХРАҲОИ МОНДАГОР» – ҚОМУСИ БУЗУРГ

Тоҷикистони соҳибистиқлоли ҷавони мо мисли ҷавонони ҳудаш, ки дар зери сиёсати хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат аз рӯзи нахустини соҳибистиқлол гардидаша рушду нумӯъ ва ба пешрафти комил ноил гардидааст, танҳо ба воситаи роҳнамой ва мактаби сиёсиву мардонагии роҳбари давлат рушд карда истодааст ва барои мо ҷавонон боиси ифтихор аст, ки мисли Эмомалӣ Раҳмон як шаҳсияти таъриҳӣ ба мо роҳбарӣ мекунад ва аз як ҷиҳат мисли Пешвои миллат шаҳсан ва ба аҳли илму зиё эҳтиром мегузоранд, ки ин боиси пешрафти илму фарҳанг дар ҷомеаи мо мебошад.

Далели ин гуфтаҳо ба нашр расидани яқчанд китоби таъриҳӣ, илмӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ, монанди “Тоҷикон дар оинаи таъриҳ-Аз ориён то Сомониён”, “Нигоҳе ба таъриҳ ва тамаддуни ориёй”, “Забони миллат-ҳастии миллат”, “Уфуқҳои истиқлол”, “Ваҳдат, давлат, президент”, “Ганҷинаи бузурги андеша”, “25 қадам дар паҳнои олам”, “Эмомалӣ Раҳмон дар адабиёти бадӣ”, “О современном мире и основных аспектах внешней политики Республики Таджикистан”, “Эмомалӣ Раҳмон-Пешвои миллат”, “Нури Раҳмон”, “Боҳтар” ва китоби дигари тозанашраш, ки “Чехраҳои мондагор” номгузорӣ гардидааст, дар ҳақиқат як асари мондагор баҳри ҳалқи тоҷик мебошад.

МО “Чехраҳои мондагор”-и Пешвои миллатро ҳамчун як асари илмӣ дониста, ба ин асар мақоми пайвандгари таърихи кӯҳани тоҷиконро сазовор медонем ва ҷуноне ки муаллифи ин асар қай кардааст: “Китобе ки дар даст доред, Шуморо ба саҳифаҳои пурифтиҳори таърихи ҳалқи тоҷик шинос намуда, аз рӯзгори шаҳсиятҳои номдору сарбаланди илмӣ, адабӣ ва таърихиву сиёсиамон нақл менамояд” [1, 3]. Бале дар ҳақиқат ин асари пурмӯҳтаво метавонад моро ба саҳифаҳои пурифтиҳори ҳалқи азизамон ошно соҳта, баҳри таҳқими ҳувияти миллӣ, тарбия ва шакл гирифтани андешаи миллӣ, инчунин бедор намудани ғурури миллӣ ба ватану ватандорӣ дар бораи гузаштаи пуршебу фарози миллатӣ тоҷик ва баҳри ба даст овардани сулҳ ёдрас шудан аз корнамоҳои фарзандони баруманд ва шарафманди тоҷик аз Курӯши Кабир сар карда, то ба ақидаҳои фалсафию эстетикии Мавлоною Ҷомӣ ва дар роҳи ба даст овардани давлати навини тоҷикон аз Айни омӯзгору тарбиятгар то ба сиёсатмадории Бобоҷон Гафуров ва дар тамоми ҷаҳон сулҳҳоҳии Мирзо Турсунзода ва дигар фарзандони фарзонааш барои мо тозатарин аҳбор ва далелро пешкаш менамояд.

Дар ин китоб оид ба 25 симои барҷастаи сиёсӣ, илмӣ ва адабии миллати тоҷик сухан меравад ва матолиби онро мо дар панҷ баҳш дастабандӣ намудем: баҳши аввал дар бораи кору пайкори сарсупурдагони миллат, пайдомарони озодиву истиқлол, ҷонфиёдёни ҳалқ мисли Куруши Кабир, Спитамен, Маздак, Исмоили Сомониро шомил намудаем [2, 5]. Дар ҳақиқат, Куруши Кабир яке аз подшоҳони оқилтарин давр шинохта шудааст, ва Эъломияи таъриҳии ўки аз тарафи олимону муарриҳон чун нахустин “Эъломияи ҳуқуқи башар” эътироф гаштааст. Эъломияи ҳуқуқи башар нахустин ҳучҷате дониста мешавад, ки мисли Конститутсияи Тоҷикистони азизи мо ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандонро пуштибони ва химоя мекард. Чехра дигаре мисли Куруш ин Спитамени ҷанговару далер мебошад, ки муборизаи ў баҳри талошҳои ба даст овардани истиқлол ҳанӯз дар даврони давлатдории ниёкони сӯғдию боҳтарии мо мебошад. Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар васфи ин қаҳрамон барҳақ таъкид карда ва гуфтааст “Ҳарчанд муборизаҳои шадидӣ истиқлолҳоҳӣ ва ватандӯстии ниёгони мо таҳти сарварии Спитамен оқибат ба шикасту бебарориҳо дучор шуданд, корнамои бемислу монанди онҳо дар саҳифаи таъриҳ то ба рӯзгори мо ба ёдгор мондааст” [1, 35].

Дар баҳши дуюм доир ба пешвоёни дину ойини ростин Муҳаммад (с), Зардушт, Монӣ ва муаллими ахлоқу маданияти тоҷикон Имоми Аъзам ва дигарон ҷойгоҳи ҳудро ёфтаанд ва яке аз ҷунини мардон Муҳаммад ибни Абдуллоҳ ибни Адулмуталиб мебошад, ки вай аз қабилаи

Мұхаббат

Күрайшии бани Ҳошим буда дар хонаводаи Абдуллоҳ ва Омина ба дунё омадааст, ки ин мард бо дин ва оинии ростии худ боиси ифтихори арабу ачам гаштааст.

Зардүшт бошад яке аз паёмбари ахлоқ доиста мешавад, ки вай тавассути таълимоти худаш “*рафтори нек, гүфтөри нек ва пиндори нек*” дар замони худ ва минбаъд мардумро ба росткориу ростқавлӣ, поктинатию дурусткорӣ даъват намуда таъкид мекунад, ки “*Роҳ якест ва он роҳи ростишт, ҳама дигар роҳҳо бероҳа аст*”. Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба ин натиҷаи хирадмандона расидаанд, ки суханони Зардүшт ҷанбаи қавии ахлоқӣ ва тарбиявӣ дошта, дар таҳқими пояҳои маънавии насли имрӯз таъсиргузор ҳоҳад буд.

Симои дигари шинохтанӣ Монӣ мебошад, ки вай худро расулу фиристодай рӯшной муаррифӣ мекард. Инчунин, худи Монӣ аз нобигагони таъриҳ буда, на танҳо маҳорату истеъодди фавқулодай шаҳсӣ дошт, балки зоҳирон аз нотиҷони замонаш буд. Яке аз истеъоддоҳои фавқулодай ў ки дар таърихи мардуми ориёни осоре боқӣ гузоштааст, санъати наққошӣ маҳсуб мешавад, ки дар ин ҳунар аз нобигагони замонаш буд.

Бахши сеюми мақолаҳои ин китоб дар бораи одамушшуаро Рӯдакӣ, Ҳаким Фирдавсӣ оғоз ёфта бо Тӯғрал ва Сотим Улугзода ба анҷом мерасад. Оғозбахшии ин қисмат аз Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ оғоз гашта, дар бораи ҳаёт ва фаъолияти шоир ва доир ба мероси адабии ў ҳарф мезанад, ки ба вай унвони “қофиласолори адабиёти тоҷику форс”-ро арзанда доистаанд. Бе шакку шубҳа метавон гуфт, ки Рӯдакӣ шаҳсияте мебошад, ки дар пешрафти фарҳанг ва адабиёти мардуми форсу тоҷик хизмати шоистае кардааст, аз ҷумлаи достону қиссаҳои навиштаи ноб ба забони тоҷикӣ дар васфи илму дониш ибрози ақида намуданаш далели ин гуфтаҳоҳ:

То ҷаҳон буд аз сари одам фароз,
Қас набуд аз рози дониш бениёз.
Мардумони биҳрад андар ҳар замон,
Рози донишро бо ҳар гуна забон .
Гирд карданду гиромӣ доштанд,
То ба санг андар ҳаме пиндоштанд.
Дониш андар дил ҷароғи равшан аст,
В-аз ҳама бад бар тани ту ҷавшан аст.

Ба боварӣ метавон гуфт, ки дониш мояни баландии мартаба, соҳибэҳтирум аз соҳибфазл гаштани инсон мебошад.

Бахши ҷаҳорум дар бораи рӯзгор ва осори мубаллиғони сулҳу дӯсти ва мактаби фалсафии ҳалқамон ибрози андеша менамояд, ки инҳо Шамси Табрезӣ, Мавлоно Ҷалолиддини Балҳӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Мир Сайд Алии Ҳамадонӣ ва дигарон ба диди нав таҳқиқ гардидааст.

“Орифи бузург Мавлонои Балҳӣ дар тамоми ақсои Шарқу Ғарб бо назми оламгири худ маъруф гаштааст ва шеъру андешаҳои фалсафии ўро дар тамоми олам бо завқу шавқи беандоза ҷӣ пиру ҷи ҷавон ҷи марду ҷи зан новобаста аз дину мазҳаб ва ҷаҳонбинии худ қироат мекунанд” [2, 9].

Дар бахши панҷум бошад доир ба фарзандони фарзонаи миллат сухан меравад, ки ин фарзандони ватан дар ташаккулёбии Тоҷикистони соҳибиستиклол ва дар мавзӯи пойдории сулҳ аз Айнӣ сар карда то ба Мирзо Турсынзода ҷоннисориҳо кардаанд. Ҷи гунае ки аз зиндагии пурғаму андӯҳи Айнӣ мо аз асарҳои худи ў огоҳӣ дорем, Садриддин Саидмуродзода Айнӣ соли 1878 дар дехаи Соктареи Ғиждувони Аморати Бухоро дар оилаи дехқон ба дунё омадааст. Аз сабаби дар синни ҳурдӣ ба дӯши Айнӣ афтодани бори зиндагӣ боиси он гашт, ки Айнӣ як шаҳсияти комили сиёсию фарҳангӣ ба камол расад. Ҳушбахтона ба Садри Зиё воҳурданааш ва ба воситаи устодаш ба маҳфил ва китобхонаҳои бехтарин боиси он гашт, ки Айнӣ ҳанӯз аз овони ҷавониаш дар бораи таърихи миллаташ маълумоти амиқе гирад ва он таҷрибাহоро барои пешрафти адабиёти даврони мусоир самаранок истифода бурда, яке аз аввалин Президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон таъйин гашт ва ба шогирдони худ мағҳуми ватанро дуруст фаҳмонда тавонист, ки ин фаъолиятҳо барои тарбияи шогирдонаш заминаи асосӣ ба ҳисоб мерафт. Яке аз шогирдони устод Айнӣ Бобоҷон Faфуров мебошад, ки вай тавонист шаҳодатномаи миллати худ асари оламшумул “Тоҷикон”-ро таълиф намояд, ки ин асар як заминаи мустаҳкам дар бораи таърихи бой доштани миллати тоҷикро гувоҳӣ медиҳад. Ва ҳамин хизматҳои шоёнашон буд, ки ба Садриддин Айнӣ ва Бобоҷон Faфуров соли 1997, ба Шириншоҳ Шоҳтемур ва Нурсатуллоҳ Махсум соли 2006 ба Мирзо Турсынзода бошад соли 2001 унвони олии “Қаҳрамони Тоҷикистон” дода шуд.

Адабиёт:

1. Атоева К. Чехраҳои мондагор – Мазҳари тарбия ва худшиносӣ. Маорифи Тоҷикистон, №9, 2017, с. 4-10.
2. Фафуров Б. Тоҷикон. – Душанбе: Дониш, 2008. – 889 с.
3. Минбари ҳалқ, 16 ноябр 2016.
4. Чехраҳои мондагор таърихе аз дидгоҳи Пешвои миллат. – Душанбе, № 88, 2017. 1 май.
5. Тоҷикистон. №1, 2019, с. 56-58.
6. Эмомали Р. Чехраҳои мондагор. – Душанбе: Эр-граф, 2016. – 364 с.

Калидвожаҳо: Чехраҳои мондагор, саҳифаҳои таъриҳ, бостон, ойини ростин, Эъломияи ҳуқуқи башар, пешрафти сулҳ, фарҳанг, сиёсат, маданият, ақидаҳои фалсафӣ.

Аннотация**“ЧЕХРАҲОИ МОНДАГОР”- ВЕЛИЧАЙШИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ**

Книга основателя мира и согласия-Лидер нации, Президент Республики Таджикистан Эмомали Раҳмон действительно является величайшим энциклопедией. В этой книге речь об 25 достойных людей, предки таджиков-прошлых исторических, религиозных, политических и научных деятелей.

Данная статья посвящена вкладу автора книги Президента Республики Таджикистан Эмомали Раҳмона об изучении этих достойных личностей.

Ключевые слова: достойные люди, исторические страницы, древнейших, правильные учене, Декларация прав человека, развитие мира, культура, политика, философские мысли.

Annotation**“PERSISTENT FACES”-IS A GREAT ENCYCLOPEDIA**

The book of the founder of peace and national unity is the leader of the nation the President of the Republik of Tajikistan Emomali Rahmon is truly a great encyclopedia of 25 historical, figures it is the religios, political and scientific heritage of the Tajiks, wich has a high scientific value.

The article reflects the contribution of the author of the book-the President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon in the reflection of these great figures.

Keywords: immortal faces, pages of history, antiquity, true religion, Universal Declaration of Human Rights, progressive peace, cultre, politics, security, philosophical ideas.

Маълумот дар бораи муаллифон: Валиев Ҷамshed Абдурасолович, асистенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносӣ, муовини декан оид ба корҳои тарбиявии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ. Телефон: 907048591

Ҳафизова Шукрона Махмадхоновна, омӯзгори Муассисаи таҳсилоти минаи умумии №100, н.Шоҳмансур, ш. Душанбе

Ҳалимзода Шоҳруҳ Абдунаим, донишҷӯи соли чоруми факултети филологияи тоҷики ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Телефон: 550751575.

Сведения об авторах: Валиев Джамshed Абдурасолович, асистенти кафедра теория и практики лингвистика, заместитель декана по учебной работе ТГПУ им. Садриддина Аини. Телефон: 907048591

Ҳафизова Шукрона Махмадхоновна, преподаватель ГОУ №100, Шоҳмансурского района, г. Душанбе.

Ҳалимзода Шоҳруҳ Абдунаим, четвертом курсе факультета таджикской филологии ТГПУ па имени С. Аини. Телефон: 550751575.

About the authors: Valiev Jamshed Abdurasulovich, assistant of the Department of Theory and practice of linguistics, Deputy Dean for Educational Affairs of Sadriddin Aini Tajik State University. Phone number: 907048591

Hafizova Shukrona Mahmadkhonovna, Teacher of General Mine Educational Institution №100, Shohmansur district, Dushanbe city.

Halimzoda Shohrukh Abdunaim, is a fourth-year student at the tajik philology faculty of Tajik State Pedagogical University by named after S. Aini. Phone number: 550751575.

ХОТИМАИ СУЛОЛАИ ШАЙБОНИЁН ВА ФАҶОЛИЯТИ ХОНДОНИ АШТАРХОНИЁН

Дар охири солҳои 90 –уми асри XVI аломатҳои афзоиши муқобилияти сиёси иқтисодӣ ва мағкуравии феодалҳои ўзбек ба пешравии ҷамъият ба созмони марказиятҳои Абдулоҳони II зоҳир гардиданд. Писари худи ў Абдулмӯъмин, ки волии Балҳ буд, ба падараш итоат кардан наҳост ва муносибати байни онҳо то ҳадди задухӯрди мусалаҳонна расид. Нобарориҳои сиёсати ҳориҷӣ вазиятро мураккаб карданд. Дар Ҳурросон Сафавиён бо муваффақият амал намуданд, дар шимоли он яке аз бехтарин сарлашкарони Абдуллоҳон шикаст ҳӯрд. Дар ҳамин вазият Абдулоҳони II, (1534 - 1598) 8 феврали соли 1598 вафот кард. Марги ў бонги чудо шудани Ҳоразм буд.

Абдулмӯъмин бо шунидани ҳабари рехлати падараш ба зудӣ аз Амударё гузашт ва ба Бухоро равон шуд. Одамони аъёне давлат феълу атвори оташин ва қувваи қаҳру ғазаби ўро медонистанд ва бар хилофи ихтиёрии худ ва ба дили ноҳоҳам Абдулмӯъминро ба таҳти подшоҳӣ шинониданд. Султони ҷавон аз бадҳоҳии аъёни давлати воқиф гашт ва ба қуштори шаҳсони воломақом қарор кард. Аъёне аз қасди Абдулмӯъмин боҳабар гаштанд, ўро бо баҳонаи шикор ба ҷониби Ӯротеппа ва Зомин бурданд ва дар гузарҳои дарозу тангоб бо тири камони Муҳаммадқулӣ ном қотили зарҳарид қуштанд. Ин қуштор баъди шаш моҳи подшоҳии Абдулмӯъмин охири тобистон - аввали тирамоҳи соли 1598 ташкил гардид, ба гуфти таъриҳшинос Муҳаммад Юсуфи Муншиӣ, аъён ба вилоятҳои гуногун одам фиристоданд, то аз ҳонадони Шайбониён вориси Абдулмӯъминро пайдо намоянд. Вале қасе пайдо нагашт ва таҳту точи Мовароуннаҳр, Балҳ ва Бадаҳшон ҳолӣ монданд. Дар тамоми давлат бетартибҳо, бесарусомониҳо носозиҳо ҷанҷолҳо ба вучуд омаданд. Қасе ба қасе итоат кардан намехост (Таърихи Муқимхони, 1956, 69 – 70). Сафавиён марги душмани ашаддиашон Абдулоҳон ва Абдулмӯъминро фаҳмида ба забти Ҳурросон қӯшиданд. Шоҳ Аббосӣ Сафавӣ (1571-1629) бо як ҳуҷум Сабзавор ва Машҳад, сонитар Ҳиротро ба даст овард ва дар Балҳ дастнишондаи ў Муҳаммад Иброҳимӣ Шайбони ҳоким таъян гардид. [1-553] Султони қазоқҳо Таваккал бо ёрии қувваҳои зиёди қазоқҳо, муғулҳо ва қалмоқҳо аз ноҳияи Тошканд ҳамла кард, Самарқандро ба даст оварданд, вале дар ҷангӣ дар роҳи Бухоро рӯҳ дода, саҳт ярадор шуд ва дар қариби соли 1599 вафот кард.

Дар ин айёми пуршӯбӯ пурфитна ашроф ва амирони бонуфузи давлати Шайбониён ба мансаби хон Ҷонибеки Султонро, ки аз соли 1554 аз диёри худ фирор намуда, дар Бухоро истиқомат мекард ва домоди Искандархон - падари Абдуллоҳони II буд, интиҳоб кардан хостанд вале Ҷонибек Султон таҳту тоҷро қабул накард ва гуфт. «Ҳарчанд ман аз Чингизиён бошам ҳам, вале ҳокимияти олий бар Мовароуннаҳр бояд ба яке аз шоҳзодагони Шайбонӣ тааллӯк дошта бошад». Баъди ин писари қалонии ў Дин Муҳаммадхон ҷияни Абдуллоҳонро шоистаи ин ҳокимияти олий донистанд. Тоҷ ва ҷӯбдасти шоҳиро ба вилояти Нисо ва Абевард, ки Дин Муҳаммад ҳокими он ҷо буд, фиристоданд, дар масҷидҳо ба номи ў хутбаҳо хонданд ва ба исмаш тангаҳо зарб заданд. Аммо Дин Муҳаммад ҳангоми турехтан аз таъқиботи туркҳои қизилбоши сафавӣ дар вилояти Қундуз аз тири ноҳалафи камонандоз аз қабилаи аймоқ қушта шуд. Ҳамон вақт амирони ўзбек, бародари ў Бокӣ Муҳаммадро хон (соли 1601 - 1605) интиҳоб карданд. Писари сеюми Ҷонибек – Валий Муҳаммад ворис эълон гардид ва мувоғики таомул ҳамчун волӣ ба Балҳ фиристода шуд. Ҳамин тавр, дар Мовароуннаҳр соли 1601 салтанати сулолаи дуюми ўзбекҳо бо номи Аштариён ё Ҷониён - аз номи сарвари ҳонадони Ҷонибек ё Ҷони Муҳаммад Султон оғоз ёфт.

Валий Муҳаммад баъди қатли дастнишонди шоҳи Сафавии Эрон Аббоси I, волии ў Муҳаммад Иброҳими Шайбонӣ, ки мазҳаби шиа майл дошт, барои зарба задан бо лашкари туркҳои қизилбош ба Балҳ ворид шуд. Вале давлати Сафавиён музafferияти асосии худро дар Машҳаду Ҳирот нигоҳ дошт [2, 554].

Бокӣ Муҳаммадхон охири соли 1602 – ибтидои соли 1603 якҷоя бо Валий Муҳаммад ба вилояти Қундуз ғазо карданд, то ки интиқоми хуни бародари шаҳидашон Дин Муҳаммадро аз қабилаи маҳаллии Қарой ситонанд. Лашкари ўзбекҳо бурҷи қалъаи қаройиҳоро раҳна намуда, вориди қалъа шуданд ва он ҷо қуштори оммавӣ содир карданд. Дар маҳалли мазори Бобо Абдоли назди Балҳ ҷангӣ байни ўзбекҳо бо сардории бародарон Бокӣ Муҳаммад Валий Муҳаммад ва қӯшуни қизилбошҳои шоҳ Аббос барпо гашт. Шоҳи Эрон бо шумораи ками

қўшуни худ саросема гурехт. Баъди ин зафар Боқӣ Муҳаммад ба Бухоро бар гашт ва ба азнаташкилкунин дастгоҳи давлатӣ, барпокунин лашкар, истифодай беҳтарин қонунҳои давлатӣ машғул шуд. Ҳокимони баъдина барои ин гуна идоракунӣ Боқӣ Муҳаммадро «мушари илоҳӣ», ва «мадори илоҳӣ» номиданд. Боқӣ Муҳаммад соли 1605 дар синни 51-солагӣ, баъди бемории дусола вафот кард. Дар поёни умри ў ба худуди давлат аз ҳар тараф қабилаҳои гуногуни қазокҳо, кароқалпокҳо ва мунофиқони бисёр хучум карданд ва ба горату торочгарӣ варзианд. Аҳолии ноҳияҳои харобгашта диёри худро тарк намуданд ва ба чор сӯ гурехтанд.

Валий Муҳаммад (1605 - 1611) ба таҳти салтанат нишаста, ба фароғату айшу ишрат машғул шуд ва аз фуқаро бепарво гардид. Ў бо фармони худ Шоҳбек Кукалтош ном вакили қавми фулоҷиро воли Балх таъин кард, vale Шоҳбек баҷои ғамҳори нисбати амнияти мулк, некуваҳволии мардум ба тарбияи шоҳзодагон - писарони дин Муҳаммад И момқулиҳон ва Нодир Муҳаммадхон ба зулму зуроовари нисбати тоҷикони Балх машғул шуд. Аз истибододи шадиди у тоҷикони Балх ба дом омаданд ва шуриш намуданд ва хостанд, ҳукумати воли ва аштархониёнро бо сардори Валий Муҳаммадхон сарнагун кунанд. Хони Бухоро аз тарси неҳзати мардум фармон дод, то Шоҳбек Кукалтошро ҳабс намоянд. Сипас Шоҳбекро ба ҷазои худаш ихтироъ карда, ки нисбати ҷинояткорон раво медид, гирифтор карданд Шоҳбекро дар мадрасаи Абдуллоҳон дастгир карданд, бо воситаи нарғовҳо сарашро аз сараш чудо карданд, ҷасадашро аз дастгоҳи оҳанини надоғфи гузарониданд ва баъд ба деги равғани гудоҳта партофтанд [3, 555].

Дере нагузашта дар худи Бухоро ба муқобили Валий Муҳаммад суиқасд омода шуд ва аъёни пойтаҳт хостанд ба таҳт бародарзодааш И момқулиро биёrad. Бо даъвати амирони Бухорои И момқулиҳон ва аз қафои ў барадараш Нодир Муҳаммад бо лашкари Балху Бадаҳшон си Бухоро ҳаракат карданд. Валий Муҳаммадхон дар дашти Қарши ҳангоми шикор аз суиқасд боҳабар шуд. Ў нисфи шаб бо ду писаронаш бо роҳи Ҳурросон, ба шарқи Эрон, ба паноҳи шоҳ Аббоси сафави гурехт. Шоҳи Эрон ўро бо иззату икром пазирои намуд ва барои баргардонидани таҳту тоҷи Бухоро бо Валий Муҳаммад ба муқобили И момқули 80 ҳазор қизилбошҳоро фиристод. И момқули бо дасгири Шайх Ҳоча Ҳошим, писари Махдуми Аъзам дар майдони муҳориба қущуни шоҳи Эронро шикаст дод ва Валий Муҳаммадхонро ба қасири гирифт. Бо фармони Шайх Ҳоча Ҳошим Валий Муҳаммадхон қатл гардид. Ин воқеа соли (1608-1609) рӯҳ дод. Баъди ин пирӯзи И момқулиҳон истиқлолияти давлат ва шукуху манзалати худро мустаҳкам намуд.

Баъди муддате иттифоқӣ ва собиқи И момқулиҳон дар мубориза бо туркҳои сафавиён - қазокҳо ба мудҳои Аштархониён пайваста хучум карданд. И момқулиҳон солҳои 1612 – 1613 қазокҳоро шикаст дод, Тошкандро запт кард ва писараш Искандарро волии онҷо таъин намуд. Лекин дар натиҷаи шуриши шаҳриёни Тошкандро ба муқобили Аштархониён Искандар ҳалок гардид барои қасоси марғи писараш И момқулиҳон Тошкандро баъди як моҳи муҳосира ба даст овард, шаҳрро зерузабар намуд, мардумро қатли ом кард.

Адабиёт:

1. Абдукаҳҳор С. Политическое и социально-экономическое положение Бухарского ханства в XVII - первой половине XVIII. – Душанбе: Дониш, 2010. – 292 с.
2. Бобоҷон F. Тоҷикон. Қисми 1, 2. – Душанбе: Ирфон, 2008. – 810 с.
3. Турсунов Н. Таърихи тоҷикон. – Ҳуҷанд: Ношир, 2001. – 788 с.
4. Мирбобоев А. Таърихи ҳалқи тоҷик. – Ҳуҷанд: Ношир, 2008. – 810 с.
5. Юлдошев В. Истории торговых и посольских связей Средней Азии с Россией в XVI- XVII вв. – Ташкент, 1964.

Калидвожаҳо: сулола, қабила, воломақом, Аштархониён, Шайбониён, вазъият, парокандагӣ, генералгубернатор.

Аннотация

КОНЕЦ ШАЙБАНИДСКОЙ ДИНАСТИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИНАСТИЯ АШТАРХАНИДОВ

Аштарханид Абдуллахан II завершил жестокую битву против своего сына Абдулмумина, бывшего в ту пору правителем Балха, в результате которой проиграл битву один лучших военачальников Абдуллохана. При таком сложном положении 8 февраля 1598 года умер Абдуллохан II. Страну стал руководить Абдулмумин сын Абдуллохана II и вскоре политическая элита узнала его недобрые намерения и покончила с ним. Его смерть стала сигналом распада Харезма. После последнего короля Шайбанидской династии Вали Мухаммадхона (1608-1609) государстве грозил распад.

Ключевые слова: династия, племя, Аштархан, Шайбаниды, недоброжелательство, правитель, вышестоящий, ситуация.

Annotation

THE END OF THE DYNASTY OF SHEIBANIDS AND OF ASHTARHANIDS DYNASTY'S ACTIVITY

From the tribe of Ashtarhanids Abdullokhon II made a cruel fight with his son Abdulkumin which was the general ruler of Balkh, as a result , one of the best military leader Abdullokhon II lost the battle. In this situation, in the 8th of February 1598 Abdullokhon II died. The country was manager by Abdulkumin the son of Abdullokhon II and soon the political elita recognized his unkind intentions and killed him. After the last King of the Sheibanids dynasty Vali Muhammadkhon (1608-1609) the state was threatened with distegration.

Keywords: Sheibanids, *dynasty, situation, general-governator, military, Ashtarhanids, higher, failing.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Алимардонова Зулайхо, магистранти соли дуюми факултети таърих, ДДОТ ба номи Садриддин Айни. Телефон 985-32-20-06.

Роҳбари илмӣ: профессор Пирумшоев X.

Сведения об авторе: Алимардонова Зулайхо, магистрантка второго курса исторического факультета ТГПУ имени С. Айни.

About the author: Alimardonova Zulaykho, the master student of second year of the Department of history of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.

ТАЪСИСЁБИИ ЧУМХУРИИ ТУРКИЯ

Аз соли 1919 то соли 1920 дар Туркия вазъи пуршиддат хеле ачиб буд. Вобаста ба интихоботҳои ба наздики дар Анатолия доир гашта дар тамоми мамлакат найранг ва бухронҳои сиёсӣ ҳуқумронӣ доштанд. Фаридпошо ташни аз нав ба сари ҳокимият баргаштанро дошт. Бояд гуфт, ки ҳоҳиши ў оқибари хуб надошт ў ошкоро бо курдҳо гуфтушунид ба роҳ, монда ба он ваъдаи соҳибистиқоли дод, ба шарте, ки онҳо ҳаракати миллиро маҳв созанд.

Дар ин вақт камол Отатурк ба ҳама муроҷиат карда оғози чангӣ озодиҳоҳиро эълон кард. 16 марта соли 1920 барои Камолистҳо сиёҳ эълон шуд, зеро амалий гаштани орзую амали онҳо онҳо оғоз ёфт Стамбул истило шуд, султон ба часади зинда табдил ёфт. Тамоми Анатолия ДПР дасти Камолистон қарор дошт ҳукумати қонунӣ дар Анқара қарор гирифт. Дар айни замон Фаридпошо баргашта ҳама мусулмононро даъват кард, ки зиди Камол барҳезанд.

Мустафо фаъолона кор карда маҷлиси миллӣ таъсис дода дар он масъалаҳои муҳимтаринро муҳокима кард, як қатор қонунҳо қабул шуд, аз ҷумла оиди хиёнаткорони ватан. То ба ин замон Мустафо Камол роҳи дарозро тай карда, тамоман одами дигар шуда буд ҳислати бадҷаҳлии ҷавонӣ дар гузашта монда буд. Қобилияти худро зери назорат қарор доштан, оромии мутлақ ба атрофиён таъсир мекард.

Дар тамоми давраи кори душвори сиёсии худ Мустафо Камол амалан давлати дуюмро бо ҳукумати худ, пойтахти худ, маҷлиси миллӣ, матбуот ва барномаи иҷтимоӣ созмон дод. Ин даъвати ҳақиқӣ ба онҳое буд, ки ба онҳо бовар надошт ва онҳоро дастаи ҳарбиён-қасосгирандагон меномид тадриҷан рӯз аз рӯз Мустафо Камол нақшаҳо ва барномаҳои худро дар ҳаёт татбиқ мекард. Дигаргунҳои маҳсус ба армия даҳл доштанд, ки онро мудом беҳтар кардан зарур буд. Анқара пурқуват мешуд,

Стамбул бошад мавқеъҳои худро аз даст дода, вазъи шаҳр торафт ҳузнангез мешуд. Аз қувватирии маҷлиси миллӣ он чи дарак медод, ки канститутсия қабул гардид. Ин қадами ниҳоят муҳим ва масъул буд. Ғайр аз ин масъалаи муносибат бо большевикон ҳануз ҳал нашуда буд. Табаддулот дар Россия ҷангига шаҳрвандӣ, ба рафтани ҳодисаҳо дар Туркия таъсири маҳсус расонд як қисм большевикҳоро дастгирӣ мекард, ғуруҳи дигар бо онҳо робита доштанд намехостанд [1, 89].

Султон назди туркҳо нуфузи худро аз даст дода буд онҳо бе султон зиндагӣ карданро омӯхта буданд ва дарк карданд, ки давлат бе ў аз байн намеравад. Намояндагони Анқара оиди иваз кардани султон бо ҳукумати маҷлиси миллӣ изҳорот доранд Камол ба губернаторҳо оид ба идоракуни мемлакат машварат карданиҳо лаҳзаи мувоғиқ лозим буд, ки тамоми ин нақша амалий гардонда шавад.

Дар канференсияи Лозанна вазири бузург бо Мустафо Камол қарордоде ба имзо расонданд, ки дар он пешниҳод мешуд, ки ҳокимияти номаҳдуни султон барҳам дода шуда давлате созмон дода шавад, ки аз ҷониби маҷлиси бузурги миллӣ идора карда шавад [2, 77].

1 ноябри соли 1922 султонӣ бекор карда шуд. Интизор шудан лозим буд, ки одамон ба ҳуди султон ба ин чӣ ғунна ҷавоб мегардонда бошанд. Камол умед дошт, ки ў аз мемлакат фирор ҳоҳад кард барои муқовимат ў ҷизе надошт, ҳатто армияро аз даст дода буд. Баъди ҷанд рӯз маълум гашт, ки Воҳиддидин бо кумаки сафирони англisis аз мемлакат фирор кардааст амакписари ў Абдулҳамид розиги дод, ки ҳалифи нав гардад, ки аз ҷониби маҷлиси миллӣ интихоб шуда буд.

Дар шаби аз 16 ба 17 февраля соли 1922 Мустафо Камол тавакал кард, ки ба ҳабарнигорон лоиҳаи худро пешниҳод намояд, ки ба онҳо доҳил мешуданд; ба Анқара гузаронидани пойтахт «шахри нав бо пешомадҳои хеле хуб», ки «зеботарин шахри дунё мегардад»; бекор кардани хилофат «рамзи ҷаҳони исломӣ, на ин ки туркӣ»: ҳаракати дунявии ҷомеа, ки аз атеизм тафовут дорад ва ниҳоят оид ба масъалои интихоби забон ба маҷлиси миллӣ ў мудом ҷонибдори як ақида буд: «ин дар оянда ҳатман руй медиҳад» Барои Камол истиқолияти иқтисодии мемлакат хеле муҳим буд.

23 апрели соли 1923 канференсияи навбатии Лозанна баргузор шуд, ки бо сулҳ анҷом ёфт. Ба Туркия бори нахуст чун ба давлати Аврупои муносибат карданд. Истиқолияти онро

Мұхәммәд

Франсия, Испания, Британияи Кабир, Япония, Руминия, Югославия эътироф намуданд. Давлатхөй хурд аз байн рафтанд ҳама бо Мустафо Камол ифтихор мекардан.

Ба ў мұясар гашт сохибихтиёриро ба даст орад. Дар интихоботқо ў президенти мачлиси милли интихоб шуд 9 сентябр ҳизби ҳалқы созмон ёфт, нақши он дар амалисозии нақшаҳои Камол хеле мұхим буд. Раңаб котиби генералии он интихоб шуд 13 октябри соли 1923 Анқара, бо пешниҳодҳои Исмат пойтахти нави Туркия шуд.

Аз лаҳзаи ба имзо расидан шартномаи Лозанна вазъият дар мамлакат таъғир наёфта буд, ба он нигоҳ накарда, ки бисёр хорициён онро тарқ карда буданд. Иқтисодиёт дар ҳали таназзули қарор дорад ислоҳотқо боиси ихтилофҳои миёни одамон гардидан. Дар мачмуъ метавон гуфт, ки қадамҳои нахустини чумхурии ҷавон хеле душвор буданд ҳанӯз пешравиҳо дида намешуд.

Камол гуфтушунидро ба ҳалқ идома медод онҳоро бовар мекунонд далерона ба пеш ҳаракат намоянды, эътимод дошт, ки чумхури абади умр ба сар ҳоҳад бурд «Дар чумхури меҳнати мачбурий наҳоҳад буд, ҳеч кас бе ҳоҳиши шумо, шуморо ба кор мачбур карда наметавонад»-чунин сұханонро ў дар яке аз воҳуриҳо баён карда буд. Вале ин оё гаравӣ муваффақият шуда метавонист оё ин қадаме ба қафо буда наметавонист? Чаро ў ин тавр гуфт? Боз як проблемаи дигари Туркия баланд бардоштани истехсолоти ҳочагии қишлоқ ба ҳисоб мерафт.

Қисмати зиёди аҳоли дар деҳот зиндагӣ дошт. Майдонҳоро кишт кардан лозим буд. Аз баски дар мамлакат хорициён намонда буданд корро бояд худи туркҳо ба даст мегирифтанд [3, 152].

Вале онҳо дар ин кор таҷриба надоштанд онҳо коре карда, истехсол карда наметавонистанд ҳукумат як қатор ислоҳотқо гузаронд, ки ба фикри онҳо, бояд вазъиятро таъғир медод. Вазорат ҳочагии қишлоқ таъсис дода, ислоҳоти бонки аграрӣ гузаронида шуд, намоишгоҳои ҳочагии қишлоқ доир карда шуда, ғала ва дигар маводҳо дар байни аҳолӣ бепул тақсим карда дода шуд.

Дар нигоҳи аввал ин корҳо бояд вазъро беҳтар мекардан. Вале инчо боз як проблемаи дигар ҳал нашуда пеш омад: норозигии курдҳо ё ки дар ҳудудҳои Туркия зиндагӣ доштанд. Дар ташкили инқилоб Камол онҳоро чун қувваи иловагӣ истифода карда, талаби онҳоро, баъди ба сари ҳокимијат омадан ба инобат нагирифта буд.

Туркҳо курдҳо чун милат эътироф намекардан, ки ин хатогии ҷидии онҳо буд. Курдҳо шуриш бардошта, қаноатбахш гардидан манфиатҳои ҳудро талаб мекардан. Камол чунин ранг гирифтани рафти воқеаҳоро интизор набуд ў давраи шўрои вазиронро гузаронд, то ки ин масъала ҳал карда шавад.

Вале чи кор кардан лозим буд? шуриш доман паҳн карда шайх Саид ба қушуни ҳуд курдҳоро ҷамъ меовард, армияи ҳукумати дасту по гум карда буд ва қодир набуд ба ҳурдтарин баромадҳо муқовимат намояд тулии якчан рӯз курдҳо ёздаҳ музофоти Анатолияро зери дасти ҳуд гирифтанд туркҳо гумон мекардан, ки истиқлолияти Курдистонро дастгирӣ мекардан.

Дар айни замон Лондон ба ҳуд савол медод, ки оё ин низоъро ҳуди туркҳо иғво наандохта бошанд. Ихтилофи турку курдҳо ба ҷанг ошқоро табдил ёфт танҳо 15 апрел армия бо душворӣ ошуби курдҳоро паҳш кард. Шайх Саид бо сарварони шуриш ба дор овехта шуданд Камол эътимод дошт, ки чунин шўриш дигар такрор наҳоҳад шуд ва ба он набояд роҳ дод лекин ӯхато кард норозигии нав соли 1926 сарзад ва он сабит соҳт, ки курдҳоро бо қувва мағлуб соҳтан номункин аст [4, 133].

Ҳама ин воқеаҳо Камолро ба андешае рӯ ба рӯ мекард, ки оё ў тавонист мамлакатро ба самти хуб тағъир дихад. Баъди ин ў барқароркунни ҳокимијати деспотиро оғоз кард. Ҳалқ дар ибтидо аз президенти ҳуд ифтихор мекард баъди эълони Чумхурий, аз байн бурдани ҳалифа тафаккури одамон тағъир ёфта буд. Ҳамин тарик Туркия нав комилан ба ҳуд шакли гайриоддиро гирифта, дар қатори комёбихо бо нокомихо рӯ ба рӯ мешуд.

Адабиёт:

1. Новичев А.Д. Крестьянство Турции в новейшее время. – М., 1959. – 567 с.
2. Павлович М. Революционная Турция. – М., 1921. – 450 с.
3. Сверчевская А.К. Библиография Турции (1917-1958). – М., 1959. – 400 с.
4. Современная Турция. – М., 1958. – 502 с.

Калидвожаҳо: Роҳи шимоли, Россия, Ҳарбийён, Туркия, Бурса, Султон, Анқара, Конференсияи Лозания, Франсия, Лондон.

Аннотация

РЕСПУБЛИКА ТУРЦИЯ

В начале 1919 году по 1920 году в Турции была очень напряженная обстановка. В связи с недавними выборами в Анатолии по всей стране была кризисная обстановка. Фарид Паша стремился снова к власти но его намерения не могли привести ни к чему хорошему. Он открыто вел переговоры с курдами и обещал предоставить им независимость. Мустафа Кемаль был единственным кто смог спасти страну из кризиса.

Ключевые слова: Севрский договор, Россия, военные, Турция, Бурса, Султан, Анкара, Лозанская конференция, Франция, Лондон.

Annotation

THE REPBLIC OF TURKEY

Since 1919 to 1920 in Turkey there was a tense atmosphere. In connection with the recent elections in Anatolia, there was a crisis throughout the country. Farid Pasha wanted to become to the power again but his intentions could not lead to anything good. He openly negotiated with Kurds and promised them independence. Mustafa Kemal was the only one who could save the country from the crisis.

Keywords: Treaty of Sevres, Lausanne Conference, Russia, military, Turkey, Bursa, Sultan, Ankara, France, London.

Маълумот дар бораи муаллиф: Ҳайтов Хуршед, магистранти соли дуюми факултети таърихи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ. Телефон: 985125628

Роҳбари илмӣ: Искандаров Қ.

Сведения об авторе: Ҳайтов Хуршед, магистрант второго курса исторического факультета ТГПУ имени С. Айнӣ. Телефон: 985125628

About the author: Haitov Khurshed., the masters of 2thyear the Department of history of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini. Telefon: 985125628

Scientific director: Iskandarov Q.

МУБОРИЗАИ СУҒДИҲО БАР ЗИДИ ХИЛОФАТИ АРАБ (СОЛҲОИ 720–722)

Дар солҳои 712–713 ба муқобили арабҳо иттифоқи хоқони турк ва се давлати калони истиглолияти худро нигоҳ дошта - Суғд, Чоч ва Фарғона баромад мекард [1, 308].

Низоъҳои байниҳудии ашрофи Суғд ба он оварда расонид, ки Дивоштак таслими гурак ва аз тарафи арабҳо ҳамчун подшоҳи Суғд эътироф шудани ўро барои иштироки худ дар муборизаи зидди истилогарони араб фурсати муносаб дарёфта, Фатуфарн ном сафири худро ба Чоч ва вилоятҳои ҳамсоя фиристод. Дар кешки кӯхи Муғ номаи аз Чоч ирсол доштаи ин сафир маҳфуз мондааст, ки дар тасвири бевоситай вазъияти ниҳоят мураккаб ва фочианоки онвақта беҳтарин ҳуҷҷатест. Фатуфарн ба Дивоштак «ҳоҷа» гӯён муроҷиат карда, менависад: «Ҳоҷа, ман ба ҳузури ҳукмрони Чоч расидам. Ва ман, ҳоҷа, ҳам номаро супурдам ва ҳам он чи даҳонӣ гуфтани буд, якта намонда, ҳамаашро ба тудун (ҳоқими Чоч – Б. Ў) ва «муовинаш» арз кардам. Ва, ҳоҷа, номаро ба ҳоғон ва номаро ба шоҳи Фарғона бо тутуки фарғонӣ (унвон – Б.Ү.) ба шоҳи Фарғона фиристодам. Ва ҳоҷа, ман дигар роҳи худро наметавонам давом диҳам, зоро, ҳоҷа, мегеянд, ки ҷоғонро дидан мумкин нест. Ва ҳоҷа, ман аз тудун ва «муовинаш» нома ва ҷавобҳои номаро гирифтам..., вилояти Уструшан тамом аз даст рафтааст. Ва, ҳоҷа, ман яккаву танҳоям, ҳамроҳ надорам ва ҷоҳа, ба рафтани ҷуръат намекунам. Ва ҳоҷа, ман ба ин ҷиҳат дубора ба Чоч баргаштам. Ва ҳоҷа, ман барои ин аз ту бисёр метарсам. Ва, ҳоҷа, тудун мувоғики аҳдномаи сулҳ бо арабҳо худро ақиб қашид. Ва, ҳоҷа, мувоғики аҳдномаи сулҳ Ҳомравоз ва форси лашкаркаш ба поин рафтанд – овоза ҳаст, ки барои гирифтани товои ва барои аз арабҳо дур кардани қешун... Ва, ҳоҷа, тудун ҳаввалҳ бо Тарбанд шартнома баст «сулҳ қард» ва, ҳоҷа, вай ҳамаи заминҳоро ҳамту ба даст овард. Ва, ҳоҷа, аз рӯи овозаҳо, «муовин» аз «сулҳ» хеле ғамгин аст ва ҳам аз ту тарсон аст, ки ба назди ту нарафт». Дар охир роҳи маълумотрасонӣ ба Дивоштак, яъне ба воситаи Канд (Конибодоми ҳозира) ва баъд ба воситаи Исфара ба Маҷтоҳ ва сипас, бо водии Заражон ба қароргоҳи Дивоштак расидани ҳабар нишон дода мешавад.

Номи тудун – ҳоқими Чоч – аз дигар сарчашмаҳои ҳаттӣ низ маълум мегардад, ки Моҳэду-тутун (Баҳодуртудун) будааст. В.А.Лившитс таҳмин дорад, ки дар баробари тудуни қароргоҳаш Тарбанд (Еттори ҳозира), ҳоқими маҳаллӣ «ҳукмрони Чоч» ҳам буд, ки дар Бинкент (наздикии Чоч) қароргоҳ дошт. С.Г.Кляшторний, ки бо далелҳои муайян «тудун» ва «ҳукмрони Чоч»-ро як шаҳс медонад, ба ин нуқтаи назар мухолиф аст. Ҳоғон аслан Инэлхогони турк мебошад [2, 134].

Подшоҳи Фарғона ҳам иштирокчиин ин иттифоқ буд. Ба қатори иштирокчиёни иттифоқ, албатта, худи Дивоштакро низ ҳамроҳ кардан лозим аст.

Агар чанде Суғд ва, ҳусусан, ноҳияҳои кӯҳии Самарқанд ҳанӯз комилан ба таҳти тасаруфи арабҳо надаромада буданд, Кутайба ибни Муслим қарор дод, ки аввал ба зертарин иштирокчиёни иттифоқи зидди арабҳо – фарғониҳо, ҷоҷиҳо ва туркҳо зарба занад. Ў қувваи зиёде ҷамъ қарда, бо ду фавҷ ба роҳ медарояд. Яке аз фавҷҳо, ки аксаран аз «муттағиғон» – дастаҳои аз аҳолии Кеш, Насаф ва Хоразм ташкилшуда фароҳам омада буд, ба тарафи Чоч равона гардид, фавҷи дигар ба сӯи Ҳуқанд ва Фарғона ҳаракат намуд. Дар бораи амалиёти фавҷи шимолӣ маълумоти хеле кам мавҷуд аст. Вай Чочро забт қарда, бисёр маҳалҳои онро оташ дод. Фавҷи ҳанубӣ, ки худи Кутайба сардорӣ мекард, пас аз якчанд задуҳӯрд Ҳуқандро ишғол қарда, ба Косон расид. Дар ин ҷо ду фавҷ ба ҳам муттаҳид шуданд. Аз маълумоти Ибни Ҳавкал [3, 328] ва Истаҳрӣ, [3, 383] ки мутаассифона, хеле иштибоҳист, чунин бармеояд, ки Кутайба дар Уструшон, боз ҳам на фақат дар қисмати ҳамворӣ, балки дар маҳалҳои қеҳистонии он низ амалиёт доштааст.

Маълумоте низ мавҷуд аст, ки гӯё Қутайба дар Фарғона қоиммақоми арабро гузошта, дар Чоч ва Фарғона маҳаллаҳои арабнишин соҳта бошад, вале асосҳое ҳастанд, ки дурустии ин маълумотро зери шубҳа мегузоранд. Қутайба ғалаба қарда бошад ҳам, муқовимати фарғониҳо ва ҷоҷиҳо тамоман шикаста натавонист. Маълумоте, ки дар аҳбори Фатуфарн мавҷуд аст, маҳз ба ҳамин маънӣ далолат мекунад. Чи навъе ки маълум аст, Фатуфарн дар айни гармогармии амалиёти ҷангии соли 713 фиристода шуда буд [1, 304].

Соли 714 Қутайба бори дигар ба Чоч ҳамла меорад. Он чоро ба қароргоҳи асосии худ табдил дода, ба тарафи Исфихо (Сайрами ҳозира, дар наздикии Чимкент) ҳаракат мекунад. Таваҷҷехи Қутайбаро на он қадар аҳамияти тиҷоратии ин шаҳр, балки бештар ҷиҳати

стратегии он ба худ چалб менамояд. Ў Исфихобро забт карда, ният дошт пеши роҳи лашкари туркро, ки ба ёрии иттифоқчиёни осиёи миёнагии худ мерафт, бигирад.

Дар сари соли 715 Кутайба ба Фарғона ҳучум карда, ба он зарбаи саҳт расонид. Подшоҳи Фарғона фирор намуд.

Дар ҳамин вақт ба таҳти ҳилофат Сулаймон нишаст, ки душмани Кутайба буд. Кутайба бар зидди ўисён кард, вали ин исён ба шикаст ва марги худи вай анҷом ёфт.

Дар таълифоти таъриҳшиноси ғоҳе ба иштироқи Хитой дар муборизаи зидди арабҳо ишора карда мешавад. Ин тамоман дар заминаи ғалат ва иштироқ ба миён омадааст. Дар ҳақиқат, чунон ки сарчашмаҳои хаттӣ шаҳодат медиҳанд, императорҳои Тан ҳокимони Осиёи Миёнаро ба муқобили арабҳо барангезонда, ба онҳо ташаккур изҳор мекарданд ва мансаб мебахшиданд. Ҳукумати Хитой ин ҳокимонро ба муборизаи зидди арабҳо таҳрик намуда, дар оянда ба онҳо ёрӣ карданро ваъда дода ва дар сурати ба хо наовардани ӯҳдадориашон тобеяти худро нисбат ба Хитой эътироф кардани онҳоро талаб карда, аслан барои ёрӣ расондан ба мардуми Осиёи Миённа ангушти худро ҳам ҷам накарданд.

Чи тавре ки Л.Н.Гумилёв қайд мекунад, ҳукумати Тан аз дигар қисматҳои сарҳади худ ягон дастаи аскарро гирифта, ба қўмаки фарғониҳо ва сүғдиҳо нағиристод. Чунон ки муҳаққиқ менависад: «Империягиҳо умедворӣ доштанд, ки ваҳшати форатгариои арабҳо ва тибатҳо аҳолии Осиёи Миёнаро ба оғӯши онҳо тӯла медиҳад ва ба онҳо факат сурати ташкилӣ додан мемонаду ҳалос» (ибораи «сурати ташкилӣ» мебоист ба нохунак гирифта мешуд) [1, 303].

Суидиён аз қўмаки хитоҳо умеди худро қанда, барои аз нав барқарор кардани иттифоқ бо фарғониён ва туркҳо ҳаракат намуданд. Соли 720 дар Суғд оташи муборизаҳои озодиҳоҳӣ дубора фуруzon гардид.

Пеш аз ин чунин воқеаҳо ба амал омаданд:

Халифа Умар ибни Абдулазиз (717–719) ислоҳоти молиявие эълон кард, ки дар асоси он аз қасони дини исломро қабул карда, ҳамчун мусулмонони

араб, на ҳироҷ ва на ҷизъ ситонида намешуд. Ўаз тарафи арабҳо ба даст овардан, ё худ аниқтараш зер карда гирифтани заминҳоро низ манъ кард, зеро ин боиси ба ҳазинаи марказӣ хеле кам доҳил шудани ҳироҷ мегардид. Аммо қоиммақомҳои Ҳурросон бо ҳар баҳона аз иҷрои ин амири халифа саркашӣ мекарданд. Дар навбати худ аъёну ашрофи маҳаллӣ, ки аксари онҳо худро мусулмон мегуфтанд, аслан намехостанд андоз ба арабҳо расад. Онҳо ҳам дар ғами афзудани сарвати худ буданд. Ба ин ҷиҳат дар байни аъёну ашрофи маҳаллӣ ва намояндагони идораи ҳилофат зиддият пайдо шуд. Мардум, ки аз зулму ситам ва қатлу форати арабҳо ба дод омада буд, тарафи аъёну ашрофи маҳаллиро гирифт. Овозае пахн гардид, ки дар соли 100 ҳичрӣ, мутобиқи солҳои 718–719 милодӣ, ба қудрати арабҳо завол мерасад [2, 382].

Шояд ба муқобили арабҳо сар бардоштани Ғурак (маҳз дар ҳамин вақт, на пештар аз ин) баҳонае шуд, ки Диваштак бо таҳриki арабҳо худро подшоҳи Суғд ва ҳокими Самарқанд эълон кард.

Ҳамон ғуреҳҳои ашрофи сүғдӣ ҳам, ки пештар байни худ ҳусумат парварида, тамоюлоти ғуногунро пеш гирифта буданд, якҷоя бар зидди арабҳо барҳостанд. Туркҳо ҳам ба ёрӣ даъват шуданд.

Сүғдиҳо дар аввали соли 720 шўриш бардоштанд. Қўмаки туркҳо низ дар сари вақт расид. Ҳоқони турк бо сардории Курсул қешун фиристод. Иттифоқчиёни ба қувваҳои араб саҳт зарба заданд. Дар қишвари сүғдиён қариб ҳӯҷ маҳалле ва ё ҳокиме намонда буд, ки ба муқобили истилогарон сар набардошта бошад. Фақат дар байзе ҳоҳо гарнизони арабҳо бокӣ монда, он ҳам бо додани товон ва ғаров гузоштани одамон мавҷудияти худро нигоҳ медошт. Инак, вақти ҳисоб расид. Мавқеъҳо иваз шуданд. Истилогарони афтодаҳол дар ин арасот аз қаҳру ғазаби бениҳояти ҳалқ ба ларза даромаданд. Қоиммақоми Ҳурросон ҳарчанд саъӣ кард, ки шўришро хобонад, аммо натавонист. Он гоҳ Саид ал-ҳарошӣ, ки дар пахш кардани шўриши ҳалқи Ирок «шӯҳрат» ёфта буд, қоиммақоми Ҳурросон таъин гардид. Ўбо шўришчиёни гуфтушунид сар кард, фавран қисме аз аъёну ашроф нисбат ба шўриш хиёнат намуд. Дар миёни ин хиёнаткорон подшоҳи Суғд - Ғурак ҳам буд, ки на факат ба тарафи арабҳо гузашт, балки ҳамроҳи онҳо бар зидди раияти худ ҷангиданро ҳам ба зимма гирифт. Бо вуҷуди ин, аксари шўришчиёни қарор доданд, ки ба душман таслим нашуда, ба маҳалҳои аз тасаруфи арабҳо берунмонда паноҳ баранд.

Чунин маҳал Фарғона буд. Подшоҳи он Алутар, ки он вақт дубора тоҳу таҳтро соҳиб гардида буд, ба сүғдиён паноҳгоҳ ва ҳимоят ваъда дод. Қисми зиёди сүғдиҳо ба ин ваъда бовар карда, роҳи Фарғонаро пеш гирифтани шуданд. Онҳоро Қарзанҳ ном марди далер ва шучъоз сардорӣ мекард. Фарғона рафтани ба ў маъқул набуд. Ўнакшае пешниҳод кард, ки мувофиқи он

Мұхаббат

ба құшуни пешоғанги араб ҳамла намуда ва онро торумор карда, ба он сүи Сирдарё, ба назды туркхо рафтап лозим буд. Лекин тоцирон ва деңқонони сұғдй бо ин пешниходи ү розы нашуданд ва Фаргонаравиро исрор карданд. Вақте ки фавчи шұришгарон ба тарафи Фаргона равон шуд, Алутар ахдшиканона бо арабхо гуфтугузор сар карда, вәъда дод, ки шұришиёнро ба дасти онҳо месупорад. Вале ба сұғдихо хабар расонид, ки вәъдаи ба онҳо додаи ү пас аз 20 ё 40 рўзи дар яке аз дараҳои Исфара пинҳон шудани онҳо қувват пайдо мекунад. Дар ҳамин вақт, ки ду тараф саргарми гуфтушунид буд, қешуни араб ба Хучанд, ба қароргоҳи муваққатии шұришгарон расида омад. Маълум, ки дастнишондаи арабхо Алутар ёрӣ расонданро ба одамони фиребдодааш рад намуд.

Адабиёт:

1. Бартольд В.В. К истории арабских завоеваний в Средней Азии. – Соч., т. II, ч. 2. М., 1964.
2. Беляев Е.А. Арабы, ислам арабский халифат в раннее средневековье. – М., 1965.
3. Faufurov B. Tochikon. – Dushanbe: Donish, 2008.

Клидвожаҳо: Согд, Чоч, араб, Фергана, Кутейба, Коканд, Кеш, Хоразм, Истравшан, Сулайман, Сирдарья.

Аннотация

БОРЬБА СОГДИЙЦЕВ ПРОТИВ АРАБСКОГО ХАЛИФАТА В (720-722)-ГОДЫ

В статье рассматриваются вопросы борьбы согдийцев против арабского халифата в 720-722 годы. В 712-718 годы Согд, Чоч и Фергана воевали против арабов, что привело к тому что Девоштак был признан как Согдийский царь.

Несмотря на то, что Согд и другие территории горного Самарканда пока еще не принадлежали арабам, Кутайба ибн Муслим решил сперва нападать на ферганцев и тюрок.

Ключевые слова: Согд, Чоч, арабы, Фергана, Кутайба, Коканд, Кеш, Хорезм, Уструшан, Сулайман, Сирдарья

Annotation

THE STRUGGLE OF THE SOGDIANS AGAINST THE ARAB CALIPHATE (720-722) YEARS

The article deals with the problem of Sogdian struggle against the Arab Caliphate in 720th-722. In 712-718th Sogd, Fergana and Choch fought against Arabs, which led to the fact that Devastat was recognized as Sogdian king. Despite the fact that Sogdiana and other areas of the mountain Samarkand yet didn't belong to Arabs, Qutayba Ibn Muslim decided to attack fergans and Turks first.

Key words: Sogdiana, СОС, Arabs, Fergana, Qutayba, Kokand, Cache, Khorezm, Ustrushan, Suleiman, Syrdarya.

Маълумот дар бораи муаллиф: Курбонов Шоҳзамон, магистранти соли дуюм, факултети таърих, ДДОТ ба номи Садриддин Айни.

Сведения об авторе: Kurbonov Shohzamon, master student of the second year of the faculty of History, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.

About the author: Qurbonov Shohzamon, master student of the second year of the faculty of History, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.

Валиев Чамиед Абдурасулович,
 асистенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ
 Чевачиев Рифат Исомиддинович,
 магистранти соли дуюми Академияи идоракунии давлатии назди Президенти
 Ҷумҳурии Тоҷикистон

МАНБАҲОИ АСОСИИ ТАҲДИД БА ҲУКУМАТИ ЭЛЕКТРОНИЙ

Дастрасӣ ба иттилоъ барои ҳамаи соҳаҳои ҳаётан муҳим – таҳсил, фаъолияти меҳнатӣ, ҳифзи саломатӣ, рушди ҳуқуқи инсон, доностани таъриҳ, нигоҳ дошани забон, фарҳанг ва иштироки фаъоль дар демократикунонии чомеа мебошад.

Дар шароити глобализатсия чомеа ва ҷомеаи иттилоотӣ яке аз самтҳои асосии давлат дар сиёсати иттилоотӣ, таъмини амнияти иттилоотӣ ба ҳисоб меравад.

Сиёсати давлатии иттилоот, ки моҳиятан барои таъмини амнияти иттилоотӣ, суботи сиёсӣ ва таъмини ҳуқуқҳои сиёсии шаҳрвандонро ҳоҳандозӣ мешавад. Қайд кардан бамаврид аст, ки Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронии худ дар маҷлиси тантанавӣ ба муносабати 100-солагии матбуоти тоҷик оид ба истифода намудани технологияҳои иртибот ва иттилоърасонӣ қайд намуданд, ки «Пешрафти рӯзағузни технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва таҷрибаи ҷаҳони имрӯза аз он далолат мекунад, ки истифодай самараноки воситаҳои электронии ахбор на танҳо боиси пурра гардидани фазои иттилоотӣ мегардад, балки бо истифода аз онҳо ба таъмини беҳтарии амнияти иттилоотии қишвар ноил шудан мумкин аст»³¹.

Бо мақсади таъмини амнияти иттилотӣ дар Ҷумҳурии Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Консепсияи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 7 ноябрин соли 2003 № 1175, қабул гардид»¹

Консепсияи амнияти иттилотии Ҷумҳурии Тоҷикистон бобҳои зеринро дар бар мегирад:

- Амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- усулҳои таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- қоидаҳои асосии сиёсати давлатии таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақша - ҷорабинҳои ибтидой оид ба татбиқи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
- асосҳои ташкилии таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар асоси Консепсияи мазкур Барномаи таъмини амнияти иттилотии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2004 № 290 тасдиқ гардид. Барнома ба мақсади татбиқ ва дастгирии асосии сиёсати давлат оид ба таъмини амнияти иттилоотӣ, ҳамчун яке аз бахшҳои асосии амнияти миллӣ таҳия карда шудааст.

Муҳим будани масъалаи таъмини амнияти иттилоотӣ дар сатҳи давлат, пеш аз ҳама, тамакурзи илмӣ ва захираи техникии мақомотҳои давлатӣ, ширкат ва ташкилотҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста мебошад, ки ҳусусияти давлатии Барномаро муайян месозад.

Ҳаҷми маблағгузории Барнома дар маҷмӯъ 1 миллиону 442 ҳазор доллари амрикориро дар бар гирифта, оё он ин маблағҳо ба мақсади татбиқи пурраи Барнома дар тӯли солҳои 2005-2010 аз худ карда шудаанд, иттилои амиқи оморӣ аз тарафи муаллифи ин сатрҳо таҳқиқ нашудааст.

Барои пурра равшанӣ андохтани сиёсати давлатро оид ба таъмини амнияти иттилоотӣ мақсад ва вазифаҳои Барномаро айнан дарҷ намудан зарур шуморидем:

1. Асоснок кардан ва зарурати иҷрои Барнома.

Системаи амнияти иттилотӣ ин яке аз бахшҳои дохилии системаи амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, бояд бо роҳи такмил додани асосҳои ташкилӣ – ҳуқуқӣ ва муҳандисӣ - техниқӣ амнияти пурраи давлатро таъмин намояд.

Ташаккулӯбии системаи амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҳозира ба амал бароварда мешавад, зоро ки механизмҳо, ки қаблан барои таъмини амнияти иттилоотӣ нигаронида шудаанд, самаранокӣ ва аҳамияти онҳо ба талабот дар бисёр маврид ҷавобгӯ нестанд.

Системаи амнияти иттилоотӣ аслан бо ҷаҳор роҳ таъмин карда мешаванд: ҳифзи ҷисмонӣ, ҳифзи ташкилӣ, ҳифзи техниқӣ ва ҳифзи оперативӣ. Ҳифзи техникии иттилоъ ҳамчун бахши муҳими мусоири таъмини амнияти иттилоотии мақомотҳои давлатӣ ба ҳисоб меравад.

Вобаста ба ин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати рушди

¹ Ҷумҳурият. 15 марта соли 2012. №34.

Мұхা�ққиқ

- маңмұй вазифаҳои баҳамдигар алоқаманди техникӣ, арифметикӣ ва амнияти иртибот, аз дастгоҳдои кайхонии балнұсомадор ва пастсомадор то боло ва зери заминии хатии таҳвили энергия, кубурхои магистралӣ(гази табиӣ), роҳҳои оҳан ва гайра;
- таъмини боэътиимидаи техникии системаи амнияти иттилоотӣ;
- таъмини иқтисодӣ ва технологияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Истифодаи технологияҳои мусоир дар риштаи хүчкатҳои электронӣ, пайвастшавии сисистемаи иттилоотӣ ба шабакҳои глобали барои таҳдидҳои гайриқонунии дастрасӣ ва ташкили назорати ҳолати таъмини амнияти иттилоотӣ аз тарафи давлат мусоидат менамояд.

Дар ҳолати ба сатҳи химоя мувоғиқ набудани таъмини амнияти иттилоотӣ ба таври табии таҳдидҳо амнияти давлат зиёд мешванд.

Натиҷа он мүмкін ба

- истиқлолияти ва тамомияти арзии давлат;
- таъсири дигар давлат ба ташкил ва қабули қарор;
- замони ба амал бароварданси сиёсати дохилӣ ва иқтисодии фаъолият;
- суст кардан имкониятҳои мудофиавӣ;
- паст кардан рушди иқтисодӣ ва техникӣ, кам кардан истеҳсолот, вобастагии техникии иқтисодиёт аз дигар давлат;
- бад кардан ҳолати ҷиноӣ оварда мерасонад.

2. Мақсади Барнома

Мақсади асосии Барнома – таъмини ояндаи рушди системаи амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон, такмили асосҳои ташкилӣ- ҳуқуқи ва муҳандисӣ – техникии чорабиниҳо доир ба таъмини амнияти иттилоотӣ ва вазифаҳои он дар мақомотҳои намояндагии ҷумҳурий дар ҳориҷи кишвар мебошад.

3. Вазифаҳои асосии Барнома

Вазифаҳои асосии Барнома таҳлили ҳолати системаи амнияти иттилоотии таҷрибаи давлатҳои пешқадам, санадҳои меъёри ҳуқуқии давлатҳои пешқадам, мутобиқати онҳо ба шароит ва талаботи илмиву техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Ба мақсади ноил гаштан ба татбиқи Барномаи иҷро вазифаҳои зерин ба назаргирифта шудааст:

- такмили асосҳои меъёри ҳуқуқии санадҳо оид ба сиёсати амнияти иттилоотӣ, муайян намудани тартиб ва ҳамbastагии каркарди қонунҳо ва дигар меъёрҳои ҳуқуқӣ, роҳу восита ва тадқиқоди таҷрибавии онҳо:
- интихоб дар асоси таҳлили санадҳои меъёри- ҳуқуқии ватанӣ ва ҳориҷӣ оид ба амнияти иттилоотӣ;
- муккамал намудани ҳифзи ҷисмонӣ, ташкилӣ ва техникии амнияти иттилоотӣ;
- муайян намудани ҳолати ҷоқӣ ва техникӣ, беҳтар намудани ҳифзи амнияти иттилоотӣ.
- омода ва бозомӯзии қадрҳои ҳифзи иттилоот.

4. Самтҳои асосии татбиқи Барнома

Бо мақсади иҷрои вазифаҳои Барнома татбиқи чорабиниҳои зерин дар солҳои 2005- 2010 ба назар гирифта шудааст:

- такмили меъёрҳои ҳуқуқии таъмини амнияти иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- таҳияи қонунҳои нав ва тағиӣру иловаҳо ворид намудан ба санадҳои меъёри ҳуқуқии амнияти иттилоотӣ;
- коркард ва ҷорӣ намудани тартиби татбиқи санадҳои меъёри - ҳуқуқӣ дар риштаи амнияти иттилоотӣ;
- татбиқи сиёсати давлат дар риштаи амнияти иттилоотӣ;
- рушди инфрасоҳтори фазои ягонаи иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва системаи захираҳои иттилоотии давлат;
- баланд бардоштани самарранныи фаъолияти роҳбарияти воситаҳои ахбори омма оид ба амнияти иттилоотӣ;
- таъмини химояи захираҳои иттилооти миллиро дар шабакаи Интернет;
- муқобилияти маңмұй ба таҳдидҳои амнияти иттилоотӣ;
- ташкили системаи маниторинг ва таҳлили таҳдидҳои амнияти иттилоотӣ;
- ташкили технологияҳои бехататари иттилооти ва системаи иртиботии иттилоотӣ барои дар раванди фаъолият барои ҷомеа, давлат ва таъмини истиқлолияти технологияи дар ин ришта истифода бурда шаванд;
- ташкил намудани системаи иттилоотӣ- иртиботии мақомотҳои давлатӣ;

- мутобиқ намудани стандартҳои ватаниро ба стандартҳои байналмилалӣ ва хӯҷҷатҳои меъёриро дар як шакли муайян дар риштаи амнияти иттилоотии технологияҳои иттилоотӣ ва иттилоотӣ – иртиботии умумӣ ва маҳсус;

- рушди муносибатҳои байналмилалӣ, коркард ва татбиқи маҷмӯи чорабиниҳо оид ба амнияти иттилоотии байналмилалӣ;

- баланд бардоштани маърифати ҳукуқӣ ва донишҳои компьютерии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- коркард ва татбиқ намудани чорабиниҳо барои баланд бардоштани савияи донишҳои компьютерӣ дар риштаи амнияти иттилоотӣ

- рушди сисистемаи тайёр намудани мутахассис ва кадрҳои иттилоотӣ, иртиботӣ ва шабакавӣ дар соҳаи амнияти иттилоотӣ.

- Нақша – чорабиниҳои татбиқи Барнома барои солҳои 2005- 2010 пешниҳод карда шавад. Даромади иқтисодӣ аз татбиқи Барнома аз сарчашмаҳои зерин ба назар гирифта шудааст:

- оғоҳӣ ва ҳифз аз таҳдидҳое, ки ба амнияти давлат расонида мешаванд;

- ташкили системаи тартиботӣ ва муҷаҳҳозонидани техникии -соҳторҳои таҳқиқотӣ-таҷрибайӣ дар риштаи амнияти иттилоотӣ.

5. Идоракунии Барнома

Барномаи аз лоиҳаҳои мушаҳҳас, вазифаҳои техникӣ ва ҷорӣ намудани технологияи ҳозиразамон дар риштаи амнияти иттилотӣ, ки иҷро онҳо солҳои 2005- 2010 дар самтҳои муайян ба назар гирифта шудаанд.

Ҳар як мавзӯи бобҳои барнома аз номгӯи боб, феҳристи чорабиниҳо бо иҷроқунанда ва муҳлати иҷро ва ҳаҷми маблағи зарурӣ барои онҳо иборат мебошад.

6. Назорат ва ҳамоҳангозии корҳо

Фармоишгари давлатии Барнома Сарраёсати ҳифзи сирри давлатии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Татбиқи Барнома аз ҷониби вазорату идораҳо, муассисаҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва ташкилотҳо новбаста аз шакли моликияташон ба амал бароварда мешавад.

7. Маблағгузории Барнома

Маблағгузории Барнома дар солҳои 2005-2010 аз ҳисоби маблағаҳо, ки ҳар сол барои вазорату идораҳо дар буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ ҷудо карда мешаванд, амалӣ мегардад. Мувофиқи Консепсияи амнияти иттилотии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян шудааст, Барнома аз буҷети давлат маблағгузорӣ карда мешавад.

Фармоишгари давлатӣ ҳар сол ҳаҷми маблағузории солонаи Барномаро бо Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқа намуда, маблағҳои ҷудошуда барои татбиқи мақсадноки барнома истифода бурда мешаванд.

Маблағҳоро байнӣ иҷроқунандагони Барнома Сарраёсати ҳифзи сирри давлатӣ тақсим менамояд.

Воситаи иттилоотонӣ – технологияи иттилоотӣ назарияи классики идоракуниро, ки бо мағҳумҳои бунёдии моликият, арзиш ва бозор асос мейбанд, инкор карда, маънӣ ва хусусиятҳои нави ин мағҳумро арзёбӣ менамояд. Аз нигоҳи энергетики идоракунӣ иттилоотӣ энергия аст, зеро барои дастрас, таҳлил, коркард, ҳифз ва паҳн намудани он ҳарчи муайянни захироти энергетикӣ (захироти энергетикӣ, табииӣ, инсонӣ, технологӣ) зарур аст. Пас, дар ҷаҳони имрӯза бартари насиби он система (давлат, гурӯҳ, соҳтор) аст, ки хусусияти ташкили соҳтори он имконият медиҳад то аз муҳити беруна миқдори зиёдтарӣ энергияро гирад.

Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон (2008) хусусиятҳои тарҳрезӣ ва ҳимояифазои иттилоотии кишварро дар шароити экспансияи иттилоотӣ ва маҳдудияти таъмини самаранокии сиёсати давлатии иттилоотӣ маҳсус қайд ва муайян кардааст. Дар он маҳсус қайд шудааст, ки хусусиятҳои ҷамъияти иттилоотии ҷаҳонӣ ба назаргирифта шуда сиёсати давлатии иттилоотӣ вобастааз он амалӣ карда мешавад. Мутаассифона, дар Тоҷикистон алҳол эҳсоси этирофи сиёсати давлатии иттилоотӣ чун ҷузъи муҳимтарини сиёсати давлатӣ қавӣ нест ва аз ин сабаб вазъи ин самти муҳими сиёсати давлатӣ, алал хусус маҳаки он амнияти иттилоотӣ ташвишовар аст.

Чунин тасаввурот доир ба амнияти иттилоотӣ шояд аз таъсири системаи шӯравӣ сарчашма гирад. Сабаби асосии шикасти Империяи шӯравӣ ин нокомӣ дар барҳурди иттилоотӣ буд. Дар замони шӯравӣ фазои иттилоотии дохилӣ бо роҳи бунёди ҷомеаи пӯшида, созмони бунбости иттилоотӣ, ҳифз ва назорати карда мешуд. Садҳо марказҳои мавҷ ҳомӯшкунанда, назорати доимӣ ва шадиди интиқоли маводи иттилоотӣ дар сарҳад, сензураи саросарӣ ҷомеаи шӯравиро аз таъсирифазои иттилоотии беруна ҳифз мекарданд. Имрӯз вазъият, шароит кулан

Мұхা঳қық

дигар аст, технологияҳои иттилоотій бо истифода аз ду хосияти беназири захираи иттилоотій: паҳншавай (тәсір) бидуни марз ва таъсири бевосита ба шуури инсон доштан ба он сабаб шуда, ки усулҳои истодагарии шұравай, хифзи иттилоотии шаҳрванд бесамар ва ё гайриимкон гарданد. Таҳия ва таъмини амниятты иттилоотии чомеаи имрӯза усулҳои дигар, технологиҳои дигарро металабад.

Бояд эътироф кард, ки фазои иттилоотій на танҳо фазои физикӣ, балки фазои иҷтимоист ва он обьекти амниятты иттилоотій аст. Агар амният вазъи ҳимояи манғиатҳои муҳими инсон, ҷамъият ва давлат аз таҳдидҳои дохилай ва берунай бошад. Пас амниятты иттилоотій чунин вазъи системаи муносибати иҷтимоӣ – сиёсиест, ки дар он система қодир аст дар шароити таъсири омилҳои чӣ созанда ва чӣ ҳаробовари беруна ва дохилай бомуваффақият, устувор ва мунтаззам рушд ёбад. Идоракунин иттилоотій ҷузъи амниятты системай сиёсии давлат аст. Амниятты иттилоотій ба он узван алоқаманд аст, аз вазъи он вобаста аст ва дар баробари ин ба он метавонад таъсир расонад. Амалисозии амниятты иттилоотій аз эътирофи сиёсати иттилоотій чун ҷузъи томи сиёсати давлатӣ, дарки усули иттилоотии идоракунин давлатӣ ҳамчун усули муҳимтарини идоракунин давлатӣ бармеояд. Барои ин андешидани чунин ҷораҳо зарур аст:

1. Ҳокимияти сиёсӣ бояд эътироф намояд, ки пояҳои иттилоотій (амниятты иттилоотій) аз нигоҳи аҳамият аз пояҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва маъмурӣ камтар нестанд ва танҳо эътирофи ҳар чи таъчилии он метавонад ба таҳия ва амлисозии фаъолияти самараноки таъмини амниятты иттилоотій асос гузорад.

2. Богузории вазифаҳои таҳия. Таъмини амниятты иттилоотій, ҳамоҳангозии сиёсати давлатии иттилоотій ба соҳтори мушаххаси давлатӣ дар асоси риояи ваколатҳои мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ.

3. Нашри рӯзномаи (газетаи) ҳаррӯзай арzon ва таъмини дастрасии саросари саривақтии он.

4. Таъсис додан ва дар хориҷи Тоҷикистон паҳн кардани рӯзнома, ҳафтнома ва маҷчалаи ҳармоҳа ба забонҳои хориҷӣ (русӣ, англӣ, арабӣ, хитой).

5. Тақвияти заманаи моддӣ – техникӣ ва қадрӣ, алалхусус самти таҳлили АМИТ – Ҳовар.

6. Рушди сиёсати Интернетва истифодаи пурраю васеъ ва мунтазами он

7. Ташкили соҳтори муташаккили маҳсус барои вокуниши мунаzzам ба амалиёти ғаразонки иттилоотій алайи Тоҷикистон.

8. Тағири методологияи тайёркунии кадрҳои журналистӣ, тарбияи мутахассисоне, ки ба дарки сиёсати давлатии иттилоотій ва амниятты иттилоотій қодиранд.

9. Такмили ихтисоси кормандони масъули бахши сиёсати иттилоотій ва амниятты иттилоотии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Донишкадаи идоракунин давлатии назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Амниятты иттилоотій дар системаи идоракунин давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҷои сазовор ва мавқеи муҳимтареро дошта бошад.

Мувофиқи назари менеджерӣ арзишҳои асосии идоракунин давлатӣ бояд самара, сарфакорӣ ва натиҷагириӣ бошад, ки ҳаддадимкон бояд дар шакли ченакӣ муайян карда шавад. Масъалаи асосие, ин назар аз он иборатаст, ки дар он чи гунна натиҷаи лозимаро бо ҳарчи кам таъмин намоем ё чи гунна натиҷаи ҳаддадимконро бо ҳарчи мавҷуда таъмин намоем. Нишонаи асосии ин назар ин истифодаи «менеджменти давлатӣ» (public management) ба ҷои «идоракунин давлатӣ» мебошад. Ҳамаи иттилооти идорӣ новобаста аз оне, ки аз қадом сарчашма он мебарояд ва қасе, ки дорандай он аст бояд ҳатман ба талаботҳои актуалӣ, саҳех, кифоягӣ, дастрас ва дуруст бошад. Актуалӣ – маънои онро медиҳад, ки иттилооти ҷамъшуда тоза аст бо фаврӣ будани ҷамъоварӣ ва ирсол намудан, нав будан, ба вазифаҳои рӯз мутобиқат мекунад ва дар ҳалли он мусоидат кунад ва худ фарқ мекунад. Дар бисёр ҳолат актуалӣ будани иттилоот имконияти иттилоотро муайян менамояд. Саҳех будани иттилоот бо имконияти инъикос намудан дар иттилоот далел, ҳолат сабаб ва робитаи тарафайни он муайн карда мешавад. Гирифтани он раванди хеле мушкили дарккунӣ ва таҳлили мебошад, ки ҷалб намудани мутахассисон ва истифодаи дастовардҳои илмии мусоирро талаб менамоянд.

Кифоягӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки иттилоот аз рӯи масъалаҳои ба якдигар пайваст гирифта шудааст, раванди таҳлилшавандаро амиқ мекүшояд маҳсусан сарчашмаҳои дохилии онро ва дар маҷмӯъ дар онзаминаҳо барои пешгӯи ва моделсозии ҳолатҳои имконпазири нави раванди дарҷ шудаанд. Дастрас будани иттилоот бо күшода будани он, ошкор будан, имконияти гирифтани фаврии он дар ҳаҷми лозима мебошад. Дар бисёр ҳолатҳо иттилоот мавҷуд аст лекин он пӯшида аст ва аз ҷониби доираи маҳдуми шахсони мансабдор истифода карда мешавад. Дар ин ҳолат нишондиҳандай амали фоидавораи он хеле кам аст.

Адабиёт:

1. Искандаров Қ., Давлатшоева Ҳ. Қ, Муллоев Д. М., Элбоев Б. Җ. Коргузорӣ дар мақомоти худидоракуни шаҳрак ва дехот. Дастури амалӣ. -Душанбе. Евро Мастер,2010. -С. 343.
2. Кирсанова М. В. Современное делопроизводство. Учебное пособие. -Москва-Новосибирск: ИНФРА-М, 2002. -С. 30.
3. Китоби рӯйимизии хизматчи давлатӣ. Дастан / Таҳти назари Иноятова М. А. Нашри 1, Душанбе, 2004,-С 233 с.
4. Маликов Ҳ. М. Истифодаи технологияҳо иттилоотӣ дар идора. -Душанбе: Шуҷоиён, 2009. - С 454.
5. Ниёзов А.С. Информационные технологии и эффективность государственного управления //Вестник ИПК РТ, 2005. № 2. -С.28-37.
6. Ниёзов А. С. Технологияҳо иттилоотӣ ва идоракуни давлатии Тоҷикистон дар шароити муосир//Паёми ДТИХД Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷаллаи илмӣ-сиёсӣ. -Душанбе: Прогресс,2010 № 4. - С.54-61.
7. Титоренко Г. А. Автоматизированные информационные технологии в экономике. Москва: Юнити, 2006.
8. Тоҳиров И. Г., Анзорова Т. А. Асосҳои коргузорӣ. Маркази миллии патенту иттилоотии Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон. –Душанбе, 2003. -196 с.

Санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ:

9. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоотонӣ» (2001).
10. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуҷҷати электронӣ» (2002).
11. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоъ» (2002).
12. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳимояи иттилоъ» (2002).
13. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи алоқаи электрикӣ» (2002).
14. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи имзои рақами-электронӣ» (2007).
15. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуқуки дастрасӣ ба иттилоъ» (2008).
16. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3. 12. 2004 № 468 «Барномаи давлатии «Рушд ва ҷорикуни технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон»
17. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 декабря соли 2008 № 585 «Дастанамали намунавии коргузорӣ дар вазорату кумитаҳои давлатӣ, мақомотҳои иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, муассисаҳо, ташкилотҳо ва корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон».
18. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 05. 11. 2003 № 1174 «Стратегияи давлатии «Технологияи иттилоотӣ коммуникатсионӣ барои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон

Калидвожаҳо: ҳуқуқ, иттилоот, ҳукумати электронӣ, амнияти иттилоотӣ, таҳдид, технологияи информатсионӣ.

Аннотация**ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ УГРОЗ ЭЛЕКТРОННОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ**

Статья посвящена одному из актуальных вопросов информационного пространства, которая относится не только информационной, но и политической безопасности страны. Авторы посредством анализа и изучения значении указов и законов страны по проблемам информационной безопасности и электронного правительства, подчеркивают роль осведомленности и грамотности полномоченных лиц по распространении официальных информации и документов.

Исследование проведено с использованием методов индукции, дедукции, аналогии и исторического метода анализа материалов.

Ключевые слова: право, информация, электронное правительство, информационная безопасность, угрозы, информационные технологии.

Annotation

THE MAIN SOURCES OF THREAT TO ELECTRONIC GOVERNMENT

The article is devoted to one of the topical issues of the information space, which concerns not only information security, but also the country's political security. By analyzing and studying the importance of decrees and laws of the country on information security and e-government, the author emphasizes the role of the awareness and literacy of authorized persons in disseminating official information and documentation.

The study was conducted using the methods of induction, deduction, analogy and the historical method of analysis of materials.

Keywords: *law, information, e-government, information security, threats, information technology.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Валиев Чамшед Абдурасулович, докторант PhD-и кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи С.Айнӣ

Чевачиев Рифат Исомиддинович, магистранти соли дуюми ихтисоси амнияти иттилоот Академияи идорақунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, Душанбе, к.Сайд Носир 33, Тел.:+992888850429 Email: rifatmuhtori@gmail.com

Сведения об авторе: Валиев Джамshed Abdurasulovich, докторант PhD кафедры теории и практики языкоznания ТГПУ им. С.Айни

Чевачиев Рифат Исомиддинович, магистрант второго курса специальности информационной безопасности Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, Электронная почта: rifatmuhtori@gmail.com:

About the author: Valiev Jamshed Abdurasulovich, first year doctoral PhD in the Department of Theory and Practice of Linguistics of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini

Chevachiev Rifat Isomiddinovich, 2nd year student of the Institute of Information Security of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, st. Said Nosir 33, Tel: +992888850429 E-mail: rifatmuhtori@gmail.com

ФОЯХО ВА ПАДИДАҲОИ КОНСТИТУТСИОНӢ-ХУ҆ҚУ҆КИИ ДАВРАИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

Ҳар як миллат ҳадафи ниҳоии худро дар худифодасозӣ мебинад, ки онро бо роҳи амалигардонии соҳибихтиёрии миллӣ таҷассум менамояд. Миллате, ки ҳадафи соҳибихтёри гаштан надорад ва барои таҷдиди давлати миллии худ ба мубориза ва худфидой омода нест, тақдири он рӯ ба нести аст. Ҳалқи тоҷик гарчи таъриҳан ҳанӯз дар ҳазорсолаи якуми мелодӣ дорои давлатдории мутараққӣ будааст, вале баъдан дар таи қарни зарбаҳои мунтазами аҷнабиён ба давлатдории хоси тоҷикон хотима гузоштанд [1].

Дар ин ҷо қайд кардан зарур аст, ки давлати абарқудрати тоҷикон давлати Сомониён буд, ки дар натиҷаи забтшави аз тарафи қавму миллатҳои гуногун барҳам хӯрд. Аз вақти барҳам хӯрдани ин давлати бузург тоҷикон ҳазорсолаҳо дар итоати давлатҳои гуногун монд. Яъне то ин давра ғояи соҳибихтёри барои тоҷикон дастнорас буд. Вале бо амри тақдир ва гардиши таъриҳ дар замони ҳокимијати шӯравӣ дар порае аз мулкҳои тоҷикнишин давлатдории ибтидоии миллӣ дар шакли идораи Ҷумҳурии Муҳтори рӯи кор омад. Ин қадами аввалин буд, ки инкишоф ёфта то замони соҳибиқолии Тоҷикистон оварда расонид.

24-уми августи соли 1990 Эъломияни истиқтолияти РСС Тоҷикистон қабул карда шуд. Мувофиқи ин эъломия Тоҷикистон худро давлати соҳибиқоли сермиллат эълон кард. Дар моҳи декабри соли 1991 Иттиҳоди Шӯравӣ барҳам хӯрд ва ин дар байни давлатҳои шӯравӣ эълон гашт, ки дар натиҷа ҳар як давлати аз Иттиҳоди Шӯравӣ озод шуда, истиқтолияти худро эълон кард. Дар ҳамин давра 9-уми сентябри соли 1991 Ҷумҳурии Тоҷикистон низ истиқтолияти худро эълон карда, соҳибиқол гашт. Заминаи асосии қабули Конститусияи соли 1994 анаҳамин истиқтолияти давлатӣ мебошад.

То қабули Конститусияи соли 1994 се маротиба лоиҳаи конститутсияҳо пешниҳод шудааст, ки ду маротибааш қабул нашудааст ҳоло дар поён оиди ин масъала қайд менамоем. Яке аз он давраҳо ин давраи ҶШС Тоҷикистон мебошад.

Мақсад аз тайёр кардани лоиҳаи конститутсияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи аввал баланд бардоштани вазъи ҳу҆қу҆кии конститутсии Тоҷикистон, минбаъд расмиёти ҳу҆қу҆кии соҳибихтиёри давлатии Тоҷикистонро вусъат додан, мазмуни ҳақиқи пайдо кардани мустақилияти Тоҷикистон дар ҳайати ИҶШС ва тақони тараққиёти пуравчи ҷумхурӣ буд. Мувофиқи қарори Шӯрои Олии Тоҷикистон аз 23-уми августи соли 1990 Комиссияи конститутсионӣ оид ба тайёр кардани лоиҳаи конститутсияи нави Тоҷикистон бо сардории Раиси Шӯрои Олии Тоҷикистон котиби якуми КМ ПК Тоҷикистон Қ. Маҳкамов дар ҳайати 53 нафар ташкил ёфт. Бо ташаббуси Кумитаи қонунгузории Шӯрои Олии Тоҷикистон дар назди Комиссияи конститутсионӣ гурӯҳи кори иборат аз 25 нафар, асосан аз шумораи олимони намоёни соҳаи ҳу҆қу҆к ва иқтисодӣёт, илму фарҳанг ва гайра ташкил ёфт. Тобистони соли 1991 онҳо варианти аввали лоиҳаи Конститутсияи нави Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Кумитаи қонунгузории Шӯрои Олии пешниҳод карданд, ки он аз муқаддимаи муҳтасар, 7 фасл, ки баъзеи онҳо ба бобҳо чудо мешуданд ва аз 150 модда иборат буд. Аммо минбаъд идомаи кори тайёр кардани лоиҳаи Конститутсияи Тоҷикистон моҳиятан ба сабаби барҳам хӯрдани ИҶШС мавқуф гузошта шуд [2].

Давраи дуюми кори тайёр кардани лоиҳаи Конститутсияи ҶТ баъди барҳамхӯрии ИҶШС ва дохил шудани Тоҷикистон ба ҳайати Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ҳамчун давлати соҳибихтиёри сар шуд. Мувофиқарори Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз сеюми январи соли 1992 ба ҳайати комиссияи конститутсионӣ тағйирот дароварда шуд. Раиси комиссия Президент Р. Набиев тасдиқ гардид. Мувофиқи амри Президент аз 10-уми феврали соли 1992 гурӯҳи кори дар ҳайати 9 нафар ташкил ёфт. Ин гурӯҳ дар мӯҳлати муқарраршуда лоиҳаи конститутсияро тайёр карда ба Шӯрои Олии ҶТ пешниҳод кард ва он бо қарори худ аз 22 апрели ҳамон сол лоиҳаро ба муҳокимаи умумиҳалқӣ тавсия намуд.

Лоиҳаи Конститутсияи ҶТ 28 апрели соли 1992 дар матбуот барои муҳокима интишор гардид. Мӯҳлати ҷамъбасти муҳокима 1-уми июляи соли 1992 муқаррар шуд. Лоиҳаи мазкур аз муқаддимаи муҳтасар, 7 фасл, ки баъзеи онҳо ба бобҳо чудо мешуданд, аз 12 боб ва 136 модда иборат буд. Фасли якум асосҳои соҳтори конститутсионии ҶТ ном дошт, ки ба бобҳои давлат, ҳолати ҳу҆қу҆кии ВМКБ ва асосҳои иқтисодиёти ҷумхурӣ чудо мешуд. Фасли дуюм ба ҳу҆қу҆ку҆ озодӣ ва вазифаҳои асосии инсон ва шаҳрванд бахшида шуда буд. Дар фасли сеюм мувофиқи усули таҷзияи ҳокимијат низоми мақомоти давлатии ҶТ - Маҷлиси миллӣ, Президент, Суд ва

Мұхаббат

прокуратура мұқаррар шуда буд. Фасли чорум низом ва тарзи ташкилёбиу фәйолияти мақомоти ҳокимияти маҳаллиро мұқаррар мекард. Фасли панчум низоми интихобот. Фасли шашум вазыяти фавқулодда ва фасли хафтум тартиби қабул ва тағийир додан ва илова даровардан ба конститутсияро ба танзим меандохтанд.

Саршавии давраи сеюми кори тайёр кардани лоихаи Конститутсияи ҚТ ба қарори ичлюсияи ҳабдахуми Шүрои Олій аз 26 июля соли 1993 дар бораи тағийир додани ҳайати комиссияи конститутсионий алоқаманд аст. Мувофиқи карор раиси комиссияи конститутсионий Э.Ш. Раҳмонов-Раиси Шүрои Олии ҚТ интихоб гардид. 4-уми сентябрь ҳамон сол якумин маңлиси ин комиссия барпо гардид ва дар он зарурияти аз нав сар кардани кор оиди лоихаи Конститутсия қайд гардид. Супориш дода шуд, ки гурӯхи кории нав ташкил карда лоихаи Конститутсия нави ҚТ бо зудди тайёр карда шавад.

Дар бораи рафти тайёр кардани лоихаи Конститутсия дар ичлюсияи ҳаждахуми Шүрои Олии Тоҷикистон аҳборот шунида шуд. Дар ичлюсия Раиси комиссияи конститутсионий бо изҳороти сиёсӣ баромад, карда самтҳои кори ояндаро аз болои лоихаи конститутсия шарҳ дод. Муайян карда шуд, ки баъди тайёр шудани лоиха Шүрои Олій онро баррасӣ намуда ба муҳокимаи умумихалқӣ мегузорад ва баъди хотима ва ҷамъбасти он қабули конститутсияро ба раъйпурсӣ мегузорад.

Дар аввали моҳи апрели соли 1994 лоихаи конститутсияи навро дар ду вариант: лоихаи конститутсияи ҷумҳурии президентӣ; лоихаи конститутсияи ҷумҳурии парлумониро гурӯҳи кории комиссияи конститутсионий пешниҳод кард. Комиссияи конститутсионий баъди омӯхтану муҳокимаи онҳо барои ба муҳокимаи мардум пешниҳод кардан варианти лоихаи конститутсияи ҷумҳурии президентиро тавсия кард. Раёсати Шүрои Олій бо қарори худ аз 13 апрели соли 1994 лоихаро интишор кард ва ба комиссияи конститутсиони супориш дод, ки таклифу эъродҳои мардумро оиди такмил додани лоиха ба ҳисоб гирад ва ба лоиха тағийиротҳои лозимӣ дароварда, то якуми июляи соли 1994 онро ба Раёсати Шүрои Олій пешниҳод намояд. Лоихаи конститутсияи нави ҚТ 21-22 апрели соли 1994 дар рӯзномаҳои ҷумҳурӣ интишор гардид ва муҳокимаи он оғоз ёфт. Лоиха иборат аз муқаддимаи муҳтасар, 10 боб ва 100 модда иборат буд. Дар он бисёр меъёру ҳолатҳои лоихаи соли 1992 ба муҳокимаи мардум пешниҳод гардида инъикос ёфта буд. Баробари ин, баъзе меъерҳои хислати демократӣ дошта аз он партофташуда, меъерҳо дар хусуси вазъи ҳуқуқии ВМҚБ умуман аз матни ин лоиха берун монда буд. Ва факат баъди таклифҳои боисори намояндагони ВМҚБ ва аъзоёни комиссияи конститутсионӣ ба лоиха боби 7 дар бораи ВМҚБ дохил карда шуд. Дар нимаи аввали моҳи июляи соли 1994 комиссияи конститутсионӣ варианти ислоҳшудаи лоихаро маъқул донист ва барои ба Шүрои Олій тавсия кардан ба Раёсати он пешниҳод намуд. 21-22 июл Конститутсия дар ичлюсияи нӯздахуми Шүрои Олій муҳокима гардида ба раъйпурсӣ тавсия карда шуд.

Лоихаи ба раъйпурсӣ пешниҳод гардида Конститутсия аз 10 боб ва 100 модда иборат буд. 7 декабря соли 1994 ичлюсияи бистуми Шүрои Олии ҚТ мӯҳлати анҷоми раъйпурсиро аз 25-уми сентябр то 6 ноябр дароз кард. Азбаски маъракаи интихоботи Президент ва раъйпурсӣ оид ба Конститутсия дар як вақт якҷоя мерафт, бо ин сабаб диккати мардум асосан ба интихобот ҷалб гардида, қариб дар хусуси Конститутсия ҳеч гуна муҳокима намерафт ва дар хусуси камбудӣ ё нуқсанҳои он ҳеч чиз гуфта намешуд. 6 ноября соли 1994 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раъйпурсии умумихалқӣ қабул гардид. Натиҷаи расмии раъйпурсӣ чунин буд: дар 64 ҳавзай овоздиҳӣ 2685724 шаҳрванд ба рӯйхат гирифта шуда, дар раъйпурсӣ 2535437 нафар ё ки 94,4% ширкат варзишанд. Ба тарафдории Конститутсия 2352554 нафар, ё ки 87,59%, муқобили Конститутсия 105300 нафар, ё ки 3,92% овоз доданд. Бо ҳамин натиҷа Конститутсияи ҚТ соли 1994 маъқул дониста шуда, ба амал даромад [3].

Ҳамзамон Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба мисли дигар конститутсияҳо, нұктаҳоеро дорост, ки аз доираи мағхуми меъер берун баромада, хислати илмӣ доранд. Давлати ҳуқуқбунёд, давлати демократӣ, давлати иҷтимоӣ, ҳуқуқҳои фитрии инсон, таҷзияи ҳокимият, назорати суди конститутсионӣ ва ҷанде дигар аз мағхумҳо дар як вақт ҳам меъерҳои конститутсионӣ ва ҳам андешаву мағхумҳои илмӣ мебошанд. Онҳо дар тӯли таҳаввули афкори башар, бо заҳмати андешамандони зиёд дар манотики гуногуни олам пешкаш гаштаанд ва бино ба аҳамияташон хислати арзишҳои эътироғаштаи тамаддуни инсониро касб намудаанд. Аз ин нұктаи назар, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуччати ҳам меъерӣ ва ҳам арзишиву илмӣ мебошад [2].

Конститутсия дар таърихи ҳар як кишвару миллат ҳуччати тақдирсозу таърихӣ ва ҳуқуқӣ мебошад. Вокеан дар таърихи инсоният Конститутсия таҳаввулоти ҷиддиро асос гузоштааст ва ҳамагуна дигаргунихои куллӣ дар пешрафти кишварҳо, музafferиятҳо дар ҷомеаи инсонӣ

ифодай қонунӣ дар Конститутсия ёфтааст. Дар ин раванд Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон истисно нест, зеро аввалин бор дар таърихи давлатдории тоҷикон Конститутсия аз тариқи райъпурсии умумихалқии қабул карда шуд ва он «Муайянкунандаи тақдири имрӯзу фардои миллати кӯҳанбунёди мо маҳсуб ёфта, ба истиқолияти давлати эътибори ҳукуқӣ бахшида ва дар ҷаҳон давлати тоҷиконро муаррифӣ мекунад [4].

Дар дебочаи Конститутсияи қабул гардида сабт шудааст.

МО, ҲАЛҚИ ТОҶИКИСТОН,

қисми ҷудошаванди ҷемеаи ҷаҳон буда, ҳудро дар назди наслҳои гузашта, ҳозира ва оянда масъул ва вазифадор дониста,

таъмини соҳибхтиёри давлати ҳуд ва рушду камоли онро дарк намуда,

озодӣ ва ҳукуқи шаҳсро муқаддас шумурда,

баробар ва дӯстии тамоми миллату ҳалқиятҳоро эътироф карда,

бунёди ҷомеаи адолатпарварро вазифаи ҳуд қарор дода,

ҲАМИН КОНСТИТУТСИЯРО ҚАБУЛ ВА ЭЪЛОН МЕНАМОЕМ.

Адабиёт:

1. Имомов А. Сарқонуни Чумхурии Тоҷикистон, соҳибхтиёри давлатдории миллӣ // Давлат ва ҳукуқ (Шумораи ҷаҳони Ҳукуқи Ҷамъияти Ҷумҳурии Тоҷикистон). 2009. №3. – С.29-30.
2. Имомов А. Ҳукуқи Конституционии Чумхурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2004. – 75 с.
3. Имомов А. Ҳукуқи Конституционии Чумхурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2012. – С. 76-77.
4. Раҷабов М.Н. Аҳамияти байнамилалии конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон // Давлат ва ҳукуқ. 2009. № 2. – С. 51.
5. Сотиволдиев Р.Ш. Конститутсияи Чумхурии Тоҷикистон ва ташаккули фаҳмиши нави ҳукуқ // Давлат ва ҳукуқ. 2009. № 2. – 43 с.

Калидвожаҳо: конститутсия, ҳукуқ, миллат, истиқолият, иҷросия, комиссия, раъйпурси, интиҳобот, шуруи олий, лоиҳаҳо.

Аннотация

ИДЕИ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЛЕГИТИМНОСТИ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТЬ

Каждая нация имеет скрытую цель самовыражения, которая выражается в получении национальной независимости. Нация, которая не проявляет стремление к независимости, не жертвует собой в целях обороны своего государства, то его судьба предопределена уничтожением

Ключевые слова: конституция, право, нация, независимость, сессия, комиссия, референдум, выборы, высший совет, проекты.

Annotation

THE IDEAS OF CONSTITUTIONAL LEGITIMACY OF THE INDEPENDENCE PERIOD

Every nation sees its undercover goal in self-expressing which it reflects in the way of gaining national independence. A nation that has no intention of being independent and gives no struggle to protect its state will be demolished

Keywords: construction, law, nation, independence, sessions, commission, referendum, election, high council, project.

Маълумот дар бораи муаллиф: Саъдоншоева Азима, магистранти соли якуми факултети таърихи ДДОТ ба номи Садриддин Айни.

Сведения об авторе: Саъдоншоева Азима, магистрантка первого курса исторического факультета ТГПУ имени С. Айни.

About the author: Saqdonshoeva Azima, the master student of the second year of the Department of history, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.

ХУСУСИЯТҲОИ ИДОРАКУНИИ САМАРАНОКИ ДАВЛАТИ ДАР ҶУМҲУРИИ ЭСТОНИЯ

Яке аз давлатҳои хурди Аврупо Эстония тавонист, ки муддати зиёда аз 29-соли ба даст овардани истиқлолият ҳудро дар арсаи байналмилалӣ ба ҳайси ислоҳотгари комёбшуда муарифӣ намояд. Март Лаар собиқ сарвазири Эстония дар солҳои 1992-1994 ва 1999-2002 яке аз асосгузорони ислоҳоти иқтисодӣ, ки ба тезонидани тараққиёти давлат оварда расонид, ба ҳисоб меравад. Ислоҳоти Март Лаар ислоҳоти бомуваффақ эътироф карда шудааст, ки минтақаҳо ва одамони зиёдеро фаро мегирад ва баъзан дигар кишварҳое, ки дар замони гузариши иқтисодӣ қарор доранд, ин ислоҳотро ба сифати намуна истифода мебаранд.

Эстония аз ин ислоҳотҳо ду сабаки асосиро аз ҳуд кард [1, 135]:

- якум пеш аз ҳама ғамхорӣ кардан оид ба сиёсат ва баъдан ислоҳоти иқтисодӣ гузаронидан; Яъне дар ин ҷо сиёсати дурусти ислоҳотгароиро ба роҳ мондан мебошад.

-дуюм истифода намудани шиорҳои маъмул аз чумла «Осон инро ичро кардан». Ба қавли дигар, ислоҳот боят ба таври часурона гузаронида шавад ва дар як нохушии ҳурдакаке, ки таъсири ҳудро мерасонад дар намонад. Оғози ислоҳоти иқтисодӣ дар Эстония монанд бо таҷрибаи дигар давлатҳои Аврупои Шарқӣ буда, ҳамчун маъмул ба мисли «иқтисодиёти замони гузариш» муарифӣ мешуд. Ин давлатҳо ислоҳотҳои ҳудро дар солҳои 1989 ва 1990 оғоз карда буданд ва Эстония бошад ҳанӯз дар солҳои 1991-1992 ислоҳотро шуруъ карда буд, ки ин ба аз даст додани вақт ва дар натиҷа ба иқтисодиёти мамлакат таъсири манғии ҳудро расонидан иборат буд.

Якумин ислоҳоти воқеӣ барои пешрафти ҷомеа дар Эстония соли 1992 гузаронида шуд, ки ин доҳил намудани пули миллий ба ҳисоб меравад. Ин амал барои давлати Эстония як иқдоми қалон барои пешрафту тараққиёт ба шумор рафта, дар аввал ҳамчун як орзуи амалинашаванда ба ҳисоб мерафт. Муаллифони ислоҳот намудҳои гуногуни гузаронидани онро пешниҳод мекарданд ва ҳамаи онҳо се ҳадафи асосиро ҷустуҷӯй мекарданд: Аксуламали таъсиррасонии бекурбашавии пул аз ҷониби шарқ, таъмин намудани мувозинати мубодилаи маблаг ва бартараф намудани бӯхрони иқтисодӣ [4, 115].

Дар соли 1992 аз давлатҳои собиқ Иттиҳоиди Шӯравӣ Эстония аввалин давлат шуда пули миллии ҳудро ба ғуомилот баровард, ки бо маркази Олмон пайвастагӣ дошта. Крони Эстония ба иқтисодиёти як боварии воқеиро барои пешрафти мамлакат ба бор овард. Дар соли 1993 бошад натиҷаҳои воқеии ин ислоҳот ба ҷашм мерасид, яъне дар натиҷаи ба ғуомилот баровардани пули миллии ҳуд вазъияти макроиқтисодии давлат устувор гардид. Сатҳи бекурбашавӣ яку якбора паст шуд. Масалан то соли 1992 бекурбашавӣ дар Ҷумҳурии Эстония 89,8%-ро ташкил медод ва ин нишондод баъди ба ғуомилот баровардани пули миллий дар соли 1993-1995 29%-ро ташкил дод. Дар баробари ин иқтисодиёти давлат аз шарқ ба гарб нигаронида шуда содироти молу маҳсулотҳо якбора зиёд шуд. Ин ҳамаи нишондихандаҳои хуб барои Эстония имконияти амалӣ намудани даври дуюми ислоҳотро муҳайё намуда Эстонияро ба як роҳи воқеии дуру дарози тараққиёт роҳсипор намуд.

Дар давраи дуюми ислоҳот ин амалӣ намудани интиҳоби озод ва вазеъ шудани натиҷаи ин амалҳоро дар бар гирифт. Дар ин давра ба шаҳрвандон умеди нав, ташабbus ва имкониятҳои навро додан лозим мебуд, ҷун ҷомеа ба он равона гардида буд. Эстония дарк намуд, ки муваффақият ба шумораи зиёди одамон вобастагӣ дорад, ки он ба қалъои инсонҳо таъсир карда, руҳияи онҳоро тағиیر медиҳад. Бе ин омилҳо давлат дар давраи гузариши мусосир ақиб монда ва баъдан ҳамчун ба ҳайси як давлати оддӣ бо доштани ҳуқумати озод, бозорҳои озод ва ҳокимияти тобеи қонун бударо дошта наметавонад.

Дар давраи соғоилизм, ки одамон барои ҳуд фикр намекарданд ва ба ҳуд ташабbusу ҳатторо намеписандиданд ва инчунин бисёри одамонро аз тахаюллоти ҳом озод кардан лозим буд. Онҳо ҷунин андеша доштанд, ки мушкилоти онҳоро каси дигар ҳал мекунад. Барои мубориза бо тахаюллоти ҳом ҳуқумати Эстония рақобатпазирӣ ва ҷалби сармояи хориҷиро дар қишинвар пурзӯр намуд.

«Барои иқтисодиёти гузариши навъи Эстония ҷалби сармояи хориҷӣ ва беҳтарин интиҳоб барои гирифтани маблаг аз ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ ба мисли Фонди

байнамилалии молияй ва Бонки ҷаҳонӣ ба шумор меравад». Ҳукумати Эстония сармояи дохилӣ ва хориҷиро ба худ ҷалб намуда, ба онҳо шароити баробар муҳайё намуд. Дар солҳои 1993-1994 давлатӣ Эстония ба яке аз марказҳои асосии сармоягузорӣ мубаддал гашт. Бисёри сармоягузорони хориҷӣ завқи худро барои сармоягузорӣ намудани соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеаи Эстония зиёд намуданд, ки боиси таъсис намудани муассисаҳо, корхонаҳои саноатӣ ва ба вучуд омадани ҷойҳои нави корӣ гардид. Барои амалӣ намудани ин гуна механизм Эстония илмҳои замонавӣ ва омӯҳтани технологияҳои муосирро дар муассисаҳои таълимӣ дар мадди аввал гузашт, ки дар байни дигар давлатҳои пешрафтаи Аврупои Фарӯӣ рақобат карда тавонад. Дар қадами аввал ин тараққӣ додани ҷомеаи шаҳрвандӣ ва тағир додани рӯҳияи мардум меистод ва онҳо хуб дарк мекарданد, ки оянда аз худи онҳо вобастагӣ дорад ва барои инкишоф додани соҳаҳои гуногун маҳсусан ВАО ва иқтисодиёт оид ба расидан ба ҳадафҳои хеш қӯшишҳои зиёд мекарданд. Дилҳоҳ ислоҳот рақобатро дар иқтисодиёт баланд мебардорад ва сабаби паст шудани фаъолияти коррупсионӣ мегардад [5, 142].

Ниҳоят дикқати асосиро барои ислоҳоти бонкӣ додан лозим омад, зеро дар сурате, ки ҷинояткорони муташаккил назорати худро аз болои бонкҳо ҷорӣ менамоянд, онҳо зуд назоратро дар тамоми қаламрави давлат ба худ мегиранд. Дуздии пул, пулҳои фасод ва дигар корҳои ғайриқонуриро дар низоми бонкӣ зудтар бартараф карда, ҳукумат дар ин ҷода бояд мустаҳкам ва устувории худро нишон медод. Дар ин самт ҳукумати Эстония тамоми бонкҳои давлатиро барҳам дод ва талаботи возехро барои сифати бонкҳо муқаррар намуд. Бонкҳо бояд байни худ рақобат намоянд ва дар ин сурат давлат имконияти муфлишавии онҳоро намедиҳад. Дар ин васила, то имрӯз бонкҳои Эстония яке аз бонкҳои самаранок назар бо бонкҳои Иттиҳоди Аврупо дар Балтика ба ҳисоб мераванд.

Дар Эстония соли 1992 бори аввал қонун дар бораи ислоҳоти молу мулкӣ қабул карда шуд. Дар мавриди аввал молу мулки ҳусусии шаҳрвандоне, ки аз ҷониби давлат мусодира ё ин ки миллӣ қунонида шуда буданд, молу мулкашон қонунӣ ба онҳо гардонида шуд. Дар он вақтҳо ин номумкин буд, аммо ба онҳо на ҷуброни пулӣ, балки ба таври ҳусусигардонии ваучерӣ ҷуброн карда шуд. Замин, амвол тариқи ташкилотҳои ваучерӣ ҳусусӣ гардонида шуд, то ки зуд одамони зиёд соҳибмулк шаванд. Иншоотҳои қалон тариқи Агентии ҳусусигардонии Эстония дар асоси савдои озод ҳусусӣ гардонида шуданд. Ҳадафи асосии ҳусусигардонӣ ин таъмин намудани сармоя ва ба вучуд овардани ҷойҳои нави корӣ дар як муддати муайян мебуд.

Барои ноил шудан ба ҷаҳиши иқтисодӣ ба давлат лозим омад, ки нерӯву тавоной ва қувваи ҳалқро дар кор истифода намояд. Барои ин ташкил намудани шароити хуби иқтисодӣ ва сармоягузориро талаб мекард ва одамонро барои масъулиятро ба души худ гирифтан водор месоҳт.

Низоми андоз бояд аз ҳама пештар оддӣ ва дар амал на он қадар гарон бошад, балки шаффоф ва фаҳмо барои андозсупоранда пешкаш карда шавад. Манбаҳои андоз бояд вазеъ ва миқдори андозбандӣ камтар нишон дода шуда бошад, зеро омили ҳоҳиши кор кардани одамон гардад. Қабули қарори беҳтарин ин ҳатти ҷадвали муайянӣ андоз буд, ки давлати Эстония онро 1- январи соли 1994 ҷорӣ намуд. Низоми андоз бисёр осон ва фаҳмо барои ҳама шуд, ки дар натиҷаи ин маъмурӣ андоз бо муваффақият фаъолият намуд ва ҷамъоварии андозхоро хуб ба роҳ монд. Ба сектори ғайриқонуний зарбаи ҷиддӣ зада, ҷамъоварии андоз боло рафт.

Ин ҷаҳиши иқтисодӣ ба зудӣ рӯҳияи мардуми Эстонияро тағиیر дод, ҳазорҳо корхонаҳои хурду миёна, тарабхонаҳо, меҳмонхонаҳо ва мағозаҳои хурду бузург таъсис дода шуданд. Дар Эстония солҳои 1992 то соли 2000 таъсиси муассисаҳои нав ҷунон бо суръати баланд ифтиотҳо гардид, ки нишондиҳанда то охири соли 1994 ба 70000 расид, ки боиси пешравӣ ва тараққиёт гардид. Эстония дар ин ҷода аз қишивари синфи коргар ба давлати сармоягузор мубаддал гашт, ки ин имконияти бартараф кардани бекорирро дар қишивар фароҳам овард.

«Эстония дар байни давлатҳои коммунистӣ аввалин шуда мақоми иқтисодиёти озодро ба худ қасб намуд ва дар рӯйхати қишиварҳои дар иқтисодиёти озод қарор дошта, дохил шуда дар рӯзномаву маҷалаҳои бонуфуз аз қабили «The Heritage Foundation» ва «The wall street journal» ҳамарӯза фаъолияти ў ба нашр мебарояд. Давлати Эстония ба як давлати озоди иқтисодӣ табдил ёфта, дар як муддати кӯтоҳ дар байни давлатҳои Аврупо иқтисодиёташ рушд ёфт. Аз оғози ислоҳоти иқтисодӣ, рушди миёнаи солонаи давлат 6%-ро ташкил медод, то соли 2005 11% ва ин нишондиҳанда дар соли 2006 12%, 2012 28% омада расид. Ҳукумати Эстония дар як давраи муайян ба сатҳи миёнаи ҳаёти аврупорӣ баромад, ки ин гуна ҳолатро ҳеч кас тасаввур намекард. Натиҷаи ҳамаи комёбиҳо ин саривакт, дуруст ва самаранок истифода намудани идоракунии давлатӣ мебошад [7, 159].

Мұхা�ққиқ

Сатҳи камбизоатй ва нобаробариҳои иҷтимоӣ паст шуда, тибқи нишондиҳандаҳои СММ давлати Эстония ба рӯйхати давлатҳои тараққикардаи дунё шомил гардид, ки дар баробари ин дар самти иҷтимоёт як чанд ислоҳотҳои иҷтимоӣ гузаронида шуд. Аз ҷумла ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ва низоми нафақа. Ҷумҳурии Эстония баъди аъзои НАТО ва Иттиҳоди Аврупо (дар соли 2004) гардидан қариб дар ҳамаи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ Эстония назар ба дигар аъзоёни Иттиҳоди Аврупо пешрафтатар ва рақобатпазир ба ҳисоб мерафт. Яке аз ихтирооти маъмули давлати Эстония ин низоми алоқаи «Скайп» ба шумор меравад, ки нуфузи Ҷумҳурии Эстонияро дар арсаи байналмилалӣ боло бурд.

Солҳои 2008-2009 дунёро бухрони ҷаҳонӣ фаро гирифт, ки ин дар соли 2009 таъсири худро ба Ҷумҳурии Эстония низ расонид ва ба ин нигоҳ накарда ҳукумат ба бекурбашавии пули миллӣ имконият надод ва пули буҷетро коста накард ва дар баробари ин як чанд маротиба бекурбашавии пулро паст карда тавонистанд. Инчун ҳукумати Эстония ҷораҳои қатъӣ барои иҳтисори ҳароҷоти давлатӣ дар байни давлатҳои минтақа гузаронид ва дар соли 2010 нишондиҳандаи молиявии Эстония нишон дод, ки ҳамми қарзи давлати 6%-и ММД-ро ташкил дод, дефитсити буҷет бошад 3%-и ММД ва бекурбашави 3%-и ММД-ро ташкил дод. Ин нишондиҳандаҳо боиси қонунан шомил шудани давлати Эстония ба раванди тараққиёти ҷаҳони гарф гардид.

Коршиносон тасдиқ намуданд, ки дар тамоми дунё танҳо дар давлати Сингапур ва Эстония ҳукумати электронӣ ба таври воқеӣ фаъолият мекунад. Дар Ҷумҳурии Эстония як истилоҳи бо ном “Ҳукумати электронӣ ин вазоратҳо нестанд, балки ёрдамчиёни онҳо ба ҳисоб мераванд” бисёр маъмул гардида буд. Яъне ин манои онро дошт, ки дар ҳолатҳои зарурӣ ба вазороту идораҳо ва муассисаҳои давлатӣ намеравед, балки метавонед тариқи онлайн ба унвони вазорату идора ва муассисаҳои даҳлдор вобаста ба мушкилоти худ нома фиристед. Ин як намуд осон кардани кори шаҳрвандон дар корхонаҳои давлатӣ ба ҳисоб рафт.

«Таърихи ташкил намудани ҳукумати электронӣ дар Эстония аз солҳои 90-уми асри XX оғоз гардид. Ҳукумат барномаи «Ҷаҳиши паланг»-ро ҷорӣ намуд, ки дар барномаи мазкур масъалаи аввалро компьютеркунонии қишвар ташкил медод ва дар ҳар як муассисаҳои таълимий синфҳонии компьютерӣ ташкил карда шуд. Тақрибан 10.000 шаҳрвандони Эстония дар барномаи давлатии омӯзиши бемузди тарзи дуруст истифода намудани шабакаҳои интернетӣ иштирок намуданд. Вобаста бар ин парламент ва ҳукумат аз гардиши ҳӯҷҷатҳои қоғазӣ даст кашида ба ҳӯҷҷатгузории электронӣ оғоз намуд. Билохира ҳукумати электронӣ ба ҳаёти ҳаррӯзai одамон ворид карда шуд. Барои боз ҳам ҷиддитар ба роҳ мондани ҳукумати электронӣ ва ҷорӣ намудани механизмҳои нави гурӯҳи корӣ бо сарварии яке аз мутахассисони баландпояи соҳаи технологияи иттилоотӣ профессори иттилоот Линнар Вик ба кор шурӯъ намуд. Дар натиҷаи меҳнатҳои зиёд айён шуд, ки то соли 2010 75% аҳолӣ тарзи дурусти истифода намудани интернетро омӯхтанд ва тариқи он аз хизматрасониҳои давлатӣ истифода бурда метавонанд.

Коршиносон чунин мешуморанд, ки мӯъцизаи электронӣ дар Эстония ин ҳама дар натиҷаи тараққиёти фаъолияти бонкӣ ба вучуд омадааст. Ба фикри яке аз кормандони Вазорати иқтисод ва коммуникатсияи Ҷумҳурии Эстония Маргуса Пююя, “ҳанӯз солҳои 90-уми асри XX бонкҳои маҳалӣ низоми мусосир ташкил намуданд, ки бо ёрии он амалиётҳо бо тариқи электронӣ иҷро мешуданд. Яъне ин боиси ҳоҳиш пайдо намудани аҳолӣ барои аз худ кардани компьютер ва интернет гардид, ки шаҳс аз хона набаромада масъалаи молиявии худро бо тариқи интернет ҳал мекунад ва ин яке аз пешравиҳо дар самти идоракуни давлатӣ ба шумор меравад”. Пешравии соҳтори мазкур ба он оварда расонид, ки хизматрасониҳои давлатӣ дар интернет ҷой дода шаванд.

Ҳисоботҳои оморӣ нишон медиҳад, ки имрӯзҳо зиёда аз 90% аҳолии Эстония изҳоротҳои худро тариқи интернет равон мекунад. Инчунин бо ёрии он метавон маълумотҳои гуногун аз қабили ҳаридани чиптаҳо барои нақлиёти ҷамъиятӣ ва дастрас намудани номгӯи дорувириҳо дар шакли электронӣ ба одамон муюссар мегардад.

Мақсади асосии ҳукумати электорни дар давлати Эстония ин пеш аз ҳама дастрас будани хизматрасониҳои давлатӣ ба аҳолӣ, озоду шаффоғ будани идоракуни давлатӣ ва инчунин паст кардани сатҳи коррупсия дар байни хизматчиёни давлатӣ мебошад. Ин иқдом барои пешрафти давлату ҷомеа як такони ҷиддӣ медиҳад, зеро мо мебинем, ки дар як муддати начандон тулонӣ Ҷумҳурии Эстония аз як давлати қафомондаи Аврупои Фарбӣ ба яке аз давлатҳои сифатан нав ва самаранок табил ёфт, ки ин натиҷаи дуруст ба роҳ мондани сиёсати идоракуни давлатӣ мебошад».

Дар раванди тазодҳои ҷаҳонишавӣ яке аз масъалаҳои мубрами давлатдории миллӣ ин пеш аз хама самаранокии идоракуни давлатӣ ва ё самаранокгардонии дастгоҳи давлатӣ ба ҳисоб меравад. Самаранок будани давлат ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва сатҳи зиндагии хубро барои мардум кафолат медиҳад. Имрӯзҳо истилоҳи давлати тавони мавқеи актуалии ҳудро кардааст ва баръакс мавқеи онро давлати самаранок гирифта истода, қурбу манзалаи зиёдеро дар ҷомеаи ҷаҳонӣ пайдо намудааст. Давлатҳои гуногуни ҷаҳон бештар қӯшиш менамоянд, ки ба давлати самаранок ноил гарданд ва дар ин ҷода низ ислоҳотҳо дар соҳаҳои муҳталиф мегузаронанд. Ҷумҳурии Тоҷикистони азизи мо, ки дар ин самт бисёр корҳоро баанҷом расонида истодааст, метавонад аз таҷрибай Ҷумҳурии Эстония дар самти боз ҳам самаранокгардонии идоракуни давлатӣ ва дигар соҳаҳо истифода барад.

Адабиёт:

1. Акчурин А., Абдина А. Создание системы карьерного роста, подбора и расстановки кадров государственной службы в Республике Казахстан. – Алматы, 2002. – 135 с.
2. Аков Р., Эмери Ф. О целеустремленных системах. – М., 1974.
3. Атаманчук Г.В. Управление - социальная ценность и эффективность. – М., 1995.
4. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. – М., 1997. – 115 с.
5. Базилевич Л.А., Соколов Д.В., Франева Л.К. Модели и методы рационализации и проектирования организационных структур управления. – Л.: ЛФЭИ, 1991. – 135-159 с.
6. Батчиков С.А. и Глазьев С.Ю. Эффективность государственного управления ред. – М., 1998 (пер. с англ.) 135-179 с.
7. Глазьев С. Батчиков С. За ликвидацию безграмотности в органах государственной власти // Эффективность государственного управления, 2008, № 5.
8. Гончаров В.В В поисках совершенства управления: Руководство высшего управленческого персонала. – М., 1993.
9. Друкер П. Эффективное управление. – М., 1998 (пер. с англ.).
10. Еншбарян Р.В., Краснов Ю.К. Теория государства и права. Уч. Пособие. – М.: Юрист, 1999.

Калидвоҷаҳо: идоракуни давлатӣ, ислоҳоти идоракуни давлатӣ, тули миллӣ, инфлятсия, интиҳоби озод, сармоягузорӣ, фазои сармоягузорӣ, низоми андоз, “ҷаҳииши паланг”, технологияи интилоотӣ, ҳукумати электронӣ, барномаи алоқаи Скайп ва гайра.

Аннотация

ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ЭСТОНИИ

В статье представлен обзор истории становления, особенности и способах эффективного государства, современно-правового положения Эстонии в мировом обществе. Рассматриваются вопросы уполномоченных государственных органов, социальные услуги, организации электронного правительства и внедрении в государственных органах.

Ключевые слова: государственное управление, реформа государственного управления, национальная валюта, инфляция, свободный выбор, инвестиция, инвестиционный климат, налоговая система, «стремление тигра», информационная технология, электронное правительство, программа Скайп и другие.

Annotation

FEATURES OF GOOD GOVERNANCE IN THE REPUBLIC OF ESTONIA

The article provides an overview of the history of formation. Features and methods of an effective state. The current legal status of Republic of Estonia in world society. The issues of authorized state bodies, social services, e-government organizations and its implementation in state bodies are considered.

Муҳакқик

Key words: *public service, public administration reform, national currency, inflation, free choice, investment, investment climate, tax system, “tiger aspiration”, information technology, e-government, Skype program and o.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Нематуллоев Муродбек Музффарович, магистранти курси дуюми ихтисоси идоракуни давлатии Академияи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳории Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯч. Саид Носир 33, Ҷумҳории Тоҷикистон, тел (+992) 92-768-07-27, mail: mnematulloev@bk.ru

Роҳбари илмӣ: Аминов Муҳаммадҷон

Сведения об авторе: Нематуллоев Муродбек Музффарович, магистрант второго курса специальности государственного управления Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан г.Душанбе,ул. Саида Носира 33, тел (+992) 92-768-07-27, mail: mnematulloev@bk.ru

Научный руководитель: Аминов Муҳаммадҷон

About the author: Murodbek Muzafarovich Nematulloev, two year master candidate on public administration of the Academy of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Republic of Tajikistan, Dushanbe, 33, Said Nosir str. Phone: 92-768-07-27, E-mail: mnematulloev@bk.ru

Scientific director: Aminov Muhammadjon

НАҚШ ВА МАВҚЕИ СУРИЯ ДАР МИНТАҚАИ ХОВАРИ НАЗДИК

Ховари Наздик кишварҳои Африқои Шимолӣ ва Осиёи Ғарбиро дар бар гирифта, қад қади соҳили баҳри Миёназамин аз Марокко то Туркия тӯл мекашад. Дар қисмати ҷанубӣ ба онҳо Судон, Яман, шоҳигарҳои Ҳалиҷи Форс, Ироқ ва Эрон пайваст мешаванд.

Накшу аҳамияти маҳсуси минтақаи Ховари Наздик дар таърихи тамаддуни мо, сиёсати муосир ва иқтисодиёт дар миқёси ҷаҳонӣ шинохта шудааст. Ба ғайр аз захираҳои бойи нафту газ, аз ҳудуди ин минтақа роҳҳои стратегии баҳрӣ, заминӣ ва ҳавоӣ мегузаранд, ки китъаҳои Африқои Осиёро бо Аврупо мепайванданд. Ҳамзамон, дар минтақаи мазкур энергетика, саноат, кишоварзӣ ва инфрасоҳтори дигари муҳим тавсее ёфта истодааст. Ҳолатҳои мазкур дар тӯли таърихи муосир, Ховари Наздикро ба ансори муҳими сиёсати тамоми абарқудратҳои ҷаҳон, инчунин бозингарони асосии минтақавӣ, ки ба ин рақобати ҷаҳонӣ дар ин минтақаи низоят муҳим ворид гаштанд, табдил доданд. Айни замон бо назардошти барҳӯрди манфиатҳои абарқудратҳои ҷаҳон ва минтақа, вазъияти Ховари Наздик аз нуқтаи назари ҳарбӣ – сиёсӣ ноамн ба ҳисоб меравад. Низоҳои мусаллаҳона, фаъолияти терористӣ, бекорӣ дар бархе аз кишварҳои араб, ҷаҳонӣ ҷадиди муҳочирон ва паноҳандагон аз ин минтақа ба Балкан ва кишварҳои дигари Аврупоро эҷод намуданд.

Имрӯз беш аз ҳар замони дигар, тамоми ҷаҳони сиёсӣ дар маърази ҳатар қарор дорад: дар арсаи байналмилалӣ тағиироти ҷиддӣ ба миён омада истодаанд. Аз як тараф, Иёлоти Муттаҳидаи Америка худро ҳамчун абарқудрати ягонаи ҷаҳонӣ дар арсаи сиёсӣ муаррифӣ менамояд, ки ин ақидаи онҳо бо назардошти ивазшавии босуръати ҷаҳон комилан ботил шуда истодааст. Аз тарафи дигар, Ҷумҳурии Ҳалқии Ҳитой, ки ба иқтисодиёти қудратмандтарини ҷаҳон табдил гаштааст, кӯшиш ба ҳарҷ дода истодааст, то дар ояндаи наздик ҳолати кишвари пешрафти минтақавӣ дар Осиёи Шарқиро ба пештози ҷаҳонӣ иваз намояд. Дар ин замина, аз ҷониби Ҳитой манбаҳои муҳталиф, ба вижа иқтисодӣ, ки дар қатори он пеш аз ҳама амалӣ намудани тарҳи Як камарбанд як роҳ «Роҳи нави Абрешим» низ мақомимаҳсусордорад, истифода намуда истодааст. Ҳамзамон, ҷониби Ҳитой дар ин самт ба сармоягузории иқтисодиёти кишварҳои муҳталифи ҷаҳон ҳам диққати хоса зоҳир менамояд. Ба ҳамин тартиб Федератсияи Россия низ саъю қӯшиш намуда истодааст, то мавқei пас аз пошҳӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ аз даст додаро дубора рӯи кор оварда, ба арсаи ҷаҳонӣ дар накшаву стратегияҳои худ, яъне кишвари пуриқтидори минтақавию байналхалқӣ барояду, ба ин васила нуфузи худро дар минтақаҳои дигар ҳам пурзӯр кунад.

Қайд кардан бамаврид аст, ки абарқудратҳои ҷаҳон, аз ҷумла кишварҳои Гарб иқтиидори даргирии Ховари Наздикро, дар солҳои 50-уми аспи гузашта побарҷо намуда, ба манфиати геополитикӣ вагеи иқтисодии худ истифода бурда, минтақаи мазкурро пайваста дар ҳолати бесарусомонии идорашаванда нигоҳ медоранд.

Фурӯпошии системаи ҷаҳонии сотсиализм, ки сабаби асосии таҳаввулоти геополитикии ҷиддии ҳусусияти глобалӣ дошта шуданд, дар минтақаи Ховари Наздик як фазои ҳолиеро ба миён овард, ки онро бархе аз қудратмандон хостаанд зери нуфузи хеш қарор диханд. Дар охири аспи XX ва аввали аспи XXI, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун давраи яққутба эътироф шудааст, барои мустҳакам намудани мавқei худ дар Ховари Наздик, кишварҳои манфиатдор дар ин минтақа низоҳои мусаллаҳонаро барангехта, ҳамчун иштирокчии асосии онҳо баромад мекунад. Ҷунин амал абарқудратҳои дигари ҷаҳон ва бозингарони асосии минтақавиро водор соҳт, ки барои хифзи манфиатҳои миллии худ дар ин минтақаи аз лиҳози геостратегӣ муҳим ба умури дохилии кишварҳои ҷанғзадаи араб мудоҳила кунанд.

Қайд кардан зарур аст, ки агар то аввали аспи XXI мабдаи асосии ташаннуҷӣ дар минтақаи мушкилоти Фаластин, ба вижа низоъи байни арабу исроилӣ ба ҳисоб мерафт, акнун ба ин қатор муноқишаҳои байниарабӣ, арабиву эронӣ, низоҳои байнифирқавӣ ва мушкилоти ҳалношудаи курдҳо низ дохил шуданд. Ҷиддияти маҳсусро барҳӯрҳои пайравони Шия ва Суннӣ дар Ироқ, Сурия, Яман, ки аз ҷониби кишварҳои манфиатҷӯబарангехтамешаванд, инунин муборизаи курдҳои Туркия, Сурия, Ироқ ва Эрон барои хукуқ ва озодии миллиашон қасб кардаанд.

Мұхаббат

Мудохилаи миқёсан бузурги неруҳои беруна ба умури дохилии кишварҳои араб, инчунин тазоддои рӯзафзун байни пештозони минтақавӣ дар симои Исроил, Туркияву Арабистони Саудӣ аз як тараф ва Эрон аз тарафи дигар ба авзои минтақаи Шарқи Наздик таъсири манғӣ расонида истодаанд. Фаъолияти Созмони Милали Муттаҳид ва ташкилоти дигари бонуфузи байналмилаливи минтақавӣ дар самти ҳаллу фасли вазъият дар Суря, Яман, Либия ва нуқоти дигари даргири минтақа бо назардошти набудани мавқеи муштарак байни аъзои доимии Шуруи амнияти СММ ба натиҷаҳои дилҳоҳнарасида истодааст.

Дар ин шароити барои минтақаи Ховари Наздик ҳасос Ҷумхурии арабии Суря, ки дар муддати якчанд даҳсолаҳо дар ҳолати давлати пароканда, заиф ва аз лиҳози ҳарбӣ – иқтисодӣ мутеъ, ба як кишвари таъсиргузори минтақавӣ табдил гардид.

Мавқеи геосиёсии Суря дар маркази Ховари Наздик ин кишвари арабиро ба субъекти калидии бализомдарории мушкилоти минтақавӣ, кибештироқионҳалли масъалаҳои муҳими ин минтақа гайриимкон мебошад, табдил гардонааст. Суря дорои захираҳои коғии сиёсӣ на танҳо барои хифзиманғиатҳои миллӣ, балки барои таъмини нуғузи афзоянда ба вазъияти геостратегии минтақавиро низ мебошад. (1)

Суря қисмати чудонопазири Ховари Наздик ба ҳисоб меравад ва шаклгирии сиёсии ин қисмати минтақа дар нимаи дуюми солҳои 40-уми асри XX, пас аз ба даст овардани истиқлолияти Суря ва Лубнон дар соли 1946 ва давлати Исроил дар соли 1948 амалӣ карда шуд. Тамоми ин давлатҳо, ба вижа Исроил ҳамчун як банди пайвандӣ, ки қисмати бештари муносибатҳо байни кишварҳои минтақаро пайваст мекунад, ба ҳисоб мераванд. (2)

Аз нигоҳи таъриҳи, бо назардошти вижагиҳои миллӣ: мавҷудияти якчанд равияҳои мазҳабӣ ва ҳолати дунявӣ – Суряро ба як кишвари беназири минтақа табдил додааст. Ин кишвар бо рӯйкардаҳо ва дидгоҳҳои гуногунтаркиби ҳуд, вобаста ба муносибатҳои байналмилаӣ ва сиёсат, ки ба мавқеяти ин кишвар дар минтақа низ таъсиргузор аст, аз давлатҳои дигар тафовут дорад. Ҳамзамон, Суря дар ҷаҳони арабӣ, на танҳо аз лиҳози мавқеяти геополитикий, балки бо далели дидгоҳҳои зидди истисморӣ ва муҳолифат бо Исроил, ҳамчун як қутби асосӣ эътироф шудааст. (3)

Бо мурури замон, Суря ба майдони рақобати кишварҳои манғиатҷӯ дар минтақаи Ховари Наздик, ба вижа дар байни ҳокимиюти мутлақаи Ҳаличи Форс аз як тараф, ва Эрон аз тарафи дигар, табдил гардид. Ҳамзамон, Суря ба муқобили Исроил, ки соли 1967 иртифоти Ҷавлонро ғасб намуд, муқобила нишон медод.

Худуди бештари иртифоти Ҷавлон, яъне 1150 километри квадратӣ бо 60 км. дарозӣ ва 25 км. васеӣ аз ҷониби Исроил назорат шуда, қисмати шарқии он дар дасти Суря қарор дорад. Байни онҳо дар худуди 75 км. минтақаи буферии Созмони Миллали Муттаҳид ҷойгир шудааст. Дар ҳарду тарафи ин минтақа, манотиҷе ҷойгир шудаанд, ки дар онҳо Исроил ва Суря бояд тибқи муқаррароти пешбининамудаи СММ төъдоди муайянни неруҳои мусаллаҳ ва техникаи ҳарбиро нигоҳ доранд (4).

Қайд кардан зарур аст, ки маҳз равобити муташанничи Суря бо Исроил боиси он гардид, ки ин кишвари арабӣ аз ҷониби Амрико ки пуштибони асосии яхудиён на танҳо дар минтақаи Ховари Наздик, инчунин дар нуқоти муҳталифи ҷаҳон ба ҳисоб мераванд, қатори кишварҳои даргири низоъ дароварда шуд. Тибқи изҳороти шабакаи иттилоотии Би – Би – си ҳукумати Асад яке аз сарсаҳттарин муҳолифини раванди сулҳ бо Исроил буд ва ба ин мақсад якчанд гурӯҳҳои мусаллаҳонаи зиддиисроилиро, ки дар байни онҳо Ҳизбуллоҳ ва Ҳаммос низ ҳастанд, дастгирӣ мекард. Маҳз дасгирии Суря аз ин гурӯҳҳо ва норозигӣ нисбати ишғоли иртифоти Ҷавлон аз ҷониби Исроил раванди сулҳ байни ин ду душмани ашаддиро ғайричашмдошт мекард (5). Маврид ба қайдаст, киин ду ҳолатро Амрико ва дигар пайравонаш пайваста ба манғиати ҳуд истифода намуда, Суряро зери фишору таҳримҳои беасос қарор медоданд.

Сиёсати мустакилонаи Суря, ки қаблазҳама ба муқобили манғиатҳои Исроил ва Америка равона карда шудааст, дар давраи Ҳофиз Асад низ идома ёфт. Мавҷудияти муҳолифат дар минтақа Суряро водор месоҳт, ки ҳамчун бозингари пуриқтидори минтақавӣ баромад карда, дар сиёсати ҳориҷии ҳуд ва дар низоми байналмилалии Ховари Наздик фаъолияти уҳдабараёнро амалӣ созад. Барои мустаҳкам намудани мавқеи ҳуд ва устувор нигоҳ доштани нақши бозингари пуриқтидори минтақавӣ, Суря ба бозӣ дар тавозуни неруҳо, ба вижа интиҳоб намудани шарқи стратегӣ аз байни кишварҳои абарқудрат ва барқарор кардани ҳамкорӣ бо онҳо, мутобиқат ба вазъи амалкунанда, иштирок ва ҷалби иҷборӣ «ба тарафҳои муҳталифи сангар»-ҳо (дар як маврид иштирок дар эътилоғи зиддиисроокӣ дар соли 1991, дар мавриди дигар дастгирии Ирок дар солҳои 2003 - 2011) даст задааст. Ҳамин тарик, сиёсати пешгирифтаи Суря

ин кишварро ботадрич ба як бозингари муҳими Ҳовари Наздик табдил дода, диққати абарқудратҳои ҷаҳон ва минтақаро ба худ ҷалб кард.

Сурия аз манбаҳои кофии иқтисодӣ ва сиёсӣ бархӯрдор набуд, бо вучуди ин, ҳукумати Ҳофиз Асад тавонист захираҳои бузург барои расидан ба мақсадҳои геополитикии худ ва мустаҳкам намудани мавқеи мустақилонааш, аз кишварҳои манфиатҷӯ самаранок истифода барад.

Эҷоди Иттиҳод бо Ҷумҳурии Исломии Эрон пас аз ғалабаи инқилоби исломӣ дар ин кишвар дар соли 1979, дар таърихи минбаъдаи Сурия нақши муҳим бозида, таъсири ин иттифоқ то ҳанӯз баръало эҳсос мегардад, зеро он дар минтақа нақши қалидӣ бозида истодааст. Қарори Ҳофиз Асад вобаста ба додани авлавият ба Эрон, аз як тараф барои таъсиррасонӣ ба ташаккули сиёсати Америка, Истроил ва Ирок дар Ҳовари Наздик ва мубориза ба муқобили пешбуруди манфиатҳои миллии ин кишварҳо дар минтақа равона карда шуда буд. Аз тарафи дигар, ҳамкорӣ бо Ҷумҳурии Исломии Эрон ба Ҳофиз Асад имконият дод, ки ўз дастгирии яке аз кишварҳои пурнуфузи минтақа бархӯрдор гашта, сиёсати пешгирифтai мустақили худро, ки қабл аз ҳама аз манфиатҳои миллии кишварашчавобгӯ, барои имruz ва оянда побарҷо қунад.

Чи тавре, ки муҳаққиқ М. Гударзи, муовини сардори шӯъбаи робитаҳои байналмилалии Донишгоҳи Вебстери Женева қайд мекунад «Сурия ва Эрон кишварҳое мебошанд, ки ҷиҳати пешбуруди манфиатҳои худ, дар талошҳои барқарор кардани сулҳ байни арабҳо ва Истроил, ки бо дастгирии Амрико, монеаҳои зиёд эҷод мекунанд. Барои Иёлоти Муттаҳидаи Америка ин ду кишвар дар рафти мудоҳилаи сиёсати он нисбат ба умури Ирок мушкилофаринтарин давлатҳо буданд, зеро шӯришчиёнро таҳrik ва мусаллаҳ мекарданд» (6).

Коршиносон ва ҳолдонони соҳибтаҷриба бар он ақидаанд, ки Сурия барои Иёлоти Муттаҳидаи Америка чи дар давраи ҳукмронии Ҳофиз Асад, инчунин то ҳамин рӯз, ки ин кишварро Башор Асад идора мекунад, ҳамчун мамонияти асосӣ дар минтақа ба ҳисоб меравад.

Мавриди тазаккур аст, ки аз соли 1944, пас аз расман эътироф гардидани Сурия ҳамчун давлати соҳибистиклол аз ҷониби Иёлоти Муттаҳидаи Америка, муносибатҳои дипломатӣ байни ин ду кишвар пастиву баландиҳои зиёде паси сар намудаанд. Аз ҷумла, аз он давра то соли 2011, ки марҳилаи инқилобҳои таҳмилии ранга дар минтақаи Шарқии Наздик ба шумор меравад, ҷор маротиба соли 1967 (ба нишони эътиroz барои дастгирии ИМА аз Истроил дар ҷангӣ арабу истроӣ), соли 1986 (ИМА Сурияро дар гузаронидани якчанд амали терористӣ дар Аврупо айбдор кард), соли 2005 (ИМА Сурияро дар кӯштори сарвазири Лубнон Рафиқ Ҳарирӣ айбдор кард) ва соли 2011 (барои таҳдид ба сафири ИМА дар Димишқ Роберт Форд) муносибатҳои дипломатӣ байни Сурия ва Иёлоти Муттаҳидаи Америка қатъ карда шудааст (7).

Дар тамоми марҳилаҳои қатъшавии муносибатҳо, Иёлоти Муттаҳидаи Америка нисбати Сурия таҳримҳои иқтисодӣ қабул намуда, тарики маҳфӣ бо ғурӯҳ ва шахсони норозӣ дар ин кишвар иртиботи қавӣ барқарор мекарданд ва барои барангҳетани норозигии мардум ботадриҷ захираҳои эътиrozӣ омода месоҳтанд.

Новобаста аз он, қидавраи президентии Билл Клинтон дар муносибатҳои Сурия ва Америка як нармие ба миён омад, солҳои 2000 сардӣ дар робитаи ин ду кишвар ба арши аълои худ расид. Ҳамин тарик, соли 2003 пас аз оғози амалиёти низомӣ ба муқобили Ирок, Иёлоти Муттаҳидаи Америка роҳбарияти Сурияро дар таҳвили аслиҳа ба Саддом Ҳусейн, пешниҳодипаноҳоҳ ба шахсони расмии ироқӣ, додани иҷозат барои истифодабарии худуди худ дар сафарбар намудани зарҳаридони ҳориҷӣ ба Ирок, доштани аслиҳаи ҳастаӣ, аз ҷумла кимиёвӣ айбдор намуд. 11 декабря соли 2003 президенти онвақтаи Иёлоти Муттаҳидаи Америка Чорҷ Буш нисбати Сурия таҳримҳои яктарафai иқтисодӣҷорӣ намуд.

Якумин амалиёти низомии Иёлоти Муттаҳидаи Америка дар ҳудуди Сурия 26 октябри соли 2008 амалӣ карда шуд. Ҷор ҷарҳоли низомии американӣ фермаи қасабаи Эс-Суккарӣ, воқеъ дар дурии 8 км. аз сарҳад бо Ироқро мавриди ҳадаф қарор доданд. Дар ин ҳамла тибқи маълумоти ҷониби Сурия 9 нафар шаҳрвандони мулкӣ күшта ва 14 нафари дигар заҳмӣ гаштанд, ки ин тойиди суряягиро доираҳои расмии Амрико рад карда, таҳrik низ номиданд. То оғози эътиrozҳои оммавии соли 2011 Иёлоти Муттаҳидаи Америка фаъолияти таҳрибкоронаи худро дар Сурия идома доданд.

24 октября соли 2011 Иёлоти Муттаҳидаи Америка сафири худро аз Димишқ бозхонда, 6 февраля 2012 намояндагии дипломатиашро муваққатан баст.

Моҳи августи соли 2012 президенти ИМА Барак Обама амреро ба тасвиб расонид, ки дар доираи он мақомоти маҳсуси ин кишвар метавонистанд ба шӯришгарони суряягӣ қӯмак расонанд (8).

Мұхаббат

Хамин тарық, то оғози chanги шаҳрвандӣ, Сурия ҳамчун як кишвари оддии худмухофизатшудаи Ховари Наздик, бо истифода аз дипломатияи мохиронаи худ, гаштҳои стратегии сиёсати хориҷӣ, нақшҳои ҷиддиро дар минтақа бозида, мавқеи он ҳамчун бозингари асосии минтақавӣ ботадриҷ мустаҳкам мешуд, ки ин ҳолат ба бархе аз кишварҳои абарқудрати ҷаҳон маҳқул набуд. Маҳз бо мақсади баровардани Сурия аз бозиҳои сиёсии минтақа ин кишварҳои манфиатҷӯ Сурияро ба домани chanги шаҳрвандӣ қашониданд, ки он аллакай 9 сол боз идома дорад.

Адабиёт:

1. Maoz Z., Landau E.B. Building Regional Security in the Middle East: International, Regional and Domestic Influences // Questia. – URL: <https://www.questia.com/read/108536110/building-regional-security-in-the-middle-east-international>
2. Syria profile // BBC. – URL: <http://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703856>
3. Goodarzi J. Iran and Syria // USIP.org. – URL: <http://iranprimer.usip.org/resource/iran-and-syria>

Манбаъ аз интернет:

4. <https://www.dissertcat.com/content/geostrategicheskoe-polozhenie-siriiskoi-arabskoi-respubliki-i-ego-vliyanie-na-obespechenie-b>
5. <https://news.tut.by/world/631017.html>
6. https://www.researchgate.net/publication/326552348_Znacenie_Sirii_kak_vnesnopoliticeskogo_aktora_na_Bлизнем_Vostoke_do_nacala_Arabskoj_vesny_The_Significance_of_Syria_as_a_Foreign_Policy_Actor_in_the_Middle_East_before_the_Arab_Spring
7. <https://tass.ru/mezhunarodnaya-panorama/673095>
8. <https://tass.ru/mezhunarodnaya-panorama/673095>

Калидвоҗаҳо: Сурия, ҷаҳон, абарқудратҳои ҷаҳон, стратегия, нуғуз, мусулмон, минтақа, нақш, энергетика.

Аннотация

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СУРИИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

Сирия является одним из ключевых государств на Ближнем Востоке, без которого как утверждают специалисты «можно начать войну, но нельзя добиться мира». Данная, хотя и парадоксальная оценка является своеобразным признанием особой роли Сирии в регионе, ее возможностей влиять на ход событий на Ближнем Востоке, проводить самостоятельный курс на межарабской арене, активно участвовать в делах мирового сообщества. Таким образом, Сирия считается региональной державой, который имеет эффективные рычаги воздействия на общий ход ближневосточного процесса.

Ключевые слова: Сурия, мир, мировые державы, стратегия, влияние, мусулман, регион, роль, энергетика.

Annotation

THE ROLE AND THE STATUS OF SURIA IN THE NEAREST

Syria is one of the key states in the Middle East, without the experts claim "it is possible to start a war, but not to achieve peace." This, although and paradoxical assessment is a kind of recognition of the special role of Syria in the region, its ability to influence the course of events in the Middle East, to conduct an independent course in the inter-Arab arena, to actively participate. Thus, Syria is considered a regional power that has effective levers of influence in the general course of the Middle East process.

Keywords: Syria, world, world forces, strategy, influence, Muslim, region, role, energy.

Маълумот дар бораи муаллиф: Шарифов Абубакр, магистранти Институту омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Тел.: (+992) 919-55-58-08.

Роҳбари илмӣ: Шозедов Ҳуршед

Сведения об авторе: Шарифов Абубакр, магистрант Института изучения проблем стран Азии и Европы Академии наук Республики Таджикистан, Тел.: (+992) 919-55-58-08.

Научный руководитель: Шозедов Ҳуршед

About the author: Sharifov Abubakr, Master's Degree student of the Institute of studying of the issues of Asian and European countries of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan, Tel.: (+992) 919-55-58-08.

Scientific director: Shozedov Khurshed

*Пирор Муҳташам Тошмаҳмадович,
магистранти соли дуюми Институти омӯзии масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи
илемҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон*

ҲАМКОРИҲОИ ЭНЕРГЕТИКИИ ТОҶИКИСТОНУ ПОКИСТОН ДАР ДОИРАИ ЛОИҲАИ CASA-1000

Кишварҳо ва минтақаҳои ҷаҳон бо доштани заҳоири манобеии табии худ тавони рушди иқтисодиро ба вучуд меоваранд. Ин дороиҳо аз тавонмандиҳои онҳо маҳсуб шуда, истифодаи дурусту муносиби онҳо омили руши иқтисодӣ ва иҷтимоии мардумони онҳоро ба вучуд меоварад.

Тоҷикистони навин дар минтақа ва ҷаҳон яке аз кишварҳои дорои заҳираҳои бузург ва хуби гидроэнергетикӣ ва тавлидкунандагони «Энергияи сабз» мебошад, ки истифодаи дурусту онҳо метавонанд омили муҳими рушди ҳамкориҳои энергетикӣ дар минтақа ва ҷаҳон маҳсуб гарданд. Муҳимияти татбиқи лоиҳаҳои ҳурду бузурги гидроэнергетикии Тоҷикистон дар он аст, ки имкониятҳои кишварро дар ҷодаи тавлиди «Энергияи сабз» густардатар мегардонад.

Бояд зикр кард, ки кишвари Тоҷикистон дар даврони истиқлолият тавонист ба ҷаҳониён нишон диҳад, ки ҳамаи заҳираҳои табии ба манфиати инсоният фароҳам оварда шуда, истифодаи самараноки онҳо зарурат ба мудирияти ҳубу дуруст дорад. Бойси ҳушбахтист, ки чунин дороиҳо кишвар аз ҷумла обҳову маъданҳои табии он метавонад барои ҳама басандা бошад.

Мусаллам аст, ки аз ҷумлаи лоиҳаҳои бузурги минтақавии энергетикӣ, ки Тоҷикистон дар татбиқи саривақтии он баробари дигар кишварҳои иштироқдор манфиатдор аст, ин тархи CASA-1000 мебошад ва ҳамдастии амиқ дар татбиқи ин тарҳи муҳими инфрасохтори энергетикӣ дар баробари таъмини рушди иҷтимоию иқтисодӣ кишварҳои минтақаро бо ҳалқаи мустаҳками энергетикӣ пайваст карда, ҳамкориро дар дигар арсаҳои ҳаётан муҳим таҳқиму тақвият мебахшад.

Лоиҳа ё тарҳи CASA-1000 унсури калидии бозори энергетикии минтақа ва пайвандсози тавлидкунандагону истеъмолкунандагони нерӯи барқ дар арсаи ду минтақа арзёбӣ шуда, имконоти давлати Тоҷикстон дар интиқоли нерӯи барқ тавассути афзоиши иқтидори тавлиди нерӯи барқи дохилӣ дар тамоми сол муаррифӣ гардид.

Тибқи сарчашмаҳои вазорати ҳориҷаи Тоҷикистон санаи 15 июни соли 2011 дар Қазоқистон мuloқoti Эмомалӣ Раҳмон бо Осиф Алӣ Зардорӣ, собиқ Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон роҳҳои рушди ҳамкории судманди ду кишвар, аз ҷумла дар партави заминai мавҷудаи қарордодӣ–ҳуқуқӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Тарафҳо зимни баррасӣ ҳамкории иқтисодию тиҷоратир ба имзо расонида, барои рушди минбаъдаи созишиномаи нави тиҷоратӣ ва транзитӣ зарур донистанд, то ки борҳои тиҷоратӣ ва зарурӣ бе назорати гумрукии ҷандинкарата то ҷойи таъинот расонда шаванд.

Роҳбарони ҳарду ҷониб бори дигар омодагии устувори худро барои ба ҳам пайвастани роҳҳои оҳану мошингард ва шабакаҳои интиқоли нерӯи барқи ду кишвар, аз ҷумла тавассути ҳатти баландшиддати CASA-1000 таъқид намуданд.

Ҳаминтавр барои тақвият ва рушди ҳамкориҳо роҳбарони Тоҷикистону Покистон шурӯй аз соли 2011 то имрӯз мuloқotу сӯҳбатҳои судманд гузарониданд, ки зикри онҳо чун санади расмӣ муносиб ва зарурӣ мебошад. Мавриди зикр аст, ки аввалин маротиба санаи 1-уми сентябри соли 2011 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон Осиф Алӣ Зардорӣ, дар ҳошияи мuloқoti сарони давлатҳои ҷоргонаи Тоҷикистон, Афғонистон, Покистон ва Федератсияи Русия дар Душанбе бо ҳам сӯҳбати рӯ ба рӯ доштанд.

Дар мuloқot масоили ҳамкории дучониба ва бисёрҷонибаи Тоҷикистону Покистон баррасӣ шуд. Ба идомаи ҳамкории судманд дар соҳаҳои энергетика, нақлиёту роҳсозӣ, аз ҷумла барои ба ҳам пайвастани шабакаҳои барқио нақлиёти ҳавасмандии ду ҷониб таъқид гардид.

Барои рушди ҳамкорӣ санаи 24-уми марта соли 2012 дар шаҳри Душанбе ҳолати кунунӣ ва дурнамои муносиботи дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону Покистон дар мuloқoti хосаи сарони ду давлат Эмомалӣ Раҳмон ва Осиф Алӣ Зардорӣ ва бо иштироқи ҳайатҳои васеъӣ ҳар ду кишвар мавриди муҳокима қарор гирифт.

Мұхаббат

Таҳқиму ҳамкориҳои минтақӣ ва рушди иқтисодии Тоҷикистону Покистон бори дигар дар санаи 20-уми марта соли 2013 дар шаҳри Ашқободи Туркманистон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон Осиф Алӣ Зардорӣ мулоқот намуда, масоили гуногунро мавриди баррасӣ қарор доданд.

Бори дигар санаи 17-уми июня соли 2014 дар шаҳри Душанбе Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон пас аз анҷоми музокирот бо Сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистон Муҳаммад Навоз Шариф зарурати ҳарчи зудтар ба Созишномаи чоргонай Покистон–Чин–Қазоқистон–Қирғизистон пайвастани Тоҷикистон таъқид кард. Зоро он ба манфиати соҳибкорон, тоҷирону сайёҳони ҳар ду кишвар буда, онҳо метавонанд бо яке аз роҳҳои наздиктарин ба Покистон бираванд.

Чонибҳо бори дигар зимни баррасии масоили энергетикӣ нисбат ба суръат бахшидан ва дар муҳлатҳои эъломшуда иҷро намудани лоиҳаи маъруфи CASA – 1000 изҳори назар карданд.

Мавриди зикр аст, ки санаи 17-уми июня соли 2014 дар шаҳри Душанбе сафари расмии Сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистон Муҳаммад Навоз Шариф ба Тоҷикистон ба амал омад ва гуфтугӯйи судманд доир ба бунёди хатти барқии CASA-1000 ва татбиқи босамари бисёр лоиҳаҳои дигари дорои аҳамияти минтақаӣ низ сурат гирифт. Пас аз анҷоми мулоқоту музокирот миёни ду кишвар асноди нави ҳамкорӣ ба имзо расиданд.

Роҳбарони ҳар ду кишвар нахуст зери Баённияи муштараки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистон дар бораи густариши шарикӣ имзо гузоштанд, ки дар ҳамкории дучониба кӯмак мерасонад. Ҳаминтавр санадҳои дигари имзошуда Ёддошти тафоҳум миёни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути Вазорати саноат ва технологияҳои нав ва Ҳукумати Ҷумҳурии Исломии Покистон тавассути Вазорати саноати нассочӣ дар бахши рушди соҳаи нассочӣ ва файра мебошанд.

Бори дигар Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бо Сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистон Муҳаммад Навоз Шариф, ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф оварда буд, дар таърихи 9-уми сентябри соли 2015 дар шаҳри Душанбе мулоқоти судманд анҷом дод. Манбаъҳои расмӣ нишон медиҳанд, ки заминаи қарордодию ҳукуқии ҳамкории Тоҷикистону Покистон бештар аз 40 санади дучонибаи байнидавлатӣ дар соҳаҳои муҳталифро ташкил медиҳанд.

Зимни сафари Президенти мамлакат Эмомалӣ Раҳмон санаи 12-уми ноябрини соли 2015 ба Покистон дар Қароргоҳи Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон бо Президенти Покистон Мамнун Ҳусайн мулоқот анҷом дод, ки чонибҳо ҳамчунин аҳамияти фаъолияти Комиссияи муштараки Тоҷикистону Покистонро оид ба ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика ва инфрасоҳтор, ки бо қарори муштараки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистон таъсис дода шуд, таъқид карданд ва Комиссия вазифадор карда шудааст, ки ҷаласаҳои худро дар як сол ду маротиба баргузор ва дар ҳошияи онҳо имкониятҳои ҳамкории мутақобилан судмандро дар соҳаҳои энергетика ва бунёди зерсоҳтор баррасӣ намояд.

Ҳаминтавр санаи 12-уми ноября соли 2015 Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Покистон сафари расмӣ кард ва зимни он дар шаҳри Исломобод Сарвари давлат бо Сарвазир, Президенти Покистон ва дигар шахсони воломақом воҳӯриҳо анҷом дод.

Сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистон барои иштирок дар расми оғози татбиқи лоиҳаи бунёди хатти баланшиддати барқи CASA-1000 бо сафари корӣ ба Тоҷикистон санаи 11-уми майи соли 2016 омад ва дар шаҳри Душанбе асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ўро ба ҳузур пазишуфт [2].

Тарафҳо изҳори боварӣ карданд, ки талошҳои ҳар ду кишвар барои расидан ба мақсадҳои манфиатбор дар роҳи татбиқи лоиҳаи CASA-1000 самараи нек ба бор оварда, дар рушди босуботи иҷтимоиву иқтисодии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ нақши муассир мегузорад.

Чунонки таъқид гардид, рушди ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика масъалаи меҳварии робитаҳои иқтисодии Тоҷикистону Покистон аст. Тибқи санадҳои дастрасшуда, бинобар норасоии зиёди нерӯи барқ дар Покистон ба тезондани корҳо барои қашидани хатти барқии CASA-1000 мароқи зиёд зохир менамояд ва амалӣ шудани он талош меварзад.

Ин буд, ки санаи 23 – уми июня соли 2016 дар шаҳри Тошкент дар ҳошияи Ҷаласаи Шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони ҳамкории Шанҳай Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Ҷумҳурии Исломии Покистон Мамнун Ҳусайн мулоқот кард.

Дар мuloқот тарафаҳо оиди масъалаи васеъ намудани доираи ҳамкории Тоҷикистону Покистон дар бахшҳои муҳими энергетика ва наклиёту транзит, ки дорои аҳамияти минтақавӣ мебошанд, баррасӣ карда, оғози соҳтмони лоиҳаи минтақавии соҳтмони хатти баландшиддати интиқоли неруи барқи CASA-1000 дар ҳудуди Тоҷикистон дар таърихи муносибатҳои ҳамкорӣ рӯйдоди муҳим маънидод карданд.

Қобили зикр аст, ки санаи 5-уми июли соли 2017 дар шаҳри Душанбе Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нишаси матбуотӣ бо собиқ Сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистон Муҳаммад Навоз Шариф суханронӣ намуда таъкид кард, ки мо аз раванди идомаёбандай тамосҳои сиёсии Тоҷикистон ва Покистон, аз ҷумла дар сатҳи олӣ, изҳори қаноатмандӣ буда, ташрифи қунуни Сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистонро, ки дар давраи барои таърихи муносири муносибатҳои ду кишвар хотирмон 25-солагии барпо намудани робитаҳои дипломатӣ миёни ду кишвар дорои аҳамияти хоса медонем .

Дар ҷараёни мuloқоти сатҳи олӣ тарафҳо ҳамаҷониба ва ба таври муфассал маҷмӯи масъалаҳои тиҷоративу иқтисодӣ, илмию техникий ва фарҳангии ҳамкории дучонибаро мавриди баррасӣқарор доданд. Онҳо имконоти бузург ва захираҳои фаровони ҳамкории муғидро дар ҳамаи ин самтҳо муҳим арзёбӣ карданд.

Ба мақсади мусоидат ба хизматрасониҳо дар арсаҳои ҳамлу нақл миёни ду кишвар ва доҳили минтақа ҷонибҳо ҳарчи зудтар мувоғика намудани Созишномаро оид ба тиҷорати транзитии дучониба муҳим шуморида барои амалӣ шудани он таъкид варзиданд.

Дар ҳузури Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва собиқ Сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистон Муҳаммад Навоз Шариф рӯзи 5-уми июли соли 2017 як қатор санадҳои нави ҳамкорӣ ба имзо расиданд, ки дар таҳқим ва рушди энергетикии кишварҳо кӯмак ҳоҳанд расонд.

Тибқи санадҳои дастрасшуда ҷонибҳо изҳороти муштараки “Роҳ ба шарикӣ стратегӣ барои ҳамbastагии минтақавӣ” байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Исломии Покистонро Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистон Муҳаммад Навоз Шариф имзо расониданд [2].

Дар ҳамин натиҷа санаи 6-уми июли соли 2017 дар ноҳияи Варзоб Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мuloқоти Сарони давлатҳо ва ҳукumatҳои кишварҳои иштирокчии тарҳи CASA-1000 иштирок ва суханронӣ намуда бори дигар муҳимияти ин тарҳро баён карданд.

Дар мuloқот сарони давлатҳо аз ҷумла Раиси Ҷумҳурии Исломии Афғонистон Муҳаммад Ашраф Ғанӣ, Сарвазири Ҷумҳурии Исломии Покистон Муҳаммад Навоз Шариф ва Сарвазири Ҷумҳурии Қирғизистон Сооронбай Жээнбеков ва ҳукumatҳои кишварҳои иштирокдори лоиҳаи CASA-1000 бо иштироки ҳайатҳои ҳукumatҳои онҳо ва намояндагони як қатор ташкилотҳои молиявии ҷаҳонӣ бори дигар таъкид карданд, ки амалӣ шудани лоиҳаи мазкур ба манфиати кишварҳои минтақа ва ҷаҳон ҳоҳад буд.

Дар ин ҷаласаи муҳими стратегӣ Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон омодагию ҳавсмандии ҷониби Тоҷикистонро барои иштироки фаъол дар татбиқи саривақтии лоиҳаи муҳиму манфиатбори минтақавии CASA - 1000 таъкид намуда, изҳор доштанд, ки амали анҷомдода дар ин самт на танҳо ба манфиати давлати Тоҷикистон, балки ба манфиати кулли давлатҳои минтақа мебошад.

Бори дигар Президенти кишвар Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи CASA - 1000-ро воситаи муносири амаликунioni меъёрҳои нави тиҷоратӣ ва фановариҳои муосир дар иқтисодиёти давлатҳо маънидод карда, нақши муҳими шарикони рушдро дар таҳия ва татбиқи лоиҳаи муҳим шумориданд.

Таҳлилгарон ва коршиносон ба ин назаранд, ки аз ташрифи роҳбарони кишварҳо ва изҳороти Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд ҳадаф лоиҳаи CASA - 1000 тибқи қабули қарорҳои даҳлдор ва бунёди ҳарчи зудтари ҷузъҳои алоҳидаи Лоиҳа дар қаламрави ҷаҳон давлат, бо оғози соҳтмони хатти интиқоли барқи баландшиддати доимӣ дар Афғонистон, истифодаи самараноки механизм ва усуљҳои нав, дарёфти роҳҳои ҳалли мутакобилан судманд ва муосир, соҳтмони зиёда аз 1342 км хатти интиқоли барқи доимӣ, бунёди зеристгоҳҳои табдилдиҳандай ҷараёни барқ, истифодаи таҷҳизоти навтарин баррасии роҳҳои муносибардонии фаъолияти василаҳои идоракуни тарҳи мазкур мавриди иҷро қарор гирад,

Муҳаққиқ

то мардумон ва ҳукуматҳо манфиат дарёфт намоянд. Натиҷаи кори ҳамоиш он гашт, ки Эъломияи муштараки сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои иштирокдори лоиҳаи CASA-1000 қабул гардид, ки нишона аз ҷамъбости бобарори ин ҷорабинии сатҳи минтақавӣ шаҳодат медиҳад.

Аммо арзиши лоиҳаи мазкурро қишвари Тоҷикистон муҳим шуморида, ҳамзамон 6-уми июли соли 2017 дар нохияи Варзоб Асосгузори сұлху ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқоти Сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои қишварҳои иштирокчии тарҳи CASA-1000 ҷунин баён карданд: «Моҳи майи соли гузашта мо дар якҷояй ба раванди татбиқи тарҳи CASA-1000, ки намунаи ҳамкории воеӣ ва самараноки қишварҳоямон дар ростои манфиатҳои мардумони мо мебошад, ҳусни оғоз баҳшидем. Тарҳи CASA-1000, дар баробари таъмини рушди иҷтимоию иқтисодӣ, инҷунин моро бо пули мустаҳками энергетикӣ пайваст ҳоҳад кард ва ҳамкориҳоро дар дигар арсаҳои ҳаётан муҳимми қишварҳои мо вусъат ҳоҳад баҳшид. Ҳамчунин, тарҳи CASA-1000 унсури калидии бозори энергетикии минтақа мебошад ва тавлидкунандагону истеъмолкунандагони нерӯи барқро дар арсаи ба ҳам ҳоҳад овард [2].

Қобили зикр аст, ки дар даврони имстиқлол қишвари Тоҷикистон тавонист рушди энергиткиаш тақвият баҳшад ва имкон дорад тавассути афзоиши иқтидорҳои тавлиди неруи барқи худ интиқоли онро тамоми сол таъмин намояд.

Дар ин самт тайи солҳои соҳибистиқлолӣ дар қишвар пайваста ҷораҳои зарурӣ андешида мешаванд, ки то ҳол ду нерӯгоҳи барқи обии миёна ва силсилаи неругоҳҳои хурд бо иқтидори зиёда аз 1200 мегаватт соҳта мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд.

Ҳаҷми умумии сармояи барои ин мақсадҳо ҷалбгардида беш аз 1 миллиарду 800 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад, ки ҳамааш имконият фароҳам меоварад, ки қишвар дар ҷодаи тавлиди «энергияи сабз» бамаротиб тақвият ёбад.

Арзиш ва беназирии лоиҳаи CASA-1000 дар он аст, ки он ба тавозуни истеҳсоли неруи барқ дар қишварҳои Осиёи Марказӣ ва истеъмол дар қишварҳои Осиёи Ҷанубӣ, ки ба камбуди ҷиддии неруи барқ мувоҷеханд, мусоидат кард ва мушкилиҳои мубрами иқтисодию иҷтимоӣ онҳоро қоҳиш ҳоҳад дод.

Бояд зикр кард, ки таъмини дастрасии устувор ба захираҳои энергетикӣ, ташкили ҷойҳои кории нав, қоҳиш додани сатҳи камбизоатӣ, баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум аз ҷумлаи ҷунин масъалаҳои мубрами иҷтимоӣ мантиқи Осиёи Ҷанубӣ мебошанд.

Аз ин лиҳоз лоиҳаи CASA-1000 омили ҷорӣ намудани меъёрҳои нави тиҷоратӣ ва фановарии мусоир дар иқтисодиёт буда, қишварҳои набояд ба қунҷшавии раванди татбиқи лоиҳаи CASA-1000 саҳланкори кунанд, балки онҳо талошҳои муштарақро дар самтҳои ҷудогона тақвият баҳшанд то ба ҳадафҳояшон ноил гарданд.

Хулоса ҳамкориҳои Тоҷикистону Покистон дар доираи Лоиҳаи CASA-1000 хело муҳим арзёбӣ шуда, мулоҳизаву иқдомҳои зайл ба таври тадриҷӣ бояд риоя ва амалӣ гарданд:

• дар қадами нахуст, ҳамаи ҷораҷониҳо бояд тибқи нақша ва дар муҳлатҳои таъйиншуда иҷро шаванд.

• дуввум тибқи қарорҳои даҳлдор қабул шуда, ҳарчи зудтар бунёди ҷузъҳои алоҳидаи Лоиҳа дар қаламрави ҷаҳор қишвар оғоз гардад

• сеюм талошҳои Ҳукумати Афғонистон оиди оғози ҳарчи зудтари соҳтмони ҳатти интиқоли барқи баландшиддати доимӣ дар доҳили ин қишвар, ки ҷузъи таркибии ин тарҳмаҳсуб мешавад ва расмиёти тендерии он ба анҷом расидааст, муштарақона дастгирӣ ёбад.

• ҷорӯм, лоиҳаи CASA-1000 ҳамчун тарҳи нодир, зери истифодаи самараноки механизм ва усуљҳои нав, дарёфти роҳои ҳалли мутақобилан судманд, мувоғиқатшуда ва мусоирро дошта бошад.

• панҷум, лоиҳа бояд мутахассисони соҳаи энергетика вазифаҳои иловагӣ ва ҷиддӣ дар соҳтмони зиёда аз 1342 км ҳатти интиқоли барқи доимӣ ва тағиیرёбандай баландшиддат, бунёди зеристгоҳҳои табдилдиҳандай ҷараёни барқ истифодаи таҷҳизоти навтаринро бо дастгирии ҳамаҷонибаи қишварҳои аъзои Лоиҳа ва шарикони рушд ба кор гирад.

• шашум, дар шароити тағиیرёбандай берунӣ ва минтақавӣ, таҳдидҳо ва ҳатарҳои замони мусоир қишварҳоро зарур аст, то иқдомҳои муассир ва қатъиро ҷиҳати ҳарчи зудтар ва пурра анҷом додани Лоиҳа дошта бошанд.

Хулоса мутавон андешаҳои коршиносонро ҷонибдорӣ карда, ҷунин арзёбӣ кард, ки лоиҳаи CASA-1000 на танҳо пайвандгари қишварҳои зирабти энергетикӣ буда, балки он қадами

аввалинест дар ҳамгирии воқеӣ ва мутақобилан судманди кишварҳои минтақа хусусан Тоҷикистону Покистон ва наслҳои имрӯзу фардо онҳо мебошад ва лиҳозо амалишавии саривақтии он намунаи хубу дурахшон дар эҷоди ҳамкорӣ, ҳамбастагиву ҳамдилии ҳар ду кишвар ва минтақа буда, ба рушду инкишофи босуботи иҷтимову иқтисодии онҳо кӯмак мерасонад.

Адабиёт:

1. Қаҳҳор Расулиён. Кишварҳои ҷаҳон. – Душанбе: Ирфон 2016.
2. Сиёсати ҳориҷии Тоҷикистон дар масири истиқлолият. Зери назари Ҳамроҳон Зарифӣ. – Душанбе: Ирфон, 2011. – 340 с.

Манбаъ аз интернет:

3. Истифода аз Сайти расмии сафоратҳои Тоҷикистону Покистон.
4. www.prezident.tj.
5. www.CASA-1000.org
6. www.diplomat.com
7. www.thenation.com.pk
8. www.Jumhuriyt.tj

Калидвожаҳо: Тоҷикистон, Покистон, ҳамкории энергетикӣ, лоиҳа, CASA-1000, минтақа, “энергияи сабз”, тавлидкунанда, истеъмолкунанда, гидроэнергетикӣ, муштарак.

Аннотация

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПАКИСТАНА ПО ПРОЕКТУ CASA-1000

В данной статье рассматриваются проблемы взаимного сотрудничества Республики Таджикистан и Исламской Республики Пакистана по проекту CASA-1000.

Таджикистан в Средней Азии является страном владеющим богатым и дешёвым гидроэнергетическим ресурсом. Автор статьи отмечает, что Республика Таджикистан является одним из производителем экологически чистой «зелёной энергии», которое и может стать важнейшим фактором совместного сотрудничества в регионе.

Ключевые слова: Таджикистан, Пакистан, энергетическое сотрудничество, проект, CASA-1000, регион, «зелёная энергия», производитель, потребитель, гидроэнергетический, совместный.

Annotation

ENERGY COOPERATION OF REPUBLIC TAJIKISTAN AND ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN UNDER PROJECT CASA-1000

In this article problems of mutual cooperation between the Republic of Tajikistan and Islamic Republic of Pakistan within the project of “CASA-1000” are considered.

Tajikistan in Central Asia is considered as the country with rich and cheap hydropower resources. The author of article notices that the Republic Tajikistan is one of the producers of non-polluting «green energy» which can become the major factor of cooperation in region.

Keywords: Tajikistan, Pakistan, power cooperation, the project, CASA-1000, region, «green energy», the manufacturer, the consumer, hydropower, joint.

Маълумот дар бораи муаллиф: Пироҷ Муҳташам Тошмаҳмадовиҷ, магистранти Институти омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тел.: (+992) 900663466.

Роҳбари илмӣ: Мирзоев Н.

Сведения об авторе: Пироҷ Муҳташам Тошмаҳмадовиҷ, магистрант Института изучения проблем стран Азии и Европы Академии наук Республики Таджикистан. Тел.: (+992) 900663466.

Научный руководитель: Мирзоев Н.

About the author: Pirov Muhtasham Toshmahmadovich, Master's Degree student of the Institute of studying of the issues of Asian and European countries of the Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan. Tel.: (+992) 900663466.

Scientific director: Mirzoev N.

Сайдзода Шодигули Шамсиддин, Гоібова Насиба Сафаралиевна,
магистранттони соли дуюми Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Җумҳурии
Тоҷикистон

ТАХИЯИ АЛГОРИТМИ УСУЛИ БАДАЛСОЗИИ СИММЕТРИИ ВИЖЕНЕР

Инкишофи технологияҳои иттилоотии навин ва компьютериқунонии ҳамаи соҳаҳои фаъолияти кормандон (истифодабарандагон) ва пеш аз ҳама корхонаҳои давлатӣ ба он оварда расонидааст, ки бехатарии иттилоот на танҳо масъалаи асосӣ гардад, инчунин он яке аз нишондодҳои системаҳои иттилоотӣ (СИ) ба ҳисоб меравад. Синфҳои бисёри васеи коркарди иттилоот мавҷуданд, ки ҳангоми соҳтани онҳо нишондоди бехатарии иттилоот аввалиндарача ба ҳисоб мераванд. Зери мағҳуми бехатарии СИ пеш аз ҳама ҳимояшавии система аз тасодуфанд ва ё аз қасдан (бо мақсади гаразнок) мудоҳила намудан ба ҷарайёни мӯътадили фаъолияти вай, аз кӯшиши ғасби (бадастоварии ғайри қонунӣ, бе иҷозад, ғайрисанксонӣ) иттилоот, тағйирдидҳӣ (дигаргунсозӣ) ва ё вайронсозии ҷисмонии қисмҳои (компонентҳои) он, фахмида мешаванд.

Инчунин зери таҳди бехатарии иттилоот рӯйдодҳо ва ё амалиётҳое, ки онҳо ба таҳриф (вайрон), истифодаи ғайри қонунӣ ва ҳатто ба вайрон намудани захираҳои иттилоотии аз ҷониби системаҳо идорашавандана ва инчунин, воситаҳои барномавию таҷхизотӣ фахмида мешаванд.

Вазифаи амнияти иттилоот аз доҳилшавии беичозат дар ҳамаи давраҳои тӯли таърихи инсоният ҳалли худро ёфт. Ҳатто дар давраҳои қадими ҷаҳон ду равияи асосии ҳали ин масъала, ки то ҳозир вучуд доранд, дидо мешуданд: криптография ва стеганография. Мақсади криптография махфӣ кардани мундариҷаи паём ба воситаи бадалсозӣ ҳисоб меёбад. Стеганография дар фарқият аз криптография, мавҷудияти ҳуди паёми махфиро мефаҳмонад.

Баъзе аз усулҳои бадалсозии (бадалкунӣ) иттилоот ва тадбиқи онҳо дар мисолҳо, воситаҳои ҳимояи маълумоти (додашудаҳо) дар ҳуҷҷатҳо буда, ҳуҷҷат-файлҳо, папкаҳо ва инчунин бо истифода аз рамзгузорӣ ҳимоя намудани ҳуҷҷат-файл аз таҳrir (дигаргунсозӣ, тағйир) ва аз кушодан оварда шудаанд, ки ба яке аз ҷораҳои таъмини бехатарии иттилоот ва ҳимояи он аз ғайриқонуни дастрасии шахсони қулфшикан равона шудааст.

Дар ҳуҷҷатҳои таъмаддунҳои қадим – Ҳиндустон, Миср, Месопотамия - маълумот доир ба усулҳои бадалсозӣ дастрас шудаанд. Аз замони пайдоиши ҳат (алифбо, матн) соҳаи нашриёт рӯ ба тараққӣ оварда, дар натиҷа барои муайян кардани матнҳои (объектҳои) пӯшиданавишташудаи онҳо равияи илмӣ-амалии тадқиқотӣ, аз ҷумла илми *криптология* ба миён омад.

Виженер дар охирҳои асри XV методи бадалсозиеро пешниҳод намуд, ки дар он ҳар як символи алифбои забон дар объекти додашуда бо истифодаи қалиди ихтиёри интиҳоб гардида аз рӯи формулаи зерин иваз (бадал) карда мешаванд[1],

$$y_i = x_i + k_i \pmod{n}; \quad y_i = \text{mod}(n - (x_i + k_i)). \quad (1)$$

Дар формулаи (1) x_i – символҳои объекти додашуда, k_i – символҳои қалиди ихтиёри интиҳобшуда, y_i - символҳои объекти бадалшуда ва n – миқдори умумии символҳои алифбои забон дар объекти истифодашавандана мебошанд.

Дар асоси формулаҳои рамзкунонии Вижнер алгоритм рамзкунонӣ ва рамзкушоиро таҳия гардид, чи чунин намудро дорад. Қадами якуми алгоритм ӯзункуни додашудаҳо ва намудҳои онро мефаҳмонад. Дар қадами дуюм доҳилкуни матни кушод барои рамзкунонӣ ва қалидро алгоритм талаб мекунад. Қадами сеюм муайянкуни мавқеъи алифбои истифодашавандаро мефаҳмонад. Қадами 4-ум такроран пайвасткуни қалидро аз рӯи дарозии матни кушод иҷро менамояд. Дар қадами оянда мавқеъи (чойи) ҳарфҳои матни кушод ва қалид аз рӯи алифбои забони тоҷикӣ муайян карда мешавад. Пас аз он мақеъи ҳарфҳои матн ва қалид (аз якум сар карда) дар асоси алифбо ёфташуда аз рӯи формула бо ҳам ҷамъ карда, дар натиҷа мавқеъи ҳарфи матни пушида муайян мегардад. Ин амалиёт то тамом шудани ҳарфҳои матн кори худро давом медиҳад.

Алгоритми рамзкушоии матни махфӣ чунин намудро дорад, ки дар фарқият аз алгоритми рамзкунонии матн дар он аст, ки мақеъи ҳарфҳои матни махфӣ ва қалид (аз якум сар карда) дар асоси алифбо ёфташуда аз рӯи формула тарҳ карда мешаванд ва мавқеъи ҳарфи матни кушод муайян мегардад.

Аз алгоритмҳои овардашуда барнома дар забони барномасии Visual Basic барнома ташия гардид.

Вижнер ин матнҳои күшодро ба матнҳои хонданашаванд табдил додан аст, ки онхоро бе надонистани калиди маҳфи күшодан гайри имкон аст, зоро онро факат шахси боваринок хонда метавонад.

Адабиёт:

1. Аршинов М.Н., Садовский Л.Е. Коды и математика (Рассказы о кодировании). – М.: Серия библиотечка «Квант», 2007. – 142 с.
2. Брауэр Ф. Расшифрованные секреты. Методы и принципы криптологии. – М.: Мир, 2007. – 550 с.

Калидвоҷаҳо: ҳуқуқ, иттилоот, соҳибкорӣ, фаъолият, реклама, мукотибот ва ҷавобгарӣ.

Аннотация

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА СИММЕТРИЧНЫМ МЕТОДОМ ШИФРОВАНИЯ ВИЖЕНЕРА

Шифр Виженера (фр. Chiffre de Vigenère) — метод полиалфавитного шифрования буквенного текста с использованием ключевого слова.

Этот метод является простой формой многоалфавитной замены. В данной статье рассмотрим шифр Виженера. Будет описан алгоритм и написана программа на языке C++, реализующая классический шифр Виженера и шифрование гаммированием.

Ключевые слова: закон, информация, предпринимательство, бизнес, реклама, переписка и подотчетность.

Annotation

THE DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM SYMMETRIC ENCRYPTION OF VIZHENER'S METHOD

The Vigenere cipher (fr. Chiffre de Vigenère) is a method of alphabetic encryption of alphabetic text using a keyword. This method is a simple form of multi-alphabetic substitution. In this article, we will look at the Vigenère cipher. An algorithm will be described and a C # program written that implements the classic Vigenere cipher and gamming encryption.

Keywords: law, information, entrepreneurship, business, advertising, correspondence and accountability.

Маълумот дар бораи муаллифон: Сайдзода Шодигули Шамсиддин, магистранти соли дуюми ихтисоси амнияти иттилоотӣ Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, Душанбе, к.Сайд Носир 33, Тел. 557-000-509, saidzodash@mail.ru

Гоибова Насиба Сафаралиевна, магистранти соли дуюми ихтисоси амнияти иттилоотӣ Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734003, Душанбе, к.Сайд Носир 33, Тел. 501-510-099, nasibaGoibova@mail.ru

Сведения об авторах: Сайдзода Шодигули Шамсиддин, магистрантка второго курса специальности информационной безопасности Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, Душанбе, ул. Сайд Носир 33, Тел. 557-000-509, saidzodash@mail.ru

Гоибова Насиба Сафаралиевна, магистрантка второго курса специальности информационной безопасности Академии государственного управления при Президенте Республики Таджикистан, 734003, Душанбе, ул. Сайд Носир 33, Тел. 501-510-099, nasibaGoibova@mail.ru

About authors: Saidzoda Shodiguli Shamsiddin, the master student of the 2nd year of the Institute of Information Security of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, st. Said Nosir 33, Tel. 557-000-509, saidzodash@mail.ru

Goibova Nasiba Safaralievna, 2-year master student of the Institute of Information Security of Public Administration under the President of the Republic of Tajikistan, 734003, Dushanbe, st. Said Nosir 33, Tel. 501-510-099, nasibaGoibova@mail.ru


ТАҚСИМОТИ ДАВРА БА ҲИССАҲОИ БАРОБАР

Тақсимоти давра ба чор ва ҳашт ҳиссаи баробар. Ҳангоми ичроиши нақшай тақсимоти давра ба ҳиссаҳои баробар ба конструктор ё лоиҳакаш зарурияти андозагирий, ченкардан бо асбобҳои нақшакашӣ, аз қабили ҷадвали андозагирий, паргор, баробар тақсим кардан, бехато ичро намудан, сиёҳ накардани варақи нақшакашӣ пеш аз ҳама вақт ва заҳмати зиёдро талаб мекунад.

Дар расми 1 ҷузъе нишондода шудааст, ки дорои чор сурохи мебошад.

Диаметрҳои перпендикулярии АС ва ВД давваро ба чор қисми баробар тақсим мекунанд; квадрати АВСД ҳосил мешавад.

Ҳангоми автоматиқунонии соҳаи нақшакашӣ конструкторон аз барномаҳои графикии компьютерӣ аз қабили Autocad, Arhicad, КОМПАС 3D истифода мебаранд, ки ҳам корро сабук гардонида ҳам раванди ичроишро метезонад. Масалан барои ичроиши давра аз намолавҳаи геометрия аломати давваро интиҳоб мекунем, сипас дар қисмати поенини равзана барнома аз мөнгурсад, ки қадом намуди давваро интиҳоб намудед. Албатта мо давра бо хатҳои марказиро интиҳоб менамоем ва дар ҳамвори маркази давваро интиҳоб намуда мушакро ба ягон тараф майл мекунонем, дар ин ҳолат барнома ба мо давваро бо андозаи лозима пешкаш менамояд.



Расми 1 Тақсимоти давра ба чорва ҳашт ҳиссаи баробар.


Бисетрисаи кунчи АОВ ва кунчи ВОС-ро мегузаронем. Нуқтаҳои 1,2,3,...8 давваро ба 8 ҳиссаи баробар тақсим мекунанд.

Вазифаро бо ёрии секунчай дорои кунчи 45° ичро кардан мумкин аст (расми 2).

Гипотенузай секунча аз маркази давра нуқтаи О мегузараид.

Тақсимоти давра бо се, шаш, дувоздаҳ ҳиссаи баробар. Дар расми 2,1 ҷузъе нишон дода шудааст, ки се сўрохи дорад.

Тақсимоти давваро ба се ҳиссаи баробар бо ёрии паргор ичро мекунем (расми 2). Сӯзани паргорро дар нуқтаи А-и давра гузошта, камони радиусаш R-ро мегузаронем, ки давваро дар нуқтаҳои 2 ва 3 бурида мегузараид. Нуқтаҳои 1, 2, 3 давваро ба се ҳиссаи баробар тақсим мекунанд.




ҳиссаи баробар, ба се ҳиссаи баробар.

Тақсимоти давваро ба се ҳиссаи баробар, ба ёрии секунчай дорои кунҷҳои 30° ва 60° низ ичро кардан мумкин аст (расми 2.1). Гипотенузай секунча аз маркази давра нуқтаи О мегузараид.

Тақсимоти давра ба шаш ҳиссаи баробар. Дар расми 3 ҷузъе нишон дода шудааст, ки дорои шаш сўрохи мебошад. Аз нуқтаи 1 ва еуқтаи 4 камони радиусаш R мегузаронем камоне, ки аз нуқтаи 1 бо радиуси R мегузаронем давваро дар нуқтаҳои 2 ва 6 бурида мегузараид. Камоне, ки аз нуқтаи 4 бо радиуси R мегузаронем давваро дар нуқтаҳои 3 ва 5 бурида мегузараид. Нуқтаҳои 1,2,3,...6 давваро ба шаш ҳиссаи баробар тақсим мекунанд. (расми 3).


Тақсимоти давваро ба шаш ҳиссаи баробар бо ёрии секунчай дорои кунчи 30° ва кунчи 60° ичро кардан мумкин аст.(расми 3.1). Гипотенузай секунча аз маркази давра мегузараид. Бо ёрии секунча дар давра тасвир намудани шашкунча осон мегардад.



*Расми 2.
Тақсимоти давра ба расми 2.1
Тақсимоти давра ба ба се*


Тақсимоти давра бо дувоздаҳ ҳиссаи баробар.

Дар расми 3.6 ҷузъе, нишон дода шудааст, ки дорои дувоздаҳ сурохи мебошад. Сӯзани паргорро дар нуқтаҳои 1,4,7 ва 10 гузошта камони радиусаш R мегузаронем. Нуқтаҳо 1,2,3,...12 давваро бо дувоздаҳ ҳиссаи баробар тақсим мекунанд расми 4. Тақсимоти давра бо дувоздаҳ ҳиссаи баробар бо ёрии секунча ба тавре, ки дар расми 3 нишон дода шудаастичро карда мешавад. Гипотенузаи секунча аз маркази давра мегузараад.



Расми 3.

Тақсимоти давра ба шаши дувоздаҳ ҳиссаи баробар.




Расми 3.1 Тақсимоти давра ба шаши ҳиссаи баробар.

Тақсимоти давра ба панҷ ва ҳафт ҳиссаи баробар. Дар расми 4 ҷузъе, нишон дода шудааст, ки панҷ сӯрохи дорад.

Давваробо ёрии паргор ба панҷ ҳиссаи баробар тақсим мекунем (расми 105). Барои ин радиуси ОА-и давваро ба ду ҳисса баробар тақсим мекунем. Аз маркази А камони радиусаш R мегузаронем, ки давваро дар нуқтаи В ва нуқтаи С бурида мегузараад. Порчай ВС радиуси ОА-ро дар нуқтаи Д ба ду қисми баробар тақсим мекунад. Аз маркази Д камони 1К бо радиуси 1Д мегузаронем. Порчай 1К як тарафи панҷкунча мебошад. Аз нуқтаи 1 дар давраи додашуда хорда мегузаронем, ки ба порчай 1К баробар аст.

Давваро бо ҳафт ҳиссаи баробар тақсим мекунем (расми 106). Аз нуқтаи 1 дар давраи додашуда хорда мегузаронем, ки баробари порчай ВД аст.

Дода шудааст давра бо маркази О. Аз маркази нуқтаи А камони радиусаш $R = AB$ мегузаронем. Дар хати рости марказии горизонтили нуқтаҳои С ва Д-ро ба даст меорем. Диаметри АВ-ро ба ҳафт ҳиссаи баробар тақсим мекунем. Нуқтаҳои 1,2,3,...7-ро ишора мекунем. Аз нуқтаҳои 1,3,5,7 хатҳои росте мегузаронем, ки аз рӯи нуқтаи С мегузаранд. Нуқтаҳои 1,2,3,4-ро дар давра ишора мекунем. Аз рӯи нуқтаҳои 1,3,5,7 хатҳои росте мегузаронем, ки аз болои нуқтаи Д мегузаранд. Нуқтаҳои 5,6,7-ро дар давра ишора мекунем. Нуқтаҳои 1,2,3,4,5,6,7 давваро ба ҳафт ҳиссаи баробар тақсим мекунанд.



Расми 4 Тақсимоти давра ба панč ва даҳ ҳиссаи баробар.

Адабиёт:

1. Ганин Н. Б. КОМПАС-3D V7: Самоучитель. - М.: ДМК Пресс, 2005. - 384 с.: ил.
2. Иванов Г. С. Начертательная геометрия: Учебник для вузов. - М.: машиностроение, 1995. - 224 с.
3. Королёв Ю. И. Начертательная геометрия: Учебник для вузов.- СПб.: Питер, 2007. - 252 с.
4. Локтев О. В. Краткий курс начертательной геометрии: Учебник для втузов. - 4-е изд. стер. - М.: Высшая школа, 1999. - 104 с.
5. Фролов С. А. Начертательная геометрия: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1983. - 240 с.
6. Швайгер А. М. Начертательная геометрия. Инженерная графика: Электронное пособие. - Челябинск: Национальный Союз производителей CD-ROM и мультимедиа, 2000.
7. <http://art-paint.narod.ru/tush.html> Уроки изобразительного искусства

Калидвойжахо: давра, секунча, хати рост, тақсимот, гипотенуза, нүкта, маркази нүкта, ҳисса, радиус, құтп, парогор, сузан, қалдам, хати марказы, хати каш, баробар.

Аннотация

ДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОСТИ НА РАВНЫЕ ЧАСТИ

Деление окружности на три, шесть и двенадцать равных частей выполняется в следующей последовательности:

1. Выбираем в качестве точки 1, точку пересечения осевой линии с окружностью.
2. Из точки 4 пересечения осевой линии с окружностью проводим дугу радиусом равным радиусу окружности R до пересечения с окружностью в точках 2 и 3;
3. Точки 1, 2 и 3 делят окружность на три равные части;
4. Из точки 1 пересечения осевой линии с окружностью проводим дугу радиусом равным радиусу окружности R до пересечения с окружностью в точках 5 и 6;
5. Точки 1 - 6 делят окружность на шесть равных частей;
6. Дуги радиусом R , проведенные из точек 7 и 8 пересекут окружность в точках 9, 10, 11 и 12;
7. Точки 1 - 12 делят окружность на двенадцать равных частей.

Деление окружности на семь равных частей выполняется в следующей последовательности:

1. Из точки А радиусом, равным радиусу окружности R , проводим дугу, которая пересечет окружность в точке В;
2. Из точки В опускают перпендикуляр на горизонтальную осевую линию;
3. Длину перпендикуляра ВС откладывают от точки 1 по окружности семь раз и получают искомые точки 1 - 7.

Ключевые слова: окружность, треугольник, прямой, деление, гипотенуза, точка, центр точка, доля, радиус, диаметр, церкуль, игла, карандаш, центральные линии, кривые, поровна.

Annotation

DIVISION OF THE CIRCLE INTO EQUAL PARTS

Division of a circle into three, six and twelve equal parts is carried out in the following sequence:

1. We choose as a point 1, a point of intersection of the center line with a circle.
2. From a point 4 crossings of the center line with a circle we carry out an arch by radius R equal to circle radius to crossing with a circle in points 2 and 3;
3. Points 1, 2 and 3 divide a circle into three equal parts;
4. From a point of 1 crossing of the center line with a circle we carry out an arch by radius R equal to circle radius to crossing with a circle in points 5 and 6;
5. Points 1 - 6 divide a circle into six equal parts;
6. The arches R radius which are carried out from points 7 and 8 will cross a circle in points 9, 10, 11 and 12;
7. Points 1 - 12 divide a circle into twelve equal parts.

Division of a circle into seven equal parts is carried out in the following sequence:

1. From a point And the radius equal to R circle radius, we carry out an arch which will cross a circle in a point In;
2. From a point In lower a perpendicular on the horizontal center line;
3. Length of a perpendicular of VS is postponed from a point 1 on a circle by seven times and receive required points 1 - 7.

Keywords: circle, triangle, direct, division, hypotenuse, point, center point, share, radius, diameter, compasses, needle, pencil, central lines, curves, porovna.

Маълумот дар бораи муаллиф: Асламов Зайдулло Файзуллоевич, магистранти соли дуюми факултети технология ва соҳибкории ДДОТ ба номи Садриддин Айни

Роҳбари илмӣ: Мухторова Г.Ф.

Сведения об авторе: Асламов Зайдулло Файзуллоевич, магистрант второго курса факультета технологии и экономики ТГПУ имени С.Айни

Научный руководитель: Мухторова Г.Г.

About the author: Aslamov Zaidullo Faizulloevich, master student of the 2nd year of the Department of Technology and Economics, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini

МАЪЛУМОТИ УМУМӢ ДАР БОРАИ ЗАБОНИ БАРНОМАСОЗИИ С++

Забони барномасозии С++ шакли васеъкардашудаи забони С мебошад. Забони С++ забони барномасозии фасеҳ ва қавй мебошад, ки он барои коркарди бархе аз маҳсулоти барномавии муҳими солҳои пеш истифода карда мешуд. Вале чун лоиха аз андозаҳои зарурӣ берун ояд, имконияти истифодаи забони С низ ба сарҳади зарурӣ мерасад. Вобаста ба андозаи лоихаи пешниҳодшуда агар он кор кунад, идоракунии он хеле душвор мегардад, зеро пурра истифода кардани он хеле душвор аст. Бёрн Страуструп (BjarneStroustrup) дар BellLaboratories дар Murray Hill, штати Ню-черси кор карда, барои ҳалли ин проблема ба забони С як чанд илова дохил намуд. Дар аввали ин забон номи "С бо синфҳояш" ном гирифта буд ва баъдтар соли 1983 ба он номи С++ гузошта шуд. Корҳои зиёди Страуструп ба С иловакардаро барномасозии объективию тамоюлӣ (БОТ) нигоҳ медорад. Чунонки Страуструп қайд меқунад, як қатор концепсияҳои обектию тамоюлӣ дар асоси забони Симула-67 ба С++ илова карда шудаанд. Аз ин рӯ, забони С++ ҳам бастагии ду методи барномавии пуркуват мебошад.

Аз давраи пайдоишаш С++ се маротиба санчиши сахтро (солҳои 1980, 1985 ва 1994) аз сар гузаронид. Ба ҳамаи ин нигоҳ карда кумитаи ANSI тарҳи Страуструп пешниҳодкардаро нигоҳ дошт ва як чанд навигарии дигарро илова намуд. Албатта раванди стандартиқунонӣ суст сурат мегирад, бинобар ин стандартиқунонии С++ истисно намебошад. Дағирии С++-ро илова карда, бо дағирии БОТ Страуструп ҳамаи муҳимияти нигоҳ доштани фалсафаи забони С-ро ба этибор гирифтааст ва хотиррасон кардааст, ки на забони барномасозӣ, балки худи барномасоз доир ба самаранокии таъминоти барномавӣ бояд ҷавоб гӯяд. Албатта, ба даст овардани чунин муваффакият кори осон набуд. Чуноне ки Страуструп қайд меқунад, С++ аз ҳисоби соҳториқунони равшаний, ваъсегардонӣ ва осонӣ самаранокиашро гум намекунад. Технологияҳои ҳозиразамон имконият медиҳанд, ки раванди ниғаҳдорӣ ва коркарди иттилооти гуногунтабиат дар намуди электронӣ ташкил карда шавад. Пойгоҳи додаҳоро дар компьютер бо якчанд тарҳҳо соҳтан мумкин аст. Яқум, бо ёрии мухитҳои барномавии маҳсус, ки системаҳои идоракуни пойгоҳи додаҳо (СИПД) номида мешавад. Тарзи мазкур ҳангоми соҳтани пойгоҳи додаҳои нодир мавриди истифода қарор дода мешавад ва аз он асосан барномасозони қасбӣ ва соҳибтарчиба истифода мебаранд. Дуюм, бо ёрии муҳитҳои барномавии маҳсус, ки системаҳои идоракуни пойгоҳи додаҳо (СИПД) номида мешавад. Тарзи корбари бо чунин системаҳо малакаи кор дар компьютер ва фахмиши асосҳои назарияи коркарди пойгоҳи додаҳоро талаб менамояд. Ин вариат мақбули аксар истифода барандагон буда, воситаи нисбатан оддӣ ва дасрас барои соҳтани пойгоҳи додаҳо ба ҳисоб меравад.


С++ дар аввал барои кор бо барномаҳои ниҳоят қалон пениҳод шуда буд, вай татбиқро маҳдуд намегардонад. Дар асл атрибути объектию тамоюлии С++ ба маъсалай ихтиёрии барномасоз самаранок истифода карда мешавад. Ин забонро аксаран барои чунин лоихаҳо, ба монанди соҳтани таҳриргарон, базаи додаҳо системаҳои фардӣ, кор ба файлҳо ва барномаҳои коммунақатсионӣ истифода кардан мумкин мебошад. Ба туфайли он ки С++ самаранокии забони С-ро мерос гирифтааст, тавассути он таъминоти барномавии баландсуръатро коркард намудан имкон дорад. Тарзи соҳтани барнома дар забони С++-ро шумо аз курси барномасози омӯҳта метавонед. Дар зер мо омада кардани ҳалли ду масаларо ба шумо пешниҳод менамоем ва дар оянда татбиқи ин забонро барои ҳалли масъалаҳои мураккаб пешниҳод менамоем.

Мисоли: 1. Барномаи оддие дар С++ мураттаб намоед, ки амали: +, -, *, / -ро ичро карда тавонад.

Худи барнома


```
# include <iostream.h>
int main ()
{
    int x, y, z;
    cout<<"Adadi yakumi";
    cin>> x;
    cout <<"Adadi duyumi";
    cin >> y;
    z=x+y;
```

```
cout<<x<<"+"<<y<<"="<<z;
z=x/y;
cout<<x<<"/"<<y<<"="<<z;
return 0;
```



Барномаи шартие мураттаб намоед, ки соли хурд ва ё ҷавон будани шуморо ҳангоми дохил кардани синну солатон муайян намояд.

```
# include <iostream.h>
int main ()
{
int sol;
cout<<"Shummo chand sola";
cin>> sol;
if(sol<17)
cout <<"Shumo holo hele javoned!"<<endl;
else if(sol<70)
cout <<"shumo holo pir nested!"<<endl;
else if(sol==70)
cout <<"shumo dar haqiqat pir hasted!"<<endl;
else
cout <<"shumo dar haqiqat helo pir hasted!"<<endl;
return 0;
}
```



Адабиёт:

1. Франка П. С++: учебный курс. – СПБ.: Питер, 2003. – 521 с.
2. Шилдт Г. Самоучитель С++: Пер. с англ. -3-е изд. – СПБ.: БХВ - Петербург, 2003. – 688 с.
3. Шеферд Дж. Программирование на MicrosoftVisualC++ .NET/ПЕР. с англ. – М.: Издательско-торговый дом Редакция, 2003. – 928 с.

Калидвожаҳо: забон, маҳсулот, васеъкардашуда, барномасозӣ, лоиҳа, тамоюл, объектӣ, тамоюлӣ, объектӣ, стандартиқунонӣ, самаранокӣ, таъминот, соҳториқунонӣ

Аннотация

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ С++

В данной статье приведено история появления и развития одной из распространенных языков программирования C++. В ней приведено общее представление о применении объектно ориентированного языка программирования. База данных, представленная в объектной форме, совокупность самостоятельных материалов систематизированы таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины.

Ключевые слова: язык, продукт, расширенный, программирование, проект, ориентированный, объектный, стандартизация, эффективность, обеспечение, структурированные.

Annotation

GENERAL ILLUSTRATION OF THE C++ PROGRAMMING LANGUAGE

This article deals with the history of the emergence and development of one of the most common C++ programming languages presented in it, a general idea about the use of an object-oriented programming language. Database – presented in an objective from a set of independent materials (articles, calculations, regulations, court decisions and other similar materials), systematized so that their materials can be found and processed using an electronic computer.

Keywords: Language, product, advanced, programming, project, oriented, object, standardization, efficiency, software, structured

Маълумот дар бораи муаллиф: Курбонов Фазлидин, магистранти соли дуюми ихтисоси информатикии факултети математикии Донишгоҳи давлатии омӯзгори тоҷикистон ба номи С.Аинӣ.

Роҳбари илмӣ: Ҳомидов Б.

Сведение об авторе: Курбонов Фазлидин, магистрант второго курса математического факультета Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Аини.

About the author: Qurbonov Fazliddin, master student of the second year of the faculty of Mathematics and computer sciences, TSPU named after S. Aini. Republic of Tajikistan, Dangara district, Pushing village.

СОХТАНИ ШАКЛҲОИ СОДА БАРОИ ВОРИДКУНИИ МАЪЛУМОТҲО

Шакл – ин оинаи робитавие, ки бо он интерфейси истифода-баранда сохта мешавад. Шаклро бо мақсадҳои гуногун истифода бурда мешавад:

- барои дохил кардани маълумот ба ҷадвал;
- ҳамчун тугмаи шакл барои кӯшодани дигар шакл ё ҳисобот;
- ҳамчун оинаи робитавие, ки барои интиҳоби пешакӣ дидан ва чопи ҳисоботи лозима.

Қисми зиёди маълумотҳое, ки дар шакл мавҷуд аст аз ҷадвал ё дарҳост гирифта мешавад. Маълумотҳои дигар, ки бо ҷадвал ва бо дарҳост алоқа надоранд, дар макети шакл сабт карда мешаванд.

Барои сохтани алоқа байни шакл ва маълумотҳои дар ҷадвалбуда объектҳои графикӣ истифода бурда мешаванд, ки элементҳои идоракунӣ ном доранд. Бисёртар барои инъикоси ва дихили маълумотҳо марз истифода бурда мешавад.

Шакл ҳамчун муҳити дохилкунӣ ва исплоҳкунии маълумотҳо.

Дар MS Access барои пешбинӣ, дохилкунӣ ва исплоҳкунии маълумотҳое, ки дар ҷадвал сабт карда мешавад, шаклҳо истифода бурда мешаванд.

Сохтани шакл. *Access имконият медиҳад, ки маълумотҳоро бевосита ба ҷадвал дохил кунем. Агар маълумотҳо зуд тагиир ёбанд ё ин ки база доим сабти нав пур кунад, дар ҷунин ҳолат истифодабарии шакл пешниҳод карда мешавад. Агар маълумот бевосита аз варақа дохил шуда бошад, муҳити графикӣ шаклро бояд ҷунин пешниҳод кунем, ки он тақрор ба тақрор варақаро пур кунад, ин кори истифодабарандаро осон мекунад.*


Бо ёрии шакл на танҳо маълумотро дохил кардан, балки барои истифодабаранда ба намуди қуллайтар инъикос кардан мумкин аст.

Шаклро метавонем дар режими *Конструктор* ё бо ёрии *Мастери шакл* ё ин ки *Автоформа* сохтан мумкин аст.

Истифодабарии Конструктори шакл.

Ҳангоми сохтани шакл бо ёрии **Конструктор** аз истифодабаранда нишон додани номи он аз манбаи маълумотҳо талаб карда мешавад. Агар шакл маълумотҳои якчанд ҷадвалро истифода барад, он гоҳ одатан пешакӣ дарҳост сохта ва сабт карда мешавад. Пас аз ин он ба сифати манбаи маълумотҳои шакли сохташуда нишон дода мешавад. Албатта, агар шакл барои баровардани маълумотҳо истифода бурда нашавад, мисол шакли тугмачавӣ бошад, манбаи маълумотҳои онро нишон додан ба мақсад мувоғиқ намеояд. Пас аз интиҳоб намудани ин режим дар экран бланкай конструктори шакл пайдо мегардад. (расми 1). Ба гайр аз конструктори шакл оинаи **Список полей** ва **Панель элементов** бо якчанд тугмачаҳо барои дохил намудани элементҳои идоракунии гуногун пайдо мешаванд. Агар панели элементҳо набошад, он гоҳ метавон онро бо ёрии пункти **Панель элементов** аз менюи **Вид** дарҳост намуд ё тугмачаи

Панель элементов ро аз панели лавозимоти **Конструктор форм** пахш намуд.



Расми 1 Варақаи конструктор бо панели лавозимот ва рӯйхати марзҳо

Тартиб ва ҷойгиршавии элементҳои идоракуниро истифодабарандаро мустақилона муйян мекунад. Дар варақаи конструкторӣ шакли тӯр (сетка) мавҷуд аст, ки барои қуллайтар ҷойгир

Мұхаббат

намуданы элементи идоракунй истифода бурда мешавад. Ба чойгиршавии ЭИ инчунин хатхой амудай ва уфукй ёрй медиҳанд. Агар түр (сетка) ё хатхо мавҷуд набошанд, он гоҳ онҳоро низ бо ёрии пунктҳои мувофиқи менюи **Вид** ба экран даъват менамоем. Барои чойгир намудани ЭИ дар рӯи шакл аз тугмачаҳои мувофиқ, ки дар панели лавозимот чойгиранд, истифода мебарем.

Мутобиқкунни (настройка) намуди зоҳирин шакл

Ҳангоми соҳтани шакл, агар истифодабаранда хоҳад, ки элементҳои идоракуние, ки дар рӯи шакл чойгир карда шудааст, андоза ва чойгиршавии онҳоро иваз намояд, пеш аз ичро намудани ин амалиёт истифодабаранд бояд ЭИ-ро чудо намояд. Барои чудо намудани элементи идоракунй (ЭИ) онро нишон дода тугмачаи мушро пахш намоед. Дар атрофи ЭИ чудокардашуда *маркеры размеров* ва *маркер перемещения* пайдо мегарданд. Амалиёти ороишро барои гурӯхи ЭИ ичро намудан мумкин аст. Гурӯхи ЭИ ро бо якчанд роҳ метавон чудо намуд.

ЭИ, ки дар як мавқеи уфукй ё амудай чойгиранд, бо ёрии хати варақаи шакл чудо намоем. Нишондиҳандаро бо мавқеи лозимаи хати уфукй ё амудай гузошта тугмачаи мушро пахш намоед. Ҳамаи ЭИ, ки дар ҳамин сатҳ чойгиранд, чудо карда мешавад. Агар лозим ояд, ки соҳаи чудокунй калон карда шавад, тугмачаи мушро сар надода соҳаҳои лозимаи дар хати горизонталӣ ё вертикалий чудо карда мешавад. ЭИ чудошударо метавонем хориҷ намоем, чои онҳоро иваз намоем, андозаи онҳоро иваз намоем ва г.

Хориҷкунни ЭИ-ро бо ёрии пахши тугмачаи **Del** ичро кардан мумкин аст. Барои *чойивазкунни* ЭИ нишондиҳандаро ба рамкаи ЭИ берун аз маркер чойгир карда мешавад, ки бояд он намуди дасти күшодро гирад. Ҳангоми пахши тугмачаи муш ЭИ-ро ба ҷои лозима чойгир кардан мумкин аст. Агар лозим ояд, ки яке аз элементҳои идоракунии чудошударо дар ҷои дигар чойгир намоем, барои ин нишондиҳандаро ба маркери чойгиршавии ин ЭИ мегузорем. Ҳангоми пахши тугмачаи муш ЭИ ба ҷои лозима гузошта мешавад.

Барои *тагиирдиҳии андозаҳои* ЭИ бояд нишондиҳандаро ба маркери андозаи яке аз ЭИ чудокардашуда мегузорем ва андозаи онҳоро иваз менамоем. Ҳамаи ЭИ андозаи худро иваз менамоянд. Агар ҳангоми ин дар пункти **Размер** менюи **Формат** қимати **По узлам сетки** дода шуда бошад, андозаи онҳо чунин иваз мешавад, ки кунчи онҳо бо қунҷҳои түр (сетка) мувофиқат мекунанд. Дар ҳамин пункт **Размер** барои иваз намудани андозаи гурӯхи ЭИ чудокурдашуда имконият медиҳад.

Баробаркунни *вазъяти* ЭИ дар бланкаи шакл бо ёрии чойивазкунни онҳо инчунин бо истифодабарии пункти **Выровнять** аз менюи **Формат** амалӣ гардонида мешавад. Бо ёрии пункти **Интервал по вертикали (горизонтали)** метавонем фосилаҳои баробарро аз рӯи хати амудай ва уфукии байни ЭИ чудокардашуда мутобиқ намоем.

Барои эффектҳои ороиш тугмачаҳои панели лавозимоти **Формат** ё ин ки пункти менюи **Формат** истифода бурда мешаванд. Ин тугмачаҳо **Цвет заливки/фона**, **Цвет текста**, **Оформление**. Бо ёрии онҳо ранги ЭИ-ро, ранги матнро, ранги сарҳадро, эффектҳои гуногуни тасвиро иваз кардан мумкин аст. Инчунин метавон **Автоформат** қабул намуд. Онҳо соҳтани эффектҳои ороишро осон мекунанд. Автоформат бо ёрии тугмачаи **Автоформат**, ки дар панели лавозимоти Конструктори шакл чойгир аст, даъват карда мешавад.

Адабиёт:

1. Комилов Ф.С., Шарапов Д.С. Информатикаи татбиқӣ. – Душанбе: Бахт LTD, 2009.
2. Комилов Ф.С., Додихудоев А.Р., Мехмонов Н.Н. Асосҳои техникаи компьютерӣ (Китоби дарсӣ барои синфи 11). – Душанбе: Маориф, 2005. – 190 с.
3. Қосимов И. Одинаев Р., Мирзоев С., Асосҳои информатика ва технологияи компьютерӣ. Васоити таълимӣ. – Душанбе: Ирфон, 2012. – 187 с.
4. Учебники по сетям, Internet, Web-дизайну. Библиотека; DVD -<http://www.alexsoft.ru>

Калидвожаҳо: шакл, робита, истифодабаранда, соҳтан, маълумот, ҷадвал, ҳисобот, маълумотҳо, дарҳост, алоқа, макет, объектҳ, графикӣ, элементҳо.

Аннотация

СОЗДАНИЕ ПРОСТЫХ ФОРМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ ДАННЫХ

Для создания связи между форматом и данных, которые имеются в таблице, используются графические объекты, которые называются элементом управления. Они часто используются для введения данных.

Ключевые слова: *форма, связь, пользователь, создание, данные, таблица, отчет, заявка, макет, объект, график.*

Annotation

CREATING A SIMPLE FORM FOR DATA INTRODUCTION

To create connection between the format and the data that are in the table, a graphic object is used, which is called a control element. They are often used to enter data.

Key words: *form, connection, use, creation, data, table, report, application, layout, object, schedule.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Махмадназаров Султонмурод Муззрафарович, магистранти соли дуюми факултети математика ихтисоси информатика, тел: 987485303, суроға: н.Восеъ.

Сведения об авторе: Махмадназаров Султонмурод Муззрафарович, магистрант второго курса факультета математики ТГПУ им. С.Айни.

About the author: Mahmudnazarov Sultonmurod Muzzafarovich, master student of the second year of the faculty of Mathematics and computer sciences, TSPU, named after S.Aini. phone number: 987485303 address: Vose district.

КОРКАРДИ АВВАЛИНИ МАЪЛУМОТХО

Коркарди маълумотҳо ва дар асоси он гирифтани тавсияҳо оид ба қабули ин ё он қарори идоракунӣ, раванди бисёрзина мебошад. Одатан дар натиҷаи мушоҳидаҳо ҳосил намудани натиҷаҳои маҷмӯи ададҳоро ифода мекунад. Ин маҷмӯро аз назар гузаронида, ягон қонуниятро баровардан ҳамчун қоида душвор аст. Бинобар ин, ба маълумотҳо ягон намуд коркарди аввала гузаронида, таҳлили минбаъдаи онҳоро содда менамоянд. Мо яке аз ин усулҳои имконпазирро диди мебароем.

Маълумотҳои дар натиҷаи батартибоварии қиматҳои ягон бузургии тасодуфии ҳосил шуда x_1, x_2, \dots, x_n -ро диди мебароем (қайд мекунем, ки баъзе қиматҳо якхела шуда метавонанд). Ин маҷмӯи ададҳо интихоб номида мешавад.

Амалҳои минбаъда аз микдори элементҳои гуногуни интихоб вобаста мебошад. Агар мо бо бузургии тасодуфии дискретӣ сару кор дошта бошем, пас ададҳои гуногун бисёр нестанд; агар бо бузургии тасодуфӣ бефосила бошад, пас ҳамаи ададҳо гуногун шуда метавонанд, бинобар ин дар оянда ин ду ҳолатро дар алоҳидагӣ диди мебароем.

Холати дискретӣ. Марҳилаи аввали коркарди интихоб, тартиб додани катори вариатсионӣ мебошад.

Онро чунин ҳосил мекунанд: аз байни ҳамаи ададҳои x_i ададҳои гуногунро гирифта бо тартиби зиёдшавӣ $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ҷойгир мекунанд.


Марҳилаи ояндаи коркард, тартиб додани чадвали дискретии зудихо аст, ки:

α_1	α_2	...	α_m
k_1	k_2	...	k_m
$n_1 = \frac{k_1}{n}$	$n_2 = \frac{k_2}{n}$...	$n_m = \frac{k_m}{n}$

мебошад. Дар ин чо n - адади ҳама мушоҳидаҳо, k_i - адади мушоҳидаҳои, ки дар он қимати α_i ҳосил шудааст. Бузургии k_i - ҳо зудихо, бузургиҳои $n_i = \frac{k_i}{n}$ - зудихои нисбӣ номида мешаванд.

Намунаи графикии чадвали дискретии зудихо диаграммаи сутуниӣ (расми 1) мебошад.

Қайди 1. Зудихо ва зудихои нисбӣ мутаносиб мебошанд, бинобар ин ҳангоми соҳтани диаграммаи сутуни дар тири амудӣ қимати зудихо ва ё зудихои нисбиро нишон додан айёниятро дигар намекунад.



Расми 1.

Мисоли 1. Бигузор масъала аз ошкор намудани вазъи аз тарафи донишҷӯён азхудкунии фанни «Моделҳои риёзӣ дар идоракунӣ» бошад. Дар курс 56 нафар донишҷӯ мавҷуд буда, натиҷаи имтиҳон ададҳои зеринанд: 3, 4, 5, 4, 3, 3, 5, 4, 3, 5, 5, 2, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 4, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 5, 3, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 4, 3, 3, 5, 4, 2, 5, 3, 4, 2, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 5.

Ин маълумотҳои аввала-интихоб мебошад. Ададҳои тасодуфии интихобро ташкилдидҳанда, баҳоҳои имтиҳонианд.

Тартиб додани қатори вариатсионӣ мушкил нест. Ў чунин аст 2, 3, 4, 5.

Акнун ҳисоб кардан лозим, ки ҳар як баҳо чанд бор вомехӯрад. Инро бевосита ичро кардан мумкин, аммо дигар усул низ мавҷуд. Қиматҳои 2, 3, 4, 5 якторӣ дар ҳар сатр навишта мешаванд. Баъди ин интихоб аз назар гузаронида шуда, барои ҳар як қимат пас аз адади

мувоғиқ яктогү хатча навишта мешавад. Баъд, ин миқдори порчаҳо дар ҳар як сатр ҳисоб карда мешавад.

Дар ҳолати мазкур ҳосил мекунем:

2: /// - 3 қимат,

3: ///////////// - 24 қимат,

4: /////////// - 14 қимат,


5: ////////// - 15 қимат.

Чадвали зудиҳо чунин намудро дорад:

2	3	4	5
3	24	14	15
$\frac{3}{56} \approx 0,05$	$\frac{24}{56} \approx 0,43$	$\frac{14}{56} \approx 0,25$	$\frac{15}{56} \approx 0,27$

Дар ин чо дар сатри охирон - зудиҳои нисбии ҳангоми тақсимкүнни зудй ба миқдори ҳолатҳои ҳосилшуда мебошанд. $n=56$.

Диаграммаи сутуни чадвали ҳосилшударо тасвиркунанда дар расми 2 оварда шудааст.



Расми 2.

Холати бефосилағы

Агар миқдори қиматҳои гуногун дар интихоб калон бошад, ҳисобкунни зудии ҳар яки он маъно надорад. Масалан, агар ҳамаи қиматҳо дар интихоб гуногун бошанд, пас чадвали дискретии зудиҳо намуди

α_1	α_2	...	α_n
I	I	...	I
I/n	I/n	...	I/n


- ро дорад. Маълум ки чунин чадвал тасвири аёниро надорад.

Бинобар ин, чунин рафтор карда мешавад. Тамоми фосилаи тағйирёбии қиматҳои интихобро аз хурдтарин то калонтарин ба фосилаҳо чудо мекунем. Баъди ин адади қиматҳои аз интихоб, ки ба ҳар як фосила меафтад (зудй), баъд зудиҳои нисбӣ ҳисоб карда мешаванд. Дар натиҷа, чадвали фосилаи зудиҳоро ҳосил мекунем:

$[\mu_1; \mu_2]$	$[\mu_2; \mu_3]$...	$[\mu_m; \mu_{m+1}]$
k_1	k_2	...	k_m
$n_1 = \frac{k_1}{n}$	$n_2 = \frac{k_2}{n}$...	$n_m = \frac{k_m}{n}$

Мұхаббат

Дар ин чо n -адади ҳамаи өзендердің мөндері фосилашып, k_1 - мөндерінің адағынан дар фосилашып i -жыл була, $n_i = \frac{k_1}{n}$ зудиин нисбасы ба фосилашып i -жылдан мебошад. Фосилашорға оданан бо дарозии якхела мегирианд, аммо ин шарттап нест.



Расми 3.

Намунаи графикии чадвали фосилаши зудиҳо гистограмма мешаванд. Гистограмма ин хати зинашакл мебошад; ассоцияни i -жыл фосилашып $(\mu_i; \mu_{i+1}]$ буда, масоҳати ин зина ба n_0 баробар аст. Оданан m дар ҳудуди аз 5 то 15 гирифта мешавад.

Кайди 2. Агар фосилашои $(\mu_i; \mu_{i+1}]$ бо дарозихои якхела интихоб шуда бошанд, пас масоҳати зинашои гистограмма ба баландии онҳо мутаносиб шуда дар тири ордината фақат зудиҳо k_i -ро нишон додан кифоя аст.

Мисоли 2. Фарз мекунем, ки донишчүйени ягон гурӯҳи аз 25 нафар иборат буда кори санчиш ғавишаанд. Ҳар як донишчүйи мөндері муайянни баллхоро гирифтаанд: 75, 145, 150, 180, 125, 150, 150, 165, 95, 135, 130, 70, 130, 105, 135, 100, 160, 60, 85, 120, 60, 145, 150, 135.

Тартиб додани чадвали фосилаши зудиҳо ва гистограмма талаб карда мешавад.

Дар байни адағынан овардашуда ёфтани хурдтарин ва калонтарини онҳо душвор нест. Ин адағынан 60 ба 180 мебошанд.


Ҳамин тавр, ҳамаи қиматтар дар порчай $[60;180]$ мөхбанд. Ин порчаро ба $m=6$ қисмі баробар чудо намуда, мөндері қиматтар ба фосилашып афтидаро хисоб мекунем (аз методи, дар мисоли 1 ғавишауда истифода мебарем):

- $[60;80]: // / -4$ қимат,
- $(80;100]: // / -3$ қимат,
- $(100;120]: // -2$ қимат,
- $(120;140]: // / / / -7$ қимат,
- $(140;160]: // / / / -7$ қимат,
- $(160;180]: // - 2$ қимат.

Акнун чадвали фосилаши зудиҳоро тартиб медиҳем.

$[60;80]$	$(80;100]$	$(100;120]$	$(120;140]$	$(140;160]$	$(160;180]$
4	3	2	7	7	2
$\frac{4}{25} = 0,16$	$\frac{3}{25} = 0,12$	$\frac{2}{25} = 0,08$	$\frac{7}{25} = 0,28$	$\frac{7}{25} = 0,28$	$\frac{2}{25} = 0,09$

Гистограммаи мұвоғиқ дар расми 4 тасвир карда шудааст. Дар тири амудай зудиҳо гузошта шудааст (ба қайди 3 нигаред).



Расми 4.

Бо воситаи методи мазкур додашудаҳоро бо тартиби муайян ифода намуда, барои коркарди масъалаҳои гузошташуда татқиқи онҳо шароит фароҳам овардан мумкин аст.

Адабиёт:

1. Бирман И.Я. Оптимальное программирование. – М.: Экономика, 1986. – 232 с.
2. Гуревич Т.Ф., Лущук В.О. Сборник задач по математическому программированию. – М.; Колос 1977. – 160 с.
3. Дастири таълимӣ доир ба дарси амалӣ аз курси программасозии хаттӣ. Тартибидиҳандагон: Умаров Ф., Қодиров А., Обидов И. – Душанбе: 1987. – 115 с.
4. Красс М.С., Чупринов Б.П. Основы математики и её приложения в экономическом образовании. – М.; дело, 2002. – 688 с.
5. Красс М.С. Математика для экономических специальностей. – М.: 2002. – 704 с.
6. Колихман И.Л. Линейная алгебра и программирование. – М.: Высшая школа, 1967. – 427 с.
7. Кузнецов Ю.Н., Кузубов В.И., Волощенко А.В Математическое программирование. – М.: Высшая школа, 1986. – 352 с.
8. Обидов И., Одинаев Ф., Умаров Ф. Программасозии математикий. Қисми I. (Элементҳои алгебраи хаттӣ). – Душанбе: 1987. – 77 с.
9. Кузнецов В.Г. Основы линейной алгебры и линейного программирования. – Перм: 1972. – 129 с.
10. Полунин Н.Ф. Курс математического программирования. – Минск: 1970. – 358 с.

Калидвожаҳо: иттилоъ, модел, моделсозӣ, идоракунӣ, бисёрзина, мушиоҳида, коркард, маҷмӯъ, ададҳо, коркарди аввали, ададҳои тасодуфӣ, маълумот, гистограмма, фосила, мутаносиб, дискретӣ.

Аннотация
ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ

В данной статье описывается, как следует обрабатывать данные и на основе принятия рекомендаций по принятию одного или нескольких лиц, принимающих решения, в случае многоуровневого процесса, и в результате наблюдений, результатов выводов из общего количества результатов, данных о любой первоначальной обработке, дальнейшего анализа.

Ключевые слова: информация, моделирование, моделирование, управление, копирование, мониторинг, обработка, упаковка, числа, начальная обработка, случайное число, данные, гистограмма, оптимальный, дискретный.

Annotation
INITIAL PROCESSING INFORMATION

This article describes how to process the data and based on the adoption of recommendations for the adoption of one or more decision makers in the case of a multilevel process, and as a result of observations, the results of conclusions from the total number of results, data on any initial processing, further analysis, shown to be simplified.

Keywords: information, modeling, modeling, management, copying, monitoring, processing, packaging, numbers, initial processing, random number, data, histogram, interval, optimal, discrete.

Маълумот дар бораи муаллиф: Тоштемуров Нематулло, магистранти соли дуюми факултети математика иҳтиёси информатика.

Роҳбари илмӣ: Каримзода X.

Сведения об авторе: Тоштемуров Нематулло, магистрант второго курса специальности информатика математического факультета.

About the author: Toshtemurov Nematullo, master student of the second year of the faculty of Mathematics, TGPU named after S.Aini.

**ОИД БА ТЕХНОЛОГИЯХОИ ЭЛЕКТРОНИИ КОРКАРДИ АХБОР
ДАР ШУЪБАИ КАДРХО**

Тачрибаҳои олимони соҳаи менечмент И.Фишер, Й.Шумпетер, А.А.Шеметев., В.В.Добросельский ва дигарон нишон медиҳанд, ки айни замон шумораи зиёди ташкилотҳои хусусӣ ва давлатӣ, ҳам соҳибкории хурду миёна ва ҳам корхонаҳои бузург бо мавқеъгирии дур аз шаҳрҳои калон мавҷуданд ва дар онҳо ҳӯҷатҳои идоракунии кормандон комилан рушд наёфтаанд, ё танҳо дар марҳилаҳои муайянни фаъолияти роҳбарият истифода мешаванд. Яъне, онҳо иброз медоранд, ки аз сабаби набудани шароити номусоиди кор дар шаҳрҳои нисбатан хурд назорати фаъолияти кормандон ва коркарди ҳӯҷатҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда нашудааст.

Имрӯзҳо ҳама зинаҳои идоракунӣ ба фаъолияти корӣ бо ҳӯҷатгузорӣ асос ёфтаанд. Ташкили чунин корҳо як ҷузъи муҳими равандҳои идоракунӣ буда, ба самаранокӣ ва сифати корҳои баанҷомёғта таъсири назаррас мерасонанд. Аз тарафи дигар дар асри технологияҳои мусосири иттилоотӣ ҷараёни анъанавии коркарди ҳӯҷатҳо ба маҷмӯи амалиётҳои иҷрошавандада тоб оварда наметавонад. Дар ҷараёни ҳӯҷатгузории ташкилотҳои гуногун ҳангоми коркарди классикии ҳӯҷатҳо чун қоида, пас аз муддате мушкилотҳои зерин пайдо мешаванд, ки раванди фаъолияти кории кормандони шуъбаи кадрҳоро суст мегардонад:

- ✓ дастраси ҳӯҷатҳо ва интиқоли маълумоти дар онҳо мавҷудбуда ба тарафи сеом;
- ✓ дастраскунии маълумоти фаврӣ дар вақти муайян;
- ✓ ҷамъоварии маҷмӯи ҳӯҷатҳо, ки маълумот ва манбаи онҳо номуайян мебошанд;
- ✓ барои таҳия ва тасдики ҳӯҷатҳо вақти зиёд сарф мешавад, ки натиҷаи он - суръати пасти коркарди аҳбор ва ноҷиз будани таъсироти нав ба иттилоот;
- ✓ паст шудани самараи корӣ, талафоти зиёди вақт барои коркарди мукотибаи воридотӣ ва содиротӣ, ҳӯҷатҳои доҳилий ва ҷараёни шиносӣ бо ҳӯҷатҳои воридотӣ;
- ✓ қарорҳои қабулшудаи номувоғиқ, имконнопазирии таъмини фаврии ҳӯҷатҳои ибтидой ва иттилоотӣ ба шахсони масъули қарорқабулкунанда;
- ✓ набудани назорат аз ҷониби кормандон ва дар муддати қӯтоҳ таҳияи дастурҳое, ки аз қарорҳо доир ба вазифаҳои мушаххаси ҳайати шаҳсӣ бармеоянд;
- ✓ мушкилоти муқаррар қардани таърихи иҷрои кор бо ҳӯҷатҳо;
- ✓ ҳароҷоти ғайриистехсолии вақти корӣ барои ҷустуҷӯи ҳӯҷати зарурӣ, ташкили интиҳоби соҳавии ҳӯҷатҳо дар вақти муайян;
- ✓ ҳароҷоти беҳад зиёди қоғаз ва нусхабардории ҳӯҷат барои тайёр намудани нусхаҳои ҳӯҷати зарурӣ.

Дар натиҷа, коркарди ҳӯҷатҳоро қисми зиёди ҳӯҷатҳои иловагӣ ва ҳолатҳои баррасии онҳо дарбар мегирад ва қарорҳои қабулшуда аксаран такрор мешаванд ва баъзан онҳо боиси баҳсу мунозира мегарданд. Яъне ҷараёни коркарди аҳбори шуъбаи кадрҳо вақти зиёдро мегирад ва барои дастрас қардани онҳо муддате лозим меояд. Электронӣ гардонидани ҳӯҷатгузории шуъбаи кадрҳо шароите фароҳам меоварад, ки ҳама мушкилоти ҷойдоштаро қисман ё пурра бартараф менамояд.

Барои ҳалли мушкилот дар масъалаҳои интиҳоби кадрҳо роҳбарони корхонаҳо ба истифодаи манбаҳои электронии аҳбор низ муроҷиат мекунанд, аммо истифодаи қарорҳои оддии ташкилӣ ба сатҳи вазифаҳои корхона базур ба ҳадди ақалл мувоғиқат мекунанд. Таҳия намудани барномаи хуб ва нисбатан содда ба кормандони шуъбаи кадрҳо шароити кории мусоидро фароҳам оварда метавонад. Масалан, равише, ки зуд-зуд истифода мешавад, таҳия ва нигоҳдории нақшаи оқилонаи ҷойгиркунии файлҳо дар сервер ҳамчун механизми маҳфузи аҳбор, истифодаи почтаи электронӣ ҳамчун воситаи интиқоли ҳӯҷатҳо ва ташкили алоқаҳои беруна, раванду сифати ҳӯҷатгузориро хеле баланд мебардорад. Ҳангоми вазифаҳои ширкат мураккабтар шудан, андозаи кори ҳӯҷатгузории коргоҳ низ нисбатан меафзояд, имкониятҳои ин қарорҳо нокофӣ мешаванд, корхона барои барҳам задани бесарусомонӣ дар самти иттилоот ва идоракунӣ ба технологияни нав рӯ меорад.



Расми 1. Низоми мубодилаи хүччатхо дар шуъбаи кадрҳо

Роҳи ягонаи ҳалли ин мушкилот автоматикунонии хүччатгузорӣ ва ҷараёни кори корхона тавассути ҷорӣ намудани системаи мукаммали иттилоотии идоракуни хүччатҳо мебошад. Дар раванди таҳқиқоти мо, дар натиҷаи ҷорӣ намудани технологияҳои нав, мушкилот дар корхона тамоман аз байн намераванд, аммо баъзе ихтилофоти нав пайдо мешаванд:

➤ дастрасии беичозат ба маълумоти маҳфӣ;

➤ эҳтимолияти гум шудани миқдори зиёди маълумоти зарурӣ дар натиҷаи корношоямии таҷхизоти техникӣ, ба шабакаи компьютер ворид шудани вирус;

➤ Зуд-зуд иваз шудани мавзӯъҳои васоити аҳбори омма, барномаҳо, усулҳои таҳияи хүччатҳо, ки ба устувории равандҳои ҷорӣ дар идоракуни хүччатҳо маводи хүччатии мавҷуда таъсири манғӣ мерасонанд.

Инчунин мушкилотҳои ба миён меоянд, ки бе онҳо меъёрҳои муайяни идоракуни хайъати кормандон ба танзим дароварда намешаванд:

➤ тартиби эътирофи эътибори ҳуқуқии хүччатҳои электронӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва суд муқаррар карда нашудааст;

➤ методология (стандарт)-и расман эътирофшудаи кор бо хүччатҳои электронӣ вучуд надорад, ки эътирофи ҳуқуқии онҳоро таъмин кунад;

➤ Ягон усули омӯзиши арзиши ҳүччатҳои электронӣ, супоридани онҳо ба нигоҳдории бойгонӣ, нест кардан, кор бо ҳүччатҳои электронии муҳршуда ва ғайра вучуд надоранд;

➤ Ҳам ҳүччатҳои когазӣ ва ҳам электронӣ бартариҳои худро доранд ва дар айни замон маҳдудиятҳои марбут ба муҳити нигоҳдории онҳо таъсир мерасонанд.

Аммо, ҳүччатҳои анъанавӣ ва электронӣ бартариҳои худро доранд. Ҳүччатҳои анъанавӣ бартариҳои бо когаз ҳамчун воситаи нигаҳдоштро доранд, ки барои нигоҳдории дарозмуддати иттилоот дар бойгонӣ басо қулагӣ мебошанд. Аз тарафи дигар, ҳангоми кор бо нусхаҳои ҳүччатҳои анъанавӣ бартарии ҳүччатҳои электрониро низ истифода бурдан лозим аст, зеро дар соҳаи идоракуни талаботи асосӣ самаранок ва саривақтӣ суръат гирифтан ва супурдани иттилоот ва пуррагии он мебошад. Барои дастраси фаввии иттилоот (пеш аз ҳама - ворид намудани маълумот ва ҷустуҷӯи он дар фонди иттилоотӣ) ҳүччатҳои электронӣ афзалиятҳои зиёд доранд. Барои ташкили босамари ҳүччатгузорӣ дар фаъолияти идоракуни хүччатҳои когазӣ низ афзалияти худро доранд.

Самараи амалиёти ҳазорон одамон аст, ки имрӯз усулҳои нав ва муосири ҳүччатгузорӣ дар шуъбаи кадрҳои ташкилоту корхонаҳо васеъ истифода мешаванд ва фаъолияти корхона дуруст ба роҳ монда шудааст. Бинобар фаъолияти дурусти кормандони корхона ва роҳбарияти он аз воситаҳои ҷорӣ ва ҳүччатгузории дуруст вобастагии ногусастаний дорад.

Адабиёт:

1. Акофф Р. Л. Планирование будущего корпораций. – М.: Прогресс, 1985. – 328 с.
2. Новейший самоучитель по работе в Интернете // Под ред. Симоновича С. – М.: Десс, 2000. – 228 с.
3. Сергеев А.Л. Институты управленческой парадигмы //Менеджмент в России и за рубежом. - 2005. - №2. – С. 55-66.
4. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Учеб. пособие для студ. Пед. вузов и системы повыш. квалиф. лед. кадров /Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272 с.

Калидвожахо: ҳүччатқоң электронің, гардии ҳүччатнигорың, шуъбаи кадрҳо, технологияҳои ишмилооты.

Аннотация

О ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОТДЕЛЕ КАДРОВ

В статье рассматриваются проблемы внедрения электронных технологий обработки документа в отделе кадров и мобилизации документооборота. Также показано уязвимость современных технологий при традиционных методов документооборота в отделе кадров.

Ключевые слова: электронный документ, документооборот, отдел кадров, информационные технологии

Annotation

ABOUT THE ELECTRONIC TECHNOLOGIES DOCUMENT MANAGEMENT IN THE PERSONNEL DEPARTMENT

This article discusses the problems of introducing electronic technologies in the processing of human resources department and document mobilization. The vulnerability of modern technologies to traditional workflow methods in the human resources department is also shown.

Keywords: electronic technology, document management, human resources, methods, implementation

Маълумот дар бораи муаллиф: Абдураҳим Файзали, магистранти кафедраи ТИК-и факултети математикаи ДДОТ ба номи С. Айни, телефон: +992988523566, почтаи электронӣ: abduraxim.fayz@mail.ru

Роҳбари илмӣ: Ҳасанов Юсуфалий

Сведения об авторе: Абдурахим Файзали, магистрант кафедры ИКТ, ТГПУ имени С. Айни, электронная почта: abduraxim.fayz@mail.ru

About the author: Abdurahim Fayzali, the master student of the Department of IKT, TSPU named after S. Aini, email: abduraxim.fayz@mail.ru

ХИФЗ АЗ ВИРУСХО ТАВАССУТИ АРХИВКУНОНИИ ФАЙЛХО

Яке аз воситаҳои асосӣ дар нигоҳдории иттилоот ин архивкунонии иттилоот мебошад. Дигар усулҳои ҳифз, гарчанде сатҳи амниятро баланд мебардоранд, ин усулро иваз карда наметавонанд. Амали архивкунонии маълумотҳо бояд ҳар рӯз анҷом дода шавад. Архивкунонӣ ин нухабардории файлҳо ба ҳисоб меравад. Барои ин мақсад истифодаи барномаҳои маҳсусгардонидашуда бамаврид аст.

Инчунин, барномаҳое дида мешаванд, ки вирусҳои мушаххасро аз барномаҳои заҳролудшуда тоза мекунанд. Чунин барномаҳоро барнома-фагҳо ном мебаранд. Бо файлҳои заҳролудшуда барнома-фаг амалҳоеро иҷро мекунад, ки барои барқароркуни файлҳо равона гаштаанд. Он файлҳое, ки барқарор кунонида намешаванд, корношоям ҳисобида шуда, тоза карда мешаванд.

Айни замон шумораи вирусҳоро таҳмин кардан хело душвор аст, зоро ҳамеша шумораи онҳо меафзояд. Ҳоло тақрибан наздики ҳазор намуди вирус аз тарафи мутахассисони соҳаи информатика шиносоӣ шудааст.

Масъалаи ҳифзи иттилооту барномаҳо аз вирсӯҳоро бояд ҳамчун масъалаи ҳифзи иттилоот аз дастёбии беиҷозат баррасӣ кард. Равиши асосие, ки бояд ба асоси методологияи ҳифзи иттилоот аз вирусҳо гузошта шавад, аз соҳтани системаи бисёрсатҳои нигоҳдорӣ иборат аст. Дар якчанд сатҳ мавҷудияти камбудиҳои баъзе воситаҳои ҳифзоватро бо бартариҳои дигар воситаҳои ҳифзоват рӯйпӯш мекунад. Барои пешгирий аз пайдошавии вирусҳо бояд чораҳои зерин дида шаванд:

- * Таъминоти барномавии дигар компьютерро сабт накардан;
- * Ба назди компьютери корӣ шахси бегонаро роҳ надодан;
- * Бо дискҳои бегона кор накардан.

Таҳияи механизмҳои таъмини ҳифз. **Тавре ки аллакай маълум гашт, коркард ва татбиқи усулҳои таъмини бехатарии системаи иттилоотӣ асосан дар 3 равия сурат мегирад:**



Нақшаш самтқоу бекатарии иттилоот

Амнияти физикй: ин сатқа ба воситақои физикии ҳифозаи таңхизоти компьютерй ифода мегардад. Ба монанди қулғхо, таңхизоти хабаррасон, унсурхои зиддисүхторй, механизмҳои ҳифзи манбаи додаҳо ва гайра. Албатта, ин тадбирхо ба таңхизоти иртиботот (спутникҳо (маҳвораҳо)), истифода шуда наметавонанд, чунки онҳо аз зери идоракунии ширкат берунанд. Амният дар сатхи физикй аз ташкилоте, ки таъминоти барномавӣ ва таңхизотиро соҳибанд, вобаста аст.

Сатқи навбатии амният ин *назорати мудирияты* мебошад, ки он идоракунии дуруст ва истифодабараи системаро таъмин месозад. Ба гузаронидани ин усули ҳифз бояд барномасозон, муҳандисони системавӣ,

мененчерхои системаи иттилоотй ҷалб карда шаванд.

Нихоят, сатқи охири ҳифозат ин меъёрхои ҳуқуқиву иҷтимоӣ мебошанд. Ҳар як корманд ва ҳар як ташкилот барои амнияти иттилоот бояд эҳсоси масъулият дошта бошад. Ҳангоми коркарду татбиқи системаи босамари ҳифозатй бояд усулҳои муайянро қатъй риоя кунанд. Дар ҷои аввал огоҳ будан ва муайяннамоии ҳама таҳдидҳо барои инфрасоҳтори иттилооти глобалий ё таңхизоти компьютерй меистад. Ҳар як амал дар ҳуд сарчашмаи хатари имконпазир ва пайдошавии масъаларо ифода мекунад. То чӣ дараҷа ҷиддӣ будани ҳар як масъала аз истифодабаранд ва захираҳои системаи вобаста аст, ки дар ин робита чунин мулоҳизаҳоро пешниҳод кардан мумкин аст:

1. Барои таъмини бекатарӣ дар компьютер бояд пеш аз ҳама рӯйхати таҳдидҳои эҳтимолӣ тартиб дода шавад.

2. Рӯйхати амалҳои ба система дастёбандаро бо рӯйхати таҳдидҳо мувофиқ бояд кард.

3. Ҳар як таҳдид ва амали ба он мувофиқ бояд бо захираи мушаххасе, ки ба имкониятҳо ва ба мундариҷаи вай алоқаманд бошанд. Аксар ҳолат инро таҳлили алоқамандӣ меноманд.

Қадами навбатӣ ин муайянкунӣ ва баҳодиҳии эҳтимолияти пайдоиши ҳама хатарҳои имконпазир ва инчунин оқибатҳои он мебошад. Ин ҷараён таҳлили хатар ё идоракунии хатар мебошад. Ҳангоми гузаронидани он талаботҳо нисбати хадамоти таъмини амнияти иттилооти муайян мегарданд. Ҳар як хадамоти амнияти иттилоотӣ метавонад, ки бо усулҳои маҳсус бо истифода аз бисёр механизмҳо татбиқ гардад. Ба таъбири дигар, гуфтан мумкин аст, ки барои коркард ё таҳияи системаи бекатарии босамар, бояд кормандон баҳодиҳӣ ва тағтишкунии ҳама механизмҳои имконпазири ҳифозаро гузаронанд.

Инчунин, дар ҳолати ноҷуриҳо ё азкорбарой дар системаи гузошташудаи ҳифз барои чуркунии он барқароркунии баъзе захираҳо лозим мешаванд.

Аз ин сабаб, барои соҳтани системаи боэътиими ҳифозатй ҳама истифодабарандагон, мудирон ва сардорони ширкатҳо бояд қадамҳои бар боло зикршударо риоя кунанд. Ҳалли масоили ҳангоми иҷроиши онҳо пайдошаванда сиёсатгузории амниятиро ифода мекунанд. Инчунин, гуфтан мумкин аст, ки сиёсатгузории амнияти дар ҳуд нақшай амалҳо ва меъёрхои барои усулҳои амният истифодашавандаро ифода мекунад.

Адабиёт:

1. Комилов Ф.С., Тоиров Ш.М. Информатика. – Душанбе: Эл-граф, 2002.
2. Косцов А., Косцов В. Все о персональном компьютере. Большая энциклопедия 2005. – Москва: Мартин, 2005.
3. Егоренков А.А. Изучаем Microsoft Office XP, Excel XP для начинающих. – М.: Лист Нью, 2004.
4. Левин А. Самоучитель работы на компьютерах. – М., 1996.
5. Лесничая И.Г., Миссинг И.В., Романова Ю.Д., Шестаков В.И. Информатика и информационные технологии. – М.: ЭКСМО, 2005.
6. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2003. – Москва: Олма-Пресс, 2003.
7. Шафрин Ю. Основы компьютерной технологии. – М., 1997.

Калидвожаҳо: вирус, иттилоот, ҳифз, архивкунонӣ, барнома, файл, амният.

Аннотация
ЗАЩИТА ОТ ВИРУСОВ ПУТЬМ АРХИВАЦИИ ФАЙЛОВ

В данной статье речь идет о компьютерных вирусах, архивирование файлов, защиты информации и проблемы безопасности информатики.

Ключевые слова: вирус, информация, защита, архивирование, программа, файл, безопасность.

Annotation
PROTECTION FROM VIRUS BY WAY ARHIVACII FILES

In given article the question is computer virus, archiving the files, protection to information and problems to safety of the informatics.

Keywords: the virus, information, protection, archiving, program, file, safety.

Маълумот дар бораи муаллиф: Раҳмонова Моҳина Нурмаҳмадовна, магистранти кафедраи ТИК-и факултети математикаи ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Телефон: +992 919550408.

Роҳбари илмӣ: профессор Ҳасанов Юсуфали

Сведения об авторе: Раҳмонова Моҳина Нурмаҳмадовна, магистрант кафедры ИКТ, ТГПУ имени С.Айни. Тел: +992 919550408.

Научный руководитель: профессор Ҳасанов Юсуфали


About the author: Rahmonova Mohna Nurmahmadovna, master the departure IKT, TSPU named after S. Ayni. Tel: +992 919550408.

Scientific director: professor Hasanov Ysufali

СИНТЕЗ ВА ТАХЛИЛИ ТАЙФСАНЧИИ ИНФРАСУРХИ 2-БРОМО-6-П-БРОМФЕНИЛИМИДАЗО[2,1-B][1,3,4]-ТИАДИАЗОЛ

Мутобиқи иттилооти сарчашмаҳои илмӣ [1, 275], ҷузъи имидазолии ҳосилаҳои имидазо[2,1-b] [1,3,4]-тиадиазолҳо, ки дорои гурӯҳи метинӣ мебошанд маркази фаъоли ин моддаҳо маҳсуббӯфта, ба онҳо ҳосияти баланди электрофилий мебахшанд.

Дар иртибот ба ин мо тасмим гирифтем, ки рафтори электрофилии 2-брому-5Н-6-п-бромфенилимидаzo[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол (1) бо броми молекулявӣ, ки қаблан дар кори [2, с. 817-820] иттилоъдода будем ва кори тадқиқотии мазкур бахшида ба тиосианиронии пайвастаи 1 бо броми молекулавӣ дар муҳити кислотаи атсетати беоб, ки ба ҳосилшавии 2-брому-5-тиосиано-6-п-бромфенилимидаzo[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол (1) меорад, мавриди мутолиа қарор дихем. Механизми реакцияи синтези 2 ба таври зайл сурат мегирад:



Тиосианиронии 1 тавре ки аз тарҳи реаксия ба назар мерасад, бо механизми мӯъовизаи электрофилий сурат мегирад. Пайвастаи ҳосилшуда моддаи зардронги кристаллӣ буда дар этанол, изопропанол, диоксан, ДМФА и ДМСО ҳалшавандагии хуб дорад.

Холисият ва рафти реаксияро бо усули хроматографияи тунукқабати «Silufol 254» дар системаи эфиридиэтий-этанол дар нисбатҳои 3:1 назорат намуда, доғҳо дар камераи йоди ошкор намуда шуданд.

Тайфҳои ИС-и ҳосилаҳои имидазо-[2,1-b]-1,3,4-тиадиазолҳои ба даст овардаро дар намунаҳои хушк бо истифодаи спектрометрии Spectrum 65 FT-IR (PerkinElmer)-и бо MIRACLEATR (ZnSe) ҷиҳозонида шуда сабт гардидаанд. Ҳар як тайфи сабтгардида дар 16-20 сканиронӣ шуда, дар сарҳади аз 4000 - 600 cm^{-1} боҳатогии 4 cm^{-1} сабт шудаанд. Санчиш дар намунаҳои хушк, бо тайфи фонӣки пеш аз таҳлили пешакӣ гирифт ашудааст. Тайфҳо чен карда шуда, ҳар яки онҳо бо ёрии барномаи Perkin Elmer Spectrum, версияи 10.03.07 таҳлил ва аниқ гардидаанд¹.

Маълумотҳо оиди тайфсанчии ИС-и пайвастаҳои 1¹ ва 2 дар ҷадвали 1 дарҷ гардидаанд.


Ҷадвали 1 – Таснифи тайфсанчии ИС-и пайвастаҳои 1 ва 2

пайв аста гӣ	Фуребарии ҳатҳо, бо cm^{-1}				
	C=N ҷузъи тиадиазол	C=N ҷузъии мидаzoл	C=C ҷузъии мид азолӣ	C-S-C ҷузъитиадиаз ол	Гурехҳ оифункцион алииэкзосик и
*	1655	1518	1493	698	749 барои C-Br; 3084 барои п-Br-C ₆ H ₄ ; 721-734 барои СН- фуреб. деф.
	1595	1531	1473	680	722 барои C-Br; 3138 барои

					п-Br-C ₆ H ₄ ; 737 барои СН- фуреб.диф.; 2065 бароиSCN.
--	--	--	--	--	--

*Нигаред ба Маърӯзаҳои АИ ХТ [2] саҳ. 817-821.

Тавре, ки аз ҷадвали 1 ба назар мерасад дар муқоиса бо пайвастагии 1 дар тайфи пайвастагии 2, пайдошавии фурӯбарии хатҳои лаппишиналентии C=N-и аҷзои тиадиазолию имидазоли ва C-S-C-ҷузъи тиадиазолӣ дар ҳудуди майдони қавӣ зуҳурнамуда, лаппишиналентии C=C-ҷузъи имидазолӣ дар майдони заиф ба мушоҳида мерасад (Расми 1).



Расми 1 –Тайфи ИС-и 2-брому-5-тиосиано-6-п-бромфенилимидаzo[2,1-b]-[1,3,4]-тиадиазола (**2**).

Дар тайфи ИС-и пайвастаи 2 фурӯбарии хатҳои хоси ҳалгаи имидазо-тиадиазоли ошкор шуданд, ки ба маълумотҳои адабиётҳои [3, с. 30-32, 69; 4, с. 5496-5506] мувофиқат мекунанд.

Маълумотҳои ба даст овардаи тайфсанҷии ИС-и пайвастаҳои 1 ва 2, ки аз соҳтори онҳо вобастагии зиёд доранд, метавон барои идентификатсияи пайвастаҳои мувофиқ ва муайян намудани мавқеи ҷойнишинҳо дар ҳалқаи имидазо-[2,1-b][1,3,4]-тиадиазолӣ ҳамчун роҳнамо мавриди истифода қарор дод.

Адабиёт:

1. Агрономов А.Е. Избранные главы органической химии. Изд-во Московского Университета, 1975. –С. 275.
2. Раҳмонов Р. О, Ҳоджибаев Ю. и др. – ДАН РТ 2012 г. Том 55 №10. –С. 817-821.
3. Наканиси К. Инфракрасные спектры и строение органических соединений. Изд-во «Мир». – М. 1965. –С. 30-32.
4. KamalF.M. Atta, OmaimaO.M. Farahat. Et al. – J. Molekules, 2011, V. 16. - P. 5496-5506.

Калидвожаҳо: 2-брому-6-п-бромфенилимидаzo[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, роданиди калий, 2-брому-5-тиосиано-6-п-бромфенилимидаzo[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол, лапшии валентӣ.

Аннотация

СИНТЕЗ И АНАЛИЗ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОМЕТРИЕЙ 2-БРОМО-6-П-БРОМФЕНИЛИМИДАЗО[2,1-B][1,3,4]-ТИАДИАЗОЛ

В статье обобщено о синтезе и ИК-спектрометрией 2-брому-5-тиосиано-6-п-бромфенилимидаzo[2,1-b][1,3,4]-тиадиазол. Выявлено, что при электрофильном замещение 2-брому-6-п-бромфенилимидаzo[2,1-b][1,3,4]-тиадиазола с роданидом калием в присутствии молекулярного брома, СН 5 положения имидазольной фрагмент активно замещает водорода на тиосиановой группе. Структура полученного продукта установлено методом ИК спектрометрией.

Ключевые слова: 2-бромо-6-*p*-бромфенилимидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазола, роданид калий, 2-бромо-5-тиоциано-6-*p*-бромфенилимидазо[2,1-*b*][1,3,4]-тиадиазола, валентная колебания.

Annotation

SYNTHESIS AND ANALYSIS BY INFRARED SPECTROMETRY 2-BROMO-6-P-BROMOPHENYLIMIDAZO [2,1-B] [1,3,4] –THIADIAZOL

The article summarizes the synthesis and IR spectrometry of 2-bromo-5-thiocyanato-6-*p*-bromophenylimidazo [2,1-*b*] [1,3,4] -thiadiazole. It was revealed that, upon electrophilic substitution of 2-bromo-6-*p*-bromophenylimidazo [2,1-*b*] [1,3,4] thiadiazole with potassium thiocyanate in the presence of molecular bromine, the CH 5 position of the imidazole moiety actively replaces hydrogen on the thiocyanine group . The structure of the obtained product was determined by IR spectrometry.

Keywords: 2-bromo-6-*p*-bromophenylimidazo[2,1-*b*] [1,3,4]-thiadiazole, potassium thiocyanate, 2-bromo-5-thiocyanato-6-*p*-bromophenylimidazo [2,1- *b*] [1,3,4] -thiadiazole, stretching vibrations.

Маълумот дар бораи муаллиф: Пирназаров Абдурауф, магистранти соли дуюми кафедраи химияи органикӣ ва биологӣ, ДДОТ ба номи С.Айнӣ. E-mail: тел: (992) 988592593

Роҳбари илмӣ: Гулӯв Т.Ё., -н.и.х. и.в. дотсенти кафедраи химияи органикӣ ва биологӣ ДДОТ ба номи С.Айнӣ. E-mail: atoshov _00@mail.ru, тел: (992) 907807010.

Сведение об авторе: Пирназаров Абдурауф, магистрантка второго курса кафедры органической химии и биология ТГПУ им. С.Айни, E-mail: тел: (992) 988592593

Научный руководитель: Гулӯв Т.Ё., к.х.н., и.о. доцента кафедры общей и неорганической химии ТГПУ им. С.Айни. E-mail: atoshov _00@mail.ru, тел: (992) 907807010.

About the author: Pirnazarov Abdurauf, master's degree of 2th course of faculty of chemistry, TSPU named after SadreddinAini, address Dushanbe city, Rudaki Avenue 121

Scientific head: gulov T.Y., Ph.D., acting. Associate Professor of the Department of General and Inorganic Chemistry of the TSPU named Sadreddin Aini. E-mail: atoshov _00@mail.ru, tel: (992) 907807010.

ТАБИАТ ВА МУХИТ

*Аиүрзода Баҳромҷони Алий,
магистранти соли дуюми факултети география*

АҲОЛӢ, ЗАХИРАҲОИ МЕҲНАТӢ ВА ПРОБЛЕМАҲОИ ИСТИФОДАИ САМАРАНОКИ ОНҲО ДАР НОҲИЯИ ИҚТИСОДИИ ҲИСОР

Ноҳияи иқтисодии Ҳисор яке аз ноҳияҳои сермиллат ва сераҳолитарини мамлакат буда, аз ҷиҳати зичии миёнаи аҳолӣ ва ҳиссаи аҳолии шаҳр низ дар мамлакат яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол меқунад. Аҳолии ноҳияи иқтисодии Ҳисор ба дараҷаи баланд меафзояд. Солҳои 1979-1989 аҳолии ноҳияи иқтисодии Ҳисор 6,6% меафзояд. Ҳоло аҳолии ноҳияи иқтисодии Ҳисор зиёда аз 2,2 млн нафармебошад. Дар ҳудуди ноҳия 25% аҳолии мамлакат зиндагӣ меқунанд. Ноҳияҳои маъмуриву сиёсии сераҳолитарини минтақа Рӯдакӣ, Ҳисор ва Ваҳдат ба ҳисоб мераванд. Афзоиши табиии аҳолӣ дар ҳаммаи ноҳияҳои маъмурии минтақа баланд мебошад. Зиёдшавии аҳолӣ дар ҳаммаи ноҳияҳои маъмурии минтақа ба ҷашм мерасад. Дар ноҳияи иқтисодии Ҳисор солҳои 1979-1989 дараҷаи афзоиши аҳолии шаҳр аз дараҷаи афзоиши аҳолии дехот зиёд буд ва ҳоло низ ин ҷараён идома дорад. Дар солҳои 1979-1989 тамоми аҳолии ноҳияи иқтисодии Ҳисор 36,6% афзуда бошад, дар ин давра аҳолии шаҳр 45,6% ва аҳолии дехот 34,7% зиёд мешавад. Аҳолии ноҳияи иқтисодии Ҳисор аввали соли 1991-ум 941,8 ҳазор нафарро ташкил медод, ки аз он 16,9% дар шаҳр ва 83,1% дар дехот истиқомат мекарданд. Ҳоло бошад 38,1% аҳолии ноҳия дар шаҳр ва 61,9% дар дехот истиқомат мекунанд. Аҳолии шаҳр дар ин ноҳия нисбат ба нишондиҳандаҳои ҷумхурӣ баланд мебошад. Дар солҳои 1991-2015 аҳолии шаҳр дар ноҳияи иқтисодии Ҳисор 44,3% афзуд.

Соли 1994 ба ҳиссаи ноҳияи иқтисодии Ҳисор 15% аҳолии умумӣ, 8,5% аҳолии шаҳр ва 20% аҳолии дехоти мамлакат рост меомад. Ҳоло бошад (соли 2017) ба ҳиссаи ноҳияи иқтисодии Ҳисор 25% аҳолии умумӣ, 41,4% аҳолии шаҳр ва 14,6% аҳолии дехоти мамлакат рост меомад.

Ҳоло аҳолии қобили меҳнат бо суръати баланд афзуда истодааст. Дар оянда низ аҳолии қобили меҳнат бо суръати баланд меафзояд. Афзоиши захираи меҳнатӣ дар солҳои 1991-2000 қариб 3%-ро ташкил медод. Ҳоло бошад ин нишондиҳанда 3,5%-ро ташкил медиҳад. Соли 1990 захираи меҳнатӣ 420 900 нафарро ташкил медод ва ин нишондиҳанда соли 2001 ба 566 300 нафар расид ва ҳоло бошад аз 800 000 нафар зиёд аст. Афзоиши захираи меҳнатӣ дар ин давра 135,4%-ро ташкил медод. Дар оянда захираҳои меҳнатӣ дар шаҳрҳои ноҳияи иқтисодии Ҳисор меафзоянд. Афзоиши зиёди аҳолии қобили меҳнат зарурияти зиёд намудани ҷойҳои кории ҳолиро дар ноҳия тақозо дорад. Сабаби асосии паст будани дараҷаи таъминоти аҳолӣ бо ҷои кор ин кам будани ҷойҳои кории ҳолӣ нисбат ба суръати афзоиши аҳолӣ мебошад. Ҳоло зиёда аз 40% аҳолии қобили меҳнат бо таҳсил фаро гирифтаанд ва дар ҳочагиҳои шахсии худ бо кор банд мебошанд. Дар ноҳияи иқтисодии Ҳисор қисми зиёди аҳолӣ дар дехот истиқомат мекунанд. Ҳоло (соли 2017) 37,7% аҳолӣ дар шаҳр ва 62,3% аҳолӣ дар шаҳр зиндагӣ меқунанд. Зиёд будани аҳолии дехот ба дараҷаи таъминоти аҳолӣ таъсир мерсонад. Дар ноҳияи иқтисодии Ҳисор шумораи дехотҳои хурд ҳеле зиёданд, ки дар онҳо зиёда аз 80% аҳолӣ дар соҳаи қишварзӣ бо кор банд мебошанд. Дар ноҳияи иқтисодии Ҳисор 4 шаҳр ва 5 посёлкаҳои типпӣ шаҳрӣ мавҷуд аст. Ҳоло 16,9% аҳолии ноҳия дар шаҳр ва 83,1% дар дехот истиқомат мекунанд. Дар байни ноҳияҳои маъмурии ноҳияи иқтисодии Ҳисор аз ҷиҳати таносуби аҳолии шаҳр Роғун, Ваҳдат, Турсунзода пешсафанд. (Ҷадвали 1.).

Дар ҳудуди ноҳияи иқтисодии Ҳисор аҳолӣ нобаробар ҷойгир шудааст. Ба нобаробар ҷойгир шудани аҳолӣ омилҳои таъриҳӣ ва табии таъсири зиёд расонидааст. Дар ҷойгиршавии аҳолӣ сиёсати демографии собиқ Шуравӣ низ таъсири зиёд расонидааст. Рушди илму техника ва соҳаҳои хизматрасонӣ низ ба ҷойгиршавии аҳолӣ таъсири зиёд расонид. Қисми зиёди аҳолӣ дар шаҳрҳои калон ва ҳудуди онҳо маскун шудаанд.

Афзоиши табиии аҳолӣ ба 1000 нафар дар ноҳияи маъмурии Файзобод ва Роғун баланд буда, дар шаҳри Ваҳдат ва Ҳисор паст мебошад. Ҷӣ тавре, ки қайд карда шуд, коэффициенти таваллуд, фавт ва афзоиши табии дар ноҳия ва шаҳрҳои ноҳияи иқтисодии Роғун Ҳисор гуногун аст.

Таъмини аҳолӣ бо ҷои кор яке аз проблемаҳои муҳими ноҳия мебошад. Яке аз роҳҳои ҳалли ин проблема ташкили ҷойҳои кории ҳолӣ бо роҳи соҳтмонӣ корхонаҳои саноатии

Муҳаққиқ

мехнатталаб мебошад. Барои истифодаи пурраи захираҳои меҳнатӣ ва паст кардани дараҷаи бекорӣ бояд корҳои зерин ба анҷом расонида шавад:

- ❖ дар шаҳрак ва ҷамоатҳои дехотҳо соҳтани корҳонаҳои хурди саноатӣ;
- ❖ рушд додан ва васеъ намудани фаъолияти корҳонаҳои саноатӣ ва хизматрасонии амалкунанда;
- ❖ ҳуб намудани фаъолияти хизматрасонии майшиву комуникатсионӣ;
- ❖ таъсис намудани зонаҳои аграриву саноатӣ бо мақсади истифодаи мавсими қувваҳои корӣ;
- ❖ таъсис намудани ҷойҳои кории ҳолии дороӣ шароити хубдошта барои занон;
- ❖ баланд бардоштани дараҷаи такмили ихтисоси кормандон.

Ҷадвали 1. Таносуби аҳолии шаҳр ва дехот дар ноҳияи иқтисодии Ҳисор. (ба ҳисоби фоиз)

№	Номи ноҳия	Солҳо			
		2004		2017	
		шаҳр	дехот	шаҳр	дехот
1.	н.Варзоб	3,8	96,2	3,7	96,3
2.	ш.Ҳисор	14,3	85,7	13,8	86,2
3.	ш. Ваҳдат	18,7	81,3	17,9	82,1
4.	н. Рӯдакӣ	8,2	91,8	7,8	92,2
5.	ш. Роғун	50,5	49,5	49,6	50,4
6.	н.Турсунзода	19,2	80,8	19,5	80,5
7.	н.Файзобод	11,7	88,3	11,5	88,5
8.	н.Шаҳринав	6,3	93,7	6,4	93,6

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Минтақаҳои ҔТ. – Душанбе, 2017. С. 23.

Дар ноҳияи иқтисодии Ҳисор зичи аҳолӣ низ баланд буда, соли 1994 дар 1 км² 70 нафар аҳолӣ рост меомад. Соли 2014 бошад зичии миёнаи аҳолӣ дар 1 км² ноҳияи иқтисодии Ҳисор ба 927,9 нафар расид. Омилҳои табии ва иқтисодӣ ба ҷойгиршавии аҳолии ноҳияи иқтисодии Ҳисор таъсири зиёд расонидааст. Дар байни ноҳияҳои маъмурии минтақа аз ҷиҳати зичии аҳолӣ дар 1км² ноҳияҳои Турсунзода, Ҳисор Рӯдакӣ пешсаф мебошанд (Ҷадвали 2). Зичии миёнаи аҳолӣ дар 1км² ноҳияи Турсунзода (якҷоя бо шаҳри Турсунзода) 202,9 нафар, дар ноҳияи Ҳисор 245,9 нафар ва дар ноҳияи Рӯдакӣ 220,9 нафарро ташкил медиҳад. Зичии миёнаи аҳолӣ дар 1 км² шаҳри Душанбе зиёда аз 7305 нафарро ташкил медиҳад. Мувофиқи маълумоти манбаъҳои таъриҳӣ қисми зиёди маконҳое, ки аҳолӣ ҳоло зиндагӣ мекунанд аз давраҳои қадим ташаккул ёфта омадааст.

Ҷадвали 2. Зичии миёнаи аҳолӣ дар 1км² ноҳияи иқтисодии Ҳисор (нафар)

№	Номи шаҳр ё ноҳия	Солҳо			
		2004	2006	2008	2017
1	ш.Душанбе	6317,0	6609,0	6952,0	7305
2	ш. Ваҳдат	68,1	71,0	74,1	76,3
3	ш.Роғун	62,6	66,4	69,8	72,8
4	ш.Турсунзода	179,7	186,8	196,7	202,9
5	н.Варзоб	34,0	35,9	37,6	38,8
6	н.Ҳисор	222,2	231,2	242,9	245,9
7	н. Рӯдакӣ	167,1	177,4	187,5	220,9
8	н.Файзобод	83,8	86,8	90,6	92,1
9	н.Шаҳринав	88,6	91,8	95,5	97,1

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Минтақаҳои ҔТ. – Душанбе, 2017. С-23.

Аҳолии ноҳияи иқтисодии Ҳисор аз солҳои давраи Шӯравӣ то ҳоло бо роҳи табӣ ва механикӣ меафзояд. Дар давраи Шӯравӣ аз давлатҳои гуногуни собиқ Шӯравӣ ба ин минтақа мутахасион барои истиқомати доимӣ равона карда мешуданд. Ҳоло бошад аз тамоми ноҳияҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин минтақа аҳолӣ барои дарёғти ҷои кор, таҳсил ва табобат меоянд, ки як қисми онҳо ин минтақаро ҷои истиқомати доимиҳои хеш интихоб мекунанд. Нишондиҳандаҳои шумораи таввалид ба 1000 нафар дар ноҳияи маъмурии Файзобод, Роғун, Ҳисор ва Ваҳдат баланд мебошад. Нишондиҳандаи таваллуд дар шаҳри Душанбе, Роғун ва ноҳияи Рӯдакӣ паст мебошад (Ҷадвали 3). Нишондиҳандаҳои шумораи фавт ба 1000 нафар дар ноҳияи маъмурии Турсынзода, Шаҳринав ва Варзоб баланд буда, дар шаҳри Душанбе ва ноҳияи Роғун паст мебошад. Дараҷаи фавти аҳолӣ ба шароити иҷтимоӣ, иқтисодӣ, санитарию гигиенӣ ва хизматрасонии тиббӣ зич вобаста аст.

Ҷадвали 3. нишондиҳандаи таваллуд дар ноҳияи иқтисодии Ҳисор

№	Номи шаҳр ё ноҳия	Шумораи таввалидшудагон		Шумораи фавтидагон		Афзоиши табӣ	
		2004с	2017с	2004с	2017с	2004с	2017с
1	ш.Душанбе	20,9	24,1	4,3	3,5	16,6	24,6
2	ш.Ваҳдат	16,8	31,0	5,1	4,2	11,7	9,3
3	ш.Роғун	27,8	17,8	4,1	3,7	23,7	14,1
4	ш.Турсунзода	17,1	30,5	5,0	5,6	12,1	24,9
5	н.Варзоб	31,2	29,0	4,3	4,4	26,8	24,6
6	ш.Ҳисор	23,9	31,5	3,8	4,2	20,0	27,3
7	н.Рӯдакӣ	30,4	29,6	3,8	3,9	26,6	25,7
8	н.Файзобод	26,5	34,2	4,0	3,6	22,5	30,7
9	н.Шаҳринав	24,0	30,1	4,5	5,0	19,5	25,1

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Минтақаҳои Ҷ. – Душанбе, 2017. С-23.

Адабиёт:

1. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – 216 с.
2. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тоҷикистон: 20-соли истиқолияти давлатӣ. – Душанбе, 2011. – 832 с.
3. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017. – Душанбе, 2017. – 49 с.
4. Кумитаи давлатии заминсозӣ ва геодезии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маълумот дар бораи миқдори заминҳо ва тақсимоти он ба намудҳо дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2017. – 68 с.
5. Маълумотҳои омории саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 1990. – Душанбе, 1991.
6. Хоналиев Н. Экономическая история и концепция развития промышленности Таджикистана. – Душанбе, 2010. – 321 с.

Калидвожаҳо: санитарӣ, гигиенӣ, коэффицент, демография, технология, хизматрасонӣ

Аннотация

НАСЕЛЕНИЕ, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОБЛЕМЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГИССАРКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЙОНЕ

В статье рассмотрены основные проблемы эффективного использования трудовых ресурсов, естественной рост населения в данном экономическом районе. Анализированы соотношения городского и сельского населения в разрезе отдельных административных городов и районов региона.

Особое внимание уделено плотности населения в административных районах и городах региона.

Ключевые слова: санитария, гигиена, коэффициент, демография, технология, обслуживание

Annotation

POPULATION, LABOR RESOURCES AND THE PROBLEMS OF THEIR USE IN GISSAR ECONOMIC REGION

This article deals with the main problems of effective use of labor resources, natural growth of the population in this economic area. The city and rural comparing case of region at the different administrative is analyzed. The main attention is paid to population density in the administrative regions and regional cities.

Keywords: *sanitary, hygiene, coefficient, demography, technology, services*

Маълумот дар бораи муаллиф: Ашурзода Бахромҷони Алий, магистранти соли дуюми факултети географияи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ. Телефон: (+992) 882-22-69-22

Роҳбари илмӣ: профессор, Ҷӯраев Алишер Ҷӯраевич

Сведения об авторе: Ашурзода Бахромҷони Али, магистрант второго курса факультет географии ТГПУ имени Садриддина Айни.

About the author: Ashurzoda Bahromjon Ali, master student of the 2nd-year of the faculty of Geography, Tajik State Pedagogical University named after Saddridin Aini.

ТАЪСИРИ ОМИЛИ АНТРОПОГЕНӢ БА ЭКОСИСТЕМАИ ҲАВЗАИ ДАРӢ ВАРЗОБ ВА УСУЛҲОИ БАРҚАРОРКУНИИ СИФАТИ ЭКОЛОГИИ ЗАХИРАШАВИИ ОБ ДАР ДАРӢ ВАРЗОБ

Дар экосистемаи ҳавзаи ташаккулёбии захираҳои оби дарӣ Варзоб ҳамасола захираҳои зиёди об тавлид мегардад, ки ин ба равандҳои биокимиёйӣ, биологӣ, биофизикӣ, гардиши моддаҳо дар табиат, таъсири муҳим мерасонад. Аммо аз сабаби дарк накарданни чиҳати таъсиррасонии партофтани партовҳои саноатӣ ва иҷтимоӣ ба мавзехои ташаккулёбии захираҳои обӣ, ҳолатҳои омехташавии об ба партовҳо хеле зиёд ба назар расидааст [1].

Мувофиқи муҳоҳидоҳо ва таҳлилҳо, баъди ба фаъолият сар кардан маркази гармидиҳии №2 шаҳри Душанбе ва барқароркунии фаъолияти истеҳсолии корхонаи сementи шаҳри Душанбе, ҳолати ифлосшавии ҳавои атмосфера аз таъсири партовҳои саноатӣ коргоҳҳои мазкур то 40-45% зиёд гардид. Дар натиҷа ҳолатҳои заҳролудшавии манбаъҳои обии ҳавзаи дарӣ Варзоб аз таъсири пайвастагиҳои сурбдор, силитсийдор, симобдор, метан, гидрогенсулфид, дуоксиди сулфур зиёд ба назар расида, боиси тағиیرёбии сифати экологии ҳавои атмосфера ва оби дарӣ Варзоб гардид [2].

Тадқиқотҳои илмӣ, муайян намуд, ки ҳолати тавлидшавӣ ва паҳншавии партовҳои саноатию иҷтимоӣ ва кишоварзӣ нисбати солҳои 1990-2000 бештар зиёд гардида ба тирагии ҳавои атмосфера ва обшавии пиряҳо ва барфӣ дар минтақаҳои болооб мавқеъ гирифта таъсири манфӣ расонид то 80-86% камшавии захираҳои моҳӣ ва намудҳои он дар дарӣ Варзоб ба назар мерасад.

Оби дарӣ Варзоб дар раванди таъминоти рушду устувории миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳифзу нигоҳдории гуногунии биологии водии Ҳисор нақши калидӣ дорад.

Ҳавзаи дарёҳои Варзоб дар қисмати қаторкӯҳҳои Ҳисор, Туркистон, мавқеи асосии худро ишғол намуда дар таъмин намудани табиатистифодабарандагон бо об, маҳсусан барои обёрии замин дорои бартарият мебошад. Аз ҳамин лиҳоз, истифода ва идорақунии об дар ҳавзаи дарёҳои Ҳисор, барои минтақа аз аҳамият берун нест ва он ба зарурати маҳсуси роҳҳои беҳтар намудани сифати оби ҳавза ва идорақунии захираҳои обӣ, он мебошад.

Ҳолати экологии дарӣ Варзоб, яке аз нишондиҳандаҳои таъсиррасонии фаъолияти ҳочагидорӣ ва таъсири омилҳои абиотӣ ва биотӣ ба сифати об мебошад. Бо таъсири фаъолияти антропогенӣ солҳои охир дар сарҳадоти дарӣ варзоб зиёда аз 321 объектҳои фаъолияти фаъол шудааст. Дар ҳавзаи дарӣ Варзоб афзоиши аҳолӣ бошиддат дар ҳолати афзоиши қарор дорад ва ҳамчунин афзоиши аҳолӣ аз 23000 ба 610000 нафар расидааст [2].

Барои фаъолият ва эҳтиёҷоти хизматрасонии захираҳои об, бошад дар як шабонарӯз ба ҳисоби миёна 321-325 ҳазор м³. об истифода бурда мешавад.

Ҳавзаи дарёҳои Варзоб таърихи 5 ҳазорсолаҳо дорад ва дар ин давраҳо муносибат ба захираҳои обӣ, дар ҳар як давраҳо тағиیر ёфта истодааст. Ҳолатҳои самарарабаҳш истифодабарии об дар ҳудуди ҳавза дуруст арзёбӣ ва таъсири фаъолияти ҳочагидорӣ ба сифат ва захираҳои обӣ ҳавза арзёбӣ нагирдааст [1].

Аҳамияти об дар дарӣ Варзоб, яке аз муҳимтарин нерӯй табиат ба ҳисоби рафта дар равандҳои истеҳсолӣ ва истеъмолии захираҳои табиат, нақши муҳимро иҷро намуда истодааст.

Бояд қайд кард, ки дар саёраи Замин зиёда аз 1,5 млрд. км³ захираҳои об, мавҷуд аст, ки аз ин танҳо 0,025 % ё ин, ки 360 ҳазор км³ он ба оби нӯшокӣ, рост меояд.

Шароити табиии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, табиатан як шароити хоси захирakuнии захираҳои обиро дар минтақаи Осиёи Миёна дорад ва дар як сол ба ҳисоби миёна то 64 ҳазор км³ об, дар ин минтақа захираҳои обӣ ташакул мейбад, ки аз ин то 7,5 ҳазор км³ ба ҳавзаи Варзоб рост меояд.

Ҳавзаи дарӣ Варзоб таърихи 5-6 миллион сол-ро дорад, ки дар ин минтақа дар давраи яхбандии табиӣ пиряҳои хурду бузург дар қаторкӯҳҳои Ҳисор ва Олой-Помир, ташакул ёфтанд ва ҳавзаи дарӣ Варзобро ба вучуд овард [4].

Бо таъсири дарӣ ҳавзаи Варзоб зиёда аз 24342 га заминҳои оби водии Ҳисор обёрий карда мешавад. Ташаккулёбии манбаъҳои обии ҳавзаи дарӣ Варзоб бештар аз масоҳат ва устувории экосистемаи ҷангалзорҳои минтақа, алоқамандии зиёд дорад. Дар шароити табиии минтақаи

Мұхা঳ық

ұавзаи Варзоб ду экосистемаи хоси табиі: экосистемаи ҹангал ва экосистемаи барғпүш-яхпүш, доимо масоҳати худро вобаста аз алоқамандии яқдигар устувор мегардонанд. Дар минтақаи ұавзаи дарёи Варзоб, ки аз баландиҳои 930м то 3260м. аз сатхи баҳр дар қаторкүххой Ҳисор چойгиршуда дар масоҳати 1740км² тұл қашида шароитқои табиі самарабаҳш барои афзоиши ареалқои фарқ, чинор, дулона, себ, нок, чормағз, хуч, бодом ва сұзанбарғиҳо хуб доро аст, ки ин ба афзоиши гуногунии биологияни ұавзаи дарёи Варзоб.

Расми 1. Таъсири партовхои саноатті ба ҳолаты экологии барғ-пиряххои ұавзаи дарёи Варзоб



Ұавзаи дарёи Варзоб аз ду дарёчай хурди шүхоб – Зиддій ва Майхұра сероб ва фаъол мегардад. Захираи өнеркәсіби оби ұавза бештар аз речай гидрологияни ұавза зич алоқамандай дорад. То солҳои 1990 ҹараёни об аз Дар ұавзаи дарёи Варзоб ҹараёни об бо сурати 45,9м³/с, макс. 61,3м³/с, миним. 31,5м³/с. Аз манбаъхои барғ ва ях гизо мегирад. Таркиби минералай оби ұавза ба 100—260 мг/л. рост меояд.

Ташакуләбии шароити мусоиди табиі ба равандҳои захирашавии об дар қисми болоби ұавзаи дарёи Варзоб ва қисми поёни ұавза алоқамандии зиёди экологияни дорад, ки бештар ба афзалиятқои асосии мусоидатқунанда ба равандҳои таъмини нигоҳдории захираҳои обии ұавза (расмҳои 1,2) мусоидат карда истодааст.

Ұавзаи дарёи Варзоб, яке аз ұавзаи болобай дарёи Душанбе мебошад, ки ахолии минтақаи шаҳри Душанбе бо оби тоза ва таъмини иқлими мусоидат ва захираҳои зиёди гуногунии биологияни ташакул ёфтааст (расмҳои 1, 2).

Ташакуләбии захираҳои манбаъхои обии ұавза аз иқлим ва захираҳои ҹангали минтақа вобастагии зиёд дорад, ки ин алоқамандай устуворй ва идорашавии захираҳои обии ұавзаро ба танзим дароварда истодааст (1-2).



Расми 2. Ҳолати тағийрәбии сифаты экологии манбаъхои обии ұавзаи дарёи Варзоб

Мувофиқи мушохидо, ҳолатҳои кам захиравии манбаъҳои обии ҳавза ба назар мерасад. Аммо ҳолатҳои барқароркунии захираҳои чангал, дар ҳолати ғайриқаноатбахш мушохидо карда шуд. Яъне дар минтақа консепсияи идоракунии самараноки захираҳои обии ҳавза ба назар намерасад.

Солҳои охир бо таъсири инсон ҳолатҳои таназзулёбии чангалзорҳо авҷ гирифта истодааст, ки ин боиси аз байн бурдани чангалзорҳои сузанбаргихо оварда расонида истодааст.

Дар ҳавзай дарёи Варзоб, зери таъсири антропоген ҳолатҳои буриши чангалзорҳо бошиддат авҷ гирифта ба маҳдудшавии ҳавзай мазкур ва тағиیرёбии речай гидрологии болобро ба вучуд оварда истодааст (расмҳои 6,7), ки ин ба камобиҳо, обхезиҳо, селҳо ва ярҷу вайроншавии хок (эрозия) бештар мусоидат намуда истодааст. Бо таъсири ҳамарӯзай аҳолии минтақа ва афзоиши аҳолӣ, масоҳати аҳолинишинӣ, ки аз 30 то 43% ташкил медиҳад дар баъзе минтақаҳои аҳолинишин то 80% чангалзорҳо несту нобуд карда шудааст [4]. Афзоиши фаъолиятҳои хочагидорӣ-чорводорӣ то 60-70% афзуда таъсироти он ба захираҳои чангалзорҳо навруста таъсири ниҳоят ҳаробиовар расонида истодааст, ки ин боиси маҳдудшавии ареалҳои чангалзорҳо дар минтақа гардида истодааст. Ҳоло аҳолӣ мунтазам қитъаҳои кӯҳиро аз ҳуд намуда бештар ба несту нобуд кардани дараҳтон ва буттагиҳо даст зада истодаанд, ки ин ба тағиیرёбии ҳолатҳои экологӣ-биологияи таъминкуни речай гидрологии об, дар ҳавзаро ба миён овардааст. Ин қитъаҳо аз ҳисоби чангалу буттазорҳо, ки бурида мешаванд аз ҳуд карда мешаванд, инчунин дар нишебиҳои кӯҳӣ. Дар натиҷа эрозияи ҷароғоҳҳо ва захираҳои заминӣ паҳн шуда истодааст ва дар он ҷойҳо қабати растаниҳо, ки барои суст кардани ҷараёни эрозия қариб ки дида намешавад.

Ҷараёнҳои бошиддати обхезиҳо, селу ярҷо ва тармаҳо дар ҳавза афзуда истодааст, ки ин боиси таназзулёбии ҳавзай гардида истодааст. Мувофиқи мушохидо ҷараёнҳои таназзулёбии ҳавзай дар 20 соли охир аз 3 то 5 маротиба афзуда боиси камзахирашавии захирай об, яъне боиси 30% камшавии обӣ ҳавзаро ба вучуд овардааст.

Аҳамияти экологиии об дар ҳавзай дарёи Варзоб, яке аз муҳимтарин нерӯй табиат ба ҳисоб рафта дар равандҳои истехсолӣ ва истеъмолии захираҳои табиат, нақши муҳимро иҷро намуда истодааст.

Барои гирифтани пеши роҳи таназзулёбии ҳавзай, пешниҳод карда мешавад, ки дар минтақаҳои табиатан хоси он, ташкили нерӯгоҳҳои хурд ва бузург, бунёди чангалзорҳо, ташкили парваришгоҳҳои растаниҳои шифобаҳш, ташкили осоишгоҳҳо, коркарди маҳсулоти чангал, фаъолгардонии фаъолиятҳои самарабаҳши занбури асалпарврӣ, занбуруғпарварӣ, бояд бештар ба роҳ монда шавад.

Мувофиқи маълумоти баҳши ҳифзи ҳавои атмосфераи Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, раванди ифлосшавии ҳавои атмосфераи дар ноҳияи Варзоб 1,3 маротиба ва афзоиши моддаҳои заҳрнок бошад ба 1,8 маротиба бештар ба назар мерасад [4].

Захираи об дар ҳавзай дарёи Варзоб дар 30 соли охир то 33% кам шудааст, ки ин бештар аз камшавии масоҳати чангалзори минтақаи ҳавзай Варзоб, ки то 70% кам шудааст, мушохидо карда шуд [6].

Бо мақсади захира намудани микдори об дар ҳавзай дарёи Варзоб ва беҳтар намудани ҳолати экологиии оби дарёи Варзоб, ташкили ҳатҳои маҳсуси санитарию эпидемологӣ дар сарҳадоти дарёи Варзоб дар масофаи 43 км бояд ташкил кард.

Адабиёт:

1. Ахбори экологӣ. – Душанбе, 2015-2016. – 123 с.
2. Воронов Ю.В., Яковлев С.В. Водоотведение и очистка сточных вод МГСУ. – Москва Издательство Ассоциации Строительных вузов, 2006. – 704 с.
3. Маърӯзай миллии Тоҷикистон оид ба ҳолати муҳити зист. – Душанбе, 2018. – 547 с.
4. Обзоры результативности экологической деятельности Таджикистан. – Нью-Йорк, 2017. – 343 с.
5. Салимов Т. О. Управление качеством вод. – Душанбе, 2001. – 191 с.
6. Табиат ва инсон. – Душанбе, 2018. – 36 с.

Калидвожаҳо: Варзоб, экосистема, ҳавза, дарё, табиӣ, об, партов, саноат, муҳит, корхона.

Аннотация

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЭКОСИСТЕМЫ БАССЕЙН РЕКИ ВАРЗОБ И ПУТИ ВОСТОНОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА ВОДНЫХ РЕСУРОВ РЕКИ ВАРЗОБ

Основной водной артерией Варзобского района является река Варзоб. Среди водных объектов района следует выделить ее притоки, такие как Такоб, Оджук, Лучоб, Харангон, Курортная, Гурке, Ходжа-Оби-Гарм и др. Питание рек в основном происходит за счет выпадения осадков, снеготаяния и родников. Основными загрязнителями водных ресурсов ВР являются сели, осадки, смыв почвы, сброс отходов в водные источники, выпас и водопой скота, застройка санитарных водоохранных зон.

В бассейне р.Варзоб, характеризующейся значительной плотностью источников загрязнения (промышленные и коммунально-бытовые объекты, расположенные непосредственно у реки), имеются только 3 пункта наблюдения за качеством воды: р.Варзоб – кишл. Дагана, р.Варзоб – кишл. Хушёри и р.Зидди – устье. В настоящее время анализы качества воды реки Варзоб в полной мере проводятся только одним пунктом наблюдения – Хушёри (Гушары).

Ключевые слова: Варзоб, экосистема, бассейн, река, природный, вода, отходы, промышленность, окружающая, организация.

Annotation

THE INFLUENCE ANTHROPOGENIC FACTOR OF RIVER BASIN ECOSYSTEMS OF VARZOB AND THE WAY OF RESTORATION ECOLOGICAL QUALITIES WATER RESOURCES OF THE RIVER OF VARZOB

The main waterway of the Varzob region is the Varzob river. Among the water bodies of the district, its tributaries should be distinguished, such as Takob, Ojuk, Luchob, Kharangon, Kurortnaya, Gurke, Khoja-Obi-Garm, etc. The rivers are mainly fed by precipitation, snowmelt and springs. The main water pollutants of BP are mudflows, precipitation, soil flushing, waste disposal into water sources, grazing and watering of livestock, building of sanitary water protection zones.

In the basin of the Varzob river, which is characterized by a considerable density of pollution sources (industrial and household facilities located directly by the river), there are only 3 observation points for water quality: the Varzob river - the Dagan kish, the Varzob river - the Kishl. Hushyori and r.Ziddi - mouth. Currently, the water quality analysis of the Varzob River is fully carried out by only one observation point - Husheri (Gushary).

Keywords: Varzob, ecosystem, pool, river, natural, water, waste, industry, inolustry, organization.

Маълумот дар бораи муалиф: Сатторзода Абдугаффор Абдулҳамид, магистранти солидуюми факултети биология ДДОТ ба номи Садриддин Айни.

Роҳбари илмӣ: Акрамов Убайдулло Ҳасирович

Сведения об авторе: Сатторзода Абдугаффор Абдулҳамид, магистрант второго курса факультета биологии ТГПУ имени Садриддина Аини. Адрес: г. Душанбе, район И. Сомони, улица Толстой тел: 988-35-77-31

About the author: Sattorzoda Abdugaffor, master student of the 2nd year of the Department of Biology faculty, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini. Address: Dushanbe city, I. Somoni district, Tolstoy street. tel: 988-35-77-31

Scientific advisor: Akramov Ubaidullo Hasirovich

ФАЬОЛИЯТИ ФАГОСИТАРИИ НЕЙТРОФИЛХО

Дар солҳои охир оиди омӯзиши омилҳои табиии муҳофизати организм, аз он ҷумла фагоситоз, ки тавассути макрофагҳо ва нейтрофилҳо ба амал меояд, зиёд гардидааст. Таълимоти ҳозира оиди фагоситоз-ин маҷмӯи ҳучайраҳои озод ва пайвастаи дар мағзи сурҳи устухон ҳосилшаванде, ки қобилияти баланди зидди ҳучайравӣ, фаъолнокии баланд, дараҷаи баланди тайёри дошта ба ҳати аввали нигоҳдорандай гомеостази иммунологӣ дохил мегардад [1].

Ҷараёни фагоситоз фаъолияти мутаҳидкунандай системаи фагоситҳои мононуклеари ва лейкоситҳои ядрояшон полиморфи буда, ба он ҳамаи механизми бисёрҷабҳои боҳамтаъсирасонии нозуки байниҳучайравӣ ва инчунин ихроҳи тараҷӯҳи таъсирашон васеъи монокинҳо, ферментҳо, ҷарбҳо, интерферонҳо ва простогланҷҳо дохил мегарданд.

Лейкоситҳои ядрояшон полиморфи яке аз қисматҳои системаи гомеостатикии организм буда, тағијиротҳои гуногуни организмро зуд ҳис мекунад. Лейкоситҳои нейтрофили яке аз қисматҳои муҳими системаи муҳофизатии организм буда, вазифаи худро бо роҳи нест намудани ангезандаҳои сироятӣ ва ҳамагуна барандагони маълумоти бегона мөҳисобанд. Маводҳои, бемориангез ва моддаҳо, ки табииати антигенӣ доранд, доимияти муҳити дохилии организмро вайрон мекунанд. Яке муҳимтарин механизми муҳофизати фагоситоз мебошад.

Мағҳуми фагоситозро аввалин бор соли 1884 И.И.Мечников ба илм ворид намуд. Ин олим нишон дод, ки фагоситоз дар ҳамаи намояндагони олами ҳайвонот во меҳӯранд ва қайд намуд, ки фагоситҳо аз рӯи аксарият аломатҳо ва рафтари худ ба содатаринҳо монанд мебошад. Вобаста ба ҳаҷми ҳучайраҳо И.И.Мечников фагосити ширхӯронро ба микро ва макрофагҳо ҷудо намуд. Ба микрофагҳо лейкоситҳои донаҷадор тааллуқ дорад: эозинофилҳо, базофилҳо, нейтрофилҳо, ки танҳо микробҳо ва ҳучайраҳои бактериявиро фурӯ мебаранд. Ба макрофагҳо моноситҳои хун ва макрофагҳои бофтаӣ тааллуқ дошта қобилияти забт ва ҳал кардани бофтаҳои мурда ва ҷисмҳои бегонаро доранд [5].

Аз рӯи маълумотҳои ҳозиразамон, элементи аввали қатори нейтрофилиро промиелосити мағзи устухони ташкил намуда, дар он ҷараёни аввалини ҳосилшавии донаҷадо, ки ба ҳосилшавии донаҷадои маҳсус аввалин мерасанд. Донаҷадои аввалини дар таркиби худ гидролизаҳои турш, протеазаҳои нейтралӣ, катионҳои гайри сафедавии миелопероксидаза, лизосин доранд. Донаҷадои дуюмин дар таркиби худ фосфатазаи ишқорӣ, лактоферин ва лизосин доранд. Дар ҷараёни болигшавии гранулоцитҳо ба гайр аз ҳосилшавии донаҷадои азурофилий гайри маҳсус, ба порҷаи тақсимшавии ядро ва паст гардидан заряди болои пардаи ҳучайра ба амал меояд. Дар натиҷаи ин раванд ҳучайраҳо ҳусусияти дефармасиони пайдо мекунанд, ки он имконият медиҳад, ки тавассути сӯроҳиҳои мағзи устухонӣ гузошта, пойҳои қалбакӣ ва агрегати ҳучайравӣ ҳосил мекунанд [3].

Бо мурури болигшавӣ баланд гардиданни фаъолияти фагоситарии нейтрофилҳо бо қайд гирифта шуда, дараҷаи баланди он дар нейтрофилҳои болиг ба амал меояд. Вақти аз миелосит то пайдо шудани ҳучайраҳои болиг дар хуни канори дар одамони солим аз 4 то 6 шабонарӯзро дар бар мегирад, ҳангоми сироят 2 шабонарӯзро ташкил медиҳад.

Маълум аст, ки популясияи нейтрофилҳо, ки дар дохили рагҳои хунгард ҷойгир буда, гуногун мебошанд. Онҳоро ба 2 ғурӯҳ ҷудо мекунанд, нейтрофилҳое, ки дар дохили рагҳои хунгард гардишкунанда ва назди деворӣ. Ҳаҷми нейтрофилҳои назди девори 1,5-2 маротиба нисбати ҷарҳзананда зиёдтар буда, 70%-ро ташкил медиҳанд. Нейтрофилҳои назди деворӣ дар шароити физиологӣ бо суръати паст дар назди девори рагҳои хунгард ҳаракат карда, бальзан ба он мечаспанд, 20%-и ҳучайраҳо бо қабати эндотелияви алоқаи мустаҳкам дошта дар оянда тавассути эндотелия қӯҷ мебанданд [2]. Ҳангоми ҷараёни илтиҳобӣ ба нейтрофилҳои назди девори нейтрофилҳои дар хун гардишкунанда ҳамроҳ мегарданд. Ҳамин тарикӣ, дар шароити физиологӣ ва ҳангоми ҷараёни илтиҳобӣ ҷаҳоншини нейтрофилҳо дар вақти тавассути эндотелия гузоштан зарур мебошад. Қӯҷбандии фаъол яке аз нишондодҳои муҳимтарини ҳолати функционалии лейкоситҳои ядрояшон полиморфии хун ба ҳисоб меравад.

Ҳисоб мекунанд, ки давомнокии умри нейтрофилҳо ба 2 ҳафта баробар аст, ки дар ин вақт онҳо се маротиба ҷойгиршавии худро иваз мекунанд, дар мағзи сурҳи устухон аз миелосит то нейтрофилҳои сегментядро 2 шабонарӯз, дар хуни канори таҳминан 8-10 соат гардиш намуда, қӯҷбандии ба бофтаҳо дар давоми 1-2 шабонарӯз ба амал меояд. Миқдори ҳучайраҳои

Мұхаббат

вайронгардида дар як шабонарұз дар одами вазнаш 70 кг $1,14 \times 10^{11}$, яъне 160 ҳұчайра ба 1 кг вазни бадан дар як шабонарұз.

Нейтрофилхо яке аз нақшой асосиро дар иммунитети ҳұчайраві мебозанд. Пеш аз ҳама нейтрофилхо вазифаи фагоситариро чй дар хүн ва чй берун аз рагхой хунгард ичро мекунанд. Фагоситоз қараёни мураккабийфизиология буда, аз рўйи таълимоти И.И.Мечников ба чунин зинахो чудо мегардад: хемотаксис, аттраксия, фурӯбарі ва ҳазмкунни микроорганизмхо.

Күчбандии нейтрофилхои доначадор ба چойи چойғиршавии маводхой бегона дар хүн натанхо як қисми қараёни фагоситоз, балки мұхимтарин вазифаи фагоситхо, ки ба онхо имконият медиҳад дар қавоби иммуни иштирок намоянд. Асоси сохтории фәйолияти күчбандиро сафедаҳои қашшұранда ичро мекунанд. Ин сафедаҳо дар микрофиламентхо қамъ гардида, дар қисмати канории ҳұчайра ҳангоми ангезандай наххой қашшұранда ҳосил мешавад [7].

Ҳаракати лейкоситхо то расидан ба микробхо ё дигар обьекти фагоситоз то он даврае давом мекунад, ки ҳамаи ҳиссачаҳо аз ҳама тараф дар ҳалқа гирифта нашаванд, дар ин вакт манбаи хемотаксис нест гардида ва лейкоситхо аз ҳаракати худ боз меистанд. Чи қадар фагоситхо дар система зиёд бошанд, ҳамон қадар хемотаксис пуршидаттар мебошад.

Ҳангоми ҳарорати баланди ($38\text{-}39^{\circ}\text{C}$) бадан ҳаракати амёбамонанди нейтрофилхои сегментядро пуршиддаттар мегардад. Дар зиннаи атраксия ҳосилшавии пойхой қалбакій бо роҳи фуруравии канори ҳұчайра ва дар гирди ҳиссай бегона пайваст гардида, ки дар натижа микробхо аз чортараф бо протоплазмаи фагосит ҳалқа ҳосил мекунанд. Фагоситози фәйол ва нофәйолро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Фагоситози фәйол дар натиҷасы фәйолона берун намудани пойхой қалбакій ва бадан, дастрас намудани ҳиссачаҳо, ки дар назды мембранаи фагосит چойғир мебошад. Фагоситози нофәйол аз мустақиман часпидани ҳиссача ба мембранаи ҳұчайра ва байдан қабидан ба, қаъри ситоплазма дар якчоягій ин мембрана ба амал меояд.

Лейкоситхо дар болои худ ресепторхо барои иммуноглобулинхо доранд (Fe ва С-ресепторхо). Мавчудияти ресепторхо барои Fe порчай иммуноглобулинхо дар болои фагосит имконият медиҳад, ки ҳұчайра дар болои худ комплекси иммуниро пайваст карда, барои нест намудани антигени байды ҳосилшавии подтан мусоидат кунад. Ҳангоми ба ангезиш овардани Fe -ресепторхои фагоситхо антигени микробхо ҳамчун обьекти фагоситоз дар болои лейкоситхо часпиди тавассути канали маҳсус ба ситоплазма фурӯ меравад. Нақши маҳсусро дар раванди шинохтан Са- қисмати комплимент ичро мекунад. Часпидани онхо ба микробхо ба фагоситхо имконияти шинохтанро медиҳад, ки барои байдан фурӯбурданы антиген зарур мебошад. Ҳамин тарик, антигени шинохташуда, яке комплекси $IgCl$ ва подтан тавассути ин ва дигар ресепторхо дар болои фагосит пайваст гардида, ихроҳи ферментхоро ҳамроҳы намуда ва метавонад, ки бо роҳи экзоситоз вайроншавии комплекс ба охир расад[8].

Дар қараёни фагоситоз байды аз фурӯбарии бактерияхо фагоситхо ба ҳазмкунни онхо шурӯъ мекунад. Таъсири зидди бактериявии нейтрофилоро аз рўйи күштани микробо ё нигоҳ доштани қобилияти ҳаётин онхо муайян мекунанд. Ҳазмшавй аз рўйи тағийрёбии сохтори ҳұчайраи бактериявий маълум мегардад: варымкунй, тайғир ёфтани мембранаи ҳұчайра, тағийрёбии шакли ҳұчайра, зичшавй, зиёдтар ҳалшавй ва паст гардиданы зичи электронии маҳсули ҳұчайра.

Дар چойи алоқаи антиген бо ситоплазмаи нейтрофил антиген дар девори сарбастай қафи вакуола-вакуолай фагоситари меафтад. Доначаҳои ситоплазматики ба вакуолаи фагоситозкунанда күч баста, мембранаи онхо бо ҳам як шуда дар натиҷасы доначаҳо маҳсули худро ба фагосома сар дода, фагосизасома ҳосил мегардад. Дар ҳұчайрахои фагоситозкунанда дар баробари он бо тағийрёбии сохтори дохири ҳұчайраві фәйолшавии қараёнхои мубодилавй барои ҳазм намудани қисмети фурӯбурдашуда равона мегардад. Механизми молекулавии реаксияи зиддій бактериявиро қисмати мұхимии системасы зиддій микробии аз оксиген вобаста (миелопероксидаза, перокси гидрогени эндогени, оксигени фәйол) ва аз оксиген новобаста (сафедаҳои катиони, лизосим, лактоферин, мұхити түрши вакуолаи фазолизосимавй). Ба ҳамагон маълум аст, ки қараёни фагоситозро бо сұърат зиёдшавй истифодаи оксиген аз тарафи ҳұчайрахои фагоситозкунанда (нейтрофилхо, моноситхо) хуни канори ҳамроҳы мекунад. Ин феноменро мачозан «таркиши метаболитикй бо иштироки оксиген» намуданд, ки яке аз механизмхой самараноки (азхама мұхимтарин) зиддій ҳұчайраи бактериявий ба хисоб меравад. Мохияти ин феномен аз он иборат аст, ки фәйолгардонии пуршиддатй оксидазаҳои мембранны, ки нақли электронхоро ан НАДФ ба оксигени молекулавй каталлиз мекунад, оксидшавии глюкоза бо роҳи гексозомонафосфатй, маҳсули барзиёди шакли оксигени фәйол (оксигени супероксиди), радикали гидрооксилй, оксигени синглети) ва перекиси гидроген ба

амал меояд. Шаклҳои фаъоли оксиген ва перикиси гидрогени номбаркардашуда оксидкунандаҳои биологии фаъолияти баланди зиддӣ хӯҷайравӣ доранд, ки дар зиннаи интиҳои фагоситоз ба мурдани бактерияҳо мерасонад [6]. Ҳамин тариқ, куштани организмҳои фурӯбурдашуда аз ҳисоби гидролиз, ки дар ин раванд таҷзияи беоксигени глюкоза (гликодиз) ба амал омада, дар натиҷаи он кислотаи ширӣ ҳосил мегардад. Рн дар фаголизосома аз 5,5 то 3,0 тағиیر мебад, ки ин ҳам таъсири зидди бактериявӣ дорад. Яке аз тағииротҳои аввалин дар ҳӯҷайраи фагоситозкунанда, ки онро ҳанӯз И.И.Мечников муайян намуда буд асидоз аст, ки ҳангоми фагоситоз ба амал меояд. Тағиирёбии Рн-и фаголизосома баҳоричшавии ферментҳои лизосомавӣ мусоидат мекунад. Ферментҳои лизосомави ба монанди миелоперо-ксидазаҳо, лизосим пардаи ҳӯҷайраи бактерияҳоро ҳал мекунад. Мурдан ва вайроншавии бактерияҳо дар фагоситҳо дар соҳтори доҳили ҷафҳои лизосомави ба амал меояд, ки дар он зиёда аз 80-ферментҳои гидролизкунандаи сафедаҳо, ангиштобҳо, ҷарбҳо ва кислотаҳои нуклеин мавҷуд мебошанд.

Ҳамин тавр, доначаҳои нейтрофилӣ системai пурӯвати зиддӣ бактериявии доҳили ҳӯҷайрагиро таъмин намуда, дар раванди безараар гардидани бактерияҳои бемориангез вирусҳо ва содатаринҳо иштирок мекунад. Қисмати асосии ин система оксидазаҳо-ферментҳое, ки нақши электронҳоро аз НАДФ·Н⁺ ба оксигени молекулавӣ катализ намуда, оксидшавии глюкозаро бо роҳи глюкоза монофосфат ба ангезиш оварда, ба ҳосилшавии маҳсули барзиёди перикиси гидроген ва радикалҳои озоди О⁻, ки таъсири пурӯввати зиддӣ бактериявӣ дорад; ферменти миелопероксидаза, ки дар таркиби системаи аз оксиген вобастаи нейтрофилҳо доҳиласт дар ҳосилшавии оксигени атомӣ иштирок мекунад; Сафедаҳои катионӣ нисбати мембранаи микроорганизмҳо аз рӯйи принципи электростати алоқамандии зич дошта ба девори он таъсири зидди бактериявӣ мебошад. Сафедаҳои катионӣ ҳамхусусияти зидди бактерияви доҳили ҳӯҷайраи ва ҳам берун аз ҳӯҷра доранд: лизосим фаъолнокии баланди ферментативӣ дошта, банди гликозидиро бо В-асетилглюкозамин ва тезоби В-асетилмуренинави, ки воҳиди соҳтори мембранаи бактерия мебошад, қанда мегардад ва таъсири ҳалкунандагии он асосан ба бактерияҳои граммусбӣ мерасад. Лактоферин оҳарро аз бактерия гирифта, ба комплимент алоқабандиро бо С-инвертаза пахш намуда ва ҳолати функционалии нейтрофилҳоро тағиир медиҳад [9].

Дар ҳазми доҳилиҳӯҷайравии микроорганизмҳо инчунин ферментҳои гидролитикӣба монанди фосфатазаи туршва ишқори иштирок мекунад. Механизми таъсири фосфатазаи ишқори ба бактерияҳо ба гидролизи кислотаи нуклеинӣ ва фосфопротеидҳо асос ёфтааст. Эҳтимол аст, ки фосфатазаи ишқори бактерияҳоро барои таъсири сафедаҳои катиони ва дигар маводҳои зидди бактерияви таёр мекунад. Фосфатазаи турш гидролизи кислотагии бактерияҳоро ба амал оварда, таъсири кушандай системаи миелопероксидаза сафедаҳои катиони лизосим ва лактоферинро таъмин мекунад.

Жирасетатэстерараза пентогликогенро вайрон мекунад, ки он яке аз қисматҳои таркибии ҳӯҷайраи бактериявӣ ба ҳисоб меравад. Гликоген ҳӯҷайраро бо энергия таъмин намуда, мухимтарин маводи энергетикӣ ва пластикӣба ҳисоб меравад.Faъолнокии зидди бактериявии нейтрофилҳо, ҷиҳозӣ, ки барвакттар қайд намудем аз ҳисоби доначаҳои доҳилисплазматикӣба амал бароварда мешавад. Таҳқиқотҳои ситохимиавӣ микроскопи электронӣва биохимиавӣ нишон доданд, ки доначаҳои доҳили нейтрофилҳо аз рӯйи вақти ҳосилшавӣ, ҷойи ҳосилшавӣ, андоза ва маҳсули доҳили ҳуд бениҳоят гуногун мебошанд. Доначаҳои А, В, С ва Д-ро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Доначаҳои гурӯҳ А-доначаҳои аввалини азурофили буда, дар қисми тобхӯрда аппарати Голҷӣ дар зиннаи промиелоситии инкишофи нейтрофилҳо ҳосил мегардад. Андозаи доначаҳо 500-600 мкм буда, шакли кура ё лундаро дошта, зичии пурӯват дошта, табиати лизосомавӣ дорад [4]. Натиҷаҳои ситохимиавӣ: онҳо дар таркиби ҳуд пероксидазаи ҳақиқӣ, қисми зиёди миқдори лизосим 53-60% маҳсули доначаҳо ба гидролазаҳои фаъоли турш, фосфатазаҳои турш, арилсулфатаза, В-глюкуронидаза дорад. Доначаҳои В (дуюмин ва маҳсус) дар қисмати дисталии барҷастагии аппарати Голҷӣ дар зиннаи миелоситарӣ инкишофт ҳосил мегарданд. Ин доначаҳо андозаашон 250-400 мкм, зиччиашон пасттар, шакли қундалангро дошта, 90%-и фаъолнокии фосфатазаи ишқории ҳӯҷайра 50%-и лизосим ва лактоферин мавҷуд буда, дар он пероксидаза ва гидролазаҳои лизосомавӣ вучуд надоранд. Доначаҳои С-андозаашон 300 мкм, шаклашон гуногун ва дар доҳили онҳомодаҳои мукондии табиати туршдошта мавҷуд мебошад. Доначаҳои С-ҳиссачаҳои мембронавӣ буда, дар он 10%-и фосфатазаи ишқории фаъол ва фосфатазаи турш мавҷуд мебошад. Дар нейтрофилҳо болиг доначаҳои аввалини азурофили 33%-и ҳамаи доначаҳо ва 67%-и доначаҳои маҳсуси дуюмини -С- ташкил медиҳанд.

Адабиёт:

1. Абдулаев.Н.Ч., Хакбердыев М.М., Фагоцитарная активность нейтрофилов при сенсибилизации и анафилактическом шоке у морских свинок раннего возраста//мет.науч.конф.алерголог Узбекистан. – Ташкент: 1998, - С. 12-13.
2. Авербах М.М. Иммунология и иммунопатология. – М.: Медицина, 1976. – 654 с.
3. Аверкина Р.Ф. Руководство по иммунологии/ под ред. О.Е.Вязова, Ш.К.Ходжаева. – М.: Медицина, 1973. – 376 с.
4. Авцын А.П., Шахломов В.А. Ультраструктурные основы патологии клетки. – М.: Медицина, 1979. – 458 с.
5. Агаджанян Н.А., Выходов Г.Ф., Тидор С.Н. Некоторые физиологические механизмы адаптации к высотной гипоксии и резистентность организма// В: Адаптация и пробл.общ.патол. – Новосибирск, 1974. С. 13-16.
6. Адамбеков Д.А., Литвинов В.И. Иммунологическая неспецифическая реактивность у больных с туберкулёзом пожилого и старческого возраста// Иммунол., 1994. - №2 С.50-51.
7. Адаменко Г.П. Изучения изменения миграции ПМЯл под влиянием нестимулированных моноцитов// Иммунол. 1991, №6. С.25-27.
8. Адамов.А.К., Николаев И.И. Молекулярно-клеточные основы иммунологии. – М.: Медицина, 1966. – 376 с.
9. Адамчук Л.В., Возможная роль апендикса в адаптационных реакциях организма при воздействии высокогорных факторов в эксперименте //Мат.4.й конф.аллерголо.иммунол.Ср.Азии и Казахстана. – Душанбе: 1983. С. 69-70.

Калидвожаҳо: лейкоситҳо, нейтрофилҳои сегментядро, фагоситоз, моноситҳо, ферментҳои доҳили ҳуҷайрави, сафедаҳои катионӣ, бемориҳои сироятӣ, бактериосидӣ, гидроген, нейтрофилҳо.

Аннотация
ФАГОСИТАРНАЯ АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛОВ

Таким образом, фагоцитоз является одним важнейших течений защиты. Он имеет древнюю историю появления, и принадлежит в основном миру животных и человечеству. При инфекционных болезнях выздоровления больных зависит во многом от положительного воздействия фагоцитоза. В течении фагоцитоза основную роль играют сегмент ядро. Противобактериальный механизм нейтрофилов сегмент ядра зависит от ферментов находящихся внутри фагоцитозов.

Ключевые слова: лейкоциты, нейтрофилы, сегмент ядро, фагоцитозы, моноциты, ферменты, белки, инфекционные болезни, бактерии, гидрогены.

Annotation
PHAGOCYTOSIS ACTIVITY OF NEUTROPHIL

Thus, phagocytosis is one of the most important currents of protection. It has ancient history of occurrence, and belongs basically to fauna and mankind. At infectious diseases in many cases the recovery of patients depends on positive influence of phagocytosis. In a current phagocytosis segment kernel plays a dominant role. The antibacterial mechanism neutrophil segment kernels depends on enzymes being inside phagocytosis.

Keywords: leukocytes, neutrophil, segment kernel, phagocytosis, monocytes, enzymes, fibers, infectious diseases, bacteria, hydrogenes.

Маълумот дар бораи муалиф: Ҳусейнова Робиа, магистранти соли дуюми факултети биологии ДДОТ ба номи С.Айнӣ. Суроға: н.Варзоб, д.Чорбог. Тел.: 938693923

Роҳбари илмӣ: Шамсуддинов Шаъбон Наҷмуддиновиҷ

Сведения об авторе: Ҳусейнова Робиа, магистрантка первого курса факультета биологии ТГПУ имени Садриддина Аини. Адрес: р.Вазоб, с.Чорбог Тел.: 938693923

About the author: Huseynova Robya, master student, of the 1st year of the faculty of Biology, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.

СОЦИАЛЬНЫЙ СТРЕСС КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ И СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Актуальность. После распада СССР, почти во всех бывших союзных республиках, произошли социально-экономические преобразования, а в некоторых странах (Грузия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Молдова) после обретения государственной независимости начались межнациональные конфликты и гражданская война, которые расценивают как социальный стресс [3].

При этом классическим примером, социального стресса (англ. stress – напряжение) в Республике Таджикистан являлась гражданская война, разразившаяся в 1992 г., и разделив таджикское общество на два враждующих лагеря по признаку приверженности к одному из двух противоположных взглядов на будущее страны: религиозный экстремизм или светский плюрализм. Народ, который должен был с гордостью и надеждой смотреть в будущее, вместо этого испытал ненависть, страх, смерть и неопределенность в своей дальнейшей судьбе [2].

Гражданская война изменила характер и поведения населения, что нашло отражение в демографии, социальных и политических отношениях, надеждах и чаяниях народа. Ее последствия привели к людским, материальным и социально-политическим потерям, моральному и психологическому ущербу. Десятки тысячи населения остались без крова и средств существования и около миллиона населения стали вынужденными беженцами.

Социальный стресс является одним из ключевых факторов риска развития ряда серьезных заболеваний, в их числе неврологические нарушения, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, пограничные психические расстройства [1]. Кроме того, как доказывают исследования, регулярные стрессы снижают функцию иммунной системы человека, что способствует возникновению ряд соматических и онкологических заболеваний [5]. Объясняется это увеличением выработки кортикостероидов, в результате которого снижается клеточный иммунитет [8].

При этом, высокая информационная нагрузка в результате глобализации, урбанизации, изменение ритма жизни, подвергают современного человека значительным психоэмоциональным нагрузкам, служат факторами развития стрессовых состояний [4], что, в свою очередь, грозит срывом резервных возможностей органов и систем с дальнейшим формированием различных патологий [3].

Влияние социального стресса на здоровье может осуществляться не только напрямую, через систему психосоматических реакций организма [6], но и косвенно, через изменение поведения (агgressивности, жесткости, злоупотребление спиртными напитками, участие в азартных играх, курение и т.д.) индивида [7].

Более того, стресс, испытываемый современным человеком в связи с ответственной работой, умственными и физическими перегрузками, низкими доходами, бедностью, нередко приводит к развитию неврозов, для которых характерно нарушение управления функционированием внутренних органов, прежде всего, гипертонии, инфаркта миокарда, парезы, параличи, а также ряд других заболеваний [2, 9]. Именно поэтому принципиально важным представляется изучение воздействия социального стресса не только на состояние здоровья, развитие заболеваний, но и смертности трудоспособного населения.

Теоретические аспекты исследования. Термин «стресс» в научный обиход был введен американским физиологом, профессором Уолтером Бредфорд Кэнноном (1871-1945 гг.) который понимал под ним ответную реакцию организма на некоторое угрожающее воздействие (стимул).

Основы классической (физиологической) теории стресса заложил канадский патофизиолог и эндокринолог Ганс Гugo Бруно Селье (1907-1982 гг.), в 1936 г. опубликовавший статью в журнале «Nature» посвященную развитию общего адаптационного синдрома в ответ на стрессовое воздействие.

Согласно теории Селье, стресс – это неспецифическая реакция организма в ответ на любое неблагоприятное воздействие. Ученый выделил стратегии реагирования организма на стресс, стадии прохождения адаптационного синдрома (тревога, сопротивление, истощение) [6].

Понятие психологического (или эмоционального) стресса ввел американский психолог Ричард Лазарус. Ученый отделял его от биологического (или физиологического) стресса: если

Мұхаббат

биологический стресс выражается в нарушении гомеостаза, обусловленном непосредственным действием неблагоприятного стимула на организм, то психологический – в реакции человека на особенности взаимодействия между личностью и окружающим миром. При этом решающее значение в стрессовой ситуации в психологическом подходе придавалось возможности индивида управлять, регулировать действие раздражителя [8].

В изменившихся условиях среды обитания для обеспечения жизнедеятельности организма сначала включаются адаптивные процессы (повышение интенсивности окислительного обмена, изменение нейроэндокринной регуляции), которые при длительном воздействии стресса постепенно начинают оказывать дестабилизирующее действие на организм (увеличение образования свободных радикалов, нарушение нейроэндокринной регуляции). Все перечисленное в результате сложного взаимодействия как на уровне отдельно взятого организма, так и на уровне популяции приводит к изменению ряда патофизиологических характеристик систем организма, регулирующих его активность[5].

В частности, изучается воздействие стресса на развитие ишемической болезни сердца, инфаркт миокарда, атеросклероза, сахарного диабета, злокачественных новообразований и психических расстройств [9]. Кроме того, широкое распространение получили социологические исследования стресса в контексте факторов риска здоровья населения [4]. При этом отдельные работы посвященные изучению взаимосвязи стрессовых воздействий на человека с деструктивными практиками образа жизни, в частности с распространением вредных привычек практически не встречаются. Чаще всего эти аспекты рассматриваются как самостоятельные факторы риска здоровья.

Целью исследования явилось изучение влияния стрессовых ситуаций на развития соматических заболеваний и смертности населения.

Методология исследования. Проведено ранжирование и стратификация факторов риска с учетом их веса и значимости для распространенности ряда стресс обусловленных заболеваний.

В данном исследовании стресс не подразделялся на отдельные виды (физический, психический, социальный, профессиональный и прочие), поскольку главной задачей было выявление взаимосвязи частоты проявления стрессовых ситуаций (вне зависимости от их характера) с параметрами самооценки здоровья и образа жизни населения.

Это обусловлено спецификой используемой информационной базы, а именно данных социологического опроса населения: в субъективной интерпретации респондентов стресс, прежде всего, носит негативный характер и воспринимается ими в общем виде (вне зависимости от его природы).

Основные результаты и их обсуждение. Информационной базой послужили данные социологического мониторинга психического и физического здоровья населения некоторых районов Республики Таджикистан, проводимого совместно с работниками ГУ «НИИ профилактической медицины Таджикистана» в 2018 и 2019 гг. Опрос осуществлялся в форме раздаточного анкетирования на территории 8 кишлачных советов (по 150 человек) Файзабадского и Вахдатского районов.

Объем выборки составил 1200 респондентов в возрасте от 18 до 63 лет и старше. Из них 325 (27,0%) человек составили женщины разного возраста. Выборка многоступенчатая, квотная. Ошибка выборки не превышала 3,0%. Анкета содержала 18 вопросов, прежде всего о частоте стрессовых ситуаций, испытанных респондентами в период гражданской войны и за последний годы, а также о предпринимаемых способах их преодоления и т.д. Для оценки влияния стресса на здоровье использовались данные о самооценке респондентами состояния здоровья, в том числе о наличии хронических заболеваний, частоте и тяжести заболеваемости, привычках.

Анализ полученных результатов опроса, показал, что рост депрессивных состояний в первые годы независимости Республики Таджикистан был связан с напряженной обстановкой в обществе (1992-1995 гг.), сопровождавшейся вооруженным конфликтом и отдельными боевыми действиями. Сложившаяся кризисная ситуация в стране, неуверенность в завтрашнем дне способствовали увеличению случаев антисоциальных личностных расстройств и поведения.

При этом возник дефицит позитивных выходов с обязательным известным числом негативных, деструктивных проявлений, к которым относится бегство, опустошающая работа, убийство, самоубийство, поведение жертвы и другие психические отклонения от нормы. Все они возникли на почве стресса вследствие безысходности, неуверенности и социального напряжения.

Чтобы разрядить ситуацию, в Таджикистан были направлены силы по поддержанию мира Содружества Независимых государств (СНГ), состоящие в основном из военнослужащих

Российской Федерации. Правительство Республики Таджикистан и вооруженная оппозиция договорились о прекращении огня, которое неоднократно нарушалось. К 1995 году ситуация в стране зашла в тупик. В конечном итоге это заставило воюющие группировки принять международные мирные инициативы, поддержаные Россией, Ираном, Казахстаном, ООН и другими посредниками, итогом которых стало окончание войны, зафиксированное 27 июня 1997 года мирным соглашением и протоколом взаимопонимания.

В связи с окончанием гражданской войны, установлением мира и национального согласия, а также дальнейшим укреплением конституционного строя, стабилизацией и положительными подвижками в социально-экономической сфере страны психическое состояние населения стало улучшаться.

Следует отметить, что изменение социального строя и переход к рыночной экономике, проведение социально-экономических реформ и другие трансформационные процессы не могли не оказать влияние на состояние здоровья населения Республики Таджикистан, характер и динамику бедности, а также на медико-демографическую ситуацию.

Подверженность населения стрессу и способы его преодоления. Социальный стресс является многокомпонентным понятием, которое подразумевает резкое изменение различных параметров жизни населения: бедности, снижение уровня доходов, изменение характера питания, качества пищевых продуктов, распространение вредных привычек и другие негативные факторы.

Исследованием установлено, что на вопрос о том, насколько часто в течение года они испытывали стрессовые ситуации, в 2018 г. показал, что 30,0% респондентов переживали стресс несколько раз в год, 20,0% - несколько раз в месяц, 16,0% - несколько раз в неделю и лишь 10,0% - ежедневно, тогда как 24,0% не испытывали его вовсе. По сравнению с 2017 г. заметно сократилась доля тех, кто подвергался воздействию стресса несколько раз в год, и вырос удельный вес тех, кто испытывал его лишь однажды или вовсе.

Не испытывали стрессов в течение последнего года преимущественно сельские жители (45,0%), из них мужчины (26,0%) и молодежь (12,4%). Среди респондентов из названных районов (19,0% в Файзабаде, 26,0% в Вахдате), женщин (16,6%) и молодых людей оказалось больше всего тех, кто ежедневно или несколько раз в неделю сталкивался со стрессами.

Влияние стресса на самооценку состояния здоровья. Как показали результаты социологического опроса 2018 г. люди, практически не подвергавшиеся стрессу, чаще дают собственному здоровью положительные оценки (54,0%), тогда как респонденты, часто испытывавшие его, напротив, в большей степени склонны оценивать свое здоровье как плохое (34,0%) и очень плохое (12,0%).

Кроме того, регулярно или периодически подвергавшиеся стрессам респонденты чаще заявляли о наличии у себя хронических заболеваний (34,0%). В то время как среди тех, кто практически не сталкивался со стрессовыми ситуациями, доля таких людей оказалась ниже (26,0%).

Согласно данным опроса, наличие частых стрессов в большей степени по сравнению с их редкой встречаемостью или полным отсутствием способствует развитию таких недугов, как частые головные боли (18,0% против 9,0%), хроническая тревога или депрессия (8,0% против 2,0%).

Влияние стресса на распространение вредных привычек. Анализ влияния частоты стрессовых ситуаций непосредственно на распространенность вредных привычек среди населения региона не выявил статистически значимой взаимосвязи. Данный факт можно объяснить ролью иных детерминант в формировании приверженности пагубным привычкам (психологической привычки, облегчения общения и пр.).

Социальный стресс в нашей стране одновременно сопровождался также широким использованием легкодоступных лекарств, в том числе предназначенных для лечения соматических заболеваний, а также обезболивающих средств и биологически активных добавок неизвестного происхождения, злоупотреблением крепких спиртных напитков, а также использование психоактивных препаратов.

Однако при сопоставлении частоты стрессовых ситуаций с частотой употребления отдельных алкогольных напитков была обнаружена закономерность: среди респондентов, регулярно испытывавших стресс, по сравнению с теми, кто редко его ощущал или вовсе не испытывал, оказалось значительно больше тех, кто ежедневно употребляет пиво (12,0 % против 4,0%) и крепкие спиртные напитки (5,0% против 1,0%), ежедневно или в выходные дни употребляет некрепленые (15% против 6,0%) или крепленые вина (11,0% против 5,0%).

Мұхаббат

В то же время среди людей, лишь периодически подвергавшихся стрессовым ситуациям или вовсе им не подвергавшихся, в большей степени распространен отказ от употребления большинства из вышеперечисленных видов алкогольных напитков, за исключением крепкого спиртного.

Люди, редко ощущавшие стресс или вовсе его не испытывавшие, в качестве причины употребления алкоголя в основном выбирают либо возможность расслабиться (43,0%), либо традицию отмечать праздники со спиртным (38%). Тогда как респонденты, наиболее подверженные стрессовым ситуациям, значительно чаще по сравнению с другими объясняют это причинами, которые косвенно или напрямую связанными с желанием преодолеть стресс, а именно, необходимостью расслабиться (55,0%), отвлечься от проблем (52,0%) и повысить себе настроение (37,0%).

Оценка влияния частоты стресса на то, сколько сигарет в день выкуривает респондент, не выявила подобных закономерностей. Напротив, люди, часто испытывавшие стресс, заметно реже признавались в том, что выкуривают пачку сигарет и больше в день, тогда как среди лиц, практически не подвергавшихся стрессу, оказалось больше тех, кто выкуривает либо пачку сигарет в день, либо больше. Возможно, это объясняется превалированием в курении факторов иной природы, например, выработанной привычки.

Следует отметить, что по данным научной литературы, мужчины снимают психоэмоциональное напряжение, прибегая к курению, употреблению алкоголя. В тоже время, женщины более склонны к депрессии и психическим расстройствам, особенно в условиях Таджикистана, первые два метода снятие напряжения практически не используют.

В настоящий период, начавшийся с 2000 г. Таджикистан находится в стадии относительной устойчивости и экономического подъема, что является важнейшей особенностью современного этапа трансформации общества. В результате проводимых социально-экономических реформ достигнутых результатов во многом изменился жизненный и созидательный настрой населения, уровень и качество жизни населения.

Состояние здоровья нации является самым ценным благом для государства, его экономического и культурного развития. Она влияет на характер всех демографических процессов, таких как уровень смертности, общей продолжительности жизни, рождаемости и инвалидности.

Таким образом, выявлена закономерность между частотой стрессовых ситуаций и самооценкой здоровья: респонденты, редко подвергавшиеся стрессу или вовсе его не испытывавшие, чаще дают собственному здоровью положительные оценки, тогда как среди людей, регулярно испытывавших стрессовые ситуации, напротив, оказалась наибольшей доля негативных оценок здоровья. Кроме того, люди, наиболее подверженные стрессу, по сравнению с теми, кто практически не сталкивался со стрессовыми ситуациями, в течение года чаще болели как легкими недомоганиями, так и тяжелыми недугами. Более того, стресс является значимым фактором риска здоровья населения, оказывая существенное влияние на развитие сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, злокачественных новообразований, психических расстройств.

Выходы.

1. Заслуга Ганса Селье состоит в том, что он подробно изучал и показал важнейшую роль в развитии общего адаптационного синдрома гипофизарно-надпочечниковой системы. Общий адаптационный синдром проходит три стадии (тревоги, резистентности, истощение). Они в целом представляют собой комплекс защитных реакций организма.

2. Влияние социального стресса на здоровье может осуществляться не только напрямую, через систему психосоматических реакций организма, но и косвенно, через изменение поведения (агgressivности, жесткости, злоупотребление спиртными напитками, участие в азартных играх, курение и т.д.) индивида.

3. Социальный стресс является одним из ключевых факторов риска развития ряда серьезных заболеваний, в их числе неврологические нарушения, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, онкологические, пограничные психические расстройства и смертности населения.

4. В новых социально-экономических условиях возрождаются и распространяются прогрессивные традиции, обычаи и обряды, которые определяют психический склад и уровень культуры народа, что, несомненно, окажет влияние на поведение и здоровье населения.

Литература:

1. Бодров В.В. Психологический стресс: развитие и преодоление. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 528 с.
2. Гаивов А.Г., Мухаммадиева С.М. Общественное здоровье и профилактика заболеваний. //К некоторым медико-социальным аспектам психо-социальной сферы взрослого населения Республики Таджикистан. –2006. - № 5. - С. 47-50
3. Гундаров И.А. Пробуждение: пути преодоления демографической катастрофы в России.- М.2001,352 с.
4. Журавлева И.В. Социальные факторы ухудшения здоровья населения // Россия: трансформирующееся общество.- М.: КАНОН-пресс-Ц, 2001. – С. 506 – 519.
5. Короленко А. В. Научно-периодический журнал «Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта». - 2019. - № 1 (12). - С. 3-26
6. Положий Б.С. Стрессы социальных изменений и расстройства психического здоровья. 1996. – №1-2. - С. 136 – 149.
7. Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с.
8. Denaro N. 2014. Cancer and stress: what's matter? from epidemiology: the psychologist and oncologist point of view / N. Denaro, L. Tomasello, El. Grazioso Russi. Journal of Cancer Therapeutics & Research, Vol. 3. URL: <http://www.hoajonline.com/journals/pdf/2049-7962-3-6.pdf> doi: 10.7243/2049-7962-3-6 (дата обращения: 28.11.2018)
9. Stress in cardiovascular diseases. 2002. / T. Esch, G.B. Stefano, G.L. Fricchione, H. Benson. Med Sci Monit, Vol. 8(5), P. 93 – 101.

Ключевые слова: социальный стресс, факторы риска, заболеваемость, вредные привычки, смертность

Аннотация

СТРЕССИ ИЧТИМОЙ ҲАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ БЕМОРИҲО ВА САТҲИ ФАВТИ АҲОЛӢ ДАР ШАРОИТИ ГУЗАРИШ

Қайд карда мешавад, ки стресс яке аз омилҳои асосии ҳаф барои рушди як қатор бемориҳои вазнин, аз чумла бемориҳои вайроншавии кори системаи асад, рагҳои дил, гипертензияи артериалий, бемории сактаи дил, номунгизамии таппиши дил, потологияи узвҳои ҳозима, хунравӣ, вайроншавии равонии сарҳадӣ ва фавт дар синну соли қобилияти меҳнатидошта мебошад. Таҳлил нишон дод, ки посухдиҳандагоне, ки стрессро кам эҳсос мекунанд ва ё тамоман таҷриба накардаанд, аксар вақт ба саломатии худ баҳои мусбат медиҳанд, дар ҳоле ки дар байни одамоне, ки вазъияти стресс доранд, ҳиссаи қалонтарини рейтингҳои манфии саломатӣ муайян карда шудааст. Стрессҳои иҷтимоӣ метавонад яке аз омилҳои ҳаф барои рушди як қатор бемориҳои шадид ва фавт, баҳусус дар байни аҳолии синну соли қобили меҳнат ва инчунин пиронсолон ҳисоб карда шавад.

Калидвожаҳо: стрессҳои иҷтимоӣ, омилҳои ҳаф, бемориshawӣ, одатҳои бад, фавт

Annotation

SOCIAL STRESS - AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF DISEASES AND MORTALITY OF POPULATION IN CONDITIONS OF TRANSITION PERIOD

It is noted that stress is one of the key risk factors for the development of a number of serious diseases, including various neurological disorders, cardiovascular, arterial hypertension, coronary heart disease, various arrhythmias, digestive disorders, bleeding, borderline mental disorders and working-age mortality. The analysis found that respondents who rarely experienced stress or did not experience it at all, often give their own health positive ratings, while among people who regularly experienced stressful situations, the largest share of negative health ratings was found. Social stress can be considered as one of the risk factors for the development of a number of acute diseases and mortality, especially among the population of active working age, as well as the elderly.

Keywords: social stress, risk factors, morbidity, bad habits, mortality.

Маълумот дар бораи муаллиф: Ҳафизов Далер Нуруллоевич, магистранти соли якуми факултети биологиии ДДОТ ба номи С. Айнӣ. Суроға: ноҳияи Файзобод, деҳаи Гултеппа. Тел: 987356369

Роҳбари илмӣ: н.и.б., дотсент Фоиров А.

Сведения об авторе: Ҳафизов Далер Нуруллоевич, магистрант первого курса факультета биологии ТГПУ имени С. Айни.

About the author: Hafizov Daler Nurulloevich, 1st year master student of the faculty of Biology, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.

ТАРКИБИ КИМИЁВИИ САНГХОИ ТАЛХАДОН

Дар замони ҳозира дар аксарияти давлатхой тараққикарда ва рұ ба инкишоф ба ниҳоди бемории санги талхадон бениҳоят зиёд паң гардидааст, имрұз дар чаҳон зиёда аз 1 млн одам гирифтори ин bemори мебошанд, ки 90% онҳо ба воситай ҷарроҳй ин bemориро бартараф менамоянд ва 10%-и боқимонда бошад, таввасути дорухое, ки хосияти ҳал кардан сангро (литолитики) доранд табобат менамоянд. Ҳардуи ин табобат оризаҳои худро доранд, ки инсонро то як давраи муайян азият медиҳад. Сабаби пайдоиши ин bemорй аз истеъмоли нодурусти гизо мебошад, ки аксар вақт боиси пайдоиши сангҳои гуногун дар талхадон ва роҳҳои талхагузар мешавад. Пурхўрӣ ва камҳаракатӣ дар инсон боиси кам ҳосил гардидани кислотаи талха гардида, дар натиҷа пайвастшавии холестерин ва рангдиҳандай он билирубин ҳосилшавии сангҳо мушоҳида мешавад [1, 23].

Аз рӯи пайдоиши худ bemори санги талхадон табиати гуногун дорад. Сабаби асоси санги талхадон аз як тараф вайроншавии мубодилаи моддаҳо бошад, аз дигар тараф сироятёбӣ, заҳролудшавӣ ё ин ки осеби чигар ба ҳисоб меравад [5, 78].

Ҳангоми вайрон шудани мубодилаи моддаҳо илтиҳоби ғайри вирусӣ ба амал омада сабаби норасоии фаъолияти чигар ва бо микдори миёна кам гардидани маводҳои таркиби кимиёвии талха ба амал меояд [3, 55].

Сангҳои холестеринии омехта одатан дар дохили талхадон вомехӯранд, яке аз сабабҳои ҳолестаз баҳисоб меравад. Бемории санги талхадон ҳангоми сирояти вируси гепатити (В) ки чигарро фаро гирифта аст дар бисёр ҳолатҳо бо норасоии фаъолияти чигар ва тағириоти зиёди таркиби кимиёвии талха ба амал меояд. Тағириоти морфологӣ ба аломати клиникии гепатити фаъол мувофиқа мешавад, дар девори талхадон ва талхароҳа риштаҳои гуногуни фибрин мушоҳида гардида, тангшавии паёзаки фатеровӣ ба амал меояд. Мушоҳидаҳо нишон доданд, ки қисми зиёди сангҳо табиати пигменти доранд ва ин сангҳо дар талхадон ва талхароҳаи чигар ҷойгир мебошад [2, 78].

Дар баъзе ҳолатҳои алоҳида дар дохили чигар низ сангҳо вомехӯранд. Дар bemорони дучори гепатити музмин ва дар талхадон талхароҳояшон пайдо шудани санг сабаби аломатҳои ҳалестаз гардида, ба норасои вазнини чигар оварда мерасонад. Чи хеле ки аз натиҷаи таҳқиқоти гузаронидай мо бармеояд маҳкамшавии пураи талхароҳаро дар 17,9%-и bemорон мушоҳида намудем. Дар bemорони боқимонада новобаста аз мавҷудияти сангҳои талхадон роҳҳои он күшода буд дар 25%-и bemороне, ки дар талхадонашон санг мавҷуд буд зардшавии аз ҳисоби ҳалестаз найчай дохили чигар ба амал омада буд [4, 33].

Бемории санги талхадон дар он ҳолате вазнин мегузарад, ки оризаи он ба пайдо шудани санг дар талхароҳа ва талха, мегардад ва мо ин равандро дар 30% bemорон мушоҳида намудем. Таҳлилҳои морфологӣ нишон медиҳад, ки ҳалестазаи шадид ва музмини микроапсаҳои хурдро дар чигар тасдиқ менамояд. Таркиби кимиёвии сангҳои талхадон, ки ҳангоми ҷарроҳӣ аз 16 bemор гирифта будем зери омӯзиши худ қарор додаем [7, 94].

Микдори калсий, магний, фосфор, мангтан ва кремний бо усули таҳлили спектралии карбон, гидроген сұхтани намуна дар зери таъсири оксиген ва фурубари онро тавассути абсорбенти мувофиқ муайян намудем. Микдори нитрогенро бо усули дуюми сулфурро бо усули сұхтани намуда ва баъдан бо маҳсули сұзыш илова намудани перикси гидроген ва баъдан бо усули титронидани муайян намудем [8, 48].

Чи хеле, ки аз натиҷаи ба даст омада бармеояд, дар таркиби сангҳо микдори калсий 10%, магни 0,01%, кремний 0,01, фосфор 0,1%, мангтан 0,1-1%-ро ташкил намуд. Аз натиҷаи тадқиқоти маълум гардид, ки дар таркиби сангҳои талхадон аз моддаҳои гайриорганикӣ калсий вомехӯранд, нисбати дигар моддаҳо даҳҳо маротиба зиёдтар мебошад. Дар ҷои дуюм бошад, мангтанро мушоҳида намудем, ки то як фоизро ташкил медиҳад. Ҳангоми гузаронидани таҳқиқот маълум гардид, ки микдори карбонҳо аз 60 то 87%-ро ташкил намуд, микдори гидроген бошад аз 6,7 то 13%-ро дар бар мегирад. Микдори нитроген, ки дар таркиби сангҳои дохили талхадон муайянгардида аз 8 то 10%-ро ташкил медиҳад. Сангҳои аввалияе, ки дар талхадон ҷойгир буданд микдори ин модда аз 1% то 8%-ро ташкил намуд. Бояд қайд намуд, ки мавҷудияти сулфур вобастаги консентартсияи ин элементро аз аломатҳои клиникии bemорӣ ва ғайр тағириоти морфологӣ дар талхадон ва чигар вобастагӣ мо мушоҳида намудем [9, 10].

Нобаробар чойгир будани пайвастагиҳои нитрогенӣ дар таркиби сангҳои талхадон гуногун чойгир буда ба миқдори дақиқ аён аст. Яъне миқдори нитроген ва пайвастагиҳои он дар дохири сангҳои талхадон чойгир буда дар роҳҳои талхагузар камтар мебошад.

Ҳамин тариқ натиҷаи таҳқиқотҳо нишон дод, ки бемории санги талхадон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон васеъ паҳн гардидааст. Ҳангоми дар ҷигар мавҷуд будани гепатити шадиди (В-С) зиёд гардида сабаби норасои кори ҷигар мебошад. Аз таҳқиқотҳо маълум гардид, ки дар таркиби сангҳои талхадон аз микроэлементҳо аз ҳама зиёдтар қалсий дар ҷои 2-юм бошад манган чойгир мебошад. Аз пайвастагиҳои органикӣ бошад дар ҷои аввал миқдори зиёди карбонатҳо дар ҷои 2-юм бошад пайвастагиҳои нитрогени мебошад. Солҳои охир аҳамияти қалон оиди пайдоиши бемории санги талха бо ҳар гуна вайроншавии таркиби кимиёвии талхадон аз он ҷумла нақши тағйироти устуворӣ дар давраи вайроншави ҳаластелити қалкулози сард задан дар навбати худ аз сабаби вайроншавӣ аз ҳамдигар вобастагӣ як қатор компонентҳои (липидни комплекс, липидҳо, ҳолливӣ кистотик, ҳолестерин ва гайраҳо) мебошад [10, 68].

Адабиёт:

1. Василев Р.Х. Бескровные методы удаления желчных камней. Р.Х. Василев Изд. «Высшая школа». – Москва: 1989. с. 228-229.
2. Гребнев, А.Л Отделенные результаты холелитической терапии у больных желчнокаменной болезнью препаратаами хено и урсодезоксихолевой кислот. А.Л Гребнев, Л.П. Геня В журнале клиническая медицина, 1991, №6. 63-66 с.
3. Геня Л.П. Новые возможности в лечении желчнокаменной болезни. Л.П.Геня, А.Л. Гребнев В жур. Клиническая медицина, 1988, №5. 30-37с.
4. Мансуров Х.Х. О сдвигах в метаболизме желчных кислот в процессе хеноурсо-терапии. В кн Новые в диагностике и лечении болезней органов пищеварения Диетотерапия в гастроэнтерологии. Х.Х. Мансуров, Ф.Х. Мансурова, З.Д. Рамазонова Мат. Симпозиума – Душанбе: - 1988, 282-285 с.
5. Kwann, K.H. Dissolution Kinetics of cholesterol in simulated bile. K.H Kwann, W.J Hiquchi, A.F Hofmann Influence of simulated bile composition. Sci-1987 vol. 67, №12. 1711-1714 р.
6. Мансуров Х.Х Метаболический синдром с проявлением желчнокаменной болезни. Х.Х. Мансуров, Г.К. Мироджов, Ф.Х. Мансурова, П.Ф. Мирзоева Изд. “Дониш”, 2007. 144-146 с.
7. Makiio, Растворение холестериновых камней в желчном пузыре на урсодезоксихолевой кислоты. Makiio, U.K. Shinozaki, K. Voshino, C. Hakarava Jpn. J. Gastmentml 1975.72. 690-702 р.
8. Miyazaki, H. Biochem. H. Miyazaki, M. Jshibashi, U. Jnoue, M. Jtoh, T.J. Kubodeza Chem. 1974, V.99, 553 р
9. Ross, F.E. Gas-liquid chromatographic assay of serum bile acids. E.F. Ross, C.R. Pennington, A.D. Boucher J.Analytical biochemistry, 1987, V.80, 458-465 р.
10. Shaw, R. Lipid Res, R. Shaw, W. Eeeiot 1978, V.19 783 р.

Калидвожаҳо: санги талхадон, ҳолестерин, билирубин, ҳолестаз, пигменти ҷигар.

Аннотация

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КАМНЕЙ ПРИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

В результате исследований показано, что бактериальный инсульт был значительно расширен в Республике Таджикистан. В случае острого гепатита «А» существует риск недоедания. Исследования показали, что состав жирных кислот, содержащий следы меры, является наиболее распространенным. Из органических соединений в первую очередь карбонат, во второй, плазме представляет собой комбинацию азота. Недавно учёные выяснили, что в биохимическом соединении возникают мочекаменные заболевания, а постоянные изменения в активности и усталость приводят к потере компонентов.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, билирубин, ҳолестаз, пигмент печени.

Annotation

CHEMICAL COMPOSITION OF STONES IN CHOLELITHIASIS

The result of researches showed that the bacterial stroke was significantly expanded in the Republic of Tajikistan. In case of acute hepatitis A there is a risk of service malnutrition. Researches showed that the composition of the fatty acids contained the trace of mercury are the most common calcium in the second place. From the organic compounds in the first place carbonate in the second place is a combination of nitrogen. Recently of years, scholars have emerged from the occurrence of bitter diseases in the biochemical compound and the constant changes in the fatigue activity result in the loss of components.

Keywords: *bitter stone, beats, bilirubin, it's a cure, pigment liver.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Ҳасанов Гурезбой, магистранти соли якуми факултети биологиии ДДОТ ба номи С. Айнӣ

Роҳбари илмӣ: н.и.б. Шамсиддинов Ш. Н.

Сведения об авторе: Ҳасанов Гурезбой, магистрант первого курса факультета биологии ТГПУ имени С. Аини

About the author: Hasanov Gurezboi, 1st year master student of the faculty of Biology, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini

ХУСУСИЯТҲОИ ФАРМАКОЛОГӢ ВА ИСТИФОДАИ НОКИ ЗАМИНӢ ДАР ТИББИ ХАЛҚӢ ВА МУОСИР

Дар табиат зиёда аз 300 навъи топинамбур вомехӯрад, ки аз он 10-тояшон дар шароити қитъаи Америкаи Шимолӣ месабзанд. Дар баъзе намудхояшон лундаи калон ва сероб аз дигарашон майда, хушк дар сеюмашон қариб, ки лунда дида намешавад. Аз ҳама намудҳои паҳншудаашон топинамбури сафед, топинамбури сурх, топинамбури майкапсикӣ, топинамбури пешпазак ва баъзе навъҳои гибридии топинамбур, ки аз ҷиҳати ҳосилноки нисбати дигар намудҳо бартарӣ дорад. Фарқияти асосии топинамбур нисбати дигар сабзвотҳо дар он аст, ки дар таркиби он 8- аминокислотаи ивазнашаванда ба монанди аргинин, валин, гистидин, изогейсин, лейсин, лизин, метионил, триптофан ва фенилаланин мавҷуд мебошад [1, 47-49].

Ватани аслии топинамбур Амрикои Шимолӣ мебошад, ки то ҳоло ин растаний чӣ дар шакли ҳудрӯй ва чӣ дар шакли қишишуда васеъ паҳн гардидааст. Ҳиндӯҳои маҳалии Америкаи Шимолӣ аз давраҳои қадим ин ҷониб ин растаниро истеъмол менамуданд.

Номи ин гиёҳ ҳам аз номи қабилаи ҳиндӯҳо «топинамба» гирифта шудааст. Аввалин маротиба топинамбур дар аспи 17 ба Европа оварда шудааст. Ноки заминиро авалин маротиба саёҳи франсузи Самюэлю де Шамплену лундаи топинамбууро аз Канада ба Франсия овардааст. Ин сайёҳ ҳангоми ҷашидани таъми лундаи топинамбур онро «артошон» номидааст [1, 47-49].

Зиёда аз 500- сол мешавад, ки гиёҳи топинамбууро дар аксариятҳои давлатҳои Аврупо қишиш мекунанд. Аз ин гиёҳи фруктоза, спирт, ликер, вино ва пиво тайёр мекунанд. Лундаи ноки заминӣ яке аз қисматҳои таркибии ҳӯрокҳои миллии галандиҳо, франсузҳо, олмониҳо, белгиҳо ва англисҳо ба ҳисоб меравад.

Дар тибби ҳалқии Россия топинамбур дар мобайни аспи 17 шӯҳрат пайдо намуд. Сабаби асосии аз байн рафтани қишити ин гиёҳ он мебошад, ки дар муқоиса бо картошка лундаи топинамбууро муддати тӯлонӣ нигоҳ доштан гайриимкон мебошад.

Топинамбур гиёҳи шифобахши пурӯзӣ буда, дар аксарияти давлатҳо онро қишиш намуда, лундаи онро барои тайёр намудани маводҳои доругӣ, баргу пояи онро бошад барои тайёр намудани ҳӯроки чорво истифода мебаранд.

Топинамбууро дар тибби муосир ва ҳалқӣ васеъ истифода мебаранд, ҷонки дар таркиби ҳуд, миқдори зиёди моддаҳои фаъоли биологӣ дорад, ки ба организми одам таъсири шифобахшӣ мерасонанд. Барои табобати бемориҳои гуногун лунда, барг, навда ва гули ин гиёҳи шифобахшро истифода мебаранд. Аз қисмҳои гуногуни ин растаний ҷӯшоба, афшурда, марҳам, сироп, хока, ҷой ва экстракт тайёр менамоянд [2, 47-49].

Саноати фармасевтӣ дар асоси топинамбур чунин маводи доругӣ ба монанди ҷойи мураккаб, клетчатка, хока ва маводи биологии фаъол истеҳсол мекунанд.

Лундаи топинамбур ҳусусияти баланди зидди оксидантӣ дошта, организмро тоза намуда, ба мубодилаи моддаҳои таъсири мусбӣ расонида, моддаҳои зарароварро аз организм берун мекунад. Ҳангоми истифодай лундаи топинамбур радионуклеидҳо, намакҳои металҳои вазнин, холестерин ва заҳрҳоро аз организм ба берун хориҷ мекунанд. Истифодай лундаи топинамбур ба фаъолияти системаи ҳозима таъсири мусбӣ расонида, пересталтикаи рӯдаро беҳтар гардонида микрофлораи рӯдаро барқарор намуда, тобоварии организмро нисбати бактерияҳо ва вирусҳо, узвҳои ҳозимаро нисбати муфтьӯрон пурӯзвват гардонида кислотанокии шираи меъдаро мӯътадил мегардонад. Топинамбур дар мубориза бо дисбактериоз ва зардаҷӯш ёрӣ мерасонад. Табибҳои ҳалқӣ истифодай топинамбууро ҳангоми бемориҳои илтиҳоби ғадуди зери меъда, илтиҳоби меъда, колит, заҳми рӯдай 12-ангушта ва дард дар меъда маслиҳат медиҳанд [4, 122-124].

Ноки заминӣ ҳусусияти баланди талҳаронӣ, пешбронӣ, ҳаракати талҳаро аз талҳадон ва ҷигар беҳтар гардонида ба ҳосилшавии намак ва санг дар гурда монеа шуда, хобравии намакҳоро дар пайвандҳо, санги гурда, систит, падагра, полиартрит, остеохондроз ва гайраро табобат мекунанд. Шарбати тару тозаи лундаи топинамбур ҳангоми дарди сар ва мигрен ёрӣ мерасонад.

Топинамбууро барои пешгири ва табобат барои бемориҳои системаи дил ва рагҳои хунгард истифода мебаранд.

Мұхা঳қық

Топинамбур дил ва рагҳои хунгардро пуркуват намуда, системаи хунгардро аз холестерин тоза намуда, часпакнокий хунро суст намуда, ҳаракати онро беҳтар гардонида, фишори шараёниро паст намуда, ба тромбхосилшавӣ монеа гардида, камхунӣ, инсулт, сактаи дил, фишорбаландии шараёнӣ, тахикардия, бемории ишиимикии дил ва атеросклерозро табобат мекунанд.

Топинамбур ба чигар таъсири мусбӣ расонида, онро аз таъсири заҳрҳо, алкагол муҳофизат намуда, ҳангоми серози чигар ва гепатити вирусӣ табобат мекунанд.

Хусусияти зиддимикробӣ ва зиддиилтиҳобии топинамбур ҳангоми табобати шамолхӯрӣ, бемориҳои сироятии роҳҳои нафас ёрдам мерасонанд. Маводҳои доругӣ аз топинамбурро барои табобати илтиҳоби нойи нафас, зукком, дамкӯтоҳӣ ва сили шуш маслиҳат медиҳанд.

Ноки заминӣ барои мардҳо фоидаовар буда, ба инкишофи аденоамаи гадуди простата монеа мешавад. Истифодаи ноки заминӣ устухон, ноҳун ва мӯйро пуркуват гардонида, қобилияти регенератсияи пӯстро беҳтар гардонида организмро ҷавон мегардонад. Топинамбур пӯсти рӯйро аз доначаҳои гармигии себорея, экзема ва сӯзиш озод мекунад. Афшурдаи гули ноки замини озали дастонро гум мекунанд. Дар таркиби лундаи топинамбур миқдори зиёди элементи селен ва кремний дида мешавад.

Ҳамагӣ 50 г. лундаи ноки заминӣ талаботи як шабонарӯзai организми одамро бо кремний таъмин мекунад. Истифодаи давомноки топинамбуро дар ғизо имконият медиҳад, ки одамро аз дарди миён сабук намуда, дар баъзе ҳолатҳо онро пурра гум мекунад. Кремний дар таркиби топинамбур буда, барои сабзиши мӯътадил бофтаи устухонӣ ва дандонҳо фоидаовар мебошад [3, 156-158].

Хусусиятҳои шифои топинамбур дар таркиби худ доштани гомологи полимерии фруктоза- инсулин вобаста мебошад. Инсулин ҳамчун ферменти фаъол бо миқдори зиёд қобилияти пайваст кардани моддаҳои заҳрнок ва бластиро, ки дар таркиби ғизо мавҷудан ва бо он ба организм дохил мешаванд, ё ин ки дар ҷараёни ҳазми ҳӯрок дар канали ҳозима ҳосил мешаванд, ҳусусан ҳангоми гепатити шадид ва гепатозҳо ба берун бароварда мешаванд.

Инсулин фаъолияти ҳаракатии канали ҳозимаро пурзӯр намуда, ҳангоми гипокинезияи роҳҳои талҳагузар аҳамияти қалон дорад. Инсулин ва маҳсулти таҷзияи он хусусияти баланди талҳаронӣ дошта, ҳаракати ин моеъро аз чигар ва талҳадон осон гардонида, холишавии рӯдаҳоро осон мегардонад.

Топинамбур қобилияти тобоварии узвҳои ҳозимаро нисбати бактерияҳо, вирусҳо пурзӯр намуда, инчунин ба дохилшавии муфтҳӯрон ба монанди лямблия ва кирми чигармак монеа мешавад. Хусусияти таъсири дигари ин растани аз он иборат аст, ки таъсири маводҳои доруғии зидди муфтҳӯрон зиёд намуда баъзан марги зиёди муфтҳӯронро ба табдил маҳсус таълим мекунад (Когнев Н.К, Колничеев М.В, 2002).

Олимон Навруский Ю.К, Зеченков В.Е (2002) апробатсияи клиникии маводи биологии фаъоли иловагӣ аз топинамбур чудо карда шуда «Далголет», ки дар Федератсияи Россияи шаҳри Москва истеҳсол мегардад, барои табобати заҳми рӯдаи 12- ангушта аз санчиш гузарониданд.

Мақсади ин таҳқиқот барқарор намудани танзими фаъолияти нейроҳуморалии сурхӯда, меъда ва рӯдаи 12-ангушта, пурзӯр намудани ҷараёни регенерасияро дар ин узвҳо ва бартараф намудани тағйиротҳои дистрофиро дар пардаҳои ҳамчун маводи иловагӣ ба давраи табобати илова намуданд.

Апробатсияи клинико дар 2- гурӯҳи беморон, ки 20 нафар дараҷаи миёна ва 10- нафар дараҷаи вазнин гузаронида шуд. Синнусолӣ беморон (мардҳо ва занҳо) аз 25 то 50- соларо ташкил намуд. Барои муқоиса 2-гурӯҳи намунавиро интиҳоб намуданд, дараҷаи миёна 10-бемор, дараҷаи вазнин 5 нафар. Гурӯҳи беморони намунави табобати стандартии зидди заҳми блокаторҳои H2- ретсепторҳои гистамини, зидди хеликобактерияви, маводҳои репоратори, ки фаъолияти ҳаракати меъда ва рӯдаи 12 ангушта таъсир мерасонанд, ва физиотерапия қабул намудаанд.

Дар гурӯҳи таҷрибавӣ беморон ба ғайр аз табобати стандарти беморон маводи фаъолӣ биологии иловаги аз топинамбур, «Далголет» -ро дар шакли хока ба миқдори 4-5 грамм 1 маротиба пагоҳӣ 30-дақиқа пеш аз ҳӯрок қабул менамуданд. Мӯҳлати қабули ин мавод 20 – рӯзро ташкил намуд.

Ҳангоми ташхиси эндоскопи маълум гардида, ки дар беморони дараҷаи миёна барқароршавии заҳм 6- рӯз барвақттар нисбати гурӯҳи намунавӣ ба амал омад. Дар беморони заҳми меъда ва рӯдаи 12- ангушта дараҷаи вазнин регенерасияи заҳм 3 рӯз барвақтар нисбати гурӯҳи намунави ба амал омад.

Истифодаи лундаи топинамбур имконят дод, ки мӯҳлати табобат дар беморхона дар гурӯҳи дараҷаи миёна аз 20 то 15 рӯз, дар гурӯҳи беморони дараҷаи вазнин аз 33 то 28 рӯз кам карда шуд.

Муалифони ин таҳқиқот ба хулосае омаданд, ки моддаҳои фаъоли биологии таркиби топинамбур ҳангоми табобати заҳми меъда ва рӯдаи 12- ангушта якҷоя ба таъсири табобати пуркувати мусбӣ мерасонад.

Адабиёт:

1. Корсун В.Ф. и др. Лекарственные растения в гастроэнтэрологии. – М.: 2008 – с.47-49. С. 220.
2. Навродский Ю.К. и др. Апробация БАД на основе топинамбура в терапии больных 12-перстном кишке// Практикум по физиотерапии» 2002 -№ 1 с.26-27.С. 186
3. Нуралиев Ю.Н., Волынская Т.Б. Влияние эталона на экскреторную функцию лечение белых крыс // Алкоголь и печень. – Душанбе: Дониш, 1975. – 238 с.
4. Ходжиматов М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана. – Душанбе: Изд. Тадж. сов. Энциклопед, 1989. – 277 с.

Калидвожаҳо: аминокислота, лизин, гиёҳи шифобаҳи, экстракт, холестерин, илтиҳоби меъда, рагҳои хунгард, камхунӣ, инсульт, сактаи дил, эндоскопия.

Аннотация

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ТОПИНАМБУРА В МЕДИЦИНЕ

В этой статье приводится фармакологические свойство растение топинамбура, химический состав клубней и условия выращивания данной культуры в различных регионах.

Также в статье даётся подробная характеристика фармакологических свойств и условия применения топинамбура при различных заболеваниях пищеварительного тракта.

Ключевые слова: аминокислота, лизин, лекарственное растение, экстракт, холестерин, воспаление желудка, кровеносные сосуды, анемия, инсульт, инфаркт миокарда, эндоскопия.

Annotation

PHARMACOLOGICAL PROPERTIES AND THE USE OF TOPIANBURN IN MEDICINE

This article presents the pharmacological property of the Jerusalem artichoke plant, the chemical composition of tubers and the growing conditions of this crop in different regions.

The article also provides a detailed description of the pharmacological properties and conditions for the use of Jerusalem artichoke for various diseases of the digestive tract.

Keywords: amino acid, lysine, medicinal plant, extract, cholesterol, gastric inflammation, blood vessels, anemia, stroke, myocardial infarction, endoscopy.

Маълумот дар бораи муаллиф: Эшмирзоева Шоҳида, магистранти соли дуюми факултети биология,

Роҳбари илмӣ: Ваҳобов А.

Сведения об авторе: Эшмирзоева Шоҳида, магистрантка второго года обучения факультета биологии ТГПУ им. С. Айни.

About the author: Eshmirzoeva Sh., master student of the 2nd year of the faculty of Biology, TSPU,named after S.Aini.

ИҚЛІМ ВА РЕЛЕФ ҲАМЧУН ОМИЛИ ФИЗОГИРИИ ДАРЁХОИ ТОЧИКИСТОН

Ташаккулёбии чараёни дарёгій раванды мұраккаб мебошад, ки маҳсулі омилҳои гуногун аст. Омилҳои асосий ба ин раванд таъсиррасонанда иқлім ва рельеф мебошанд.

Дар шароити Тоҷикистон, дар байни омилҳои иқлімии ташаккулёбии чараёни дарёгій мақоми аввал ба боришот тааллуқ дорад.

Ин омилҳо сарчашмаи асосий гизогирии дарёҳо буда, инчунин дарёҳо аз пиряхҳо ва обҳои зеризаминӣ гизо мегиранд. Омили ҳалқунанда дар тақсимоти намнокӣ дар қаламрави мамлакат баландии мутлақи маҳал мебошад. Дар ин раванд инчунин самту нишебиҳои (экспозитсияи) қаторкӯҳҳо нисбати бодҳои намнок ҳиссагузор аст, ки аз ҷануб ва ҷанубу гарб ба шакли сиклонҳо меоянд. Онҳо аз қисми ҷанубии баҳри Қаспий ҳавои намнокро меоранд. Дар таъминоти намӣ инчунин бодҳои намноки гарбӣ таъсир мерасонанд. То андозае таъсири муссонҳои аз қаламрави Ҳиндустон омада низ барои қаламрави Помири ҷанубу шарқӣ ҳискарда мешавад.

Дар тақсимоти намнокӣ ҷойгиршавии қаторкӯҳҳо нисбати самти ҳаракати бодҳои намнок мақоми пешбаранда доранд. Масалан, водиҳои дарёҳо Зарафшон, Сурхоб, Обихингоб, Ванҷ, Язгулом ва дигарҳо ба самти ҳаракати бодҳои намнок күшода буда дар болои қисми зиёди онҳо бо қаторкӯҳҳо баста шуда дар болооб “халтаҳои синоптиқӣ” пайдо шуда, боришоти зиёд меборад ва дарёҳо дар ин ҷой серобанд.

Бо ин сабаб ва мавҷудияти кӯҳҳои баланд, бодҳои намнок ба Помири шарқӣ нарасида, боришот кам меборад ва дарёҳо камобанд. (ҳавзаи дарёҳои Марқансу, Мӯрғоб, Аличур).

Бо сабаби самти ҷанубу гарб ва гарб доштани бодҳои намнок, ҳангоми ҳаракат аз гарб ба шарқ намнокии онҳо кам шуда меравад ва бо ин самт боришот низ кам мешавад. Масалан, новобаста ба он ки ба ин самт маҳал баланд шуда меравад, дар қисми гарбии водии Раҷт боришот зиёд буда, ҳангоми ҳаракат ба шарқ микдори онҳо кам мешавад.

Масалан, дар шаҳраки Ғарм (баландӣ 1316 м) 837 мм бориш борида, дар қисми шарқии баланд ҷойгиршудаи он (маҳаллаи Домбраҷӣ), ки баландии мутлақаш 1820 метр мебошад, ҳамагӣ 319 мм бориш меборад.

Дар қаторкӯҳҳои бодрасӣ мамлакат ба монанди Ҳисор, Зарафшон, Помири Ғарбӣ зиёда аз 1000-1200 мм дар як сол борон борида, дар баландиҳои 2000-2500 метр аз сатҳи баҳр, нишондиҳандаҳои аз ҳама зиёди боришот мувофиқ меояд.

Таҳлили маводҳои оморӣ - метеорологӣ нишон медиҳад, ки минтақаҳои аз ҳама сербориши дар нишебиҳои ҷанубӣ ва ҷанубу гарбии қаторкӯҳи Ҳисор, дар ҳавзаи дарёи Кофарниҳон ҷойгир шудаанд. Дар ин бора олимӣ намоёни гидрология В.Л.Шултс (1965) низ маълумот дода буд. Ин олим қайд карда буд, ки дар дигар нишебиҳои бодраси қаторкӯҳҳои Зарафшон, Олой, Академияи фанҳо Петри 1, Ҷарвоз боришоти зиёд меборад, ки дар натиҷа дарёҳои Маҷтоҳ, Кофарниҳон, Обихингоб, Сурхоб ва дигарҳо сероб мешаванд.

Масалан, обгузаронии солонаи болооби дарёи Ванҷ, ки аз пиряҳои бузург (Ҷамъияти географии рус, Ҳирсон, Абдуқаҳҳор) сароб мегирад, хело қалон буда модули чараёни солона 55,4 л/сон.км² мебошад, Ҷунин серобӣ вобаста аст ба мавҷудияти пиряҳои бузург, самти бодҳо ва баландии қаторкӯҳҳо (баландии миёна 4370 м аз сатҳи баҳр).

Дар ин мавзее факат пиряхи Ҷамъияти географии рус 206 километри мураббаъ масоҳат дорад. Ҷунин микдори зиёди об шоҳиди он аст, ки дар баландиҳо бояд дар як сол 2191 миллиметр бориш борад. (дар сурати баробар будани коэффициенти чараён ба 0,8). Дар ҳақиқат агар маълумотҳои Челпанова (1963) ба назар гирифта шавад, дар сурати баробар будани градиенти афзоиши боришоти атмосферӣ дар баландиҳои қаторкӯҳи Ҳисор ба 22 мм дар 100 метр, бояд дар баландиҳои бодраси 4500 5500 метраи қаторкӯҳҳои Олой, Академияи фанҳо, Петри якум, Ҷарвоз, яъне дар қисмҳои болооби дарёҳои Маҷтоҳ, Обихингоб, Ванҷ, Сурхоб ва дигар дарёҳои ин минтақа бояд боришоти солона ба 2000-2500 мм баробар бошад. Сабаб дар он аст, ки ин баландиҳои бодрас бодҳои намнокро ба ҳуд қашидат мегиранд ва микдори зиёди боришот ба шакли барф борида дарёҳоро сероб мекунанд. Тадқиқотҳои Бажев А.Б. дар мавзеи ағбаи Кашолаяҳ низ ин ақидаро исбот мекунад. Тадқиқотҳо дар стансияи метеорологии пиряхи Федченко (қаторкӯҳи Академияи фанҳо, баландии 4169 метр аз сатҳи баҳр) нишон доданд, ки дар ин мавзее 2236 миллиметр барф меборад.

Аз минтақаи боришоти максималй ба тарафи шарқ ва ҹанубу шарқ аз қаторкүхҳои Академияи фанҳо, Петри якум ва Дарвозу дигар қаторкүхҳои Помири Шарқи боришоти солона ҳамагй 100 миллиметр ва аз он ҳам камтар мебошад, ки вобаста аст, ба дурй ва баста будани ин мавзехо аз бодҳои намнок. Ҳамзамон, тадқиқотҳо дар минтақаҳои баландкӯҳ аз ҷониби мутахассисони глятсиолог нишон доданд, ки дар ин минтақаҳои қаторкүхҳои Музкӯл, паси Олой, Аличури Шимолӣ ва дигарҳо нишон доданд, ки миқдори боришоти солона дар минтақаҳои пиряҳии ин қаторкүхҳо баъзан аз 1000 миллиметр зиёдтар аст. (Кренке, 1973). Дар шарқи Помири Шарқӣ, дар минтақаи глятсиалий ин нишондиҳанда аз 600 миллиметр камтар нест, ки нисбати маълумотҳои пешниҳодкардаи Р.Д. Забиров (1955) 4 баробар, нисбати маълумотҳои пешниҳодкардаи О.Е. Агаханянс (1965) 2 баробар зиёдтар мебошад.

Дар умум зиёдшавии миқдори боришот ба баландӣ нишон дода шуда, ҳамзамон ин тағииротҳо аз самти гарб ба шарқ назаррас аст.

Новобаста аз баландии зиёд камшавии миқдори боришот дар маҳалҳои Мурғоб, Булунқӯл ва Қарнакӯл вобаста аст ба баста будани онҳо аз бодҳои намноки самти гарб.

Ба гайр аз афзудани миқдори боришот аз баландии маҳал инчунин ба баланди ҳарорати ҳаво паст шуда, ин омил сабаб мешавад, ки миқдори боришот ба шакли барф низ афзояд. Мушоҳидаҳои мутахассисони глятсиолог нишон доданд, ки миқдори барфи боранда то баландиҳои 2000 метр нисфи боришоти атмосфериро ташкил карда дар баландии 3000 метр 70% - и боришот ба шакли барф борида дар баландии 4250 метр 100%- и боришот ба шакли барф меборад. Дар ташкилёбии ҷараёни дарёҳо инчунин тақсимоти солонаи боришоти атмосферӣ ба моҳҳои алоҳида нақш мебозад. Миқдори муайянӣ боришот дар фасли тобистон ба шакли барф борида ё бухор мешавад ё ба қабати ҳок заҳида меравад. Аз ин лиҳоз, нақши онҳо дар ғизогирии дарёҳо ноҳиз аст. Баръакс зимистон, боришот асосан ба шакли барф борида ҳам дар ҷараёни сатҳӣ, ҳам дар ҷараёни зеризамини дарёҳо хиссагузор мебошанд.

Дар қаламрави Точикистон боришоти атмосферӣ асосан дар моҳҳои ноябр ва май меборанд. Фақат дар Помири Шарқӣ боришот асосан дар моҳҳои май то июн меборад. Лекин вобаста ба он ки қаламрави Помири Шарқӣ дар баландиҳои зиёд (зиёда аз 4000 метр) ҷойгир буда, ҳатто водиҳои дарёй дар баландиҳои 3600 4000 метр ҷойгиранд, тобистон низ боришот асосан ба шакли барф меборад. Аз ин лиҳоз коэффициенти обгирии дарёҳо низ аз 0,7 - 0,8 кам нест.

Маълум аст, ки омили баландии мутлаки маҳал нишондиҳандаи равшани тағиирёбии ҳамаи ҳодисаю протсесҳои табиӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ мебошад. Ин омил ба ғизогирии дарёҳо, ташаккули ҷараёни дарёй ва тақсимоти оби дарё дар давоми сол таъсири мерасонад.

Аз чумла, миқдори боришоти атмосферӣ низ ба баландии маҳал вобастагӣ дорад ва одатан миқдори он ба баландӣ зиёд мешавад. Баръакс бухоршавӣ аз сатҳи ҳавзаҳои дарёй ва ҳарорати ҳаво паст мешавад. Аз ин мебарояд, ки сарфи оби дарёҳо ба мисли боришот бояд зиёд шавад. Дар СССР- и собиқ соли 1946 Б.Д. Зайков кӯшиш карда буд, ки ин вобастагиро дар ҳавзаи кӯли Севан ошкор намояд. Дар оянда тадқиқоти ин проблема олимони зиёд машғул шуда буданд, ки дар минтақаҳои гуногуни собиқ мамлакати бузург давом дода буданд. Аз чумла, олимони соҳаи гидрология В.Л. Шултс (1965), О.П. Шеглова (1960) А.О. Кеммерих (1978) ва дигарҳо тадқиқотҳои худро ба ин масъала баҳшида буданд. Ҳангоми тадқиқот тағиирёбии тамоми комплексҳои табиӣ географӣ вобаста ба баландии маҳал ва таъсири он ба ғизогирии дарёҳо мавзӯи омӯзиш қарор дода мешуд.

А.О. Кеммерих бо истифодаи маводҳои оморӣ -гидрологӣ ва назардошти баландии маҳал, баландӣ ва самти нишебиҳои қаторкүхҳо нисбати самти ҳаракати бодҳои намнок, тадқиқоти боришоти атмосферӣ дар водиҳои бодрас ва паноҳ аз бодҳои намнок дар қаламрави Помир ва Помири Олой 18 ноҳияро тақсим кардааст, ки дар ин вақт омили яхбандии ҳавзаҳои дарёи низ ба назар ғирифта шудааст. Дар ҳар ноҳия алоқамандии модули солонаи сарфи оби дарёҳо вобаста ба баландии ҳавзаҳо ошкор карда шудааст.

Ноҳияи панҷум дар водии дарёи Зарафшон ҷойгир буда ҳавзаи шоҳобҳои миёна ва поёни дарёи Зарафшонро дарбар мегирад. Ноҳияи шашум дарёҳои ҳавзаи Фон, ноҳияи 7 шоҳобҳои ҷараёни болоӣ (Мастҷоҳ), ноҳияи 8 ҳавзаи дарёи Мурғоб, шоҳобҳои ҷараёни болоии Вахш, ҷараёни поёни Обиҳингоб, ноҳияи 9 ҳавзаи дарёи Муксу, шоҳобҳои болоии ҳавзаи Обиҳингоб, шоҳобҳои поёни ҳавзаи дарёи Қизилартӣ Олой, ноҳияи 10, 11, 12 дар қаламрави Ӯзбекистон ҷойгир буда, ноҳияи 13 ҳавзаи дарёи Кофарниҳон: ноҳияи 14 ҳавзаи дарёи Панҷ (ҳавзаи дарёи Қизилсӯи ҷанубӣ), ноҳияи 15 ҳавзаи дарёҳои Панҷ, Обивисхарвӣ, Обиҳумбов, Паткинов, шоҳобҳои хурди рости Панҷ аз резишгоҳи Язгулом то Ғунд: ноҳияи 16 ҳавзаи дарёҳои Язгулом, Ҳуфдара ва шоҳобҳои ҷараёни поёни ва миёнаи Бартанг, ноҳияи 17 ҳавзаи шоҳобҳои ҷараёни

Мұхаббат

болои Бартанг (Мургоб), нохияи 18 шохобҳои дарёҳои Фунд ва Шоҳдара мебошанд. Набудани маълумотҳо ба мо имконият надод, ки чунин нохияҳои алоҳидаро дар ҳавзаси кӯлҳои Қарақӯл, Рангқӯл ва Шуркӯл ва дарёи Помир ошкор намоем.

Адабиёт:

1. Атаканянц О.Е. Основные проблемы физической географии Памира. – Душанбе: Типография, 1965. – 365 с.
2. Забиров Р.Д. Олдененые Памира. – Москва: 1955. – 350 с.
3. Зайков Б.Д. Средний сток и его распределение в году на территории Кавказа. “Тр. Научно-исследовательского учрежд. Гидрометеослужба СССР” вып. 46, Москва: 1946, с. 15-27.
4. Кеммерих А.О. Гидрография Памира, и Памиро-Алая. – Москва: Мысл, 1978. – 264 с.
5. Кренке А.Н. Климатические условия существования современного оледенения Средней Азии. Изв АН СССР Серия геогр. 1978, №1, с. 35-43.
6. Челпанова О.М. Средняя Азия. – Л.: 1963. – 340 с.
7. Шульц В.Л. Реки Средней Азии. – Ленинград: 1965. – 450 с.
8. Щеплова О.П. Питание рек Средней Азии. – Самарканд: 1960. – 320 с

Калидвожаҳо: дарё, гизогирии дарё, омилҳои гизогирии дарёҳо, иқлим, баландии мутлақи водиҳо, рельеф, ҷараёни дарёғӣ, гизогирии дарёҳо ва тақсимишавии он дар давоми сол, тиряҳ, гизогирии барғӣ, борон, тиряҳ, зеризамин, ҳалтаҳои синоптикий, бодҳои намоек.

Аннотация

КЛИМАТ И РЕЛЕФ КАК ФАКТОРЫ ПИТАНИЯ РЕК ТАДЖИКИСТАНА

В статье рассматриваются разнообразные климатические условия и рельефа, их влияние на питание рек Таджикистана. Как известно, горный рельеф Таджикистана приводит к тому, что климатические условия страны, да и весь природный комплекс территории очень разнообразны. Эти разнообразия влияют на годовой сток рек Таджикистана. Как известно, для территории Таджикистана характерен западный перенос влаги. Западные влажные ветры принимают основную влагу, благодаря чему на территории горного района выпадают осадки. Вместе с тем, на распределения стока влияют также горные хребты. В результате западные бассейны и верховья их многоводны, чем территория Восточного Памира, где закрыта от влажных западных воздушных масс.

Ключевые слова: реки, речной сток, факторы питания рек, климат, рельеф, абсолютная высота, внутригодовое распределение стока, ледник, снег, дождевое и подземное питание, влажные востры, синоптические мешки.

Annotation

THE CLIMATE AND RELIEF AS FACTORS OF RIVER'S NUTRITION OF TAJIKISTAN RIVERS

In this article the author mentions about the main factors of river's nutrition of Tajikistan. It is famous, that the mountainous relief of Tajikistan carries in order to provide climatic conditions of the country. This change impacts to the yearly float of the rivers of Tajikistan. The author pays special attention to the west transferal humidity. The west humid wind takes main humidity, due to the mountainous territories of the districts falls out drafts. Such kinds of problems are seen in the territory of East Pamir, whissch is closed from the west humid air masses.

Key words: rivers, river's nutrition, the factors of river's nutrition, climate, relief, absolute altitude, yearly distribution of channel, ice, snow, rain and underground nutrition, synoptic sack.

Маълумот доир ба муаллиф: Чарив Азат, магистранти соли дуюми факултети географияи ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ.

Роҳбари илмӣ: Қаландаров А.

Сведение об авторе: Чарив Азат, магистрант второго курса факультета географии ТГПУ имени С. Айни.

About the author: Chariev Azat, the 2nd year master student of the faculty of Geography, TSPU named after Sadreddin Aini, address. Dushanbe city, Bukhoro Street 50/2, flat 26. Tel: (+992) 907066017

ИСТИФОДАИ ТОПИНАМБЎР ДАР ТИББИ ХАЛҚӢ ВА МУОСИР

Дар табиат зиёда аз 300 навъи топинамбўр вомехӯрад, ки аз он 10 тояшон дар шароити қитъаи Америкаи Шимолӣ месабзанд. Дар баъзе намудхояшон лундакалон ва сероб, аз дигаронашон майдон ва хушк дар сеюмашон қариб, ки лӯнда дида намешавад. Аз ҳама намудҳои паҳнишудаашон: топинамбўри сафед, топинамбўри сурх, топинамбўри майкапсики, топинамбўри пешпазак ва баъзе навъҳои гибридии топинамбўр, ки аз ҷиҳати ҳосилнохи нисбати дигарнамудҳо бартарӣ дорад.

Ватани аслии топинамбўр Америкои Шимолӣ мебошад, ки то ҳоло ин растаний чи дар шакли ҳудрӯй ва чи дар шакли қишишуда васеъ паҳн гардидааст.

Ҳиндухои маҳалии Америкаи Шимолӣ аз давраҳои қадими истеъмол менамуданд.

Номи ин гиёҳ номи қабилаи ҳиндихо, «топинамба» гирифта шудааст. Аввалин маротиба дар асри 17 ба Европа оварда шудааст. Ноки заминиро авалин маротиба сайёҳи Франсуэй Самюэлю де Шамплеу лундай топинамбуурро аз Канада ба Франсия овардааст. Ин сайёҳ ҳангоми ҷашидани таъми лундай топинамбуурро «артошон» номидааст. Ҳоло Аврупо баъзеи ин гиёҳро нерусалимиские артишок меноманд.

Зиёда аз 500 сол мешавад, ки гиёҳи топинамбуурро дар аксарияти давлатҳои Аврупо қиши мекунанд. Аз ин гиёҳ фруктоза, спирт, ликер, вино ва пиво таёёр мекунанд. Лундай ҷорӣ мекунанд. Аз қисматҳои таркибии ҳурокҳои мисли Галандихо, Франсуэҳо, Олмонихо, Белгииҳо ва Англичано ба ҳисоб меравад. Дар тибби ҳалқии Россия топинамбўр дар мобайни асри 17 шӯҳрат пайдо намуд. Табибҳои ҳалқи ин давлат топинамбўрро барои табобати бемориҳои дил ва рагҳои ҳунгард истифода мебурданд. Тахминан дар ҳамаи солҳо аз лундай топинамбўр ғизоҳои камчин барои ашрофзодагон таёёр менамуданд. Дар охири асри 18 бошад топинамбуурро яке аз растаниҳои қишишавандай ба ҳамагон маълум ва серҳосил қариб, ки дар аксарияти минтақаҳо қиши мекунанд.

Дуюм маротиба диқати ҷиддири оиди қиши топинамбўр дар заминҳои ҳочагии қишилӯқ давлати Россия мо дар солҳои 1920-и асри XX ҳангоми аз тарафи олимӣ забардасти рус селексионер Н.И.Вавилов барои ҳалли норасоии проблемаи ғизоӣ пешниҳод гардида буд. Аммо дар солҳои 30-уми асри гузашта нақшаҳои бузург оиди ин растани дар тамоми ҳудуди иттиҳоди шӯрави аз байн рафт. Сабаби асосии аз байн рафтани қиши ин гиёҳ он мебошад, ки дар муқоиса бо картошкулундаи топинамбўрро муддати тӯлони нигоҳ доштан ғайриимкон мебошад.

Топинамбўр гиёҳи шифобахши пурқиммат буда, дар аксарияти давлатҳо онро қиши намуда лундай онро барои таёёр намудани маводҳои доругӣ, баргу пояи онро бошад барои тайёർ намудани ҳӯроки чорво камбикорм истифода мебаранд.

Топинамбўрро дар тибби мусир ва ҳалқи васеъ истифода мебаранд, ҷониши дар таркиби ҳуд, миқдори зиёди модаҳои фаъоли биологӣ дорад, ки ба организми одам таъсири шифобахши мерасонанд. Барои табобати бемориҳои гуногун, лӯнда, барг, навда ва гули ин гиёҳи шифобахшро истифода мебаранд. Аз қисмҳои гуногуни ин растани ҷӯшоби настойка, афшурда, марҳам, сироп, хока, чой ва экстракт таёёр менамоянд. (расм).

Саноати фармасевти дар асоси топинамбўр чунин маводи доругӣ ба монанди ҷойҳои мураккаб, клетчатка, хока ва маводи биологӣ фаъол истиҳсол мекунанд.

Лӯндаи топинамбўр ҳусусияти баланди зидди аксиданти дошта, организмро тоза намуда, ба мубодилаи моддаҳо таъсири мусбӣ расонида, модаҳои зарароварро аз организм берун мекунад. Ҳангоми истифодаи лӯндаи топинамбўр радионуклеидҳо, намакҳои металҳои вазнин, холестерин ва заҳрҳоро аз организм ба берун ҳориҷ мекунанд. Истифодаи лӯндаи топинамбўр ба фаъолияти системи ҳозима таъсири мусбӣ расонида, пересталтикаи рӯдоро беҳтар гардонида микрофлораи рӯдоро барқарор намуда, тобоварии организмро нисбати бактерияҳо ва вирусҳо, узвҳои ҳозимаро нисбати муфтхурон пурқувват гардонида кислотанокии шираи меъдаро мӯътадил мегардонад. Топинамбўр дар мубориза бо дисбактериоз зарачӯш ва қобилияти ёрӣ мерасонад. Табибҳои ҳалқӣ истифодаи топинамбўрро ҳангоми бемориҳои илтиҳоби ғадуди зери меъда, илтиҳоби меъда, колит, заҳми рӯдай 12-ангушта ва дар меъда маслиҳат медиҳанд.

Мұхা঳қық

Ноки заминй хусусияти баланди талхаронй, пешбронй, ҳаракати талхаро аз талхадон ва чигар беҳтар гардонида ба ҳосилшавии намак ва санг дар гурда монеңа шуда, хобравии намакхоро дар пайвандхо, санги гурда, систит, падагра, полиартрит, остеохондроз ва гайраро табобат мекунанд.

Шарбати тару тозаи лўндаи топинамбур аз дарди сар ва миён ёрӣ мерасонад.

Топинамбӯро барои профилактика ва табобати бемориҳои системи дил ва рагҳои хунгард, чун, ки он дил ва рагҳои хунгардро пуркүват намуда, системаи хунгардро тоза намуда, часпакнокии хунро суст намуда ҳаракати онро беҳтар гардонида, фишори шараёниро паст намуда, ба тромб ҳосилшавӣ монеңа гардида, камхунӣ, инсулт, сактаи дил, фишорбаландии шараёни, тахикардия, бемории ишимикии дил ва атеросклерозро табобат мекунанд.

Топинамбӯр ба чигар таъсири мусбӣ расонида, онро аз таъсири заҳрҳо, алқагол муҳофизат намуда, ҳангоми серози чигар ва гепатити вирусии табобат мекунанд.

Хусусияти зидди микробӣ ва зидди илтиҳобии топинамбӯр ҳангоми табобати шамолхӯрӣ, бемориҳои сироятии роҳҳои нафас ёрдам мерасонанд. Маводҳои доруги аз топинамбӯро барои табобати илтиҳоби роҳи нафас, гриб, дамқӯтоҳи ва сили шуш маслиҳат медиҳанд.

Ноки заминй барои мардҳо фоидаовар буда, ба инкишофи аденонаи ғадуди простата монеңа мешавад. Истифодаи лўндаи топинамбӯр ҳангоми пиронсолӣ қувваи баҳро нигоҳ медорад.

Истифодаи ноки заминий, устухон, нохун ва мӯйро пуркүват гардонида, қобилияти регенератсияи пӯстро беҳтар гардонида организмро ҷавон мегардонад. Ноки заминиро дар косметология васеъ истифода мебаранд. Ниқоби аз фишурдаи ноки заминий тайёркардашудаи ожангҳои худро бартараф карда, ҳуҷайраҳои хушкшудаи пӯстро ҳезонида илтиҳобро бартараф мекунад: Топинамбӯр пӯсти рӯйро аз доначаҳои гармигӣ себорея, экзема ва сӯзиш озод мекунад. Афшурдаи гули нокизамини озали дастонро гумм мекунанд. Дар таркиби лўндаи топинамбӯр миқдори зиёди элементи селен ва кремний дида мешавад.

Кремний, ки дар таркиби топинамбӯр дида мешавад дар ҷараёни тақсимшавӣ ва сабзиши ҳуҷайраҳои пардаи синавиалий, ки пайвандҳоро аз дарун мепӯшонад иштирок мекунад. Ҳамагӣ 50 г лўнданоки замини талаботи як шабонарӯзai организми одамро бо кремний таъмин мекунад. Истифодаи давомнокӣ топинамбӯро дар ғизо имконияти медиҳад, ки одамро аз дарди миён сабук намуда дар баъзе ҳолатҳо онро пурра гум мекунад. Кремний дар таркиби топинамбӯр буда барои сабзиши мӯътадил бофтаи устухон ва дандонҳо фоидаовар мебошад.

Хусусиятҳои шифои топинамбӯр дар таркиби худдоштани гомологӣ полимерии фруктоза-инулин вобаста мебошад. Инулин ҳамчун сарбенти фаъол бо миқдори зиёд қобилияти пайваст кардани моддаҳои заҳрнок ва биласт, ки дар таркиби ғизо мавҷудан бо он ба организм доҳил мешаванд, ё ин ки дар ҷараёни ҳазми ҳурок дар канали ҳозима ҳосил мешаванд хусусан муҳим аст ҳангоми гепатити шадид ва гепатозҳо ба берун бароварда мешаванд.

Инулин фаъолияти ҳаракати канали ҳозимаро пурзӯр намуда, ҳангоми гипокинезияи роҳҳои талхагузар аҳамияти калон дорад. Инулин ва маҳсули таҷзияи он хусусияти баланди талхарони дошта, ҳаракати ин моеъро аз чигар ва талха роҳро осон гардонида, холишавии рӯдаҳоро осон мегардонад.

Дар таркиби топинамбӯр миқдори зиёди тезобҳои органики мавҷудбуда тавасути онҳо таъсири манфии радикалҳои озод ва маҳсули мобайни мубодилаи моддаҳо, ки пурра оксид намудаанд безарар гардонида мешавад. Ҳангоми ин амал дар қовокии рӯда муҳити физиологӣ ишқорӣ барқарор шуда, барои фаъолияти мӯътадили ферментҳо дар ҷараёни ҳозима шароит муҳайё мегардад.

Топинамбӯр қобилияти тобоварии узвҳои ҳозимаро нисбати бактерияҳо, вирусҳо пурзӯр намуда инчунин ба дохилшавии муфтҳӯрон ба монанди лямблия ва кирми чигармак монеңа мешавад. Хусусияти таъсири дигари ин растани аз он иборат аст, ки таъсири маводҳои доругии зидди муфтҳурон зиёд намуда, баъзан марги зиёди муфтҳуронро ба табдил маҳсус таълим мекунад. (Когнев Н.К, Колничеев М.В., 2002)

Олимон навруский Ю.К, Зеченков В.Е (2002) абрабасияи клиникӣ маводи биологии фаъоли иловагӣ аз топинамбӯр ҷудо карда шуда «Далголет», ки дар Федератсияи Россия шаҳри Москва истехсол мегардад барои табобати заҳми рӯдаи 12-ангушта аз санчиш гузарониданд.

Мақсади ин таҳқиқот барқарор намудани танзими фаъолияти нейрохуморалии, сурхрӯда, мъеда ва рӯдаи 12-ангушта пурзӯр намудани ҷараёни регенерасияро дар ин узвҳо ва бартараф намудани тағиротҳои дистрофиро дар пардаҳои луоби ҳамчун маводи иловагӣ ба курси табобат илова намуданд.

Апрабасияи клинико дар 2- гурӯҳи беморон, ки 20 нафар дараҷаи миёна ва 10 нафар дараҷаи вазнин гузаронида шуд. Синну соли беморон (мардҳо ва занҳо) аз 25 то 50 соларо ташкил намуд. Барои муқоиса 2-гурӯҳи намунавиро интихоб намуданд, дараҷаи миёна 10-бемор, дараҷаи вазнин 5 нафар. Гурӯҳи беморони намунавӣ табобати стандартии зидди заҳми блокаторҳои H2- рецепторҳои гистамини, зидди хеликобактериявӣ, маводҳои репораторӣ, ки фаъолияти ҳаракати меъда ва рӯдаи 12 ангушта таъсир мерасонанд ва физиотерапия қабул намудаанд.

Дар гурӯҳи таҷрибави беморон ба ғайр аз табобати стандарти беморон маводи фаъоли биологии иловагӣ аз топинамбур, «Далголет» -ро дар шакли хока ба микдори 4-5 грамм 1 маротиба пагоҳи 30 дақиқа пеш аз ҳӯрок қабул менамуданд. Мӯҳлати қабули ин мавод 20 – рӯзро ташкил намуд.

Ҳангоми ташхиси эндоскопи маълум гардид, ки дар беморони дараҷаи миёна барқароршавии заҳм б рӯз барвақтар нисбати гурӯҳи намунавӣ ба амал омад. Дар беморони заҳми меъда ва рӯдаи 12 ангушта – дараҷаи вазнин оегенерасияи заҳм 3 рӯз барвақтар нисбати гурӯҳи намунави ба амал омад.

Истифодаи лӯндаи топинамбӯр имконят дод, ки мӯҳлати табобат дар беморхона дар гурӯҳи дараҷаи миёна аз 20 то 15 рӯз, дар гурӯҳи беморони дараҷаи вазнин аз 33 то 28 рӯз кам карда шуд.

Муалифони ин таҳқиқот ба ҳулосае омаданд, ки моддаҳои фаъоли биологии таркиби топинамбӯр ҳангоми табобати заҳми меъда ва рӯдаи 12 ангушта якҷоя ба табобати пурқуввати мусбӣ мерасонад.

Адабиёт:

1. Андреев Ю.М. «Овощеводство» учебник для начального профессионального образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2002. – 256 с.
2. Журнал «Сельский механизатор» №11, 12 статья - топинамбур: выращивание, уборка, получение биоэтанола Э. Рейнгарт, доктор технических наук Н. Кочнев, доктор сельскохозяйственных наук.
3. Климацкая Л.Г., Куркатов С.В. Особенности среды обитания и здоровья населения Красноярского края. – Красноярск.: Издательство Красноярской государственной медицинской академии, 2002. – 91 с.
4. Кахана Б.М., Арасимович В.В. Биохимия топинамбура. – Кишинев, 1974. – 79 с.
5. Тезисы докладов участников третьей Всесоюзной научно-производственной конференции «Топинамбур и топинсолнечник – проблемы возделывания и использования». – Одесса: Маяк, 1991. – 127 с.
6. Шайн С.С. Топинамбур: новый путь к здоровью и красоте./ С.С. Шайн.-М.:ЗАО «Фитон+», 2000. – 128 с.

Калидвожаҳо: системаи физиологӣ, расстанӣ, топинамбӯр, Амрикои Шимолӣ, селексия, Аврупо.

Аннотация**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПИНАМБУР В ТРАДИЦИОННОЙ И СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЕ**

В данной статье рассматриваются развитие и физиологические свойства топинамбура. Это растение произрастает в северных странах, а затем было завезено в Европу. Автор показал в статье плюсы и минусы завода.

Ключевые слова: физиологическая система, растение, топинамбур, Северная Америка, селекция, Европа.

Annotation

THE USE OF TOPINAMBUR IN TRADITIONAL AND MODERN MEDICINE

This article discusses the development and physiological properties of Jerusalem artichoke. This plant grows in northern countries and was then brought to Europe. The author has shown in the article the pros and cons of the plant.

Keywords: *physiological system, plant, Jerusalem artichoke, North America, breeding, Europe.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Чутаков Манучехр, магистранти соли дуюми факултети биологияи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. Телефон: 988-92-17-40. Суроғ: ш.Душанбе, н.И Сомонӣ, к.Фирӯз.

Роҳбари илмӣ: н.и.б., дотсент Амонов Бегичон Пулодович.

Сведения об авторе: Чутаков Манучехр, магистрант второго курса факультет биология Педагогический Университет имени Садриддин Айнӣ. Телефон: 988-92-17-40. Адрес. г.Душанбе, р.И Сомони, ул.Фирӯз.

Научный руководитель: к.б.н., дотсент Амонов Бегиджон Пулодович.

About the author: Chutokov Manuchehr, Master of the first year faculty biologyIn the article are resulted University of Tajikistan to the name Sadriddin Ayni. Tel:988-92-17-40. Address: Dushanbe city.

Scientific director: Amonov Begijon Pulodovich

ИСЛОХОТИ НИЗОМИ ҲИСОБДОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН ВА ШАКЛҲОИ НАВИ ҲИСОБОТ МУВОФИҚИ СБҲМ

Ҳисоботи молиявӣ дар тамоми кишварҳои ҷаҳон аз ҷониби ҳамаи субъектони ҳочагидорӣ таҳия ва пешниҳод мегардад. Сарфи назар аз тағовути мавҷудбуда дар шаклу мазмун, ки вобаста ба шароитҳои иҷтимоӣ – иқтисодӣ ва ҳуқуқии кишварҳои муҳталиф ба миён омадаанд, мақсади ҳисоботи молиявӣ – ин то ҳадди ниҳоӣ қонеъ гардонидани ниёзи иттилоотии доираи васеи истифодабарандагон мебошад.

Қатъи назар аз он, ки дар ҳар кишвар:

- стандартҳои ба ҳуд хоси миллӣ, қоидаҳои таҳия ва пешниҳоди ҳисоботи молиявиро муқаррар намудаанд;

- ҳисбот ба самъи истифодабарандагони мушаххас равона карда мешавад;

- моддаҳои ҳисоботи молиявӣ аз рӯи меъёрҳои гуногун эътироф карда шуда, низоми гуногуни ҷенкунӣ истифода мешаванд;

- шароитҳои ба ҳуд хоси иҷтимоӣ – майшӣ ва ҳуқуқӣ арзи вучуд доранд, аммо дар амал мағҳумҳо ва истилоҳоти объектҳои баҳисобигрии муҳосибии якранг истифода мешаванд. Вобаста аз трансмилликунӣ ва қуллигардонии (ҷаҳонишиавии) равандҳои иқтисодӣ, зарурати ба шакли якҳела даровардан ва ҳамоҳангзории баҳисобигрии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ дар сатҳи байналмимлалӣ ба миён омад.

Ин тавре шарҳ дода мешавад, ки такрибан аксари истифодабарандагон қарорҳои иқтисодии бо сармоягузорӣ, насиядиҳӣ, баҳодиҳии сифатӣ ва тобеияти ҳисбидиҳии идоракунӣ, баҳодиҳии кудрати пардоҳт, бозоргирӣ ва фоидаоварии ширкатҳо вобастабударо қабул мекунанд. Сарфи назар аз он, ки ҳисоботи молиявӣ маълумоти мукаммалро дода наметавонад, он ба воқеаҳои пешин равона гардида, мувофиқи баъзе меъёрҳои арзишӣ то дараҷае нисбӣ аст, таҳияву пешниҳоди он барои истифодабарандагон муҳим мебошад, чунки усули дигари маълумотигӣ ҳоло ихтироъ нагардидааст.

Маҳз тавассути омӯзиш ва таҳлили ҳисоботи молиявӣ, истифодабарандагон оиди вазъи молиявӣ, натиҷаҳои фаъолият, тағйиротҳо дар вазъи молиявии объект маълумот пайдо мекунанд.

Ҳисоботи молиявӣ барои ҳалли масъалаҳои зерин равона карда шудааст:

- пешниҳоди маълумоти возех, муфид, саҳех ва воқеӣ ба истифодабарандагон;

- пешниҳоди маълумоте, ки ба истифодабарандагон барои мулоҳизаронӣ оиди маблаг, фурсат ва ҳавфи вобаста бо даромади интизорӣ ёрӣ мерасонад;

- пешниҳоди маълумот оиди захираҳои иқтисодӣ, ӯҳдадориҳо, таркиби сармоя ва сарчаашмаҳои он.

Дар шароити вусъатёбии муносибатҳои бозаргонӣ зарурати такмили низоми баҳисобигрий ва ҳисботи молиявӣ ба миён меояд. Баҳисобигрии муҳосибии муосир бояд ба доираи васеъи истифодабарандагони иттилоот фаҳмо бошад. Бо ин мақсад баҳисобигрии ватаниро аз рӯи қулли меъёрҳо ба ҷаҳонӣ наздик намудан зарур аст. Бинобар ин мебояд низомнома ва дастуруламалҳоро доир ба ҳисбигрий ва ҳисбот, ки айни замон амал карда истодаанд, ба стандартҳои байналмимлалӣ мутобиқ намуда, ҳамзамон истифодай принсипҳои онҳоро ба таври сартосарӣ бояд таъмин кард.

Стандартҳои байналмимлалии ҳисботи молиявӣ (СБҲМ) дар ҷараёни беҳтаргардонӣ, мутобиқнамоӣ ва минбаъд наздикшавии ҳисботи молиявӣ дар тамоми ҷаҳон, нақши муҳимро бозидаанд. Онҳо:

- ҳамчун асос барои талаботҳои миллӣ нисбати баҳисобигрий ва ҳисбот дар аксарият мамлакатҳо;

- ҳамчун намунаи байналмимлалӣ аз ҷониби мақомоти ҷудогонае, ки бо кор карда баромадани талаботҳои шаҳсии ҳуд машғуланд (аз ҷумла, мамлакатҳои дорои истеҳсолоти мутараққӣ, ҳамчунин афзоиши миқдори бозорҳо ба мисли Хитой ва аксарияти мамлакатҳои Осиё, Аврупои Марказӣ ва собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ);

- аз ҷониби биржаҳои фондӣ (сармоявӣ) ва сохторҳои амдиҳандае, ки ба ширкатҳои хориҷӣ ва ватаний пешниҳоди ҳисботи молиявиро мувофиқи СБҲМ иҷозат медиҳанд, ё ҳуд талаб мекунанд;

Муҳаққиқ

• аз ҷониби соҳторҳои миллӣ, аз ҷумлаи Иттиҳоди Аврупо, ки оиди комилан такъя намудан ба Кумитаи СБҲМ (КСБҲМ) мавриди коркарди меъёрҳои ба эҳтиёҷоти бозори сармоя ҷавбгӯянда эълон намудааст;

• аз ҷониби микдоран афзудаистодаи ширкатҳо, ҳатто дар кишварҳое, ки истифодаи СБҲМ – ро эҳтиёҷ нест, истифода мешаванд.

Пешниҳоди маълумоти сахеҳ доир ба фаболияти молиявӣ - ҳочагӣ масъулияти ниҳоят дақикро талаб мекунад. Аз рӯи сифат ва боъзтимодии ҳисботи молиявии пешниҳодшуда, мутобиқати он ба низомномаҳои амалкунанда доир ба баҳисобигрии муҳосибӣ ва қонунгузории минтақавӣ, ба кордонии менечерони ҳочагидорӣ ва самаранокии усули идоракунӣ баҳо медиҳанд. Аз ин хотир, мақсади таҳияи ҳисботи молиявӣ, усулҳои баҳисобигрии муҳосибӣ, тавсифномаҳо, ки муғид будани иттилооти молиявӣ ва ҷузъиёти он, принсипҳои инъикоси амалиётҳои ҳочагиро дар баҳисобигрий муайян мекунанд, дар консепсияҳои стандартҳои байнамилалии ҳисботи молиявӣ дарҷ гардида, онҳо самтҳои асосии омода намудану пешниҳоди ҳисботи молиявӣ мебошанд.

Адабиёт:

1. Бровка Г.М. Управление образовательными системами. 2004.
2. Берулава М.Н. Менеджмент в образовании. Изд.: Совершенство. – М., 1998.
3. Беляцкий Н. П. Управление персоналом: учебник – 2-е изд. – Минск: Современная школа, 2010. – 448 с.
4. Бозоров Ш.Ш. Менчмент ва маркетинг. – Душанбе:Ирфон, 2017.
5. Бозоров Ш.Ш., Назармонова Д.М., Менчмент. – Душанбе: Ирфон, 2017.
6. Володько В.А. Основы менеджмента. – М., 2007.
7. Пайми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии Ҷумурии Тоҷикистон. – Душанбе: 22 декабря 2018.

Калидвоҷаҳо: *таҳлили вазъи муосир, инфрасоҳтор, тақрор истеҳсоли заҳираҳои меҳнатӣ, сармояи инсонӣ, сармоягузорӣ, ҳолати, иҷтимоӣ-демографӣ, бозор, иқтисод, миллӣ, аҳолии, иқтисодиёт*

Аннотация

РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛЬТЕРСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И НОВЫЕ ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ

Основные направления реформирования бухгалтерской системы нашей республики нацелены на развития сферы социальной инфраструктуры развитию малых и средних форм предпринимательской деятельности в сельской местности, формированию новых форм экономической деятельности, развитию лизинга, использованию принципов государственно-частного партнерства, созданию центров по информационной поддержке субъектов малого предпринимательства.

Ключевые слова: *анализ современного состояния, социальная инфраструктура, воспроизводство трудовых ресурсов, человеческий капитал, инвестиционный климат, социально-демографические слои населения, рынок, экономика*

Annotation

THE REFORMING OF ACCOUNTING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND A NEW TYPES OF REPORTING

In this article, the analysis of the current state of social infrastructure in rural areas of the Republic of Tajikistan is considered. The study shows that completely satisfy the needs of the local economy. The content and content of the business plan as a means of attracting entrepreneurs to investor. This article provides some issues on the development of the business, and the indicator on the production level and the entrepreneurial indicators.

Key words: *analysis of the current state, social infrastructure, reproduction of labor resources, human capital, investment climate, socio-demographic strata of the population, market, national economy*

Маълумот дар бораи муаллиф: Имомов Буҳзод, магистранти соли дуюми факултети иқтисодиёт ва идоракуни маорифи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айни

Роҳбари илмӣ: профессор Рауфӣ А.

Сведения об авторе: Имомов Бехзод, магистрант второго курса факультета технологии и экономики Таджикского государственного педагогического университета им. С.Айни

About the author: Imomov Behzod, the master student of the 2nd year of the faculty of Management and economics of the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini

НАҚШ ВА ХУСУСИЯТХОИ НАРХГУЗОРӢ ДАР БОЗОРИ МАҲСУЛОТИ ХӮРОКВОРӢ

Чараёни имрӯзаи тараққиёти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусиятҳои ба худ хос дошта, ба бунёд ва инкишофи муносабатҳои иқтисоди бозоргонӣ равона шудааст. Вобаста ба зинаи тараққиёт омӯзиши ҷараёни амали нарх дар иқтисодиёт аҳамияти хоса пайдо мекунад. Бо ҳалли масъалаҳои нархгузорӣ мавқеи мутобиқшавии равияни тараққиёт ба иқтисоди бозоргонӣ муайян мегардад. Муносабатҳои бозоргониро ҳамчун амали якҷояи мол, нарх, тичорат, ҳавасмандгардонии истеъмол ва фурӯши маҳсулот ифода карда, бо воситаи он ба мавқеи нарх баҳо додан мумкин аст. Ҳоло нақши нарх дар иқтисодиёти бозоргонии Ҷумҳурии Тоҷикистон пурзӯртар ва ҳалкунанда шуда, тавассути нархи озод стратегияи тараққиёти корхона муайян мегардад ва нарх ба омили асосии мустақилияти иқтисодии корхона табдил ёфтааст.

Иқтисоди бозоргонӣ масъалаҳои зиёди иқтисодии ба ҳам вобастаро дар бар мегирад. Дар доираи он масъалаҳои нархгузории озод мавқеи ҳалкунандаро ишғол карда, ҷараёни ниҳоят мураккаб ва ихтилофонк ба шумор меравад. Нархи озод унсури асосӣ ё ҷавҳари иқтисоди бозоргонӣ мебошад. Зоро ҳочагидории бозаргонӣ бе нархҳои озод ҷой надорад ва амал ҳам карда наметавонад.

Бозор дорои мағҳуми ниҳоят вазеъ буда, дар адабиётҳои иқтисодӣ ва ба масъалаҳои нархгузорӣ баҳшидашуда, ҷанд хел тавсиф ёфтааст. Дар маҳфуми оммавӣ ва сахех бозор ҳамчун маҷмӯи муносабатҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар доираи истеҳсолот, тақсимот, мубодилот ва истеъмолоти маҳсулот фаҳмида мешавад, ки дар муҳити кирояи озоди қувваи кор ва рақобати озод амал мекунад. Дар баязе адабиёт бозор ҳамчун ҷои амалиёти муносабатҳои бозоргонӣ тавсиф ёфтааст. Бо ақидаи дигар гурӯҳи иқтисоддонҳо - бозор таносуби талабу пешниҳодро ифода менамояд. Танҳо нарх таносуби оқилонаи талаботу пешниҳодро муайян карда, баробарвазни бозорро таъмин менамояд, ки аз мақсади асосии нарх бармеояд.

Иқтисоди бозоргонии мамлакат мувофиқи модели муайяни системаи нархи озод, ки дар асоси концепсияи пешравии ҷамъиятӣ ташкил медиҳад, бунёд ва инкишофт ёфта истодааст. Алалхусус, дар натиҷаи таҳлили хусусиятҳои хоси бунёди иқтисоди бозоргонӣ ва ба эътибор гирифтани шароити минтақавии инкишофи он модели системаи нархи озодро такмил додан мумкин аст.

Ба таносуби талабот ва пешниҳод омилҳои зиёд, ба монанди нарх, ҳароҷоти истеҳсолот, ҳолати муомилоти пул, қудрати ҳарид карда тавонистани истеъмолкунанда, ҷой ва вақти фурӯши мол, таъсир мерасонад. Таносуби оқилона дар натиҷаи амали нархҳои мувозинат, ки баробарвазни бозорро муайян менамояд, таъмин мегардад.

Дар бозор нархҳои муҳталифи озод амал мекунад. Нархгузории озод инчунин аз доираи истеҳсолот ибтидо мегирад. Аввал корхона ба маҳсулоти истеҳсолшуда ва ба фурӯш бароварда нарх мегузорад, ки ҳамчун нархи озоди яклухт, шартномавӣ ё истеҳсолкунанда номида мешавад. Ин нарх то истеҳсоли маҳсулот ҳангоми ҳисоби самаранокии иқтисодии мол бояд муайян шавад. Нархи истеҳсолкунанда ба нархӣ бозор баробар ва аз он паству баланд шуда метавонад.

Агар вазъи бозорӣ ҳаматарфа омӯхта ва пешбинӣ карда шуда бошад, нархи истеҳсолкунанда бо нархи бозорӣ баробар шуда метавонад. Истеҳсолкунанда дар ин ҳолат фоидай муқаррарии (дилҳоҳи) пешбинишударо мегирад. Ҳангоми нархи маҳсулоти истеҳсолкунанда аз нархи бозорӣ баланд будан, корхона аз ҳадди мӯътадил фоидай зиёдтар ба даст меорад. Дар мавриди нархи истеҳсолгар аз нархи бозорӣ паст будан корхона фоидай паствар мегирад.

Умуман, нарх маҳфуми асосии иқтисоди бозоргонӣ ба ҳисоб рафта, бо он истеҳсолу фурӯш, тақсимот, мубодилот ва истеъмоли маҳсулот бевосита вобаста аст. Яъне нарх ҳамчун нишондиҳандай баҳодиҳандай ниҳоӣ ё ҷамъbastкунандай маҳсулот истфода бурда шуда, маъноҳои эҳтиёҷ, талабот, дарҳост, мол, мубодилот, ҳаридуфурӯш ва бозорро дар якҷояй фаро мегирад.

Эҳтиёҷи инсон гуногун мешавад, ба монанди эҳтиёҷ ба озукаворӣ, сару либос, пойафзол ва гайра. Талабот ҳамчун шакли маҳсуси эҳтиёҷ аз сатҳи маданиятнокии ҷамъият ва шахсони алоҳида вобаста аст. Талаботе, ки қобилияти пардохтнокии истеъмолкунандаро ифода менамояд, дарҳост номида мешавад.

Муҳаққиқ

Нархгузорӣ дорои маъни хеле васеъ буда, ҷараёнест, ки ташкил, интихоб ва истифодаи роҳи услубҳои асоснок муайян кардан, ҷорӣ намудан, амал, мушоҳида, назорат ва танзими давлатии нарҳро дар доираи такрористехсолот дар бар мегирад. Бо ибораи дигар, нархгузорӣ ҷараёни бунёдшавии нарҳ ва тарифҳои маҳсулотро ифода карда, бо ду роҳ а) бозоргонӣ ва б) танзимшавандай давлатӣ амал менамояд [2, 55].

Ҳар як намуди маҳсулот хосиятҳои муайянни истеъмолӣ дорад. Ба онҳо навъ, сифат, намуд, андоза, дарознокӣ, ранг, сифати масолех, шакл ва таъинот доҳил мешаванд, ки арзиши муайянни истеъмолии маҳсулотро инъикос менамояд. Одатан, мол тибқи хосиятҳои истеъмолии он интихоб мегардад. Бо воситаи ин усулҳо арзиши истеъмолии маҳсулотҳои гуногун бо ҳамдигар муқоиса карда мешавад. Истеъмолкунандагон барои ҳаридани молҳои даркорӣ ҳусусиятҳои истеъмолии онҳоро месанҷанд. Арзиши истеъмолӣ вобаста ба намудҳои гуногуни мол муайян мегардад.

Ҳамин тавр, усулҳои хосиятҳои истеъмолии маҳсулот ба фоиданокӣ, манфиатнокӣ ва самаранокии маҳсулот асос ёфтааст.

Ба ҳайати усулҳои хислатҳои истеъмолии маҳсулотро баэътиборгиранда усулҳои баҳодиҳии баллӣ, нишондиҳандаҳои қиёсӣ, таҳлили регрессионӣ ва омехта доҳил мешавад, ки омӯзиши моҳият, таъинот ва афзалиятҳои онҳо мувофиқи мақсад аст.

Нарҳи маҳсулотҳои муҳталиф бо усули баҳодиҳии баллӣ дар асоси баҳодиҳии мумайизии инфиродӣ ё оммавӣ муайян мегардад. Дар натиҷаи онҳо ба ҳусусиятҳои иқтисодию техниқӣ ва истеъмолии маҳсулот баҳои муқоисавӣ дода мешавад. Истифодабарии ин усул дар ҳангоми муқоисаи баҳои маҳсулотҳои сифати ҳархела дошта, ки асоси онро ҳисоби самаранокии иқтисодии имконпазир ташкил менамояд, ки аз мақсади усулҳои хосиятҳои истеъмолии маҳсулотро баэътиборгиранда бармеояд.

Истифодабарии усули баҳодиҳии баллӣ дар ҷараёни нархгузорӣ иҷроиши шартҳои муайянро талаб менамояд.

Маҳсулотҳое, ки нарҳи онҳо муайян карда мешавад, бояд талаботи якхеларо қонеъ гардонад, онҳо дорои технология ва афзалияти якхелаи конструктивӣ, қобилияти ба ҳамдигар муқоисашавӣ дошта бошанд.

Бо ин усули иқтисодӣ нарҳи маҳсулот дар асоси се амалиёти пайдарпайи ва ба ҳам вобаста муайян мегардад. Аввал, баллҳои ҳар як намуди маҳсулот мувофиқан аз рӯйи сифат ва ҳусусиятҳои фоиданоки он ҳисоб карда мешавад.

Адабиёт:

1. Абдугафаров А., Ахмедова Д.А. Теоретические проблемы формирования модели рыночной экономики Таджикистана. – Ҳуджанд: Рахим Джалил, 2006. – 132 с.
2. Абдураҳмонов М. Абдураҳмонова Ҳ.М. Асосҳои нархгузории иқтисоди бозоргонӣ. – Ҳуҷанд: Омор, 2003. – 163 с.
3. Абдураҳмонов М. Маъни маҳумҳои нархгузорӣ. Даствури методӣ: истилоҳи лугавӣ. – Ҳуҷанд: Ношир, 2008. – 116 с.
4. Абдураҳмонов М., Абдураҳмонова Ҳ.М. Ценообразование. Учебное пособие. Издание 2-ое. – Ҳуджанд: Нури маърифат. 2005. – 76 с.
5. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷlisӣ миллӣ ва Маҷlisӣ намояндагони ҶТ аз 20-январи 2016 с.

Калидвожаҳо: нарҳ, тиҷорат, такрористехсолот, иқтисоди корхона, заҳираҳои молиявӣ, нархгузорӣ, фуруши, ҳарид, воридот, содирот, иқтисоди бозоргонӣ, стратегия, сифат, талабот, тақлифот.

Аннотация

РОЛЬ И ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ

Нынешний процесс социально-экономического развития Республики Таджикистан характеризуется своими особенностями и ориентирован на формирование и развитие рыночных экономических отношений. В зависимости от стадии развития изучение колебаний цен в экономике имеет особое значение. При решении вопроса об оценке позиция адаптации к рынку определяется рынком. Рыночные отношения могут быть выражены в виде комбинации товаров, цен, товаров, стимулирования потребительских товаров и продаж, и могут оцениваться через значение цены. В настоящее время роль цены в рыночной экономике Республики Таджикистан

все более и более децентрализована благодаря свободной ценовой стратегии развития предприятия, и цена стала ключевым фактором экономической независимости предприятия.

Ключевые слова: *цена, торговля, депатриация, экономика предприятия, финансовые ресурсы, ценообразование, продажи, закупки, импорт, экспорт, рыночная экономика, стратегия, качество, спрос, предложение.*

Annotation

THE ROLE AND THE FEATURES OF PRICING IN THE FOOD MARKET

The current process of social and economic development of the Republic of Tajikistan is characterized by its own characteristics and is focused on the formation and development of market economic relations. Depending on the stage of development, the study of price fluctuations in the economy is of particular importance. When deciding on the assessment of the position of adaptation to the market is determined. Market relations can be expressed as a combination of goods, prices, goods, consumer goods incentives and sales, and can be measured in terms of price. Currently, the role of price in the market economy of the Republic of Tajikistan is more and more decentralized due to the free pricing strategy of the enterprise, and the price has become a key factor in the economic independence of the enterprise.

Key words: *price, trade, repatriation, business economics, financial resources, pricing, sales, purchases, imports, exports, market economy, strategy, quality, demand, supply.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Саимов Ҳоджиакбар, магистранти соли дуюми факултети технология ва иқтисодиёти Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айни.

Роҳбари илмӣ: профессор А. Рауфӣ.

Сведения об авторе: Саимов Ҳоджиакбар, магистрант второго курса факультета технологии и экономики Таджикского государственного педагогического университета им. С. Айни.

Научный руководитель: профессор А.Рауфи.

About the author: is a 2nd -year master student of the faculty of Technology and economics of the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini.

СУБЪЕКТҲОИ ҲУҚУҚИИ СОХИБКОРӢ

Ҳуқуқ ба фаъолияти сохибкорӣ яке аз ҳуқуқҳои асосӣ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд мебошад. Конститутсияи ҶТ ба ҳар як кас ҳуқуқи озодона истифода намудани қобилият ва амволи хешро баҳри фаъолияти сохибкорӣ ва фаъолияти дигари бо қонун манънашуда пешниҳод намудааст. Озодона ба амал баровардани фаъолияти сохибкорӣ ҷузъи таркибии принсипи Конститутсионии озодии иқтисодӣ ва сохибкорӣ мебошад.

Ҳуқуқи машғул шудан ба фаъолияти сохибкорӣ якчанд паҳлу дорад, аз ҷумла интиҳоб намудани самти фаъолият, намуд ва шакли фаъолияти сохибкорӣ. Шаҳрванд ҳуқуқ дорад ба ин ё он намуди сохибкорӣ аз қабили фаъолияти бонкӣ, сугуртавӣ, биржавӣ ва ё ба истеҳсоли маҳсулоти алоҳида ва гайра машғул шавад. Шаҳрванд дар баамалбарории фаъолияти сохибкорӣ мустақил буда, метавонад онро дар шакли сохибкории инфиродӣ, яъне бидуни таъсиси шахси ҳуқуқӣ ва ё бо таъсиси шахси ҳуқуқӣ амалӣ гардонад. Ҳангоми таъсис додани шахси ҳуқуқӣ, шаҳрванд ҳуқуқи мустақилона интиҳоб намудани шакли ташкилӣ-ҳуқуқии ташкилоти сохибкории бо қонун мукарраршударо дорад. Дар барорбари шаҳрвандони ватанӣ иҷунин шаҳрвандони ҳориҷӣ низ метавонанд ба фаъолияти сохибкорӣ машғул шаванд. Шартҳои ҳуқуқӣ барои оғоз намудани фаъолияти сохибкорӣ бо қонунгузории ҷорӣ муқарар шудаанд.

Фаъолияти сохибкори бо мақсади ҳимояи соҳти конститутсионӣ, ахлоқ, бехатарӣ, ҳифзи ҳаёт, саломатӣ, ҳуқуқ, манфиат ва озодиҳои дигар шахсон таъмин намудани манфиатҳои мудофиаи кишвар ва бехатарии давлат, ҳифзи мӯҳити зист, арзишҳои маданиӣ, роҳ надодан ба сунностомали ҳолати бартариятнок дар бозор ва рақобати бевичдонона маҳдуд карда мешавад. (қ3 м.14 Конс, қ3 м3КГ ҶТ).

Танҳо шаҳрванде, ки дорои қобилияти пурраи амалкунӣ мебошад ба фаъолияти сохибкорӣ машғул шуда метавонад. Қобилияти ҳуқуқдории ташкилотҳои ҳориҷӣ бошад мутобики қисми 2 м 51 КГ ҶТ аз лаҳзаи қайди давлатӣ ба вучуд меояд.

Дар сурати ба амал баровардани фаъолияти сохибкорӣ бидуни бақайдгирии давлатӣ ё иҷозатномаи маҳсус чунин фаъолит гайриконунӣ маҳсуб шуда барои он ҷавобгарии ҷиноятӣ мукаррар шудааст. Талаботи қайди давлатӣ ҳам ба шаҳрвандон ва ҳам ба шахсони ҳуқуқӣ даҳл дорад (м.24,51 КГ). Ин талабот барои баҳисобигирӣ ва назорати онҳо зарур аст. Дар ҶТ шаҳрвандони ҳориҷӣ ва шахсони бетобеяят низ метавонанд ба фаъолияти сохибкорӣ машғул шаванд ба истиснои шаҳрвандони он давлатҳо, ки нисбати онҳо реторсия татбиқ карда шудааст.

Ҳуччате, ки бақайдгирии давлатиро тасдиқ менамояд, ҳуччати аз ҷониби мақомоти анҷомдихандай бақайдгирии давлатӣ додашуда мебошад. (Шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси ҳуқуқӣ ё шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии шахси воқеӣ ҳамчун сохибкори инфиродӣ ё шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии филиал ва намояндагии шахси ҳуқуқии ҳориҷӣ). Ин далели таъсисёбии шахси ҳуқуқӣ, бақайдгирии давлатии сохибкори инфиродӣ, филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии ҳориҷӣ ва ворид намудани маълумот дар бораи онҳо ба Феҳристи ягонаи давлатӣ шаҳодат медиҳад.

Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва сохибкорони инфиродӣ гуфта маҳзани ягонаи давлатии иттилоотиро дар бораи шахсони ҳуқуқӣ, филиалҳо ва намояндагиҳои онҳо, сохибкорони инфиродӣ, филиалҳо ва намояндагиҳои шахсони ҳуқуқии ҳориҷӣ меноманд.

Дар асоси феҳристи ягонаи давлатӣ мағҳумҳо, алломатҳо ва намудҳои субъектҳои ҳуқуқи сохибкориро дида мебароем.

Ҳуқуқи сохибкори фаъолияти субъектҳои гуногунро ки ба доираи фаъолияти сохибкори ҷалб шудаанд, танзим менамояд. Субъекти фаъолияти сохибкорӣ гуфта, шахсонеро меноманд, ки мақсади фаъолияти онҳо ба даст овардани фоида буда, ҳолати ҳуқуқиашон бо ҳуқуқи сохибкорӣ муаян карда шудааст.

Субъектҳои ҳуқуқи сохибкориро вобаста ба нақши онҳо дар иқтисодиёт ба намудҳои гуногун чудо мекунанд. Маъмултарини онҳо мувофиқи м.7 ба субъектҳои фаъолияти сохибкорӣ дар ҶТ дохил шуда метавонанд:

1. Шахсони воқеӣ, яъне шаҳрвандони Тоҷикистон, ҳориҷӣ ва шахсони бидуни шаҳрвандӣ;

2. Шахси ҳуқуқӣ-ташкилотҳои тичоратӣ ва ғайритичоратӣ, инчунин ташкилотҳои хориҷие, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машгуланд.

Ташкилоти тичоратӣ - шахси ҳуқуқие мебошад, ки ба даст овардани фоидаро мақсади асосии фаъолияти худ қарор додаанд. Ташкилоти тичоратӣ дар шакли: ширкат, ҷамъиятҳои ҳоҷагидорӣ, коперативҳои истеҳсолӣ, корхонаҳои воҳиди давлатӣ ва коммуналӣ таъсис дода шаванд (м.50 КГ).

Ташкилоти ғайритичоратӣ - шахси ҳуқуқие мебошад, ки гирифтани фоидаро мақсади асосии фаъолияти худ қарор надода, фоидаро байнин иштирокчиён тақсим намекунад. Ин ташкилотҳо дар шакли: кооперативҳои матлубот, ташкилотҳои ҷамиятӣ (иттиҳодияҳои динӣ) муасисаҳои аз ҷониби молик маблағгузоришаванда, фондҳои ҳайрия ва ғайра доҳил мешаванд.

Намояндагӣ - воҳиди алоҳидаи шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳали ҷойгиршавии он қарор дошта, манфиати шахси ҳуқуқиро ҳифз ва намояндагӣ мекунад, аз номи он аҳдоҳо ва амали дигари ҳуқуқиро анҷом медиҳад (м56КГ).

Филиал-воҳиди маҳсуси шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки берун аз маҳали ҷойгиршавии он қарор дошта, тамомӣ ё як қисми вазифаҳои он аз чумла вазифаи намояндагиро иҷро мекунад.

Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои соҳибкор

Мутобики моддаи 17 Қонун дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ субъекти фаъолияти соҳибкорӣ ҷунин ҳуқуқ дорад:

- ҳамагуна корхонаю ташкилотеро, ки ҳилоғи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон намебошанд, таъсис дихад;

- пурра ё қисман аз амволи корхонаҳои давлатӣ ва корхонаҳое, ки ба шаклҳои дигари моликият алоқаманданд, тибқи тартиботи муқаррарнамудаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода барад, ё ба он соҳиб шавад;

- бо амволи худ ва амволи бо роҳи қонунӣ ба даст овардааш, дар фаъолияти субъектҳои соҳибкории ҳоҷагидори дигар иштирок намояд;

- дар асоси шартнома аз амволи шахсони ҳуқуқӣ, шаҳрвандон ва шахсони бешаҳрванд истифода барад;

- ҳар миқдор кормандонро дар асоси шартнома киро намояд ва аз кор ҷавоб дихад;

- намудҳо, системаҳо, ҳаҷми музди меҳнат ва дигар намудҳои даромади коргарони кирояро муқаррар намояд;

- барномаи фаъолияти ҳоҷагиро тартиб дихад, таҳвилдиҳандагон ва истеъмолқунандагони маҳсулоти (корҳои, хизматрасониҳои) истеҳсолиро интиҳоб намояд, барои эҳтиёҷи давлат корҳо, хизматрасониҳоро дар асоси шартнома ба анҷом расонад;

- нарҳ, арзиш ва тарифҳои молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) фурӯҳташавандаро, ба истиснои ҳолатҳое, ки дар санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи фаъолияти зиддинҳисорӣ пешбинӣ шудаанд, мустақилона муқаррар намояд;

- ҳисобҳои бонкӣ кушояд, ҳар гуна амалҳои ҳисобу китоб, қарздиҳӣ ва пули нақдиро анҷом дихад;

- фонди (даромад) аз фаъолияти соҳибкориро, ки баъди пардоҳти андозҳо ва пардоҳтҳои дигари ҳатмӣ боқӣ мондааст, озодона ихтиёрдорӣ намояд;

- бо тартиби муқаррарнамудаи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз системаи давлатии таъминоти иҷтимоӣ ва суғуртаи иҷтимоӣ истифода барад;

- ҳар гуна даромади аз рӯи ҳаҷм номаҳдуд гирад;

- бо тартиби муқарраршуда аз болои амал ва ё беамалии мақомоти давлатӣ ва дигар мақомот, инчунин аз шахсони мансабдоре, ки ҳуқуқҳо ва манфиатҳои қонунии онро поймол месозанд, аз чумла оид ба масъалаҳои вобаста ба санчиши фаъолияти онҳошикоят намояд;

- бо тартиби барои шахсони ҳуқуқӣ муқаррарнамудаи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ҳамчун иштирокии робитаҳои берунии иқтисодӣ амалиёти асьориро ба амал барорад;

- ба дигар амалҳои вобаста ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад, ба шарте, ки ин амалиёт ҳилоғи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон набошад.

Нисбати қарори маҳдуд намудани ҳуқуқ ба суд шикоят кардан мумкин аст. Фаъолияти соҳибкории инфиродӣ, ки тибқи тартиби муқарраршуда ба қайд гирифта шудааст, ба собиқаи корӣ ворид карда мешавад. Тартиби баҳисобигрии собиқаи корӣ ва пешбуруди дафтарчай меҳнатии соҳибкорӣ инфиродиро Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мекунад.

Дар баробари ҳуқуқҳои муайян, соҳибкор инчунин дорои ӯҳдадориҳои мушаҳҳас мебошад, ки намудҳои гуногун доранд.

Соҳибкор ӯҳдадор аст, ки:

Мұхা�ққиқ

- мутобиқи қонунгузории меңнат бо шаһрвандоне, ки онхоро ба сифати коргари кироя ба кор мегирад, шартнома (қарордод) ва ҳамчунин бо талаби коллективхой меңнатый шартномай коллективий бандад;
- барои муттахидшавии коргарони кироя ба иттифокҳои касаба ва мақомоти дигари намояндагии онҳо бо мақсади ҳимояи манфиатҳои иҷтимоӣ-иктисодии худ монеъ нашавад;
- ба коргарони кироя на камтар аз андозаи ҳадди ақали муқаррарнамудаи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон маош дихад;
- оид ба таъмини ҳифзи меңнат, бехатарии экологӣ, санитарӣ ва техникаи бехатарӣ, тозагиву беҳдошти истеҳсолот, инчунин болоравии иктиносидӣ дар асоси қоидаву меъёрои ҷорӣ тадбирҳо андешад;
- пардоҳти саривақтии андозҳо ва дигар ўҳдадориҳои молиявии худро дар назди давлат ба иҷро расонад;
- дар бораи муғлишшавии худ ва имконнапазир будани адои ўҳдадориҳо дар назди қарздиҳандагон арз намояд;
- барои фаъолият дар соҳаҳое, ки тибқи санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷозатнома (литсензия) талаб карда мешавад, иҷозатнома (литсензия) гирад;
- талабҳои дигари дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардидаро риоя намояд (м. 18 Қонун).

Бақайдгирии давлатӣ бо тартиби «равзанаи ягона»

Бақайдгирии давлатӣ аз ҷониби мақомоти анҷомдиҳандай бақайдгирии давлатӣ мувофиқи принсипи «равзанаи ягона» бе гузаронидани экспертизаи ҳуқуқии ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида амалӣ гардонида мешавад.

Бақайдгирии давлатӣ мувофиқи принсипи «равзанаи ягона» мазмуни зерин дорад.

1. Барои бақайдгирии давлати аризадиҳанда ҳуҷҷатҳои пешбининамударо танҳо ба мақомоти анҷомдиҳандай бақайдгирии давлатӣ аз рӯи маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ маҳалли зисти соҳибкори инфиродӣ, маҳалли ҷойгиршавии филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии ҳориҷӣ, маҳали зисти роҳбари филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии ҳориҷ пешниҳод менамояд. Барои дурустии ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида ва пурагии маълумоти дар онҳо инъикосёфта аризадиҳанда тибқи қонунгузории ҶТ ҷавобгариро ба зимма дорад.

2. Мақоми анҷомдиҳандай бақайдгирии давлатӣ маълумотро дар бораи шахси ҳуқуқӣ, соҳибкори инфиродӣ, филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии ҳориҷиро ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид намуда ҳуҷҷати тасдиққунандай бақайдгирии давлатиро медиҳад, бақайдгирии давлатӣ дар Феҳристи ягонаи давлатӣ бақайдгирии яқвақтаро дар мақомоти анҷомдиҳандай бақайдгирии давлатӣ, мақомоти давлатии омор ва мақомоти суғуртаи иҷтимоии давлатиро дар назар дорад.

3. Ҳангоми бақайдгирии дар Феҳристи ягонаи давлатӣ ба субъектҳо Рақами ягонаи мушаххас дода мешавад, ки барои ҳар як шахси ҳуқуқи, соҳибкори инфиродӣ, филиал ё намояндагии шахси ҳуқуқии ҳориҷӣ тақрорнашаванда мебошад. Рақами ягонаи мушаххас ҳам барои бақайдгирӣ дар Феҳристи ягонаи давлатӣ, ҳам барои қайди баҳисобгирӣ дар мақомоти давлатии омор ва мақомоти суғуртаи иҷтимоии давлатӣ истифода бурда мешавад.

Мақомоти анҷомдиҳандай бақайдгирандай давлатӣ:

1) Дар муддати 3 рӯз пас аз анҷоми бақайдгирии давлатӣ маълумоти ба Феҳристи ягонаи давлатӣ воридкардашударо ба мақомоти давлатии омор ва мақомоти суғуртаи иҷтимоии давлатӣ дар шакли электронӣ мефиристад.

2) дастрасии гирифтани маълумот аз Феҳристи ягонаи давлатӣ барои мақомоти давлатии омор ва мақомоти суғуртаи иҷтимоии давлатӣ таъмин менамояд.

Адабиёт:

1. И smoилов Ш.М. Правовое регулирование предпринимательской и налоговой деятельности в Республике Таджикистан. – Душанбе: Конуният, 1998. – 187 с.
2. Киреев А.С. Международная экономика. – М., 2005. В 2-х т. Т.1.
3. Комилов С. Д., Забиров Н.Х. Предпринимательство: вопросы развития и государственного регулирования. – Душанбе, 2004. – 192 с.
4. Масленников В.В. Предпринимательские сети в бизнесе. – М., 1998. – 97с.
5. Мирбобоев Р.М. Таможенно - тарифное регулирование внешней торговли Таджикистана: оценка институциональности // внешнеэкономическая деятельность: анализ торговли и инвестиций в Республику Таджикистан / Под общ.ред . Л.Х. Сайдмурадова. – Душанбе: Ирфон, 2006. с. 89-113.
6. Солиев А.А. Открытость экономики – окно для иностранных инвестиций // внешнеэкономическая деятельность: анализ торговли и инвестиций в Республике Таджикистан / Под ред. Л.Х. Сайдмурадова. – Душанбе: Ирфон, 2006. с.130-163.

Калидвожаҳо: ҳуқуқ, фаъолияти соҳибкорӣ, филиалҳо, шахсони ҳуқуқӣ, шаҳрванд, намояндагӣ, бақайдигирӣ, муҳлат, соҳибкорони инфириодӣ

Аннотация

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМ ПРАВЕ

В статье рассмотрена проблемы юридических субъектов предпринимательства. Конституция РТ позволяет каждому гражданину свободно заниматься предпринимательской деятельностью используя свои способности и навыки. Свободно заниматься предпринимательской деятельностью – часть принципа Конституционной экономической свободы и предпринимательства. Правильность подготовки документов в нужные органы, государственная регистрация, длительность операции государственной регистрации показаны в этой статье.

Ключевые слова: право, предпринимательская деятельность, филиалы, юридические лица, гражданин, учет, длительность, индивидуальные предприниматели

Annotation

LEGAL ENTITIES IN BUSINESS LAW

The article considers the problems of legal entities of entrepreneurship. The Constitution of the Republic of Tajikistan allows each citizen to freely engage in entrepreneurial detail using his abilities and skills. Freely engage in entrepreneurial activity - part of the Constitutional Economic Freedom and Enterprise Council. The correctness of the preparation of documents to the necessary authorities, state registration, the duration of the state registration operation is shown in this article.

Key words: law, entrepreneurial activity, branches, legal entities, citizen, accounting, duration, individual entrepreneurs.

Маълумот дар бораи муаллиф: Набиева Суман, донишҷӯи соли панҷуми факултети технология ва иқтисодиёти Дошишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ.

Роҳбари илмӣ: Шукурова М.

Сведения об авторе: Набиева Суман, студентка пятого курса факультета технологии и экономики Таджикского государственного педагогического университета им. С.Аини.

About the author: Nabieva Suman, a fifth-year student of the faculty of Technology and economics of the Tajik State Pedagogical University.named after S. Aini.

ИСТИФОДАИ СТРАТЕГИЯИ ОМҰЗИШИ ЗАБОНИ АНГЛИСІЙ ДАР РАВАНДИ КОРХОИ МУСТАҚИЛОНА

Омұзиши забони хоричй дар Донишгоҳ ва ё мактаби миёна дар худуди Җумхурии Тоҷикистон малакаҳои ташаккулро таҳмин мекунад: мисол, забони англісій, ҳамчун забони муюшрати байни давлатҳо. Раванди омұзиш дар фазои дузабонӣ, ин ва ё он қисми истифодаи забони модарӣ ва забони хоричй мегузараид. Дар вобастагӣ аз салоҳиятнокии забонии донишҷӯён саҳми забони англісій дар воситаи вазифаҳо метавонад асил бошад: дастуралмал барои иҷроиши машқҳо, ба тавсия даровардани супоришҳо, ислоҳ кардани ҳатогиҳои нутқӣ ва грамматикӣ. Аммо истифодаи забони модарӣ баъзан вақт барои кори таъсирбахшии синғӣ шартан зарурӣ ҳисобида мешавад, чунки он, дар қатори вазифаҳои иҷроиши омұзиши забонӣ, василаи ноилшавии пурраи когнитивӣ ва таъсири мутақобилаи муюшрати омӯзгор ва донишҷӯён ба ҳисоб меравад.

Кори мустақилона ба ҳуд якчанд шаклҳоро дорост, ки дар байнашон: иҷроиши кори мустақилонаи донишҷӯён дар зери назорати бевоситай устод дар раванди дарсхои синғӣ; иҷроиши вазифаи хонагӣ аз тарафи донишҷӯён, тайёрӣ ба тестҳои дараҷаи гуногундошта, тарҷумаи матнҳо ва ғайра мебошад. Кори бомуваффақият, дар он фурсате имконпазир мешавад, ки агар омӯзгор дастуралмалҳои методии лозимаро қаблан пешниҳод намуда бошад ва машғулиятҳоро дақиқ ва сахех тавсия намояд.

Ба сифатнокии машқҳои мустақилона иҷроишида, тарҷумаҳо ва нақл, назорат аз тарафи омӯзгор ва инчунин ҳудидоракунӣ мусоидат менамояд. Ба ҳудидоракунӣ чунин муносибат ба фаъолияти мустақилона алоқаманд аст. Вақте ки донишҷӯ зарурияти онро дарк мекунад ва кӯшиши ҳудро дар ҷустуҷӯи стратегия барои бомуваффақият иҷро намудани супоришҳои берун аз синғи равона менамояд. Ин бағоят мухим аст, зеро забоне, ки дар он омұзиш гузаронида мешавад, барои донишҷӯён забони модарӣ нест.

Зарурат барои қайд кардан пеш меояд, ки усули омұзиши забони англісій ҳамчун забони дуввум дар ин чо на ҳамеша таъсирбахш арзёбӣ мешавад. Илова бар ин дар дараҷаи робитаи душвориҳои дарки дар забони тоҷикӣ мухтасар карда шуда, ки мазмуни таълим ҳисобида мешавад. Забони тоҷикӣ дар чунин ҳолат на ҳамеша қобилияти иҷроиши бандаки изофиро доро аст. Дар қолаби "фаҳмиш-калима-тарҷума", донистани ислоҳотҳои грамматикии дар таҷриба санҷидашуда нест ва шарҳу эзоҳи иловагиро талаб мекунад.

Дар робита бо ин ҳолат, ҳам барои муаллим ва ҳам барои донишҷӯ зарурият ба вучуд меояд, ки истифодаи чунин стратегияҳо ва омұзиши таълимиро, ки талаботҳои даркориро барои самарарабахшии кор таъмин менамояд, истифода барад. Сухан дар бораи чунин як ҷараёни банақшагирий, коркард ва баҳодиҳии маводи таълимие меравад, ки натанҳо ба таҷрибаи таълими, балки инчунин ба таҷрибаи иҷтимиоии онҳо таъсир мерасонад. Дар вақти иҷроиши корҳои мустақилона ва таълим дар умум ба комёбиҳои бобарор ноил мегарданд. Инчунин қайд намудан ба маврид аст, ки истифодаи стратегияҳои таълими таъсирбахширо баланд мебардорад,- ин вазифа барои омӯзгор аст, ки донишҷӯйро барои интиҳоби дурустӣ стратегияи омӯзишие, ки ба инкишофи таълимии ўмуносиб аст, равона созад.

Дар пеши омӯзгор вазифаи навбати истодааст, ки роҳу усул ва техникаи таълимиро дар омӯзиши забони англісій пешниҳод намояд, ки барои донишҷӯени хоричй дар чунин маврид воқеияти забони омӯхташавандаро дар аппарати идроки ҳуд ворид соҳтан ёри дихад. Ба донишҷӯён низ зарур аст, ки стратегияи омӯзиши забони англісии ҳудро коркард намоянд, зеро танҳо чунин васила имконияти дуруст ташкил намудани ҷараёни ислоҳотии маълумоти нишондодро дар самаранокии маърифатӣ медиҳад.

Стратегияи таълим дар муносибат бо маънои он, аз рӯи гурӯҳбандӣ метавонад ҳам когнитивӣ ва ҳам метакогнитивӣ бошад. Ба стратегияи когнитивӣ дар раванди таълим инҳо шомиланд: дарки раванди таълим, ба нақшагирии он, иҷроиши мунтазами вазифаҳо, баҳодиҳи ба меҳнати ҳуд. Стратегияи когнитивӣ, баръакс, бевосита ба вазифаҳои конкретӣ алоқаманд аст ва вақте ки коркарди маълумоти нави омӯзиши ба вучуд меояд, истифода карда мешавад [1, 132].

Стратегияҳои минбаъдаи омӯзиши когнитивӣ дар вақти кор бо матн, бениҳоят зарур арзёбӣ мешавад, дар он мавриде, ки забони таълимдиҳанда ба таълимгиранда забони модарӣ набошад. Ин стратегияи тасхехи маълумот ба дониш аст. Вақте ки донишҷӯ бо маводи нав чизҳое, ки алакай худаш медонад мукаммал месозад. Стратегияи мнемоникӣ (усулҳои такмили қувваҳои ҳофиза) имконияти ташаккули ҷараёни азхудкунии лексикаи навро бо истинод ба фахмишҳои маълум ва қалидвожаҳову таҳаввулотҳои алоҳида дар забони модарии худ, медиҳад. Донишҷӯ метавонад, қалима ва ё ибораи навро ба воситаи вожаҳои қалидӣ ва ё бо мағҳуми аз рӯи қиёфаи ба он камтар монанд, ки умумиятии аломатҳо дар ин воҳидҳои забонҳо бударо соҳиб аст аз худ кунад [2, 65-82].

Стратегияи хониши самарабахш, хело муҳим аст. Дар мавриди ҷунин усули корбарӣ бо матн, вақте ки хонанда ба фахмиши мазмуни матн бо роҳи ба ҳамдигар мувофиқат кардани қисмҳои он ва инчунин ба воситаи истифодаи донишҳои алаккай дошта ноил мегардад. Ҷунин шакли таҳвили матни омӯхта шаванда метавонад ё дар шакли забонӣ-лафзӣ(қайдҳо, навиштаҷотҳо, чудо кардани матнҳо) ва ё бо роҳи тасвири (расмҳо, нақшҳо, диаграммаҳо), дар амал татбиқ шавад [3, 87-94].

Боз як стратегияи, ки бомуваффақият дар вақти кор бо матн истифода бурда мешавад, - ин стратегияи кори дастаҷамъона мебошад. Кори ҷуфтии донишҷӯён, ва ё гурӯҳбандиҳои начандон қалон дар вақти омодасози ба машғулиятҳо гузаронида шавад. Дар ҳолати умумият доштани забони модарӣ асосан самарабахш ташкил қардани муҳокими муштарак, таҳлили матн ба забони англисӣ ва инчунин тарҷумаи он буда метавонад. Таҷриба нишон медиҳад, ки натиҷаи кор бо истифодаи ҷунин стратегияи нисбат ба корҳои фардӣ бартари дорад.

Барои донишҷӯён метавонад стратегияҳои зеринро барои омӯзиши забони ҳориҷӣ ҳамчун забони дуввум ва саввум барои фаъолгардонии ин ҷараёни истифода кард. **Стратегияҳои метакогнитивӣ аз усулҳои зерин иборат аст:**

1. Қаблан ошкор соҳтани усулҳои ташкили ҷараёни таълими минбаъда (Advance Organizers).
2. Ҷурсозии муштарак барои иҷроиши вазифаҳо (Directed Attention).
3. Иҷроиши он ҷанбаҳои омӯзиши забони ҳориҷӣ, ки эҳтиёҷ ба дикқати маҳсус доранд (Selective Attention).
4. Талаботи идрок, мусоидаткунандаи машғулиятҳои мустақилона (Self-management).
5. Кор аз болои он қисматҳои забони таълим, ки барои иҷроиши машғулиятҳо, ки аз болои забони англисӣ тадқиқшаванда тақозо мекунад (Advance Preparation).
6. Назорат аз болои нутқи худ, ва ҷузъиётҳои ғрамматикий, фонетикий ва лугавии он. (Self-motivated).
7. Мувофиқати муваффақиятҳои ба он комёбшудаи дар омӯзиши забони англисӣ ҷамъдошт (Self-evaluation).

Стратегияҳои когнитивӣ аз қолабҳои зерин иборат аст:

1. Такрори қолабҳои забонӣ (Répétition).
2. Истифодаи маводҳои таълимӣ аз рӯи забони омӯхташаванда (Resourcing).
3. Мувофиқати донишҳои нав дар соҳаи луғавӣ бо амалҳои ҷисмонӣ (Physical Response).
4. Истифодаи забони модарӣ барои дарки забони омӯхта шаванда. (Translation).
5. Муҳтасаркунонии қоидаҳои дигар ҳӯҷҷатҳои таълимӣ. (Note taking).
6. Мунтазам дар амал истифода бурдани қоидаҳои ғрамматикий. (Deduction).
7. Мувофиқати донишҳои нав бо қиёфаи визуалӣ ба воситаи ҷумлаҳои шинос ҷойдошта.
8. Дар ёд нигоҳдошти қалимаҳои нави забони англисӣ бо воситаи ёфтани таносубҳои овозии ин қалимаҳо дар забони модарӣ. (Key Word).
9. Истифодаи қалимаҳои нав дар робита бо ибораҳо ва ҷумлаҳо (Contextualization).
10. Истифодаи маҳсали забонҳои пештар аз ҳудкардашуда ва донишҳои умумӣ дар омӯзиши забони англисӣ (Transfer).
11. Истифодаи маълумоти табииати умумидошта барои фарзу таҳминҳо дар шиносои бо луғатҳои нав (Inferencing).
12. Истифодаи имкониятҳои соҳибзанон дар нисбатан ба тақрорсозӣ, азnavifodasozии ҷузъиётҳои забонӣ (Question for Clarification)
13. Кори дастаҷамъона, ки мақсади он қабули маълумот ва тарҳсозии фаъолияти забонӣ. (Cooperation)

Муҳакқик

Бо чунин тасвир, тадқиқи стратегияи омӯзиш дар ҷараёни азхудкуни забони англӣ нишон дод, ки мундариҷа он ба алгоритми таълим бо саҳми баланди худидоракунӣ мувофиқат кунад. Истифодаи чунин стратегияҳо метавонад ба таври қатъӣ қобилиятҳои асосӣ ва натанҳо кордонии забони балки инчунин алоқамандиро мустаҳкам намояд.

Муносабати мутааллиқона, ки ба асоси стратегияи когнитивӣ алоқаманд аст, ба боз ҳам самараҳши азхудкуни ҷанбаҳои гуногуни забони ҳориҷӣ ва коркарди усулҳои идрок, масъулият, тайёрии мустақилона ба машғулиятҳоро мусоидат кунад.

Адабиёт:

1. Иванова Л.В. Формирование самостоятельной готовности студентов к педагогическому творчеству как фактор инновационной культуры [Электронный ресурс] / Л.В. Иванова // Вестник ЧГПУ. 2010. №1. URL:
2. Назарова И.В. Организация самостоятельной работы в вузе в целях профессионально-творческого саморазвития студентов [Электронный ресурс] / И.В. Назарова // Вестник ПАГС. 2011. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-samostoyatelnoraboty-v-vuze-v-tselyah-professionalno-tvorcheskogo-samorazvitiya-studentov>
3. Orr, J.K. 1999. Growing Up with English. Washington, DC 20547: Office of English Language Programs, pp.131-141.
4. Levin, J. 1981. The Mnemonic 80s: Keywords in the classroom. Educational Psychologist, 16, 2, pp.65-82.
5. Wittrock, M. 1974. Learning as a generative process. Educational Psychologist, 1, pp. 879
- 4.

Калидвожаҳо: метакогнитивӣ, когнитивӣ, стратегияи омӯзишиӣ, худидоракунӣ дар таълим, ҳуддашаккулдиҳӣ

Аннотация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Статья посвящена использованию стратегии при изучении английского языка в вузе и школе. Автор отмечает, что использование обучающих стратегий повышает эффективность в изучении языка. Особое внимание обращается на метакогнитивные и когнитивные стратегии. Такие стратегии представляют особый интерес в ситуации, когда язык преподавания не является родным для студентов. Подчеркивается значение определенных стратегий изучения в процессе организации ответственной самостоятельной работы.

Ключевые слова: метакогнитивный, когнитивный, стратегия изучения, самоконтроль в изучении, самоорганизация

Annotation

USING LEARNING STRATEGIES IN THE PROCESS OF INDIVIDUAL WORK TO DEVELOP ENGLISH SKILLS

The article is devoted to the use of strategies in studying English. The author notes that the use of learning strategies improves language learning. Particular attention is paid to metacognitive and cognitive strategies. These strategies are particular interest to the second and third language area. The author points out to the importance of self-directed learning strategies that enable students take command over their learning.

Key words: metacognitive, cognitive, learning strategy, self-directed learning, self-management

Маълумот дар бораи муаллиф: Горончиева Парвина, магистранти соли дуюми факултети забони англисии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ.

Роҳбари илмӣ: Авғонов С.

Сведения об авторе: Горончиева Парвина, магистрантка второго курса факультета английского языка ТГПУ имени Садриддина Айни.

About the author: Goronchieva Parvina, second year master student of the English Department of Tajik State Pedagogical University named after S.Aini.

ИСТИФОДАИ КОРҲОИ МУСТАҚИЛОНАИ ДОНИШЧҮЁН ДАР ДАРСҲОИ ЗАБОНИ ОЛМОНӢ

Дарси забони олмонӣ - ин муҳити иҷтимоии муайянест, ки дар он омӯзгор ва хонандагон дар муносибатҳои муайяни иҷтимоӣ баромад мекунанд. Раванди таълим бошад - ин муносибати байниҳамдигарии ҳамаи иштирокчиёни дарс мебошад. Барои ташкили корҳои гурӯҳӣ, аз ҷумла ҷунин усуљҳо самараноканд. Аз ҷумла коркарди мавзӯъҳое, ки шарҳи гуногун талаб мекунанд. Масалан мавзӯъҳое, ки доир ба дарс таалук доранд. Ҷунин мавзӯъҳо бояд дар гурӯҳ муҳокима гардида, аз он ҳулоса ва натиҷаҳои зарурӣ бароварда шавад. Дар корҳои гурӯҳии хонандагон инҷунин вазъиятҳои нутқии ғайри стандартӣ бо мақсади шарҳи онҳо низ баррасӣ карда мешаванд [2, 52].

Ҳадафи омӯзиши забони олмонӣ - ин ташаккул додани қобилияти муоширатии донишчӯён дар дарс, яъне амалан истифода карда тавонистани он мебошад. Барои он ки донишчӯён ҷизеро муайян кунанд, онҳо бояд бо ашё кореро ба анҷом бирасонанд ва ба шароит мутобиқ гардонанд. Новобаста ба пешравиҳо яке аз душвориҳои асосии омӯзиши забонҳои ҳориҷӣ имконияти маҳдуди муошират бо соҳибони забон ва истифодаи нутқи гуфтугӯи ҳамон забон берун аз мактаб мебошад.

Барои бартараф намудани монеъаҳои психологӣ ва фазои низоъангез дар гурӯҳҳо ташкили корҳои гурӯҳии хонандагон аҳамияти маҳсус дорад. Барои ҳалли проблемаҳои мазкур ҷавобҳои тайёр дода нашуда, балки онҳоро шогирдон худашон мустақилона ба даст меоранд. Дар корҳои гурӯҳӣ, ҷунин супоришҳо ба шогирдон пешниҳод шуда метавонад:

1. Супоришҳое, ки душвор будани онҳоро хонандагон эътироф мекунанд ва барои бартараф кардани он душвориҳо дониши нав ва тарзи амалиёти нав ҷустуҷу карда мешавад.
2. Бартараф намудани душворӣ тавассути воситаҳои нави фаъолияти таълимӣ яке аз қисматҳои раванди инкишофи корҳои гурӯҳии хонанда ба ҳисоб меравад.
3. Омодагии аниқ ва шавқи хонанда барои ҷустуҷу ҳалли проблема.
4. Имконияти роҳҳои гуногуни ҳалли масъала, ки ба сamtҳои гуногуни ҷустуҷу вобастагӣ дорад [2, 12].

Тавре ки маълум аст, ҳадафи ниҳоии омӯзиши забони ҳориҷӣ - ин саводнокӣ, забондонӣ ва салоҳиятнокии донишчӯён ва хонандагон мебошад. Корҳои гурӯҳии хонандагон на танҳо дар дохили синф ва ё аудитория, балки дар давоми фаъолияти беруназсинфии хонандагон низ ҳосил гардида метавонад. Ба фаъолияти беруназсинфӣ дохил мешаванд: намоишҳои театрӣ, адабӣ, композитсияҳои мусиқӣ ва ғайраҳо. Зарур шумурдан мумкин аст, ки ташриф ба театр, музей, намоиши кино, ба хотири рушди қобилияти фарҳангӣ- иҷтимоӣ ва рушди муколама хеле мусоидат мекунад.

Мағҳуми таълим, тарбия ва ташаккулдиҳӣ ба таври васеъ истифода бурда мешавад. Таълим бо маънои томаш ба ҷуз андӯхтани маърифат, инҷунин ташаккули сифатҳои шахсият, васеъ намудани ҷаҳонбинӣ ва тарбиявии инсони комилро дар назар дарад [1, с. 132].

Тайёр кардани намоиш аз тарафи омӯзгор нигоҳи эҷодӣ, корҳои зиёди тайёрӣ ва дониши ҳубро талаб мекунад: тайёр кардани слайдҳо, ки ҳар қадоми он бояд мантиқан дар доираи мавзӯи дарс бошад. Тарзи намоиш дарсро рангоранг, дикқатчалбӯнанда мекунад. Тайёр кардани дарс-намоишҳо ин омили эҷодӣ барои муаллим аст. Барномаи таълимӣ метавонад дар зинаҳои гуногуни омӯзиши маводи таълимӣ истифода бурда шаванд.

Мушкилоти ҳамфирӯй байни иштирокчиёни баҳс дар ҳақиқат зиёд буда, фарқиятҳои психологӣ, мансубият ба табакаҳои гуногуни иҷтимоӣ ҳусусӣ таҷрибаи инфиродӣ, ҳаёт ва тарбия ҳос аст. Бинобар ин, вазифаи қасбӣ аз он иборат аст, ки муоширатро дар рафти баҳс конструктивӣ, мақсаднок равонашуда, ба якдигарфаҳмии ҳамаи иштирокчиён ташкил кунад. Намунаи мавзӯи дар мувозинат набуда, дар шароити маҳсуси ҷисмонии кӯдакон услуби ҳатмии тарбия мебошад [3, 93].

Ҳар як фан дорои вазифаҳои маҳдуди ҳуд, воситаю объектҳои тадқиқоти ҳуд мебошад. Бояд гуфт, ки ҳамаи илмҳо барои ҳалли як масъала, донисташавии дунёи материалӣ равона карда шудааст. Асосҳои методологии методикаи таълим фалсафаи диалектикаи ва таъриҳӣ ба ҳисоб меравад. Донистани қонунҳои асосии материализми диалектикаи ба олимони методист ва

Мұхаббат

муаллимон имконият медиҳад, ки онҳо мөһияти таълими забони хорициро дар мактаб возеҳу равшан фаҳмонида тавонад.

Хулоса таҷрибаомӯзии педагогӣ нишон медиҳад, ки такмил додани нутқи шифоҳии хонандагонро танҳо дар асоси нутқи намунавии омӯзгор такмил додан номумкин аст. Шавқманд кардан ба омӯзиш дар ташкили раванди таълим аҳаммияти қалон дорад. Вай ба фаъол гардонидани тафаккур мусидат мекунад, шавқронӣ нисбати ин ё он намуди дарс бедор мекунад, ба ичрои ин ё он машқ шавқманд мегардонад. Омилҳои нисбатан қавии шавқманкунанда усули таълим, қонеъ гардонидани талаботҳои хонандагон, навғонии маводи омӯхташаванда ва гуногуни машқҳои ичрошаванда мебошанд. Истифодаи усулҳои гуногуни таълим ба мустаҳкамгардиҳанда ҳодисаҳои забонӣ дар зеҳни хонандагон, соҳтани образҳои нисбатан мустаҳкамами биной ва шунавоӣ, нигоҳ доштани фаъолият ва бедории шавқи хонандагон мусоидат мекунанд.

Адабиёт:

1. *Вербицкий А.А.* Человек в контексте речи: формы и методы активного обучения. – М.: Знание, 1990.
2. *Гальперин П. Я.* Введение в психологию: учеб. пособие для вузов. – М.: Университет, 2007. – 336 с.
3. *Горшкова В.В.* Взрослый как субъект непрерывного профессионального образования: монография. – СПб.: ГНУ ИОВ РАО. – 148 с.
4. *Зимняя И.А.* Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека // Высш. образование сегодня. - № 11. - С. 14-20.
5. *Ксенофонтова А.Н.* Технологии взаимодействия как фактор развития речевой деятельности студентов: монография. - Саратов, 2007. – 164 с.
6. Методы системного педагогического исследования : учеб. пособие / под ред. Н.В.Кузьминой. – М.: Народное образование, – 208 с.

Калидвозжаҳо: гиперматни маводи таълимӣ, слайдҳо, конструктивӣ, диалектикаӣ, диалог, полилог, монолог.

Аннотация

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДОВ ГРУППОВЫХ РАБОТ НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

В статье речь идёт о видах групповых работ на уроках немецкого языка и особенности их использования на практике. Использование развития общения относится к группе методов, развивающие речевую способность. Использование методов, например, диалога, полилога и монолога способствует развитию речевых навыков. Несмотря на определенные достижения, одним основным недостатком для изучения иностранных языков является дефицит общения учащихся с носителями языка и развитие устной речи.

Ключевые слова: гипертексты, предмет, обучение, слайды, диалектика, диалог, полилог и монолог.

Annotation

THE USE OF THE FORMS OF GROUP ACTIVITIES IN GERMAN CLASSES

The present article deals with the forms of group activity in German classes and the ability of using foreign language. The use of the development of communication refers to the group of methods of development of speaking skills and abilities, but using the methods like dialogue, colloque, monologue and other methods.

Despite the certain progresses one of the main difficulties of learning foreign languages is the restricted opportunity of communication with native speakers and using of the oral speech of the same language.

Key words: *hypertext of the teaching means, slides, constructive, dialectical, dialogue, colloque, monologue*

Маълумот дар бораи муаллиф: Шамсиддини Раҷабали, магистранти соли дуюми факултети забонҳои романӣ-германии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. e-mail: shamsiddini.rajabali.95@mail.ru

Роҳбари илмӣ: профессор Сайфуллоев Ҳ.

Сведения об авторе: Шамсиддини Раджабали, магистрант второго курса факультета романо-германских языков Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. e-mail: shamsiddini.rajabali.95@mail.ru

About the author: Shamsiddini Rajabali, master student of the 2nd year of Roman-German faculty, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini. e-mail: shamsiddini.rajabali.95@mail.ru

ПЕШГИРИИ ХУШУНАТИ ОИЛАВӢ - ОМИЛИ АСОСИИ ОИЛАИ СОЛИМ

Масъалаи зӯроварӣ ва хушунат то ҳол ҳамчун яке аз масъалаҳои баҳсталаби замон боқӣ мондааст. Муҳакқиқони мактабҳои гуногун ва мутахассисони муҳталифи илмӣ доир ба зӯроварию таҷовузкорӣ омилҳо ва шаклҳои зуҳуроти зуроварию хушунатро омӯхта, фикрҳои ҷолиб пешниҳод намудаанд. Якчанд фаҳмишҳои назариявии гуногунҷабҳа мавҷуданд, ки ҳар қадоме ба саволи зӯрию зӯроварӣ аз диди ҳуд баҳо медиҳанд. Кӯҳантарини онҳо назарияи беихтиёрон (инстинкт) мебошад, ки зӯровариро чун рафтори табиӣ- модарзодӣ шарҳ медиҳад.

Ба ақидаи яке аз пешвоёни маъруфу машҳури ин равия З.Фред таҷовузу зӯроварӣ аз инстинкт (ғаризаи модарзодӣ) сарҷашма мегирад. Дар асл зуроварӣ ин ҳуди ҳамон ғаризаест, ки ба муҳити беруна бомақсад тарҳрезӣ шудааст, сарҷашмаҳои зӯроварӣ пеш аз ҳама рағбат ва ҳоҳиши ба дигарон зиён расонидан мебошад. Таъсироти бештаро миёни ин назарияҳо назарияи фурустратсиягӣ-таҷовузкорӣ ишғол мекунад, ки онро қаблан Ҷ.Даллард ва ҳаммаслакони ўисбот карда буданд [4]. Мувофиқи ин назария, бештар дар шаҳси таҷовузро аз сар гузаронида рағбат ба зӯроварӣ пайдо мешавад.

Самтҳои оҳирини назариявии хушунатро, пеш аз ҳама, ҳамчун зуҳуроти иҷтимоӣ ва шакли рафторе, ки дар рафтори омӯзиши иҷтимоӣ аз ҳуд гаштааст, диди мебароянд. Дар мувофиқа бо ин назарияҳо фаҳмиши аники зӯроварӣ танҳо ҳангоми таваҷҷуҳи ҷиддӣ ба даст меояд: мувофиқатии намунаи рафтори таҷовузкорона ва ё қадом роҳ аз ҳуд карда шудааст. Ҳолатҳои таваҷҷуҳу зӯроварӣ дар натиҷаи иштироки бевосита дар ҳолатҳои хушунату зӯровариву дастгирӣ азҳуд карда мешаванд. Назарияи омӯзиши иҷтимоӣ тасдиқ мекунад, ки зӯроварӣ танҳо дар шароитҳои мувофиқ зоҳир мегардад, яъне дар фарқият аз самтҳои дигар назарияи ин самт бештар некбинонаю ҳайрҳоҳона ба имкониятҳои пешгирикунандай зӯроварӣ ё зери назорат ғирифтани он муносибат мекунад. Дар замони мусоир ба мағҳуми зӯроварӣ якчанд муносибатҳоро чудо мекунанд: биологӣ, равонӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ.

Мавҷудияти мағҳуми зӯроварӣ ба бачагон дар аксари мамлакатҳо дар нимаи дуюми асри XX эътироф гардид. Масалан, дар ИМА танҳо дар нимаи солҳои 60-ум дар бораи ҷавобгариҳои ҳуқуки волидони фарзандашонро мавриди зӯроварӣ қарордода, ҷораандешӣ шуда, якчанд намудҳои хизматрасонӣ оид ба ҳифзи бачагон ва марказҳои ёрӣ ба оилаҳо ташкил шуданд.

Зӯроварӣ дар оила на танҳо ҳолати психикӣ, ҷисмонӣ ва эҳсоси амнияти доҳилии ҷабрдиҳаро суст мекунад, он инҷунин дорои дигар оқибатҳои манғӣ барои тамоми ҷомеа мебошад. Ҕабрдиҳони зӯроварӣ дар оила, одатан аз ҷомеа ҳудашонро дур мегиранд, бо атрофиёни наздик алоқаро гум мекунанд, дар таҳсил ва кор мушкилӣ мекашанд. Фаромӯш набояд кард, ки зӯроварии ҷисми ҷисмонӣ мавҷудияти зуроварии руҳиро дар назар дорад, на акси он. Имрӯз аксарияти мутахассисони кӯмакрасон ба бачагони зери таҷовузу зӯроварӣ қарордошта, қайд мекунанд, ки механизми рӯҳафтодагӣ ва оқибатҳои бади руҳӣ дар тамоми шаклҳои зӯроварӣ хислати ягона дорад.

Оила асоси ҷамъияти инсонист, ки зери ҳифзи қонуну давлат қарор ғирифта, пеш аз ҳама ташаккулёбии шаҳсиятро дар рӯҳияи инсондӯстӣ, риояи ҳуқуқ ва озодии шаҳс, ҳисси масъулият ва эҳтироми тарафайн пойдор нигоҳ медорад. Зулму зӯроварӣ дар оила барои қисми зиёди аҳолӣ фочека буда, устуворӣ ва бехатарии ҷомеаро ҳалалдор месозад. Дар натиҷаи муносибатҳои носолим дар оила, одатан зарари асосиро қӯдакон, қалонсолон ва заноне мебинанд, ки ҳудро ҳимоя карда наметавонанд.

«Зӯроварии оилавӣ – ин амал ё ин ки бефаъолиятии яке аз аъзоёни оила мебошад, ки ба дигар аъзоёни оила равона шудааст, бо истифодаи бартарии қувва ва ё иқтидори вуҷуддошта ё ки вобаста ба шароити пайдошуда содир гаштааст, ки ҳуқуқҳо ва озодиҳои шаҳсии дигар аъзоёни оиларо поймол мекунад, ба ҳаёт ва саломатии онҳо (ҷисмонӣ ва рӯҳонӣ) ҳатар оварда, онҳоро дар азоб мемонад ва ба онҳо зарар мерасонад» [3, 10-11].

Масъалаи зулму зуровариро ҳар як илм ба таври ба ҳуд ҳос диди мебарояд, аммо набояд фаромӯш кард, ки дар ҷомеаи имрӯза ҳама намуди зуроварӣ аз нигоҳи қонунӣ ба танзим дароварда мешавад. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила» муносибатҳои ҷамъиятиро вобаста ба пешгирии хушунат дар хонавода танзим намуда, вазифаҳои субъектҳои пешгирикунандай хушунат дар оиларо доир ба ошкор, пешгирий ва бартарафсозии сабаб ва шароитҳои мусоидаткунанда муайян менамояд.

Муҳаққиқ

Қабул шудани конуни мазкурро дар Тоҷикистон қадами устуворе дар роҳи ҳифзи шаъну шараф ва ҳукуқи занони тоҷик дар оила ва ҷомеа метавон маънидод кард. Конуни мазкур ҳусусияти иҷтимоӣ-ҳукуқӣ дошта, дар таҳқими пойдевори оилаҳо, ки як қисми ҷудонопазири ҷомеа ва давлати маҳсуб мейбанд, нақши асосиро мебозад.

Дар моддаи 1-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи кафолати давлатии баробарҳукуқии мардону занон ва имконоти баробари барои амалигардонии кардани онҳо» ҳушунати оилавӣ маҳкум мешавад [1].

Яке аз сабабҳои зӯроварии оилавӣ дар нақшҳои иҷтимоии байни зану мард ифодати худро мейбанд. Нақш ин амали аз инсон ҷашмдоштест, ки рафттори ўро муайян менамояд. «Нақшҳои иҷтимоӣ имконият медиҳанд, ки маҷмӯи амсилаҳои рафттор идора карда шаванд».

Дар замони муосир фаъолияти қонунгузорӣ барои таъмин намудани ҳукуқҳои ва имкониятҳои баробари занону мардон ба он асос ёфтааст, ки ҳукуқи занон қисмати ҷудонопазири ҳукуқӣ инсон ба ҳисоб меравад. Баробарҳукуқӣ ва имкониятҳои баробарӣ занону мардон дар як қатор санадҳои меъёри – ҳукуқии байнамиллалӣ ва миллӣ эътироф ва кафолат дода шудаанд.

Тағйиротҳои куллии иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар ҷумҳурӣ, гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ, шиддат гирифтани зӯроварии ҳонагӣ, дур мондани занон аз фаъолияти сиёсӣ, паст рафтани сатҳи ҳифзи саломатӣ ва бехатарии занон, зарурати ба ҳимояи маҳсус ниёз доштани занон ва аз ҳама муҳим бо сабабҳои физиологӣ имконияти баробар надоштан бо мардон барои амалисозии ҳукуку озодиҳои худ мақомоти қонунгузорӣ ва дигар шахсони масъулро водор месозад, ки ба занон таваҷҷӯҳи маҳсус зоҳир намоянд. Яъне барои ҳифзи ҳукуқи занон бояд санадҳои алоҳидаи ҳукуқӣ қабул карда шавад. Аз ҷониби мақомоти қонунгузорӣ ҷумҳуриямон як қатор санадҳои меъёри - ҳукуқие таҳия ва қабул гардидаанд, ки ҳукуқи занонро дар соҳаҳои гуногуни фаъолият ҳифз менамоянд.

Имрӯз дар тамоми ноҳияю вилоятҳои кишвар марказҳои гуногуне доир ба ҷилавгирии ҳушунат дар оила фаъолият менамояд, ки он ба шахсоне, ки дар оила дуҷори ҳушунат гаштаанд, кӯмакҳои ройгон мерасонанд. Яке аз омилҳои асосии ба вучуд омадани ҳушунат дар ҳонаводаҳо паст будани сатҳи иҷтимоию иқтисодӣ, маърифати оиладорӣ ва хеле барвакӯт ҳонадор кардани ҷавонон аст. Бояд дар самти пешгирӣ аз зӯроварӣ дар ҳонавода марказҳои бухронӣ дар ҳамкорӣ бо ВКД ва дигар соҳторҳо фаъолияташонро тақвият баҳшида, тезододи нозирони минтақавӣ дар мавриди пешгирӣ аз зӯроварӣ афзоиш дода шаванд.

Яке аз омилҳои пешгирӣ аз ҳушунати ҳонаводагӣ ин баланд бардоштани ҳаҷми мӯҷозот нисбат ба шахсоне, ки дар оила ва ҷомеа ҳушунат эҷод мекунанд, мебошад. Бояд тазаккур дод, ки ҳушунати ҳонаводагӣ зуҳуроти нангин ва номатлуб буда, он ҳукуқи инсонро поймол менамояд ва ба саломатии ҷисмонию равонӣ, арзишҳои ахлоқӣ ва инкишофи маънавии инсон таъсири манғӣ мерасонад. Қабули қонуни мазкур барои устувории оилаҳо, тақвияти оиладорӣ ва рӯшди минбаъдаи насли наврас мусоидат менамояд.

Қисми зиёди занҳои тоҷик дуҷори ҳушунат дар ҳонаводаҳо мешаванд. Қонуни ҔТ «Дар бораи пешгирӣ зӯроварӣ дар оила» аз 19 марта соли 2013 қабул шудааст. Барномаи давлатӣ оид ба пешгирӣ зӯроварӣ дар оила барои солҳои 2014 – 2023 баргузор гардид. Мувофиқи маълумоти Ҳумитай кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфи назар аз тадбирҳои Ҳукумати Тоҷикистон ҳодисаҳои зӯрварӣ дар оила то ҳол мушоҳида мешаванд.

Чуноне, ки маълум аст мувофиқи қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон зан дар радифи мард аз ҳамаи ҳукуқҳо бархурдор буда, комилҳукуқу озод аст. Вале ин ҳама зоҳиран асту танго дар сухан, зеро агар амиқтар ба умки рӯзгори мардум назар афканем, манзараи амалияи зиндагӣ тамоман дигар аст. Ҳақиқату асл он аст, ки аксари занони маҳаллӣ зери ҳушунатҳои ҳонаводагӣ қарор доранд. Муносабати бераҳмона ва беътиноӣ нисбати шавқу ҳаваси кӯдакон натанҳо ба саломатии онҳо зарари ҷиддӣ мерасонад, балки натиҷаҳои вазнини иҷтимоӣ низ дорад. Кӯдаконе, ки мавриди зӯроварӣ қарор гирифтаанд, саводнокиашон паст мегардад, ҳонишашон суст мешавад, сари вакӯт ба дарсҳо ҳозир намешаванд, доираи дӯстонашон кам аст, ҷисман ва рӯҳан суст инкишоғ мейбанд, аз ҳад зиёд тарсончақ, шармгин ва ҳато то андозае дар аёми наврасӣ фирор аз хона мекунанд.

Бояд гуфт, ки солимии ҷомеа аз солимии ҳар гуна ҳонадону оила ибтидо мегирад ва ободии ҳонадон бошад, аз фаросату маърифати оиладории волидон сарчашма мегирад. Қисми зиёди оилаҳо бинобар сабаби ихтилофҳо ва зуровариҳои ҳонаводагӣ вайрон гардида ягона омили бартаррафнамоии чунин муносабатро дар талоқ мебинанд, ки дар натиҷа таъсири амиқи ҳудро ба инкишофи психикии кӯдакони хурдсол мегузорад.

Дар натиҷа чунин кӯдакон аз муҳити солими ҳонаводагӣ, меҳру навозиши падару ҳешовандони наздик бобою бибӣ маҳрум мегардаанд ва оилаи солими онҳо ба оилаи нопурра мубаддал мегардад. Оилаи нопурра дар натиҷаи қатъи никоҳ, фавти яке аз ҳамсарон,

муҳочирати меҳнатӣ, чудо зиндагони кардани волидон пайдо мешавад. Дар алоқаманди бо ин чунин намудҳои оилаи нопурраро фарқ мекунанд: ятиммонда, беникоҳ, талоқшуда ва ҷудошуда. Занони танҳомонда ба хотири мисли дигар кӯдакони оилаҳои комил тарбия намудани кӯдакони худ меҳнати вазнини иловагиро бар дӯш мегиранд. Ё баръакс, аз сабаби шиддати баланди психологӣ кӯдакони хурдсоли худро мавриди зӯроварӣ ва шиканча қарор медиҳанд. Кӯдакони ин гуна оилаҳо ҳамеша дар ҳолати танқисии ҳамешагии моддӣ умри худро мегузаронанд, иҷтимишавиашон дуруст сурат намегирад ва ба ҳама гуна қаҷрафториҳо майл менамоянд. Ҳолати руҳию равонии ин гуна кӯдакон дар бисёри ҳолатҳо бад буда онҳо бештар бадхашм, изтиробнок ва зудраҷ мешаванд. Яъне ин гуна кӯдакон зуровариро аз ҳар тараф нисбати худ қабул мекунанд, аз тарафи шахсони наздик ва аз тарафи шахсони бегона [2, 5657].

Зӯроварӣ аз тарафи шахси наздик нисбат ба зӯроварӣ аз тарафи шахси бегона содиршуда ҳамавақт зарари бештари ҷисмонӣ ва рӯҳи меорад. Ҷунки аз тарафи шахси наздик мо ҳамеша дастгирӣ, якдигарфаҳмӣ ва ҳисси ҳамдилро интизорем. Дар ҳолати содир шудани зӯроварӣ дар оила принсипи асосии он – бехатарии мавҷудияти ҳар як аъзои оила вайрон мешавад. Барои бартараф намудани зӯроварӣ дар оила танҳо як ҷораҳои ҷазодӣ басанда набуда, кори ҷиддӣ дар соҳаи пешгирикунӣ ва тарбия гузаронидан зарур аст.

Хулоса, масъалаи зӯроварӣ падидай нав набуда, он дар ҳамаи ҷомеаҳо вучуд дошт ва дорад. Агар дар баъзе оилаҳо муҳити ором ва ҳайроҳона ҳукмрон бошад, он гоҳ дар оилаҳои дигар ҳаёт ба як силсилаи баҳсу мунозираҳои доимӣ мубаддал мегардад.

Адабиёт:

1. Волкова Е.Н. Защита детей от жестокого обращения. – СПБ.: Питер, 2007.
2. Волков Ю. Г. Социология. – М., 2007.
3. Давлатов М. – Даствури психологӣ оид ба оғиятбахшии ҷабрдидаҳои зӯроварии ҳонаводагӣ: Даствури таълимӣ – методӣ барои донишҷӯёни ихтисоси психология. – Душанбе, 2016. - саҳ. 10-11.
4. Мельникова Маргарита Леонидовна: Агрессивное поведение делинквентных подростков: детерминанты и условия коррекции. Диссертационная работа, Екатеринбург, 2007.
5. Климантова Г.И. Насилие в семье: социальные технологии, его диагностики и профилактики. – М.: Изд-во РГСУ, 2007.
6. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила”. – Душанбе, 2013.

Калидвозжаҳо: ҳонавода, ҳуҷунат, ҷамъият, кӯдак, волидайн, таълим, тарбият, фарҳанг

Аннотация

ПРОФИЛАКТИКА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ - ОСНОВОЙ ФАКТОР ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ

Домашнее насилие не только подрывает психическое, физическое и эмоциональное состояние жертвы, оно также имеет другие негативные последствия для всего общества. Семья является основой человеческого общества, защищенной законом и государством, и, прежде всего, поддерживает формирование личности в духе человечества, уважение прав и свобод человека, чувство ответственности и взаимоуважение.

Ключевые слова: семья, насилие, ненасилие, общество, ребенок, родители, образование, воспитание, культура

Annotation

THE PREVENTION OF FAMILY VIOLENCE -THE MAIN FACTOR OF A HEALTHY FAMILY

Domestic violence is not only undermines the mental, physical and emotional state of the victim, it also has other negative consequences for the whole society. The family is the foundation of human society, protected by law and the state, and, above all, supports the formation of the individual in the spirit of humanity, respect for human rights and freedoms, a sense of responsibility and mutual respect.

Keywords: family, violence, non-violence, society, child, parents, education, upbringing, culture

Маълумот дар бораи муаллиф: Раҳматова Зулхумор Гулмурадовна, магистранти факултети психология ва таҳсилоти фарогири Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон.

Роҳбари илмӣ: Маҷидова Б.

Сведения об авторе: Раҳматова Зулхумор Гулмурадовна, магистрантка факультета психологийи и инклузивного образования Таджикского государственного педагогического университета.

About the author: Rahmatova Zulkhumor Gulmurodovna, master student of the Department of General and Pedagogical Psychology, the faculty of Psychology and Inclusive Education of Tajik State Pedagogical University, TSPU named after S.AIni.

**АСОСХОИ НАЗАРИЯВИИ ОМҮЗИШИ ХУСУСИЯТИ МУНОСИБАТ
БА ХУД ВА НАМУДИ ЗОҲИРИИ ХУД**

Масъалаи муносибат ба худ дар илми равоншиносӣ аз замони фаъолияти олимӣ шинохта У.Ҷеймс то ба имрӯз мавриди омӯзиш қарор дорад. Дар тӯли тақрибан якуним аср дар ин мавзӯй миқдори зиёди маводҳои назариявӣ ва амалӣ гирд оварда шудаанд. Масъалаи мазкур ҳарчанд дар асарҳои як қатор олимони рус низ (А.Н.Леонтев, С.Л.Рубинштейн, А.Г.Спиркин, Е.В.Шорохова, И.С.Кон, И.И.Чеснокова ва дигарон) тадқик гардида бошад ҳам, вали муносибати ягона ба он пайдо карда нашудааст [6]. Дар омӯзиши ин масъала фарқиятҳои истилоҳотӣ ва мазмунӣ мавҷуданд. Барои тавсифи ин падида дар адабиёти рус ба вазифаи муродиф, мағҳумҳои зерин бештар истифода мегарданд: «худбаҳодиҳи глобалий», «худқабулкунӣ», муносибати эмотсионалӣ-арзишӣ ба худ», «муносибат ба худ»-и шахсӣ, «аутотаваҷҷӯҳ», «ҷузъи эмотсионалии худбаҳодиҳӣ» ва ғайраҳо. Истилоҳи «муносибат ба худ» аз ҷониби Н.И.Саргвеладзе пешниҳод гардидааст. Дар адабиёти ҳориҷӣ, масалан забони англisiy, истифодаи истилоҳҳои self-regard «муносибат ба худ», self-esteem «худэҳтиромкунӣ, ҷамъбости худбаҳодиҳӣ», self-feeling «кайфияти ҳол», attitude «муҳаббат ба худ», self-acceptance «худқабулкунӣ», selfattitude «худтаъминкунӣ», self-evaluation «худбаҳодиҳии ҷамъиятӣ» ва ғайра тавсиф мешаванд [3]. Агар дар бораи фарқиятҳои дарки ин падида сухан ронем, пас тибқи ақидай А.М.Колишко дар таҳлили назариявӣ дар психология ҷорӣ ғайро ҷудо кардан маъмул аст. Дар ҷаҳорҷӯбай равияни аввал муносибати худшиносӣ ҳамчун ташаккулӣ (муносибат) ё ҷузъи эмотсионалии он маънидод карда мешавад.

Дар психологияи ҳориҷӣ, бештар тадқиқотҳо дар ин соҳа ба омӯзиши «худбаҳодиҳӣ» ҳамчун ҷузъи аффектии иборат аз “МАН-концепсия” баҳшида шудаанд. Масъалаи он, ки чӣ тавр худбаҳодиҳии хусусӣ ба арзёбии умумии худ муттаҳид карда шудааст, баҳснок боқӣ мемонад. Баъзе муаллифон (Ҳ.Батлер, Э.Пирс, Ҳ.Гоч) худбаҳодиҳии глобалиро ҳамчун маҷмӯи оддии худбаҳодиҳии шахсӣ меҳисобанд. Тасаввурот дар бораи худбаҳодиҳӣ ҳамчун маҷмӯи муқоисавии худбаҳодиҳии шахсӣ бештар паҳн гардидааст (С.Хартер, М.Розенберг, С.Куперсмит ва диг.). Бо вуҷуди талошҳои сершумор оид ба таҳияи модели муқоисавӣ, муаллиfon тасдики эмпирикӣ тасдики фарзияҳои худро ба даст наовардаанд ва дар натиҷа ба ҷунун ҳулоса омаданд: худбаҳодиҳии глобалий ва тафриқавии бо воситаи худбаҳодиҳии муқоисавии шахсӣ ба дастовардашуда- соҳторҳои гуногуни психологияианд [3]. Дар адабиёти рус муносибат ба худ (эҳтироми худ) ҳамчун таъминот (ва ё ҷузъи эмотсионалӣ) дар назарияи бетарафӣ (диспозиция)-и идоракуни рафтори иҷтимоӣ В.А.Ядов ва назарияи таъминоти Д.Н.Узнадзе пешниҳод гардидааст. Дар асоси муқаррароти назариявии концепсияи аввал, И.С.Кон эҳтиром ба худро ҳамчун пешниҳоди арзиши шахсӣ, ки дар муносибати шахс нисбати худ ифода ёфтааст (тасдиқ ё рад) ва дар он шахс худро қобилиятнок, назаррас, муваффақ ва сазовор меҳисобад, муайян кардааст [2].

Дар доираи назарияи Д.Н.Узнадзе равиши муаллифи фарзияи омӯзиши мо - назарияи Н.И.Сарджвеладзе, ки муносибат ба худро ҳамчун муносибати субъект ба вазъияти қонеъ гардонидани талаботҳои муайяни ба худ равона гардидааст, дарк мекунад. Ин ҷо, муносибат ба худ зерсинфи таъминоти иҷтимоӣ мебошад, ки дар баробари вазъи иҷтимоӣ ва муносибати шахс ба олами беруна, мавқеи шахсро низ муайян мекунад, яъне ҳавасмандӣ ба таъсири мутақобили муайян бо ҷомеа. Таваҷҷӯҳи бештар дар ин равия, ба монанди равиҳои пажӯҳишгарони ҳориҷӣ, ба функцияи танзими худмуносибат дода шудааст [4].

Намояндагони равиши дуюм муносибатро ҳамчун хислати шахсият медонанд. Дар психологияи ҳориҷӣ, дар доираи ин концепсия, муносибат ба худ ҳамчун як хислати шахсият ҳисобида мешавад, ки бо мурури вакт ҷандон тағиیر намёбад. Дар асоси устувории он талаботи нигоҳ доштани муносибати мусбӣ ба худ боқӣ мемонад. Умуман, муносибат ба худ ҳамчун «ташаккули маҷмӯи» як андозагирифт, ки дараҷаи мусбат ё манғии муносибати шахсро ба худ бештар ё камтар мустаҳкам менамояд» маънидод карда мешавад. Дар психологияи Россия, ин равиширо А.Ф.Лазурский ва В.Н.Мясишев дар доираи назарияи муносибатҳои таҳиякардаашон асоснок кардаанд. Муаллиfon муносибати худогоҳиро ҳамчун дараҷаи огоҳӣ ва сифати қабули эмотсионалӣ-арзишии худ ҳамчун як ташабbus ва сарчашмаи

масъули фаъолияти ичтимой медонанд. Яъне, онҳо баръакси муҳаққиқони хоричӣ, ин тарҳро ҳамчун як тасвири мураккаби маърифатӣ-пурхаячонӣ мешуморанд, ки аз ду қисм иборат аст: «худбинии дараҷавӣ» (муносибати оқилона ба ҳуд ҳамчун як субъекти фаъолияти ичтимой) (таҷрибаҳо ва арзёбӣ аҳамияти ҳудшиносӣ ҳамчун як субъекти фаъолияти ичтимой), ки дар якҷояй бо эҳтиёҷот ва ангезаҳо дар раванди ҳудтanzimkunii шахсӣ иштирок мекунад.

Ҳамин тарик, намояндагони ду рaviши аввал иштироки падидai муносибатро дар ҳудтanzimkunii шахс таъкид мекунанд. Тадқиқот дар ин соҳа, асосан ба омӯзиши таъсири ҳудбоварии шахсият ба фаъолияти ичтимоии он, ҳусусиятҳои ҳудбинӣ ва дарки одамони дигар равона шудааст. Намояндагони рaviши сеюm - муҳаққиқон дар психологияи рус - муносибати ҳудбиниро ҳамчун як ҷузъи пуритирибии ҳудогоҳӣ, яъне муносибати эҳсосотии инсон ба ҷизе, ки дар бораи ҳуд медонад, баррасӣ мекунанд. Ин консепсия то андозае муқаррароти назариявии аввалин муносибатҳоро, ки баррасӣ кардаем мешуморад. Асоси ин ғояи ҳудбиниро И.И.Чеснокова, ки истилоҳи «муносибати эҳсосӣ-арзишии ҳудпарастӣ» -ро ҷорӣ кард, онро як навъи таҷрибаи эҳсосотӣ муайян кард, ки муносибати ҳудро ба ҷизҳои омӯхташуда инъикос мекунад, дар бораи ҳуд «ошкор мекунад». Чунин иртиботро ҳам дар шакли аксуламали мустақими эҳсосӣ ва ҳам дар шакли арзёбии он ҳамчун аксуламали эҳсосии қаблан муаррифӣ кардан мумкин аст. Ташаккули муносибатҳои мустақилона, тибқи ин консепсия, дар ду марҳила сурат мегирад: дар марҳилаи аввал дар системаи «Ман - ҳигарам» аз ҳисоби муқоисаи ҳуд бо одамони дигар, дар марҳилаи нисбатан баркамол дар системаи Ман - ҳудам ба туфайли муколамаи доҳилӣ, ки ҳудро бо гузашта муқоиса мекунад [5]. Таҳқиқоти дертар дар ин соҳа ҳам дар психологияи ватаний ва ҳам хоричӣ қонунӣ будани муносибати ҳудогоҳиро ҳамчун аксуламали эҳсосотӣ ба мундариҷаи тасвири «ман» зери шубҳа мегузорад, зеро онҳо дар асоси консепсияҳои интиқодкардаи ҳуд метавонанд ба ҳулосаи оянд, ки мани-консепсия ҳастам ва муносибати ҳудшиносӣ як ҷизест, ки ба мазмuni равонии ин соҳторҳо равшан муҳолиф аст. Консепсияи аз ҳама актуалии замони муосир ин консепсияи муаллифони ватаний - В.В.Столин ва С.Р.Пантилееев, ки дар охири аспи гузашта, ки ба ғояҳои А.Н.Леонтев дар бораи фаъолият, шуур ва шахсият, пеш аз ҳама дар бораи ғояи эҳсоси шахсӣ ҳамчун яке аз ҷузъои таркибии шуур асоснок шудааст ба шумор меравад.

Тибқи консепсияи баррасишаванда, муносибат ба ҳуд бояд ҳамчун «муаррифии мустақим дар шуури маъни шахсии «ман», яъне арзёбии ҳусусиятҳои шахсии индивид (фард) дар робита бо ангезаҳое, ки зарурати татбиқи ҳудро ифода мекунанд», мебошад. Дар ин ҷо, муносибати шахс ба ҳуд аз он вобаста ҳоҳад буд, ки оё ў «ман» ба ҳудпарастии ҳуд монеъ аст ё ба он саҳм мегузорад. Дар ин ҳолат, робитаи ҳудӣ як системаи мукаммали шахсият аст, ки таҷрибаи маъни «ман»-ро таъмин мекунад, ки дар ниҳоят бо муносибатҳои воқеии ҳаёти субъект муайян карда мешавад. Л.Я.Гозман, ки роҳи таъсирбахши ҷомеа ба мундариҷаи ҳамчун муносибати шахсро нисбати ҳуд таҳқиқ ба ҳулосаҳои зерин омадааст, аввалан вазъи ичтимоие, ки дар он ташаккули шахсият сурат мегирад, ба зинанизоми ангезаҳо ва фаъолиятҳо таъсир мерасонад, ки дар онҳо фаҳмиши «ман» ба вуқӯъ меояд. дуюм, маҳз ҳамин мундариҷаи ичтимоӣ, вақти таъриҳӣ ва муҳити ичтимоӣ, тезауруси (маҳзан ё маъно) эҳсосотро муайян мекунанд, ки дар доҳили он шахс эҳсосоти эмотсионалӣ нисбати дигарон ва барои ҳудашро эҳсос мекунад. Ҳамин тарик, муаллифони ин консепсияи фаҳмиши муносибатро ба ҳайси мачмӯи аксуламалҳои эҳсосотӣ ба дониши шахс рад мекунад. Онҳо чунин мешуморанд, ки муносибат ба ҳуд маъни шахсии «ман» -ро ба мавзӯъ тавассути арзёбӣ ва хиссиёти устувор, ки дараҷаи «ман» -и субъектро ба ангезаҳои ташаккули он, ки бо вазъи ичтимоии рушди он муайян карда мешаванд, тавсиф медиҳанд. Танҳо дар нақшай 13-и феноменологӣ (фавқуллода) ҳуди субъект метавонад дониши инфиродӣ дар бораи ҳуд ва ҳудбаҳодиҳиро ҳамчун сарчашмае муайян қунад, ки аксуламали эҳсосотии ҳудро ба ҳуд ба вуҷуд меорад. Мо ин консепсияро ҳамчун муосиртарин ва мувофиқи натиҷаҳои таҳқиқоти таҷрибави тасдиқ ҳоҳем кард. Илова ба ин, мавҷудияти ихтилофот дар фаҳмиши табииати зуҳороти «ҳуддорӣ», масъалаи андозаҳои он низ баҳснок аст. Муаллифоне, ки ин падидai мазкурро дараҷаи муносибати мусbat ё манфии як шахс ба ҳуд (эътиmod ба ҳудбаҳодиҳии ҷаҳонӣ, ҳамчун хислати шахсият) онро ҳамчун шакли ташаккули як андоза қабул мекунанд. Бисёр таҳқиқотҳо дақиқан гумон мекунанд, ки муносибати ҳудтanzimkunii як андоза аст, зеро онҳо дар бораи ҳудбаҳодиҳии баланд ё пасти, баланд ё пасти ҳудшиносӣ сухан меронанд. Чунин рaviши тасдиқи эмпирикӣ (таҷрибавӣ) нағирифт ва дар адабиёти доҳилӣ ва хоричӣ мавриди интиқод карор гирифт. Ба гуфтаи В.В.Столин, мураккабии объект («Ман») мураккабии муносибатро ба он дар назар дорад. Дар мувофиқат бо мавқеи ҳуд, муаллифон

Мұхаққиқ

хусусияти бисёрчанбаи муносибатхои мустақилро бо табиати бисёрчанба ва чукурии муносибатхои ҳәти шахсӣ шарҳ медиҳанд ва ҳадди аккал ду ҷузъро дар соҳтори он фарқ мекунанд: «арзёй» ва «эҳсосӣ-арзишӣ».

Дар таҳқиқоти И.И.Чеснокова “доварӣ арзишҳо” ва “аксуламали фаврӣ” ва дар Е.И.Соколова - “арзёбии иҷтимоӣ-муқоисавӣ” ва “қаноатмандӣ” мебошад. Н.И.Саргвеладзе дар бораи ҷузъҳои маърифатӣ ва аффективии муносибати худ, С.Роҷерс - дар бораи ҳудбаҳодиҳӣ ва ҳудшиносӣ, С.Гордон - дар бораи ҳудшиносӣ ва ҳамдардӣ ва ғайра сӯҳбат мекунанд. Умуман, «ҷузъи арзёй» дорои чунин мағҳумҳо ба монанди «ҳудэҳтиромӣ», «ҳисси салоҳият», «ҳудэҳтиромӣ» ва эҳсосотӣ - «автосимпатия», «ҳудшиносӣ» мебошад. Ҷузъҳои баррасишудаи муносибат ба ҳудогоҳӣ хеле фарқ мекунанд: аз мундариҷа, принсиپи ташаккул, саҳм дар ҳудтансимкуни 14 нафар, дар намуди ҳимояи психологӣ, ки барои нигоҳ доштани муносибати мусбӣ ба ҳуд истифода мешаванд. Масалан, унсури баҳодиҳӣ дар заминаи муқоисаи ҳуд бо дигарон ё меъёрҳои дар ҷомеа қабулшуда ташаккул ёфтааст. Ҳамзамон, ҷузъи эҳсосотӣ интрасубективӣ буда, сатҳи мутобиқати одамро ба талаботи пешниҳодшуда инъикос мекунад, яъне натиҷаи муқоисаи «ман» бо «дигарон дар ҳуд» мебошад ва тавассути ҳамкорӣ бо дигарон ба таври назаррас ташаккул мейбад. Қисматҳои баҳогузорӣ ва эҳсосӣ ҷузъҳои як система буда, баъзе хусусиятҳои умумӣ доранд. Ҳамин тавр, ҳардуи онҳо биополярӣ (дуқутба) мебошанд. Аз ин рӯ, дар рушди мукаммали соҳтори муносибат ба ҳуд, бисёр муаллифон ҷузъҳои зеринро ҷудо мекунанд: муносибати мусбати ҳисобкардаи ҳуд (худписандӣ), муносибати мусбии эҳсосии ҳуд (автосимпатикӣ) ва ҳудкасбӣ дар натиҷаи ҳамгирои қутҳои манғии ин ду ҷузъ. Илова бар ин, ҷузъҳои баҳогузорӣ ва эҳсосӣ, дар навбати ҳуд, инчунин ташаккули мураккабанд ва якчанд усулҳоро дар бар мегиранд. Ҳамин тавр, аз рӯи натиҷаҳои як тадқиқоти таҷёрибавӣ, С.Р.Пантилеев ҳудбаҳодиҳи (ҷузъи арзёй) ин ҳамгирои «кушодагӣ», «ҳудбоварӣ», «ҳудроҳнамойӣ» ва «инъикоси ҳудбинӣ», автосимпатика (ҷузъи эҳсосӣ) - «ҳудбаҳодиҳӣ», «ҳудогоҳӣ» ва «ҳудбоварӣ» ва ҳудкасбӣ (ҳамчун ҳамгироӣ), фурӯтани ва ҳақири (сутунҳои манғии ду ҷузъ) - «ҳудкушӣ» ва «низори доҳилӣ» мебошад.

Дар охир қайд кардан ба маврид аст, ки муносибат ба ҳуд ба ҳимоя ниёз дорад, ки дар ҳоҳиши нигоҳ доштани муносибати мусбати нисбати ҳуд (ё сатҳи мавҷудаи муносибати ҳуд) зоҳир мешавад, ки дар робита бо он шахс услуби муҳофизатии ҳудро таҳия мекунад. Мұхаққиқон, төъдоди зиёди механизмҳои муҳталифи ҳифзи ҳудбовариро омӯҳтанд, ки онҳо ҳам дар самти дохилии тафаккур (дар ҷараёни автокоммуникатсия ва ҳам дар раванди идроқ) ва дар рафтари иҷтимоии шахс, дар робитаи ў бо одамони дигар, «камал мекунанд». Ҳамин тариқ, муносибати ҳуд аз як тараф, воситаи муҳофизати ҳудогоҳии шахсро нишон медиҳад, аз ҷониби дигар, тавассути системаи рейтингҳо ва таҷрибাহои устувори эмотсионалӣ маънои «ман» -ро ба мавзӯй ифода мекунад.

Адабиёт:

1. Бодалев А.А., Столин В.В., Аванесов В.С. Общая психодиагностика / А.А. Бодалев, В.В. Столин, В.С. Аванесов. – СПб.: Изд-во «Речь», 2000. – 440 с.
2. Кон И.С. Психология ранней юности / И.С. Кон. – М.: Просвещение, 1989. – 254 с.
3. Пантилеев С.Р. Самоотношение как эмоционально-оценочная система / С.Р. Пантилеев. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1991. – 100 с.
4. Психология самоотношения: учеб. пособие / сост. А.М. Колышко; ГрГУ. – Гродно, 2004. – 102 с.
5. Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при аномалиях личности / Е.Т. Соколова. – М.: Изд-во МГУ, 1989. – 210 с.
6. Соколова Е.Т., Николаева В.Н. Особенности личности при пограничных расстройствах и соматических 117 заболеваниях / Е.Т. Соколова, В.Н. Николаева. – М.: SvR-Аргус, 1995. – 352 с.
7. Социальная психология: учебное пособие / сост. А.Л. Журавлев. – М.: ПЕР СЭ, 2002. – 351 с.
8. Столин В.В. Самосознание личности / В.В. Столин. – М.: Издательство московского университета, 1983. – 288 с.

Калидвожаҳо: муносибат ба ҳуд, равия, концепсия, шахсият, ҳудогоҳӣ, ҳудэҳтиромӣ, принсиپ

Аннотация

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ САМООТНОШЕНИЯ И ОТНОШЕНИЕ К СВОЕЙ ВНЕШНОСТИ

Проблема данной статьи активно изучается в психологии с давних времен. За эти почти полтора века по данной теме накоплено большое количество теоретического и эмпирического материала. При этом единого подхода к рассматриваемой проблеме найдено не было. В исследованиях само отношения встречаются как терминологические, так и содержательные различия. Помимо существования различий в понимании природы феномена «само отношение», спорным является и вопрос о его размерности. Авторы, рассматривающие данный феномен как степень положительного или отрицательного отношения индивида к себе (само отношение как глобальная самооценка, как личностная черта), воспринимают его как одномерное образование.

Ключевые слова: *самоотношение, подход, концепция, личность, самопознание, самоуважение, принцип*

Annotation

THEORETICAL FOUNDATIONS OF STUDY OF THE FEATURES OF SELF-ATTITUDE AND ATTITUDE TO SELF- APPEARANCE

The problem of this article has been actively studied in psychology since ancient times. Over these nearly one and a half centuries, a large amount of theoretical and empirical material has been accumulated on this topic. Moreover, a unified approach to the problem was not found. In studies of self-relationship, there are both terminological and substantive differences. In addition to the existence of differences in understanding the nature of the phenomenon of "self-attitude, the question of its dimension is also controversial. Authors who consider this phenomenon as the degree of a positive or negative attitude of an individual to himself (self-reliance as global self-esteem, as a personality trait) perceive it as a one-dimensional formation.

Key words: *self-attitude, approach, concept, personality, self-knowledge, self-esteem, principle*

Маълумот дар бораи муаллиф: Аниси Абдулфайз, магистранти соли якуми факултети психология ва таҳсилоти фарогири ДДОТ ба номи С.Айни.

Роҳбари илмӣ: Файзализода Чумахон Хол

Сведения об авторе: Аниси Абдулфайз, магистрант первого курса факультета психологии и инклюзивного образования ТГПУ им. С.Аини.

About the author: Anisi Abdulfayz, first-year master student of the faculty of Psychology and inclusive education, TSPU, named after. S. Aini; Tel: 985727497

ИНСОНИЯТ ҲАМЧУН ЯК МАВЗҮЙ ВА ҲАДАФИ МУНОСИБАТХОИ ЧОМЕАВЙ

Ба саволе, ки шахсият чист, чомеашиносон ва равоншиносон ба таври гуногун посух медиҳанд ва гуногуни посуххой онҳо ва қисман дар ихтилофҳои назарҳо ва мураккабии падидай шахсият зоҳир мешавад. Калимаи шахс ("personalit") дар забони англисӣ аз лотинии "persona" меояд. Дар ибтидо ин калима ниқобҳоеро ифода мекард, ки хунармандон ҳангоми намоиши театр дар драмаҳои Юнони қадим мегӯшиданд. Вокеан, ин истилоҳ дар аввал тасвири комикс ё фочиавиро дар амали театрӣ нишон медод. Ҳамин тариқ, мағҳуми «шахсият» аз аввал тасвири берунӣ ва сатҳии иҷтимоии онро дар бар мегирад, ки шахс ҳангоми иҷрои баъзе нақшҳои ҳаётан муҳим қабул мекунад - як намуди «ниқоб», шахси оммавӣ, ки ба дигарон муроҷиат мекунад. Барои ба даст овардани мағҳумҳои гуногуни мағҳуми шахсият дар чомеашиносӣ ва равоншиносӣ нуқтаҳои назаршиносони шинохтаи ин соҳаро пешӣ назар меорем. Масалан, Карл Роджерс шахсиятро аз нигоҳи худ тавсиф кардааст: ҳамчун як муташаккил, дарозмуддат, субъективӣ даркшуда, ки ҷавҳари таҷрибаи моро ташкил медиҳад. Гордон Аллорт шахсиятро ҳамчун он ҷизе ки дар асл инсонро ифода мекунад, муайян кард - як "ҷизе" дохилӣ, ки табиати муносибати инсонро бо ҷаҳон муайян мекунад [1].

Ва дар фаҳмиши Эрик Эриксон, шахс дар тӯли ҳаёташ аз як қатор буҳронҳои психологию иҷтимоӣ мегузарад ва шахсияти ў ҳамчун вазифаи натиҷаҳои буҳрон ба назар мерасад. Ҷорҷ Келли шахсиятро роҳи нодири эътирофи таҷрибаи ҳаётӣ, ки ба ҳар як Дума ҳос аст, баррасӣ кард. Консепсияи тамоман гуногунро Раймонд Кеттел пешниҳод карда буд, ки ба гуфтаи вай, таркиби шахсияти он аз шаш таркиби ибтидой иборат аст. Дар ниҳоят, Алберт Бандура шахсро дар шакли мураккаби ҳамкории муттасили фард, рафттор ва вазъ баррасӣ кард. Чунин монандии равшани консепсияҳои зикршуда возех нишон медиҳад, ки мундариҷаи шахс аз нуқтаи назари консепсияҳои гуногуни назариявӣ назар ба мағҳуми ибтидоии «сими иҷтимоии беруна» бисёртарафа аст. Таърифи дигари шахсият: "Шахсият - ҳусусиятҳои хоси рафтори фард". Аз ин рӯ, "шахсият" дар ин ҳолат аз рафтор гирифта мешавад, яъне шахсияти "шахсият" сабаби рафтори ўро ҳисобидааст. Дар бисёре аз таърифҳои шахсият таъқид мешавад, ки сифатҳои психологии шахсе, ки равандҳои маърифатии ў ё услуби инфиродии фаъолиятро тавсиф мекунанд, сифатҳои шахсиро дар бар намегиранд, ба истиснои онҳое, ки дар муносибат бо одамон дар чомеа мушоҳида мешаванд [3].

Тавре ки Ҳонел Л. ва Зиглер Д. қайд кардаанд, аксари таърифҳои назариявии шахсият муқаррароти зерро дарбар мегиранд:

- Аксар таърифҳо ба маънои фардият ё фарқиятҳои инфиродӣ таъқид мекунанд. Чунин сифатҳои маҳсус дар одам ифода карда мешавад, ки ба туфайли ин шахс аз тамоми одамони дигар фарқ мекунад. Ғайр аз он, фаҳмидан мумкин аст, ки қадом хислатҳои мушаххас ё омезишҳои онҳо як одамро аз фарқ кардани фарқиятҳои шахс танҳо фарқ мекунанд.

- Дар аксари таърифҳо шахс ба ҳайси соҳтор ё созмони гипотетикий пайдо мешавад. Рафттори шахси вокей, ки ба мушоҳидаи бевосита дастрас аст, ҳадди аққал қисман аз ҷониби шахс ташкил ё ҳамгиро кардашуда ҳисобида мешавад. Ба ибораи дигар, одам ин абстраксия аст, дар асоси ҳулосаҳое, ки дар натиҷаи муоширати рафтори одам ба даст омадаанд.

- Аксар таърифҳо аҳамияти баррасии шахсро дар робита бо таърихи зиндагии шахс ё дурнамои рушд таъқид мекунанд. Шахсият дар раванди эволюсия ҳамчун як объекти таъсири омилҳои дохилӣ ва беруна, аз ҷумла ҳавои генетикий ва биологӣ, таҷрибаи иҷтимоӣ ва вазъи тағйирёбандай мұхити зист тавсиф карда мешавад.

- Дар аксари таърифҳо одам он сифатҳоеро муаррифӣ мекунад, ки барои шаклҳои устувори рафтор масъуланд. Ин шахсият ба андозаи нисбатан бетағиҳир ва доимӣ дар вақт ва вазъиятҳои тағйирёбандай мебошад; он ҳисси муттасилии вақт ва мұхитро таъмин мекунад.

Сарфи назар аз нуқтаҳои дар боло зикршуда, таърифҳои улуми шахсӣ дар байни муаллифони гуногун ба куллӣ фарқ мекунанд. Аммо аз гуфтаҳои дар боло овардашуда метавон қайд кард, ки шахс одатан ҳамчун шахсият дар маҷмӯи сифатҳои иҷтимоӣ ва ба дастовардашуда муайян карда мешавад. Ин маънои онро дорад, ки шахсият чунин ҳусусиятҳои инсонӣ, ки генотип ё физиологии муайяншуда надорад, ба ҳаёт дар чомеа вобастагӣ надорад. Мағҳуми

"шахсият" одатан чунин хосиятхоро дар бар мегирад, ки камтар ё устувортар буда, ба шахсияти шахс шаҳодат медиҳанд ва амалҳои ўро барои одамон муайян мекунанд [2].

Фаҳмиш ҳам дар забони ҳамарӯза ва ҳам илмӣ истилоҳҳои «шахс», «инфиродӣ», «фардият» ва истилоҳи «шахсият» хеле зуд-зуд пайдо мешаванд. Оё онҳо ҳамон зуҳуротро ифода мекунанд ё ягон фарқият байни онҳо вучуд дорад? Аксар вақт ин калимаҳо ҳамчун синоним истифода мешаванд, аммо агар касе ба таври дақиқ ба таърифи ин мағҳумҳо наздик шавад, пайкарҳои назарии семантикро пайдо кардан мумкин аст. Ин инсон мағҳуми умумитарин ва умумист, ки пайдоиши онро аз лаҳзай сар задани Homo sapiens сарварӣ мекунад. Инсон як намояндаи ягонаи насли башар, дорандай мушаххаси тамоми хусусиятҳои иҷтимоиву психологии инсон: сабаб, ирода, талабот, манфиатҳо ва гайра мебошад. [5] Дар ин ҳолат мағҳуми "фард" дар маънои "шахси мушаххас" истифода мешавад. Ҳангоми таҳияи ин савол ҳам хусусиятҳои амали омилҳои гуногуни биологӣ (хусусиятҳои синну солӣ, гендерӣ, ҳарорат) ва фарқият дар шароити иҷтимоии ҳаёти инсон ба қайд гирифта намешавад. Аммо аз амали ин омилҳо комилан даст қашидан ғайриимкон аст. Аён аст, ки дар байни ҳаёти кӯдак ва калонсол шахси ҷомеаи ибтидой ва давраҳои пешрафтаи таъриҳӣ тафовути калон вучуд дорад. Бо мақсади инъикос кардани хусусиятҳои мушаххаси таъриҳии рушди инсон дар сатҳҳои гуногуни рушди инфиродӣ ва таъриҳии ў дар баробари мағҳуми «фард», мағҳуми шахсият низ истифода мешавад. Ин шахс дар ин ҳолат ҳамчун нуқтаи ибтидоии ташаккули шахсият аз ҳолати ибтидой баррасӣ мешавад, шахсият натиҷаи рушди шахс, таҷассуми комили ҳама сифатҳои инсонӣ.

Ҳамин тавр, ҳангоми таваллуд кӯдак ҳанӯз шахс нест. В.А.Чуланов қайд мекунад, ки барои ташаккули шахсият бояд як роҳи муайяни рушд тай карда шавад ва 2 гурӯҳи шароитро барои ин рушд нишон дидад: майлҳои биологӣ, генетикӣ, заминаҳо ва мавҷудияти муҳити иҷтимоӣ, ҷаҳони фарҳанги инсонӣ, ки кӯдак бо он робита дорад.

Фардиятро ҳамчун маҷмӯи аломатҳое майян кардан мумкин аст, ки як шахсро аз шахси дигар фарқ мекунад ва фарқиятҳо дар сатҳҳои гуногун - биохимијӣ, нейрофизиологӣ, психологӣ, иҷтимоӣ ва ғарзи вучуд доранд [4].

Инсон объекти омӯзиши як қатор илмҳои гуманитарӣ, пеш аз ҳама, фалсафа, психология ва ҷомеашиносӣ мебошад. Фалсафа шахсро аз нигоҳи мавқеи ҳуд дар ҷаҳон ҳамчун як субъекти фаъолият, дониш ва эҷодкор мешуморад. Психология шахсиятро ҳамчун як пойгоҳи устувори равандҳои рӯҳӣ меомӯзад. Ҳосиятҳо ва муносибатҳо: ҳарорат, хислат, қобилият ва гайра.

Усули сотсиологиро дар шахсият фарқ мекунад. Мушкилоти асосии назарияи сотсиологии шахсият бо ҷараёни ташаккули шахсият ва рушди эҳтиёҷоти он ба фаъолияти ҷудогона бо фаъолият ва рушди ҷомеаҳои иҷтимоӣ, омӯзиши робитаи мантиқии байни шахс ва ҷамъият, фард ва гурӯҳ, танзим ва худтanzимкунӣ рафтари иҷтимоии шахс вобаста аст.

Адабиёт:

1. Аисанар П. Современная социология// Социологические исследования. – 1995 г.- №12, 1996 г. - №1-2, 7-10.
2. Бергер П., Лукманн Т. Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. - М.: Медиум, 1995. – 58 с.
3. Дудченко О.Н., Мытиль А.В. Социальная идентификация и адаптация личности// Социологические исследования, 1998 г., № 6. С.111.
4. История социологии. Учеб. пос. (Под общ. ред. А.Н.Елсукова. – М.: Высшая школа., 1997. – 218 с.

Калидвожаҳо: объект, гурӯҳ, шахсият, зуҳурот, кӯдак, рафтор, психология, ҷамъият

Аннотация

ЧЕЛОВЕК КАК ТЕМА И ЦЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОДХОДА

С древнейших времен человек задумывался о своей природе, и том, что он собой представляет, какое место занимает в мире, каковы границы его возможностей, способен ли он стать господином своей судьбы или обречен быть ее слепым орудием. Сегодня проблема человека находится в центре внимания многих наук, составляет основу и предмет междисциплинарных исследований.

Ключевые слова: объект, группа, личность, явление, ребёнок, поведение, психология, общество

Annotation

A PERSON AS A GOAL THEME AND GOAL OF A SOCIAL APPROACH

Since ancient times, man has thought about his nature, and what he represents, what place he occupies in the world, what are the limits of his possibilities, whether he is able to become the master of his fate or is doomed to be her blind instrument. Today, the problem of man is in the center of attention of many spiders, forms the basis and subject of interdisciplinary research.

Key words: *object, group, personality, phenomenon, child, behavior, psychology, society*

Маълумот дар бораи муаллиф: Чамилова Нигора, магистранти соли якуми факултети психология ва таҳсилоти фарогири ДДОТ ба номи С.Айнӣ.

Роҳбари илмӣ: Дадабоева М.

Сведения об авторе: Джамилова Нигора, магистрантка первого курса факультета психологии и инклюзивного образования ТГПУ им. С.Айни.

About the author: Jamilova Nigora, master student of the first year of the faculty of Psychology and inclusive education, TSPU named after S. Aini; Tel: 554559855

ДИСЛАЛИЯ ВА НАМУДХОИ ОН

Ҳар як падару модар меҳоҳанд, ки фарзандашон бо одобу ширинсухан башад, аммо мутасифона бо амри тақдир баъзе аз кӯдакон гирифтори нуқсонҳои гуногуни нутқӣ мешаванд, ки ислоҳ карданаш мумкин аст. Вале на ҳамаи волидайн инро дарк мекунанд, ва аз ин нуқсони ислоҳ шавандай фарзанди худ шарм мекунанд ва дар ҷойҳои ҷаъмиятӣ намегузоранд, ки фарзандашон бо касе ҳамсӯҳбат шавад, чунки намехоҳанд аз нуқсони фарзандашон касе огоҳ гардад. Дар ин ҷо савол ба миён меояд, ки ҷаро волидайн намегузорад фарзандаш бо касе ҳамсӯҳбат шавад?. Шояд, ки метарсанд ва ё фикр мекунад он нуқсони нутқронии дар фарзандашон буда боиси паст шудани обӯрую этибори онҳо мешавад. Дар ин ҳолат набояд аз нуқсони фарзанди худ шарм кард, балки ба ў кумак кардан лозим аст, то ки дуруст талаффуз кардани овозхоро ёд гирад. Барои ин волидайн бояд ба логопед муроҷиат кунанд, чунки мутахассиси соҳа оид ба пешгирий ва бартараф кардани нуқсонҳо дар нутқронӣ мадад мерасонад ва имконият намедиҳад, ки як нуқсон сабаби ба вучудоии дигар нуқсон шавад. Яке аз сабабҳои гирифтор шудани кӯдак ба нуқсони нутқӣ ин аст, ки қисми зиёди калонсолон бо кӯдакон бо лафзи худи онҳо тақлид карда гап мезананд. Дар ин ҳолат нутқи кӯдак дер инкишоғ меёбад ва боиси пайдошавӣ ва шаклгирӣ нуқсонҳои нутқӣ мегардад, ки яке аз он нуқсонҳои нутқӣ дислалия мебошад. Чигунае дар боло қайд карда гузаштам дислалия аз калимаи юнонии dis – вайроншавӣ ва lalia – нутқ гирифта шудааст. Он яке аз нуқсонҳои зиёдтар паҳншудаи нутқ ба ҳисоб меравад. Мо гуфта метавонем, ки дислалия – талаффузи гайримуқарарии овозҳои забони модарӣ мебошад, ки ҳангоми мавҷуд будани мушкилот дар системаи марказии асад ба рушди равонӣ-психикӣ пайдо мешавад. Аксари вакт, дислалия дар кӯдакон ҳангоми баргузор накардани корҳои ислоҳӣ аз тарафи мутахасис – логопед ба дислексия ва дисграфия (нуқсони ҳаттӣ) мубаддал мешавад.

Дислалия худ як падидаи маъмул барои кӯдакони синни томактабӣ мебошад, ки онҳо ба ёрию мадади табиб ва логопед ниёз доранд. Масалан, ҳангоми талаффуз иваз кардани овози « п » бо ҳарфи « л ». Нуқсонҳо дар талаффуз ба инкишоғи ақлии кӯдак таъсир намерасонад, аммо чунон, ки дар боло қайд карда гузаштем метавонад ба пайдошавии дисграфия оварда расонад ва инчунин муоширатро душвор созад. Бинобарин саривакт бартараф намудани он барои ба мактабравии кӯдак хело муҳим аст.

Кори мутахассисони соҳа дар клиникаҳо ин омӯхтани соҳтори дастгоҳи нутқ ва зудҳарракатии он мебошад, инчунин муайян кардани сифати шунавоии фонематикӣ ва талаффузи овозро дар бар мегирад, ки ҳангоми зарурат ба дандонпизишк ва отоларинголог ва инчунин бо невролог дар ҷараёни ташхис барои рафъи дигар сабабҳою мушкилот корҳои ислоҳкуни бароҳ монда шудааст.

Муоина ва ташхиси тиббӣ, психологӣ ва педагогиро дар ҳама гуна синну сол ба роҳ мондан мумкин аст ва барои муроҷиат ба логопед ҳечгоҳ дер намешавад. Ислоҳӣ нуқсони нутқронӣ, аз он ҷумла дислалия дар се марҳила ба роҳ монда мешавад – омодагӣ, ташаккули малакаҳои ибтидоии талаффузи овоз ва машқу такмилдиҳии амали талаффузи дурусти овоз. Паҳншавии мушкилоти нуқсони нутқ ин як падидаи маъмул аст, ки дар амалии логопед зиёд дучор мегарданд.

Дарсҳо ё худ машгулиятҳои табобатӣ-ислоҳӣ бо табиб барои аҳолии калонсолоне, ки дар натиҷаи заҳм бардоштани сар ва ё склерозро аз сар гузаронидаанд, талаб карда мешавад. Аксар вакт, вайрон кардани талаффузи овозӣ вуҷуд доранд, ки ба тақмили минбаъдаи нутқи шифоҳи ва ҳаттӣ монеа мешаванд. Гузашта аз ин луғатро вобаста ба синну сол пурра кардан мумкин аст. Дислалия ин як нуқсон-бемориест, ки дар он нуқсони талаффузи овоз, кори гӯшҳои хуб ва дастгоҳи артикулиацисони муайян ва табобат карда мешавад. Муоина, ташхис, аниқсозии сатҳу дарачаи зуҳуроти дислалия дар натиҷаи фаъолияти дастаҷамъии табибони соҳаҳои гуногун амалӣ гардонда мешаванд. Табиб-терапевт соҳтор ва тарзу суръати ҳаракати дастгоҳи нутқ, талаффузи овоз ва шунавоии фонематикӣ, пизишкни дандон ҷойгиршавии дандонҳо ва иштироки онҳо дар талаффузи овозҳо ва духтури гулу, гӯшу бинӣ – отоларинголог кори узвуҳои зарурро дар талаффузи комили овозҳо муоина, ташхис ва аз он натиҷагирий намуда дар ҳолати зарурӣ табобату кори ислоҳкуни логопедиро пешниҳод менамоянд.

Мұхәррик

Нишонаҳои норасой дар талаффузи овозҳо дар нұқсони дислалия бо ивазкунй ва омехта карданни овозҳо зоҳир мегардад. Дар ин ҳолат овозҳо нопурра шунида мешаванд, ки онро дар аввали калима, дар миёна ё ин ки дар охири калима шунидан мумкин аст. Дар натица күдак як овозро ба овози дигар иваз мекунад, ки он дар системаи овозии забон мавчуд аст.

Дар натицаи омехтакунии овозҳо ҳангоми талаффуз дар як садодиҳи ду овозро хароб мегардонад ва ин метавонад сабаби комилан нодуруст азхудкунии системаи овозии забони модарӣ гардад. Дар дислалия, вобаста ба синну сол паҳлӯи маъни ва граматикии нутқ ташакул меёбад ва он ба инкишофи нутқи күдак вобастагии зич дорад. Дар натицаи саривакт ва дуруст ба роҳ мондани корҳои логопедӣ – ислоҳнамой нұқсони талаффузи овозҳо, яъне дислалияро то 5 солагии күдак бартараф намудан мумкин аст. Дар илми тиб дислалияро ба намудҳои зерин чудо мекунанд: дислалияи **механикӣ**, ки дар натицаи нұқсонҳои потологияи соҳтори анатомии дастгоҳи артикулиацисонӣ ба вучуд омадааст; дислалияи **функционалиӣ**, ки пайдошавӣ ва зухуроти он ба мушкилоти нейродинамикӣ дар кори мағзи сар ва зери таъсири омилҳои иҷтимоӣ пайдо мешаванд. Шакли охирини дислалия ба ду намуд таксим мешавад – **хисиёти** ва **муҳаррикӣ** [3, 45].

Ҳангоми гирифткоршавии күдак ба дислалия, ки пайдоиши он ба кори мағзи сар, узвҳои шунавоӣ алоқаманд аст, дар нутқи даҳонӣ яқдигарро иваз мекунанд, ба фикри күдак дуруст аст, лекин дар ҳолати шунавоии солим нодуруст мебошад.

Намуди муҳаррикии дислалия шакли функционалии бемории күдак бо ҳаракатҳои номутаносиби лабҳо, забон ва ҷоғи поён тавсиф дода мешавад, ки онҳо ба талаффузи овозҳо таъсири мерасонанд. Сабаби дислалияи функционали муҳаррики инҳо шуда метавонад: системаи моторӣ-агар он бо тағироти нейродинамикӣ дар қисми марказии анализаторҳои нутқ ба вучуд омада бошад. Дар ин ҳолат баъзе номукамаллиҳо дар ҳаракатҳои лабҳо ва забон пайдо мешаванд, ки ҳамаи ин ба таҳқиқи зухуроти дислалияи функционалии артикулиацисияи садоҳо оварда мерасонад (нұқсони фонетикӣ). Ҳисиёти, ки бо сабаби гузоришҳои нейродинамикӣ дар маркази таҳлилгарии шунавоӣ ба вучуд меояд. Дар ин ҳолат фарқияти шунавоии фонематикӣ ба акустикӣ монанд (яъне садои овозҳо баланд, паст, дағал, саҳт ва ё нарм) шунида мешавад. Аз ин рӯ, овозҳо дар нутқи даҳонӣ иваз ва омехта мешаванд, ки он камбудии фонетикӣ буда ҳангоми навиштан ба ивазкунии ҳарфҳо ва роҳ додани күдак ба ҳатогиҳои имлой оварда мерасонад.

Дар мавриди оmezиши ду навъи камбудихои дар боло зиқр шуда, мо метавонем дар бораи дислалияи сенсомоторӣ маълумот дихем. Тибқи набудани ташаккули алломатҳои **садои акустикӣ ё артикулиацисонӣ**, инчунин **фонетикӣ ё фонематикӣ**, аз руи камбудҳо дислалияро ба намудҳои зерин чудо мекунанд: **артикулиацисонӣ – фонематикӣ**, **фонематикӣ – акустикӣ** ва **артикулиацисонӣ – фонетикӣ**. Вобаста аз шумораи садоҳои вайроншуда 2 намуди дислалия вучуд дорад: **дислалияи оддӣ** – күдак аз 1 то 4 овозро нодуруст талаффуз мекунад; **дислалияи муракаб** – күдак зиёда аз 4 овозро нодуруст талаффуз мекунад [2, 19].

Ҳангоми ташхис кардани күдакони гирифткори дислалия Мутахассисон бояд муайян кунанд, ки чи қадар овозҳоро күдак нодуруст талаффуз мекунад. Сабабҳои дислалия ба ду гурӯҳи калон тақсим мешаванд: сабабҳои функционалий, ки он ба инкишофи нодурусти анатомии дастгоҳи артикулиацисонӣ ба ҳисоб меравад. Ин нұқсон дар давоми умри күдак бетағиҳир мондааст ва аксар вақт он ба омилҳои иҷтимоӣ – биологӣ алоқаманд аст. Ба монанди тақлидкунии күдак ба нутқи волидайн, ки онҳо овозу калимаҳоро нодуруст талаффуз мекунанд ва дар як вақт дар оила якчанд забонро меомӯзанд. Сабабҳое, ки дар соҳтори дастгоҳи артикулиацисонӣ ноқсӣ, вайроншавии физиологии узвҳо вучуд доранд. Ба ин нұқсонҳо таалук доранд кутоҳии забон ё худ микрого glossia, лабҳои хеле гафс.

Пеш аз оғози ҳалли мушкилоти бартарафсозӣ табибон сабабҳои аслии дислалияро муайян мекунанд ва дар асоси он барномаи минбаъдаи ислоҳӣ-педагогиро таҳия менамоянд. Масалан, агар дислалия дар күдак бо сабабҳои механикӣ пайдо шуда бошад мудоҳилаи ҷарроҳ яъне ҷарроҳии хурде лозим аст ва агар микро ё макрого glossia, яъне кутоҳии забон қайд карда шуда бошад, пас инкишофи мӯътадили ҷисмонӣ ва ақлонии күдак зери шубҳа гузошта мешавад, ки он низ ҷарроҳии тиббири талаб мекунад.

Дастгоҳи артикулиацисонии периферии нутқ забон, дандон, лаб ва даҳон мебошанд. Норасоҳои дар ҳаракати забон ва лабҳо дар байни ҳусусиятҳои соҳтории забон ва лабҳо метавонанд ба дислалия оварда расонанд. Норасоҳое низ боиси дислалияи механикӣ мешаванд, метавонанд модарзод ё гирифткоршуда баъди тавалуд бошанд, яъне аз беморӣ ё

чаррохатбардории дандонҳо ё даҳон ба вучуд меоянд. Бо вучуди ин, фаҳмидан мумкин аст, ки лабони болои лоғар, нарм ва нарми саҳт алоқаманданд, на ба дислалия, балки онҳо ба ринолалия мансубанд. Дар ҳолати инкишофи дислалияи функционалӣ соҳтори дастгоҳи артикулиацсионӣ тағиیر намеёбад ва ин маънои онро дорад, ки барои вайрон кардани талаффузи овоз ягон нуқсон, монеаи органикӣ вучуд надорад. Дар чунин ҳолат дислалия зери таъсирӣ омилҳои биологӣ ё иҷтимоӣ сар мезанад. Омилҳои манғии иҷтимоӣ барои ба вучуд овардани дислалия тақлид кардани кӯдакон ва инчунин муҳите, ки дар оилаи бо ду-се забони муошират менамоянд, яъне онҳо бо ду се забон гап мезананд ва дар натиҷа ба мушкилӣ дар талаффузи овозҳо дучор мешаванд.

Ташхиси нутқ - сараввал муайян кардани ҷузъиёти инкишофи кӯдак дар аёми ҳомиладории модар, мушкилотҳо дар таваллуди кӯдак, ҳолати эмотсиалий ва бемориҳои азсад гузаронидай ў мебошад. Мутахассисон хучҷатҳои тиббири барои муайян кардани инкишофи барвақти равонию ҷисмонӣ вазъи узвҳои шунавоӣ, кулли организмро меомӯзанд. Минбаъд логопед соҳтор ва зудҳаракатии узвҳои дастгоҳи нутқро меомӯзанд ва таҳлил менамояд. Ташхиси садоҳои даҳонӣ, яъне ташхиси ҳолати талаффузи овозҳоро муоина ва ташхис намуда тавассути маводи маҳсуси дидактикаи сабабҳои дуру дароз инкишоф наёфтани нутқи кӯдакон ва пайдо шудани нуқсонҳои гуногун ин номукаммалии инкишофи ақлиро муайян менамоянд. Аниқ карда шудааст, ки 50% фоизи кӯдакони ақлан ақибмонда ба талаффузи нодурусти овозҳо гирифтор мебошанд.

Дарсҳои табобати логопедӣ барои ислоҳӣ дислалия бояд мунтаззам бошанд ва ҳадди ақсал се бор дар як ҳафта гузаронида шаванд ва ҳамзамон варзиши гимнастикаи артикулиацсионӣ таъин карда шавад. Дар навбати худ волидайн бояд вазифаҳои пешниҳод намудаи логопедро иҷро намоянд. Дарсҳои корексионӣ – ислоҳӣ барои шакли оддии дислалия аз 1 то 3 моҳро дарбар мегирад, ва дар дараҷаи мураккаб бошад аз 3 то 6 моҳ корҳои табобатӣ – ислоҳӣ – педагогиро талаб мекунад [1, 24].

Таъкид кардан меҳоҳам, ки дислалия нуқсони нутқии ислоҳшаванда буда нутқи фаҳмо, аниқ ва бурројаш аз омилҳои инкишофи иродавӣ – ахлоқӣ ва таҳсили бо муваффақияти ў дар мактаб шуда метавонад.

Адабиёт:

1. Бурлакова М. К. Советы логопеда. – М.: Секачёв, 2001. – 64 с.
2. Волкова Г. А. Логоритмическое воспитание детей с дислалией (методические разработки к проведению коррекционных занятий). – СПб.: Образование, 1993. – 96 с.
3. Майдова Б., Обидова М., Ёдгорова Е. Асосҳои логопедия. Китоби дарсӣ барои донишҷӯёни ихтиносӣ педагогика, психология ва логопедия. – Душанбе: Матбааи ДДОТ ба номи С. Айни, 2018. – 138 с.
4. Рау Ф. Ф. Приемы исправления недостатков произношения фонем //Основы теории и практики логопедии. – М., Интор, 1968. – 198 с.

Калидвожаҳо: дислалия, вайронкунии талаффуз, бемории талаффуз, омехтақунӣ, мушкилоти нейродинамикӣ, фонемаҳо, механикӣ, функционалӣ, забон, дандонҳо.

Аннотация

ДИСЛАЛИЯ И ЕЕ ВИДЫ

В статье автор выделяет один из самых сложных и распространенных дефектов речи у детей - дислалию. Подчеркну, дислалия - это нарушение речи, для исправления которого необходима совместная работа няни, логопеда, учителя и родителей. Подчеркивается, что выявление причин дислалии и ее видов позволяет ребенку своевременно получить помощь логопеда-педагога.

Ключевые слова: дислалия, нарушение произношения, нарушение произношения, спутанность сознания, нейродинамические проблемы, фонемы, механический, функциональный, язык, зубы.

Annotation

DYSLALIA AND ITS TYPES

In this article, the author highlights one of the most complex and widespread speech defects in children - dyslalia. I would like to emphasize that dyslalia is a speech disorder and its correction requires the joint work of a babysitter, a speech therapist, a teacher and parents. It is emphasized that the identification of the causes of dyslalia and its types allows the child to receive timely help from a speech therapist-pedagogue.

Keywords: *dyslalia, pronunciation disorder, pronunciation disorder, confusion, neurodynamic problems, phonemes, mechanical, functional, language, teeth.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Табаров Ҳусейнжон Сайдович, магистранти соли дуюми иҳтиёсси логопедияи факултети психология ва таҳсилоти фароғори Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айни. Суроға: вилояти Ҳатлон, ноҳияи Вахш, ҷамоати деҳоти Киров, деҳаи Янги-Ариқ. Тел: 919900222.

Роҳбари илмӣ: доктори илмҳои педагогӣ, профессор Мачидова Б.

Сведения об авторе: Табаров Ҳусейнжон Сайдович, магистрант второго курса по специальности логопедия, факультета психологии и инклюзивного образования Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни. Адрес: Хатлонская область, Вахшский район, джамоат Киров, село Янги-Ариқ, тел. 919900222.

Научный руководитель: доктор педагогических наук, профессор Маджидова Б.

About the author: Tabarov Huseinjon Saidovich, master of the second year of speech therapy, Faculty of Special Psychology and Comprehensive Education Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini. Address: Khatlon region, Vakhsh district, Kirov jamoat, Yangi-Arik village. Tel: 919900222.

Scientific director: Doctor of Pedagogical Sciences, Professor Machidova B.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Успехи в формировании человека нового типа не снимают проблем образования и воспитания, в том числе, и нравственного воспитания. Это обусловлено потребностями передачи морального опыта старших подрастающему поколению и выработки активной жизненной позиции у каждого члена общества, требованиями нового демократического образа жизни.

В современных условиях Республики Таджикистан перед педагогикой, этикой, социальной психологией и другими науками, занимающимися вопросами воспитания, возникает немало животрепещущих проблем и прежде всего проблема выяснения специфики нравственного воспитания и его места в системе воспитательной работы.

Нравственное воспитание имеет прямое и непосредственное отношение ко всему многостороннему процессу формирования нравственности общества и личности, к трудовому, эстетическому, правовому, экологическому и другим направлениям воспитательной работы и одновременно решает свои собственные задачи в сфере воспитания.

Дальнейшее продвижение таджикского народа к будущему, огромные изменения, происходящие в нашей стране, развитие общества в сфере научно-технического прогресса, рост образованности и информированности населения, утверждение норм демократического образа жизни и его развития – все это указывает на усиливающуюся роль и необходимость дальнейшего совершенствования нравственного воспитания подрастающего поколения.

В последние годы намечается тенденция к улучшению условий воспитания и образования в общеобразовательных школах Республики Таджикистан. «Стратегический курс нашего государства, нацеленный на преобразование всех сфер жизни общества, предполагает повышение роли человеческого фактора. Общество не может эффективно функционировать, не находя новых путей развития творческих способностей масс во всех сферах жизни. Вот почему в центре внимания должен быть человек и его умственное, нравственное, физическое развитие, психологическое состояние, состояние его здоровья. От того, каким будет духовный мир, здоровье и способности у тех, кто сейчас играет в детском саду, сидит за школьной партой, учится в средней и высшей школе, зависит будущее государства и наций».

Поддерживая политический курс Правительства Республики в современных социально-экономических условиях, педагогический коллектив общеобразовательных школ, в том числе учителя и воспитатели школ №№15, 16, 21, Международной школы прилагают максимальные усилия для повышения уровня образования и воспитания своих учеников. Как показывает опыт, наряду с некоторыми недостатками, намечаются значительные достижения в сфере образования и воспитания, а именно в аспекте нравственного воспитания подрастающего поколения.

Одной из основных и наиболее сложных проблем в общеобразовательных школах нашей республики является нравственное воспитание подросткового возраста школьников.

Нравственное развитие личности подростка считается сложным психологическим процессом. Подростковый возраст школьников отличается повышенной эмоциональной возбужденностью, изменением положения, которое они занимают в детском коллективе. Знание их психологических особенностей позволяет совершенствовать целенаправленную деятельность подросткового возраста и управлять такими психическими процессами, как восприятие, память, внимание, мышление, речь, формировать волю и характер, определенные свойства и черты личности. Именно в подростковом возрасте формируется нравственная направленность личности.

«Именно в этом возрасте школьник стремится к самостоятельности в отношениях с товарищами и взрослыми, к анализу собственного поведения, казаться взрослым и определить свое место в жизни, к самоутверждению, у него появляется категоричность в суждениях, ибо в ней он видит путь к подтверждению своей правоты. В подростковом возрасте происходит глубокая перестройка организма, физическое созревание. Для детей этого возраста характерны повышенная эмоциональность, активная жизнедеятельность, формирование нравственного сознания, выработка морально-этических норм поведения. В своем поведении подростки бывают не совсем последовательны, например, застенчивость у них может смениться грубоостью

Мұхаққиқ

или хвастовством. Учитель призван выяснить причины и условия возникновения и наметить пути преодоления подобных противоречий.

Необходимо отметить тот факт, что в подростковом возрасте в основном должно доминировать трудовое воспитание. Именно в этом возрасте школьники должны быть подготовлены к выбору трудового пути, у них должна быть воспитана готовность трудиться в сфере материального производства. При этом речь идет не об одностороннем развитии школьника, а о различных ее сторонах. Общая педагогическая задача состоит в том, чтобы социально-необходимые требования общества превратить во внутренние побудители поступков школьника.

На наш вопрос о роли учителя в формировании нравственного сознания школьников подросткового возраста ответила руководитель 8 «а» класса 21-й школы Вера Ивановна Баницкая: - В развитии у подростков интереса к занятиям и учению, в приобретении знаний, углублении и расширении их, в выработке сознательного и творческого отношения к учебе важная роль отводится личности учителя, уровню его знаний, умению и мастерству, педагогическому такту. У подростков каждый новый предмет, каждый новый урок вызывает большой интерес. Учитель должен сохранить и развить этот интерес, потому что педагогическое мастерство учителя определяет многие вопросы на подобие «будет ли ученик работать на уроке или заниматься собственными делами, добросовестно готовить домашние задания или бездельничать, стараться понять и знать учебный материал или довольствоваться минимумом для получения желаемой оценки».

Как показывает опыт, подросток очень серьезно относится к личности учителя, оценивает поступки и отношения его к учебному процессу, к своим ученикам. На наш вопрос, «Каким Вы хотите видеть своего учителя?» ученик 8«а» класса 21-й школы Гайрат К. ответил так: «Учитель должен быть строгим (не всегда), не срываться на детей, не нервничать, быть справедливым».

На вопрос «За какие качества Вы любите своего учителя?» ученица 7 «б» класса 15-й школы Наргис М. ответила так: «За доброту, за строгость, за безобидный юмор, за справедливость».

На этот же вопрос ученица 7«а» класса 21-й школы Альмира Б. ответила следующим образом: «За строгость, за доброту, справедливость, ум, чувство юмора, за воспитанность».

Два последних ответа почти одинаковы по содержанию, и это указывает на формировавшиеся уже нравственные нормы у школьников подросткового возраста.

Литература:

1. Абдуллаев Д.И. Неравенство воспитание трудных подростков средствами массовой информации. Автореф. дисс. канд. пед. наук. – Ташкент, 1986. – 19 с.
2. Азбука нравственного воспитания. – М.: Просвещение, 1975. – 78 с.
3. Айзерман Л.С. Уроки нравственного прозрения. – М.: Педагогика, 1983. – 128 с.
4. Алиева С.А. Вопросы нравственного воспитания в трудах педагогов-просветителей Азербайджана. – Баку: Маариф, 1988. – 110 с.
5. Ананьев Б.Г. Человек как пример познания. – Л., 1968. – 410 с.

Ключевые слова: читатели, подростки, исследования, нравственное воспитание, эстетика, юриспруденция, образование, воспитание.

Аннотация

БАЪЗЕ ХУСУСИЯТ ВА МУШКИЛОТИ ТАЪЛИМИ АХЛОҚИИ ХОНАНДАГОНУ НАВРАСОН

Дар ин мақола бевосита баъзе хусусиятҳо ва мушкилотҳои ахлоқии хонандагон ва наврасон таҳлилу барасӣ шудааст.

Муаллиф нишон ва натиҷагирии масъаларо таҳқиқ намуда, қайд кардааст, ки тарбияи маънавӣ метавонад бо тамоми равандҳои бисёрҷониба ва вазифаҳои муҳими ахлоқии чомеаи инсониро рушд дигҳад, фардият бошад, метавонад бо меҳнат ҷиҳатҳои эстетикӣ, ҳуқуқӣ, экологӣ ва дигар соҳаҳои кори таълим ва ҳамзамон вазифаҳои худро дар соҳаи маориф ҳал намояд.

Муаллиф қайд мекунанд, ки барои ҳалли ин мушкилот дар наврасӣ меҳнати ахлона дар фазои таҳсилот ба назар гирифта шавад.

Калидвожахо: хонандагон, наурасон, татқиқот, тарбияи маънавӣ, ҷиҳатҳои эстетикӣ, ҳуқуқӣ, соҳаи маориф, таҳсилот.

SOME FEATURES AND PROBLEMS OF MORAL EDUCATION OF ADOLESCENT SCHOOLCHILDREN

This article discusses some of the features and problems of moral education of adolescent schoolchildren.

Moral education is directly related to the entire multilateral process of the formation of the morality of society and the individual, to the labor, aesthetic, legal, environmental and other areas of educational work and at the same time solves its own tasks in the field of education and upbringing.

The authors note that to solve this problem, it is necessary to note the fact that, in adolescence, labor education should dominate.

Keywords: readers, adolescents, research, moral education, aesthetics, jurisprudence, education, upbringing.

Маълумот дар бораи муаллиф: Салимов Далер, магистранти соли дуюми кафедраи психологиии умумии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.

Сведені об авторе: Салимов Далер, магистрант второго курса кафедрч общей психологии Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Аини.

Научный руководитель: к.п.н., доцент Сулаймонова А.Г.

About the author: Salimov Daler, the 2nd year master student of the faculty of Chemistry, TSPU, named after S.Aini.

ТАШАККУЛИ МУСТАҚИЛИЯТИ ХОНАНДАГОН ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ

Моделҳои таълим дар байни худ бо хусусияти таълимдиҳанда ва фаъолияти таълимдиҳандагӣ; бо хусусияти ҳамкории мутақобилаи муаллим ва хонанда; бо ташкил ва коркарди дидактикаи мұхтавои омӯзиш; бо воситаҳо ва методҳои таълим, ки танҳо ба ҳамин модели таълим хос мебошад, фарқ мекунанд.

Мушаххасан, дар тавсифи ин ду навъи фаъолият дар моделҳои мұхталифи таълим тавакқуф мекунем ва ҳамчунин маҳсусияти ташкил кардани худи мұхтавои маводи таълимиро қайд менамоем. Пешниҳоди ин навъҳои фаъолиятре дар шархи Ю. К. Бабанский такрор мекунем.

Фаъолияти муаллим ва хонанда ҳангоми таълими фахмандадиҳӣ-ороишотӣ ба тарзи зерин ташкил карда мешавад:

Муаллим	Хонанда
Бо истифода аз воститаҳои гуногун ба талабагон дар бораи унсурҳои нави малака ва маҳорат маълумот медиҳад	Ахбори таълимиро таҷдид мекунад
Лаҳзаҳои нисбатан мұхимро шарҳ медиҳад	Лаҳзаҳои нисбатан мұхимро азхуд менамояд дар шакли маводҳои аввалин
Фаҳмидани ахбори таълимиро ташкил мекунад	Тарзҳои мұхталифи чукри фикронии фамиши маводҳои таълими
Ҷамъбасти донишҳоро ташкил мекунад	Ҷамъбаст мекунад
Мустаҳкамкунин маводи таълимиро бо роҳи такроркунӣ ташкил мекунад	Маводи омӯхташударо бо роҳи такроркунӣ мустаҳкам мекунад бо қабули мисолҳои гногун
Истифодаи донишҳоро бо роҳи гузоштани вазифаҳои амалӣ ва супоришҳои корӣ ташкил мекунад	Маводи омӯхташударо дар рафти ичрои машқҳо истифода мекунад

Таълими хабардиҳанда (фаҳмандадиҳӣ-ороишотӣ) пеш аз ҳама бо он тавсиф карда мешавад, ки муаллим донишро дар навъи коркардшудаи «тайёр» баён менамояд, хонандагон онро қабул ва такрор мекунанд.

Фаъолияти муаллим асосан аз пешниҳод, «расондан»-и ахбор ба воситаи шарҳҳои даҳанакӣ ва бо истифодаи образҳо ва воситаҳои аёни иборат мебошад.

Таълими хабардиҳанда ҳамчун роҳи ташаккули донишҳо, бешубҳа, бартариятҳо дорад: расондан ва аз худ намудан донишҳо дар система, пайдарпай дар речай иқтисодӣ ва суръат, як бора барои миқдори зиёди талабагон амалӣ карда мешавад. Аммо дар ин муносибат камбуздо низ вучуд доранд: фаъолияти талабагон асосан аз хифз ва такрор кардани маълумоте, ки муаллим пешниҳод менамояд, иборат мебошад, бинобар ин, қобилияти ақлонӣ ва малакаи хонандагон, ба мисли дида тавонистани масъалаҳо, савол дода, таҳлил ва муқоиса кардани далелҳо, чудо намудани ҷузъ аз кӯлл ва дигар малакаҳои зехнӣ, ки мувофиқи дидактикаи мусоир ҳадафи мұхимтарини таълим дар баробари ташаккули донишҳо ва роҳнамоии арзишмандии мактаббачагон мебошанд, кам рушд мекунанд.

Ба ибораи дигар, таълими хабардиҳанда тафаккурро рушд намедиҳад. Бинобар ин, дар дидактика, маҳсусан дар асри XX, моделҳоеро ҷустуҷӯ мекарданд, ки ба омӯзиши тафаккури танқидӣ, самаранок (продуктивӣ, дар фарқият аз репродуктивӣ), малакаҳои тафаккури эҷодӣ имконият фароҳам оварда тавонад. Таълими проблемавӣ ҳамин тавр пайдо мешавад.

Ҳанӯз Сүкрот (469-399 то милод) ба шунавандагони худ мантиқан фикр кардан ва ҳангоми тафаккур кардан ҷустани ҳақиқатро ёд медод. Номи метод (сӯҳбати сүкротона, ҷустуҷӯ, эвристикӣ) решা дар ҳамин ҷо дорад. Руссо (1712-1778) барои он ки талаба ҳоҳиши донистан ва ёфтани дониш кунад, барои ӯ вазъиятҳои маҳсус ба вучуд меовард, ки талабаро ба ҷустуҷӯи маърифатӣ мачбур менамуд.

Песталотси, Дистервег ва педагогҳои дигар, чунон дарс медоданд, ки талаба на танҳо дониш мегирифт, балки онро ҷустуҷӯ низ мекард. Вале, таълими проблемавӣ дар педагогикаи Д. Диюи (1859-1952) ва олимони асри XX ба андозаи пурра таҳия гардид. Диюи мактаби даҳанакӣ, китобиро танқид мекард, ки қобилияти кӯдак ба фаъолият ва худшиносиро сарфи назар карда, ба ӯ дониши тайёр медод. Вай модели таълимиро пешниҳод намуд, ки муаллим фаъолияти

кӯдаконро ташкил мекунад ва кӯдакон дар рафти он масъалаҳои пайдошударо ҳал карда, донишҳои зарурии гузоштани масъала, ёфтани ҳалли он, истифодай донишҳои азхудкардаашонро ёд мегиранд. Ўинро таълим ба воситаи тайёр кардан, минбаъд – ба воситаи таҳқиқ кардан номид. Таълимро ҳамчун таҳқиқи масъала Ҷ. Брунер (ИМА), дар Россия - И.Я. Лернер, Т.В. Кудрявцев, А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов ва дигарон таҳия намудаанд.

Таълими проблемавӣ – модели таълимест, ки аз тарафи муаллим фаъолияти ҷустуҷӯи нисбатан мустақилона ташкил карда мешавад ва хонанда ғон дар рафти он донишҳо ва малакаҳои навро аз ҳуд менамоянд ва қобилиятҳои умумӣ, ҳамчунин фаъолмандии таҳқиқиро тараққӣ ва малакаҳои эҷодии ҳудро ташаккул медиҳанд. Ҳусусияти тадрис ва таълим дар мукоиса бо таълими хабардиҳанда саҳт тағиیر меёбад: талабагон ба мини-таҳқиқот ва ё кори амалии эҷодӣ машғул мешаванд (масалан, аквариум месозанд, асбоб ихтироъ мекунанд). Дар рафти ин «кор» ва «таҳқиқ» донишҳои нав: далелҳо, қонунмандиҳо, мағҳумҳо, усулҳо, назарияҳо, қоидаҳо, алгоритмҳо ташаккул меёбанд. Дар ин маврид соҳтори раванди таълим чунин аст:

- Ба вучуд овардани вазъияти проблемавӣ ва гузориши масъала;
- Пешниҳод намудани фарзияҳо, тасмимҳо оид ба роҳҳои эҳтимолии ҳалли масъала, асосноккунонии онҳо ва интиҳоби як ва ё якчанди он;
- Тағтиши санчишии фарзияҳои қабулшуда дар фанҳои табииӣ-математикӣ ва таҳлили мавод, манбаъҳо барои исбот кардани мукаррароти пешниҳодшуда ба илмҳои гуманитарӣ;
- Ҷамъбости натиҷаҳо: ворид намудани донишҳо ва малакаҳои нав ба системаи қаблан аз ҳуд намудаи хонандагон, мустаҳкамкунӣ ва истифодай онҳо дар назария ва амалия;

Адабиёт:

1. Амонов Н.Қ. Асосҳои психологии муюширати педагогӣ. – Душанбе, 2002.
2. Атахонов Р., Абдураҳмонов Г. Муқаддимиаи психология. – Душанбе, 2009.
3. Мустафоулов Т., Нарзуллоева М. Психологияи синнусолӣ ва педагогӣ. – Қўлоб, 1995.
4. Шоев Н.Н. Усул ва манбаъҳои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия дар муассисаҳои олии таълими. – Душанбе: Ирфон, 2003.

Калидвожаҳо: психология, татқиқот, фаъолгардонӣ, фаъол, майл, хонандагон, ҳусусиятҳо, маърифат, сифат, таҳлил.

Аннотация

РАЗВИТИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Анализ данной статьи обеспечивает самостоятельное обучение студентов в процессе обучения, где учитель несет ответственность за организацию действий ребенка в ходе решения проблем, усвоение необходимых знаний, их решение и использование их знаний.

Автор существенно анализирует все важные педагогические объекты образовательного процесса и ставит целью организовать такую модель.

Ключевые слова: психология, исследование, активизм, активный, склонность, читатели, характеристики, образование, качество, анализ.

Annotation

THE DEVELOPMENT INDEPENDENCE OF THE STUDENTS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

The analysys of this article provides an individual learning of students in the learning process where the teacher is responsible for organizing child's activities in the process of overcoming problems, assimilation of necessary knowledge, their solution and their use in the knowledge.

The author is largely analyzing all the important pedagogical facilities of educational process and puts an aim to organize such model.

Key words: psychology, research, activism, active, inclining, readers, characteristics, education, quality, analysis.

Маълумот дар бораи муаллиф: Ҳасанов Ҳуршед, магистранти соли дуюми кафедраи психологии умумии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.

Роҳбари илмӣ: н.и.п., дотсент Саидов М.В.

Сведения об авторе: Ҳасанов Ҳуршед, магистрант второго курса кафедры общей психологии Таджикского государственного педагогического университета имени С.Аини.

Научный руководитель: к.п.н., дотцент Саидов М.В.

About the author: Hasanov Khurshed, master student of the 2nd year of the Department of General psychology of Tajik State Pedagogical University named after S. Aini.

НАҚШИ ТАРБИЯИ ЧИСМОНӢ ДАР ТАШАККУЛЁБИИ НАСЛИ НАВРАС ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

Варзиш беҳтарин воситаи муаррифи миллиат аст.

Эмомали Раҳмон

Тарбияи чисмонӣ ва варзиш, дар баробари ташвиқу таблиғи тарзи ҳаёти солим, инчунин яке аз воситаҳои беҳтарини таҳқими дӯстӣ ва ҳамкориҳо миёни на танҳо варзишгарон, балки инсонҳо ва кишварҳои ҷаҳон аст. Инчунин варзиш омили муҳими ҷаҳоншиносии инсон, ба ҳамдигар муаррифӣ ва наздик гардидан халқу миллиатҳо ва ҳамкориҳои мутақобилан судманди кишварҳои муҳталифи ҷаҳон мебошад.

Соҳаи тарбияи чисмонӣ ва варзиш яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии Ҳукумати кишвар маҳсуб ёфта, он маҳз ба таъмини оммавияти тарбияи чисмонӣ ва варзиш, таҳқими тарзи ҳаёти солим, мусоидат намудан ба омодакуни варзишгарони касбии тоҷик барои иштирок дар мусобиқаҳои бонуфузи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад.

Асосгузори сулҳу Ваҳдат, Пешвои миллиат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқот бо варзишгарон ба баррасии лоҳияи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд” ва “Қонун дар бораи танзими расму ойинҳои миллий” марбут дониста ва гуфт: **“Замоне фаро расидааст, ки дар баробари таҳияи ин гуна қонунҳо, мо барои наврасон шароит фароҳам оварем, ки онҳо бо варзиш ва тарзи ҳаёти солим фаро гирифта шаванд.”** Эмомалӣ Раҳмон. Ҷавонони Тоҷикистон 20.12. 2010



Ва имрӯз дар тамоми маҳаллаҳо, дехотҳо, шаҳру ноҳияҳо солим гардонидани кӯдакон, наврасон ва ҷавонон майдончаҳои вазиши сохта ба истифода дода истодаанд. Ин аз он шаҳодат медиҳад, наврасон ва ҷавонони мо дар вактҳои холигӣ ба варзиш машғул мешаванд. Нисбат ба варзиш таваҷҷӯҳи хоса пайдо намуда истодаанд. Гуфта намонад, ки аз қадимқлайём, низ аҷдодони мо барои беҳдошти саломативу нерӯи чисмонӣ ва ҳамеша омода будан ба дифои марзу бүм ва ҳаёти мардуми худ усулҳои гуногуни варзиш ба монанди шамшерзанӣ, ҷавонбозӣ, аспдавонӣ, камоноварӣ, гуштингирӣ, шиноварӣ, найзапартой, ҷаҳидану паридан ва дигар намудҳои варзишро ба насли наврас ёд медоданд ва бо ҳамин васила варзишро дар онҳо инкишоф медоданд. Аз синни хурдсолӣ барои қавӣ гардонидани хотири тавононии маънавӣ ва чисмонӣ онҳоро ба варзиш ҷалб менамуданд. Ин анъанаҳо моҳияти тарбиявии худро гум накарда, то замони мо расида омадаанд. Ва имрӯз наврасон ва ҷавонони мо рӯз аз рӯз дар варзиш шӯҳрат пайдо намуда истодаанд.

Тарбияи чисмонӣ, тарбияи бадан, ҷараённи иҷтимоию педагогист, ки ба солимии шаҳс ва инкишофи организми ӯ нигаронида шудааст. Дар замони демократӣ тарбияи чисмони қисми

таркибии тарбияи ахлоқӣ буда, ба ташаккули ҳаматарафаи одами нав мадад мерасонад. Асоси усулҳои тарбияи ҷисмонӣ замони мусирро «Ба меҳнат ва мудофиаи Ватан тайёр» ташкил мекунад. Воситаҳои асосии тарбияи ҷисмонӣ: гимнастика, спорт, туризм ва ғайра буда, инчунин ба он низоми беҳдошт, ҳар навъ меҳнат доҳил мешавад.

Аз ин рӯ, наврасон тавассути меҳнати ҷисмонӣ ташаккул ёфта, барои қавӣ гардидаи ҷисм ва саломатӣ ба варзиш низ рағбати зиёд доранд. Синни наврасӣ яке аз давраҳои хеле мушкил ва ачиби инкишифӣ одам аст. Дар муддати 2-3 соли наздик дар ҷисми кӯдакони наврас тафтириотҳои ҷиддӣ ба амал меояд. Ба қадом дараҷа ҳуб гузаштани ташаккулебии ҷисмонӣ наврасон ва қобилиятаҳои мағкуравиашон аксаран ба ҳуди онҳо вобаста аст. Барои ин васеъ ва амиқ соҳтани дониш, мустаҳкам кардани маҳорат ва малакаҳои насли наврас дар соҳаи тарбияи ҷисмонӣ зарур аст.

Яке аз шартҳои асоситарини таъминкунандаи саломатии насли наврас ин фаъолияти ҳаракати мулоҳизакорона ба ҳисоб меравад.Faъолияти ҳаракаткунанда омили бузурге барои афзудани имкониятҳои мутобиқшави организм буда, захираҳои функционалии одамро васеъ менамояд.

Аз ин рӯ, дар бораи таърихи тарбияи ҷисмонӣ, бозиҳо, машқҳо барои тарзи ҳаёти солим, доир ба таъсири машқҳои ҷисмонӣ ба системаҳои гуногуни организм, дар бораи қоидаҳои худназоратӣ ва худтanzimnamoии равонӣ насли наврас маълумот пайдо карда тавонанд, бо бâъзе системаҳои барқароркуни саломатӣ шинос гардида, дар қисми дуюм бошад маводе, ки дар дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ аз ҳуд мекунанд, барои такрор ва мустаҳкамкунӣ нақши асосиро мебозад. Бинобар ин ба муаллимони синфҳои ибтидой ва тарбияи ҷисмонӣ зарур аст, ки дониши хонандагонро аз ҷиҳати назариявии маводи таълимӣ баланд бардошта тавонанд, зеро назария дар тарбияи ҷисмонӣ ба амалия зич алоқаманд мебошад.

Бояд қайд кард, ки дар оила ва муассиса ба речай дурусти рӯз, ки аз маводҳои гуногуни пайдарҳами мулоҳизакорона фаъолият ва истироҳат иборат буда, дорои аҳамияти қалони солимгардонӣ ва тарбиявӣ мебошад. Вайрон шудани речай рӯз, ҳамчунин шароити нодурусти тарбия, муҳити носолим дар оила ба қоҳиши ҷиддӣ дар организми кӯдак оварда мерасонад.

Барои он ки насли наврас солим, бокувват, ҷолок (ӯҳдабаро), тавоно инкишифӣ ёбад, омӯзгорон аз усулҳои нави фаъоли таълим истифода намояд.

Дар тарбияи ҷисмонӣ оила мавқеи қалон дорад. Падарону модарон бояд дар гимнастикаи пагохирӯзӣ ба фарзандонашон намуна бошанд. Тарбияи ҷисмонӣ дар оила аз гахвора оғоз ёфта, дар кӯдакистон, бοғча, мактаб давом мекунад. Солҳои охир дар корхона, муассиса ва ғайра тарбияи ҷисмонии қалонсолон хеле вусъат ёфтааст.

Нақши тарбияи ҷисмонӣ дар ташаккулебии насли наврас бо сифати таълими мактаббачагон ва сатҳи тарбияи ахлоқии онҳо қалон буда, ба ҳамдигар алоқамандии ногусастаний доранд. Роҷеъ ба тарбияи ахлоқӣ дар раванди тарбияи ҷисмонии хонандагон сухан ронда, таъқид бояд кард, ки он қисми таркиби машғулиятҳои тарбияи ҷисмонӣ аст. Тарбия ба маъни насле таъсироти мақсаднок, мұқаррар ва муназзам ба ҳиссиёт, ҷаҳоншинойи ва рафтари насли наврас мебошад. Қисми чудонашавандай ин раванд – тарбияи ҷисмонӣ мебошад.

Дарсҳои тарбияи ҷисмонӣ барои ташаккули малакаҳои рафтари боодобонаи мактаббачагон мусоидат мекунанд. Дар дарсҳо ва машғулиятҳои беруназзинфи тарбияи ҷисмонӣ барои тарбияи одатҳои гигиенӣ, ғамхорӣ нисбат ба атрофиён, таҳаммул озода ва ботартиб будан имконот фароҳам оварда мешавад.

Ташкили таҷрибаи ҳаёти мактаббачагон, дар онҳо ташаккул додани муносибати арзишпазир ба тарзи ҳаёти солими тарнизи таъсироти мақсаднок ва муназзам ба шуури онҳо, ки барои обутоб додани ирод, ташаккул додани одатҳои мусбат ва мөъёрҳои дар ҷомеа қабулшудаи рафтари онҳо имкон медиҳад, ба сатҳи тарбияи ахлоқиашон таъсири мусбат мерасонад. Чуноне ки аксари олимон қайд мекунанд (И.Н. Воробева, А.И. Усенко, Н.А. Рибачук), машқҳо қисми муайянни методикаи тарбияи ахлоқиро ташкил медиҳанд. Онҳо воситаи муҳими ташаккули малакаву одатҳои устувор мебошанд.

Ичрои бисёркаратау бошуурунаи қоида ба ҳосил шудани одат – қобилият ба рафтари муайян дар шароити додашуда боис гардида, рафтари дурусти мактаббачаро ташаккул медиҳад. Қайд бояд кард, ки барои ҳосил шудани одат маҳз ичрои бошуурунаи амалҳо зарур аст. Мактаббача бояд ҳуб дарк намояд, ки ҷаро ҳамин тавр рафтор бояд кард, на ба тарзи дигар.

Серталабай ва назорати ичрои қоидаҳо аз ҷониби педагог бояд бо ҳамин гуна серталабии омӯзгорон ва волидайн созгор бошанд. Агар мо ҳоҳем, ки ҳар як машғулият бо фарогирии

Мұхаббат

денишу малакаҳои зарурӣ анҷом ёбад, ба ин кор на танҳо дар дарс, балки дар маҳфилҳои иловагӣ ва сексияҳои варзиш низ дикқати ҷиддӣ дигем. Омӯзгори тарбия ҷисмонӣ дар мактаб, мураббиёни соҳаи варзиш дар муассисаҳои варзиши дар раванди кори таълим ва корҳои беруназсинӣ кӯшиш намоянд, ки дар асоси принсипҳои таълим ва корҳои беруназсинӣ амал намоянд.

Ташаккул додани одатҳои солим танҳо дарсурати мунаzzам будани қоидаву меъёрҳои қабулшуда бомуваффақият сурат мегирад. Агар педагог ду-се бор ба вайрон кардани тартиби муқаррар гардида иҷозат дигад, тамоми кори анҷомёфта бе натиҷа мемонад.

Ташаккули одатҳои навро дар аксари мавриҷҳо мавҷудияти одатҳои манғӣ бозмедорад. Масалан, одати ҳаррӯзai якчанд соат андармон шудан ба бозиҳои компьютерӣ ба риояи речай рӯз халал мерасонад, инкишофи майлу рағбатро ба машгулияти варзиши, фанҳои таълимӣ ва дигар навъҳои фаъолият бозмедорад. Барои халос шудан аз ин одати манғӣ, пеш аз ҳама омилҳои пайдоши онро бартараф бояд намуд. Чунончи, бозиҳои ҳаррӯза бо компьютер аксаран натиҷаи умуман набудани речай рӯз ё риоя нагардидани, он дуруст ташкил карда натавонистани фароғати худ, баъзан набудани шароит барои машгулияти гимнастика, оббоӣ, баскетбол ва г. мебошад.

Бинобар ин, агар ҳоҳем, ки бача вақти фароғати худро оқилюнаву дуруст гузаронад, ба ў барои коркарди речай рӯз, нақшаи инфиордии машқҳо ёрӣ дода, риояи онро ҳатман назорат намуда, барои инкишофи мутаносиби ҷисмониву маънавии организми бача шароит фароҳам овардан зарур аст.

Машқҳои ҷисмонӣ маҳсусан ҳамон вақт самарабахш мегарданд, ки мавқеи тарбиятдиҳандагии омӯзгор ноаён бошад. Гӯё, ки мактаббачагонро на педагог, балки шаклҳо, методҳо ва воситаҳои таълимӣ, ки ў хунармандона корбаст менамояд, инчунин авзои зиндагии мактаббачагон ё ҳолати педагогии маҳсус бунёдшаванда тарбия мекунанд.

Кӯдак дар оила, дар маҳалли зист, дар синҷ мактаби бузурги ҳаётро мегузарад. Шароити атроф ба тарбияи насли наврас бевосита таъсир мерасонанд, аммо на ҳама сифатҳои дар ин раванд ташаккулёттаи шахсият арзиши баробар доранд. Вазифаи муаллим дар дарс ҳамаҷониба пурзӯр намудани талабот дар ҷараёни дарс мебошад. Муалими тарбияи ҷисмонӣ ба тамоми қоида, тарзи ташкилу гузаронидани дарси тарбияи ҷисмонӣ аҳамияти хоса дигад. Агар дар дарси тарбияи ҷисмонӣ ба пайдарҳамии дарс кам аҳамият дода шавад, ин бепарвой, беҳавсалагии омӯзгорро нишон медиҳад.

Дарсе, ки шавқовар нест, хонандагон ҳамчун субъектҳои раванди таҳсил ҷалб нашудаанд, дар аксари мавриҷҳо интизом вайрон мегардад.

Ба тарбияи одатҳои мусбат ва сифатҳои хуби ахлоқӣ дар рафтори мактаббачагон то ҳадди имкон пурбор будани онҳо дар дарс мусоидат менамояд. Дар ин ҳолат бевосита иҷро шудани машқҳои ҷисмонӣ, фаъолгардонии тафаккури мактаббачагон дар назар аст. Кӯшиш бояд кард, ки ҳангоми машқ дар турник бачагон навбати худро бефоида интизор нашуда, балки амалҳои ҳамсинфониашонро бодиқкат мушоҳида кунанд.

Ба он ноил бояд гардид, ки хислати мактаббачагон ба воситаи ташкили босаводонаи фаъолияти таълимиви онҳо, пурра таъмин кардани ҳар як мактаббача бо кори фоидабахш, шавқовар ва зарур ташаккул ёбад.

Машқҳои ҷисмонӣ усули асосии тарбияи сифатҳои шоистаи ахлоқӣ ва одатҳои рафтори боинтизом, меҳнатдӯстӣ, суботкорӣ, часурӣ ва дигар сифатҳои иродавии шахсият мебошад. Тарбияи сифатҳои иродавӣ маҳсусан муҳим аст, зеро ин сифатҳо яке аз заминаҳои назарраси ахлоқии инкишофи шахсияти инсон ба шумор мераванд. Ҷӣ қадаре ки варзишгар аз ҷиҳати ҷисмонӣ инкишофёфта набошад, агар ўз лиҳози маънавию ахлоқӣ ташаккул наёбад, на дар варзиш ва на дар фаъолияти ҳаррӯза ба ҳеч чиз ноил намегардад. Ва баръакс, ҷавони дар назари аввал беоянда метавонад ба туфайли хислату иrodai қавиаш ба натиҷаҳои беҳтарин ноил гардад. Мутаассифона, аксари омӯзгорони тарбияи ҷисмонӣ ин ҷузъиётро сарфи назар карда, ба он умед мебанданд, ки бачагон муносибати дӯстоноаро ҳис карда, тартиботро вайрон наҳоҳанд кард.

Агар дар синҷ рафтори ношояму беинтизомона бисёр мушоҳида гардад, ин маънои онро дорад, ки педагог пештар дар ҷунин ҷузъиёт серталабӣ зохир намекард: ба дарс тез-тез дер мондан, вайрон гардидани меъёри варзиш, иҷро нашудани супоришҳо ва г. Ба мунозираи мактаббачагон бо омӯзгор, ҷандин бор такрор накардани супоришҳо роҳ додан мумкин нест. Серталабии қатъӣ, роҳ надодан ба муноқишаҳо, кӯшиши ноил гардидан ба иҷрои ҳар як нишондод, ҳоҳиши худ, ба миён гузоштани талаботи оқилюна бо назардошти бовар ва

эҳтироми амиқ ба бачагон – чунинанд унсурхое, ки комёбии ҳар як омӯзгорро кафолат медиҳанд.

Вайрон кардани интизомро саргармиву дилбастагӣ ба кор низ пешгирӣ менамояд. Бо шавқ, зиндадилона ва ғайратмандона бурдани дарс – асоси ҳама гуна методу методология аст. Саҳтирии аз меъёр зиёд, қиёфаи бадқаҳрони омӯзгор дар мактаббачагон ҳамеша муқобилати ботинӣ, низоъро бармеангезад. Пеш аз ҳама, дар маҷмӯъ, ба синф ғамхорӣ зоҳир намуда, сипас ба хонандай алоҳида ёрӣ расонидан зарур аст, ҳамин тарик, кори фаъолонаи тамоми синфротаъмин бояд кард.

Муносибати сабукфирона ба гузоштани баҳоҳо дар аксари мавридҳо эътибори омӯзгорро коҳиш медиҳад, вайрон шудани интизомро бармеангезад, боиси муносибати сабукфиронаи хонандагон ба омӯзиш мегардад. Ҳамеша дар хотир бояд дошт, ки хонандагон нисбат ба баҳогузории фаъолияти хеш хеле ҳассосанд. Аз рӯйи он, ки омӯзгор корашонро чӣ гуна баҳо медиҳад, онҳо дар бораи адолат ва якрайъии ўхум мебароранд.

Ҳини машғул шудан бо машқҳои ҷисмонӣ мактаббачагон душвориҳои зоҳириву ботиниропайваста бартараф мекунанд. Ҳеч гоҳ фаромӯш набояд кард, ки сатҳи баланди фарҳанги омӯзгор, сифатҳои шоистаи маънавии ў ба шуур ва рафтори хонандагон таъсири пуркуват мерасонанд, муҳаррики фаъол интизоми бошурунаи мактаббачагон мебошанд.

Кори амалий барои бартараф намудани монеаҳо дар дарси тарбияи ҷисмонӣ ва дар машғулияти сексияи варзишӣ воситаи муассири тарбияи на танҳо интизом, балки ирова низ мебошад. Дар ҳар машғулият мактаббачагонро ба часорат суботкорӣ ва таҳаммул одат кунонидан зарур аст.

Вобаста ба маводи дарс омӯзгор бо мақсади тарбияи сифатҳои иродавии хислати мактаббачагон ин ё он машқҳои маҳсусро корбаст менамояд. Чунончи, дар машғулиятаи гимнастика ҷаҳиши таквайӣ, ҷаҳидан аз брус ва турник, машқ дар ҳалқаҳоро гузаронидан мумкин аст.

Барои тарбияи ҳадафмандӣ, исрору суботкорӣ, ҷуръату часорат ва интизоми мактаббачагон дар бозиҳои серҳаракати варзишӣ имконоти зиёде нуҳуфтаанд. Ҳама гуна бозии варзишӣ сатҳи баланди интизоми иштирокчиён, маҳорати тобеъ кардани ҳоҳишу манфиати ҳудро ба манфиати колектив тақозо мекунад. Ба бозӣ роҳбарӣ бояд кард. Бозие, ки беназорат ҷараён мегирад, метавонад боиси зуҳуроти ҳудбинӣ ва ғуур гардад.

Ҳамин тарик, дар ҷараённи машғулияти навъҳои гуногуни варзиш сифатҳои хуби ахлоқӣ тарбия мешаванд, рафтори боирода ташаккул мейбад. Омӯзгори маъмулан дар байни мактаббачагон соҳиби эътибори маҳсус ва бовару эҳтиром аст. Ба суханон ва рафтори ў диққати маҳсус медиҳанд. Ба ҳар як хонанда дар маҷмӯъ таъсир расонида, худи педагог бо коллектив ҳамчун шахсияти соҳибэътибор муюшират менамояд. Маҳз бо ҳамин сабаб омӯзгор таъсироти тарбиявии ҳудро на танҳо бо воситаҳои педагогии таълимӣ тарбия, балки бо сифатҳои шаҳсӣ ва рафтори хеш амалий мегардонад.

Амалия нишон медиҳад, ки мактаббачагон аксаран ба намуди зоҳирии машқдиҳанда, тарзи роҳравӣ, тарзи гуфтор, муносибат ба атрофиён ва хурдсолон беихтиёр тақлид менамоянд. Ба ҳусус, агар худи омӯзгор ба дарс бо либоси муқарраӣ ояд, водор кардани мактаббачагон ба пӯшидан либоси ягонаи варзиш мушкил мегардад. Тасодуфӣ нест, ки омӯзгорони беҳтарин маъмулан бо қомати рост, либоси озодаву ботартиб аз дигарон фарқ мекунанд.

Хулоса солҳои оҳир барои аз нав эҳҷӯ намудани варзиши кӯдакону наврасон, доир намудани мусобиқаҳои варзишӣ барои насли наврас корҳои зиёде анҷом дода мешаванд. Вазъи тарбияи ҷисмонӣ дар байни хонандагони мактабҳои миёна ва олӣ сол аз сол беҳтар мегардад.

Бинобар ин ҳангоми бозӣ, мусобиқа иҷро намудан кӯдакон ва наврасонро ба бозиҳои серҳаракат беҳтар ҷалб намудан лозим аст. Бозиҳои серҳаракат дар хонандагон барои инкишифи зиракӣ, далерӣ, ҷолоқӣ, зудамалӣ ва қарори дуруст қабул кардан ёрӣ мерасонад. Аҳамияти бозиҳои серҳаракат дар он аст, кӯдакон, наврасон яқдигарро хуб мешиносад бо хислатҳои яқдигар шинос мешаванд, дӯстиву рафақатро байни хонандагон мустаҳкам мекунад.

Ҳамгоми гузаронидани машқҳои гимнастикӣ дар дарсҳо ба қоидаҳои рафтор диққат дода шавад:

Пеш аз иҷрои машқҳои душвор каме тайёй дидан лозим аст.

Машқҳои душворро мустақилона бе ёрии қалонсолон иҷро намудан муфид аст.

Пеш аз оғози дарс таҳҷизоти гимнастикӣ бояд омода бошад ва ба қоидаҳои беҳтарии он аҳамият дода шавад.

Муҳаккик

Адабиёт:

1. Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар Чумхурии Тоҷикистон барои солҳои 2013-2017 .Аз «1» августи 2012, № 382.
2. Барномаи рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2014- 2015. Аз 11.11.2014 №514.
3. Губанова Л., Сафаров Ш. Тарбияи ҷисмонӣ. Китоби дарсӣ барои синфҳои 7-9. – Душанбе, 2019. – 120 с.
4. Қонуни Чумхурии Тоҷикистон “Дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш” аз 16.04.2017. №825.
5. Раҳимов Б., Нуров А. Педагогика. – Душанбе, 2011. – 460 с.

Калидвожаҳо: тарбияи ҷисмонӣ, варзии, бозиҳои милли, серҳаракат, хонандӣ, оила, муассиса, омӯзгор.

Аннотация

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННУЮ ЭПОХУ

Физические упражнения являются основной воспитания в личности положительных моральных качеств таких как трудолюбие, воспитанность, уровновешенность, смелость и других личностных качеств.

Воспитание положительных качеств очень важно для воспитанию развития. Сколько бы спортсмен не был развит физический, если он не развит духовно, он не может достичь высоких результатов.

Ключевые слова: воспитания, физическое, национальные, игры, подвижные игры, учащийся, семья, родители, школа, учителей.

Annotation

THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE FORMATION OF THE YOUNG GENERATION IN THE MODERN ERA

Physical training are is the main method of deserving moral qualities and habits. It is important to nurture the qualities of will that are one of the most important ethical grounds fo human development.

As long as an athlete is not physically fit, he or she will not achieve anything in sports or in everyday activities unless he or she develops moral and ethical shills. On the contrary, at first glance, an unruly young man can achieve the best results thanks to his strong personality and will.

Keywords: physical, education, sport, national, games, mobile, apprentice, family, school, thither.

Маълумот дар бораи муаллиф: Яқубов Нигман Ибрегимович, магистранти соли якуми кафедраи педагогика ва психологияи факултети томактабӣ ва ибтидой, Дошишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон. Суроға: Чумхурии Тоҷикистон ш. Душанбе, ноҳия Сино, маҳаллаи Лучоб 53, хонаи 9. Телефон: 900880440

Роҳбари илмӣ: Сатторов С.

Сведения об авторе: Якубов Нигман Ибрегимович, магистрант кафедры педагогика и психология, факультет дошкольная и начальная образования Таджикского государственного педагогического университета. Адрес: Республика Таджикистан, Душанбе, р. Сино, пр. Лучоб 53, кв 9. Телефон: 900880440.

Научный руководитель: Сатторов С.

About the author: Yakubov Nigman Ibragimovich, Master's Degree in of General department of pedagogy and psychology, faculty of preschool and primary education of the Tajik State Pedagogical University. Address: Republic of Tajikistan, Dushanbe, p. Sino, pr. Luchob 53, apt 9. . Telefon: 900880440

Scientific director: Cattorov C.

ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН ДАР СОЛҲОИ ИСТИҚЛОЛИЯТ

*Илм дар шароити муосир нақши калидӣ дошта, ба
рушиду тараққиёти давлат мусоидат менамояд.
(Эмомали Раҳмон)*

Бехуда нест, ки Президенти Чумхурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон дар ҳар як Паёми худ ва баромадҳояш ба соҳаи илму фарҳанг аҳамияти хоса дода, аз худкуни касбро барои ояндаи давлату миллат зарур мешуморад.

Дар ҷаласаи тантанавӣ бахшида ба 60-солагии Доғишгоҳи Миллии Тоҷикистон, Пешвои Миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомали Раҳмон дар баромади худ қайд намудааст, ки «илм ва таҳсилот барои ҳама давлат ва миллат тамоюли муҳими рушд ва прогрессивии он ба шумор меравад. Прогресси ҷамъият рушди устувори иқтисодӣ, таъмини бехатарии миллат ва давлат, мустаҳкам намудани мавқеи худ дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ, техника, технология, илм ва маданият пеш аз ҳама вобастааст ба рушди системаи маориф ва ташкили мақсадноки раванди сифати таълим ва тарбияи насли наврас»[3, 1].

Дар ин самт давраи муҳим (солҳои 1991 - 2005) ба шумор меравад, ки низоми нави таҳсилоти миллӣ, ҳамчун як звенои муҳими системаи таҳсилоти касбии давлатҳои мустақил ба вучуд омад [4, 24-25].

Ҳусусиятҳои асосӣ ва шароите, ки ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ дар Чумхурии Тоҷикистон фаъолият намудан дар ибтидои солҳои 90-ум рост меояд, ин барҳамхӯрии кафолати то дараҷаи муайяне дар таъмини базаи моддӣ – техникии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ба шумор мерафт, ки он аҳамияти пештараи ҳаматарафа муттаҳидгаштаи раванди асосиро аз даст дод. Аммо дар он вакът дар ҷумҳурӣ ҳанӯз омилҳои қонунгузорию иқтисодӣ фаъолият надоштанд, ки он ба давлати демократӣ хоси иқтисодиёти бозоргонӣ дошта бошад. Ҳусусиятҳои мавҷуда ва функцияҳои мақомотҳои роҳбарии ҷумҳурӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ тағиیر ёфтанд. Раванди соҳтори бозсозии иқтисодӣ ва самтҳои нави фаъолият оғоз гардид. Ба вазъияти буҳронӣ аксарияти корҳонаҳо дучор гаштанд, аз ҷумла корҳонаҳои бузурги ҷумҳурӣ, ки то андозае муассисаҳои таҳсилоти касбӣ – техникӣ бо онҳо ҳамкорӣ доштанд. Барои аксарияти ҳатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти касбӣ – техникӣ кафолати таъмини ҷойи корӣ намонд. Дар баробари ин имконияти давлат низ дар масъалаи маблағгузорӣ кам гардид. Аммо барои бартараф намудани он мувофиқи банди 19-уми қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти миёнаи касбӣ» ба шаҳрвандон имконият пайдо шуд, ки дар муассисаҳои ин система (техникумҳо, омӯзишгоҳҳо, коллекчҳо ва ба онҳо баробар муассисаҳои таълими) дар асоси базаи умумӣ таълимоти миёнаи касбиро азбар намоянд. Ҳатмкунандагони ин муассисаҳои таълимии миёнаи касбӣ, маълумоти миёнаи касбӣ мегиранд. Шаҳрвандоне ки маълумоти миёнаи нопурра доранд, дар баробари соҳиби касб шудан, инчунин маълумоти умумии миёнаро мегиранд. Муҳлати таҳсил дар муассисаҳои миёнаи касбӣ чорӣ шудааст: барои шаҳсоне, ки маълумоти миёнаи нопурра доранд- 4 сол ва барои шаҳсоне ки дорои маълумоти миёнаи умумӣ мебошанд- 2 сол муайян карда шудааст.

Таҳсилоти шаҳрвандон дар муассисаҳои давлатии таҳсилоти касбии миёна мувофиқи супоришҳои давлатӣ дар асоси конкурс ройгон амалӣ мешавад. Шаҳсоне ки дар ин муассисаҳо берун аз супоришҳои давлатӣ таҳсил менамоянд, дар асоси шартнома қабул мешаванд. Шаҳсоне ки таълимоти миёнаи касбӣ доранд, имконият пайдо менамоянд, ки мувофиқи ихтисосаш ба муассисаҳои олӣ шомил гашта таҳсилро давом диханд. Муҳлати таҳсилотро барои чунин шаҳрвандон мақомотҳои роҳбариқунандай ин муассисаи олии касбӣ бо тасдиқи мақомотҳои таҳсилотҳои болои муайян менамояд [1, 58-59].

Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» имкониятҳои нави перспективиро дар амалӣ ва тайёр намудани коргарони соҳибкасб ва дигар мутахassisон барои хоҷагии ҳалқи ҷумҳурӣ боназардошти таҷриба ва муваффакиятҳои илми ҷаҳонӣ кушод.

Дар ин муносибат таҷрибаи коллекчи техникии Доғишгоҳи техникии Тоҷикистон, ки соли 1977 таъсис ёфтааст, назаррас буд. Муассисаҳои он Вазорати маориф ва Доғишгоҳи техникии Тоҷикистон ба шумор мераванд, ки он дар ин коллекҷ роҳбарии муассисаи таълимии методиро ба уҳда доранд. Фаъолияти он қариб, ки аз сифр оғоз гардида буд. Дар қариб даҳсоли баъди ҷанғӣ бошад, коллекҷ дорои 42 синфҳона, гардид, ки аз ин шаштояш барои 50 ва зиёда аз

Мұхакқиқ

он өй буда, 12 лабораторияи таълимӣ, чор устохонаи таълимӣ, 24 кабинетҳои таълимӣ, ду толори варзишӣ ва як толори маҷлисгоҳ мебошад. Дар коллек зиёда аз 100 нафар омӯзгорон, аз чумла ду профессор ва 24 нафар номзади илм ва дотсенсон фаъолият менамоянд. Барои ёрии методӣ ва ташкилотчигӣ профессор – консультантон даъват карда мешаванд.

Дар коллеҷи техникӣ консепсия системаи гуногуншакли тайёр намудани мутахассисон амалӣ мешавад, ки имконияти тайёр намудани кадрҳоро бо назардошти талаботи замони муосир амалӣ менамоянд. Раванди таълим дар асоси стандартҳои давлатии таҳсилот ва нақшаҳои таълимӣ бурда мешавад. Сатҳи аввали таҳсилот – тайёрии устувори таҳсилоти олий (муҳлати таҳсилот – ду сол) ва тайёрии касбии минбаъда дар сатҳи мутахасис-муҳандиси хурд (муҳлати таҳсил як солу ду моҳ) мебошад. Дар коллеҷ аз рӯи панҷ равия ва ду ихтисос таълим дода мешавад. Ба таҷрибаи истеҳсолии донишҷӯён ва хонандагон ҳамчун қисми муҳими тайёр намудани мутахассисон диққати маҳсус дода мешавад. Таҷрибаи истеҳсолӣ дар устохонаҳои таълимӣ, дар майдонҳо, дар ташкилот ва корхонаҳои соҳаҳои истеҳсолии ба он касб ҷавобгӯй гузаронида мешавад [3, 22].

Дар ҷумҳурӣ – дар шаҳри Қурғонтеппа ва Исфара айни замон дуто чунин коллеҷҳо вучуд дорад, ки онҳо низ ба ҳайати соҳтори Донишгоҳи техникии Тоҷикистон шомил мебошанд.

Ҳамин тавр, шумораи дохилшавандагон ва ҳатмкунандагони таҳсилоти миёнаи касбӣ дар соли 2000 нисбати соли 1995 ҳамагӣ 89 фоизро ташкил менамуд.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Оли 22 апрели соли 2002 қайд намудааст, ки «Мо бояд таҳсилоти касбиро чунон ба роҳ монем, ки дар мадди аввал саноати худро бо мутахассисони болаёқат таъмин намуда, пас аз он ҷавононеро омӯзонем, ки мақсади кор намуданро дар берун аз Ватан доранд, то ки онҳо бекобилиятиро дар ҳориҷӣ кишвар эҳсос накунанд» [2].

Вобаста бо талаботи зиёд шудани шумораи аҳолӣ бошад, аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин давра барои таъмин намудани муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурӣ бо омӯзгорони синфҳои ибтидой як қатор муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ аз чумла, дар ноҳияи Рӯдакӣ (1991 собық ноҳияи Ленин), ноҳияи Маҷҷиноҳ (16.06.1991), ноҳияи Ҷиргатол (1995), ноҳияи Нурабод (2004), ноҳияи Қубодиён (аз 12.01.1990) ва шаҳрҳои Роғун (аз 25.12.1995), Турсунзода (аз 19.04.2001) омӯзишгоҳҳои омӯзгорӣ таъсис дода шуда, шумораи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии соҳаи омӯзгорӣ ба 16 адад расонда шуд [2, 23].

Ба мушкилиҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ нигоҳ накарда, шумораи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ ва донишҷӯён сол аз сол меафзуданд. Дар солҳои даҳсолаи аввали соҳибистиклолӣ (солҳои 1991- 2001) шумораи муассисаҳои таълимӣ аз 43 ба 50 адад расида, шумораи донишҷӯён бошад 23 ҳазор нафарро ташкил медод.

Баҳри амалӣ гардонидани қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти рақами №262 аз 1 июляи соли 1999 «Дар бораи ба зинаи аввали мактабҳои олий табдил додани мактабҳои миёнаи маҳсус» ба коллеҷҳои назди Донишгоҳи техникӣ табдил додани техникумҳои соҳтмон, индустрialiи Душанбе ва техникуми энергетики Қурғонтеппа ба тасвib расидааст.

Дар давраи истиқлолият ва соҳтмони давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ на танҳо мазмуни таҳсилот тағиیر ёфт, балки муассисаҳои таълимӣ ба худ шакл ва мазмуни нав пайдо карданд. Барои ба сатҳи байнамиллалӣ ва таҳсилоти ҷаҳонӣ мувоғиқ намудани таҳсилот дар давраи истиқлолият як қатор омӯзишгоҳҳо ва техникумҳо тадриҷан ба коллеҷҳои мустақил ва соҳтори муассисаҳои таҳсилоти олий аз чумла омӯзишгоҳҳои омӯзгории шаҳрҳои Душанбе, Қӯлоб, Қурғонтеппа ва Ҳуҷанд (бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июляи соли 1999, таҳти рақами №262) ба коллеҷҳои соҳтории муассисаҳои таҳсилоти олий табдил дода шуд.

Дар натиҷаи ташкилшавии муассисаҳои таҳсилоти намуди нави миёнаи касбӣ дар ҷумҳурӣ дар назди ин зинаи таҳсилот вазифаҳои нав гузошта шуд. Аз ҷумла дар коллеҷҳои навтаъсис таълими ихтисосҳои нав ташкил карда шуд.

Адабиёт:

1. Закон Республики Таджикистан «Об образовании». – Душанбе: Шарқи Озод, 2004. – 59 с.
2. Нуриддинов Ш. В экономике не будет никаких сдвигов, если не изменить систему образования. / Беседа В.Викторова с директором технического колледжа // Бизнес и политика. 1999. 3 фев-23 с.
3. Раҳмон Э. Выступление на Торжественном заседании, посвященном 60-летию ТГНУ // Народная газета. 2008. 29 окт-1 с.
4. Системе профессионально-технического образования – 60 лет: История. Воспоминания. Актуальные проблемы. – Минск: РИПО, 2000. – 25 с.

Калидвожаҳо: истиқолият, Ҷумҳурӣ, илм, маълумот, таълим, ҳифозӣ, техникӣ, ҷаҳонӣ, Ҳуҷанд, Кӯлоб, Қурғонтеппа, Нурабод.

Аннотация

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

В статье рассматривается процесс развития среднего профессионального образования в Республике Таджикистан. За годы независимости и построения демократической республики изменились не только форма обучения, но и все учебные заведения приобрели новый характер. Со стороны правительства были сделаны все усилия, чтобы поднять систему обучения до международного уровня.

Ключевые слова: независимость, республика, наука, образование, учеба, профессиональный, технический, мировой, Ходжент, Куляб, Кургантюбе, Нурабад.

Annotation

THE SYSTEM OF MIDDLE PROFESSIONAL EDUCATION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN IN THE YEARS OF INDEPENDENCE

The article describe the process of development of the middle professional education in the Republic of Tajikistan. In the Independence years for creating democratic and independent republic there were changes not just in the form of education, but also all the learning institutions have got new forms and characters. All the affords were done by the government of the republic for rising the education system to the international level.

Keywords: independence, republic, science, education, study, professional, technical, world, Hujand, Kulob, Kurgan, Nurabad.

Маълумот дар бораи муаллиф: Шарипов Қадриддин., магистранти соли дуюми факултети таърихи ДДОТ ба номи Садриддин Айни.

Сведения об авторе: Шарипов Кадриддин, магистрант второго курса исторического факультета ТГПУ имени С. Аини.

About the author: Sharipov Qadriddin, the masters of 2nd year of the Department of history, Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.

МАФХУМИ МОДЕЛСОЗИИ МАТЕМАТИКІ ВА ТАТҚИҚІ ОН БО ТЕХНОЛОГИЯИ ИТТИЛООТЫ БАРОИ ХОНДАГОНИ ТАҲСИЛОТХОИ УМУЙ

Давраи мусосири рушди чомеаи мутамаддин бо раванди иттилоърасонӣ, яъне гузараш аз чомеаи саноатӣ ба чомеаи иттилоотӣ тавсиф меёбад. Иттилоърасонии чомеа як раванди ҷаҳонии иҷтимоӣ мебошад, ки хусусияти он дар он аст, ки шакли афзалиятнокии фаъолият дар соҳаи истехсолоти ҷамъиятӣ: ҷамъоварӣ, истехсол, коркард, нигоҳдорӣ, интиқол ва истифодай иттилооте мебошад, ки дар заминай микропроцессор ва технологияҳои компьютерии мусосир амалӣ карда мешавад. Дар асоси воситаҳои гуногуни табодули иттилоот, имрӯзҳо масъалаҳои мураккабтарин бо воситай компьютерҳо ҳал карда мешаванд.

Яке аз самтҳои афзалиятноки раванди иттилоърасонӣ дар чомеаи мусосир ин иттилоърасонӣ дар соҳаи маориф - ҷорӣ намудани технологияҳои нави иттилоотӣ дар системаи маориф мебошад. Пешрафти босуръати технологияҳои иттилоотӣ истифодаи компьютерҳои замонавиро ҳамчун воситай мусассири таълим имкон медиҳад.

Аз ин рӯ, вазифаи мұхимтарини таҳсилоти олии педагогӣ тарбияи омӯзгорони маълумотдор мебошад, ки асосҳои технологияҳои мусосири иттилоотиро донанд, вазъи кунунӣ ва самтҳои инкишофи технологияи компьютерӣ ва барномаро хуб донанд, қодиран компьютерҳо ва барномаҳои таълимими барои ҳалли мушкилоти касбии худ истифода баранд.

Бо дарназардошти хусусиятҳои раванди воқеӣ, компьютер метавонад ба як воситай пуркудрати таълимӣ дар дасти омӯзгор бо истифодаи дуруст ва ба таври методикӣ оқил табдил ёбад.

Тавсифи ҳадафҳои омӯзиш, раванди ноил шудан ба ҳадафҳо, маҷмӯи шаклҳо, усулҳо, усулҳои таълим, яъне ташкили методология ва технологияҳои педагогӣ яке аз вазифаҳои таъхиропазири педагогикии амалии мусосир ба ҳисоб меравад.

Илова бар ин, мутобиқи Стандарти давлатии таҳсилот, малакаҳои касбии дорони омӯзгорони фанни информатика дониши хуби математикӣ ва барномасозиро дар бар мегиранд. Аз ин лиҳоз, рушди босуръати технологияҳои иттилоотӣ барои омӯзгорони оянда мушкилоти омӯзиши мухити нави мусосири барномасозии визуалиро ба миён меорад. Барои омӯхтани хусусиятҳои мухитҳои гуногуни барномасозӣ, қобилиятаи онҳоро мүкоиса намуда, дарки ҳамаҷонибаро ташкил медиҳад, ки ба мо имкон медиҳад ҷой ва нақши забони барноманависиро тавонем, инчунин малакаҳои моделсозии математикиро дар доираи курси асосии "Моделсозии математикӣ" ба даст орем ва мустаҳкам намоем [2, 25].

Нақши моделсозии компьютерӣ дар раванди таълим ин яке аз нақши мұхими рӯз дар омӯзиши мухити атроф ва тағиیرёбии он мебошад. Бо воситай илми математика ва информатика хонандагон бештар воқеъиятро меомӯзанд ва соҳиби илму маърифат мегарданд. Дониши технологийи замонавӣ талаб мекунад, ки барномаҳо ва барномасозиро донем. Ба мо маълум аст, ки ин мағұхмұх боли илми математика ва информатика алоқамандии зич дорад, Илми информатика пурра аз дониши математикӣ вобастагӣ дорад. Ба ҳамагон маълум аст, ки математика як илми хеле мұхим аст, ки дар бисёр соҳаҳои ҳаётӣ мо татбиқ карда мешавад: аз вазифаҳои ҳамарӯза то ҳама намуд вазифаҳое, ки дар ҷои кор ҳал кардан мүмкін аст. Аммо ин то ҷи андоза мұхим аст мо бояд инро ошкор намоем!

Бо шарофати дониш ва малакаи математикӣ, мо на танҳо мушкилоти арифметикиро ҳал мекунем. Ин илм ба мо имкон медиҳад, ки қобилияти тафаккурро инкишоф диҳем, ки барои ҳалли обьективонаи ягон масъала лозим аст, истифода бурда тавонем. Ин на танҳо мушкилоти математикӣ, балки ҳолатҳои мұхталифи ҳаёт аст, ки баррасии "паҳлӯҳои гуногун" -ро талаб мекунанд. Барои фахмидан, донистани моҳияти масъала, мо бояд онро аз тамоми ҷонибҳо ба назар гирем, ки ба шарофати ҳаёлот имконпазир аст, ҳал намоем. Ба мо маълум аст, ки дар замонҳои қадим одамон чунин тассавурот надоштанд, аммо он вактҳо одамон ҳисоб карданро намедонистанд.

Далелҳо ба таври боварибахш нишон медиҳанд, ки ҳисоби онҳо қабл аз номҳои ракамҳо ба вучуд омадааст. Дар замонҳои қадим, ки одамонро обьектҳои яхела иҳота мекард ва донистани міқдори онҳо зарурият пайдо кард, онҳо бо ангуштон, сангчаҳо, гиреҳҳо, тирҳо дар девор ранг карда, тӯрҳо дар чӯбаву дараҳтҳо, сангҳои майда ва гайратро барои ҳисоб ҳамчун

олот истифода мебурданд.. Вақте ки забон ба вучуд меояд, калимаҳо танҳо бо он консепсияҳои мавҷуда алоқаманд мешаванд, яъне шинохта мешаванд. Калимаҳои “як”, “ду” ва эҳтимолан “се” новобаста аз хол пайдо мешаванд. Рақамгузорӣ - маҷмӯи усулҳо барои ном ва таъини рақамҳо. Ҳангоми ҳисобкуни миқдор маъмулӣ мегардад, барои гурӯҳҳои аз ҳама зуд-зуд дучоршаванд (яъне, хурд) объектҳои стандартӣ, нишонаҳои шифоҳӣ низ ба вучуд меоянд [1, 35].

Ҳамин тавр, ҳар як шахс ҳисоб карданро ёд гирифт, аммо ин малакаро такмил додан лозим буд. Таҷҳизоти ҳисобкуни пайдо шуданд ва ғайра. Бо мурури замон, инсоният ниёзи бештар пайдо мекунад ва барои қонеъ кардани он ба мо чизе, ки ҳанӯз ихтироъ карда нашудааст, ҳама вақт эҳтиёҷ дорем, ин талаботи ҳаммазамона аст. Ин як такон барои такмили ихтироъҳои мавҷуда ва ихтироъкорона мебошад. Масалан, пешрафти технологиро гирем. Барои пайдо шудани дастгоҳи нав ба бисёр олимон ва таҳиягарон ниёз дорад. Дар байнин онҳо, албатта, як математик низ ҳоҳад буд, зеро бешубҳа ба ин ниёз вучуд дорад! Ин маъни нақши муҳими риёзиётро дар рушди ҷаҳони атрофи мо ва умуман инсоният дар назар дорад.

Математика ҳамеша ҷузъи ҷудошавандана ва муҳими фарҳанги инсонӣ буд, он калиди дониши олам, асоси пешрафти илмию техникӣ ва ҷузъи муҳими ташаккули шахсият мебошад. Математика дорои ҳусусиятҳои фаъолияти ихтиёри, далелҳои баҳсомез ва ҳоҳиши камолоти эстетикӣ мебошад. Унсурҳои асосӣ ва мутақобилан фарқунандай он мантиқ ва эҳсос, таҳлил ва соҳтмон, умумӣ ва мушаҳҳас мебошанд.

Бо мураккабии афзояндаи фаъолияти иқтисодии одамон зарур буд, ки ҳисобро дар доираи васеътаре пеш баранд, ки таъсиси дастгоҳҳои мураккаби ҳисобкуниро талаб мекарданд. Инҳо ҳисобҳои гуногун мебошанд (абакус, соробан, сюан Xuan ва ғайра) ва баъдтар дар асрҳои миёна асбобҳои ҳисобкуни механикӣ пайдо шуданд: мошини Паскал, мошини Лейбниц, қоидаҳои слайд, ва ғайра. Минбаъд дастгоҳҳои ҳисоббарорӣ таҳия карда мешаванд, ки онҳо метавонанд таҳти барнома кор кунанд - мошинҳои портативӣ ва таҳлилии Бейбидҷ. Ҷӯ тавре ки қайд намудем, компютерҳо дар асоси барномаҳо амал мекунанд. Барномаҳо бошанд дар асоси моделҳо ва алгоритмҳо амал мекунанд. Бидуни он донистани мағҳуми модел, моделсозӣ, моделсозии математикӣ зарурияти ҳос дорад.

Коркарди методикаи математикаи ҳисоббарорӣ ва афзоиш додани қудрати компютерҳо имрӯз ба мо имкон медиҳад, ки дар соҳаи динамикаи мураккабтарин системаҳои зинда ва ғайрӯчрагӣ ҳисобу китоби дақиқро пешгӯй кунем. Муваффакиятҳои воқеии ин роҳ аз омодагии математикҳо ва барномасозон дар кор бо маълумоте, ки бо усулҳои анъанавии илмҳои табии ва гуманинтарӣ гирифта мешаванд, мушоҳида, тавсиф, пурсиш, таҷриба вобастаанд, омӯзем.

Маълум аст, ки математика ҳеч гоҳ танҳо нест, он ҳамеша ба ҷизе татбиқ карда мешавад. Ин чунин маъно дорад, ки бе илми математика ягон илми дигар вучуд дошта наметавонад. Аз ин рӯ, агар инсоният дунёи риёзиро эҷод накарда бошад, он гоҳ ҳеч гоҳ онро илм карда наметавонад.

Мавқеи математика дар ҷаҳони мусоир аз он ҷизе ки сад ё ҳатто чил сол пеш буд, фарқ мекунад. Математика ба як василаи ҳамарӯзai таҳқиқот дар соҳаи физика, астрономия, биология, муҳандисӣ, ташкили истеҳсолот ва бисёр соҳаҳои дигари фаъолияти назариявӣ ва амалӣ табдил ёфтааст. Бисёре аз духтурон, иқтисоддонон ва коршиносони умури иҷтимоии ҷомеа чунин мешуморанд, ки пешрафти минбаъдаи фанҳои онҳо нисбат ба замони ҳозира нисбат ба васеътар ва пурратар истифода бурдани усулҳои математикӣ зич алоқаманд аст. Тааҷҷубовар нест, ки олимони юнонӣ гуфтанд, ки математика калиди тамоми илмҳо мебошад.

Албатта, гуфтаҳои боло бори дигар сабит месозанд, ки математика на танҳо худаш муҳим аст, балки ҷӯ гуна илмҳои дигар ба он ниёз доранд, ба далелҳои математикӣ такъя кунанд ва ба ин васила ба инсоният дар рушди минбаъда ва оянда кумак мекунанд. Агар мо мағҳуми математикаро вирди забон кунем, албатта модели математикиро дар назар дорем, чунки ҳамаи он муодила, формула, амалиётҳои математикӣ ин моделҳоянд.

Мағҳуми «модел» дар ҳаёти ҳаррӯза бештар бо объекти мушаҳҳас шабехӣ берунӣ ё функционалӣ дорад, вобаста аст. Моделҳо ва барои он соҳта шудаанд, ки бидуни объекти воқеӣ ҷӯ гуна будани онро ба назар гиранд, қодир нестанд бо объекти воқеӣ, ки ба он тақлид мекунад, кор карда тавонанд. Дар натиҷаи мушоҳидаи модел ва идоракуни мадел, дар бораи объекти воқеӣ донишҳои нав ба даст овардан мумкин аст. Агар ин маълумот аллакай ба инсон маълум бошад, пас модел барои омӯзиш истифода мешавад. Агар бори аввал донишҳои нав ба даст оварда шаванд, пас санади шинохти ҷаҳонӣ аз ҷониби инсон анҷом дода мешавад. Дар натиҷаи

Мұхаққиқ

шинохтан инсоният, чун қоидა, ба модели мұккамали обьекті омұхташуда, дақиқтараш ба обьекті вокей меояд [5.32].

Объект, ба маъни умумй, "як қисми муайяни воқеият, ки моро иҳота мекунад (ашё, раванд, ҳодиса) ё" як қисми муайяни олам дар атрофи мо, ки онхоро хамақониба ҳисоб кардан мүмкін аст. Бояд қайд кард, ки тағсири охирини мағұмы «объект» зарурияты изҳороти сершумори марбут ба обьектхоро, рүйхати сегона «мавзўй, раванд, феномен» -ро нест мекунад, тавре ки дар аксари китобхой таълимий инъикос ёфтааст. Объект он чизе аст, ки дикқати мавзўй донишшро ба он равона мекунад: он чизе аст, ки дар олами атроф ҳисоб кардан мүмкін аст.

"Раванд - ин тағироти пайдарпай дар ҳолати обьект дар натицаи амали андешидашуда." Аммо худи ин раванд метавонад як құзың мұхити атроф бошад, зеро дунё ҳам дар фазо ва ҳам дар вақт мавчуд аст.

Падидаи қашфи ашё шакли беруни мавчудияти он мебошад. Гүмон кардан мүмкін аст, ки зұхурот дар китобхой дарсии мактабй зұхуроти физикй, химияй, биологй, иңтимой ва ғайраро дар назар доранд. Ҳодисаро метавон ошкор кард, агар онро аз зұхуроти дигар фарқ кардан мүмкін бोшад. Барои ин параметрхо, алматхо ва хосиятхой ҳамаи обьектхо ва равандхой ҳамаро мұқоиса кардан лозим аст, масалан. обьектхо. Ин падидаро аз олами атроф «дар алоҳидагй » нигоҳ доштан ва дар маҷмӯй ҳамчун обьекті номидан мүмкін аст. Ҳамин тавр, мо дар таърифхо ва далелхой марбут ба обьект дар маҷмӯй құнин обьектхо, ба монанди обьект, раванд, падида номатлуб мешуморем.

Донистан ин аст, ки қобилияти дарк кардани обьекті аз қониби як илми муайян фахмидашудаеро пайдо кардан мүмкін аст, то тавонад моделеро әздеңдік кунад, ки хусусиятхой омұхташударо ба таври дақиқ ҳифз кунад.

Технологияи иттилооти қаҳоний моделхо, методхо, воситахоро дар бар мегирад, ки истифодаи захираҳои иттилооти қомеаро ба танзим медарорад ва имкон медиҳад, ки ҳамағон онхоро истифода бурда тавонанд.

Мо таърифи зерини моделро дар ин робита дурусттарин мебинем: "Модел құнин як ашёи моддй ё аз қиҳати ақлй муаррифишаванда мебошад, ки дар қараёни шинохтан (омұзиш) обьекті аслиро иваз мекунад ва баъзе хусусиятхой хоси худро барои ин омұзиш мұхим нигоҳ медорад." Мо нұқтаҳои асосии ин таърифро қайд мекунем:

- модел дар навбати худ обьект низ мебошад;
- модел метавонад ҳам моддй ва ҳам рүхй бोшад;
- модел обьекті моделиро иваз мекунад, ба қои он истифода мешавад;
- модел хусусиятхой обьекті шабехро нигоҳ медорад, дар акси ҳол он модели обьекті дигар аст;

Модел метавонад танҳо баъзе хусусиятхой обьекті шабехро начот диҳад, ки барои ин омұзиш мұхиманд. Бо назардошты ҳамаи хусусиятхой обьект натижаҳои тадқиқотро муайян мекунад, аммо ба мұраккабии омұзиш оварда мерасонад. Моделсоз қараёни ташаккули модел, дақиқтараш омұзиши обьект бо роҳи сохтан ва омұзиши модели он мебошад [2.81].

Барои дар оянда саводноккунни хонандагон дар дарсхой математика ва информатика оиди моделхои математикй ва тадқиқи онҳо дар мисоли обьектхои омұхташаванда амалй намудан зарурияты хос дорад. Таҷриба нишон медиҳад, ки аксар вақт дар дарсхой математика ду намуди технологияи информатионий истифода мешавад: тақдимкунй слайд-шоу. Онҳо фахмонаидан айнан дастраси маводро дар синфхой поёнй бештар натижаҳои хуб медиҳанд.

Тақдимкунй таъмини информатионии кори фронталии омұзгор бо синф буда аз слайдхо иборат аст. Шаклҳои асосии ахбороти додашуда – матн, расмхо, нақшаҳо мебошанд.

Таҷрибаи тадбиқи тақдимкунни электронии дар барномаи Power Point нишон медиҳад, ки сифати таълим меағзояд. Тақдимкунихои компьютерй – ин технологияи мұосиртарини пешниҳоди ахборот мебошад. Шаклҳои ва маҳалли истифодаи тақдимкунй дар дарс аз мазмуни ин дарс, аз мақсади дар дарс гузашташуда вобаста мебошад.

Барои дарсии математика ва кор бо компьютерхо тадбиқи нақшаҳои анимизатсия мұхим мебошад, вақте ки кори талабагонро бо графикхо, нақшаҳо барои исботи ҳалро теоремаҳо ва масъалаҳо нақшаро ичро намудан, қадвалро истифода бурданро ташкил намудан лозим аст ва ғайра.

Дар дарсхой иловахои электронии намудхои гүногун истифода мешавад:

- Тасвиркунй ва намоиши аудиовидео;

• Иловае, ки дар он маводи тасвиркунӣ ва гузориши масъалаҳои проблемавӣ бо санчиши ояндаи фарзияҳои пешниҳодшуда ва қарорҳо, санчиши фронтавӣ ва худсанҷии донишҳо дар намуди тестҳо, кроссвордҳо ва гайра;

• Коркарди силсилаи дарсҳо аз рӯи мавзӯй, ки имконияти пешниҳоди маводро пурратар расми даркунии пурраи дунёро, соҳаҳои гуногуни донишҳоро бомувафак дар як фанн интегрониданро медиҳад.

Коркарди иловаҳои электронӣ ба дарсҳо бо истифодаи забони барномасозии Visual Basic, ки муносабати бевоситаи талаба бо компьютерро нишон медиҳад (аз тарафи устодоне, ки барномасозии тамоилий-объективиро аз худ карданд, ичро карда мешавад) [6, 101].

Технологияи информатсиониро бисёртар дар раванди таълимӣ истифода мешавад ба ду гурӯҳ чудо намудан мумкин. Технологияҳои шабакавӣ, ки шабакаҳои локалӣ ва глобали Internet-ро дарбар мебаранд (вариантҳои электронии тавсияномаҳои методӣ, дастурамалҳо, серверҳои омӯзиши дистансионӣ, ки алоқаи интерактивиро бо хонандагон бо ёрии Internet таълими месозад, аз он ҷумла дар речай вақти муайян). Технологиҳое, ки бо компьютерҳои локалӣ мувоғиқанд (барномаҳои омӯзиши моделҳои компютерии равандҳои муайяни барномаҳои намоишӣ, саволномаҳои электронӣ, барномаҳои назораткунанда, маводҳои дидактикӣ) мебошанд.

Аз ин лиҳоз ба ҷунин ҳулосае омадан мумкин аст, ки агар дар дарсҳои математика, инчунин дар дигар дарсҳо технологияи нави замонавиро истифода барем, он гоҳ дарачаи донишандӯзии хонандагон хело пеш меравад ва даркунни табии олам, қонуниятҳои тағиیرёбии он, ҳалли масъалаҳои душвортарин барои онҳо ёрии қалон мерасонад.

Мо ҷунин пешниҳод мекунем, ки китобҳои мактабӣ бо назардошти моделҳои иттилоотӣ, моделҳои математикӣ ва таҳияи онҳо, дар асоси ин моделҳо тартиб додани барномаҳо ва таҳлили онҳо бо компьютерҳо гузарониданро бо усули муаррифӣ таърифи васеъро қабул кунанд.

Таҷриба нишон медиҳад, ки истифодаи технологияи информатсионӣ дар дарс қобили табдили раванди таълим мебошад, онро бисёр натиҷабаҳаш ва ҷазбонк барои талабагон мекунад.

Адабиёт:

1. Бешенкова С.А., Прытко Н.Н., Матвеева Н.В., Нурова Н.А., Формирование системно-информационной картины мира на уроках информатики // Информатика и образование. – 2000. - №4.
2. Дж. Моудер, С. Элмаграби, операция исследований, Изд-во, «Мир», 1980, т.1-2, 696 с.
3. Карим-Заде Х., Эргашева М. Методҳои моделсозии математикӣ. – Душанбе, 2011.
4. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образование. – М.: Школа-Пресс, 1994г.
5. Умаров У., Қодиров А., Обидов И. созии математикӣ, қисми 1. Душанбе, 1987. – 77 с.
6. Ҳамидов Б. и др. Информатика. – Душанбе, 2012.

Калидвожаҳо: иттило, модел, моделсозӣ, забони барномасозӣ, метод, моделсозии математикӣ, компьютер, технологияи иттилоотӣ, таълим, метод, ҳисоббарорӣ, инъикос, идоракунӣ, татқиқ, таҷриба, электронӣ, аудио, видео, объект, падидга, раванд.

Аннотация

ПОНЯТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

В данной статье рассматривается использование методов математического моделирования в учебном процессе и рассказывается о появлении концепции математического моделирования. Также показаны характеристики, применение математических моделей на практике, их связь с другими дисциплинами, указание математических моделей на уроках и их реализация с помощью компьютерных программ.

Ключевые слова: информация, моделирование, язык программирования, методы, математическое моделирование, компьютер, информационные технологии, обучение, методы, вычисления, рефлексия, управление, исследование, эксперимент, электроника, аудио, видео, объект, явление, процесс.

Annotation

THE CONCEPT OF MATHEMATICAL MODELING AND ITS USE IN INFORMATIONAL TECHNOLOGIES FOR THE STUDENTS OF THE SECONDARY SCHOOLS

This article discusses the use of mathematical modeling methods in the educational process and talks about the emergence of the concept of mathematical modeling. Also the characteristics, the application of mathematical models in practice, their relationship with other disciplines, the indication of mathematical models in the classroom and their implementation using computer programs are shown.

Keywords: *Information, modeling, modeling, programming language, methods, mathematical modeling computer, information technology, training, methods, calculations, reflection, management, research, experiment, electronics, audio-video, object, phenomenon, process.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Тешаева Рухшона, магистранти соли аввали факултети математика, ихтисоси информатики ДДОТ ба номи С.Айнӣ

Роҳбари илмӣ: дотсент Каримзода X.

Сведения об авторе: Тешаева Рухшона, магистрантка первого курса факультета математики, специальности информатики ТГПУ им. С. Айни

About author: Teshaev Rukhshon, the master student of the 1st year of the faculty of Mathematics, computer sciences of Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini.

РОХХОИ ВОРИДШАВИИ НАМАКХОИ МЕТАЛЛХОИ ВАЗНИН БА ОРГАНИЗМИ ИНСОН

Мафхуми “металлҳои вазнин” маротибаи аввал аз тарафи олими олмонӣ Леопалд Гмелин дар соли 1817 ба илм ворид карда шудааст. Металлҳои вазнин то ба имрӯз ягон таснифоти муайян надоранд. Баъзе олимон металлҳо ва нимметалҳое, ки вазни нисбии атомашон аз 50 зиёд аст ба гурухи металлҳои вазнин ворид менамоянд. Дар асоси ин навъи таснифотаи он металлҳо ва нимметалҳое, ки вазни нисбии атомашон аз 50 зиёд аст, сар карда аз ванадий, ба гурухи металлҳои вазнин ворид менамоянд. Гурухи дигари олимон дар он ақидаанд, ки он металлҳое, ки зичиашон аз зичии оҳан (тақрибан 8 г/см^3) зиёд аст ба гурӯҳи металлҳои вазнин ворид менамоянд. Мувофиқи таснифоти аввала ҳамаи элементҳое, ки хосияти металлӣ ё нимметаллӣ дошта вазни нисбии атомашон аз 50 зиёд аст, металлҳои вазнин меноманд. Мувофиқи таснифоти дувум ба гурӯҳи металлҳои вазнин оҳан, симоб, мис, сурб, кадмий ва дигар элементҳое, ки зичиашон аз зичии оҳан зиёд аст ворид мешаванд. Аз ин рӯ, намакҳои ҳалшавандай металлҳои мис, сурб, симоб, кадмий бо номи умумии намакҳои металлҳои вазнин маълуманд [1, 2]. Металлҳои вазнин таъсири токсикологӣ дошта, аз ҳадди муқарраргашти зиёд воридшавии он ба организм сабаби захролудшавии он мегардад.

Яке аз масъалаҳои ҳалталаби замони мусоир ин пешгири намудани вороидшавии концентратсия баланди намакҳои металлҳои вазнин ба организм мебошад. Металлҳои вазнин ба организми инсон асосан бо 3 роҳ ворид мешаванд: - тавассути ҳаво, -бо воситай об, - бо воситай маводҳои ғизогӣ. Дар замони мусоир яке азроҳои асосии воридшавии намакҳои металлҳои вазнин ин маводҳои ғизогӣ мебошанд. Концентратсияи аз ҳама баланди ин намакҳо маҳсусан дар таркиби иловаҳои ғизогӣ, ки бо номи иловаҳои фаъоли биологӣ низ маълуманд дода мешавад. Дар баробари ин, яке азроҳои самараноки солимгардонии аҳолӣ, истифодабарии биорегуляторҳои табиӣ мебошад, ки айни замон дар шакли иловаҳои фаъоли биологии ғизогии гуногун зиёд пешниҳод шудаанд. Ба ин самти комилан нави тиббӣ-профилактикӣ ва клиникӣ дикқати олимон, мутахассисони соҳавӣ, ширкатҳои истеҳсолии аксари давлатҳои тараққикардаи дунё нигаронида шудааст. Дар замони мусоир нисбат ба дигар давраҳои таҳаввулоти инсон дар рӯи замин, барқарор кардани функцияҳои (вазифаҳои) узвҳо ва системахое, ки барои мутобиқ гаштани организми инсон ба таъсири омилҳои номувофиқи муҳити атроф нигаронида шудаанд, инчунин барқарор намудани фаъолияти кори организм яке аз масъалаҳои ҳалталаби рӯз ба ҳисоб меравад.

Иловаҳои фаъоли биологӣ ба ғизо –ин маҷмӯи концентратҳои табиӣ ё ба табиӣ монанди моддаҳои фаъоли биологӣ мебошанд, ки барои истеъмоли бевосита, ё худ бо мақсади ғанӣ гардонидани таркиби ғизо аз моддаҳои фаъоли биологӣ пешбинӣ карда шудаанд. Иловаҳои фаъоли биологӣ ба ғизоро аз растаниҳо, ҳайвонот ва ашёҳои минералӣ бо усуљҳои химиявӣ ё биотехнологӣ дар шаклҳои гуногуни доруворӣ – хокашакл, ҳаббҳо, капсулаҳо, сиропҳо, афшурдаҳо (экстрактҳо), ноқеъҳо(настойка) истеҳсол мекунанд. Иловаҳои фаъоли биологӣ ба ғизоро набояд бо иловаҳои дигари ғизогӣ – антиоксидантҳо, рангдиҳандаҳо, пуркунандаҳо, саҳткунандаҳо, консервантҳо, эмулгаторҳо, стабилизаторҳо ва дигар иловаҳое, ки хосиятҳои ҳаввосии маҳсулоти ғизогиро тағиyr медиҳанд омехта намуд, чунки ин иловаҳо хосиятҳои фаъоли биологиро надоранд.

Тибби мусоир ба алоқамандии солимии инсон ва тартиби ғизогирии вай дикқати маҳсус медиҳад, чунки ғизо на танҳо воситай сершавӣ ва манбаи энергия аст, балки он омили асосии фаъолияти мӯътадили тамоми системаву узвҳо буда, муқовимати организмро ба омилҳои номувофиқи муҳити атроф баланд мебардорад. Иловаҳои фаъоли биологӣ ба ғизо моддаҳоеро доранд, ки барои нигаҳдории фаъолияти мӯътадили организм ва баланд бардоштани муқовимати гайримуқаррарии организм ба бемориҳо мусоидат менамоянд. Аз ин сабаб онҳоро ба сифати терапияи ёрирасон дар табобати бемориҳои гуногун истифода мебаранд [3].

Маълумотҳое, ки дар асоси татқиқотҳо вобаста ба таркиби ғизои инсони мусоир то ба имрӯз ба даст омада нишон медиҳанд, ки кам истеъмол намудани ҷузъҳои (компонентҳои) ивазнашавандай ғизо аз тарафи инсон васеъ паҳн шудааст. Ин далел ба қонуниятҳое, ки барои муайян намудани таркиби речай (ратсиони) ғизогӣ дар ҳамаи мамлакатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ пешрафтаи дунё таъсир мерасонанд асоснок кунонида шудааст. Норасоии витаминҳо,

Мұхаққиқ

минералжо ва дигар моддаҳои гизогү ба заифшавии организм, пастшуданы фәйолияти меңнатай оварда расонида, ба ҳолати узвҳои дохильтай таъсири манғый расонида, сабаби бемориҳои чиддй шуда метавонанд. Дар ин мавридҳо бадшавии ҳолати пүст, мүйҳо, нохунҳо, тезшавии раванди пиршавӣ ба назар расида, ба давомнокии умр таъсири манғый мерасонанд [4].

Вобаста аз таъсирашон ба организми инсон иловаҳои фәйоли биологиро ба ду гурӯҳ чудо мекунанд. Гурӯҳи аввал – **нутрисевтикҳо** номида мешаванд. Нутрисевтикҳо – иловаҳои фәйоли биология мебошанд, ки барои пурра кардан таркиби химиявии гизои инсон истифода мебаранд. Он манбаи витаминҳо, кислотаҳои ҷарбугии беҳад, макро- ва микроэлементҳо, нахҳои гизогү ва дигар моддаҳои гизогү мебошад. Нутрисевтикҳо моддаҳои ивазнашавандай таркиби табий доштаи гизогү буда, талаботи физиологии ва аҳамияти биологии онҳо муайян карда шудаанд. Истифодабарии нутрисевтикҳо дар таркиби гизои беморон ва одамони солим имконият медиҳанд, ки:

- норасогии моддаҳои эссеңсиалии таркиби гизоро, ки ҳамарӯза дар речай гизогии аҳолии қалонсол ва қӯдакони аксари мамолики дунё ба назар мерасад, зуд ва осон бартараф намояд;

- талабот дар таркиби гизои шахси воқеиро на танҳо вобаста аз фәйолияти ҳаётӣ, синну сол, ҷинс, шакли фәйолияти меңнатӣ, инчунин вобаста аз ҳусусиятҳои метаболизми генетикии организм, биоритми он, шароитҳои экологии макони зист, ҳолати физиологии организм – ҳомиладорӣ, стреси психоэмотсионалӣ, фарбехии номатлуб ба таври максималӣ ба ҳисоб гирад;

- тағијрот ба талаботи физиологии моддаҳои таркиби гизои инсони беморро ба таври максималӣ таъмин намуда, ба сиҳатёбии вай мусоидат намояд (масалан – гизои бемори фенилкетонурия);

- аз ҳисоби мустаҳкамқунии элементҳои ҳифзкунандай системай ферментҳои ҳучайрагӣ, мӯқовимати организми аҳолии дар шароити мусоид ва номусоиди экологӣ зиндагиунандаро ба таъсири омилҳои заарноки мұхити зист баланд бардорад;

- пеш аз ҳама ба системай ферментативии организм таъсир расонида, метаболизми баъзе моддаҳо - аз ҷумла ксенобиотикҳоро тағијир дода, пайваствкуни ва аз организм берун баровардани моддаҳои бегона ва таъсири токсикологидоштаро тезонад.

Ҳамин хел истифодабарии нутрисевтикҳо воситаи беҳтару беҳатари пешгирӣ ва табобати иловагии бемориҳои бештар паҳншудай мунзим, аз қабили фарбехии номатлуб, диабети қанд, бемориҳои дилу рагҳо, омосҳои бадхислат, ҳолатҳои иммунодефиситӣ, бемориҳои рӯдаю меъда, бемориҳои дегенеративии аппарати такъву ҳаракат ба ҳисоб мераванд.

Гурӯҳи дуюми иловаҳои фәйоли биологӣ - **парафармасевтикҳо** мебошанд. Парофармасевтикҳо одатан маҳсулоти гизогие мебошанд, ки дар таркибашон биофлавоидҳо, кислотаҳои органикӣ, гликозидҳо, аминҳои биогенӣ, олигопептидҳои регуляторӣ, полисахаридҳо, олигосахаридҳоро доранд. Таъсири парофармасевтикҳо ба организм дар самтҳои зерин амалӣ мегарданд:

- батанзимдарорӣ дар сарҳадҳои аз ҷиҳати физиологии фәйоли функционалии системаву узвҳои алоҳида;
- фәйолкунии системаҳое, ки дар инкишофи реаксияҳои мутобиақшавии организм ширкат меварзанд;
- батанзимдарории фәйолияти системаи асаб, бо назардошти фәйолияти олии асаб;
- батанзимдарории микробиотсенози роҳи меъдаву рӯда.

Ин ҳосиятҳои парофарматсевтикҳо имконият медиҳанд, ки организми инсон ба тағијрёбии номусоиди мұхити зист мутобиқ шуда, гузаронидани терапияи иловагии ёрирасонро дар табобати бемориҳои гуногун, ки сифатан имкониятҳои усулҳои асосии табобатро васеъ менамоянд, таъмин созад. Дар аксари ҳолатҳо истифодабарии парофарматсевтикҳо нисбатан безараанд [5].

Иловаҳои фәйоли биологӣ – субстансияи сарҳадиест дар байни гизо ва доруворӣ. Аз як тараф иловаҳои фәйоли биологӣ маводи доруворӣ ва воситаи табобат ё ҳудтабобат нестанд. Аз тарафи дигар, ҳамаи иловаҳои фәйоли биологӣ, дар фарқият аз маводи доруворӣ ҳамавақт асоси табиии растанигӣ, ҳайвонӣ ё минаралӣ доранд. Дар таркиби иловаҳои фәйоли биологӣ мавҷудияти моддаҳои синтетикии сунъии химиявӣ қатъиян манъ аст [6-7].

Бо вучуди маводи доруворӣ набудани иловаҳои фәйоли биологӣ, назорат аз болои воридот, бақайдгирӣ, сифат, беҳтарӣ ва фурӯши он ба дӯши Ҳадамоти назорати давлатии фәйолияти фармасевтии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон voguzoшта шудааст. Тибқи дастуру супоришҳои Пешвои миллат, Асосгузори сулҳу вахдат ва

ягонағай, Президенти маҳбуби кишварамон Эмомалӣ Раҳмон, ки дар Паёми дар таърихи 22.12.2016 ба Маҷлиси Олии иброз доштанд, кормандони ин ниҳодро мебояд, ки баҳри бо маводҳои доруворӣ, инчунин маводҳои фаъоли биологии босифат таъмин намудани аҳолии кишвар тамоми қувва ва сайъу қӯшиши худро равона созанд [8].

Адабиёт:

1. Доктор Уоллок «Умершие доктора не лгут» 2003г., саҳ. 41-42.
2. Драчева Л.В. «Правильное питание, пищевые и биологически активные добавки»// Пищевая промышленность 2001. №6. с.85.
3. Журнал «Самая», январь 2006г., саҳ. 30-32.
4. Крайнов А.Н. «Витамины и минералы». Москва, 2003г. саҳ. 2-4.
5. Солиев Л. Доишиномаи химия барои наврасону ҷавонон. // ДДОТ ба номи С.Айнӣ, 415 с., Душанбе-2016.
6. Тяжелые металлы// Большой энциклопедический словарь.,- М. 2000.
7. Пилат Т.Л. «Производственные группы БАД» // «Пищевая промышленность» 2004. №6. с.101.
8. Паёми Президенти Тоҷикистон, Пешвои Миллат Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, Шарқи Озод, 2016сол, саҳ. 30-31

Калимаҳои қалидӣ: Металлҳои вазнин, намакҳои металлҳои вазнин, иловажои фаъоли биологӣ. антиоксидантҳо, рангдиҳандаҳо, сахткунандаҳо, консервантыҳо, эмулгаторҳо, стабилизаторҳо, нутрицевтиқҳо, витамиනҳо, кислотаҳои беҳади равғаниӣ, макро- ва микроэлементҳо, парафармасевтиқҳои гизогӣ, субстансия, терапия, метаболизм, ксенобиотикҳо, фенилкетонурия, микробиоценоз, биофлавоноидҳо, кислотаҳои органикӣ, гликозидҳо , аминҳои биогенӣ, полисахаридаҳо, олигосахаридаҳо.

Аннотация

ПУТИ ПОПАДАНИЯ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА

Соли тяжелых металлов имеют высокую токсичность и попадают в организм человека различным путем. Основной путь попадания высокой концентрации солей тяжелых металлов в организм человека являются пищевые добавки, которых в современной медицине называют биологические активные добавки. Биологические активные добавки (БАД) представляют собой четко дозированные, производимые в виде драже, капсул, таблеток, экстрактов и других, удобных для приема формах препараты, являющиеся хорошими средствами в дополнение к традиционным продуктам. Они помогают быстрой ликвидации практически любого дефицита микроэлементов, являются ведущими средствами поддержания здоровья населения в экологически неблагополучных регионах, в экстремальных ситуациях, а также там, где дорогостоящая медицинская помощь недоступна. Указанно, что БАД-ы разделяются на две группы: нутрицевтики и парафармацевтики. Различие, характеристика и применение этих видов БАД-ов четко описано в статье.

Ключевые слова: Тяжелые металлы, соли тяжелых металлов, пищевые продукты, биологические активные добавки, антиоксиданты, красители, загустители, консерванты, эмульгаторы, стабилизаторы, нутрицевтики, витамины, непридельные жирные кислоты, макро- и микроэлементы, питательные парафармацевтики, субстанция, терапия, метаболизм, ксенобиотики, фенилкетонурия, микробиоценоз, биофлавоноиды, органические кислоты, гликозиды, биогенные амины, полисахариды, олигосахариды.

Annotation

**SOLI TYAZHELYKH METALLOV IMEYUT VYSOKUYU TOKSICHNOSTI
POPODAYUT V ORGANIZM CHELOVEKA RAZLICHNYM PUTEM**

Osnovnoy put popodaniya vysoky kontsentratsii soley tyazhelykh metallov v organizm cheloveka yavlyayutsya pishchevyye dobavki, kotrykh v sovremennoy meditsine nazivayut biologicheskiye activenyye dodavki. Biological active additives (BAA) are clearly dosed preparations, produced in the form of pills, capsules, tablets, extracts and other convenient forms, which are good means in addition products. They help to quickly eliminate almost any micronutrient deficiency, are the leading means of maintaining the health of the population in extreme situations, as well as where expensive medical care is not available. It is indicated that dietary supplements are divided into two groups: nutraceuticals and parapharmaceuticals. The difference, characteristics and application of these types of dietary supplements are clearly described in the article?

Key words: *Heavy metals, heavy metal salts, food products, biologically active additives, antioxidants, colorants, thickeners, preservatives, emulsifiers, stabilizers, nutraceuticals, vitamins, non-fatty acids, macro-and microelements, nutritional and pharmaceuticals, substance, therapy, metabolism, xenobiotic, phenylketonuria, microbiocenosis, bioflavonoids, organic acids, glycosides, biogenic amines, polysaccharides, oligosaccharides.*

Маълумот дар бораи муаллиф: Қурбанов Далерчон, магистранти соли аввали кафедраи химияи умумӣ ва гайриорганикӣ ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ. Телефон: 988399832

Роҳбари илмӣ: дотсент Тошов А.Ф.

Сведение об авторе: Курбанов Далерджон, магистрант первого курса кафедры общей и неорганической химии ТГПУ имени Садриддина Аини. Телефон: 988399832

Научный руководитель: дотцент Тошов А.Ф.

About the student: Kurbonov Daler, master's degree of 1th course of Faculty of Chemistry of the Tajik State Pedagogical University named after Sadriddin Aini. Телефон: 988399832